

# ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН

ISSN 2310-3957

# ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА



1.2025

**ISSN 2310-3957**

**ИҚТИСОДИЁТИ ТОЧИКИСТОН**

**ЭКОНОМИКА  
ТАДЖИКИСТАНА**

**1.2025**

## Список

## членов Редакционной коллегии журнала «Экономика Таджикистана»

№	ФИО	должность
1.	Шариф Раҳимзода (д.э.н., профессор)	Главный редактор, Директор ИЭД НАНТ
2.	Қаюмов Н.К. (д.э.н., профессор)	Почётный редактор, Академик НАНТ
3.	Мирсаидов А.Б. (д.э.н., профессор)	Заместитель Главного редактора, заместитель директора ИЭД НАНТ
4.	Бабаджанов Р.М. (к.э.н., доцент)	Ответственный секретарь, заведующий отделом ИЭД НАНТ

## Члены редколлегии

5.	Бобоев О.Б. (д.э.н., профессор)	Главный научный сотрудник ИЭД НАНТ
6.	Джонмахмадов Ш.Б. (д.э.н., профессор)	Главный научный сотрудник ИЭД НАНТ
7.	Каримова М.Т. (д.э.н.)	Заведующая отделом ИЭД НАНТ
8.	Муминова Ф.М. (к.э.н.)	Заведующая отделом ИЭД НАНТ
9.	Мухаббатов Х.М. (д.г.н., профессор)	Профессор ТГПИ им. С.Айни
10.	Назаров Т.Н. (академик НАНТ, д.э.н., профессор)	Член Президиума НАНТ
11.	Садриддинов С. (д.э.н., профессор)	Главный научный сотрудник ИЭД НАНТ
12.	Сайдмуродзода Л.Х. (чл.-корр. НАНТ, д.э.н., профессор)	Заведующий отделом ИЭД НАНТ
13.	Солехзода А. (к.э.н., доцент)	Первый заместитель министра ЭРТ РТ
14.	Субхонов А.И. (к.э.н.)	Заведующая отделом ИЭД НАНТ
15.	Турсунова Г.Н., Назири Гулбахор Назир (д.э.н.)	Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана
16.	Усманова Т.Д. (д.э.н., профессор)	Профессор ТУТ
17.	Хоналиев Н.Х. (д.э.н.)	Главный научный сотрудник ИЭД НАНТ
18.	Шарипов Б.М. (д.э.н.)	Главный научный сотрудник ИЭД НАНТ

## Иностранные члены

19	Койчуев Т.К. (академик НАН Кыргызстана)
20	Кошонов А.К. (академик НАН Казахстана)
21	Шеломенцев А.Г. (д.э.н., профессор, Россия)
22	Цветков В.А. (член-кор. РАН, д.э.н., профессор)
23	Пелях М. М. (Региональный Центр ПРООН, г. Стамбул, Турция)

## Учредитель:

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана.  
 Журнал «Экономика Таджикистана» включён в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2016 г., перерегистрирован с 28 декабря 2018 г. и с 01 февраля 2022 г. Зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации № 0251/жр от 03 мая 2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1.	Мирсаидов А.Б. Алимов А.Л.	Некоторые вопросы совершенствования методологии научных исследований в области экономики	9
2.	Холбоев Ф.С.	Роль государства в обеспечении инвестиций и инновационного развития в контексте индустриализации экономики.	17
3.	Назаров Д.Т.	Некоторые аспекты влияния финансовой глубины экономики на динамику экономического роста	28
4.	Ятимзода Х.М., Раджабов О.Дж.	Теоретические аспекты инновационности и мировой опыт инновационного развития регионов и их конкурентоспособность	40

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

5.	Сайдмуродзода Л.Х., Ишматова Д.	Современные модели прогнозирования инвестиционных потоков в экономике страны	50
6.	Муминова Ф.М., Ёров Ф.	Формирование процесса цифровизации в Республике Таджикистан и роль искусственного интеллекта в развитии цифровых технологий	66
7.	Ашурев С.Б.	Математическая модель взаимосвязи между ВВП и занятостью в условиях развивающейся экономики Таджикистана	76
8.	Хакимова М.Ф.	Разработка инструментария оценки влияния государственной политики на благосостояние народа в рамках общего равновесия	81
9.	Юнусзода Х.	Сценарное моделирование роста экспорта Республики Таджикистан: анализ и перспективы	89

## ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

10.	Кодиров Ш.Ш., Нодирова С.	Финансирование образования: модели, динамика, проблемы	96
11.	Мирсаидов А.Б., Шарафидинова Г.Ё.	Характеристика рынка образовательных услуг высшего профессионального образования и тенденции его развития в Республике Таджикистан	103
12.	Маъмуров А.М.	Некоторые аспекты повышения эффективности налоговых льгот в экономике Таджикистана	116
13.	Обидов К.	Некоторые вопросы оптимизации аграрного водопользования в Таджикистане	125
14.	Холбоев Ф., Анварзода М., Наджмиддинзода А.	Государственно-частное партнерство – новый горизонт экономического развития Республики Таджикистан. Часть 2. Государственно-частное партнерство – возможности расширения партнерства	132

15.	Махкамов Б.Б., Сайдалиева П.	Инновационное развитие предприятий винодельческой промышленности на основе кластеризации отрасли	140
16.	Абдуалимов Б.А.	Эффективное использование орошаемых пахотных земель – единственная гарантия обеспечения продовольственной безопасности страны	150
17.	Абдукаримзода Б.А.	Организация анализа формирования и использования собственного капитала в сельскохозяйственных предприятиях	157
18.	Садридинов С. Шерматов Б.	Роль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности	165

**ДЕМОГРАФИЯ**

19.	Ананченкова П.И.	Пожилые как ресурс социально-экономического развития и парадоксы демографического старения. Часть 2. Технологическое развитие, навыки и производительность труда работников старших возрастных групп	172
20.	Ш.У. Гаибназаров А.И. Субхонов	Обеспечение миграционной безопасности населения: роль государственных программ и стратегий	180
21.	Субхонов А.И. Аскаров А.Р.	Урбанизация в контексте демографического развития Республики Таджикистан	186

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

22.	Джалилзода Д.Р.	Зарубежный опыт управления экономической системой горных территорий и возможности его использования в Республике Таджикистан	198
23.	Субхонзода И.С.	Кластеризация как организационная модель развития предпринимательства	205

**МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА**

24.	Хушвахтзода К.Х., Холназаров М.Б.	Анализ современной ситуации и обеспечение энергетической безопасности в Республике Таджикистан	216
25.	Рахимзода Ш. Мирзоев С.М.	Состояние и перспективы развития таджикско- китайского сотрудничества	223
26.	Сайдмуордзода Л.Х., Джуразода К.К.	Оценка участия Республики Таджикистан в содружестве независимых государств: приоритетность доктрины экономической безопасности	238
27.	Джумаев У.М.	Опыт зарубежных стран в развитии социального предпринимательства	248
28.	Батуров Х.	Регулирование процессов стратегического планирования: мировой опыт и значимость для устойчивого развития	259
29.	Шарипова А.Г.	Некоторые вопросы внешней трудовой миграции и её влияние на глобальную экономику	267

## МУНДАРИЧА

## НАЗАРИЯИ ИҚТИСОДӢ

1.	Мирсаидов А.Б. Алимов А.Л.	Баъзе масъалаҳои такмили методологияи таҳқикоти илмӣ дар ҷодаи иқтисод	9
2.	Холбообоев Ф.С.	Нақши давлат дар таъмини сармоягузорӣ ва рушди инноватсионӣ дар заминай саноатикунонии иқтисодиёт	17
3.	Назаров Д.Т.	Баъзе ҷанбалои таъсири амри молиявӣ ба динамикаи рушди иқтисодӣ	28
4.	Ятимзода Х.М., Раджабов О.Дж.	Таҷрибаи ҷаҳонии рушди фаъолияти инноватсионӣ дар минтақа ва рақобатпазирии онҳо	40

## УСУЛҲОИ МАТЕМАТИКӢ, ОМОРӢ ВА ИНСТРУМЕНТАЛӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТ

5.	Сайдмуродзода Л.Х., Ишматова Д.	Моделҳои муосири пешгӯии ҷараёни сармоягузорӣ дар иқтисодиёти кишвар	50
6.	Муминова Ф.М., Ёров Ф.	Ташаккули раванди рақамиқунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши зеҳни сунъӣ дар рушди технологияи рақамӣ	66
7.	Ашурев С.Б.	Модели математикии таносуби мудд ва шугӯл дар шароити рушди иқтисодиёти Тоҷикистон	76
8.	Хакимова М.Ф.	Коркарди усулҳои баҳодиҳии таъсири сиёсати давлатӣ ба некуахволии ҳалқ дар доираи мувозинати умумӣ.	81
9.	Юнусзода Ҳ.	Моделсозии сенариявии афзоиши ҳаҷми содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлил ва дурнамо	89

## СОҲАҲО ВА КОМПЛЕКСҲОИ БАЙНИСОҲАВӢ

10.	Қодиров Ш.Ш., Нодирова С.Р.	Маблағгузории соҳаи маориф: моделҳо, динамика ва мушкилот	96
11.	Мирсаидов А.Б., Шарафидинова Г.Ё.	Хусусиятҳои бозори хизмарасониҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва тамоюли рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	103
12.	Маъмурев А.М.	Баъзе ҷабҳаҳои такмили самаранокии имтиёзҳои андозӣ дар иқтисодиёти кишвар	116
13.	Обидов Қ.	Баъзе масъалаҳои беҳтарсозии истифодаи об дар кишоварзии Тоҷикистон	125
14.	Холбообоев Ф., Анварзода М., Наджмиддинзода А.	Шарикии давлатӣ-хусусӣ – уфуқи нави рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қисми 2. Шарикии давлатӣ-хусусӣ - имкониятҳои тавсееи шарикӣ	132
15.	Махкамов Б.Б., Сайдалиева П.	Рушди инноватсионии корхонаҳои саноати шароббарорӣ дар асоси кластеризатсиякунии саноат	140
16.	Абдуалимов Б.А.	Истифодаи самараноки заминҳои корами обӣ - кафолати ягонаи таъмини амнияти озуқавории кишвар	150
17.	Абдукаримзода Б.А	Ташкили таҳлили ташаккул ва истифодаи сармояи саҳомӣ дар корхонаҳои хочагии қишлоқ	157

**ИҚТИСОДИЁТИ ТОЧИКИСТОН****ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА**

18.	Садридинов С. Шерматов Б.	Саҳми соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон	165
-----	------------------------------	--	-----

**ДЕМОГРАФИ**

19.	Ананченкова П.И.	Пирон ҳамчун захираи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва парадоксҳои пиршавии демографӣ Кисми 2. Тараққиёти технологи, маҳорат ва ҳосилнокии меҳнати гуруҳҳои синну соли қалонсол	172
20.	Ш.У. Гаибназаров А.И. Субҳонов	Таъмини амнияти муҳочирати аҳолӣ: нақши барномаҳо ва стратегияҳои давлатӣ	180
21.	Субҳонов А.И. Аскаров А.Р.	Ҷанбаҳои демографии урбанизатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	186

**ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚАҲО**

22.	Чалилзода Д.Р.	Таҷрибаи хориҷӣ дар идорақунии низоми иқтисодии минтақаҳои кӯҳӣ	198
23.	Субҳонзода И.С.	Кластеризатсия ҳамчун модели ташкилии рушди соҳибкорӣ	205

**ИҚТИСОДИЁТИ ҶАҲОН**

24.	Хушваҳтзода Қ.Х., Хонназаров М.Б.	Таҳлили вазъи ҳозира ва тамоюли таъмини амнияти энергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	216
25	Рахимзода Ш. Мирзоев С.М.	Вазъ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Чин	223
26.	Сайдмуродзода Л.Х., Цуразода К.К.	Арзёбии иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил: афзалияти доктринаи амнияти иқтисодӣ	238
27.	Джумаев У.М.	Таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар рушди соҳибкории иҷтимоӣ	248
28.	Батуров Х.	Танзими равандҳои нақшагирии стратегӣ: таҷрибаи ҷаҳонӣ ва аҳамияти он барои рушди устувор	259
29.	Шарипова А.Г.	Баъзе масъалаҳои муҳочирати меҳнатии беруна ва таъсири он ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ	267

## CONTENT

## ECONOMIC THEORY

1.	Mirsaidov A.B., Alimov A.L.	Some issues of improving the methodology of scientific research in the field of economics	9
2.	Kholboboev F.S.	The role of the state in providing investment and innovative development in the context of industrialization of the economy	17
3.	Nazarov D.T.	Some aspects of the impact of financial depth on the dynamics of economic growth	28
4.	Yatimzoda H.M., Radjabov O.J.	Theoretical aspects of innovation and global experience of innovative development of regions and their competitiveness	40

## MATHEMATICAL, STATISTICAL AND ECONOMIC INSTRUMENTAL METHOD

5.	Saidmurodzoda L.Kh. Ishmatova D.A.	Modern models for forecasting investment flows in the country's economy	50
6.	Muminova F.M. Yorov F.H.	The formation of the digitization process in the republic of tajikistan and the role of artificial intelligence in the development of digital technology	66
7.	Ashurov S.B.	Mathematical model of the relationship between gdp and employment in the context of the developing economy of tajikistan	76
8.	Khakimova M.F.	Development tools for estimation of general equilibrium impacts of public policies on welfare	81
9.	Yunuszoda Kh.Q.	Scenario modeling of export growth in the Republic of Tajikistan: analysis and prospects	89

## BRANCHES AND INTERBRANCH COMPLEXES

10.	Qodirov Sh.Sh. Nodirova S.R.	Education funding: models, dynamics and problems	96
11.	Mirsaidov A.B. Sharafidinova G. Y.	Characteristics of the market for educational services of higher professional education and trends in its development in the republic of tajikistan	103
12.	Mamurov A. M.	Some aspects of increasing the efficiency of tax incentives in the economy of Tajikistan	116
13.	Obidov K.R.	Some issues of optimization agricultural water use in Tajikistan	125
14.	Kholboboev F.S., Anvarzoda M.A., Najmuddinova A.Y.	Public-private partnership is a new horizon for the economic development of the Republic of Tajikistan Part 2. Public-private partnership - opportunities for partnership expansion	132

15.	Makhkamov B.B. Saidalieva P.A.	Innovative development of wine industry enterprises based on industry clustering	140
16.	Abdualimov B. A.	Efficient use of irrigated arable land – the only guarantee of ensuring the country's food security	150
17.	Abdukarimzoda B.A.	Organizing the analysis of formation and use of own capital in agricultural organizations	157
18.	Sadridinov S., Shermatov B.	The role of agriculture in ensuring food security	165

**DEMOGRAPHY**

19.	Ananchenkova P.I.	The elderly as a resource for socio-economic development and the paradoxes of demographic aging Part 2. Technological development, skills and productivity of older workers	172
20.	Gaibnazarov Sh.U. Subkhonov A.I.	Ensuring migration security of the population: the role of state programs and strategies	180
21.	Subkhonov A.I. Askarov A.R.	Demographic aspects of urbanization in the Republic of Tajikistan	186

**REGIONAL ECONOMY**

22.	Jalilzoda D.R.	Foreign experience in managing the economic system of mountainous territories	198
23.	Subhonzoda I.S.	Clustering as an organizational model of entrepreneurship development	205

**WORLD ECONOMY**

24.	Khushvakhtzoda K.Kh., Kholnazarov M.B.	Analysis of the modern situation and ensuring energy security in the Republic of Tajikistan	216
25.	Rahimzoda S., Mirzoev S.M.	State and prospects for development of Tajik-Chinese economic cooperation	223
26.	Saidmurodzoda L.H. Jurazoda K.K.	Assessment of the participation of the Republic of Tajikistan in the Commonwealth of Independent States: priority of the doctrine of economic security	238
27.	Dzhumaev U.M.	The experience of foreign countries in the development of social entrepreneurship	248
28.	Baturov K. D.	Regulation of strategic planning processes: global experience and significance for sustainable development	259
29.	Sharipova A.G.	Some issues of external labor migration and its impact on the global economy	267

**БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ ТАҚМИЛИ МЕТОДОЛОГИЯИ ТАҲҚИКОТИ  
ИЛМӢ ДАР ҶОДАИ ИҚТИСОД***Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон*

*Мақола ба таҳлилу арзёбии вижагиҳои мушаҳҳас ва асосҳои таҳқиқоти концептуалии диссертационӣ барои дарёфти дараҷаи илмҳои номзади илмҳои иқтисодӣ баҳшида шудааст. Ихтисоси илмии мазкур ба ҳамаи тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон ва истифодаи захираҳои иқтисодӣ тақя мекунад ва рушди онҳо бо самаранокии низоми ҳавасмандгардонии моддӣ алоқаманд мебошад.*

*Дар ин мақола, мағҳумҳои ду амсилаи ганӣ гардонидани донишҳои инсонӣ ва хусусиятҳои фарқунандаи таҳқиқоти илмии бунёдӣ ва амалӣ нишон дода шуда, масъалаҳои муаяйн намудани мубрамияти мавзуи таҳқиқот, мазмун ва соҳтори ташаккули масъалаҳои илмӣ, таҳияи фарзияҳои таҳқиқотӣ мавриди омӯзиши қарор дода шудааст.*

*Ҳамзамон, дар мақола зарурати ташкили фаъолияти таҳқиқотии илмӣ вобаста бо тамоюли муосири ҷаҳонии рушди илм тавассути таҳия ва татбиқи методологияи муосири таҳқиқот асоснок гардонидааст. Аз ин лиҳоз, муаллифон ба мазмун ва шаклҳои зуҳуроти падидай сеюми илмии муосири ҷаҳон, ки хусусияти серҷабҳа дошта, бо мавзуҳои глобалии рушди технологияҳои рақамӣ ва инқилобҳои иттилоотӣ зич алоқаманд аст, таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир намудаанд.*

**Калидвожаҳо:** соҳаи таҳсилоти олии касбӣ, таҳсилоти касбии баъдидипломӣ, таҳқиқоти илмӣ, диссертатсия, диссертатсияи номзадӣ, масъалаи илмӣ, фарзияи илмӣ, тасвири илми ҷаҳонӣ, консепсияи таҳқиқоти иқтисодӣ.

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 «Афзалияти соҳавии таҳқиқоти бунёдӣ бо баланд бардоштани концентратсияи иқтидори илмӣ, инчунин эҷоди иқтидори инноватсия ва корҳои худмаблағузории илмӣ-таҳқиқотӣ ва таҷрибавӣ-конструкторӣ, ки бо истеҳсолот зич алоқаманданд» [1] ҳамчун рушди афзалиятноки маориф ва илм таъқид карда шудааст. Ҳалли ин вазифаҳо на танҳо аз тайёр кардани кадрҳои босифати баландихтисос дар низоми таҳсилоти олии касбӣ, инчунин аз раванди омода кардани кадрҳои илмӣ-педагогии эҷодӣ дар низоми таҳсилоти баъдидипломӣ вобаста аст.

Бешак, дар ҷодай тақмили методологияи таҳқиқот корҳои назаррас дар асарҳои илмии классикӣ ва ҳам дар асарҳои илмии муосир ба назар мерасанд. Дар асари академик Кароматулло Олимов «Дар қаламрави фалсафа ва сиёsat» тавсифи мағҳуми методологияи таҳқиқоти илмӣ чунин дода шудааст: «методология низоми принсипҳо ва тарзҳои ташкил ва эҷоди назариявию амалӣ ва таълимот дар бораи ин низом мебошад» [1.13]. Дар ин раванд «осори гузаштаро мо ба таври интиқодӣ бояд омӯзем, таҳқиқ қунем, ҷиҳати мусбат ва муҳими онро воқеъбинона муайян карда тавонем ва вобаста ба шароити мушаҳҳаси таъриҳӣ ба ҳар равияни фикрӣ ва мутафакир баҳо дигем» [1.15]. Ҳамчунин, асари Бобоҷонов Р.М. «Методологияи таҳқиқоти илмӣ» ҷанбаҳои методологии таҳияи кори илмиро дар бар мегирад.

Чуноне ки маълум аст, дар низоми таҳсилоти касбии баъдидипломӣ тавассути миёнаравии аспирантура ё докторантуре кадрҳои баландихтисос омода карда мешаванд, ки ба болоравии моҳияти дониш ҳамчун омили асосии табодули сифатӣ ва рушди тамоми соҳаҳои ҷомеа мусоидат мекунанд. Хусусияти муҳимтарини дониш тағйирпазирии он аст. Тағйирпазирӣ ҳамчун низоми рушдёбанда раванди мураккаби

диалектикӣ мебошад. Маҳз аспирантҳо ва докторантҳо аз ҷузъҳои муҳими неруи пешбарандай рушди низоми дониш дар ҷомеа маҳсуб меёбанд. Онҳо тавассути раванди таҳқиқот ва корҳои таҳқиқотӣ корҳои илмиро омода менамоянд, ки дар шакли китоби хурд ё ҳисбот, ба истилоҳ “диссертатсия” (аз лот. *dissertatio* – тафаккур, таҳқиқот) таҳия мегардад. Таҳқиқотчиён дастовардҳои илмии ҳудро ба марказҳои мушаххаси илмӣ (шӯроҳои диссертатсионӣ) барои ҳимояи оммавӣ пешниҳод мекунанд. Дар диссертатсия на фақат ҷамъбасти натиҷаҳои таҳқиқоти довталаб дар давраи муайяни вақт, балки натиҷаҳои таҳлили интиқодии ў, маҳсули интуитсия (қобилияти фаъолияти маърифатӣ), қобилияти эҷодӣ ва тафаккур инъикос меёбад. Ичрои кори диссертатсионӣ ва ҳимояи он дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ талаботи асосӣ барои дарёғти дараҷаи илмӣ мебошад, ки нақши довталабро дар рушди самти мушаххаси илм нишон медиҳад.

Дар ин мақола мо ба ҳусусиятҳои ҳос ва асосҳои концептуалии рисолаи номзадӣ барои дарёғти дараҷаи илмӣ аз рӯи ихтисоси иқтисодиёт дикқат медиҳем. Ин ихтисоси илмӣ бештар маъмул аст, зоро тамоми соҳаҳои фаъолияти ҷомеа ба захираҳои иқтисодӣ такя мекунанд, инчунин рушди ҳамаи шаклҳо ва намудҳои фаъолияти инсон бо мавҷудияти низоми ҳавасмандгардонии моддӣ алоқаманд аст. Диссертатсияи номзадӣ оид ба иқтисодиёт дар доираи талаботи умумӣ, ки барои ҳамаи фанҳо муқаррар карда шудаанд, омода мешавад. Ҳамзамон, он баъзе ҳусусиятҳои ҳоси ҳудро дорад. Дар лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотии соҳаи илмҳои иқтисодӣ, коршиносон ва аъзои комиссияи олии аттестатсионӣ (КОА), пеш аз ҳама ҳалли масъалаҳои муҳимтарини илмӣ-амалӣ, ки ба баланд бардоштани сатҳи самаранокии иқтисодии ҷомеа нигаронида шудаанд, арзёбӣ мегарданд. Диссертатсия бояд ба маҳсусиятҳо, аломатҳо ва вазифаҳои асосии илми иқтисодӣ, ки дониши объективии иқтисодӣ мебошад, ҷавобгӯ бошад ва ба ошкор кардани ҷанбаҳои муҳимми тамоми падидаҳо ва тафаккури иқтисодӣ равона гардида бошад. Бояд қайд намуд, ки на ҳамаи донишҳо ба падидаҳои иқтисодӣ ҳамчун дониши илмӣ мвофиқ аст. Масалан, донишҳое, ки дар заминаи мушоҳидӣ оддӣ ба даст оварда шудаанд, илмӣ ба ҳисоб намераванд. Гарчанде ин дониш дар ҳаёти инсон нақши муҳим дорад, он наметавонад моҳият ва робитаҳои сабабӣ ва оқибатии падидаҳоро ошкор кунад ва ба муайян кардани намудҳои раванд ва пешгӯии рушди минбаъдаи он имкон медиҳад.

Системаҳои донишҳои илмӣ ва муқаррароте, ки дар рисола инъикос ёфтаанд, бояд на танҳо мантиқи асоснок, инчунин дар амалияи воқеӣ қобилияти аз санчиши ҳатмӣ гузаштанро дошта бошанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ робитаҳои қонунии падидаҳои воқеии иқтисодиро ошкор карда, онҳоро дар мағҳумҳо ва накшаҳои абстрактӣ, ки ба ин воқеият мувофиқат мекунанд, ифода мекунад. Раванди таҳқиқоти илмӣ аз ҷамъоварии далелҳо, ҷудо кардани омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, омӯзиш ва банизомдарории онҳо, ҷамъbast ва ошкор намудани қонуниятҳои падидаҳои иқтисодӣ аз нигоҳи воқеъбинонаи илмиро дарбар мегирад. Ин амал имкон медиҳад, ки дар асоси шарҳи далелҳои маълум, далелҳои нав пешгӯй карда шаванд.

Диссертатсия оид ба иқтисодиёт кори муфассали таҳлилӣ буда вақти бештарро талаб мекунад, ва натиҷаи он бояд таҳқиқоти илмии довталабро дарбар гирад. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ бояд бо навгониҳои илмӣ, ки ба тамоилҳои мусосири рушд мувофиқат менамояд ва ба ҳаёти воқеӣ манфиат меорад, аз таҳқиқотҳои то ҳол анҷомдодашуда фарқ кунад. Зуҳури қобилиятҳо дар ҳалли масъалаҳои мубрами иқтисодӣ ва таҳияи баҳсбарангези ин қарорҳо, инчунин қобилияти таҳлили далелҳо ва манбаъҳои мавҷудаи маҳсусгардонидашуда, вазифаҳои асосии раванди омодагардонӣ ва навиштани рисолаи илмии дараҷаи номзадӣ мебошанд. Дар ҷараёни омодасозии диссертатсия, муаллиф бояд талаботи зиёди расмиро, аз қабили мувофиқатии шакл ва мундариҷаи кор, алоқамандии изҳорот, мантиқи баён ва асосноккунии тезисҳоро риоя кунад. Ҳамин тарик,

муаллиф бояд аввалан мавқеъ ва самти ягона дошта бошад. Ин маъни онро дорад, ки рисола бояд консепсияи муайян дошта бошад.

Консепсияи (аз лот. conceptio “системаи фаҳмиш”) диссертатсия маҷмӯи назари падидаҳои иқтисодӣ, тарзи муайяни фаҳмиши онҳо, тафсир ва ғояи роҳбариқунанда барои таҳқиқи минбаъдаи онҳо мебошад. Консепсияи диссертатсия стратегияи амалро муайян мекунад, аз ин рӯ, довталаб бояд пеш аз ҳама ғояҳоеро, ки барои фаҳмидани пайдоиш ва таҳаввули падидаҳои иқтисодии таҳқиқшаванда таҳия шудаанд, ба низом дарорад. Консепсия марҳилаи аввали омодасозии диссертатсия, фаҳмиши довталаб оид ба натиҷаи таҳқиқоти илмии ў мебошад. Аксари маврид мушоҳида кардан мумкин аст, ки муҳаққиқон сарфаҳм намераванд, ки таҳқиқоташон бо чӣ натиҷа анҷом меёбад.

Рисола, ҳамсони дигар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, бояд мантиқӣ ва ба як соҳаи илм алоқаманд бошад. Аз ин рӯ, таҳияи нақшай корӣ, ки дар он баҳшҳои асосӣ пешбинӣ мешаванд нақши қалидӣ дорад. Дар раванди ташаккули консепсия, довталаб имконият пайдо мекунад, ки қисматҳои соҳтории диссертатсияро пешакӣ муайян кунад ва соҳтори умумии диссертатсияро созад.

Ҳамин тариқ, пеш аз оғози таҳқиқот ва навиштани корҳои илмӣ, довталаб бояд дар ҳаҷми 5-6 саҳифа назари худро дар бораи масъалаҳои дар пеш гузошташуда, роҳҳои ҳалли он, аҳамияту натиҷаҳои илмӣ ва амалии эҳтимолӣ ва ошкошавандаро дарҷ намояд. Консепсияи таҳқиқот бояд дар нақшай диссертатсия, мундариҷаи муҳтасари бобҳо инъикос гардад. Консепсияи омодашудаи диссертатсия барои шиносой ва муҳокима ба роҳбар ва дигар кормандони илмии шуъба ё кафедра, ки дар он корҳои диссертатсионӣ иҷро карда мешаванд, пешниҳод карда мешавад. Ин иқдом ба довталаб имкон медиҳад, ки нақшай амал, соҳаи таҳқиқоти илмии худро аз рӯйи натиҷаҳои муҳокимаҳо ислоҳ ва мушаххас намояд. Консепсия самтҳои зерини таҳқиқотро инъикос мекунад: интиҳоби мавзуи таҳқиқот, муҳимијати он, сатҳи таҳияи мавзуи таҳқиқот, ҳадаф, вазифа, гипотеза, объект, асосҳои назариявӣ-методологии таҳқиқот, навовариҳои илмӣ ва муқаррароти илмӣ, ки барои химоя пешниҳод мешаванд, инчунин аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои бадастомада.

Зимни интиҳоби мавзуи таҳқиқот, бояд ба моҳияти таҳқиқоти иқтисодӣ, нақши он дар васеъ намудани доираи донишҳои инсонӣ диққат дода шавад. Дар ин замина, консепсияи ду амсилаи ғанӣ гардонидани дониши инсон вучуд дорад [7]. Дар доираи амсилаи аввал, таҳқиқоти илмӣ ба ҳалли масъалаҳое равона мегардад, ки танҳо таваҷҷӯҳи академӣ доранд ва асосӣ мебошанд, масъалаи истифодаи натиҷаҳои онҳо амалан дар аксари маврид баррасӣ карда намешавад. Тибқи амсилаи дуюм, таҳқиқот танҳо ҳадафҳои амалӣ дорад [8]. Ҳусусиятҳои фарқкунандаи таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

#### Ҷадвали 1. Ҳусусиятҳои таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ

Таҳқиқоти бунёдӣ	Таҳқиқоти амалӣ
<b>Ҳадафҳои омӯзиш</b>	
Амиқ кардани дониши инсон дар бораи равандҳои иқтисодӣ	Амиқтар фаҳмидани мушкилоти мушаххаси иқтисодӣ
Муайян кардани қонунҳои умумӣ оид ба равандҳои иқтисодӣ	Натиҷаи таҳқиқот-ҳалли мушкилот ва дониши нав дар доираи мушкилот маҳдуд аст

Натиҷаҳои таҳқиқот барои ҷомеа дар маҷмӯъ арзишманд мебошанд	Натиҷаҳои таҳқиқот барои менечерони ташкилотҳо ҷолибанд
<b>Самти умумӣ</b>	
Аз ҷониби одамони муҳити академӣ гузаронида мешавад	Аз ҷониби одамоне, ки муассисаҳои гуногун, аз ҷумла ташкилотҳо ва донишгоҳҳоро намояндагӣ мекунанд, гузаронида мешаванд
Интихоби мавзӯъҳо ва ҳадафҳои таҳқиқотро муҳаққиқ муайян мекунад	Мақсадҳои таҳқиқотро ташкилкунандай таҳқиқот пешбинӣ мекунад
Ҷадвали чандири таҳқиқот	Ҷадвали амиқи таҳқиқот

Сарчашма: [7].

Муайян кардани табииати таҳқиқот, равиши таҳияи номи мавзӯъ ва ихтисоси илмӣ, яъне интихоби самти шиносномаи ихтисосро муҳаққиқ муқаррар мекунад. Мавзӯи таҳқиқот вазифаи илмӣ мебошад, ки соҳаи муайянни таҳқиқоти иқтисодиётро фаро мегирад, ба мушкилоти таҳқиқотӣ, масъалаҳое, ки аз мавзуи вазифаи илмӣ хурдтар мебошанд, асос ёфтааст. Мавзӯъ дар асоси шиносоии амиқ бо асарҳои бунёдии олимони ватанӣ ва ҳориҷӣ дар ин самти иқтисодиёт интихоб карда мешавад. Интихоби мавзуи таҳқиқот як раванди мураккаб аст ва марҳилаҳоро ба монанди таҳияи мушкилот ва таҳияи соҳтори мушкилот фаро мегирад.

Асоснок кардани аҳамияти мавзуи таҳқиқот яке аз талаботи асосии таҳқиқоти диссертационӣ мебошад. Довталаб бояд дар хотир дошта бошад, ки вазифаи асосии таҳқиқоти диссертационӣ ҳалли мушкилоти мушаххаси илмӣ мебошад. Аз ин рӯ, ӯ бояд мушкилоти мушаххаси илмии ҳалшавандаро таҳия ва асоснок қунад. Мушкилоти илмӣ як шакли дониши илмӣ мебошад, ки зиддиятҳои мавҷударо дар соҳтори донишҳои иқтисодиёт инъикос мекунад. Масалан, мувофиқат накарданӣ назарияи пешбинишуда ё муқаррароти илмӣ бо падидаҳои мавҷудаи иқтисодӣ дар воқеяни ҳақиқӣ ё номувофиқатии донишҳои илмӣ бо ҳадафҳои амалия, ки зарурати шарҳи назариявии далелҳо, масъалаҳои муҳимми объект ва мавзуи таҳқиқотро талаб мекунад. Ғайр аз таҳияи савол ё мушкилоти асосӣ, ибтидой, як қатор тартибот низ роҳандозӣ мешаванд, ба монанди тақсим кардани мушкилот ба саволҳо, асоснок кардани воқеяят ва робита бо мушкилоти дигар, дарёғти роҳҳои ҳалли онҳо ва ғайра.

Ҳамин тарик, марҳилаҳои рушди дониш дар раванди мушаххасгардонии мушкилот ва ҳалли он ба амал меоянд, ки гузаришро аз дониши таҷрибавӣ ба дониши назариявӣ таъмин мекунанд. Аҳамияти таҳқиқоти илмии амалӣ аз рӯйи сатҳи таъсири бузурги иқтисодӣ, ки натиҷаҳои таҳқиқотро ба баҳш ё соҳаи мушаххаси иқтисодиёт меорад, инчунин мувофиқати он ба вазифаҳои татбиқие, ки дар назди соҳаи муайянни дониш қарор доранд, арзёбӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, аҳамияти рисолаи номзадӣ на танҳо эълон кардан, балки ба вазъи объекти таҳқиқотӣ ва соҳаи илмӣ баҳои амиқ додан аст, то ки барои исботи зарурати таҳқиқоти диссертационӣ далели аниқ ва амиқ пешниҳод карда шавад. Муҳтасаран, довталаб бояд соҳаеро тавсиф қунад, ки барои ҳалли мушкилоти илмӣ, ки ба назари ӯ барои соҳа муҳимтарин аст, сабабҳои пайдоиши он, инчунин воситаи пешбинишуда ба ҳалли муваффақонаи мушкилот равона карда шудааст. Мубрамии мавзуи таҳқиқот, сатҳи фазои маърифатии довталаб, қобилияти эҷодии ӯ, камолоти илмӣ ва омодагии касбӣ, қобилияти арзёбии вазъиятре аз нуқтаи назари аҳамияти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ

тавсиф мекунад. Сатҳи фазои маърифатии довталаб, пеш аз ҳама донишҳои андӯхта ва ҷамъшударо дар натиҷаи таҳсил дар низоми маориф, пеш аз ҳама дар низоми таҳсилоти олии касбӣ муайян мекунад. Тавсеаи минбаъдаи он дар самтҳои мушаххаси таҳқиқот аз ҷониби таҳсили довталаб дар аспирантура ва докторантура муайян карда мешавад. Аҳаммияти самт ва мавзуи таҳқиқот аз омӯзиши ҳолати таҳияи мушкилоти мушаххаси илмӣ (мавзӯй) дар асарҳои илмии иқтисодӣ, аз қобилият, тафаккури интиқодӣ ва арзёбии объективонаи асарҳои бунёдии олимони иқтисоддон дар соҳаи мавзуи таҳқиқшаванд ва бобаста аст. Маълум аст, ки дар мавзуи таҳқиқшаванд аллакай чӣ корҳо анҷом дода шудаанд ва дар раванди пешбуруди кори диссертационӣ чӣ кор кардан лозим аст. Дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои бунёдӣ бояд нуқтаи назари мавҷуда ва равиҷҳои методологии таҳқиқотро гурӯҳбандӣ намуд ва ин имкон медиҳад, ки методологияи қобили қабулро дар ҳалли мушкилоти илмии мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ интиҳоб қунанд. Ҳамин тарик, шиносоӣ бо ҳолат ва дараҷаи таҳияи самт (мавзӯй)-и интиҳобшудаи таҳқиқот ба довталаб имкон медиҳад, ки доираи мушкилотеро, ки ба таври коғӣ ҳал нашудаанд, муайяну тавсиф қунад.

Дар таҳқиқоти диссертационӣ таҳияи фарзия, ки зеҳнро роҳнамоӣ мекунад, нақши қалидӣ дорад. Фарзия, ин таҳмини илмӣ мебошад, ки падидай муайяни иқтисодиро шарҳ медиҳад. Ин равандест, ки пас аз таҳқиқот ва санчиш мақоми ҳақиқӣ ё таҳминиро соҳиб мегардад. Асоси ташаккули фарзия маълумоти ҷамъшудае мебошад, ки аз таҷриба гирифта шудааст. Раванди ташаккули фарзия аз як қатор марҳилаҳо иборат аст: мавҷудияти падидаҳои иқтисодӣ, раванд, мавзӯй, ки барои шарҳи сабабҳои мавҷудияти онҳо воситаҳои мавҷуда маҳдуданд ё мавҷуд нестанд; нокифоя будани омӯзиши онҳо ва пешбарии сабаби эҳтимолии пайдоиши падидай натиҷаи пешбинишуда, ки аз ин сабаб бармеоянд; мувофиқати оқибатҳо ба далелҳои воқеяти ҳақиқӣ ва ғайра. Фарзия тафсири ибтидой, навъи пешбинишудаи қонуниятҳои ошкоршавандай рушди зуҳуроти иқтисодӣ ва назарияҳои таҳияшаванд, муқаррароти илмӣ мебошад.

Дар таҳқиқоти илмӣ фарзияҳои назариявӣ ва эмпирикиро чудо мекунанд. Фарзияҳои назариявӣ унсури қалидии назария мебошанд, зоро онҳо мавҷудияти зиддиятҳои дохилии назария, номувофиқатии назария ва воқеяти ҳақиқӣ (натиҷаҳои таҷрибавӣ)-ро пешбинӣ менамоянд ва барои бартараф кардани онҳо пешниҳодҳо таҳия карда мешаванд. Дар ин маврид, фарзия ҳамчун воситай тақмили дониши назариявӣ баромад мекунад.

Дар мавриди фарзияҳои эмпирикӣ бояд қайд намуд, ки онҳо ҳамчун фарзияҳои таҳия карда мешаванд, ки дар амал ё раванди таҷрибавӣ санчишро талаб мекунанд. Намудҳои зерини фарзияҳои эмпирикиро аз рӯйи пайдоишашон чудо кардан мумкин аст: а) фарзияҳо, ки ба назария ё амсилаи воқеяят асос ёфтаанд ва далелҳо талаб мекунанд, тафтишот ва пешгӯҳо, ки аз онҳо бармеоянд, санчиши ин оқибатҳо; б) фарзияҳо, ки барои тасдик ё рад кардани назарияҳои мавҷуда, қонунҳо, қонуниятҳои қаблан ошкоршудаи рушди падидаҳои иқтисодӣ, равандҳо, ки ба назарияҳои мавҷуда асос наёфтаанд; в) фарзияҳо, ки барои амсила пешниҳод карда мешаванд, назарияҳо, ки барои ин ҳолат заруранду дар натиҷа барои ин ҳолат воқеяят мегарданд.

Фарзияҳо аз рӯйи мундариҷа метавонанд ҷунин бошанд: фарзияҳо дар бораи мавҷудияти падидаҳои нави иқтисодӣ, далелҳо дар бораи мавҷудияти робитаҳои сабабӣ-таъсири байни падидаҳо, нишондиҳандаҳо байни падидаҳо ва ғайра. Фарзияҳо илмӣ ва оморӣ мешаванд. Агар якум ҳалли мушкилоти илмиро дар назар дошта бошад, дуюм ба исботи шакли номаълум, ки аз тарикӣ омори математикий тартиб дода шудааст, равона карда шудааст. Аммо бояд қайд кард, ки ҳар як фарзияи илмӣ андозаи миқдориро соҳиб аст, яъне ба забони оморӣ тарҷума мешавад. Ҳамин

тариқ, раванди таҳия, марҳилаи эҷодӣ барои таҳқиқоти диссертационӣ мебошад, сифат ва миқдори онҳо сатҳи эҷодиёти довталаб ва роҳбари илмиро нишон медиҳад. Фарзияҳои таҳқиқот чараёни таҳия, объектҳо ва ашё, ҳадафҳо ва вазифаҳои таҳқиқоти довталабро муайян мекунанд.

Сифати илмии таҳқиқоти диссертационӣ аз мушаххас кардани объект ва мавзӯи таҳқиқот вобаста аст, ки минбаъд самти таҳқиқот ва баъзе фарзияҳои дар аввал қабулшударо муайян мекунад. Бояд қайд кард, ки таърифи объект ва мавзӯи таҳқиқот аз сатҳи азхудкунии усули абстраксияи илмӣ аз ҷониби довталаби вобаста аст.

Объект ва мавзӯи таҳқиқот зинаҳои раванди илмӣ мебошанд, ки дар байнӣ ҳуд муносибати умумӣ ва хусусӣ доранд. Аз объекти таҳқиқот ҷузъи муайяне чудо карда мешавад, ки мавзӯи таҳқиқот ва мувофиқан номи мавзӯи таҳқиқоти диссертационӣ мебошад. Объект раванд ё падидай яклухтро ифода мекунад, ки дар ҳуд як ҷузъи фаъолияти иқтисодиро инъикос мекунад ва новобаста аз муҳаққиқ вазъияти мушкилотро ба вучуд меорад. Ҷузҳои муайян қисм ё унсури объект мебошад, ки дар ҳудуди он ҷойгир аст. Ба объектҳои илми иқтисодиёт ҷанбаҳои иқтисодии фаъолияти субъектҳо (корхонаҳо, ташкилотҳо, иқтисодиёти кишвар, соҳаҳо, минтақаҳо ва гайра), гурӯҳҳои одамон, динамика ва хусусиятҳои рушди иқтидори субъектҳо дар замини иҷтимоию иқтисодӣ ва ғайраро доҳил кардан мумкин аст. Бо сабаби он, ки объектҳои номбаршуда метавонанд объектҳои илмҳои дигар низ бошанд, ҳангоми муайян кардани он ҳамчун объекти таҳқиқоти илмии иқтисодиёт, зарур аст, ки дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ ҷузъи мавриди омӯзиш қарор дода шаванд.

Мавзуи таҳқиқот ҳосиятҳо, тарафҳо, муносибатҳои объектҳои таҳқиқотро, ки дар шароити мушаххаси таъриҳӣ ва марҳилаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ инъикос мекунад. Мавзуи таҳқиқотро бо роҳҳои гуногун, масалан, дар таҳқиқоти назариявӣ, эмпирӣ ва амалӣ таҳия кардан мумкин аст. Дар таҳқиқоти иқтисодӣ ҳамчун мавзуъ маҳсусияти алоҳида, ҳолатҳо, равандҳо, функцияҳо, намудҳои фаъолияти иқтисодӣ, хусусиятҳои ҳоса, муваққатӣ ва интенсивии падидаҳои алоҳида, системаҳои робитаи байнӣ падидаҳои гуногуни иқтисодӣ ва ғайраро чудо кардан мумкин аст. Дар доираи усули абстраксияи илмӣ ва таҳмин довталаб метавонад ба қисми воқеияти ҳодисаҳо дикқати асосӣ дода, аз дигар ҷанбаҳои муҳимми он абстраксия кунад.

Ҳамин тариқ, довталаб, бо таҳияи мушкилоти илмӣ ва пешниҳод кардани фарзия, ҳадафи таҳқиқот – ҳалли мушкилот ва ба даст овардани натиҷаи мушаххаси хусусияти назариявӣ-маърифатӣ ё амалиро муайян мекунад.

Тавре ки қайд гардид, таҳқиқоти диссертационӣ, ба монанди ҳама- гуна таҳқиқоти илмӣ, роҳи муҳимтарини дониши илмӣ мебошад, ки ба муайян кардани табиат ва хусусиятҳои падидай иқтисодии омӯхтамешуда, омӯзиши омилҳои ба объекти тадқиқ таъсиррасон ва усулҳои мувофиқи таҳқики илмӣ равона шудааст. Муайян кардани қонунияти рушди падидаҳои иқтисодӣ (объекти таҳқиқот), азхуд намудани донишҳои нав дар бораи он, пешбинии роҳҳо ва шаклҳои истифодаи он дар фаъолияти амалӣ аз интиҳоби дурусти равишҳои методологӣ ба таҳқиқот ва интиҳоби усулҳои мувофиқ вобаста мебошад.

Дар раванди ҳимояи диссертасия дар шӯроҳои диссертационӣ дар аксари маврид сатҳи нокифояи дониши методологӣ ва методии довталабонро эҳсос карда мешавад. Дар ҳақиқат, интиҳоби равишҳои методологӣ раванди душвор аст ва он аз доираи ҷаҳонбинӣ ва фалсафии довталаб вобаста аст. Одатан, методология дар маънои маҳдуни калима системаи усулҳои мебошад, ки дар раванди таҳқиқоти илмӣ ё дар ягон соҳаи фаъолият мавриди истифода қарор мегиранд. Дар маънои васеи мағҳум, методология таълимот дар бораи усулҳои фаъолияти илмӣ, назарияи

дениши илмій (шаклұ ға усулхои дениши илмій) мебошад, ки равандҳои маърифатиро таҳқиқ мекунанд.

Дар методологияи таҳқиқоти диссертационӣ бояд тарафҳои умумиfalсафӣ, умумиилмӣ ва мушаххас (соҳавӣ) чудо карда шаванд. Ҷанбаи умумиfalсафии методология системаи шароити умумӣ ва самтҳо дар фаъолияти маърифатӣ, системаи умумии назари чаҳон ё консепсияи тасвири илмии чаҳон мебошад. Методологияи умумиилмӣ консепсияҳо ва системаҳои денишҳои илмӣ мебошанд, ки хусусияти универсалӣ доранд ва ҳамчун воситаи фаъолияти маърифатӣ дар соҳаҳои гуногуни илм, аз ҷумла илмҳои иқтисодӣ истифода мешаванд. Дар баробари методологияи умумиилмӣ, методологияи соҳаи мушаххаси илм низ мавҷуд аст, ки дар он маҷмӯи воситаҳои дениши илмии хусусияти соҳавӣ ҷамъ мешаванд.

Барои таъмини рушди илм дар заминаи рушди муосири ҷаҳонии илм, ҷомеаи илмии кишвар бояд довталабон ва олимони ҷавонро ба азхудкунӣ ва истифодаи методологияҳои муосири таҳқиқоти илмӣ равона намояд.

#### **Адабиёти:**

1. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2023. С. 58.
2. Бабаджанов Р.М. Методология научного исследования: учебно-методическое пособие. Душанбе, 2020 г., 109 с.
3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 2.н. 2. / Пер с нем. - М: Политиздат,
4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 2.н. 2. / Пер с нем. - М: Политиздат, 1978. - 648 с.; Леонтьев В. В. Теоретические предпосылки и ненаблюдаемые явления. // Экономические эссе. - М.: политиздат, 1990.
5. Мирсаидов А.Б. Альтернативные экономические теории: онтология или “реальное картина мира” Экономика Таджикистан, 2017, № 4, с 43-53
6. Олимов К. Дар қаламрави фалсафа ва сиёsat. – Душанбе, ҶДММ «Табъу нашр» 2023. – 320с.
7. Сондерс М.. Льюис Ф, и др. Методы проведения экономических исследований/; [пер. с англ.]. — 3-е изд. — М.: Эксмо, 2006. — 640 с
8. Татаренко Т. Онтология интуиции. Позиции <https://vk.com/pionprot> | <https://www.instagram.com/pionprot/>
9. Философия социальных и гуманитарных наук. Под общ. ред. С. А. Лебедева. - М.: Академический проект, 2008. - 733 с.

*Мирсаидов А.Б.  
Алимов А.Л.*

#### **НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ**

*Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана*

*Статья посвящена рассмотрению особенностей и концептуальных основ диссертации кандидата экономических наук, поскольку данная научная специальность имеет более широкое распространение в связи с тем, что все сферы человеческой деятельности опираются на экономические ресурсы, а их развитие происходит связано с существованием системы материального стимулирования. На основе концепции двух моделей обогащения человеческого знания показаны отличительные особенности фундаментального и практического исследования диссертаций, вопросы определения проблемы темы исследования, содержания и структуры формирования научных проблем, показаны и изучены разработки*

исследовательских гипотез. В статье обосновывается необходимость организации отечественной научно-исследовательской деятельности в соответствии с современной мировой тенденцией развития науки путем разработки и внедрения современной методологии исследований. В связи с этим авторы акцентируют внимание на содержании и формах проявления третьего современного научного ландшафта мира, соответственно третьей концепции экономических исследований, которая является результатом развития постклассической (постклассической) науки, которая имеет многогранный характер и тесно связана с глобальными проблемами и развитием цифровых технологий и информационных революций.

**Ключевые слова:** сфера высшего профессионального образования, профессиональное образование после вуза, научные исследования, докторская, кандидатская докторская, научные проблемы, гипотеза, научная картина мира, современная концепция экономического исследования и др.

Mirsaidov A.B.

Alimov A.L.

## SOME ISSUES OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF ECONOMICS

*Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan*

The article is devoted to the consideration of the specific features and conceptual foundations of a Ph.D. thesis in economics, which is a more common scientific specialty due to the fact that all areas of human activity rely on economic resources, and their development is associated with the presence of a system of material incentives. In the context of the concept of two models of replenishment of human knowledge, the distinctive features of fundamental and applied dissertation research are highlighted, the actualization of the research topic, the content and structure of the formation of scientific problems, the formulation of research hypotheses and their views, etc. are considered. The article substantiates the need to organize domestic research activities in the context of the modern world trend in the development of science through the development and application of modern research methodology. In this regard, the author dwelled in detail on the content and forms of manifestations of the modern third scientific picture of the world, respectively, the third concept of economic research, which is the result of the development of post-non-classical science and has a branched character, closely related to global problems and the development of digital technology and information revolutions.

**Key words:** the field of higher professional education, postgraduate professional education, scientific research, thesis, Ph.D. thesis, scientific problem, hypothesis, scientific picture of the world, the concept of economic research, etc.

### Маълумот дар бораи муаллифон:

Мирсаидов Аворон Бобоевич – муовини директори Институтии иқтисодиёёт ва демографияи АМИТ оид ба илм, д.и.и., профессор. Тел. 904446012, E-mail: [chiral-58@mail.ru](mailto:chiral-58@mail.ru)

Алимов Анвар Латифович – мудири шуъбаи таҳқиқотҳои институтионалии Института иқтисодиёёт ва демографияи АМИТ, н.и.и. Тел: (+992) 907731222, E-mail: [anvar.olimov@mail.ru](mailto:anvar.olimov@mail.ru)

## НАҚШИ ДАВЛАТ ДАР ТАЪМИНИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА РУШДИ ИННОВАЦИОНӢ ДАР ЗАМИНАИ САНОАТИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТ

*Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои  
Тоҷикистон*

*Мақола нақши давлатро дар таъмини сармоягузории рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминай саноатикунонӣ, инчунин таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР) таҳлил менамояд. Самтҳои асосии шитироки давлатӣ дар раванди сармоягузорӣ, аз ҷумла фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, ҳавасмандгардонии сармоягузории хусусӣ, рушди инфрасоҳтор, инчунин татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳои давлатӣ дар соҳаи инноватсия баррасӣ карда мешаванд. Мақола инчунин омилҳоеро, ки ҷалби сармоягузориро ба лоиҳаҳои инноватсионӣ дар Тоҷикистон бозмедоранд, таҳлил намуда, тавсияҳо оид ба оптимизатсияи сиесати давлатӣ дар соҳаи таъмини сармоягузории рушди инноватсиониро пешниҳод менамояд.*

**Калидвоҷаҳо:** *рушди инноватсионӣ, сармоягузорӣ, сиесати давлатӣ, саноатикунонӣ, стартапҳо, НИОКР, Тоҷикистон.*

Дар шароити иқтисоди ҷаҳонӣ, ки бо тағйироти босуръат ва пешрафтҳои технологӣ ҳос аст, маҳсусан нақши давлат дар таъмини сармоягузории рушди инноватсионӣ ва саноатикунонӣ муҳим мегардад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтидори назарраси рушд бо мушкилоти марбут ба зарурати навсозии иқтисодиети ҳуд ва ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ рӯ ба рӯ мешавад. Сиесати давлатӣ дар ин соҳа бояд на танҳо барои ҷалби сармоягузорӣ шароити мусоид фароҳам овард, балки корхонаҳои ватаниро фаъолона дастгирӣ намуда, ҳамгирии онҳоро ба бозорҳои байналмилалӣ мусоидат намояд.

Сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои инноватсионӣ омили асосии ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирӣ кишвар мебошад. Дар мисоли Тоҷикистон, ки соҳаҳои анъанавии иқтисодиет ба навсозӣ ва диверсификатсия ниёз доранд, ташаббусҳои давлатӣ метавонанд дар ҳавасмандгардонии сармоягузории хусусӣ ва эҷоди экосистема барои стартапҳо ва рушди илмӣ нақши ҳалқунанда дошта бошанд [8].

Дар ин мақола самаранокии сиесати давлатӣ дар соҳаи таъминоти сармоягузорӣ, инчунин таъсири он ба рушди инноватсионӣ ва саноатикунонии иқтисодиети Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад.

Низоми маблағгузории фаъолияти инноватсионӣ маҷмӯи мураккаби шаклҳо ва манбаъҳои сармоягузорӣ мебошад, ки аз рӯи моликият, марказонидан ва идоракунии ҳавфҳо фарқ мекунанд. Он на танҳо пули нақд, балки дигар сармоягузориҳои асосӣ, аз қабили воситаҳои асосӣ ва гардишӣ, ҳуқуқҳои амволӣ, дороиҳои ғайримодӣ, қарзҳо ва дигар дороиҳои қарзиҳо дар бар мегирад. Бо дарназардошти гуногуншаклӣ ва натиҷаҳои инноватсионӣ, маблағгузорӣ бояд ба сарчашмаҳои гуногун барои ҳарчи зудтар ва самаранок ҷорӣ карданӣ навовариҳои инноватсионӣ ва афзоиши даромади молиявӣ асос ебад, ки дар ин ҳолат мавқеи давлат нақши қалидӣ мегирад.

Давлат дар таъмини сармоягузории рушди саноатӣ ва инноватсионӣ бо якчанд сабаб нақши маҳсус дорад аз ҷумла:

1. Аҳамияти стратегии вазифаҳои рушди устувори иқтисодӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар бозори ҷаҳонӣ.

2. Тахияи заминаи меъерӣ барои ҷалби захираҳои зарурии молиявӣ ва инноватсионӣ.
  3. Ҷустуҷӯи "пулҳои дароз"<sup>1</sup> барои татбиқи лоиҳаҳои инноватсионии дорои ҳавфи баланддошта ва тичоратикунонии дурдаст.
  4. Имконияти маблағгузории лоиҳаҳои бузурги илмӣ, ки натиҷаи онҳо метавонад дар мӯҳлати дарозмуддат зоҳир шавад.
  5. Дастирии таҳқиқоти созандагӣ, ки ба сармоягузорони хусусӣ таваҷҷӯҳ надоранд.
  6. Таъсиси салоҳиятҳои нав дар шароити автоматикунонии ҷойҳои корӣ, ки бозомӯзии қасбиро дар соҳаи технологияҳои рақамӣ талаб меқунад.
  7. Мавҷудияти воситаҳо барои ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ.

Иштироки давлатӣ дар фаъолияти инноватсионӣ ҳам маблағузории мустақимро аз буҷет дар бар мегирад ва ҳам ҳавасмандгардонии ҷалби сармоягузориро, тавассути механизмҳои бозорӣ.

Усулхой мустақими дастгирий давлатий инноватсионӣ инҳоянд:

- Маблағузории бучети лоихаҳои инноватсионӣ.
  - Дастирии таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструქторӣ (НИОҚР) дар самтҳои афзалиятноки илмӣ.
  - Таъсиси институтҳои рушд.
  - Сармоягузорӣ ба фондҳои венчурӣ ва муассисаҳои молиявӣ.
  - Хариди мақсадноки давлатии маҳсулоти инноватсионӣ.
  - Ҷойиркуни фармоишҳои таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструქторӣ (НИОҚР) барои ташаккули талабот ба маҳсулоти нау.

Ин равишҳо ба афзоиши таҳқиқоти илмӣ ва навоварӣ мусоидат меқунанд.  
Илова бар ин метавон ҷудо кард:

1. Грантҳо ва субсидияҳо барои стартапҳо ва тичорати хурд.
  2. Имтиезҳои андоз барои ширкатҳои таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР)
  3. Таъсиси марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ.
  4. Сармоягузорӣ ба барномаҳои таълимӣ.
  5. Иштирок дар лоиҳаҳои байналмилалии илмӣ.

Ин тадбирҳо барои рушди инноватсионӣ шароити мусоид фароҳам меоранд ва рақобатпазирӣ кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд мебардоранд.

Аз чумла, тавассути маблағузории мустақим аксар вақт дастгирӣ карда мешавад:

1. Ширкатҳо дар соҳаҳои афзалиятнок (мудофиа, нақлиет, тандурустӣ).
  2. Ташкилотҳои илмӣ ва донишгоҳҳо, ки дар лоиҳаҳои хатарнок кор мекунанд.
  3. Корхонаҳои хурди инноватсионӣ бо самаранокии исботшуда.

Дар кишварҳои пешрафта, ҳарочоти давлатӣ барои таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибӣ-конструქторӣ (НИОКР) мӯътадил бокӣ мемонад, аммо маблағгузории хусусӣ меафзояд. Дар кишварҳои дорои иқтисоди гузариш, сохтани системаҳои муосири инноватсионӣ танҳо оғоз меебад ва онҳо аксар вакт ба

тачрибаҳои ғарбӣ, ки даҳсолаҳо таҳаввул ефтаанд, тамаркуз мекунанд. Дар ин раванд давлатҳои ИДМ аллакай таҷрибаи муайянे доранд, ки огоҳӣ аз аҳамияти сармоягузорӣ ва навоварӣ дар ин кишварҳо меафзояд, ки ин барои муқовимат ва рақобат дар ҷаҳони мусир зарур аст.

Айни замон, дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ системаи идоракунии ташкилотҳои илмӣ аз институтҳо то ҷомеаи Миллии илмӣ тавассути шабакаҳо ва вебсайтҳо рушд мекунад. Ҳамзамон дар ин раванд консепсияи институти виртуалӣ (Virtual Institute Program - VIP) таҳия шудааст, ки метавонад лабораторияҳои гуногунро, ки технологияҳои баландро таҳия мекунанд, бо ҳам пайваст кунад.

Дар схемаи анъанавии ташкили илм, ин вазифаро ташкилотҳои маҳсусе ҳал мекунанд, ки барои ҳар як соҳаи илм ва техника таъсис дода шудаанд. Дар Ғарб системаи грантии дастгирии молиявии самтҳои нави илм ва технология амал мекунад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ҳам каме дур будани илм аз амалияи хоҷагидорӣ рушди иқтисодиетро бозмедорад.

Дар Тоҷикистон имрӯз ҳарочоти таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР) нисбатан кам, вале мунтазам мебошад (нигаред ба диаграммаи 1).



**Диаграммаи 1** - Ҳарочоти таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР) дар Тоҷикистон бо фоиз аз ММД дар давраи солҳои 2018-2023

**Сарчашма:** 1. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2023. Сах. 68, 212.

2. Институти Омории ЮНЕСКО: Ҳарочоти таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР) дар соли 2024 году. <https://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure?ysclid=m440k48lvm32465628>

Тавре ки аз Диаграммаи 1 дига мешавад, нишондиҳандаи ҳарочот барои таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР) дар Тоҷикистон дар тӯли давраи баррасишаванда амалан тағйир наефтааст. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки ҳаҷми ҳарочот барои таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР) ба вазифаҳои стратегии рушди саноатӣ ва инноватсионӣ дар Тоҷикистон мувофиқат намекунад.

Айни замон, мушоҳида карда мешавад, ки фаъолияти объектҳои асосии илмӣ,

институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ, донишгоҳҳо ва институтҳои таҳқиқотӣ бо истеҳсолот ва тиҷорат ҳамкорӣ надоранд ва аз ҷониби давлат низ таъиноти давлатӣ вобаста ба таҳияи лоиҳаҳо ва барномаҳои соҳавии давлатӣ қариб ки мушоҳид намешавад. Таҳлили ҳарочоти илм дар ҷумхурӣ барои солҳои 2018-2023 нишон медиҳад, ки ҳиссаи ҳарочоти илм дар солҳои охир аз ҳаҷми умумии ММД каме афзоиш ефта, то ба 0,1% расидааст. Ин рақам барои дастгирӣ ва рушди илм коғӣ нест. Дар амал барои муайян намудани ҳиссаи ҳарочоти илм, арзиши ниҳоии ин нишондиҳанда вучуд дорад, ки аз 1% ММД бояд кам набошад, дар акси ҳол азбайнравии пурраи илм ба амал меояд ва вақте ки он аз 1 то 2% –ро ташкил медиҳад, рушди шадид мушоҳид карда намешавад ва танҳо дар ҳолати нишондиҳанда аз 2% боло илм метавонад ба таври прогрессивӣ рушд намояд. Дар кишварҳои пешрафта ин нишондиҳанда аз 2 то 4 фоиз ва аз он болотар аст.

Дар Тоҷикистон ҳарочоти давлатӣ барои таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибӣ-конструкторӣ (НИОКР) камтар аз 0,1% ММД-ро ташкил медиҳад. Ин нисбат ба Ӯзбекистон 4,2 маротиба ва нисбат ба Россия 12 маротиба камтар аст. Ба ҳисоби ҳар сари аҳолӣ маблағгузории илм дар Тоҷикистон 1,5 долларро ташкил медиҳад. Дар ИМА ва Россия 180, дар Сингапур 1350. Агар шумораи кормандони илмиро ба ҳисоби як миллион нафар ба назар гирем, пас метавон дарефт, ки Тоҷикистон аз рӯи ин нишондиҳанда нисбат ба Ӯзбекистон 2,7 маротиба, нисбат ба Федератсияи Россия 5 маротиба, аз Финляндия 12 маротиба қафо мондааст. Бояд қайд намуд, ки Финляндия ба туфайли маблағгузории афзалиятноки давлатии илм аз рӯи нишондиҳандаҳои асосии сатҳи зиндагӣ дар ҷаҳон ба яке аз ҷойҳои аввал баромад ва исбот кард, ки бидуни заҳираҳои бойи карбогидриҷҳо метавон ба яке аз кишварҳои пешрафтаи некӯаҳволии моддии мардум ворид шудан мумкин аст.

Имрӯз, ба ақидаи коршиносони байналмилалӣ, ҳадди муҳими маблағгузории илм вучуд дорад. Он дар сатҳи 1,5 фоизи ММД арзебӣ мешавад. Аз ин рӯ ягон намуди маблағгузорӣ поёntar аз ин сатҳ ягон самарае намедиҳад. Ҳамин тавр, дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо стандарти 2,5 фоизи ММД вучуд дорад ва дар бा�ъзе кишварҳо ин нишондиҳанда ба 3,8 фоиз баробар аст (Швейцария, Финляндия).

Қобили қайд аст, ки дар кишварҳои пешрафта низоми маблағгузории мустақими давлатии рушди инноватсионӣ, чун қоида, бисерсоҳавӣ аст ва барои пардоҳти "нокомиҳои бозор", ки дар он ҷо рух медиҳанд, пешбинӣ шудааст [10].

Дар акси ҳол, ҳолатҳои ногузир "мавқеҳои танг" (узкие места) ба вучуд меоянд, ки ба пешбуруди лоиҳаҳои инноватсионӣ ҳалал мерасонанд. Шаклҳои давлатии дастгирии мустақими молиявии эҷод ва истеҳсоли инноватсиия ба гурӯҳҳои гуногуни иштирокчиён дар тамоми марҳилаҳои давраи инноватсионӣ (аз марҳилаи "кишт" то ҷорӣ ва паҳн кардан технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаҳои саноат) равона карда шудаанд ва барои рушди саноатӣ ва инноватсионии иқтисодиети миллӣ аҳамияти асосӣ доранд. Бо туфайли маблағгузории мустақими давлатӣ на танҳо маҳсулот ва технологияҳои нав, балки тамоми соҳаҳои иқтисодиет низ эҳё мегардад.

Масалан, Интернет, телекоммуникатсия, биотехнология натиҷаи дастгирии фаъоли молиявии давлатӣ ба кори бисёр марказҳои тадқиқотии хусусӣ ва давлатӣ, донишгоҳҳо ва озмоишгоҳҳо гардианд.

Маблағгузории давлатии илми бунедӣ кӯшишҳои ширкатҳои хусусиро дар рушди заминai тадқиқоти амалӣ фаъол мегардонад. Дар навбати худ, субсидияҳои давлатӣ ба таҳқиқоти амалӣ ҳарочоти ширкатҳоро барои татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ба таври назаррас кам мекунад ва ҳиссаи хавфҳоро ба таври назаррас қоҳиши медиҳад. Ҷанбаи муҳим он аст, ки маблағгузории ин ё он тадқиқот аз ҷониби давлат, ҳамзамон дар якҷоягӣ бо маблағгузории тайер кардани кадрҳо дар соҳаҳои нав вобастагӣ дорад. Мавриди маблағгузории тадқиқот дар донишгоҳҳо фондҳои маҳсуси давлатӣ барои тайер кардани мутахассисон оид ба истифодаи донишҳои нав

таъсис дода мешавад.

Масалан, Дар ИМА дар доираи Татбиқи Лоиҳаи Интернет аз Ҷониби Агентии таҳияи стратегии Департаменти мудофиаи ИМА (DARPA) барои тайер кардани донишҷӯени истифодабарандай технологияи нав фонд таъсис дода шудааст. Аз ин лиҳоз, ширкатҳо бо кадрҳои қобилиятноки худ дар азхудкунии системаи нави компютерӣ дигар мушкилоти чиддӣ надоштанд

Дар Тоҷикистон маблағгузории фаъолияти инноватсионӣ асосан аз ҳисоби маблағҳои давлатии тавассути сарчашмаҳои гуногун, аз ҷумла фонди Инноватсионии Тоҷикистон, инчунин аз ҳисоби саҳмҳои шарикони рушд ва дигар манбаъҳое, ки ҷалби онҳо ҳилоғи қонунгузории ҷумҳурии мо нест, амалӣ карда мешавад.

Ин муқаррарот бо маблағгузории ҷузъи инноватсионии иқтисодиети миллӣ дар Ҳуҷҷати Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва инноватсиия барои давраи то соли 2030, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 263 тасдиқ шудааст, амалӣ мегардад. Дар санади меъерию ҳуқуқии зикршуда аҳамияти иштироки бавосита (ба таври ғайримустақими) давлатӣ дар маблағгузории рушди инноватсионӣ қайд карда шудааст, ки моҳияти он аз ҷониби мақомоти давлатӣ фароҳам оварданӣ шароити мусоид барои маблағгузории таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР) ва лоиҳаҳои инноватсионӣ ки дар шароити бозор аз натиҷаҳои онҳо сармоягузорон манфиатдор мебошанд ба таври возех дарҷ гардидааст.

Масалан, дар стратегияи мазкур, зарурати ҳатмии сарчашмаҳои зиеди маблағгузории таҳқиқотҳои илмӣ ва корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (НИОКР) қайд карда шудааст. Ғайр аз ҷудо қардани заҳираҳои молиявии давлатӣ, ҷустуҷӯи манбаъҳои ғайрибӯҷавии сармоягузорӣ барои лоиҳаҳои ояндадори инноватсионӣ ва тиҷоратиқунонии натиҷаҳои бадастомада низ пешбинӣ шудааст. Аз ҷумла, сухан дар бораи зарурати "...ҳавасмандгардонии соҳибкории ҳурду миена барои истифодаи дастовардҳои илмию технологӣ ва инноватсионӣ бо дарназардошти рушди инфрасоҳтори тиҷорати ҳурду миена, инчунин дастгирии лоиҳаҳои ояндадори илмию технологӣ ва инноватсионӣ дар асоси озмун меравад. Манбаъҳои иловагии маблағгузорӣ метавонанд маблағҳои созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, корхонаҳо ва ширкатҳои ҳусусӣ, инчунин маблағҳои маҳсуси ташкилотҳои илмӣ бошанд [3].

Тавре ки шумо аз матни дар боло овардашуда мебинед, ҳалли масъалаҳои ҷалби заҳираҳои сармоягузорӣ аз манбаъҳои ғайрибӯҷетӣ иштироки фаъолонаи давлатро дар шакли маблағгузории ғайримустақими рушди инноватсионӣ талаб мекунад, ки ба он доҳил мешаванд:

1. Таҳия ва қабули заминai даҳлдори меъерию ҳуқуқӣ ва як қатор ҳуҷҷатҳои стратегӣ, ки масъалаҳои марбут ба фаъолияти сармоягузориро дар соҳаи рушди инноватсионӣ-технологӣ танзим мекунанд.
2. Таҳияи сиесати инноватсионӣ ва илмӣ-саноатӣ, ки манфиатҳои мутақобилаи давлат, илм, саноат ва сармоягузоронро инъикос мекунад.
3. Ташаккули системаи миллии инноватсионӣ (СМИ), ки мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар фазои илмӣ-техникии ҷаҳонӣ ба назар мегирад, инчунин фароҳам оварданӣ фазои мусоиди сармоягузорӣ барои сармоягузорон ва фармоишгарони эҷтимолӣ.
4. Таъсиси инфрасоҳтори инноватсионӣ, ки кластерҳои ҳудудӣ-истеҳсолӣ ва ғайраро дар бар мегирад.
5. Истифодаи воситаҳои имтиезноки андозбанӣ ва қарздиҳӣ барои ҳавасмандгардонии ҳам сармоягузорони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ.
6. Муайян намудани афзалиятҳои илмӣ-техникӣ ва технологӣ дар рушд дар шароити маҳдудияти воситаҳои заҳираӣ;

7. Фароҳам овардани шароит барои фаъолияти самараноки бозори маҳсулот ва хидматҳои инноватсионӣ.
8. Дотатсияи буҷетии корхонаҳое, ки таҳияҳои ояндадор ва истеҳсоли маҳсулоти илмиро барои соҳаҳои саноат амалӣ мекунанд.
9. Сиесати самараноки амортизатсия, ки додани ҳуқуқ ба амортизатсияи босуръатро барои намудҳои алоҳида таҷхизот дар бар мегирад
10. Таъсиси платформаи рақамии иттилоотии ҷумҳурияйӣ, ки ба субъектҳои ҳоҷагидорӣ имкон медиҳад, ки манбаъҳои заҳираҳои молиявӣ ва сармоягузориро зуд пайдо кунанд ва сармоягузорони эҳтимолӣ объектҳои ояндадорро барои сармоягузории сармояи худ ва ғайра муайян кунанд.

Чунин шакли иштироки ғайримустақими давлат дар маблағузории рушди инноватсионӣ ҳамчун таҳияи заминаи даҳлдори меъерию ҳуқуқӣ ва як қатор ҳуҷҷатҳои стратегӣ, ки фаъолияти инноватсиониро танзим мекунанд, барои рушди саноатии Тоҷикистон дар заминаи баландтехнологӣ дар шароити мусоир аҳамияти маҳсус пайдо мекунад.

Вазифаҳои асосии заминаи меъерию ҳуқуқӣ барои рушди инноватсионӣ инҳоянд:

- Фароҳам овардани шароити иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ташкилӣ барои татбиқи самараноки фаъолияти инноватсионӣ [9];
- Баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва рақобатпазирии маҳсулоти истеҳсолкунандагони ватанӣ дар асоси технологияҳои мусоир ва қарорҳои инноватсионӣ;
- Густариши дастгирии давлатии соҳаи инноватсионии фаъолият, баланд бардоштани самаранокии истифодаи заҳираҳои давлатии молиявию сармоягузорӣ, ки ба татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ равона карда шудаанд;
- Татбиқи чораҳо оид ба пешбурди маҳсулоти инноватсионии ватанӣ дар бозори байналмилалӣ, ки ба рушди иқтидори содиротии кишвар ва ғайра мусоидат мекунад.

Имрӯз ҳуҷҷати асосии стратегӣ ин Стратегияи Миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад, ки дар он самтҳои афзалиятноки рушди индустрисалию инноватсионии иқтисодиети миллӣ барои ояндаи наздик, инчунин манбаъҳои асосии заҳираҳои молиявӣ ва сармоягузорӣ муайян карда шудаанд [2]. Бояд қайд намуд ки, ҳама гуна стратегияро танҳо дар доираи соҳаи ҳуқуқии даҳлдор амалӣ кардан мумкин аст. Ҳамзамон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи қӯтоҳи таъриҳӣ барои таҳия ва қабули ҳуҷҷатҳои зарурии меъерию ҳуқуқӣ барои татбиқи амалии вазифаи стратегии сенарияи индустрисалий-инноватсионии рушди кишвари мо корҳои зиедеро анҷом додааст .

Дар ин раванд, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2011 № 227 Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 тасдик карда шудааст. Мақсади асосии ин санади меъерӣ-ҳуқуқӣ ташаккули системаи самараноки инноватсионӣ мебошад, ки иқтисодиети ҷумҳуриро бо сатҳи баланди технологӣ таъмин намуда, ба баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолоти ватанӣ дар бозори ҷаҳонӣ ҳамаҷониба мусоидат менамояд. Ноил шудан ба ин ҳадаф имкон медиҳад, ки бозори дохилий бо маҳсулоти инноватсионӣ, молҳои воридотивазқунанда таъмин карда шуда, ба содироти молҳои ватанӣ ба бозорҳои ҳориҷӣ шароитҳои мусоидат фароҳам меоварад.

Вазифаҳои асосии Барнома ташкили заминаи меъерӣ-ҳуқуқӣ барои фаъолияти самараноки илмӣ-техникӣ ва инноватсионӣ, ҳавасмандгардонии тиҷоратиқунонии коркардҳо ва ихтирооти илмӣ-техникӣ, ташаккули шароит барои

истифодаи самараноки техникаи инноватсионӣ, технология ва шаклҳои нави ташкили идорақунии истехсолот, рушди инфрасохтори инноватсионӣ, ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва ғайра мебошанд [4].

Илова бар ин, бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2012, № 659 Қонун "Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ" қабул карда шуд, ки дар он намудҳои фаъолияти инноватсионӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд, муайян карда мешаванд. Ҳамзамон, Қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ, ҳукуқӣ, иқтисодӣ, шароити ташаккул ва татбиқи сиесати инноватсионии давлатиро муайян мекунад ва муносибатҳои ҷамъиятиро дар ин соҳа танзим менамояд.

Дар ин санади меъерӣ-ҳукуқӣ ба масъалаҳои таъмини молиявии давлатии фаъолияти инноватсионӣ диққати ҷиддӣ дода шудааст, аз ҷумла қайд карда шудааст, ки давлат ҳукуқ дорад маблағузории "... корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, таҷрибавӣ-конструкторӣ ва технологиро оид ба эҷоди маҳсулоти нав е такмилефта, технологияи нав е такмилефта, ки барои истифодаи амалӣ пешбинӣ шудаанд" амалӣ намояд.

Дар шароити рушди босуръати саноатӣ-инноватсионӣ ҳучҷатҳои меъерӣ-қонунгузорӣ, ки ҷараени сармоягузориро танзим мекунанд, аҳамияти маҳсус пайдо мекунанд.

Таи солҳои охир Тоҷикистон як қатор ислоҳоти қонунгузорро ба анҷом расонид, ки ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ нигаронида шудааст. Дар соли 2016 Қонуни нав "Дар бораи сармоягузорӣ" (№ 1299 аз 15.03.2016, тағйироти охирин аз 03.08.2018, по 1547) қабул карда шуд, ки муносибатҳои марбут ба фаъолияти сармоягузориро танзим мекунад, инчунин асосҳои ҳукуқӣ, иқтисодии ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии давлатии сармоягузориро тавассути кафолатҳои низоми баробари ҳукуқӣ ва кафолати ҳифзи ҳукуқи сармоягузорон муайян менамояд [5].

Қабули ин қонун хеле саривақтӣ буд, зоро қонунгузории сармоягузорӣ асоси ташаккули сиесати сармоягузории давлат буда, самаранокӣ ва суботи онро таъмин менамояд. Он ҷаҳорҷӯбаи ҳукуқиро барои ҷалб ва ҳифзи сармоягузорӣ муайян мекунад ва муносибатҳои байни сармоягузорон ва давлатро танзим менамояд. Ғайр аз ин, сиесати сармоягузорӣ метавонад ҷораҳои гуногуни дастгирии давлатиро барои сармоягузорон дар бар гирад, аз ҷумла имтиезҳои андоз, кафолатҳои сармоягузорӣ, грантҳо ва имтиезҳои гуногун. Дар навбати худ онҳо метавонанд барои сармоягузорӣ шароити мусоид фароҳам оранд, ба монанди содда кардани расмиети бақайдгирии тичорат, беҳтар кардани инфрасохтор, ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра. Ҳамин тарик, аз ин мебарояд, ки қонунгузории сармоягузорӣ ба раванди таъминоти молиявӣ ва сармоягузории рушди саноатӣ ва инноватсионии иқтисодиети қишвар таъсири бузурги танзимкунанда дорад.

Айни замон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар Бораи сармоягузорӣ" ҳучҷати асосии меъерию ҳукуқие мебошад, ки ҳамаи амалиети молиявию сармоягузории сармоягузорони ватанӣ ва ҳориҷиро танзим менамояд, аз ҷумла фаъолиятиро оид ба ҳавасмандгардонии ҷалби сармояи молиявӣ ва технологияҳои нав, аз ҷумла кафолатҳои сармоягузорон, шаффофиати амалиети молиявӣ, дастгирии давлатӣ оид ба масъалаҳои гуногун ва ғайра танзим менамояд [5]. Илова бар ин, дар баъзе ҳолатҳо, бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ қонун ба бастани созишномаҳои инфириодии сармоягузорӣ байни ҳукumat ва сармоягузор иҷозат медиҳад. Ин раванд метавонад ҳам ба сармоягузории доҳилӣ ва ҳам ба сармоягузории мустақими ҳориҷӣ хос аст ва метавонад барои кули баҳшҳои соҳавии иқтисоди Тоҷикистон татбиқ карда шавад.

Санади дигари муҳими меъерӣ-ҳукуқӣ ин Қонуни "Дар бораи созишномаҳои сармоягузорӣ" мебошад, ки барои танзими шартномаҳои сармоягузории байни

давлат ва сармоягузорон оид ба лоиҳаҳои афзалиятнок муайяншуда пешбинӣ шудааст. Қонун имконияти бастани шартномаро байнин Ҳукумати Тоҷикистон ва сармоягузорон пешбинӣ мекунад, инчунин ҳамаи шартҳо ва тартиби гузаронидани ин тартиб, имконияти даст кашидан аз масунияти юрисдиксиониро дар сурати пайдо шудани ҳолатҳои баҳснок, ворид намудани ислоҳот (тағйирот) ба созишнома, таъмини кафолатҳои имконпазир ва ғайраро танзим менамояд [6]. Ин метавонад ба талаботи литсензия, низоми андоз ва гумрук, масъалаҳои шуғл, моликияти амвол, ҳалли баҳсҳо ва ғайра даҳл дошта бошад. Қонун ба лоиҳаҳои ки дар доираи созишномаи консессия, созишномаҳо дар бораи тақсимоти маҳсулот, шарикии давлатӣ-хусусӣ е сармоягузорӣ, ки манбаи он давлати хориҷӣ мебошад, амалӣ карда мешавад даҳлдор нест.

Ҳамзамон, ин санади меъерӣ-ҳуқуқӣ дар ҷалби захираҳои сармоягузорӣ барои рушди саноатӣ-инноватсионӣ мусоидат мекунад.

Бо қабули Қонун "Дар бораи созишномаҳои сармоягузорӣ" сармоягузороне, ки ба лоиҳаҳои қалон сармоягузорӣ мекунанд, вобаста ба хусусиятҳои татбиқи лоиҳа ва дараҷаи ҳавфи он аз давлат имтиезҳо ва кафолатҳои иловагии маҳсус мегиранд (моддаи 17) [6].

Инчунин бо мақсади фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ" (№ 237, аз 5.03.2007, аз 14.11.2016, № 1374), "Дар бораи муфлишшавӣ (муфлишшавӣ)" (№ 46, аз 08.12.2003, № 1579, аз 02.01.2019) тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд, инчунин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳифзи давлатӣ ва дастгирии соҳибкорӣ" (№ 1107, аз 26.07.2014, № 1684, аз 02.01.2020) дар таҳрири нав қабул гардид, ки мутобикии он ба сармоягузорон озодии фаъолияти иқтисодӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликияти кафолат дода мешавад. Ҳамин тарик, ба сармоягузорони хориҷӣ санади меъерии ҳуқуқии зикршуда ҳуқуқи интиқоли озоди даромад ва музди меҳнатро бо асьори хориҷӣ, ки тавассути сармоягузорӣ ва фаъолияти истеҳсолӣ ба таври қонунӣ ба даст оварда шудааст, кафолат медиҳад [7].

Санадҳои меъерии ҳуқуқии дар боло номбаршуда, ки ба ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорони ватаниӣ ва хориҷӣ дар соҳаи инноватсионӣ равона шудаанд, асоси қонунгузории сармоягузориро дар Тоҷикистон ташкил мекунанд.

Ҳучҷатҳои меъерию ҳуқуқии дар Тоҷикистон қабулгардида оид ба фароҳам овардани шароит барои фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккули унсурҳои инфрасоҳтор ба тавсееи соҳаи сармоягузории самаранок мусоидат менамоянд [9]. Маҳсусан, айни замон сармоягузорӣ бо коркарду таҳияҳои инноватсионӣ ва ихтирооти илмӣ дар замини саноатикунioni босуръат яке аз самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди ватаниӣ ба ҳисоб меравад.

Дар баробари ин бояд қайд намуд, ки дар сурати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории сармоягузорӣ, сармоягузорон дар давоми даҳ сол аз санаи интишори расмии чунин тағйиру иловаҳо ҳуқуқи интихоби шароити барои худ мусоидро доранд. Ин боз як тасдиқи он аст, ки давлат барои фароҳам овардани шароити мусоид барои сармоягузороне, ки омодаанд захираҳои молиявию сармоягузорӣ ва технологиро ба рушди инноватсионии саноатии ҷумҳурии тоҷикистонӣ намоянд, ҷораҳо меандешад.

Қобили қайд аст, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паеми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи самтҳои асосии сиесати дохиливу хориҷии ҷумҳурий", ки 28 декабри соли 2024 ироа гардид, дар робита ба афзоиши рақобатпазирӣ тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои нав, лоиҳаҳои инноватсионӣ, такмили системай соҳибкорӣ, сармоягузорӣ ва тавсееи иқтисоди рақамӣ дар истеҳсоли ҷамъияти пешниҳодҳои мушаххас иброз намуданд.

Яке аз нуқтаҳои асосӣ дар суханронии Президенти кишвар он буд, ки Сарвари давлат давраи солҳои 2025-2030-ро "Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия" эълон намуда аҳамияти рақамисозиро дар шароити имрӯза барои баланд бардоштани шаффофияти равандҳои молиявию иқтисодӣ таъкид намуданд.

Асосгузори сулҳо ваҳдаи миллӣ, Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд, ки айни замон "**Тоҷикистон дар роҳи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ба хотири таъмини шаффофияти муносибатҳои молиявию иқтисодӣ қадамҳои устувор меғузорад**" [1].

Аз ин лиҳоз, дар 5 соли оянда барои пешбурди иқтисоди рақамӣ ба самтҳои зерин диққати аввалиндараҷа додан лозим аст:

**Аввалин**, такмили фаврии асосҳои ҳуқуқӣ ва қабули ҳуччатҳои зарурӣ дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ.

**Дуюм**, рушди инфрасоҳтори рақамӣ ба шабакаҳои 5G, рушди маркази таҳияи маълумот, ташкили платформаи мукаммали миллии маълумот.

**Сеюм**, рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ташкили платформаи ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ.

**Чорум**, рушди сармояи инсонӣ тавассути омӯзиш ва тахассуси кадрҳо оид ба технологияҳои иттилоотӣ дар дохил ва хориҷи кишвар, баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ истифодаи технологияҳои рақамӣ.

**Панҷум**, истифодаи васеи зеҳни сунъӣ дар ҷараени пешниҳоди хидматҳо ва системаи бақайдигирии давлатӣ.

**Шашум**, андешидани ҷораҳо дар самти таъмини киберамнияти платформаҳои иттилоотӣ.

**Ҳафтум**, ташаккули соҳибкории рақамӣ ва рушди тиҷорати электронӣ.

Ҳамин тарик, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон давраи солҳои 2025-2030-ро "Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия" эълон намуда, ба аҳамияти рақамисозӣ барои баланд бардоштани шаффофияти равандҳои молиявию иқтисодӣ ва гузариши устувор ба технологияҳои рақамӣ дар иқтисоди миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд.

Дар раванди гуфтаҳои боло метавон гуфт, ки давлат, новобаста аз иштироки саҳҳомии он дар маблағгузории мустақим, ҳамеша ташабускору сармоягузори асосии рушди инноватсионӣ, тавассути иштироки ғайримустақим дар ин раванд буда, барои ҷалби заҳираҳои коғии молиявию сармоягузорӣ шароити мусоид фароҳам меорад ва инчунин як навъ катализатор ва суръатбахши индустрIALIZАЦИЯ дар асоси технологияҳои баланд ва қарорҳои инноватсионӣ мебошад.

Дар хотима бояд таъкид намуд, ки нақши давлат дар таъмини сармоягузории рушди инноватсионӣ ва саноатикунонии иқтисодиети Ҷумҳурии Тоҷикистон омили асосии ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ мебошад. Барномаҳо ва ташабbusҳои давлатӣ, ки ба ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ва маҳалӣ нигаронида шудаанд, ба фароҳам овардани муҳити мусоиди тиҷоратӣ мусоидат мекунанд, ки дар навбати худ қабули технологияҳои нав ва рушди иқтидорҳои истеҳсолири ҳавасманд мекунанд. Иштироки фаъолонаи давлат дар ташаккули инфрасоҳтор, дастгирии стартапҳо ва лоиҳаҳои инноватсионӣ ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки на танҳо иқтисодиети худро диверсификатсия намояд, балки рақобатпазириро дар арсаи байнамилалӣ баланд бардорад.

Ғайр аз ин, шарқии стратегӣ байни мақомоти давлатӣ, бахши ҳусусӣ ва муассисаҳои таълимӣ метавонад равандҳои рушди инноватсиониро ба таври назаррас суръат бахшанд. Сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ, таҳқиқоти илмӣ ва рушди технологияҳои муосир барои ташаккули иқтисоди устувор ва динамикӣ

заминаи пешрафт фароҳам меорад.

Ҳамин тариқ, давлат на танҳо ҳамчун танзимкунанда, балки ҳамчун иштирокчии фаъоли равандҳои иқтисодӣ баромад намуда, аҳамияти нақши онро дар расидан ба ҳадафҳои саноатикунӣ ва рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъқид менамояд.

**Адабиет:**

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии чумхурӣ” <https://president.tj/event/missives/49225>
2. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [https://khovar.tj/wp-content/uploads/2017/01/NSR-30\\_russkij.pdf?ysclid=m53rljsiv190482886](https://khovar.tj/wp-content/uploads/2017/01/NSR-30_russkij.pdf?ysclid=m53rljsiv190482886)
3. Стратегия Республики Таджикистан в сферах науки, технологий и инновации на период до 2030 года: утв. постановлением Правительства Республика Таджикистан, Приложение 1 от 30 июня 2021 года, №263. – С.17-18.
4. Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы. [Электронный ресурс] – URL: [http://adlia.tj/show\\_doc.fwx?rgn=16495](http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=16495) (дата обращения: 27.01.2024).
5. Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях». Принят Парламентом РТ от 10 февраля 2016 года № 357, одобрен Парламентом РТ от 03 марта 2016 года. (№ 1299 от 15.03.2016 г., последние изменения от 03.08.2018 г., № 1547). [Электронный ресурс]. – URL: [https://andoz.tj/docs/zakoni/l\\_№20\\_investment-RT\\_ru.pdf](https://andoz.tj/docs/zakoni/l_№20_investment-RT_ru.pdf). (дата обращения: 15.03.2024).
6. Закон Республики Таджикистан «Об инвестиционных соглашениях» (№ 944 от 19.03.2013 г., изменения № 1435 от 30.05.2017 г.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://yandex.ru/search/>. (дата обращения: 19.03.2024).
7. Таможенный кодекс Республики Таджикистан от 03 декабря 2004 г. (ред. от 19.07.2022 г.). – [Электронный ресурс]. – URL: <https://yandex.ru/search/>. (дата обращения: 15.03.2024).
8. Холбооев, Ф. С. Сармоягузорӣ - ҳамчун омили асосии рушди устувори иқтисоди миллӣ / Ф. С. Холбооев // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2023. – №. 4. – Р. 23-31. – EDN KTCIJU.
9. Холбооев, Ф. С. Роль инвестиционного законодательства в развитии государственной инвестиционной политики часть 1. Краткий обзор нормативно-правовой базы инвестиционной политики государства / Ф. С. Холбооев // Труд и социальные отношения. – 2024. – Т. 35, № 1. – С. 159-167. – DOI 10.20410/2073-7815-2024-35-1-159-167. – EDN XWOWZO.
10. Холбооев, Ф. С. Влияние внешних шоков на экономику Таджикистана в современных условиях / Ф. С. Холбооев, Д. Т. Назаров, Б. М. Шарипов // Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими. – 2021. – № 4(21). – С. 51-58. – EDN QGPYQD.

**Холбооев Ф.С.**

**РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ И  
ИНОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ**

*Институт экономики и демографии Национальной Академии Наук  
Таджикистана*

*В статье анализируется роль государства в обеспечении инвестиций в инновационное развитие Республики Таджикистан на основе ее индустриализации. Рассматриваются основные направления участия государства в инвестиционном процессе, в том числе создание благоприятного инвестиционного климата, стимулирование частных инвестиций, развитие инфраструктуры, а также реализация государственных программ и проектов в области инноваций. В статье также анализируются факторы, препятствующие привлечению инвестиций в инновационные проекты в Таджикистане, и даются рекомендации по оптимизации государственной политики в области инвестиционного обеспечения инновационного развития.*

**Ключевые слова:** инновационное развитие, инвестиции, государственная политика, индустриализация, стартапы, НИОКР, Таджикистан.

**Kholboboev F.S.**

### **THE ROLE OF THE STATE IN PROVIDING INVESTMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF INDUSTRIALIZATION OF THE ECONOMY**

**Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan**

*The article analyzes the role of the state in ensuring investments in the innovative development of the Republic of Tajikistan based on its industrialization. The main directions of government participation in the investment process are considered, including the creation of a favorable investment climate, stimulating private investment, infrastructure development, as well as the implementation of government programs and projects in the field of innovation. The article also analyzes the factors preventing investment in innovative projects in Tajikistan, and provides recommendations for optimizing government policy in the field of investment support for innovative development.*

**Keywords:** innovative development, investments, public policy, industrialization, startups, Research and development activities (НИОКР), Tajikistan

**Маълумот дар бораи муаллифон:**

**Холбобоев Файзулло Самадович** н.и.и., ходими пешбари илмии Институти иқтисод ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Тел.: (992) 918132200; e-mail: faizullo.sx@gmail.com.

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГЛУБИНЫ  
ЭКОНОМИКИ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В  
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

**Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана**

В статье исследована проблема зависимости динамики экономического роста от развития финансового сектора посредством анализа влияния финансовой глубины на экономическое развитие. С учётом прогрессивного зарубежного опыта обоснована необходимость комплексного развития финансового сектора, как важнейшего условия для индустриально-инновационного развития экономики в Таджикистане.

***Ключевые слова:*** *экономический рост, экономическое развитие, финансовый сектор, финансовая глубина, архитектура финансового сектора, капитализация экономики, индустриально-инновационное развитие, коэффициент монетизации, инвестиционные ресурсы.*

Экономическое развитие любой страны напрямую зависит от уровня развития финансового сектора, который, в свою очередь, определяется рядом показателей, одним из которых является «финансовая глубина». На макроэкономическом уровне показатель финансовой глубины непосредственно связан с ВВП и отражает возможность хозяйствующих субъектов осуществлять финансирование своей деятельности за счёт различных источников инвестиционных ресурсов. Данный показатель является индикатором степени монетизации национальной экономики и уровня "зрелости" финансово-кредитной архитектуры, от которой зависит возможность аккумулировать и распределять финансовый капитал, необходимый для стабильности процесса расширенного воспроизводства, обеспечивающего положительную динамику экономического роста.

В исследованиях конца 1980-х – начала 2000-х гг., инициированных Всемирным банком, была доказана связь финансового развития и экономического роста, где последний является зависимой величиной. Чем больше «финансовая глубина» экономики, ее насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и финансовыми институтами, тем более зрелой, индустриальной является экономика, тем больше ее операционный потенциал в том, чтобы инвестиции дошли не только до традиционных отраслей, но и до инновационных, высокотехнологичных сегментов экономики, в которых определяется ее будущее. Чем больше финансовая глубина, тем больше потенциал финансового сектора относительно возможности перераспределять денежно-кредитные ресурсы для инвестирования реального сектора и оказывать влияние на формирование положительной динамики экономического роста. Любая технологическая революция, любой «большой взрыв» в объемах инноваций и информации связаны с резким скачком в финансовом развитии.

При этом финансовая глубина предопределяет уровень доступности к финансовому капиталу, который является важнейшим ресурсом для осуществления инновационных стратегий и, следовательно, выбора инновационного поведения хозяйствующими субъектами [8, 145].

Так доступность финансового капитала для «эффективных производителей» даёт возможность улучшать инфраструктуру и внедрять новые технологии для повышения качества продукции при сокращении затрат, больше

экспериментировать с разработкой новых продуктов и реализовывать новые проекты в сфере интеграции технологий с партнерами по цепочке добавленной стоимости без сокращения ресурсов. Инновационно-ориентированные хозяйствующие субъекты, обладая финансовым капиталом, имеют больше возможностей проведения исследований и разработок, а, следовательно, и коммерциализации их результатов. Однако в любом случае доступность финансового капитала реальному сектору экономики предопределяется глубиной развития финансового сектора.

Существует ли оптимальная глубина развития финансового сектора, обеспечивающая достижение максимальных темпов экономического роста и способствующая поддержанию макроэкономической стабильности?

В разных странах финансовая глубина по-разному оказывает влияние на экономическое развитие, однако можно выделить общие тенденции. Так за последние 20 лет глобальная экономика значительно продвинулась в своем финансовом развитии. Проявилась закономерность роста финансовой глубины мировой экономики по мере перехода все большей группы стран к состоянию зрелости, подтягивания части развивающихся экономик к уровню «новых индустриальных», вовлечения в финансовый оборот стран с низкими доходами на душу населения. При этом отмечен рост веса развивающихся экономик в глобальных финансах. Их доля в мировой монетизации растет, финансовые системы находятся в догоняющем режиме по отношению к индустриальному миру.

Принимая во внимание процессы, происходящие в современной мировой экономике, можно с определённой долей уверенности предположить возможное сокращение в отдалённой перспективе разрыва между развитыми и развивающимися странами по показателю финансовой глубины. Так в последние годы именно в ряде активно развивающихся стран отмечаются устойчивые тенденции углубления финансовых рынков, обусловленные увеличивающимся спросом на денежно-кредитные ресурсы для растущих экономик. Многие развивающиеся страны демонстрируют достаточно высокий уровень показателя сбережений, являющийся необходимым источником финансового капитала в условиях растущего спроса на инвестиционные ресурсы для реального сектора экономики.

В этой связи совокупная финансовая глубина является одним из основных показателей "зрелости" финансового сектора и определяется как отношение суммы кредитов реальному сектору экономики, прочих финансовых активов небанковских институтов к валовому внутреннему продукту.

В каждой стране процесс монетизации имеет свои особенности, обусловленные спецификой национальных денежных систем и характером экономики, а поэтому и уровни монетизации существенно отличаются». Показателем финансовой глубины выступает коэффициент монетизации (отношение денежного агрегата  $M_2$  к ВВП).

Вопрос о том, можно ли влиять на коэффициент монетизации и сколько денег нужно для успешного функционирования и развития экономики страны, волнует экономистов очень давно, так как монетизация характеризует степень насыщенности национальной экономики деньгами, определяет развитие финансовой системы в стране и в целом экономики.

Однако на сегодняшний день ни классическая, ни кейнсианская, ни монетаристская теории не дают универсального ответа на вопрос, какой уровень монетизации можно считать достаточным для экономики и который обеспечивал бы ее безинфляционный устойчивый рост.

Однако доказано, что развитие экономики и уровень её насыщенности денежной массой непосредственно связаны. В долгосрочном периоде уровень

монетизации тесно коррелирует с показателем прироста ВВП. По мнению И. Грекова, «Уровень монетизации экономики, в конечном счете, определяется степенью развития финансово-кредитной системы и экономики в целом, но вместе с тем, монетизация определяет свободу движения капитала в экономике» [9, 7].

Большинство зарубежных учёных-экономистов, занимающихся данной проблемой, сходится во мнении, что проблема низкой монетизации экономики и безинфляционное насыщение её денежной массой с целью обеспечения высоких устойчивых темпов экономического роста является одним из краеугольных камней в современной макроэкономической науке.

Недостаточный уровень монетизации вследствие ограничительной денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание объемов денежной массы и тем самым на подавление инфляционных процессов, приводит к высокой цене ссудного капитала и низкой экономической активности субъектов хозяйствования. По сей день приоритетной задачей монетарной политики государства является денежно-кредитная политика, направленная на борьбу с инфляцией. Однако такое положение вступает в противоречие с необходимостью монетарного стимулирования экономического роста [1; 10].

Как известно, коэффициент монетизации экономики определяется отношением  $M_2$  к стоимости ВВП. Именно поэтому изменения  $M_2$  являются прерогативой государства. А оно может изменять  $M_2$  или изъятием денежной массы из обращения (сокращение монетарной базы), или эмиссией денег.

Чтобы определить оптимальный уровень монетизации, необходимо вспомнить несколько азбучных истин в экономической теории:

1. Определенному уровню совокупного дохода соответствует, как известно, определенное количество денег. Объем доходов и количество денег взаимосвязаны через ставку процента. Стало быть, необходима рациональная организация регулирования денежного обращения, которая обеспечивала бы эффективность экономических процессов.

2. Согласно кейнсианской теории, рост денежной массы вызывает падение процентной ставки, а это ведет к росту инвестиций и в итоге – к увеличению занятости и объемов производства. То есть процентная ставка становится рычагом влияния денежного обращения на экономику в целом.

На уровне микроэкономики у коэффициента монетизации появляются весьма специфические особенности. Деньги перетекают туда, где скорость обращения выше и где они приносят больший доход. В итоге одни сектора экономики насыщаются деньгами больше, чем другие (банковская сфера, сфера услуг, торговля), но происходит это за счет других секторов. Таким образом, нехватка денежной массы в целом, на уровне макроэкономики, приводит к обескровливанию зачастую ведущих отраслей реального сектора на уровне микроэкономики.

В свою очередь очень важно, чтобы при экономическом росте и росте коэффициента монетизации потребительские цены не росли или росли бы в темпах, уступающих темпам экономического роста, чтобы не допустить инфляцию.

Поэтому необходимо определить оптимальную структуру денежной массы, вытесняя денежные суррогаты из обращения и обеспечивая при этом рост банковских депозитов, а также снижение долларизации экономики. Создать условия для нормального функционирования мультиликатора денежной массы, совершенствовать систему безналичных расчетов тем самым снизить потребности оборота в наличных деньгах. И, самое главное, в руках финансистов имеется общеизвестный мощный монетарный механизм регулирования денежной массы, позволяющий разработать комплекс управляющих мероприятий, используя три

основных средства кредитно-денежного контроля: операции на финансовом рынке, изменение резервной нормы и изменение учётной ставки.

Гипотетические значения коэффициента монетизации могут варьироваться от нуля до бесконечности, однако нормативным считается значение более 50%. Если показатель в стране будет ниже этого порога, то можно констатировать дефицит денежной массы, а также ожидать появления денежных суррогатов. В среднем же по миру значение коэффициента монетизации составляет 125 %, при том, что для развитых стран характерно его значение в 150% и выше [4, 80].

При этом в развитых и активно развивающихся странах прослеживается тенденция влияния уровня монетизации на экономическое развитие. В то же время в большинстве случаев не был отмечен рост инфляционных показателей. Так Баликоев В.З. отмечает, что в 2013 г., накануне новой волны кризиса, Россия, имея коэффициент монетизации в 55%, получила наименьший процент прироста ВВП – в 1,3 % и инфляцию в 7,5%, а Китай с уровнем монетизации 194% получил прирост ВВП в 7,3% и инфляцию в 2,6% [2, 127]. А проведённый Э.М. Сандоян анализ данных по 89 странам выявил имеющую место закономерность, согласно которой наблюдается повышение уровня монетизации и капитализации экономики на фоне низкой инфляции по мере повышения подушевого национального дохода. По его мнению, «это может являться также доказательством того, что безусловным фактором повышения уровня богатства страны в долгосрочном периоде является наличие неинфляционной среды повышения уровня монетизации экономики».

Основополагающим условием безинфляционного насыщения экономики денежными средствами является именно сбалансированность их спроса и предложения и возможность расширения денежного предложения или стерилизации избыточной денежной массы в случае возникновения дисбаланса. Под предложением денег, как правило, понимается их общее количество, находящееся в обращении. В этой связи проблема монетизации экономики состоит в доведении массы денег в обращении до уровня, достаточного для успешной реализации всего объема произведенных товаров и услуг, погашения долговых обязательств, что обеспечивается уравновешиванием спроса и предложения на денежном рынке, независимо от фактического объема денежной массы в обращении. Именно наличный запас денег в обращении определяет границу их предложения, а структура денежной массы является одним из ключевых факторов ее безинфляционного наращивания. Это свидетельствует о необходимости регулирования денежного предложения посредством создания эффективного механизма изменения денежной массы в обращении.

В этом отношении показателен опыт Китая, который проводил экспансионистскую монетарную политику с целью поддержания роста экономики. При этом «накачивание» экономики деньгами длительное время носило, практически безинфляционный характер. За период с 1996 г. по 2023 г. уровень монетизации экономики Китая увеличился со 112% до 220%. Такое насыщение экономики деньгами возможно при условии, если рост денежной массы будет обеспечен ростом товарного производства и соответствующим ростом внутреннего потребления и экспорта. Основным каналом поглощения денежных средств, получаемых в результате эмиссии, в Китае является валютный канал, который содержит потенциально высокие внешние риски по привлечению ресурсов. Кроме того, использование только валютных источников роста монетизации способствует консервации экспортно-сырьевой ориентации экономики. Только сбалансированный механизм формирования денежной базы с учетом внутренних потребностей экономических участников и, в первую очередь, неэкспортных отраслей, позволит

эффективно насыщать экономику денежными ресурсами с использованием всех источников.

При этом эффект от повышения уровня монетизации, как правило, проявляется в первую очередь в монетарном воздействии на рыночные процентные ставки, валютный курс и условия кредитования. Благодаря механизму обратной связи изменения, произошедшие в реальном секторе экономики, возвращаются в финансовый сектор, вызывая очередную коррекцию процентных ставок. Изменение рыночной ставки процента происходит путем изменения структуры портфеля активов хозяйствующих субъектов. Реакция денежного рынка зависит от характера спроса на деньги: если спрос на деньги достаточно чувствителен к изменению ставки процента, то результатом увеличения денежной массы, например, станет незначительное изменение ставки процента. И наоборот: если спрос на деньги слабо реагирует на ставку процента, то увеличение предложения денег приведет к существенному падению процентной ставки. В заключительной фазе происходит изменение темпов экономического роста и других макроэкономических показателей под воздействием изменившегося совокупного спроса.

Импульсы денежно-кредитной политики передаются в реальный сектор экономики посредством процентных ставок по депозитам и кредитам. Направление дополнительной денежной массы на инвестирование осуществляется регулированием денежно-кредитного обращения путем изменения учетной ставки Центробанка и приводит к тому, что банки самостоятельно определяют объемы, необходимые для их рефинансирования и последующего кредитования ими предпринимательских структур и населения. Мультипликация инвестируемых средств, при этом, также обеспечивает генерацию последующего спроса и ответного предложения в виде производства соответствующих товаров и оказания услуг, т. е. приводит к росту экономики. Инвестиционная деятельность порождает спрос на средства производства, рабочую силу, а при реализации инвестиционных проектов на рынок поступает новая продукция, вследствие роста оплаты труда появляется дополнительная денежная масса.

При этом одним из наиболее важных эффектов от монетизации для реального сектора экономики является снижение банковских процентов по кредитным операциям, которое способствует повышению предпринимательской активности, экономическому росту, повышению покупательной способности и увеличению налоговых поступлений, однако приводит к уменьшению доходов банковских учреждений. Это требует наращивания объемов банковского кредитования соответственно снижению процентных ставок и, в свою очередь, приводит к необходимости увеличения денег в обращении [7, 51].

В этой связи важное значение имеет то, каким образом будет осуществляться увеличение денежной массы в обращении. Если деньги перейдут сразу в доходы населения в результате увеличения социальных выплат и оплаты труда, то это приведет к инфляции с незначительным временным лагом. Если деньги перейдут в распоряжение импортеров, то это приведет к ослаблению национальной валюты и т. д. Наиболее рациональным является такой способ «качественного» увеличения денежной массы, который стимулирует экономический рост и направлен на финансирование инвестиционных проектов. При этом под «качественным» ростом подразумевается рост монетизации в первую очередь за счет расширения среднесрочных и долгосрочных активов денежного предложения, при наличии достаточного уровня сбережений населения и высокой мотивации инвестировать их, в том числе и в ценные бумаги. В таком случае денежная масса не будет непосредственно направляться на рынок конечной продукции, вызывая повышение

цен, а будет распределяться по каналам финансово-экономической системы посредством финансовых институтов.

Поэтому помимо насыщения экономики деньгами, доступности финансовых услуг и соответственно необходимых объемов инвестиционных ресурсов для хозяйствующих субъектов, необходимо также развитие финансово-кредитных институтов, так как именно через их эволюцию и преобразования происходит становление финансового сегмента. Чем выше уровень развития финансового сектора и его структурных составляющих, тем больше ресурсов для аккумулирования денежных сбережений и возможностей их трансформации в инвестиционные ресурсы.

Когда финансовый рынок достаточно развит, он вызывает доверие у населения и бизнеса, и они ему доверяют свои деньги, тем самым увеличивая денежную базу экономики. В этом случае инфляционное давление от дополнительной эмиссии будет снижаться благодаря перераспределению ресурсов институтами финансового посредничества в производственный сектор и инвестиции. Именно поэтому наиболее высокий коэффициент монетизации наблюдается в странах с развитыми финансовыми рынками (табл. 2.1).

**Таблица 2.1 Показатели монетизации, инфляции и капитализации экономик ряда стран в 2023 г.**

Страна	Уровень монетизации экономики, %	Банковский кредит частному сектору, % от ВВП	ВВП на душу населения, долл. США	Уровень инфляции, %
<b>Развитые страны</b>				
США	76,3	49,8	65020,3	4,1
Япония	197,1	120,7	37079,1	3,3
Великобритания	110,6	120,8	47005,1	6,8
Франция	85,9	109,3	38975,5	4,9
Германия	89,3	82,5	42878,8	5,9
Австрия	86,6	83,9	45851,7	7,8
Швейцария	187,7	170,4	89942,5	2,1
Италия	85,9	63,5	33774,0	5,6
<b>Развивающиеся страны</b>				
Таиланд	131,3	119,1	6384,8	1,2
Малайзия	121,5	117,1	11691,3	2,5
Южная Корея	144,3	176,1	34121,0	3,6

Сингапур	114,9	129,1	65422,4	4,8
Индия	76,3	50,1	2239,2	5,6
ЮАР	57,3	58,1	6006,4	6,1
Бразилия	50,4	71,6	9032,1	4,6
Китай	220,8	194,6	12174,0	0,2
<b>Государства СНГ</b>				
Беларусь	35,0	24,1	6482,8	5,0
Азербайджан	36,1	22,1	5674,4	8,8
Армения	54,5	53,3	5566,3	2,0
Казахстан	32,1	24,1	11700,8	14,7
Киргизия	41,5	20,6	1263,9	10,8
Молдова	43,7	20,8	3685,2	13,4
Россия	65,8	54,2	10420,5	7,4
Узбекистан	26,5	38,8	3604,1	11,4
Таджикистан	45,7	11,8	1441,2	3,8

Источник: The Global Economy. URL:  
<https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/GDP>

per\_capita\_PPP// (дата обращения: 10.01.2025); Рейтинг стран по денежной массе M2. URL: <https://take-profit.org/statistics/money-supply-m1/> (дата обращения: 10.01.2025); Международный Валютный фонд, международная финансовая статистика и файлы данных. [Инфляция, потребительские цены \(годовые %\). URL: https://data.worldbank.org/ indicator/FP.CPI.TOTL.ZG](https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG) (дата обращения: 10.01.2025); Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные данные за 2023 год. Статистический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2024. – С. 53. Статистический банковский бюллетень. Национальный банк Таджикистана, 2023. – № 12 (341) – С. 8, 17.

Согласно данным табл. 2.1, высокий уровень монетизации экономики не обязательно вызывает рост инфляции, а в ряде стран, таких как Япония, Канада, Малайзия, Сингапур и Китай, наблюдается даже дефляция.

При этом в развитых и активно развивающихся странах можно отметить высокие показатели ВВП на душу населения при высокой монетизации, что свидетельствует об устойчивой динамике экономического роста на основе достаточного финансово-инвестиционного обеспечения реального сектора экономики [6, 12].

Парадокс отсутствия инфляции при высоком уровне монетизации экономики и постоянном наращивании денежной массы объясняется высокой степенью

поглощения «избыточной», вновь вовлекаемой в экономику и генерируемой в процессе кредитно-инвестиционной мультиликации денежной массы. Высокая адсорбционная способность данных экономик обусловлена наличием ряда факторов:

1) хорошо развитая финансовая система, в том числе банковская. Страны первой группы – это страны, на территории которых функционируют крупнейшие мировые и региональные финансовые центры, т. е. для них характерны высокоразвитые финансовые рынки и банковская система. Финансовая система должна обеспечивать эффективную передачу финансовых ресурсов от домашних хозяйств субъектам хозяйственной деятельности и финансовым посредникам. При их отсутствии или недостаточной развитости денежные ресурсы непосредственно направлялись бы на потребление, создавая тем самым инфляционное давление в экономике;

2) высокий уровень рыночной капитализации, определяющий высокий спрос на деньги для осуществления финансовых операций. В развитых странах денежная масса используется, в том числе, и для обслуживания сделок с финансовыми активами, что отражает показатель капитализации рынков;

3) незначительная доля наличных денег в структуре денежной массы, что обусловлено отсутствием существенного теневого сектора экономики.

В странах постсоветского пространства, наоборот, на данный момент имеет место невысокий показатель ВВП на душу населения и низкий уровень монетизации экономики. При этом ряд экономистов считает, что уровень монетизации переходных экономик должен быть не менее 70-80%, что позволит им, с одной стороны, поддерживать необходимые темпы роста экономик, а с другой - установить баланс между инфляцией и экономическим ростом.

Монетизация же экономики Таджикистана в разы меньше, чем в развитых странах. Однако имеет место неуклонный рост денежной массы в отечественной экономике, хотя уровень монетизации остаётся пока ещё недостаточным, принимая во внимание стоящие на повестке дня стратегические задачи по индустриально-инновационному развитию экономики нашей республики.

Уровень монетизации экономики Таджикистана, недостаточный для поддержания устойчивых темпов экономического роста, объясняется воздействием ряда отрицательных факторов.

Во-первых, это структура денежной массы, для которой характерна высокая доля наличных денег.


Во-вторых, это асимметрия в развитии финансового рынка, поскольку процесс развития банковского сектора существенно опережает фондовый сегмент. Это обусловило отсутствие эффективных финансовых структур и инструментов, способных поглотить излишнюю инфляционную денежную массу.

Однако изменения в денежной массе Таджикистана в целом соответствуют общемировым тенденциям в монетарной сфере, однако достигнутые значения основных показателей пока не являются достаточными и требуют дальнейшей корректировки.

В настоящее время архитектура финансового сектора Таджикистана представлена в большей степени банковским сектором, который превалирует над небанковским финансовым сегментом. Поэтому вклад финансового сектора в ВВП в республике в первую очередь зависит от действий ключевых игроков – коммерческих банков, на которых возложена функция финансового посредничества.

В нашей республике, по данным Национального банка Таджикистана за период с 2014 по 2023 год, среднее значение индикатора «Отношение активов кредитных финансовых организаций к ВВП» составило 30,28 %. При этом, минимальный размер данного показателя за рассматриваемый период – 19,95 %


(2022 г.), а максимальный в размере 38,86 % был достигнут в 2016 году (см. рис. 2.1.).



**Рис. 2.1. Отношение активов кредитных финансовых организаций к ВВП (%) в Таджикистане в национальной валюте за период 2014-2023 гг.**

**Источник:** Статистический банковский бюллетень Национального банка Таджикистана. – 2018. – №12. – С.77; 2019. – № 12. – С. 84; 2020. – № 12. – С. 83; 2021. – № 12. – С. 24; 2022. – № 12. – С. 23; 2023. – № 12. – С. 23.

На представленной диаграмме видна регрессирующая динамика показателя «Отношение активов кредитных финансовых организаций к ВВП» в Таджикистане. Причиной данной ситуации является ряд факторов объективного и субъективного характера. К ним можно отнести относительно небольшой размер банковского сектора, подверженный давлению со стороны внутренних и внешних рисков, снижение степени доверия со стороны вкладчиков, ограниченный доступ к кредитно-инвестиционным ресурсам вследствие имеющих место высоких процентных ставок по кредитам, жестких требований по залогу, а также высокий уровень концентрации в банковском сегменте. Последний из указанных факторов является причиной повышения процентного спреда, что, в свою очередь, не благоприятствует доступности кредита для хозяйствующих субъектов и ускорению устойчивого роста национальной экономики. «С учетом склонности показателей процентного спреда и чистой процентной маржи к инерционности и конвергенции к значениям, характерным для более развитых стран, повышательное воздействие на спред и маржу оказывают низкие темпы роста экономики, более высокий уровень концентрации банковской системы и меньшие масштабы развития финансового сектора» [5, 13-14]. На рис. 2.2. представлена динамика данного показателя за период 2012-2023 гг.



**Рис. 2.2. Спред между %-ми ставками кредитов и депозитов в Таджикистане в национальной валюте за период 2012-2023 гг.**

**Источник:** Статистический банковский бюллетень Национального банка Таджикистана. – 2018. - № 12. – С. 69-70; 2019. - № 12. – С. 75-76; 2020. - № 12. – С. 71, 73; 2021. - № 12. – С. 67, 69; 2022. - № 12. – С.69, 70; 2023. – № 12. – С. 70, 72.

Как видно из рис. 2.2., среднее значение показателя спреда между процентными ставками кредитов и депозитов в Таджикистане в национальной валюте за период 2012-2023 гг. составило 23,61 процентного пункта при минимальном значении в размере 20,03 процентного пункта в 2012 году и максимальном значении в размере 27,65 процентного пункта в 2017 году. Это самый высокий показатель среди стран постсоветского пространства. Так, по данным Всемирного банка, по состоянию на 31.12.2023 г., в Азербайджане спред между процентными ставками на кредиты и депозиты составлял - 5,31, в Армении - 4,02, в Республике Беларусь - 5,11, в Грузии - 1,92, в Кыргызстане - 17,80, в Молдове - 5,36, в России - 4,05, в Узбекистане - 4,13, в Украине - 9,77 %-х пункта.

В развитых и активно развивающихся странах данный показатель, как правило, небольшой, что способствует эффективному взаимодействию банковского сегмента с реальным сектором экономики. Так в Канаде – 2,60, в Японии – 0,67, в Норвегии – 2,91, в Китае – 2,85, в Израиле – 2,52 %-х пункта [3].

Спред между процентными ставками по кредитам и обязательствам банков в национальной валюте считается одним из ключевых индикаторов финансового сектора и применяется для характеристики эффективности финансовых институтов. Когда он слишком велик, его обычно считают значительным препятствием для расширения и развития финансового посредничества, поскольку низкая доходность по депозитам препятствует привлечению потенциальных вкладчиков, а высокие ставки по кредитам ограничивают финансирование потенциальных кредитополучателей, тем самым уменьшая инвестиционные возможности и, следовательно, потенциал роста экономики.

Процентный спред между ставками по кредитам и ставками по обязательствам банков в национальной валюте и чистая процентная маржа банков в Таджикистане велики в сравнении со многими другими странами. Вместе с тем есть возможности для их снижения за счет повышения эффективности работы

госпредприятий и экономики в целом, снижения уровня концентрации банковского сектора, дальнейшего сокращения инфляции и повышения доверия к национальной валюте.

Развитие же пропорционально развитого отечественного финансового рынка и развитие его инфраструктуры, позволит расширить возможности аккумулирования и распределения денежных ресурсов для обеспечения потребностей устойчивого долгосрочного экономического роста.

В заключение можно отметить, что экономика Таджикистана в 2023 году продемонстрировала устойчивый рост и адаптацию к меняющимся мировым экономическим условиям. Решение стратегических задач по реализации индустриально-инновационного сценария развития отечественной экономики, способствует, в свою очередь, диверсификации отраслевой структуры реального сектора, развитию финансового рынка, создающего основу для повышения монетизации, являющейся одним из основополагающих факторов финансово-инвестиционного обеспечения дальнейшего экономического развития страны.

### **Литература**

1. Алимов, А. Л. Масъалаҳои такмили асосҳои методологӣ ва методии арзёбии рушди инноватсионии минтаҳаҳои кишвар / А. Л. Алимов // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2021. – №. 4-1. – Р. 186-192. – EDN WPZYZQ.
2. Баликоев В.З. Уровень монетизации экономики России: поиск оптимума. Вестник НГУЭУ, 2017. – № 1. – С. 118-133.
3. Всемирный банк. Страны МБРР Спред процентных ставок // Cbonds. - Текст: электронный. - 2023. URL: <https://cbonds.ru/indexes/72759/> (дата обращения: 10.01.2025).
4. Кондратенко М.А., Бердышев А.В. Проблема роста коэффициента монетизации экономики России в современных реалиях: основные факторы и перспективы. Вектор экономики. – 2017. – № 12 (18). – С. 80-90.
5. Мирончик Н., Левихина А. Процентный спред и чистая процентная маржа банков в Беларуси // Банкаўскі веснік. – 2019. - № 17. – С. 12–16.
6. Назаров, Д. Т. Влияние глубины финансового сектора на формирование устойчивого экономического роста в Таджикистане / Д. Т. Назаров // Экономика Таджикистана. – 2023. – № 2. – С. 9-16. – EDN OLGIAH.
7. Назаров, Д. Т. Теоретико-методологические основы исследования влияния инновационного потенциала на динамику экономического роста в условиях переходной экономики / Д. Т. Назаров // Экономика Таджикистана. – 2024. – № 1. – С. 49-58. – EDN LLYTZQ.
8. Рахимзода, Ш. Приоритетные направления экономической науки в реализации стратегических документов национального развития / Ш. Рахимзода, Ш.Ш. Базаров // Таджикистан и современный мир. – 2019. – № 5(68). – С. 144-150. – EDN NHOXWG.
9. Садков, В. Г. О целевых ориентирах уровней монетизации экономики и инфляции с позиции конечных результатов развития общества / В. Г. Садков, И. Е. Греков // Общество и экономика. – 2008. – №5. – С. 3-22.
10. Холбообоев, Ф. С. Некоторые вопросы системы оценки инвестиционных проектов и проблемы развития финансовых рынков / Ф. С. Холбообоев, А. Л. Алимов // Экономика Таджикистана. – 2024. – № 1. – С. 95-104. – EDN UARHFO.

**Назаров Д.Т.**

**БАЪЗЕ ЧАНБАЛОИ ТАъСИРИ АМРИ МОЛИЯВЙ  
БА ДИНАМИКАИ РУШДИ ИҚТИСОДӢ**  
**Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон**

*Дар маҳола масъалаи вобастагии динамикаи рушди иқтисодӣ аз рушди баҳии молиявӣ тавассути таҳлили таъсири амиқи молиявӣ ба рушди иқтисодӣ тадқиқ карда шудааст. Бо дарназардошти таҷрибаи пешрафтаи хориҷӣ зарурати рушди ҳамаҷонибаи баҳии молиявӣ ҳамчун шарти муҳимтарин барои рушди саноатӣ ва инноватсионии иқтисодиет дар Тоҷикистон асоснок карда шуд.*

**Калидвоҷаҳо:** рушди иқтисодӣ, рушди иқтисодӣ, баҳии молиявӣ, амиқи молиявӣ, меъмории баҳии молиявӣ, капитализатсияи иқтисодиет, рушди саноатӣ-инноватсионӣ, коэффициенти монетизатсия, захираҳои сармоягузорӣ.

**Nazarov D.T.**

**SOME ASPECTS OF THE IMPACT OF FINANCIAL  
DEPTH ON THE DYNAMICS OF ECONOMIC GROWTH**

**Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan**

*The article examines the problem of the dependence of the dynamics of economic growth on the development of the financial sector by analyzing the impact of financial depth on economic development. Taking into account the progressive foreign experience, the necessity of the integrated development of the financial sector as the most important condition for the industrial and innovative development of the economy in Tajikistan is substantiated.*

**Keywords:** *economic growth, economic development, financial sector, financial depth, architecture of the financial sector, capitalization of the economy, industrial and innovative development, monetization coefficient, investment resources.*

**Сведения об авторе:**

**Назаров Дмитрий Талбакович** – к.э.н., ведущий научный сотрудник Отдела теоретических исследований и международных экономических отношений ИЭД НАНТ, Республика Таджикистан, 734024, г. Душанбе, ул. Айни 44. E-mail: nazarov.dt@yandex.ru.

**ТАЧРИБАИ ҶАҲОНӢ РУШДИ ФАҶОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР  
МИНТАҚА ВА РАҶОБАТПАЗИРИИ ОНҲО**

*Комплекси агросаноатии институти иқтисодиёт ва таҳқиқи системавии  
кишоварзии АИКТ,*

*Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон*

*Мусаллам аст, ки рушди инноватсионии минтақаҳо барои дилҳоҳ кишвари дунё  
омили асосии раҷобатпазир гардиданни иқтисодиёти онҳо ба ҳисоб меравад. Илова бар  
ин рушди инноватсионии минтақавӣ ба инкишифи истеҳсолоти минтақавӣ (натанҷо  
дар доҳили кишвар балки берун аз он) таъсир расонида, дар натиҷа, шароити  
иҷтимоию иқтисодии сокинони минтақа беҳтар мегардад. Ҳамзамон, дараҷаи  
даромаднокии аҳолӣ мӯътадил гашта, дараҷаи дастрасии молу маҳсулот ва шугли  
пурра таъмин мегардад. Рушди инноватсионии минтақаҳо аз рушди инноватсионии  
фаҷолиятҳои соҳибкорӣ оғоз мегардад, ки ин дар таҷрибаҳои давлатҳои тараққикарда  
исботи худро ёфтааст. Дар мақолаи мазкур рушди инноватсионии таҷрибаҳои ҷаҳонӣ,  
маҳсусан давлатҳои Африқои таҳлили худро ёфтааст.*

**Калимаҳои қалиди:** рушди инноватсионӣ, шугли пурра, таҷрибаи ҷаҳонӣ,  
минтақаҳо, истеҳсолоти минтақавӣ, раҷобатпазир, истеҳсолот, нағониҳои  
инноватсионӣ.

Мағҳуми «инноватсия» асри нуздаҳум дар авчи инқилоби дуюми илмию  
техникӣ пайдо шудааст. Ба ҳамагон маълум аст, ки инқилоби яқум ин аз давраи ихтирои  
мошини буғӣ оғоз гардида буд. Пас аз инқилоби яқуми илмӣ-техникӣ бисёр одамони  
ташаббускор фаҳмиданд, ки илм метавонад даромади назаррас ба даст оварад, чунки  
маҳс илм инқилоби яқуми техникиро ба вучуд оварда, корҳои одамонро садҳо маротиба  
осон намуд. Аз ин лиҳоз, барои кори пурмаҳсули олимон тамоми шароит муҳайё карда  
шуд ва ба он маблағгузориҳои ҷиддӣ оғоз гардида. Натиҷаи кори олимон хуб гардида,  
шароити хуби зиндагонӣ ва ҳосилнокии баланди корӣ низ ба миён оварда шуд. Давоми  
якчанд даҳсола пароҳод ва роҳи оҳан, генераторҳои электрики ва муҳарикҳои бо  
сузишворӣ ҳаракатқунанд, аксбардорҳо ва ғайра дигар ихтироъ карда шуданд. Ҳамзамон,  
одамони сарватманд, бонқдорон, сармоядорон, озмоишгоҳҳо ташкил  
намуда, дар он «ақлҳои» беҳтарин ва олимонро ҷамоварӣ намуда, барои ихтироъ ва  
ноилгардидан ба ҳадафҳои нав шароит муҳайё намуданд. Бовуҷуди оне, ки ҳарачоат ба  
илм зиёд гардида бошад ҳам, натиҷаи он садҳо ва ҳатто ҳазорҳо маротиба зиёдтар бар  
мегашт.

Ҳамин тавр дар истеҳсолот «инноватсия» ва мағҳуми он ба вучуд омад, ки дар  
забони лотинӣ «In novatio» ва тарҷумаи он ба маънои аслӣ, «ба сӯйи навсозӣ» фаҳмида  
мешуд. Ҳамзамон бисёре аз коршиносон инноватсияро бо истилоҳҳои «ихтироъ» ва  
«беҳсозӣ» алоқаманд мекунанд. Бо вучуди ин, як фарқияти муҳими дигар низ вучуд  
дорад, яъне «инноватсия» таърифи фарогирттар аст. Ҳамзамон ихтирооти инноватсионӣ  
аз раванди пешина ба он фарқ мекард, ки дар ин истеҳсолоти инноватсионӣ навгонӣ  
дида мешавад ва он ба кулий аз воситаҳои истеҳсолоти пешина фарқ намуда ҳосилнокии  
баланди корӣ ва самаранокии бештарро доро мебошад [6].

Масалан, барои гарм кардани об, пеҷҳои электронӣ ихтироъ гардида буд, аммо  
дар қадом муҳлат он мечӯшад ва ё ба қадом миқдор гарм кардани онро худи инсон идора  
мекард. Акнун дар раванди истеҳсолоти инноватсионӣ ҳангоми ҷӯшидани об худи  
обҷӯшон огоҳ мекунад ё худи печашро хомуш мекунад, ки инро метавон навоварӣ

номид, зеро маҳсулоти нав дарҳол аз муваффақияти тичоратӣ баҳравар аст. Дар ин маврид сарфай нерӯи гармидихӣ ва сарфай вақти одам ба вучуд меояд, зеро он арзиши баланди амалиро дар раванди истеҳсолот ба миён меорад. Ҳамин тавр, ҳар як ихтироъ ё такмили додашуда (масалан, тағиیر додани таҷхизот) танҳо дар сурате навоварӣ ба ҳисоб меравад, ки он ба ҷараёни истеҳсолот доҳил шуда, самараи намоёни иқтисодӣ оварад.

Истилоҳи «инноватсия» бори нахуст дар илм аз ҷониби иқтисодшиноси маъруф Ҷозеф Шумпеттер ҳамчун тағиирот бо мақсади татбиқ ва истифодаи навъҳои нави молҳои истеъмолӣ, воситаҳои нави истеҳсолӣ ва нақлиёт, бозорҳо ва шаклҳои ташкили саноат истифода шудааст. Дар ибтидои асри 20 иқтисодшиноси маъруф Ҷозеф Шумпеттер «назарияи навоварӣ»-ро таҳия кард, ки тибқи он навоварӣ на танҳо як навъ такмил ё ихтироъ, балки воситай ба даст овардани фоида мебошад [1].

Бовучуди назарияҳои дар боло зикр гардида, ҳануз дар адабиёти илмӣ таърифҳои инноватсия хеле зиёданд. Дар шакли абстрактии худ таърифи инноватсияро профессори англис В.Р. Спенсер чунин шарҳ медиҳад: «Инноватсия як ҷизи комилан нав дар вазъияти мушаххас аст, ки онро пас аз дарк кардан истифода бурдан мумкин аст» [2]. Сарфи назар аз абстрактии худ, ин таъриф се ҷузъи муҳимро дар бар мегирад:

- навоварӣ як падидай навест барои одамоне, ки ба ин падидай алоқаманданд;
- навоварӣ падидай навест, ки инсон дарк мекунад;
- навоварӣ як падидай навест, ки онро бевосита истифода бурдан мумкин аст.

Муносабати муайян кардани инноватсия аз ҷониби муҳаққиқони рус низ мушаххас гардидааст. Мағҳуми «инноватсияро» ба ақидаи олимони рус ба монанди А.Кулагин ва В.Логинов чунин мешуморанд, ки назар ба мағҳуми «технологияи нав», ки дар кишварҳои тараққикарда васеъ истифода бурда мешавад. Навоварӣ инноватсияҳо, навовариҳо дар соҳаҳои истеҳсолӣ, институтионаӣ, молиявӣ, илмию техникӣ ва ғайра ба ҳисоб меравад[4].

Бо дарназардошти оне, ки инноватсияи дар ташкилот, корхона ё истеҳсолот самаранокии баланд медиҳад, аз нуқтаи назари макроиқтисодӣ низ бояд таҳлил гардад. Он бояд барои шароитҳои макроиқтисодӣ дар ҳар як кишвар самара дода навовариҳо аз ҷараёни пешина фарқ қунад ва таъсири бадаш ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ нарасад. Аз ин лиҳоз, коршиносон чунин мешуморанд, ки дар ин раванд инноватсияро ба ду меъёри зерин фарқ карда шавад.

- ҷаҳиши сифатӣ дар сатҳи рушди технологӣ дар натиҷаи ихтироъ (меъёри навоварӣ);
- афзоиши назарраси оқибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ дар натиҷаи ҷорӣ ва истифодаи маҳсулоти инноватсионӣ, ки меъёр ва татбиқи истифодаи технологияи инноватсиони рушди иқтисодиёти босуботро таъмин намояд.

Барои дар амалия татбиқ намудани инноватсия дар дилҳоҳ раванд мебояд, ки ҳатман таснифи умумӣ (анъанавӣ), ки аз рӯйи марҳалаҳои рушди инноватсионӣ асос ёфтааст, таҳлил намоем.

Аз ҷадвали зер ба мо маълум мегардад, ки инноватсия дар фарогири тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим барои одамон мешавад. Дар натиҷаи ба амал баровардани истеҳсолоти инноватсионӣ як қатор соҳаҳои муҳим аммо қӯҳна аз байн мераванд. Аммо дар ин маврид вобаста ба талаботи минтақа ҷараёни инноватсиониро амалӣ намудан лозим аст. Чунки татбиқи ҷараёни инноватсионӣ метавонад ба дараҷаи нарҳ ва сифати маҳсулот таъсир расонад. Аммо дар баъзе аз минтақаҳо (маҳсусан минтақаҳои дурдасти Ҷумҳурии Тоҷикистон) гузариш ба раванди инноватсионӣ метавонад баракс боиси мушкилгардии дараҷаи зиндагонии аҳолӣ гардад. Чунки татбиқи инноватсия пеш аз ҳамма, илм ва технологияро талаб мекунад.

**Чадвали 1. Таснифи умумии (анъанавии) инноватсия ва намдуҳои он**

<b>№</b>	<b>Меъёри таснифот</b>	<b>Намудҳои инноватсия</b>
1.	Ҳамчун манбаи идеяҳо барои навоварӣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– кашфиёт, андешаи илмӣ, назарияи илмӣ ва дигар падидаҳо;</li> <li>– ихтироъ, силсилаи ихтироот, иҷозатнома;</li> <li>– таклифҳои ратсионализаторӣ ва дигар.</li> </ul>
2.	Навъи инноватсия. Навоварӣ дар мавод,	<ul style="list-style-type: none"> <li>– шакли моддӣ метавонад шакли маҳсулот, сохтор ё дастгоҳ, система ва механизми онро гирад;</li> <li>– технология, роҳу усул, техника;</li> <li>– ҷавҳари моддӣ, модда;</li> <li>– организмҳо, растаниҳо;</li> <li>– соҳтмон, биноҳо, иншоотҳо, ва дигар;</li> <li>– маълумот оид ба маҳсулот (лоиҳа, тадқикот, рушд) хизматрасонӣ</li> </ul>
3.	Истеъмолкунандагон дар ҷараёни тадқиқоти илмӣ ва истехсолот дар саноат, нақлиёт, алоқа ва ҳочагии кишоварзӣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– тадқиқоти илмӣ ҷараёни дигаргуниҳои соҳа мебошад, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, таҷрибаҳои-конструкторӣ ва коркарди технологӣ (минбаъд - КИТТККТ);</li> <li>– техникӣ ё ҳурокворӣ — боиси тағир ёфтани технологияи ҷараёни омоданамои ҳурокҳо, ки боиси рушди тиҷорат гардида истеъмолкунандагонро қонеъ мегардад;</li> <li>– технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ истеъмолкунандагон;</li> <li>– маркетинг, ки боиси тағиирот дар таҳқиқоти бозор мегардад;</li> <li>– таъминоти моддию техникӣ боиси тағиироти ташкилот мегардад, нақлиёт, таъминот ва фурӯш;</li> <li>– ташкилию идоракунӣ боиси дигаргуниҳо дар соҳторҳои институтионалий ва системаҳои идоракунӣ;</li> <li>– тағиир додани шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ барои фаъолияти корхона;</li> </ul>
4.	Талабот дар соҳаи хизматрасонӣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– илм;</li> <li>– ҳурокворӣ;</li> <li>– варзиш ва сиёсати ҷавонон;</li> <li>– фарҳанг ва дигар намоишҳо;</li> <li>– хизматрасониҳои ҳуқуқӣ ва хифзномудан;</li> <li>– сайёҳӣ;</li> <li>– тиҷорат;</li> <li>– хизматрасониҳои молявӣ ва ғайра.</li> </ul>
5.	Аз нуқтаи назари навоварии маҳсулоти навоварона ва хизматрасониҳоро метавон ба онҳое, ки дорои ҳусусиятҳои ба ҳуд хос доранд, тақсим гарданд	<ul style="list-style-type: none"> <li>– навоварии ҷаҳонӣ;</li> <li>– навоварии доҳили як давлат;</li> <li>– навоварии соҳавӣ;</li> <li>– навоварӣ дар фирмаҳо;</li> <li>– васеъ намудани ҳатти ҷории маҳсулот, сабади маҳсулот ва хизматрасонӣ;</li> <li>– маҳсулот ва хизматрасониҳои нав вобаста ба муҳити зисти аҳолӣ;</li> <li>– молҳо ва хидматҳо бо ҷойгиркунии дубора бо кам кардани ҳароҷот (навовариҳои истехсолӣ)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– фаромилӣ;</li> <li>– иқтисодиёти миллӣ;</li> <li>– минтақавӣ;</li> </ul>

6.	Навовариҳои миқёси калондошта	– комуналӣ; – дар ҳудуди итиходияҳо; – дар доҳили ташкилот; – дар ҳудуди ташкилот;
7.	Ҳаҷми таъсири инноватсия	– иқтисодиёти ҷаҳонӣ; – иқтисодиёти миллӣ; – иқтисодиёти соҳавӣ; – иқтисодиёти маҳалӣ;
8.	Суръати амалигардии инноватсия	– зуд рушд ёбандা; – оҳиста рушд ёбанда; – оҳиста-оҳиста пажмурда мешавад.
9.	Марҳалаҳои давраи ҳаёти инноватсионӣ	– тадқиқот; – инкишоф; – истеҳсолоти саноатӣ; – маркетингӣ; – логистикӣ; – омехташуда; – гурӯҳбандӣ; – хизмат;
10.	Мувофиқат ва дигаргунҳои амиқ	– радикалӣ ё асосӣ; – беҳбуниҳо; – тағирот ё ҳусусӣ;
11.	Бо пай дар пайи	– кушода; – бастани навоварӣ як қатор соҳаҳои саноат; – иваз кардан; – бекор кардан;

*Сарчаима: таҳияи муалиф дар асоси маълумот аз адабиёти [5].*

Истеҳсоли технологияҳои инноватсиони бошад бештар якчанд давлатҳои пешрафта бар душ доранд, ки пеш аз ҳамма дар он ҷойҳо илм ва технология ба дараҷаи баланд рушд кардааст. Аз гурӯҳбандии инноватсия ба мо аён мегардад, ки инноватсия технологияест, ки технологияи муқарраршуда ва аллакай таҳияшударо иваз меқунад. Он бо ҳуд маҳсулоти нав ва хидматҳои нав меорад, ки онҳо дар тамоми ҷузъи тиҷорати инноватсионӣ тағйироти куллиро ба амал меорад.

Аз тарафи дигар назар намоем инноватсия дар рушди иҷтимоии минтақаҳо саҳми назаррас дорад. Якум ин, ки инноватсия як канали амаликунандай амалигардонии комёбихои тафаккури инсон, натиҷаҳои илмию техникӣ буда, ба интеллектуализатсияи фаъолияти меҳнатӣ ва баланд бардоштани шиддатнокии илмии он мусоидат меқунад. Дуюм, аз ҳисоби навоварӣ доираи молу хизматҳо васеъ шуда, сифати онҳо беҳтар мегардад, ки ин ба афзоиши талаботи ҳар як шаҳс ва умуман ҷомеа ва қонеъ гардонидани ин талабот мусоидат меқунад (қонуни болоравӣ ва тафриқаи ниёз дорад) [6].

Ҳоло бошад дар ҷаҳони мусоир инноватсия ҳамчун воситаи сиёsat ҳамчун роҳи ҳалли мушкилоти гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ баррасӣ мешавад. Инноватсияро натанҳо дар истеҳсолот вобаста ба талаботи рузмарai одамон балки бештар дар соҳаи ҳарбӣ низ истифода мебаранд, ки ин ҳолат боиси то андозае ривоҷ гирифтани масъалаҳои сиёсӣ дар олам мегардад. Татбиқи инноватсия дар дилҳоҳ самт ҳараҷоти ҳудро дорад, ки барои баргардонидани он маблағҳои сарғардида ҳатман истифода бурдани моли истеҳсолгардида ба миён меояд. Аз ин лиҳоз инноватсия дар соҳаи ҳарбӣ дар ҷаҳони имрӯза ба як мусобиқаи яроқ ё ҳарби бавучуд омадааст. Аммо сухан дар

бораи рушди инноватсионии минтақаҳо ба мақсади нигоҳ доштани иқтисодиёти босубот мебошад ва барои татбиқи он бошад ҳатман таҷрибаҳои ҷаҳонӣ лозим меояд.

Дар соли 2022, бори дувоздаҳум, Швейтсария дар раддабандии навовартарин кишварҳо ва қаламравҳои ҷаҳон дар ҷои аввал аст. Баъд аз он ИМА, Швейцария, Британияи Кабир ва Ҳолландия ҷой гирифтанд. Ҷумхурии Мардумии Чин ба даҳгонаи беҳтарин наздик буда Туркия ва Ҳиндустон бори аввал дар қатори 40 пешвоёни беҳтарини кишварҳои инноватсионӣ қарор доранд. Акнун саволе ба миён меояд, ки оё бо омухтани таҷрибаҳои ин кишварҳои пешрафта мо метавонем, ки рушди инноватсионии минтақаҳоро дар Ҷумхурии Тоҷикистон амалӣ намоем? Албатта ба ин фикр мо рози шуда наметавонем, чунки татбиқи дилҳоҳ модели рушдро вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ, иқтисодиёти миллии он кишвар ва дараҷаи даромаднокии аҳолии он ба назар гирифтанд лозим аст. Аз ин лиҳоз, беҳтар мегардад, ки омӯзиши рушди инноватсионии минтақаҳои Африқои Ҷанубӣ ва дигар давлатҳои Африқои (кам маводҳое дида мешавад, ки таҷрибаи онҳоро омухта бошанд) барраси намуда мавриди амал қарор дихем [7].

Дар Африқои ҷанубии Сахара, ки дар он ҷо суботи нисбии сиёсӣ вучуд дорад, тайи даҳсолаи охир фазои сиёсӣ дар минтақа таҳқим ёфт ва ба тағири хукуматҳо тавассути интихоботи демократӣ мусоидат кард. Ҳамин тариқ, китъа дар остонаи аз байн бурдани манфиатҳои ин субот тавассути фаъолиятҳои илм, технология (ИТ) ва инноватсион (І), ки метавонад мушкилоти минтақаро ҳал қунад, рӯ ба рӯ мешавад. Ғайр аз ин муассисаҳо ташкил карда мешаванд, ки на барои омӯзиши назаряҳои техникии анаъанавӣ балки барои омӯзиши технологияи инноватсионӣ равона гардида аст.

Ҳамзамон, навовариҳои молиявӣ ва таъсири онро ба рушди иқтисодӣ метавон аз кори Шумпетер (1934) дидан мумкин аст, ки аввалин маротиба идеяи робитаи фаъолияти инноватсионии иқтисодиёт ва фаъолияти бозорҳои қарзӣ ва сармояро ба миён гузоштааст. Муносибати байни молия, инноватсион ва рушди иқтисодиро беҳтар тавассути дарки табиити инноватсион фаҳмидан мумкин аст. Татбиқи чунин модел дар давлатҳои Африқои Ҷанубӣ дида мешуд ва онҳо бар ин назаранд, ки арзиши инноватсионии молиявии мушахҳас бо устувории он дар бахши молиявӣ муайян карда мешавад, аз ин рӯ арзиши он бо дараҷаи истифода ва дастгирӣ шудани он дар бозор ҷен карда мешавад. Бар асоси ин, инноватсион молиявӣ ҳамчун пайванд байни бахши молиявӣ ва рушди устувор баррасӣ мешавад. Онҳо таҳия ва тавсеаи маҳсулот ва хидматҳои молиявӣ, ҷорӣ намудани равандҳои нав, инчунин ҳамкорӣ бо мизочон ва рушди соҳторроҳои муассисаҳои нави молиявиро ба роҳ монданд. Дар ин кишварҳо қобилияти инноватсионро дар эҷоди тағириоти ғайримоддӣ ва моддии иҷтимоӣ, ки яке аз омилҳои асосии рушди устувор ва фарогирии иҷтимоӣ-иктисодӣ минтақа ба ҳисоб мерафт. Бояд қайд кард, ки инноватсион дорои зарфияти коҳиҷӯ додани фарқияти ракобатпазирӣ ва фарқияти донишҳо байни иқтисодиёти пешрафта ва рӯ ба тараққӣ мебошад. Яке аз самтҳо, ки кишварҳои ин минтақаро ба самти рушд равона менамуд ин тарҳрезӣ кардан ва соҳтани системаи миллии инноватсионӣ (СМИ) бо захираҳои хеле маҳдуди илм ва татбиқи технологияю инноватсион (ТИ) роҳандозӣ намуданд. Мушкилоте, ки дар ин самт ба миён меомад тавассути сиёсатҳо, аз қабили диверсификатсиони иқтисодӣ дар заминai минтақавӣ тавассути захираҳои беназир, ҳусусиятҳо ва бартарии муқоисавии ҷомеаҳо ё кишварҳо ва пеш аз ҳама дар соҳаи молиявӣ таваҷҷӯҳӣ зарурӣ дода мешуданд. Аз он ҷумла он барномаҳе, ки барои амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегӣ равона гардида буданд назорати ҷидди бурда мешуд.

Муҳимтарин муҳаррикҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои пешрафта дар минтақа ин эҷоди дониш ва таъсиси технологияҳои итиллоотӣ инноватсионӣ ба ҳисоб мерафт. Аммо барои татбиқи ин омил ҳуди кишварҳои ин минтақа ба ин комёбихо расида наметавонистанд, чунки бештари аҳолии кишвар бо шакли механикӣ ё дасти фаъолият мебурданд. Аз ин лиҳоз, аъзо будан ба БРИКС ва сармоягузориҳои давлатҳои

дар самти сиёсию ҳарби рақобаткунанда (ИМА, Русия, ЧМЧ), барои густариш додани мавқеи худ дар ин минтақа саҳми калон дорад.

Омӯзиши илму технология дар шакли навтарин ва инноватсионӣ ба миён омад, ки кишварҳои минтақа аз вазъият истифода бурда ба комёбихои баланд ноил гардианд. Аз сабаби оне, ки дар ин кишварҳои суботи сиёсӣ нисбатан ҳукумфармо буда, бо истифода аз таҷрибаҳои пешрафтаи кишварҳо тарақикарда дар муддати 10-15 сол ҳам таҷрибаҳои кишварҳои ғарб ва ҳам кишварҳои шарқро аз худ намуданд. Дар раванди рушди инноватсионии минтақаҳо бешатр қушиш бар он медоданд, ки истеҳсолоти ватани рушд намуда дараҷаи дониши мардуми минтақа афзоиш ёбад.

Дар умум метавон гуфт, ки асоси рушди иқтисодиёти ин кишварҳоро то соли 2000 зиёда аз 83 дарсади ММД-и аз ҳисоби кишоварзӣ, хизматрасонӣ, тичорат, камуникатсия ташкил медод. То ин маврид бештари аҳолӣ дар деҳотхое зиндагони мекарданд, ки инфрасоҳтори зист надошт. Баъд аз солиҳои 2000 асоси фаъолияти иқтисодиёташро тичоратӣ бо арзиши ками иловашуда дар истеҳсолот, нақлиёт ва иваз намудани маҳсулоти воридоти ба содиротӣ, рушди сармоягузорӣ баҳусус дар самтҳои инфрасоҳтору камуналӣ, тичорат, захираҳо, молия ва телекоммуникатсия ба миён омад, ки рушди назарраси иқтисодиро бавучуд овард. Бо мурури замон кишварҳои Африқои ҷанубӣ ба бозори ҷаҳонӣ асосан ҳамчун як таъминкунандаи ашёи хом, аз қабили нафт ва захираҳои маъданӣ, ки нисбат ба соли 2000 дар солҳои 2023 ҷор маротиба афзоиш ёфтааст.

**Ботсвана.** Пешравиҳои илм ва технологияи инноватсионӣ кишвари Ботсванаро ба яке аз кишвари рақобатпазир дар саросари ҷаҳон табдил дод. Мусаллам аст, ки ҳадафи сиёсати ҳукуматро оид ба пешбури технология ва инноватсия ҳамчун воситаи рушди иқтисодӣ ва беҳтар кардани сифати зиндагӣ дар Ботсвана ба таври назаррас дигаргун намуд. Расонидани таъсири мусбӣ ба ҳаёти мардуми тавассути барномаҳои тадқиқотӣ ва коркарди он дар соҳаҳои энергетика, мухити зист, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ (ТИК), электроника, тавонист, ки ин кишварро ба яке аз кишвари рӯ ба тарақӣ мубаддал гардонад.

То солҳои 2001 ин кишвар аз сабаби зиёд будани аҳолии камбизоат ва ҳамзамон соҳаи кишварзии на онқадар тараққи гардида худ Ҳукумати кишвар ба мушкилоти зиёд дучор гардида буд. Маҳз нарасидани чарогоҳҳо ва кам будани зичии аҳолӣ сабабҳои асосии зарурати ба ҳам пайвастани зироаткории табиӣ ва ҷорводори мебошад. Дар раванди кластеркунони ва табдил додани якчанд деҳаҳо ба деҳотҳои калон тавонист, ки қувваҳои корӣ бехуда сарф нагарданд. Дар натиҷа маҳсулнокии меҳнат баланд гардида самаранокии меҳнат беҳтар мегардид.

Мувафақияти дуюми ин кишвар дар он буд, ки баъд аз солҳои 2001 тамоми норасони барқи дар ин минтақа мавҷудбударо аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда таъмин намуд. Бо дарназардошти нарасидани неруи барқ дар кишвар, яке аз лоиҳаҳои тадқиқотии қаблии Марказ ба рушди манбаъҳои алтернативии неру тамаркуз карда буд. Аз ин лиҳоз кишвари Ботсвана бо рушд додани донишу малакаи аҳолӣ ба татбиқи истифодаи манбаъҳои худӣ аз ҷумла неругоҳҳои офтобӣ гузашт.

Сеюм комёбии ин кишвар дар он буд, ки вобаста ба талаботи мардуми минтақа маҳсулоти лозима истеҳсол мекард (чунки дар ин кишвар илм тараққи намуд ва натиҷаи онро якчанд карат зиёд мегирифтанд). Тақрибан 167 миллион нафар дар кишварҳои рӯ ба тараққии Африқо аз ношувавӣ ё маъюбии шунававӣ азият мекашанд, ки имкони таҳсил ва шугли онҳоро маҳдуд менамуд. Дар натиҷа якумин истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва ё талаботи зиёд дошта ин асбобҳои шунававӣ камхарҷ, гарчанде ки дастрасанд, барои шароити ҷамоатҳои камбизоат пешбинӣ шудаанд. Барои ҳалли ин мушкилот, дастгоҳҳои шунававӣ, ки бо энергияи офтоб кор мекунад, истеҳсол кард. Асбоби шунававии камхарҷ дар ёрӣ ба одамони шунавоияшон суст дар Ботсвана ва дар ҳориҷа муваффақияти калон пайдо кард.

Ҳамкорӣ ва ҳалли мушкилоти умумӣ, инчунин рушди шарикии созандай байнамиллалӣ ва қонеъ кардани интизориҳои барномаи Минтақаи тиҷорати озоди Африқо, ки ноил шудан ба он ҳоҳад буд, ба дигаргунсозии технологӣ дар Африқо аз ҷиҳати навовариҳои молиявӣ ва умуман рушди инноватсионӣ мусоидат менамуд.

Маҳсулоте, ки дар Ботсвана таҳия кардааст, эҳтиёҷоти технологиро барои рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии Ботсвана таъмин мекард аз сиёсати дурусти маркетинг ва тиҷорат барои таъмини он, ки одамон воқеан аз ин маҳсулот манфиат мегиранд, вобаста буд. Аз ин рӯ, барои тиҷоратикунӣ равиши инноватсионӣ ва амалиро пеш мебарад. Баъзе аз технологияҳои аввалини он, аз қабили лампаи Масса ва системаи мутамаркази энергияи офтобӣ ба соҳибкорони маҳаллӣ бомуваффақият интиқол дода шуданд. Ин соҳибкорони маҳаллӣ маҳсулотро истеҳсол ва ба бозор меоранд, то ба мардум наздик шаванд. Ҳамзамон яке аз маделҳои асосии рушди Ботсвана ин татбиқи лоихаи неруи офтобӣ, ки сифати зиндагии аҳолии камбизоатро беҳтар кард ва ба рушди ҷомеаи тиҷорати маҳаллӣ мусоидат кард. Ҳоло бо Корпоратсияи энергетикии Ботсвана дар бораи стратегияи миллии неругоҳҳои офтобӣ лоихаҳои гуногун фикр менамояд. Пешсафӣ дар истифодаи илм ва технологияи инноватсионӣ барои табдил додани Ботсвана ба як қишвари рақобатпазир дар саросари ҷаҳон кумак намуда аст[8].

Ба ҳамин монанд метавон гуфт, ки дигар давлатҳои қитъаи Африқо моделҳои рушди худро таҳия намуданд. Масалан, давлати Сенегал низ бист сол қабл яке аз биёбонҳое буд, ки тасавури кас намеомад то ба як давлати рақобатпазир мубаддал гарданд. Якумин сабаби рушди ин қишварҳои ин истифодаи самараноки сармоягузориҳои давлатҳои абарқудрат буд, ки ҳар яке меҳостон мавқеи худро пайдо кунанд. Дуюм татбиқи барномаҳои инноватсионӣ мебошад, ки пешравиҳои илмию технологиро ба миён гузош ва маблағгузориҳо ба ин самт фоидай якчанд қартина зиёдро ба бор овард. Сеюм бошад ин истифодаи неруи барқароршаванд аз ҷумла неруи офтоб. Вобаста ба зиёд будани ин неру талаботи мардумро бештар ба молу маҳсулоте, ки ба неруи офтоб фаъолият менамуд ба миён гузошт.


Мушкилоти дигаре, ки дар Сенегал авалиндарачаина шуморида мешуд ин афзоиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ буд. Аз ин лиҳоз, қарор қабул карда шуд, ки ҳаритаи камбизоатӣ ташкил намуда он минтақаҳои сатҳи камбизоатӣ зиёд буд дар он ҷойҳо корхонаҳои истеҳсолӣ таъсис доданд. Бо ин васила мардуми камбизоате, ки бекор буданд саравал ба ҷойҳои корӣ таъмин намуд, баъдан ба омӯзиши илму технология ҷалб карданд. Аҳолие, ки қобилияти соҳтани манзил ё ҷизи дигар надоштан бештар дар истеҳсолот кор мекарданду ба илмомузӣ машғул мешуданд. Масалан, онҳо қайд мекунанд, ки сатҳи камбизоатӣ дар дохили Сенегал назар ба пойтаҳти Дакар ва шаҳрҳои соҳилӣ баландтар аст.

Ин раванд имкон дод, ки дар бораи дараҷаи зиндагонии аҳолӣ пурратар ва дурусттар тасаввур карда шавад. Дар натиҷа, натанаҳо сатҳи камбизоатӣ балки сатҳи саводнокии мардум беҳтар гардонида мешуд. Дар муддати даҳ понздаҳ сол натанҳо технологияи инноватсионӣ балки зеҳнҳои сунъи низ рушд намуд. Ба шарофати зеҳни сунъӣ, маълумотҳое, ки тавассути усулҳои анъанавӣ ба даст оварда шудаанд, метавонанд барои таҳияи алгоритмҳои омӯзиши мошинсозӣ истифода шаванд.

Рушди инноватсионии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикситон метавонад ба ҳуд ҳарактери хоса дошта бошанд. Барои рушди инноватсионии минтақаҳои қишвар модели универсалӣ фикр намудан лозим нест. Танҳо беҳтар мегардад, ки натиҷаи барномаҳои рушд пурра амали карда шавад. Чунки он стратегияву барномаҳо, ки мо қаблан қабул намудаем ҳарактери инноватсионӣ доранд ва танҳо амали намудани онҳо барои расидан ба ҳадафҳо рушди босуботи таъмин менамоянд. Пеш аз ҳамма барои рушди инноватсионии минтақаҳо дар қишвар мушкилотҳои асосии мадди назар гирифта шаванд.

Яке аз мушкилоти авалиндарачае, ки ба рушди инноватсионии минтақаҳо таъсир мерасонанд ин ҳолоҳам гаронии андоз маҳсусан дар самти истехсолот мебошад. Рушди инноватсиони ин такмили технологияни наву замонавиро талаб менамояд, ки маблағро талаб менамояд. Ҳамзамон, дар байзе мавридҳо ворид шудан ба бозори молҳои нав (бисёр бозорҳо монополия карда шудаанд ва қоидаҳои бозӣ барои онҳо аз ҷониби якчанд таъминкунандагони калон муқаррар карда мешаванд), мушкил мебошад. Метавон гуфт, ки истехсолоти ватани ҳамеша арзиши баланд дорад нисбат ба маҳсулоти воридотӣ аз хориҷа. Сабаби аввалиш ин набудани технологияни инноватсионӣ ва ба таври анъанавӣ фаъолият намудани онҳо мебошад. Дар натиҷа ҳарочотҳо зиёд буда арзиши маҳсулот баланд мегардад.

Сабаби дигар ин зиёд будани фоизи қарз мебошад, ки барои рушди инноватсионии минтақаҳо мушкилот эҷод менамояд. Ба ҳамагон маълум аст, ки пешравиҳои инноватсиониро аз ҳамма зиёд соҳибкорон амалӣ менамоянд. Фаъолияти соҳибкорӣ бошад, ба мақсади фоида ба даст даровардан мебошад. Аз ин лиҳоз, барои рушди инноватсионӣ намудан ҳатман маблағ зарур мебошад ва барои ин беҳтар мегардад, ки фоизи дастрасӣ қарзӣ барои рушди инноватсионӣ таъмин гардад. Дар умум метавон гуфт, ки рушди инноватсионии минтақаҳо ба якчанд соҳаҳо алоқаманд мебошад, ки дар расми зер нишон дода шудааст.



**Расми 1. Алоқамандии рушди инноватсионӣ бо дигар самтҳо**

*Сарчаима: таҳияи муаллиф дар асоси омӯзии таҷрибаи кишиварҳои Африқо*

Читавре, ки аз расм ба мо маълум мегардад барои расидан ба рушди инноватсионии минтақа ҳатман омилҳои овардашударо ба назар гирифтан лозим аст. Яъне зиннаи аввалин ин оғоз мегардад аз давраи мактабӣ ва баъдан дошигоҳҳои олӣ, ки ин равандҳо боис мегардад зинаи аввали инноватсия таҳқим гардад. Баъдан, баъди мавҷудияти маблағузориҳои лозима барои амали намудани он донишҳои азхудкарда ва дар истехсолот пешниҳод намудани маҳсули зеҳни одамон. Метавон гуфт, ки рушди инноватсионии минтақаҳо оғоз мегардад аз рушди зеҳни аҳолии он.

Дар хулоса метавон ёдовар гашт, ки ташаккули системаи миллии инноватсионӣ, ки таъмин намудани фаъолияти инноватсияро дар миқёси давлат талаб мекунад, рушди иктидори кадрии соҳаи илмию техникӣ, баҳодиҳии фаъолнокии инноватсионии корхонаҳои мамлакат, таъминоти молиявии фаъолияти инноватсионӣ дар кишиварро пешбинӣ мекунад. Аз сабаби он, ки соҳаи инноватсия дар Тоҷикистон танҳо акнун рӯ

ба ташаккул ёфта истодааст, ҳоло омодасозии кадрҳои илмию техникӣ аҳамияти маҳсус пайдо кардаанд Вобаста ба ин, рушди минбаъда ва такмили омодасозии кадрҳои илмӣ тавассути аспирантура, докторантуро ва институтҳои унвонҷӯй зарур аст. Беҳтар мегардад, ки мавзухои илмӣ ва навоварию ихтироотҳо ҳатман дар истехсолот амалӣ гарданд. Беҳтар мегардад, ки дар раванди ҳимояҳои илмӣ пеш аз ҳамма номзад бояд, ки дорои ихтироот ва ё патент гардида бошад. Инчунин, зарурати ташкили омода кардани менечерони фаъолияти инноватсионӣ, ташкили таълим ва такмили ихтисоси ҳайати шахсӣ барои татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди инфрасоҳтори он ба миён меояд. Тоҷикистон аз захираҳои кории зеҳнӣ ғанӣ буда, сармояни назарраси инсонӣ низ дорад. Вазъи баамаломада дар назди мамлакат як қатор мушкилотҳоеро пеш мегузорад, ки дар байни онҳо мушкилоти ба таври самаранок истифодабарии сармояни инсонӣ дар мадди аввал гузошта бояд шавад, ки ба ин масъалаи дар СМР-2030 диққати авалиндараҷаина дода шудааст.

### **Адабиёти истифодашуда**

1. Анинина В.М. Менеджмент инноватсионӣ: Китоби дарсӣ // Тахрир аз ҷониби В.М. Анинина, А. Дагаева. М.: чоп, 2009. 271 с.
2. Гоҳберг. Л. Менеджмент инноватсионӣ: Китоби дарсӣ / С.Д. Ильенкова, Л. Гоҳберг, С.Ю. Ягудин ва дигарон М.: ЯГОНАГ, 2007. 368с.
3. Завлина П.Л. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. П.Л. Завлина, А.К. Казанцева, Л. Э. Миндели. СПб.: Наука, 2008. – 294с.
4. Балабанов. И. Т. Идоракуни инноватсионӣ./ И. Т Балабанов. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 254 с.
5. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент инноватсионӣ: Китоби дарсӣ барои донишгоҳҳо. Нашри 6-уми Санкт-Петербург: Питер, 2008. 448с.
6. Сомонаи интернетии [Что такое инновации: происхождение термина, классификация и примеры \(innovanews.ru\)](#). Санай муроҷиат 16.08.2024.
7. Сомонаи интернетии [Глобальный инновационный индекс 2022 года: самые инновационные страны \(wipo.int\)](#). Санай муроҷиат 17.08.2024
8. [Инновации в Ботсване \(wipo.int\)](#).

**Ятимзода Х.М.  
Раджабов О.Дж.**

### **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОСТИ И МИРОВОЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ**

*Агропромышленный комплекс Института экономики и системных  
исследований сельского хозяйства АИКТ  
Центр стратегических исследований при Президенте Республики  
Таджикистан, Таджикский государственный университет бизнеса*

**Аннотация.** Действительно, инновационное развитие регионов в любой стране мира является основным фактором ее экономического развития. Главный успех инновационного развития регионов можно увидеть, прежде всего, в том, что региональное производство становится конкурентоспособным (не только внутри страны, но и за ее пределами), а также улучшаются социально-экономические условия жизни жителей. регион улучшается. При этом уровень рентабельности будет стабилизирован до уровня доступности существующих товаров и продуктов и обеспечена полная занятость. Инновационное развитие регионов начинается

прежде всего с инновационного развития их предпринимательской деятельности, что подтверждено опытом развитых стран. В данной статье анализируется инновационное развитие опыта мира, особенно стран Африки.

**Ключевые слова:** инновационное развитие, полная занятость, мировой опыт, регионы, региональное производство, конкурентоспособность, производство, инновационные инновации.

Yatimzoda H.M.  
Radjabov O.J.

**THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATION AND GLOBAL  
EXPERIENCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS AND THEIR  
COMPETITIVENESS**

*Agro-industrial complex of the Institute of Economics and System Research of  
Agriculture AICT*

*Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Tajikistan,  
Tajik State University of Business*

*It is true that the innovative development of regions in any country of the world is the main factor of its economic development. The main success of the innovative development of the regions can be seen, first of all, in the fact that the regional production becomes competitive (not only inside the country, but also outside it), and the social and economic conditions of the inhabitants of the region improve. At the same time, the level of profitability will be stabilized to the level of availability of existing goods and products and full employment will be ensured. The innovative development of the regions begins first of all with the innovative development of their business activities, which has been proven in the experiences of developed countries. In this article, the innovative development of the experiences of the world, especially the African countries, is analyzed.*

**Key words:** innovative development, full employment, global experience, regions, regional production, competitiveness, production, innovative innovations.

**Маълумот дар бораи муаллифон:**

**Ятимзода Хуршед Мардон,** номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири шӯбай омӯзиши равандҳои кластеркунонӣ дар комплекси агросаноатии институти иқтисодиёт ва таҳқиқи системавии кишоварзии АИКТ. 734049, Тоҷикистон ш.Душанбе, кӯчаи ҳаёти нав 306, тел.: +901-31-38-68; e-mail: [iesh.tash@mail.ru](mailto:iesh.tash@mail.ru)

**Раҷабов Олимхон Ҷурахонович,** доктор PhD, и.в. дотсент, мудири кафедраи баҳисобигирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ ½. тел.: +992-918-22-20-28; e-mail: [rajabov89tguk@mail.ru](mailto:rajabov89tguk@mail.ru)

**СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ***Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана*

*В статье исследуется динамика инвестиционных потоков в Таджикистане с 2001 по 2022 годы с акцентом на их влияние на экономический рост. Анализируются различные методы моделирования инвестиционных потоков, от традиционной эконометрики до современных подходов, учитывая ключевые факторы инвестиционного решения: темпы прироста валового накопления основного капитала, ВВП на одного занятого, фактическое потребление, источники финансирования, промежуточное потребление, дебиторскую задолженность. В статье сравниваются преимущества и недостатки различных моделей прогнозирования, в том числе, демонстрируется практическое применение модели Харрода-Домара для прогнозирования инвестиционных потоков в Таджикистане. В целях разработки эффективной экономической политики, направленной на стимулирование инвестиций и устойчивый экономический рост в Таджикистане оценивается влияние инвестиционных потоков на рост ВВП, предлагаются рекомендации по использованию различных моделей, включая модели Харрода-Домара, Кобба-Дугласа и модели множественной регрессии.*

**Ключевые слова:** инвестиционные потоки, модели прогнозирования, макроэкономическая динамика, влияние инвестиций, валовое сбережение, валовое накопление, норма сбережений и норма накопления, инвестиции в основной капитал, источники инвестиций в основной капитал, фактическое конечное потребление, промежуточное потребление, дебиторская задолженность предприятий и организаций.

Инвестиции – это не просто финансовые вливания, а катализатор экономического развития, формирующий основу для создания новых предприятий, модернизации инфраструктуры и повышения производительности труда, что, в конечном итоге, улучшает качество жизни населения. Точное прогнозирование инвестиционных потоков становится ключом к успешной экономической политике, позволяя государству и бизнесу принимать взвешенные решения в сфере инвестирования и развития [3].

Глобализация и стремительные технологические изменения привели к усложнению экономических процессов и неэффективности традиционных методов прогнозирования [4]. Поиск новых моделей, способных учитывать многогранные взаимосвязи между экономическими факторами, становится необходимым условием для точного прогнозирования инвестиционных потоков.

Сделаем попытку комплексного анализа современных моделей прогнозирования инвестиционных потоков с оценкой их влияния на макроэкономическую динамику. Разнообразие методологических подходов, от традиционной эконометрики до передовых моделей, рассматривается с акцентом на преимущества и недостатки, практические примеры и рекомендации по эффективному управлению экономической политикой, основанной на точном прогнозировании инвестиционных потоков.

В качестве основы для анализа использовались статистические данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, дополненные

целевыми индикаторами Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. (НСР-2030) [8], что позволило включить в исследование долгосрочную перспективу развития страны. Методологический инструментарий исследования включал: научную абстракцию, анализ и синтез, сравнительную оценку, математическое моделирование и прогнозирование.

В процессе разработки и оценки моделей использовался программный пакет Eviews, позволяющий определить коэффициенты влияния каждого выбранного фактора на зависимую переменную и визуализировать результаты моделирования.

Моделирование и прогнозирование инвестиционных процессов является сложной задачей по нескольким причинам: **во-первых**, динамика инвестиционных потоков характеризуется резкими скачками роста и снижения, что затрудняет выявление устойчивых закономерностей. **Во-вторых**, инвестиционные потоки зависят как от внутренних, так и от внешних факторов, причем эти факторы могут быть как качественными, так и количественными. Если внутренние количественные факторы, как правило, известны и поддаются прогнозированию, то внешние факторы, особенно качественные, моделировать и прогнозировать значительно сложнее. Инвестиционные потоки тесно связаны с доходами населения, рентабельностью предприятий и организаций, а также с способностью населения сберегать свои доходы. Однако эти показатели не всегда отражаются в отчетности и документах с достаточной прозрачностью, что приводит к неточности их отражения в официальных статистических сборниках.

**Таблица 1. Переменные, используемые для моделирования динамики валового накопления**

<b>Переменные, по которым проверяется гипотеза</b>	<b>Условные обозначения</b>	<b>Определение переменных</b>	<b>Порядок стационарности переменных</b>
	<b>y</b>	<b>Темпы роста ВН</b>	ряд стационарен на уровне
	X1	Темпы роста доходов и грантов государственного бюджета, тыс. сомони	ряд стационарен на первой разности
	X2	Темпы роста грантов, тыс. сомони	ряд стационарен на уровне
	X3	Темпы роста расходов государственного бюджета, тыс. сомони	ряд стационарен на уровне
	<b>X4</b>	<b>Темпы роста количества предприятий</b>	<b>ряд стационарен на уровне</b>
	X5	Темпы роста количества государственных предприятий	ряд стационарен на уровне
	X6	Темпы роста количества частных и коллективных предприятий	ряд стационарен на уровне
	X7	Темпы роста прочих форм собственности (включая смешанную собственность, собственность иностранных юридических лиц, граждан и лиц без гражданства)	ряд стационарен на уровне
	X8	Темпы роста ИЗМОС (Изменения запасов материальных оборотных средств)	ряд стационарен на уровне

X9	Темпы роста ИОК (инвестиций в основной капитал), в % к предыдущему году	ряд стационарен на второй разности
X10	Темпы роста ВПВСД (реальной валовой прибыли и валовых смешанных доходов), в % к предыдущему году	ряд стационарен на первой разности
X11	Темпы роста реальной ЗП*ЧЗ, %	ряд стационарен на первой разности
X12	Темпы роста расходов на конечное потребление	ряд стационарен на уровне
X13	Темпы роста убыточных предприятий	ряд стационарен на уровне
X14	Темпы роста прибыльных предприятий	ряд стационарен на уровне

**Источник:** Рассчитано с помощью эконометрической программы EViews.

В ходе исследования нами был построен ряд многофакторных регрессионных моделей. Анализ их стационарности<sup>2</sup> (см. таблицы 1 и 2) показал, что оценка их адекватности могла бы удовлетворить нас, если бы свободный коэффициент С не был таким высоким, поскольку значительно высокие коэффициенты С, по нашему мнению, указывают на то, что в моделях не учтены весомые факторы. Это также объясняется тем, что большое количество ранее выбранных независимых переменных неадекватно влияли на динамику валового накопления. Поэтому необходимо продолжить исследование и рассмотреть другие модели инвестиционных потоков.

Мы моделируем динамику валового накопления. Проведен **регрессионный анализ** влияния выбранных факторов на динамику валового накопления как одного из основных компонентов ВВП Республики Таджикистан.

Следовательно, результаты регрессионного анализа представлены в табл.2.

**Таблица 2. Результаты регрессионного анализа влияния факторов от X1 до X14 на динамику валового накопления (Y) в Республике Таджикистан в период 2001-2022 гг.**

№	Количество факторов	Уравнение регрессии	R <sup>2</sup>	Prob (F-statistic)	Durbin-Watson stat

<sup>2</sup> Чтобы адекватно моделировать и прогнозировать макроэкономические показатели, необходимо привести временные ряды в стационарные ряды. Временной ряд называется стационарным (слабо стационарным) (weak stationary) (в широком смысле), если он обладает постоянной средней и дисперсией, а ковариация зависит только от временного интервала между отдельными наблюдениями.  $E(Y_t)=\mu$ ; 2.  $V(Y_t)=\sigma^2$ ; 3.  $Cov(Y_t, Y_{t+\tau})=E[(Y_t-\mu)(Y_{t+\tau}-\mu)] = \gamma(\tau)$ . После проведения теста единичного корня определяем порядок стационарности временных рядов. Исходя из порядка стационарности временных рядов необходимо выбрать нужную модель.

1.	Все факторы, кроме с X12 по X14 включительно	$Y=(-97,1)+1,99*X1+0,004*X2+(-0,34)*X3+(-2,47)*X4+0,31*X5+2,1*X6+(-0,009)*X7+0,024*X8+0,37*X9+0,81*X10+(-0,84)*X11$	0,80	0,02	1,97
2.	Все факторы, кроме X3, X7, X12 по X14 включительно	$Y=(-106,87)+1,81*X1+0,003*X2+(-3,35)*X4+0,39*X5+2,86*X6+0,03*X8+0,28*X9+0,91*X10+(-0,88)*X11$	0,77	0,009	1,96
3.	Все факторы, кроме X2, X7, X12 по X14 включительно	$Y=(-90,68)+2,05*X1+(-0,29)*X3+(-3,77)*X4+0,43*X5+3,17*X6+0,03*X8+0,36*X9+0,82*X10+(-0,90)*X11$	0,78	0,006	1,74
4.	Все факторы, кроме X7, X12 по X14 включительно	$Y=(-97,1)+1,99*X1+0,004*X2+(-0,35)*X3+(-2,52)*X4+0,31*X5+2,14*X6+0,02*X8+0,37*X9+0,8*X10+(-0,84)*X11$	0,80	0,01	1,98
5.	Все факторы, кроме X3, X7, X12 по X14 включительно	$Y=(-86,77)+1,73*X1+(-0,003)*X2(-2)+(-3,6)*X4+0,43*X5+3,05*X6+0,03*X8+0,25*X9+0,87*X10+(-0,89) *X11$	0,82	0,008	2,28
6.	Все факторы, кроме X3, X7, X10, X12 по X14 включительно	$Y=12,4+1,59*X1+(-0,0014)*X2(-2)+(-2,99)*X4+0,31*X5+2,78*X6+0,02*X8+0,12*X9(-1) + (-0,87)*X11$	0,53	0,23	2,3
7.	Все факторы, кроме X3, X7, X10, X13 и X14	$Y=14,12+1,68*X1+(-0,0003)*X2(-2)+(-2,19)*X4+0,25*X5+1,9*X6+0,02*X8+0,25*X9+(-0,87)*X11 + (-0,12) * X12$	0,75	0,037	2,6
8.	Все факторы, кроме X2, X3, X7, X12 по X14 включительно	$Y=(-101,25)+1,87*X1+(-4,14)*X4+0,47*X5+3,49*X6+0,03*X8+0,28*X9+ 0,91*X10 + (-0,92) * X11$	0,76	0,004	1,79
9.	Все факторы, кроме X2, X3, X7, X12	$Y=(-85,35)+1,92*X1+(-1,7)*X4+0,22*X5+1,41*X6+0,04*X8+0,18*X9+0,84*X10+(-0,93)*X11+(-0,03)*X13(-1)+(-0,08)* X14(-1)$	0,87	0,003	2,18
10.	Все факторы, кроме X2, X3, X7, X12	$Y=(-120,2)+2,02*X1+(-3,15)*X4+0,36*X5+2,62*X6+0,03*X8+0,3*X9+0,85*X10+(-0,91)*X11+0,084* X13+(-0,03)* X14$	0,78	0,02	1,90
11.	Все факторы, кроме X2, X3, X7, X12	$Y= (-78,85) + 1,85 * X1+ (-1,78) *X4+0,24*X5+1,48*X6+0,04*X8+0,19*X9+0,76*X10+(-0,88)*X11+(-0,092)* X13(-1)+0,008* X14$	0,85	0,00	2,4
12.	Все факторы, кроме X2, X3, X7, X10, X12	$Y=(-12,84)+2,03*X1+(-1,47)*X4+0,16*X5+1,28*X6+0,04*X8+0,19*X9+(-0,93)*X11+0,001*X13+(-0,09)* X14(-1)$	0,77	0,01	2,16

13.	Все факторы, кроме X2, X3, X7, X10	$Y=63,36+0,66*X1+3,11*X4+(-0,21)*X5+(-2,49)*X6+0,007*X8+(-0,02)*D(X9,2)+(-0,36)*D(X11)+(-0,72)*X12+(-0,25)*X13+0,3*X14$	0,75	0,067	1,78
14.	Все факторы, кроме X2, X3, X7, X10	$Y=19,54+0,87*X1+5,65*X4+(-0,47)*X5+(-4,73)*X6+(-0,002)*X8+0,01*D(X9,2)+(-0,47)*D(X11)+(-0,5)*X12+(-0,1)*X13(-1)+0,1*X14$	0,74	0,07	1,53
15.	Все факторы, кроме X2, X3, X7, X10, X12	$Y=(-39,0)+0,96*X1+5,86*X4+(-0,51)*X5+(-4,94)*X6+0,007*X8+0,04*D(X9,2)+(-0,48)*D(X11)+(-0,13)*X13(-1)+0,11*X14$	0,69	0,08	1,86
16.	Все факторы, кроме с X1 по X4, с X5 по X10, с X12 по X14 включительно	$Y= 5,11 + 0,27 *X4 + 0,92* X10+(-0,21) * X11$	0,27	0,11	1,86

*Источник. Рассчитано по: [1, 2, 9, 10].*

Данные таблицы 2 позволяют сделать несколько выводов. **Во-первых**, в полученных **моделях** доля объясненной дисперсии отклонений зависимой переменной от её факторов ( $R^2$ ) высокая, т.е. выше 70% во всех уравнениях регрессий, кроме 6, 15 и 16. Регрессионный анализ показал, что не все коэффициенты уравнения статистически значимы, вернее статистически значимы они по следующим переменным X1, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11 только в некоторых комбинациях. Однако некоторые коэффициенты в уравнениях статистически не значимы, т.к. их Prob. выше 0,05 уровня значимости. Несмотря на это, значения Prob (F-statistic) в этих моделях меньше 0,05 уровня значимости. Это позволяет утверждать, что в вышеприведенных моделях, кроме 6, 15 и 16 уравнений независимые переменные вместе взятые очень сильно влияют на зависимую переменную, так как статистически значимы и адекватны на 5% уровне значимости.

**Во-вторых**, во всех уравнениях весомыми факторами, влияющими на динамику валового накопления, являются переменные **X1** (темперы роста доходов и грантов государственного бюджета), **X4** (Темпы роста количества предприятий) и **X6** (Темпы роста количества частных и коллективных предприятий), а влияние других переменных на результативный показатель было незначительным. В данном случае, при исключении из модели факторов, имеющих незначительное влияние, качество модели снижается. Поэтому мы решили их не исключать.

Далее, мы построили модель многофакторной регрессии, где свободный коэффициент С был на достаточно приемлемом уровне. Сильное влияние на прирост валового накопления оказали темпы прироста валового накопления основного капитала, ВВП на одного занятого (производительность труда) и курса сомони за 1 долл. США. Однако модель вызывает сомнения касаемо отрицательного влияния рентабельности предприятий и организаций на инвестиционные потоки. Ведь они в теории и практике должны положительно сказываться на росте инвестиций. В этом случае можно предположить, что это связано с теневым сектором экономики, который также сложно оценить. В будущих исследованиях мы постараемся рассчитать влияние теневого сектора на инвестиционные процессы в нашей стране. Другой момент, ограничивающий нас в принятии этой модели за основу прогнозирования заключается в сложности прогнозирования обменного курса сомони за 1 долл. США.

Уравнение множественной регрессии имеет следующий вид:

$$Y = 0,17 + 0,018*X3 - 0,134*X8 + 0,0037*X11 + 0,589*X15 + 0,687*X18 - 0,26*X28 + 0,061*X30 \quad (17)$$

где,

**X3** – темпы роста **валового сбережения**;

**X8** – темпы роста **рентабельности** (отношение чистой прибыли и чистых смешанных доходов к промежуточному потреблению \*100);

**X11** – темпы роста **грантов**;

**X15** – темпы роста **валового накопления в основной капитал**;

**X18** – темпы роста **ВВП на одного занятого населения**;

**X28** – темпы роста **курса сомони, за 1 долл. США**;

**X30** – темпы роста **индекса госуправления CPIA**.

**R<sup>2</sup>** данного уравнения (17) составляет **0,74**, **Prob (F-statistic) – 0,002**, **Durbin-Watson stat. – 2,4**, соответственно, что доказывает адекватность данной модели.

По причине указанных проблем, связанных с моделированием динамики валового накопления, в следующей модели мы выбрали для этой цели **модель Харрода-Домара**. Попытаемся применить накопленные за 3 года инвестиции в основной капитал для исследования влияния последних на динамику ВВП Республики Таджикистан. Для расчета модели **Харрода-Домара** была построена регрессионная модель нормы сбережений за период 2000-2022 гг. (табл. 3).


**Таблица 3. Результаты оценки нормы валового сбережения для модели Харрода-Домара**

Dependent Variable: Y (Норма сбережений)				
Method: Least Squares				
Date: 10/18/24 Time: 16:26				
Sample (adjusted): 2000 2022				
Included observations: 23 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	<b>40.12887</b>	6.153147	6.521683	0.0000
<b>X1 (Чистое сбережение в текущих ценах, млн. сомони)</b>	<b>0.001057</b>	6.67E-05	15.84447	0.0000
<b>Доля сельского хозяйства в ВВП, в%</b>	<b>-0.522992</b>	0.255992	-2.049453	0.0562
<b>Фактическое конечное потребление, млн сомони</b>	<b>-0.000472</b>	4.02E-05	-11.72767	0.0000
<b>Число частных и коллективных предприятий</b>	<b>0.000286</b>	5.47E-05	5.224912	0.0001
<b>Потребление основного капитала в текущих ценах, млн. сомони</b>	<b>0.001182</b>	0.000205	5.751942	0.0000
<b>R-squared</b>	<b>0.969335</b>	<b>Durbin-Watson stat</b>		<b>2.454390</b>
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.960316</b>	<b>Prob(F-statistic)</b>		<b>0.000000</b>

*Источник: Расчет с помощью эконометрической программы E-views.*


Как следует из данных таблицы 3, модель статистически значима и адекватна для применения. За рассматриваемый период на норму сбережений положительно повлияли: чистые сбережения, число частных и коллективных предприятий и потребление основного капитала. Отрицательное влияние на норму сбережений имели доля сельского хозяйства в ВВП и фактическое конечное потребление. Это в целом является закономерным явлением, отвечающим требованиям теории и практики инвестирования.

Далее, по расчетам нормы накопления и прогнозных значений ВВП, ВВП на душу населения, валового сбережения и инвестиций в основной капитал (накопленных за 3 года), мы опирались на модель нормы сбережения и на Национальную стратегию развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. по прогнозным значениям численности населения, темпов роста ВВП, доли сельского хозяйства в ВВП, представленных в трех сценариях: инерционный, индустриальный и индустриально-инновационный сценарии развития экономики. Результаты прогнозов по этим сценариям представлены на рисунках 1, 2, 3, 4.




**Рисунок 1. Прогнозные значения ВВП в ценах 2022 г. по трем сценариям НСР-2030 (млн. сомони).**

*Источник:* [8, 9, 10].




**Рисунок 2. Прогнозные значения ВВП на душу населения в ценах 2022 г. по трем сценариям НСР-2030 (сомони).**

**Источник:** [8, 9, 10].



**Рисунок 3. Прогнозные значения валового сбережения в ценах 2022 г. на основе модели Харрода-Домара по трем сценариям НСР-2030 (млн. сомони).**

**Источник:** Рассчитано по: [8, 9, 10].




**Рисунок 4. Прогнозные значения инвестиций в основной капитал (накопленных за 3 года) в ценах 2022г. на основе модели Харрода-Домара по трем сценариям НСР-2030 (млн. сомони).**

**Источник:** Рассчитано по: [8, 9, 10].

Результаты прогнозов по модели Харрода-Домара, представленные в трех сценариях показывают, что для достижения большего объема ВВП и ВВП на душу населения в будущем требуется больше сбережений, соответственно, больше инвестиций в основной капитал. О развитии физического капитала в Республике Таджикистан см. подробнее в [5].

Отметим, что модель Харрода-Домара очень широко используется на практике и является общепризнанной, однако не содержит в себе другие важные макроэкономические показатели. Более детально инвестиционные потоки и их влияние на макроэкономическую динамику представлены в следующей схеме (рис.5):



**Рисунок 5. Схема влияния инвестиционных потоков в экономике страны  
(с оценкой воздействия на динамику ВВП)**

*Источник: Составлено авторами.*

Исходя из представленной схемы (рис. 5.), можно поэтапно построить модели инвестиционных потоков по методу «от общего к частному». В первую очередь рассмотрим модель Кобба-Дугласа, результаты которой представлены в таблице 4.

**Таблица 4. Результаты регрессионного анализа темпов прироста валового внутреннего продукта за период 2001-2022 гг.**

Dependent Variable: Темпы прироста валового внутреннего продукта				
Method: Least Squares				
Date: 10/28/24 Time: 15:07				
Sample: 2001-2022				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	<b>0.279284</b>	0.316538	0.882308	0.3892
Темпы прироста валового накопления	<b>0.004445</b>	0.007534	0.590049	0.5625
Темпы прироста численности занятого населения	<b>0.962680</b>	0.054472	17.67280	0.0000
Темпы прироста ВВП на одного занятого населения	<b>0.986665</b>	0.044337	22.25383	0.0000
R-squared	0.971846	Prob (F-statistic)		0.000000
Adjusted R-squared	0.967154	Durbin-Watson stat		1.121311

*Источник: Рассчитано с помощью эконометрической программы Eviews.*

Согласно данным таблицы 4, за рассматриваемый период наибольшее влияние на темпы прироста ВВП оказали темпы прироста производительности труда и численности занятого населения, а наименьшее влияние – темпы прироста валового накопления. Это означает, что для приращения ВВП в дальнейшем необходимо увеличивать рабочие места и повышать производительность труда. Важное значение при этом имеет интенсификация производства.

Далее оценим результаты моделирования прироста валового накопления (табл. 5).

**Таблица 5. Результаты регрессионного анализа темпов прироста валового накопления за период 2005-2022 гг.**

Dependent Variable: Темпы прироста валового накопления				
Method: Least Squares				
Date: 10/22/24 Time: 12:44				
Sample (adjusted): 2005-2022				
Included observations: 18 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	<b>-0.965039</b>	2.030466	-0.475280	0.6414
Темпы прироста валового накопления основного капитала с учетом его весов за последние 3 года	<b>1.133919</b>	0.176469	6.425603	0.0000
Темпы прироста изменений запасов материальных оборотных средств	<b>0.051851</b>	0.041867	1.238478	0.2346

<b>учетом их весов за последние 3 года (-4)</b>				
R-squared	0.749145	Prob(F-statistic)	0.000031	
Adjusted R-squared	0.715698	Durbin-Watson stat	2.064655	

*Источник:* Рассчитано с помощью эконометрической программы E-views.

Данные таблицы 5 показывают, что наибольшее влияние на темпы прироста валового накопления оказывали темпы прироста валового накопления основного капитала (с учетом его весов за последние 3 года) и наименьшее влияние – темпы прироста изменений запасов материальных оборотных средств (с учетом их весов за последние 3 года) с лагом на 4 года за рассматриваемый период. Это означает, что для приращения валового накопления в дальнейшем необходимо увеличивать в большей степени валовое накопление основного капитала. Потому что его прирост на 1% обеспечивает прирост валового накопления больше чем на 1,1%.

Теперь оценим результаты моделирования прироста валового накопления основного капитала (таблица 6).

**Таблица 6. Результаты регрессионного анализа темпов прироста валового накопления основного капитала (с включением Dummy) за период 2003-2022 гг.**

Dependent Variable: Темпы прироста валового накопления основного капитала				
Method: Least Squares				
Date: 10/25/24 Time: 10:31				
Sample (adjusted): 2003-2022				
Included observations: 20 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>DUMMY</b>	<b>-0.058097</b>	0.005239	-11.08885	0.0000
<b>Темпы прироста инвестиции в основной капитал (ИОК) с учетом его весов за последние 3 года</b>	<b>0.280684</b>	0.088306	3.178524	0.0055
<b>Темпы прироста фактического конечного потребления (-2)</b>	<b>0.578820</b>	0.145756	3.971165	0.0010
R-squared	0.900028	Durbin-Watson stat		1.967374
Adjusted R-squared	0.888267			

*Источник:* Рассчитано с помощью эконометрической программы E-views.

Как видно из данных таблицы 6, за исследуемый период наибольшее влияние на темпы прироста валового накопления основного капитала оказывали темпы прироста фактического конечного потребления с лагом на 2 года и инвестиций в основной капитал в учетом его весов за последние 3 года, а наименьшее отрицательное влияние – показатель dummy. В данном случае отрицательный dummy означает, что другие оставшиеся качественные и количественные факторы снижали прирост валового накопления основного капитала. Данная модель показывает, что положительное влияние фактического конечного потребления на результативный признак свидетельствует о том, что платежеспособный спрос населения стимулировал инвесторов вкладывать свои средства в основной капитал.

Следующая модель демонстрирует, как изменения в различных источниках инвестирования влияют на общие темпы прироста инвестиций в основной капитал (табл. 7).

**Таблица 7. Результаты регрессионного анализа влияния темпов прироста источников инвестирования в основной капитал на темпы прироста всех ИОК (с включением Dummy) за период 2003-2022 гг.**

Dependent Variable: Темпы прироста инвестиции в основной капитал				
Method: Least Squares				
Date: 10/25/24 Time: 09:23				
Sample (adjusted): 2003-2022				
Included observations: 20 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>DUMMY</b>	<b>1.062450</b>	0.081662	13.01035	0.0000
<b>Темпы прироста средств государственного бюджета с учетом их весов за последние 3 года (-1)</b>	<b>-0.311657</b>	0.161945	-1.924467	0.0735
<b>Темпы прироста собственных средств предприятий и организаций* с учетом их весов за последние 3 года (-1)</b>	<b>0.213685</b>	0.109163	1.957481	0.0692
<b>Темпы прироста средств населения с учетом их весов за последние 3 года (-2)</b>	<b>2.234943</b>	0.664836	3.361647	0.0043
<b>Темпы прироста средств иностранных инвесторов* с учетом их весов за последние 3 года (-1)</b>	<b>0.831147</b>	0.094455	8.799423	0.0000
R-squared	0.952925	Durbin-Watson stat		2.275124
Adjusted R-squared	0.940371			

\*включая кредиты банков и заемные средства других организаций, а также средства ООО и акционерных обществ.

\*\* включая кредиты иностранных банков

**Источник:** Рассчитано с помощью эконометрической программы E-views.

Интерпретируем результаты модели, представленной в таблице 7. Коэффициент влияния dummy-переменной составляет 1,06, что указывает на то, что изменение фактора, представленного этой переменной, приводит к росту темпов прироста инвестиций на 1,06%. Она отражает качественный фактор, чей вклад в рост инвестиций меняется в зависимости от ее значения. Например, это может быть степень развитости финансового рынка, инвестиционный климат, уровень технологического развития, или другой фактор. Коэффициент влияния темпов прироста средств государственного бюджета с учетом их весов за последние 3 года с лагом на 1 год составляет -0,31, свидетельствуя о том, что рост этого источника инвестирования приводит к снижению темпов прироста общих инвестиций в основной капитал на 0,31%. Следовательно, необходимо создать механизмы контроля и эффективности использования государственных средств, чтобы минимизировать их негативное влияние на инвестиции. Это подтверждает наблюдаемую в некоторых случаях неэффективность государственных инвестиций и возможность их «вытеснения» частными инвестициями. Оценка вклада государственного финансирования в динамику экономического роста см. подробнее [6]. Коэффициент влияния темпов прироста собственных средств предприятий и организаций с учетом их весов за последние 3 года составляет 0,21 и показывает, что рост собственных средств предприятий с лагом на один год приводит к росту темпов прироста общих инвестиций в основной капитал на 0,21%. Это свидетельствует о важной роли внутреннего финансирования в стимулировании инвестиций. Коэффициент влияния темпов прироста средств населения с учетом их весов за

последние 3 года составляет 2,24 и указывает на высокое влияние инвестиций населения на общий рост инвестиций в основной капитал. Это свидетельствует о развитии инвестиционной культуры и о растущей роли частных инвестиций в экономике. Коэффициент влияния темпов прироста иностранных инвесторов с учетом их весов за последние 3 года составляет 0,83 и подтверждает важную роль иностранных инвестиций в стимулировании инвестиционной активности. Иными словами, созрела необходимость создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранного капитала. Таким образом, исходя из результатов данной модели следует отметить, что для повышения инвестиций в основной капитал необходимо увеличить привлечение частных и иностранных инвестиций, а также инвестиций населения. Структурные сдвиги в инвестициях в основной капитал как фактор развития производительных сил Республики Таджикистан подробнее см. [7].

**Таблица 8. Результаты регрессионного анализа темпов прироста изменения запасов материальных оборотных средств (с включением Dummy) за период 2001-2022 гг.**

Dependent Variable: Темпы прироста изменения запасов материальных оборотных средств				
Method: Least Squares				
Date: 10/28/24 Time: 15:24				
Sample: 2001-2022				
Included observations: 22				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>DUMMY</b>	<b>-1.622078</b>	0.113406	-14.30333	0.0000
<b>Темпы прироста промежуточного потребления</b>	<b>5.069082</b>	1.207190	4.199077	0.0005
<b>Темпы прироста фактического конечного потребления</b>	<b>-6.792853</b>	1.021652	-6.648889	0.0000
<b>Темпы прироста дебиторской задолженности предприятий и организаций</b>	<b>-0.324441</b>	0.037345	-8.687717	0.0000
R-squared	0.932990	Durbin-Watson stat		2.359043
Adjusted R-squared	0.921821			

*Источник:* Рассчитано с помощью эконометрической программы Eviews.

Согласно данным таблицы 8:

- коэффициент влияния переменной dummy составил -1,62, который свидетельствует о том, что изменение фактора, представленного этой переменной, приводит к снижению темпов прироста запасов материальных оборотных средств на 1,62%. Он отражает качественный фактор, чей вклад в прирост запасов материальных оборотных средств меняется в зависимости от его значения. Например, это может быть уровень неопределенности в экономике, риск изменения цен, доступность кредитных ресурсов или другой качественный фактор.

- Коэффициент влияния темпов прироста промежуточного потребления составил 5,07 и означает, что рост темпов прироста промежуточного потребления приводит к увеличению темпов прироста запасов материальных оборотных средств на 5,07%. Это логично, поскольку увеличение объемов производства (и, следовательно, промежуточного потребления) обычно ведет к росту запасов сырья и материалов.

- Коэффициент влияния темпов прироста фактического конечного потребления составил -6,79, который показывает, что рост темпов прироста этого показателя приводит к снижению темпов прироста зависимой переменной на 6,79%. Это может быть связано с улучшением спроса, оптимизацией логистических цепочек и снижением необходимости держать большие запасы готовой продукции.

- Коэффициент влияния темпов прироста дебиторской задолженности предприятий и организаций составил -0,32, который указывает на то, что темпы прироста этого показателя приводят к снижению темпов прироста зависимой переменной на 0,32%. Это может быть связано с ухудшением платежной дисциплины заказчиков, а также с неэффективным управлением запасами материальных оборотных средств в условиях увеличения дебиторской задолженности.

Таким образом можно сделать вывод, что для увеличения запасов материальных оборотных средств необходимо: а) создавать условия для оптимизации производственных процессов, включая внедрение новых технологий, создание эффективных логистических цепочек и улучшение прогнозирования спроса; б) поддерживать прозрачную и предсказуемую экономическую среду на основе цифровизации экономики; в) **улучшать платежную дисциплину со стороны заказчиков**, что может помочь предприятиям снизить свои запасы.

Вышеприведенные модели в дальнейшем могут быть усовершенствованы за счет включения дополнительных переменных, например, уровня процентных ставок, инфляции, уровня безработицы и др.

Для регулирования инвестиционных процессов в экономике рекомендуется:

- Создавать благоприятный инвестиционный климат.
- Улучшать инфраструктуру.
- Реформировать банковский сектор.
- Развивать человеческий капитал.
- Усилить институциональные реформы (снижать уровень коррупции и его влияние на инвестиции, обеспечить эффективность государственного управления, защиту прав собственности, предсказуемость экономической политики, а также качество правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность).

В заключение следует отметить, что макромодель инвестиционных процессов в Таджикистане должна учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Открытость экономики создает как возможности, так и риски для инвестиционной деятельности, особенно с иностранными инвестициями, такими как: отток капитала и зависимость от внешних факторов. Эффективная экономическая политика должна быть направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и диверсификацию экономики. Дальнейшие исследования необходимы для уточнения модели и разработки более точных прогнозов.

#### *Литература:*

1. Таджикистан: 20 лет государственной независимости [Текст]: статистический ежегодник. – Душанбе, 2011.
2. Статистический ежегодник Республики Таджикистан [Текст]: статистический ежегодник. – Душанбе, 2024.
3. Раҳимзода, Ш. Стратегияи пешгирии хавфҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои энергетикӣ / Ш. Раҳимзода, Н. С. Назарова // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2021. – №. S2. – Р. 67-73. – EDN CYAARX.
4. Раҳимзода, Ш. Модели долгосрочного прогнозирования отраслей национальной экономики / Ш. Раҳимзода, Л. Х. Сайдмуродов, Ф. М. Муминова. – Душанбе : Институт экономики и демографии, 2024. – 170 с. – EDN XCUIXL.
5. Ишматова, Д. А. Развитие физического капитала как фактор инновационного развития экономики Республики Таджикистан / Д. А. Ишматова // Экономика Таджикистана. – 2020. – № S4-1. – С. 34-40. – EDN LDMXZI.

6. Ишматова, Д. А. Оценка вклада государственного финансирования в динамику экономического роста / Д. А. Ишматова // Экономика Таджикистана. – 2024. – № 3. – С. 126-133. – EDN KBRXFH.

7. Ишматова, Д. А. Структурные сдвиги в инвестициях в основной капитал как фактор развития производительных сил Республики Таджикистан / Д. А. Ишматова // Экономика Таджикистана. – 2021. – № S2. – С. 40-47. – EDN VZDNPZ.

8. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [Текст] Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 года, № 636. – Душанбе, 2016. – 86 с.

9. Национальные счета Республики Таджикистан [Текст]: статистика. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014, 2016, 2020, 2021, 2022, 2024.

10. Строительство в Республике Таджикистан [Текст]: статистический ежегодник. – Душанбе, 2011, 2022, 2023, 2024.

**Сайдмуродзода Л.Х.  
Ишматова Д.А.**

**МОДЕЛҲОИ МУОСИРИ ПЕШГӮИИ ҶАРАЁНИ САРМОЯГУЗОРӢ  
ДАР ИҚТИСОДИЁТИ КИШВАР**

*Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон*

*Дар мақола динамикаи ҷараёни сармоягузорӣ дар Тоҷикистон аз соли 2001 то 2022 бо таваҷҷӯҳ ба таъсирин онҳо ба рушди иқтисодӣ таҳқиқ шудааст. Усулҳои гуногуни моделсозии ҷараёнҳои сармоягузориро аз эконометрикаи анъанавӣ то равишҳои муосир бо назардошти омилҳои асосии тасмимгирии сармоягузорӣ: суръати афзошии ҷамъи андӯхти сармояи асосӣ, ММД ба як корманд, истеъмоли ниҳоӣ, манбаъҳои маблағгузорӣ, истеъмолоти мобайнӣ, қарзи дебиторӣ таҳлил карда шуд. Дар мақола афзалиятҳо ва камбудиҳои моделҳои гуногуни пешгӯро таҳлил намуда, аз ҷумла истифодаи амалии модели Ҳаррод-Домар барои пешгӯии ҷараёни сармоягузорӣ дар Тоҷикистон ниишон дода шудааст. Дар мақола таъсирин ҷараёнҳои сармоягузорӣ ба афзошии ММД баҳогузорӣ шуда, тавсияҳо оид ба истифодаи моделҳои гуногун, аз ҷумла моделҳои Ҳаррод-Домар, Кобб-Дуглас ва моделҳои регрессионии бисёромила барои таҳияи сиёсатҳои самарабахии иқтисодӣ, ки ба ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ва рушди устувори иқтисодӣ дар Тоҷикистон нигаронида шудааст, пешниҳод карда шудааст.*

**Вожаҳои қалидӣ:** ҷараёнҳои сармоягузорӣ, моделҳои пешгӯӣ, динамикаи макроиқтисодӣ, таъсирин сармоягузорӣ, пасандозҳои умумӣ, ҷамъи андӯхт, меъёри пасандозҳо ва меъёри ҷамъқунӣ, сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ, манбаъҳои сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ, истеъмолоти воқеии ниҳоӣ, истеъмолоти мобайнӣ, қарзи дебитории корхонаҳо ва ташкилотҳо.

**Saidmurodzoda L.Kh.  
Ishmatova D.A.**

**MODERN MODELS FOR FORECASTING INVESTMENT FLOWS IN THE  
COUNTRY'S ECONOMY**

*Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of  
Tajikistan*

*The article studies the dynamics of investment flows in Tajikistan from 2001 to 2022 with a focus on their impact on macroeconomic growth. Different methods of investment flows modelling are analysed, from traditional econometrics to modern approaches, taking into account key factors of investment decision: growth rate of gross fixed capital formation, GDP per employee, final consumption, sources of financing, intermediate consumption, receivables. The article compares the advantages and disadvantages of various forecasting models, including the practical application of the Harrod-Domar model for forecasting investment flows in Tajikistan. In order to develop an effective economic policy aimed at stimulating investment and sustainable economic growth in Tajikistan, the impact of investment flows on GDP growth is assessed, and recommendations for the use of various models, including Harrod-Domar, Cobb-Douglas and multiple regression models, are offered.*

**Key words:** *investment flows, forecasting models, macroeconomic dynamics, impact of investment, gross saving, gross accumulation, savings rate and savings rate, investment in fixed capital, sources of investment in fixed capital, actual final consumption, intermediate consumption, accounts receivable of enterprises and organizations.*

**Сведения об авторах:**

**Сайдмуродзода Лутфулло Хабибулло** – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, чл-корр. НАНТ 734024, Таджикистан, г. Душанбе, ул. С. Айни 44; тел.: +992-900-28-82-52, e-mail: [Lsaidmuradov@rambler.ru](mailto:Lsaidmuradov@rambler.ru).

**Ишматова Дилюром Алишеровна** – научный сотрудник ИЭД НАНТ, телефон: +992-502-02-38-87, e-mail: [ishmatova\\_96@mail.ru](mailto:ishmatova_96@mail.ru).

**ТАШАККУЛИ РАВАНДИ РАҶАМИКУНОЙ ДАР ҶУМҲУРИИ  
ТОҶИКИСТОН ВА НАҚШИ ЗЕҲНИ СУНЬЙ ДАР РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯИ  
РАҶАМАЙ**

**Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои  
Тоҷикистон**

*Дар мақолаи мазкур асосан ба раванди ташаккули технологияҳои иттилоотӣ, раҷамикунонии соҳаҳои муҳталифи иқтисодӣ – иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳодиҳии ҳолати кунуни гузарии ба низоми раҷамии кишвар ва оид ба ҷанбаҳои назариявии пайдоии, инқишиф ва эволюсияи зеҳни сунъӣ, имкони ташаккул ва рушд додани он дар ҳаёти рӯзмарраи одамон ба таври муҳтассар маълумоте рӯйи кор оварда шудааст.*

**Вожсаҳои қалидӣ:** *раҷамикунонӣ, низоми раҷамӣ, киберамният, зеҳни сунъӣ (AI), MARS, МЭҲ, 3D.*

Аз давраҳои қадим инсонҳо ҳамвора дар ҷустуҷӯ ва дарёftи илму маърифат, беҳтарнамоии сатҳи зиндагӣ, мубориза бо хатарҳои атроф ва ғайраҳо талош меварзиданд. Яке аз прогрессҳои арзишманди башарият ин қашфи қувваи электрикӣ ва ихтироҳи мошинҳо ҳисобида мешавад.

ENIAC (Electronic Integral Computer) аввалин компьютери барномарезишуда дар ҷаҳон буд, ки соли 1946 дар Доңишигоҳи Пенсиљвания барои ҳалли масъалаҳои физикаи ҳастай ва метеорология ихтироъ шуд, ки ҳаҷмаш 30 метри мураббъӣ ва вазанаш 30 тонна буд. Марҳила ба марҳила мошинаҳои электронии ҳисоббарор (МЭҲ) бо қобилиятаи бузург рӯйи кор омаданд, ки оҳоро ба панҷ насл ҷудо намуданд. Айни ҳол МЭҲ насли панҷум мавриди истифода қарор доранд, ки амалиётҳои зиёдеро метавонанд анҷом диханд. Муҳаққиқон бар он назаранд, ки МЭҲ насли шашум бо фанновариҳо ва қобилиятаи ҳайратангезе дар раванди амалишавӣ қарор доранд.

Дар ҳаёти рӯзмарраи инсонҳо баҳри тезонидан ва натиҷаи дилҳоҳ гирифтан аз фаъолияти худ барномаҳои раҷамии зиёде рӯйи кор омадаанд. Бо мурури замон нақши раҷамикунонӣ дар идоракунии давлат низ ҳело ҳам назаррас мебошад. Аксари кишварҳо барномаи «Ҳукумати электронӣ» -ро дар фаъолияти давлатдории хеш ҷорӣ намудаанд ва ин раванд бо суръат идома дорад. Дар таҷриба исбот шудааст, ки ҳукумати электрониро метавон манбаи зиддикоррупсияи арзёбӣ кард. Кам гардонидани алоқаи рӯ ба рӯйи байни шахсони мансабдор ва шаҳрвандоне, ки барои хидмат муроҷиат мекунанд, қалиди муборизаи бомуваффақият бо коррупсия ҳисобида мешавад.


Ғайр аз ин, ҷорӣ намудан ва тақвият додани хизматрасониҳои раҷамии давлатӣ, рушди зеҳни сунъӣ, амнияти иттилоотӣ дигар самтҳои вобаста ба раҷамикунонӣ дар кишвар рушд дода мешавад.

Табдили раҷамӣ метавонад дар раванди рушди иқтисодӣ, ки дар асли худ маънои истифодаи фаъоли инноватсияҳо дар асоси технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ (ТИК), корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таҷрибавӣ-конструкторӣ (КИТТИ)-ро барои татбиқи иқтидор ва имкониятҳо дорад, нақши муҳимро бозад. Бояд қайд намуд, ки пандемияи COVID-19 ба якбора суръат гирифтани рушди гурӯҳи калони хизматрасониҳои ТИК ва хизматрасониҳои онлайн мусоидат намуд.

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди рушди пешравандай ҳам раҷамӣ, ҳам иқтисодӣ муҳим аст. Раҷамикунонӣ ба дигаргун кардани иқтисодиёт аз ҳисоби баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва маҳсулнокӣ дар миқёси тамоми бахшу соаҳои он кумак мекунанд. Истифодаи захираҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва пайдоиши

платформаҳои онлайнӣ метавонанд ба рушди иқтисоди рақамӣ боз ҳам суръати бештар бахшанд. Таъсис ва рушди инфрасохтори рақамӣ, саводнокии рақамӣ ва танзими молиявӣ метавонанд барои ба ҳадди аксар расонидани бартариҳои рақамикунӣ барои иқтисодиёти мамлакат мусоидат кунанд[8].

Дар айни замон яке аз фишангҳои асосии рақобатпазирӣ кишвар ин рушди инфрасохтори рақамӣ дар бахши давлатӣ ва хусусӣ ҳисобида мешавад. Вобаста ба ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмуи ҳучҷатҳои банақшагирии стратегӣ ва консепсияҳо қабул карда шудаанд, ки мавриди ичро қарор дорад:



**Расми 1. Ҳучҷатҳои банақшагирии стратегӣ ва консепсияҳои амалкунада дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (коркарди муаллифон)**

Давлат ҷанбаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномавиро барои ташаккул ва рушди иқтисоди рақамӣ ташаккул медиҳад. Ҳамин тавр, ҳанӯз дар соли 2000 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ҳучҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи ТИК қабул шуда буданд, ки бевосита ба ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар ҷумҳурӣ барои ҳамаи сатҳҳои субъектҳои хочагидорӣ мансуб буданд. Инҳо ҳучҷатҳои зерин мебошанд: «Барномаи таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Стратегияи «Технологияҳои ТИК барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябрисоли 2003 тасдиқ шудааст, Барномаи «Рушд ва ҷорӣ намудани ТИК дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабря соли 2004 тасдиқ шудааст, Барномаи «Татбиқ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ», Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2006 дар бораи таъсиси «Шӯро оид ба ТИК дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон».

Истифодаи ТИК дар ҷумҳурӣ дар ҷаҳорҷӯби иқтисоди рақамӣ на танҳо омили қалидии арзёбии рушди иқтисодӣ, балки шарти зарурии рушди мамлакат низ мебошад.

Ҳукумати Тоҷикистон бо қарори худ зери № 643 аз 30 декабря соли 2011 Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ кард.

Моҳи декабря соли 2016 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардид, ки дар он ба мадди аввал масъалаҳои таҳқими рушди институтсионаӣ дар самти таъмини назорати самаранок, шаффоғ

ва зиддикоррупсионии идоракунӣ ва молиявӣ дар асоси ҷорӣ намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ дар ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатӣ бароварда шудаанд.

Бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабря соли 2019 Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30 августи соли 2022 – Консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2042 қабул шудаанд.

Ҳамзамон, солҳои 2025 – 2030 «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» эълон карда шуд, ки боиси такон бахшидан ба силсилаи фаъолиятҳо дар самти - таҳияи як қатор тадбирҳо оид ба таҳқими заминai меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҷорӣ намудани технологияҳои нав; таҳқими асосҳои рақамӣ, аз қабили ташкили инфрасоҳтори муосири рақамӣ ва таъмини дастрасии ҳамаҷонибаи васеъ ба интернет, рушди низомҳои муосири алоқа, ташкили марказҳои маълумот ва платформаҳои рақамӣ; табдили соҳаҳои калидии иқтисодиёти ҷумҳурӣ, ки рақамикунонии онҳо метавонад ба рушди кишвар таъсири пай дар пай дошта бошад, аз ҷумла, гузариш ба ҳукумати рақамӣ, рақамикунонии соҳаи иҷтимоӣ, инчунин соҳаҳои асосии истеҳсолот, аз қабили энергетика, саноату кишоварзӣ ва таъсиси бахшҳои нав, масалан, технологияҳои молиявӣ мегардад. Дар ин раванд ишораҳо доир ба истифодаи васеи қарорҳои ҳушманд ва таъмини самаранокии истифодаи захираҳо хеле муҳим аст.

Автоматикунонии системаҳои идоракунӣ ин на танҳо як вазифа баҳри ҳаёти ҷамъият, балки талаботи объективӣ гардидааст. [11].

Ҳалли мушкилот дар муҳити иттилоотии рақамӣ талаб мекунад, ки ҳамкори байни ҳуқуқшиносон, мутахассисони амнияти иттилоотӣ, соҳаи бойгонӣ, ИТ, таҳлилгарон ва олимони соҳаҳои гуногун зиёд карда шавад.

**Чадвали 1. Нишондиҳандаҳои асосии рақамикунонии ҳукумат (Ҷумхурии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа**

Нишондиҳандаҳои рақамӣ	Тоҷикистон		Арманистон		Гурҷистон		Қазоқистон		Қирғизистон		Озарбойҷон		Туркменистон		Ӯзбекистон		
	арзиш	рутба	арзиш	рутба	арзиш	рутба	арзиш	рутба	арзиш	рутба	арзиш	рутба	арзиш	рутба	арзиш	рутба	
Ташкилоти Давлатҳои Муттҳида (EGDI): индекси ҳукумати электронӣ (баҳодиҳӣ аз 0 то 1)	0.50	129	0.74	64	0.75	60	0.86	28	0.70	81	0.69	83	0.48	137	0.73	69	#7
Ташкилоти Давлатҳои Муттҳида (EGDI): индекси хизматрасониҳои ҳукумати электронӣ (баҳодиҳӣ аз 0 то 1)	0.40	133	0.72	64	0.61	84	0.93	8	0.62	82	0.61	83	0.30	165	0.74	57	#7
Бонки Ҷаҳонӣ: индекси камолот GovTech (баҳодиҳӣ аз 0 то 1)	0.31	151	0.72	76	0.61	94	0.82	39	0.58	98	0.77	54	0.12	191	0.81	43	#7
Иттиҳоди байналмилалии электрокоммуникасия (ITU): индекси ҷаҳонии киберамнияти (баҳодиҳӣ аз 0 то 100)	17	138	50	90	81	55	93	31	50	92	89	40	14	144	71	70	#7
Оксфорд: индекси омодагии ҳукумат ба зехни сунъӣ (баҳодиҳии 100 балла)	36	109	42	84	41	88	46	72	34	119	46	74	32	128	45	79	#6
Оксфорд: самаранокии ҳукумат (баҳодиҳии то 100)	38	120	45	103	63	44	51	73	35	132	55	68	31	154	46	98	#6
Оксфорд: малакаҳои рақамӣ (баҳодиҳии 100 балла)	57	61	59	54	44	128	62	47	48	109	68	18	55	68	54	73	#4
Оксфорд: мутобиксозии қонунгузорӣ ба моделҳои тиҷорати рақамӣ	44	78	50	47	52	41	51	46	34	150	60	23	45	64	9	110	#6

Сарчашма: маълумоти бештар дар сомонаи ICT White Paper)) [15].

Чи тарве ки дар ҷадвал оварда шудааст, нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 4 индекси баҳодиҳии раванди рақамикунӣ ҷойи охиронро гирифта, дар 3 индекси нишондиҳандаи рақамӣ ҷойи 6 – умро дорост. Аммо яке аз нишондиҳандаҳои муҳимми таҳлил, ки ин малакаҳои рақамӣ ҳисобида мешавад, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 7 кишвари таҳлил ҷойи 4 – ро гирифтааст. Ин албатта нишондиҳанда хуб арзёбӣ гашта, метавонад рушди малакаҳои рақамӣ дар ояндаи наздик боз ҳам тавсса ёфта, такмилдиҳанда ва рушдёбии дигар нишондиҳандаҳоро таъмин намояд.

Ҳукумати Тоҷикистон ҷонибдории худро ба пайравӣ аз тамоюлҳои ҷаҳонӣ нишон дода, аз соли 2011 Консепсияи ташаккули ҳукумати электрониро амалӣ менамояд.

Интизорӣ меравад, ки ҳамчун натиҷаи татбиқи Консепсия беҳтар намудани сифат ва кам кардани муҳлатҳои пешниҳоди хизматрасониҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатӣ ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо, таъмини дастрасӣ ба пойгоҳҳои иттилоотӣ, фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии ва дар дурнамо бо дарназардошти такмили низоми идоракунӣ, ба вучуд овардани дастгоҳи аз ҷиҳати ҳайъат самараҳаҳшӯ беҳтарӣ давлатӣ ҳоҳанд шуд.

Ҳадафҳои асосии ҷорӣ намудани ҳукумати электронӣ инҳоянд:

- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатӣ ва идоракунӣ аз ҳисоби истифодаи васеи ТИК;
- баланд бардоштани сифат ва дастрасии хизматрасониҳои пешниҳодшавандай ҷамъиятӣ ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо;
- соддагардонии расмиёт ва кам кардани муҳлатҳои хизматрасонии ҷамъиятӣ, инчунин кам кардани ҳароҷоти маъмурии марбут ба пешниҳоди ин хизматрасониҳо;
- баланд бардоштани дастрасии иттилоот оид ба фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии;
- ташаккули низоми ягонаи мубодилаи иттилоотӣ бо истифода аз захираҳои электронии иттилоотӣ ва алоқаи доимӣ бо низом ва шабакаи маҳдуди баҳисобгирии ҳамаи истифодабарандагон;
- ҳавасмандгардонии иқтисодиётии истифодаи Интернет ва технологияҳои муосири иттилоотӣ.

Ҳукумати электронӣ ба ҳалли вазифаҳои зерин мусоидат мекунад:

- таҳия ва татбиқи низомҳои функционалии иттилоотӣ-таҳлилӣ (НИТ), ки раванди қабули қарорҳои идоракуниро дар доираи мақомоти алоҳидаи иҷроияи ҳокимиyaти давлатӣ дастгирӣ мекунанд;
- автоматикунонии ҳамкории байниидоравӣ дар раванди қабули қарорҳои идоракунӣ;
- автоматикунонии расмиёти пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ;
- баланд бардоштани шаффоғияти иттилоот дар бораи фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатӣ, васеъ намудани имконияти дастраси ва иштироки бевоситаи шаҳрвандон, ташкилотҳо ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар расмиёти ташаккул ва экспертизаи қарорҳое, ки дар ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатӣ қабул карда мешаванд;
- баланд бардоштани сифати равандҳои маъмурӣ-идоракунӣ;
- таъмини зудамалӣ ва назорат аз болои натиҷаҳои фаъолияти мақомоти иҷроияи идоракунии давлатӣ;
- таъмини сатҳи матлуби амнияти иттилоотии ҳукумати электронӣ ҳангоми фаъолияти он;
- таҳия ва истифодаи васеи воситаҳои таъмини дастрасии фосилавии шаҳрвандон ва ташкилотҳо ба иттилоот оид ба фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатӣ дар фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатӣ;
- барҳам додани нобаробарии рақамӣ (нобаробарии шаҳрвандон дар истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ, ки бо фарқиятҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷойгиршавии ҷуғроғӣ муайян карда мешавад), ки яке аз вазифаҳои марказии таъмини самаранокии ҳукумати электронӣ ба ҳисоб рафта, тавассути рушди инфрасоҳтори ТИК

(рушди худудии шабакаҳои алоқа, баланд бардоштани сифати алоқа, компьютеркунонии аҳолӣ, рушди Интернет дар қаламрави мамлакат) амалӣ карда мешавад.

Таъсиси ҳукумати электронӣ бояд ҳамаи сатҳҳои идоракуни давлатӣ – аз ҳамкории байниидоравӣ то ҳамкории байни давлат ва шаҳрвандонро муосир кунонида, рушд дихад.

*Меъмории ҳукумати электронӣ.* Чун қоида, истифодаи технологияҳои интернетӣ аз ҷониби давлатҳо аз як қатор марҳилаҳои асосӣ мегузарад. Дар илми сиёсатшиносӣ панҷтои онҳоро фарқ мекунанд:

Марҳилаи аввал. Ташаккул – бо ворид шудани мақомоти идоракуни давлатӣ ба соҳторҳои электронии шабакавӣ алоқаманд аст. Ҳукумат, вазорату идораҳо сомонаҳоеро таъсис медиҳанд, ки асосан барои иттилоотдиҳӣ ба шаҳрвандон оид ба ҳайъат ва соҳтори дастгоҳ, рӯйдодҳо ва фаъолияти давлатӣ ва ғайра хизмат мекунанд.

Марҳилаи дуюм. Ҳузури васеъ – афзоиши шумораи «сомонаҳои давлатӣ»-и дорои функцияҳои пешрафта. Истифодабарандагон метавонанд иттилооти маҳсусгардонидашуда ва навшавандаро дар речай вақти воқеӣ бо кумаки сомонаҳои ҳукуматӣ, идоравӣ ба даст оранд. Имконияти гирифтани нашрияҳо расмӣ, хучҷатҳои ҳуқуқӣ, иттилооти ҳабарӣ, ирсоли муроҷиат ё шарҳ ва ғайраро фароҳам меорад.

Марҳилаи сеюм. Ҳамкории интерактивӣ – бо пурзӯр шудани таъсири мутақобилан байни мақомоти давлатӣ ва шаҳрвандон тавсиф мешавад. Барои истифодабарандагон хизматрасониҳои интерактивӣ дар Интернет таъмин карда шуда, онҳо ба гирифтани иттилооти маҳсусгардонидашуда дастрасӣ доранд, метавонанд шаклу варақаҳои гуногунро фурӯкашӣ кунанд, инчунин тавассути почтаи электронӣ ё бо кумаи шабакаҳои иҷтимоӣ (Facebook, Twitter ва ғайра) ба шахсони расмӣ паёмҳоро ирсол намоянд.

Марҳилаи чорум. Гузаронидани транзаксияҳо – бо имконияти анҷом додани муомилот аз ҳисоби Интернет тавсиф мешавад. Шаҳрвандон аз тариқи Шабака метавонанд шинонномаҳо, раводидҳо, литсензияҳо, иҷозатномаҳо гиранд ва хизматрасониҳои дигари транзакционӣ, аз ҷумла пардоҳти андозҳо, ҷаримаҳо ва таълимиро амалӣ кунанд. Дар марҳилаи мазкур имзои электронӣ ба истифода шурӯй мекунад.

Марҳилаи панҷум. Ҳамкории бефосила – ҳамгирои пурраи хизматрасониҳои электронӣ аз тариқи Шабака, ки бо сарҳадҳои маъмурӣ маҳдуд карда намешавад. Ба истифодабарандагон имконият дода мешавад ҳар гуна хизматрасониро аз тариқи портали ҳукуматӣ дастрас намояд.

Ҳар як марҳилаи минбаъда аз зинаи сифатан нави рушди инфрасохтори телекоммуникатсионӣ, ки барои қонеъ гардонидани талаботи сиёсӣ-иртиботӣ ва иштирокчиёни иртиботи (коммуникатсияи) сиёсӣ мусоидат мекунад, шаҳодат медиҳад[8].

Мувофиқи концепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ ва дигар барномаҳо вобаста ба рақамикунонии соҳаҳо арзёбии табодули рақамиро дар ҷумҳурӣ чунин тавсиф менамояд.

Модели ташаккули табодули рақамӣ дар ҷумҳурӣ		
Баҳодиҳии ҳолати ҷории рақамӣ то соли 2025	Таъсиси инфрасохтори рақамӣ, дастрасии фаромавҷ, платформаҳо, дата-марказҳо аз 2026 то 2030	Табодули соҳаҳои калидии фаъолияти ҷумҳурӣ аз соли 2031 то 2040

**Расми 2. Табодули рақамӣ дар ояндаи наздик (коркарди муаллифон)**

Дар иқтисодиёти рақамӣ такомули ҳайратангези навгониҳо, роҳҳои зиёд кардани сифат ва ҳосилнокии меҳнат, гузариш аз технологияи оддии рақамӣ ба навовариҳои мураккаб дар асоси технологияҳои зеҳни сунъӣ (таҳлилгарони маълумотҳои калон-Big Data), роботизатсия ва автоматикунони равандҳо (аз тарҳрезӣ, моделсозӣ пеш аз истеҳсолот, аз хариди мол то ба истеъмолқунанда расонидани он, самтҳои молия, маориф ва ғайра) корҳои зиёдеро ба сомон расонида ва ҳоло ҳам раванди беҳтаркуниҳо дар ҳама самтҳо идома дорад[9].

Ибтидои ҳазораи сеюм, бе шубҳа рӯйдоди таъриҳӣ дар тараққиёти инсоният ҳисобида мешавад. Дар ин давра пайдо шудани самти нави ҳаёти инсоният, ки онро «ҷомеаи иттилоотӣ» меноманд, оғоз гардид.

Ҷомеаи иттилоотӣ яке аз истилоҳоте мебошад, ки барои муайян намудани самти тараққиёти ҳозиразамон ва дигаргуниҳои он маълумотҳои аниқу дақиқеро ба мо пешниҳод мекунад[10].

*Зеҳни сунъӣ ва такомули он.* Тобистони соли 1956 чор тадқиқотчии амрикӣ Ҷон Маккарти, Марвин Мински, Натаниэл Рочетвер ва Клод Шенон, Симпозиум, ки дар Коллеҷи Дармут дар НюҲемпшир баргузор гардид, расман ба фанни илмии зеҳни сунъӣ оғоз карданд. Аз он вақт инҷониб «зеҳни сунъӣ» истилоҳе, ки шояд дар ибтидо барои ҷалби таваҷҷӯҳ таҳия шуда буд, ба як вожаи маъруф табдил ёфт. Ин тадбиқи илми информатика дар тӯли чандин сол густариш ва технологияро ба вучуд овард, ки дар муддати 60 соли охир барои тағиیر додани ҷаҳон корҳои зиёде кард[14].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои фаъолият, аз қабили: бонкдорӣ, саноати сабуку вазнин, тандурустӣ, сугурта ва ғайра бо ҷалби сармояи шарикони рушд ва ҳам бо дастгирии бахши ҳусусӣ корҳои зиёде анҷом дода шуда истодааст. Ин боиси он мегарад, ки баъзе соҳаҳои ҳоҷагидорӣ тағиیر ёфта баъзеи онҳо аз байн бурда шуда, касб ва ҷойҳои нави корӣ мухайё мегардад.

Зеҳни сунъӣ имкони дигареро барои ҷамъовари маълумотҳои муҳим, таҳлили амалиётҳои тиҷоратӣ ва муайян кардани заъфҳо ва ҳатарҳои эҳтимолӣ фароҳам меоварад.

Дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ низ метавон технологияҳои зеҳни сунъиро ҷиҳати ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ низ истифода намуд. Яке аз ҷунин маҳсулоти технологӣ, ки аз ҷониби Ҷошуа Браудер бо номи Do Not Pay дар асоси технологияи зеҳни сунъӣ соҳта шудааст, аввалин ҳуқуқшиноси робот дар ҷаҳон эълон гардидааст. Ҳамагӣ дар тӯли 21 моҳ, Do Not Pay 160,000 муроҷиати чиптаи таваққуфгоҳро дар Лондон ва Ню Йорк коркард кардааст ва ҳоло масъалаҳои гуногуни ҳуқуқиро ҳал менамояд[13].

Агар зеҳни сунъӣ як ҷузъи муҳимми самти ҳуқуқӣ гардонида шавад, ширкатҳо ва корхонаҳо чи гуна зеҳни сунъиро самаранок ва муфид истифода намоянд? Дар ин ҷо ҳатар дар он аст, ки зеҳни сунъӣ ҳамчун панатсея ё маҳсулоти дорои «эфектҳои ҷодугарӣ» пешниҳод карда мешавад, ки метавонад саривақт ба натаҷаҳо ноил гардад. Технологияҳои зеҳни сунъӣ ҳоло назар ба пештара ҳело ҳам дақиқ ва нозуқбинона шудаанд.

Иштироки инсон на танҳо як қисми муҳимми татбиқи зеҳни сунъӣ, балки дар таҳлили натаҷаҳои коркард, фаҳмиши манбаъҳои додаҳо ва бозёфтҳои татқиқот нақши муҳимму ҷудошавандаро мебозад. Коршиносону ҳуқуқшиносон бояд ин иттилоот ва рақамҳоро таҳлил намоянд, то фаҳмиши ва ҳатогиҳои мавҷудаи эҳтимолиро пайдо ва бартараф намоянд. Мо ба нақши технологияи сунъӣ аз ҳад зиёд баҳо дода наметавонем ва на онро як ҷизи муқарарӣ қабул карда метавонем.

Корбарони зеҳни сунъӣ бояд дар бораи мушкилоте, ки тавассути зеҳни сунъӣ ҳал шавад ва бо қадом усулҳо ҳалли ҳудро меёбад ҳубро таҳлил ва баррасӣ намоянд.

Зеҳни сунъӣ хеле як ибораи нав буда, он тағииротҳои зиёдеро паси сар намудааст, ки онҳоро ба шаш марҳила ҷамъбаст намудан мумкин аст:

1. Дар рӯзҳои аввали пайдоиш ва муваффақиятҳои зеҳни сунъӣ муҳаққикон ба экстази дураҳшӣ машғул шуда, тасаввуроти ҳудро ба вучуд меоварданд. Масалан, Герберт А. Саймон, сиёсатшинос ва иқтисоддони амрикӣ, ки соли 1978 дар бахши иқтисодиёт мукофоти Нобелро ғирифта буд, соли 1958 изҳор дошт, ки агар компьютерҳо дар мусобиқаҳо

ширкат карда тавонанд, онҳо дар давоми 10 сол дар мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба шоҳмот ғолиб меоянд.

2. Дар нимаи солҳои 60-ум пешравӣ гӯё суст шуда истодааст. Тақрибан 10 сол ҷараёни хабарҳои манғӣ дар бораи зеҳнӣ сунъӣ вучуд дошт.

3. Аммо бо вучуди каме таъхирҳо кори тадқиқот кать нашуда, самти нав гирифт: корҳо бо психологияи хотира ва механизмҳои дарк ва қӯшиши тақлидкунии онҳо дар компютер, инчунин ба мавқеи дониш дар тафаккур равона карда шуда буд. Ин ба ташаккули донишҳои семантиқӣ (маънӣ) мусоидат менамуд. Чунин технология дар нимаҳои солҳои 1970 рушди назаррасро ба даст овард. Онҳо усулҳои муаррифии донишҳои семантиқӣ номида мешуданд, зоро ин системаҳо дониши коршиносони ботаҷрибаро барои дубора тавлид кардани равандҳои тафаккури худ истифода мебурданд. Дар ибтидои солҳои 1980 системаҳои эксперти дар ташхиси тиббӣ ва дигар соҳаҳо васеъ истифода мешуд, ки ин ба одамон умеди қалон мебахшид.

4. Пешрафти технология ба таҳияи алгоритмҳои омӯзиши мошинҳои электронии ҳисоббарор оварда расонид, ки ба компютерҳо имкон медиҳад, дониш ҷамъ намуда, таҷрибаи худро ҳамчун худкор аз нав барномарезӣ кунанд. Дар асоси барномаи саноатӣ (шинохти изи ангуштон, шинохти нутқ ва ғайра) таҳия карда шудаанд. Дар байнин онҳо зеҳни сунъӣ, информатика, ҳаёти сунъӣ ва дигар фанҳо барои эҷоди системаҳои гибридӣ муттаҳид карда мешуданд.

5. Аз зеҳни сунъӣ то интерфейси инсон – мошин:

- аз охирҳои солҳои 1990 зеҳни сунъӣ бо робототехника ва интерфейси инсон;
- мошин барои эҷоди кардани агентҳои интелектуалий ва эҳсосот якҷоя карда мешуд.

Аз ҷумла ба рушди компьютерҳои эфективӣ (яъне баҳодиҳии аксуламалҳои объекте, ки эҳсосотро дарк мекард ва онро дар мошин тақрор менамуд), маҳсусан агентҳои гуфтугӯй (чатботҳо) оварда расонид.

6. Эҳёи зеҳни сунъӣ. Аз соли 2010 инҷониб қудрати мошинҳо имкон дод, ки маълумотҳои қалонро бо истифода аз усулҳои омӯзиши амиқ дар асоси истифодаи шабакаҳои нейронии расмӣ истифода баранд. Эҳёи зеҳни сунъӣ як қатор ҳолатҳои бомуваффақияти истифода дар соҳаҳои гуногун, ба мисли шинохти сухан ва тасвир, фаҳмиши забони табиӣ ва мошинҳои худкор тақвият баҳшид[13].

Маҳсулоти зеҳни сунъӣ ба «ҷодугарӣ дар худ» монанд аст, ки натиҷаҳои сарию дақиқ медиҳад. Бисёриҳо зеҳни сунъиро ҳамчун роҳи оддии баланд бардоштани самаранокӣ ё катализатор ҷиҳати оптимизатсияи амалиёт мебинанд, дар ҳоле ки дигарон онро умуман намедонанд.

Лабараторияи MARS - и Мактаби иттилоотии Донишгоҳи технологияи Шанҳай як студияи байнисоҳавии воқеияти сунъӣ аст, ки ҳадафи он ҳамгирӣ кардани зеҳни сунъӣ, визуализатсияи ҳисоббарорӣ, воқеияти афзоянда ва дигар технологияҳо ба барномаҳо ва амалӣ намудани навовариҳои илмию технологий дар соҳаҳои гуногун мебошад. Лабаратория системаи Lightstage Light Field Dome-ро истифода менамояд, ки дастгоҳи пешбари сканери динамикии ҷаҳон бо ҳуқуқи моликияти зеҳни мустақил ва дар якҷоягӣ бо алгоритмҳои пешрафтаи тасвири майдони рӯшнӣ барои аз нав соҳтани моделҳои 3D, аз соҳтори сафеда то объектҳои шаҳриро таъмин менамояд. Дар асоси технологияҳои коркарди тасвирҳои интелектуалий, MARS шумораи зиёди барномаҳоро дар соҳаи зеҳни сунъӣ таҳия намудааст:

### Барномаҳои MARS

Дар соҳаи тибби  
интелектуалий

Дар соҳаи шаҳрҳои  
интелектуалий

Дар соҳаи фароғатии  
филмҳо ва телевизионҳо

**Расми 3. Шумораи барномаҳо ( баъзе мисолҳо ) (коркарди муаллифон)**

Айни ҳол дар аксари миңтақаҳо мошинҳо аз қобилиятҳои маърифатии инсон бартарӣ доранд ва нигарониҳои ахлоқии хатарҳоро ба вуҷуд овардаанд. Ин хатарҳо ба 3-категория тақсим мешаванд:

Нарасидани чойҳои корӣ/ ё коҳиши теъдоди чойҳои корӣ дар баъзе амалиётҳое, ки бештар дастӣ буданд...

Оқибатҳои манғии мустақилияти шаҳс, маҳсусан дар робита ба озодӣ ва амният...

Ивазшавии шуғл ва кори одамон ба мошин

#### **Расми 4. Категорияҳои нигарониҳои ахлоқии хатарҳо (коркарди муаллифон)**

Аммо агар ба воқеяят назар афканем, мебинем, ки корҳо аз ҷониби одамон аз байн нарафтаанд. Баръакс, дигаргунӣ дар корҳо дида мешавад, ки ин малакаҳои навро қасб мекунанд. Мустақилият ва озодии инфириодӣ ҳатман бо рушди зехни сунъӣ ҳалалдор наҳоҳад шуд, то даме ки дар баробари технологияҳое, ки ба даҳлноразиирии мо ҳамла мекунад, ҳушӯрӣ дошта бошем. Мошинҳо аз тарафи дигар, мустақилияти ахлоқӣ надоранд, зеро ҳатто агар онҳо дар раванди қабули қарорҳо моро ба иштибоҳ андохта, гумроҳ қунанд ҳам, онҳо иродай ҳудӣ надоранд ва то ҳол ба ҳадафҳое, ки мо дар назди онҳо гузоштаем, итоат мекунанд.

#### **Адабиёт:**

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, 28.12.2024
2. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, аз 1 октябри соли 2016, № 392.
3. Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 декабря соли 2019, №642.
4. Барномаи миёнамӯҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 (аз 26 октябри соли 2021, № 460)
5. Барномаи давлатии рушди илмию инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027. (31 августи соли 2023 тасдиқ шудааст)
6. Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 3 декабря соли 2004, № 468)
7. Стратегияи рушди зехни сунъӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2040 (аз 30 сентябри соли 2022)
8. Рахимзода Ш., Муминова Ф. Концептуальные основы формирования цифровой экономики в Республике Таджикистан// Монография. -Душанбе, 2024. – 164с
9. Холматов М.М., Иқтисодиёти рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳогузории сармояи инсонӣ. №1, 2020, 104-111.
10. Муқимова Н.Р., Бердиев Н.Х., Ҳукумати электронӣ ҳамчун омили рушди ҷомеаи иттилоотӣ. №1, 2020, 97-103.

11. Хидирова Ф. Ҳукумати электронӣ ҳамчун шакли идоракуни давлатӣ. №2, 2022, 129-133.
12. Иванов А.Ф. Об онтологическом статусе виртуальной реальности. Санкт-Петербург 2000, 183-186.
13. Alt-future.narod.ru/Future/bostrom3.htm
14. 51CTO.com
15. ICT White Paper

**Муминова Ф.М.  
Ёров Ф.Х.**

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ  
ТАДЖИКИСТАН И РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

*Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана*

*В данной статье основное внимание уделено процессу формирования информационных технологий, цифровизации различных социально-экономических сфер Республики Таджикистан, оценке текущего состояния перехода страны к цифровой системе, а также теоретическим аспектам возникновения, развития и эволюции искусственного интеллекта, возможностям его формирования и развития в повседневной жизни людей.*

**Ключевые слова:** цифровизация, цифровая система, кибербезопасность, искусственный интеллект (AI), MARS, ЭВМ (электронно-вычислительная машина), 3D.

**Muminova F.M.  
Yorov F.H.**

**THE FORMATION OF THE DIGITIZATION PROCESS IN THE REPUBLIC OF  
TAJIKISTAN AND THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE  
DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGY**

**Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of Tajikistan**

*This article primarily focuses on the development process of information technologies, the digitalization of various socio-economic sectors in the Republic of Tajikistan, the assessment of the current state of the country's transition to a digital system, and the theoretical aspects of the emergence, growth, and evolution of artificial intelligence, as well as the potential for its development and integration into people's daily lives.*

**Keywords:** digitization, digital system, cybersecurity, artificial intelligence (AI), MARS, ECM (electronic computing machine), 3D.

**Сведения об авторах:**

**Муминова Фарида Махмудовна** - кандидат экономических наук, зав. отделом Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана

**Ёров Файзулло Хайдарбекович**-докторант третьего курса Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана

**Телефон:** (+992) 981-002-101; Электронная почта: faizulloyorov@gmail. Com.

**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВВП И ЗАНЯТОСТЬЮ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА**

*Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт труда,  
миграции и занятости населения»*

*Международный университет туризма и предпринимательства  
Таджикистана*

*В статье, в контексте Закона Оукена, рассматривается взаимосвязь между ВВП и занятостью в экономическом пространстве Таджикистана. Построена математическая модель этой взаимосвязи, на основе которой установлено, в частности, что в период 2014-2023 годы ежегодно в среднем 5,1 процентный темп прироста реального ВВП обеспечивал 1% темпа прироста количества занятых. Установлено, также что при сохранении этой тенденции в 2040 году 5 процентный темп прироста реального ВВП будет обеспечивать 2% темпа прироста количества занятых. Анализируется причина удвоения “мощности” ВВП по обеспечению занятости ресурсов труда в период 2024-2040 годы.*

**Ключевые слова:** Закон Оукена, ВВП, количество занятых, математическая модель, “мощность” ВВП по обеспечению занятости, квазиравновесное состояние экономики.

Описание математической модели взаимосвязи между двумя главными (наряду с инфляцией) показателями макроэкономики – объёма производства и уровня безработицы (занятости) рабочей силы – давно привлекает внимание учёных-экономистов. Различные математические модели этой взаимосвязи важны как теоретически, так и практически. В теоретическом плане их используют в разных макроэкономических моделях и конструкциях, а в практическом плане они полезны в прогнозировании показателей сферы трудовой занятости при разработке государственных стратегий, программ и проектов по регулированию занятости ресурсов труда.

Первая эмпирическая зависимость между уровнем безработицы и ростом ВВП была сформулирована около 60 лет назад в работе профессора Йельского университета США Артура Оукена (1928-1980) [1]. Данный результат положил начало целому направлению исследований в области макроэкономического моделирования.

Первоначально формула, описывающая Закон Оукена, записывалась в виде

$$\frac{Y - Y^*}{Y^*} = -\beta(u - u^*),$$

где  $Y$ - фактический объём производства (ВВП),  $Y^*$ - потенциальный объём производства (ВВП),  $u$  – фактический уровень безработицы,  $u^*$ - потенциальный уровень безработицы, а  $\beta$ - эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы.

Из-за сложности подсчёта «потенциального» уровня показателей данная первоначальная формула редко применялась. Затем данная формула усилиями учёных была приведена в более применимый вид [2-4]

$$\Delta u_t = -\beta(\nabla Y_t - \nabla^0 Y_t), \quad (1)$$

$\Delta u_t \equiv u_t - u_{t-1}$ - прирост уровня безработицы в сегменте времени  $(t-1; t)$ ,  $\nabla Y_t \equiv (Y_t - Y_{t-1})/Y_{t-1}$ - темп прироста объёма производства (ВВП) в этом сегменте времени,  $\nabla^0 Y_t$  – нормальный темп роста экономики,  $\beta$ - коэффициент, измеряющий влияние темпа роста ВВП, превышающего нормальный темп роста, на изменение уровня безработицы (коэффициент Оукена). При этом, темп роста ВВП, предотвращающий рост уровня безработицы, Оукеном был назван «нормальный темп роста ВВП». Данное состояние экономики (и рынка труда) в работах автора данной работы [5,6] называется квазиравновесным состоянием экономики (рынка труда), а уровень безработицы, соответствующий квазиравновесному состоянию (нормальному темпу роста ВВП), -

потенциальным уровнем безработицы. Как в работе автора, так и в работе Оукена потенциальный уровень безработицы больше, чем её естественный уровень. Потенциальный уровень безработицы может, сегментарно уменьшаясь, достичь своего естественного уровня, при котором ВВП достигает своего потенциального уровня.

В более поздних работах Оукена было установлено, что в экономике США в период 1960–1970 годы значение «нормального темпа прироста ВВП» равно 2,5% ( $\nabla^0 Y_t = 2,5$ ),  $\beta = 0,4$ , а зависимость (1) выражалось как [7]

$$\Delta u_t = -0,4 \cdot (\nabla Y_t - 2,5). \quad (2)$$

Следовательно, ежегодный прирост ВВП на 2,5 % удерживает уровень безработицы на одном уровне ( $\Delta u_t = 0$ ), с каждым дополнительным превышением нормального темпа прироста ВВП на 2,5 % ( $\nabla Y_t = 5$ ) уровень безработицы снижается на 1 % ( $\Delta u_t = -1$ ). А при понижении прироста фактического ВВП относительно нормального прироста ВВП на 2,5 % уровень безработицы возрастает на 1 %. В соответствии с этим законом (Законом Оукена) прирост ВВП на 5% обеспечивает уменьшение уровня безработицы на 1%, а значит увеличивает уровень занятости на 1%.

Данная теория применима в условиях стабилизации экономики на квазиравновесном состоянии, т.е. когда уровень безработицы стабилизируется на определенном (возможно выше, чем естественном) уровне. В этой теории важное место занимает определение состояния квазиравновесия, или нормального уровня производства по Оукену, когда уровень безработицы стабилизируется. При этом эмпирически довольно сложно определить данные показатели экономики. Более того, в условиях развивающейся экономики в ближайшей перспективе экономика может не достигнуть состояния квазиравновесия.

Тем не менее, выявление взаимосвязи показателей роста ВВП и падения безработицы остается важным в период развивающейся экономики и может служить основой для прогнозирования уровня безработицы с учетом показателей роста ВВП.

Однако, в официальной статистике Таджикистана отсутствуют регулярные (ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные) данные об уровне безработицы, исходя из чего в данной работе рассматривается корреляционная связь между показателем ВВП и количеством занятых. Данный вопрос также имеет стратегическое значение при регулировании занятости ресурсов труда. Например, ответ на вопрос «Какой размер темпа прироста ВВП обеспечивает 1% темпа прироста количества занятых?» является довольно актуальной при планировании мер по обеспечению занятости в развивающейся экономике.

Следует отметить, что именно величины роста (ежегодного или сравнительного относительно фиксированного года) и темпы прироста, которые выражаются в процентах, дают возможность оперировать с величинами, выражющимися в разных единицах измерения (ВВП выражается в сомони, а количество занятых - в количествах людей).

Современные возможности регрессионного анализа подталкивают на гипотезу о наличии линейной регрессионной взаимозависимости

$$y(t) = a x(t) + b,$$

в которой  $x(t)$  и  $y(t)$ - сравнивательные показатели ВВП и занятости соответственно.

Для реализации этой гипотезы, учитывая определенную стабилизацию экономики в последние годы, рассмотрим значения ВВП и количества занятых в период последних статистически доступных 10 лет (2014-2023 годы).

Исходя из этого, ниже, в таблице 1 приведем данные по реальным показателям ВВП и количества занятых в экономике страны за период 2014-2023 годы. При этом рассмотрим реальные показатели с индексом 100 в 1991 году. Следует отметить, что данный подход позволяет «сглаживать» зигзагообразное поведение ежегодных показателей роста

*Таблица 1. Показатели роста объёма реального ВВП и количества занятых в Республике Таджикистан в период 2014-2023 годы по сравнению с 1991 годом  
(1991=100)*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ВВП	113,1	119,9	128,2	137,1	147,5	158,4	165,4	180,9	195,4	211,6
Занятость	118,0	119,3	121,0	122,1	123,1	125,0	127,1	128,6	130,6	131,2


Источник: Данные государственного органа статистики/ <https://www.stat.tj/ru/tables-real-sector>

Следует отметить, что данный подход (рассмотрение показателя роста по сравнению с фиксированным годом) позволяет «сглаживать» «зигзагообразное поведение» ежегодных показателей роста рассматриваемых величин (ВВП и количества занятых).

Нетрудно убедиться, что регрессионная взаимосвязь между двумя показателями таблицы 1 выражается линейной регрессией

$$y = 0,1341x + 103,56, \quad (3)$$

в которой  $x$  - выражает показатель (роста по сравнению с 1991 годом) ВВП, а  $y$  – количество занятых. При этом величина достоверности аппроксимации  $R^2 = 0,9766$  показывает высокое соответствие трендовой модели (3) к исходным данным.



*Диаграмма 1. Поле рассеивания и линия тренда регрессионной взаимосвязи показателей ВВП и занятости в период 2014-2023 годы*

Из (3) легко получим соотношение

$$y_t - y_{t-1} = 0,1341 \cdot (x_t - x_{t-1}), \quad (4)$$

в котором  $t$  обозначает текущий год, а  $t-1$  – предыдущий.

Далее показатель с индексом 0 обозначает значение показателя в 1991 году. Тогда из определения показателей нетрудно вывести, что


$$x_t - x_{t-1} = 100 \cdot \frac{g_{t-1}}{g_0} \cdot \Delta_t g \quad \text{и} \quad y_t - y_{t-1} = 100 \cdot \frac{e_{t-1}}{e_0} \cdot \Delta_t e, \quad (5)$$

в которых символ  $\Delta_t$  обозначает темп прироста,  $g$  – реальный ВВП,  $e$  – количество занятых. Из равенств (4) и (5) получим равенство

$$\Delta_t e = 0,1341 \cdot \frac{x_{t-1}}{y_{t-1}} \cdot \Delta_t g. \quad (6)$$

Нетрудно убедиться, что соотношение  $\frac{x_{t-1}}{y_{t-1}}$  по времени  $t \geq 2014$  выражается линейной регрессией (см. диаг. 2)

$$\frac{x_{t-1}}{y_{t-1}} = 0,0715t - 143,04. \quad (7)$$



*Диаграмма 2. Поле рассеивания и линия тренда регрессионной модели выражения  $x_{t-1}/y_{t-1}$  по времени  $t$  в период 2014-2023 годы*

При этом величина достоверности аппроксимации  $R^2 = 0,9832$  показывает высокое соответствие трендовой модели (7) к исходным данным.

Из (6) и (7) получим

$$\Delta_t e = 0,1341 \cdot (0,0715t - 143,04) \cdot \Delta_t g$$

или

$$\Delta_t e = (0,0096 \cdot t - 19,182) \Delta_t g. \quad (8)$$

Нетрудно вычислить, что среднее арифметическое значение функции

$$f(t) = 0,0096 \cdot t - 19,182 \quad (9)$$

при  $t = 2014, 2015, \dots, 2023$  составляет 0,1956. Тогда из (6) в среднем в период 2014-2023 годы получаем следующее соотношение

$$\Delta_t e = 0,1956 \Delta_t g,$$

означающее, что в этом периоде 5,1% темп прироста ВВП обеспечивал 1% темпа прироста количества занятых.

Установленная математическая модель взаимосвязи между темпами прироста ВВП и количеством занятых (8) подсказывает, что в 2040 году зависимость этих показателей выразится в виде соотношения

$$\Delta_t e = 0,402 \Delta_t g,$$

которое показывает, что в 2040 году 2,5% темп прироста ВВП будет обеспечивать 1% темпа прироста количества занятых, или 5% темп прироста ВВП будут обеспечивать 2% темпа прироста количества занятых.

Увеличение «мощности» ВВП по обеспечению занятости (в 2024 году 5,1% темп прироста ВВП обеспечивал 1% темпа прироста количества занятых, а в 2040 году этот показатель составил 2,5%) в два раза связано с тем, что в рассматриваемом периоде темп прироста показателя ВВП в 7,5 раз больше аналогичного показателя количества занятых (см. табл. 1) и при сохранении такого тренда объем реального ВВП в 2040 году увеличится в 2,2 раза.

Иными словами, в полученной модели взаимосвязи (8) присутствует линейная функция (9), выражающая монотонное развитие экономики. В состоянии квазиравновесном состоянии данная функция заведомо примет вид постоянной ( $f(t) = const$ ). В этом состоянии «мощность» ВВП по обеспечению занятости также стабилизируется на одном уровне. В случае квазиравновесного состояния (согласно Закону Оукена) данная «мощность» приравнивается к нулю при стабилизации прироста ВПП на уровне 2,5%.

*Литература:*

1. Okun, A. Potential GNP: its measurement and significance // Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Economic Association. 1962. Pp. 98–104.
2. Казакова М. Закон Оукена: теоретические основы и оценки для России//Экономическое развитие России, т.24, №11, 2017.
3. Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Моделирование механизмов российского рынка труда / Препринты. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ. Сер. WP3 «Проблемы рынка труда». 2014. № 8. С. 5–27.
4. Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости: углубленный анализ закона Оукена для России. Вопросы экономики. 2015;(3):5-27. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-3-5-27>
5. Ашурев С. О квазиравновесном состоянии рынка труда// Вестник Российской Таджикского (славянского) университета. - Душанбе, 2011. №4(35).- С. 68-74.
6. Ашурев С.Б. Формирование и регулирование рынка труда в трудоизбыточном регионе: теория и практика. – Душанбе, Изд-во Ирфон 2012, - 290 с.
7. Шевцов П.А. Взаимосвязь уровня занятости и динамики ВВП//Москва, Экономические науки, № 9(82), 2011, с. 108-111.
8. <https://www.stat.tj/ru/analiticheskie-tabliczy/>

**С.Б. Ашурев**

### МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ТАНОСУБИ ММД ВА ШУГЛ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН

Ин мақола таносуби байни ММД ва шуглро дар иртибот ба Қонуни Оукен дар фазои иҷтисодии Тоҷикистон баррасӣ мекунад. Модели математикии ин таносуб таҳия карда шуда, дар асоси он муайян карда шудааст, ки дар давраи солҳои 2014-2023 суръати миёнаи солонаи 5,1 фоизаи афзоиши ММД-и воқеӣ 1 фоизи суръати миёнаи рушди шумораи шуглноконро таъмин мекунад. Муқаррар инчунин карда шудааст, ки агар ин тамоюл то соли 2040 идома ёбад, суръати афзоиши 5 фоизаи ММД-и воқеӣ 2 фоиз суръати афзоиши шумораи шуглноконро таъмин менамояд. Сабаби ду баробар афзудани “иқтидори” ММД дар таъмини шугли захираҳои меҳнатӣ дар давраи солҳои 2024-2040 таҳлил карда шудааст.

**Калидвоҷсаҳо:** қонуни Оукен, ММД, шумораи шуглнокон, модели математикий, “иқтидори” ММД дар таъмини шугл, ҳолати квазимувозинатии иқтисодиёт.

**S.B. Ashurov**

### MATHEMATICAL MODEL OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GDP AND EMPLOYMENT IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPING ECONOMY OF TAJIKISTAN

The article, in the context of Okun's Law, considers the relationship between GDP and employment in the economic space of Tajikistan. A mathematical model of this relationship has been constructed, on the basis of which it has been established, in particular, that in the period 2014-2023, an average of 5.1% annual growth rate of real GDP provided a 1% growth rate of employment. It has been established that if this trend continues in 2040, a 5% growth rate of real GDP will provide a 2% growth rate of employment. The reason for the doubling of the “capacity” of GDP to provide employment of labor resources in the period 2024-2040 is analyzed.

**Keywords:** Okun's Law, GDP, employment, mathematical model, “capacity” of GDP to provide employment, quasi-equilibrium state of the economy.

**Сведения об авторе:** Ашурев Субхон Бурхонович - доктор экономических наук, доцент, заведующий отделом Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт труда, миграции и занятости населения», г. Душанбе, проспект Борбад, 71, Е-майл: [s.burhoniyon2022@gmail.com](mailto:s.burhoniyon2022@gmail.com). Тел: +992 919 13 1010.

**DEVELOPMENT TOOLS FOR ESTIMATION OF GENERAL EQUILIBRIUM  
IMPACTS OF PUBLIC POLICIES ON WELFARE**  
**Tajik National University**

*During the last 20 years, microsimulation models have been increasingly applied in qualitative and quantitative analysis of public policies. This paper based on combination of microsimulation and Computable General Equilibrium (CGE) model approaches to perform distributional analysis of public policy. Particular attention is paid to applications relating to aspects of economic growth and political economy. Applications in which macro-, CGE and microsimulation models are either layered or integrated are considered. It is demonstrated that proposed approach are appropriate for different level problems. For short-run impact analysis, microsimulation on its own may be appropriate. For longer-run analyses under existence of interaction in fluctuations of disposable income, consumption and labour supply, these models need to be supplemented a combination of microsimulation and general equilibrium approach. This allows to get information regarding distributive effects of price changes or macro variables changes on economic agents' behaviour.*

*It is argued that for policy analysis, microsimulation may adequately be combined with macro CGE models. It then discusses social welfare analysis permitted by microsimulation techniques and points to the limits of present approaches and some directions for future developments.*

**Keywords:** *public policy, inequality, microsimulation, CGE, poverty.*

## 1. Introduction

The purpose of the paper is to explore how microsimulation can be combined with CGE and macro modelling techniques to study distributional issues in Central Asian countries. This is an area of great current interest [1-3, 10]. While microsimulation is essential in modelling the distributive effects of macro variables like taxes and transfers, it is limited by estimation of structural changes in the economy.

CGE models, on the other hand, have in the past generally lacked the rich distributional detail found in microsimulation. The solution that is increasingly being advocated is to combine these different forms of modelling, either through “layering” the models, or through their integration.

Different combinations of models are needed when dealing with different issues. For some purposes it is sufficient to stick with just one of the standard model types. For example, in some cases there may be little reason to expect complex distributional impacts and standard CGE modelling, with its representative household groups, may be enough. Conversely, if interest focuses on distributional impacts and there is reason to believe that general equilibrium price effects will be unimportant, then conventional microsimulation may be sufficient. But there are cases where combining the approaches is necessary to get an accurate picture. A prototypical case is that of removing agricultural protection in developing countries. Tariff removal leads to lower food prices, benefitting poor consumers. On the other hand, lower agricultural prices reduce the wages of agricultural labourers, many of whom are also poor. The result is that some of the poor people will benefit and others will lose. CGE is needed to capture the wage and price effects, and

microsimulation is needed to net out gains and losses for individual households, allowing accurate distributional analysis to be performed.

Currently, in the developing world, the leading distributional issues surround the impact of factors like trade liberalization, adjustment policies (i.e. tax policy) and financial crises on poverty and overall income inequality. In the transition economies similar issues are also important, but there are features that give some of these countries important aspects in common with higher income countries. CIS and the East European countries, although still poor relative to the West, are highly urbanized General Equilibrium Impacts of Tax Policies and industrialized. The portion of the economy in the informal sector is also relatively small compared with many developing countries. These aspects mean that food price and agricultural issues, for example, are less important than in many developing countries.

Also, the tax, benefit and pension issues that face members of a formal-sector industrial workforce are more important. Conventional microsimulation has been developed to analyze policy issues and distributional impacts in highly urbanized and industrialized societies, and may therefore be more applicable and relevant in these transition countries than in many developed countries (DCs).

While there have been a few important contributions, neither microsimulation nor CGE modelling are so far very advanced in most transition countries. Part of the reason may lie in data requirements and lack of modelling resources. And part may lie in the uncertainty about how to model these economies. But it may also be that the pace of change has been so rapid as to restrict the payoff to, and applicability of, such modelling. CGE models in particular assume that the base year is one of equilibrium, which is problematic. If transition begins to proceed in a more orderly way, better data become available, and more consensus develops about how to model these economies, improved prospects for microsimulation and CGE work will arise.

CGE and standard macro models provide static analyses. Ultimately, one is interested in the connection between growth and other phenomena including income distribution. There has been some interesting work in this area, but it is to be hoped that micro-macro links will extend more to dynamic modelling in the future. Tax and benefit changes can affect growth, for example through impacts on saving and investment, human capital formation, fertility, innovation, and incentives for the adoption of new technology. And trade reforms can stimulate growth through the expansion of export industries and FDI, as well as through capital accumulation/technology effects – at the same time generating possibly complex distributional impacts.

## 2. Background

To date, significant effort has already been done in Tajikistan to reduce poverty. According to official statistics<sup>3</sup>, the poverty rate is reduced from 83 percent in 1999 to 21.2 percent in 2023. The Government of the Republic of Tajikistan aims for ambitious goals by 2030 - this is Gross Domestic Product (GDP) acceleration twice (see table 1 below), poverty reduction by 20% and middle class expansion.


---

<sup>3</sup> <https://nbt.tj/upload/iblock/983/ualss1hvqf4g04chpu0zzsdnlciygr/BULL12%20new.pdf>


**Table 1. Dynamics of GDP indicators development of the Republic of Tajikistan**

	2000	2005	2010	2011	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GDP_nominal (mln.somoni)	1,80	7,20	24,70	30,10	51,0	54,8	71,1	79,1	83,9	101,1	118,2	130,8
GDP_per capita (thous.somoni)	0,30	1,10	3,30	3,90	6,00	6,30	7,90	8,60	8,30	10,30	11,80	12,90
Real growth rate (in %)	0,30	6,70	6,50	7,40	6,60	6,90	7,60	7,40	4,20	9,40	8,00	8,30

Based on the timely and high-quality implementation of strategic documents, the poverty rate in 2023 reached 21.2 percent, which is 61.8 percentage points lower than in 1997. In turn, one of the priority areas of the government's social policy is to gradually increase the minimum and average wages of employees in various sectors. In the last 20 years alone, the average wage has increased from 16 somoni to 1,394 somoni, and the size of pensions has increased 80 times (see diagram 1).

**Diagram 1. Dynamics of social indicators development of the Republic of Tajikistan**

Today, the GDP rate is 8,3%, industrial production – 16,2% of GDP, public budget volume – 27,5% of GDP (see diagram 2 below), annual population growth – 1,9% household consumption – 84,6% of GDP, import of goods and services – 22,8% of GDP.

**Diagram 2. Dynamics of public budget development of the Republic of Tajikistan**

In purpose to formulate concept of research we base on the Tax policy and economic agent's behavior as object of the research. The National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period 2030 sets the task of tax administration improvement in order to increase the tax collection, reduce administrative burden on responsible taxpayers, increase transparency and predictability of the tax system. The Strategy also emphasizes the role of the Tajik tax system as an important component of public industrial policy, where sets the task of improving the Tax Code of the Republic of Tajikistan in order to create conditions for inclusive development of the country. The results of the government's measures on tax legislation reform will inevitably affect all levels of society, all sectors of industry and regions of the country, therefore the importance of understanding and forecasting the possible consequences of the reforms is beyond doubt. Moreover, assessing the consequences of reforms is also important for the formation of appropriate compensatory measures to prevent negative changes in the structure of production and income of the population.

Three different consequences might occur and should be analyzed with regard to changes in tax legislation:

- Reducing the tax burden on taxpayers will lead to a significant reduction in budget revenues. Compensation for losses could be achieved through the introduction of new taxes or excises, and/or on the other hand, by expanding the tax base through exit a part of production turnover from shadow economy;
- Reducing the tax burden will cause changes of production structure, export and import flows, relative prices of goods, income from production factors, economic growth rates. Thus, this will lead to changes in demand for production factors, in particular, this will affect the level and structure of employment;
- The changes described above will directly affect labor supply and incomes and further consumption of the population. In turn, this will lead to changes in the level of inequality, poverty, welfare.

### **3. Research Approach**

Heterogeneous agent models have become a standard tool in macroeconomics. This approach added more richness and realism to macroeconomic models and allowed for the exploration of topics related to distributional issues that could not be otherwise addressed. However, there often remains a lack of detail in the way policy instruments are incorporated into dynamic general equilibrium models. The gap between the rich heterogeneity in model agents and lack of policy detail can be especially striking in the context of models used to evaluate tax policy. This gap is often due to the intractability of modeling the details of real world policy.

There are many publications devoted to various policy analysis by General Equilibrium Model (GEM) approach both for developed and developing countries. Thus, for developed countries used the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model to analyze the effects of the stimulus packages adopted by the German government [7]. Krueger and Ludwig examined policy relevant questions regarding tax policy and have a rich model comprised of agents with heterogeneous skill-levels, assets, and age [6]. In particular they model the tax policy using linear tax functions. Models at the frontier of the dynamic of analysis of fiscal policy, impose tax functions that are progressive but do not allow for marginal rates on a particular income source to be a function of other income. Recently, DeBacker developed large scale overlapping generation model with heterogeneity across the lifecycle and over earnings ability types, where an increase in income tax rates and a progressive wealth tax have been considered. Individual effective tax rates are integrated and marginal tax rates are computed from a microsimulation (partial

equilibrium) model of Tax policy with a dynamic general equilibrium model of tax policy that can provide macroeconomic analysis or dynamic scores of tax reforms [9].

The research in the scope of developing countries is advanced by Hauner [4]. He proposed the DSGE model approach to analyze policy options for Pension system in Russia. Davies (2002) devoted to tax policy implications on households income in transition economies by using Computable General Equilibrium (CGE) model.

The research methodology proposed in this study is one of the newest in the world economic science and has been used widely in the last years in many developing and developed countries in order to examine the impact of various macroeconomic reforms and shocks on various components of the economic system. One of the advantages of this methodology is usage of national accounts data, which makes it easy to modify methodology for a specific country, as well as analyze economic processes in dynamics.

The idea of this approach is proposition a flexible functional form for tax rates that has the smoothness and monotonicity properties necessary for solving a Dynamic General Equilibrium (DGE) model while retaining much of the heterogeneity found in microsimulation model tax data. The proposed tax functions can capture progressive rates and account for the influence of income across sources on marginal rates. That is, tax functions are multivariate, where income from one source affects marginal rates from other sources of income. Second, we propose a methodology where one can easily fit these tax functions using the output of a microsimulation model. The use of a microsimulation model is important since this model is able to capture the rich detail of tax policy and its impact on households with different economic and demographic characteristics. The tax functions we propose then map the results of the microsimulation model, the computed average and marginal tax rates, into parameterized functions that can be used in a macroeconomic model. We tailor our functions here to a specific microsimulation model and DGE model, but the methodology we propose can be scaled up or down to account for models with more or less heterogeneity. A detailed analysis of this research methodology is presented in DeBacker et al [8].

#### **4. The Model Specification**

To illustrate how tax policy enters a macroeconomic dynamic general equilibrium model, we use the overlapping generation model of DeBacker et al. [8]. In this proposal we are not able to provide full description of the model. However, we focus specifically on the details of the model that are relevant for describing how and where taxes enter the DGE model. The presented approach in this research has two distinct advantages. It allows the DGE model to capture more detail of tax policy in previously used methods. It also greatly reduces the cost to incorporating rich policy detail and counterfactuals into macroeconomic analysis. The bridge we build between the microsimulation model and the macroeconomic model essentially automates this process.

Second, approach uses the output of microsimulation model to estimate effective and marginal tax rate functions that jointly vary by age, labor income, and capital income. This method is the newest to incorporate this level of detail into the GEM model. It is also novel in the integration between the microsimulation and the GEM models. Such integration not only allows one to estimate tax functions for current law policy, but also to estimate the parameters of tax functions that specify counterfactual tax policies – even those that adjust tax policy levels that are difficult to model explicitly in a general equilibrium framework.

Due to the fact that our focus is on individual income taxes, the effect of such taxes on model agents' decisions is captured in three equations. First, the total income tax paid by the model agent determines after-tax resources available for consumption and savings. This is related through

the budget constraint, that takes into account the real interest rate at time  $t$  and the stationarized wage rate at time  $t$ . The growth rate in labor augmenting technological change is also incorporated. Furthermore, a function representing income and payroll taxes paid, is a lump sum transfer given to all households, which does not vary with household tax liabilities.

The effects of marginal tax rates effects on consumption, savings, and labor supply can be seen in the necessary conditions characterizing the agent's optimal choices of labor supply and savings. The first order condition for the choice of labor is given by the marginal benefits to additional labor supply at the left hand side. The right hand side relates the marginal costs from the disutility of labor supply. In addition, we consider the coefficient of relative risk aversion from the constant relative risk aversion utility function.

Finally, consider that many macroeconomic models assume a single composite consumption good. Some of this composite good affects tax liability, such as the consumption of charitable contributions or housing. To the extent that the fraction of the composite good that comes from such consumption varies over a household's income and age, these tax functions will capture that, since they are fitted using microeconomic data that includes information on these taxrelevant forms of consumption.

### **5. Integration of Microsimulation Model with the DGE**

The microsimulation model which we propose is called Tax-Calculator and is maintained by a group of economists, software developers, and policy analysts. Using microdata on a sample of tax filers, the Tax calculator is able to determine total tax liability and marginal tax rates by computing the tax reporting that minimizes each filer's total tax liability given the filer's income and deductions items and the parameters describing tax law.

To map the output of the microsimulation model, which is based on income reported on tax returns, to the DGE model, where income is defined more broadly, we use the following definitions. In computing the effective tax rates from the microsimulation model, we divided total tax liability by a measure of "adjusted total income". We consider adjusted total income from the microsimulation model to be the counterpart of total income in the DGE model. Total income in the DGE model is the sum of capital and labor income.

### **6. Expected Results**

Thus, in the framework of the research it is supposed to construct both models and incorporate them for the in-depth analysis of Tajik tax policy implications in the context of the equilibrium theory.

In addition to specifying and estimating models for transition economy, we pursue following objectives: first, to construct the DGE model as well as microsimulation model which can be used in integrated form as a policy simulation tool; second, to obtain some insights about tax policy implications within estimation of distributional effects on household incomes; and develop further scenarios for tax policy in Tajikistan.

We suggest using of the model in order to investigate effectiveness of tax policy. The model could be used for the modeling of different scenarios in tax policy which will lead to poverty reduction.

### **7. Conclusion**

This brief presented approach has shown that microsimulation techniques have become relevant practically for the whole of applied economic policy analysis. The greater availability of large and detailed micro-datasets and the foreseeable increase in computing power are drastically modifying our approach to the evaluation of policy reforms. Instead of reasoning through

representative agents and aggregate models of the economy, we now try more and more to take into account the fundamental heterogeneity of agents. By dispensing with the very demanding assumption necessary for perfect aggregation of individual behaviors, such an approach greatly improves the macro analysis of reforms. At the same time, it permits evaluating their full distributional impact. This can be done in several instances, under the assumption of no behavioral response. Simple microsimulation tools are straightforwardly developed on that basis and should be used more systematically.

Extending the analysis to cover behavioral responses and the potential general equilibrium and macro-economic effects of reforms requires investing more in micro-economic and macro-economic modelling. Attempts in that direction, briefly described in this survey, show the difficulty of the approach but also the benefits that policy-making could draw from this kind of instrument.

## References

1. Agénor, Pierre-Richard and Moreno-Dodson, Blanca, Public Infrastructure and Growth: New Channels and Policy Implications (March 30, 2006). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2005043> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2005043>
2. Bourguignon, F., O'Donoghue, C., Sastre, J., Spadaro, A. and Utili, F. (1997). Eur3: A prototype European tax-benefits model, In: A. Gupta and V. Kapur (eds.), Microsimulation in Government Policy and Forecasting, North-Holland, Amsterdam.
3. Bourguignon, François, Maurizio Bussolo, and Luiz A Pereira da Silva. The Impact of Macroeconomic Policies On Poverty and Income Distribution : Macro-micro Evaluation Techniques and Tools. Hounds mills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan , 2008.
4. David Hauner and Annette Kyobe, Determinants of Government Efficiency, IMF Working Paper, WP/08/228, 2008, 27 p.
5. Denis Cogneau & Anne-Sophie Robilliard, 2004. "Poverty Alleviation Policies in Madagascar: a Micro-Macro Simulation Model," Working Papers DT/2004/11, DIAL (Développement, Institutions et Mondialisation), revised Nov 2004.
6. Dirk Krueger, Alexander Ludwig. On the optimal provision of social insurance: Progressive taxation versus education subsidies in general equilibrium, Journal of Monetary Economics, Volume 77, - 2016, - Pages 72-98.
7. Frank Drygala et al., Homogenous Population Genetic Structure of the Non-Native Raccoon Dog (*Nyctereutes procyonoides*) in Europe as a Result of Rapid Population Expansion, 2016.
8. Jason DeBacker, Bradley Heim and Anh Tran, Journal of Financial Economics, 2015, vol. 117, issue 1, pages 122-138
9. Orcutt, G. (2007). A new type of socio-economic system, Review of Economic and Statistics 58 (1957) 773–797.
10. Savard, L. Poverty and Income Distribution in a CGE-Household Microsimulation Model:Top-Down/Bottom-Up Approach, CIRPÉE Working Paper 03-43. Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi, Quebec, 2003.
11. Tuomala, M. (1990). Optimal Income Tax and Redistribution, Oxford University Press, Oxford.

**Ҳакимова М.Ф.****КОРКАРДИ УСУЛҲОИ БАХОДИҲИИ ТАЪСИРИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ БА  
НЕКУАҲВОЛИИ ҲАЛҚ ДАР ДОИРАИ МУВОЗИНАТИ УМУМӢ.***Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

Дар тӯли 20 соли охир моделҳои микросимуляцисонӣ дар таҳлили сифатӣ ва миқдории сиёсати иқтисодии давлат бештар истифода мешаванд. Барои таҳлили самараҳои тақсимотии сиёсати давлатӣ, мақола дар равии ҳамгиришиуда асос ёфта, усулҳои микросимуляцисонӣ ва моделҳои мувозинати умумии ҳисобшавандаро (CGE) муттаҳид мекунад.

Дикъати маҳсус ба воситаҳои таҳлили рушди иқтисодӣ ва сиёсати иқтисодии давлат дода мешавад. Равииҳои баррасӣ мешаванд, ки дар онҳо макромоделҳо, моделҳои мувозинати умумӣ ва моделҳои микросимуляцисонӣ дар соҳтори иерархӣ ё шакли интегронишиуда истифода мешаванд. Нишон дода шудааст, ки равииҳои пешниҳодшиуда барои ҳалли масъалаҳои сатҳҳои гуногун мувофиқанд. Барои таҳлили таъсири кӯтоҳмуddат, худи усулҳои микросимуляцисия метавонад мувофиқ бошад. Барои таҳлили давраи дарозмуddат, ки ба ў таъсири мутақобила дар тағирёбии даромад, истеъмол ва пешниҳоди меҳнат хос мебошад, бояд дар якҷоягӣ микросимуляцисия ва равии мувозинати умумӣ татбиқ карда шаванд. Ин ба мо имкон медиҳад, ки маълумоти амиқро дар бораи таъсири тақсимотии тағирёбии нарҳҳо ё макро тағирёбандада бо рафтари агентҳои иқтисодӣ ба даст орем.

Дар мақола асоснок карда мешавад, ки бо мақсади таҳлили амиқи сиёсати иқтисодии давлат усулҳои микросимуляцисонӣ бо макромоделҳои мувозинати умумӣ ба таври кофӣ муттаҳид карда мешаванд. Дар асоси натиҷа имконоти таҳлили некӯаҳволӣ, инчунин маҳдудиятҳои равииҳои пешкашиуда ва баъзе сamtҳои минбаъдаи рушди иқтисодӣ баррасӣ шудаанд.

**Калидвоожаҳо:** сиёсати иқтисодии давлат, нобаробарӣ, микросимуляцисия, мувозинати умумии ҳисобшиуда, камбизоатӣ.

**Ҳакимова М.Ф.****РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОЛИТИКИ НА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ОБЩЕГО  
РАВНОВЕСИЯ***Таджикский национальный университет*

В течение последних 20 лет микросимуляционные модели все чаще применяются в качественном и количественном анализе государственной экономической политики. С целью анализа дистрибутивных эффектов государственной экономической политики данная работа основана на комплексном подходе, сочетающем в себе инструментарий микросимуляции и модели вычисляемого общего равновесия (CGE).

Особое внимание уделяется инструментарию анализа экономического роста и государственной экономической политики. Рассматриваются подходы, в которых макромодели, модели общего равновесия и микросимуляционные модели используются в иерархической структуре, либо имеют интегрированную форму. Показано, что предложенные подходы подходят для решения задач разного уровня. Для анализа краткосрочных последствий может подойти микросимуляция сама по себе. Для анализа долгосрочной перспективы, в которой учитываются взаимодействия в колебаниях располагаемого дохода, потребления и предложения труда, модели должны быть дополнены комбинацией микросимуляции и подходом общего равновесия. Это позволяет получить информацию о распределительных эффектах изменения цен или макропеременных на поведении экономических агентов.

В статье обосновывается, что для анализа экономической политики инструментарий микросимуляции может адекватно сочетаться с макромоделями общего равновесия. На основе полученных результатов рассматривается анализ благосостояния населения, а также указываются ограничения существующих подходов и некоторые направления дальнейшего экономического развития.

**Ключевые слова:** государственная экономическая политика, неравенство, микросимуляция, вычисляемое общее равновесие, бедность.

**Сведения об авторе:**

**Ҳакимова Мафтуна Фотеховна**, д.э.н., профессор кафедры кибернетики и цифровой экономики Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, Душанбе, просп.Рудаки 17, тел.(93)4145775, e-mail: [maftunah@gmail.com](mailto:maftunah@gmail.com) ORCID: 0009-0008-3598-8756.

## МОДЕЛСОЗИИ СЕНАРИЯВИИ АФЗОИШИ ҲАЧМИ СОДИРОТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲЛИЛ ВА ДУРНАМО

*Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон*

Мақолаи мазкур барои сохтани сенарияҳо барои афзоиши ҳаҷми содироти кишвар баҳшида шуда, дар мақола самтҳои асосии савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардидааст. Дар асоси таҳлили сохтори ҷуғрофӣ ва молии савдои берунаи кишвар, мушкилотҳо муайян карда шудааст, ки ҳалли онҳо ҳаҷми тиҷоратро афзун мегардонад. Ҳамчунин, дар асоси таҳлили сохтории содирот ва воридот муаллиф барои сохтани муодилаи регрессионӣ омилҳои таъсиррасонро муайян кардааст. Дар асоси муодилаи регрессионӣ аз ҷониби муаллиф З сенарияи афзоиши ҳаҷми содирот дар асоси тағиیر ёфтани сохтори содироти молии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. Муаллиф инҷунин барои васеъ кардани ҳамкориҳои тиҷоратӣ бо дигар кишварҳо, алалхусус содироти молҳои тайёри саноатӣ, металл ва маҳсулоти ҳочагии қишлоқро пешниҳод кардааст. Ҳангоми воридот зарурати зиёд кардани молҳои инвеститсионӣ, яъне мошину таҷхизотҳоро пешкаш намудааст.

**Калидвоҷаҳо.** савдои хориҷӣ, содирот, воридот, сенария, модел, саноати коркард, саноати истиҳроҷ, молҳои инвеститсионӣ, вобастагӣ, коррелиатсия, регрессия.

**Мубрамият.** Дар шароити номуайянӣ дар иқтисодиёт, зарурати коркарди сенарияҳои рушд ба миён меояд, алалхусус барои иқтисодиёт Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти савдои хориҷӣ, ки бештар ба зери таъсири омилҳои берна гирифтор мешавад. Дар ин шароит зарурати сенарияҳоро дар асоси якчанд сабабҳо баҳогузорӣ карда метавонем:

1. *Ба инобат гирифтани тағииротҳо дар иқтисодиёт.* Иқтисодиёт ба омилҳои зиёди доҳилию берунӣ, аз ҷумла тағииротҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ бештар дучор мегардад. Дар баробари ин дар самти савдои хориҷӣ тағиир ёфтани талаботу пешниҳод, нарҳҳои ҷаҳонӣ ба молу маҳсулот ва сиёсати савдоии кишварҳои шарик дар самти савдо, барои рушди савдои хориҷӣ хело заравар мебошад. Аз ҷумла ба инобат нағирифтани ҳуручи Пандемияи COVID-19 дар самти рушди ояндаи савдои хориҷии бештари кишварҳо зарари қалон расонид. Дар соли 2020 суръати рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ  $-3.3\%$ <sup>4</sup> ва савдои ҷаҳонӣ ба  $5.3\%$  кам шуд<sup>5</sup>. Бинобар ин сабаб таҳияи сенарияҳои гуногун ва тайёр будан ба тағииротҳои ногаҳон ба мақсад мувоғиқ арзёбӣ мегардад, алалхусус таҳияи сенарияҳои инертисионӣ, манғӣ ва оптимистӣ, ки дар ҳолати тағииротҳо метавон самти савдои хориҷиро тағиир дод, барои зарар надидани иқтисодиёти миллӣ.

2. *Таҳияи стратегияҳо.* Сенарияҳо имкон медиҳанд, ки ояндабинии тенденсияҳо ва тағииротҳои дарозмудатро пешгӯи намуда дар асоси он самаранок истифодабарӣ ва банақшагирии заҳираҳоро ба роҳ монда шавад. Сенарияҳо ба ташкилотҳо ва ҳукумати мамлакат имкон медиҳад, ки стратегияҳои дарозмудатро таҳия намоянд, бо ба инобат гирифтани тағииротҳои гуноун дар иқтисодиёти мамлакат, ки ин барои пешгирии ҳатарҳо усули самаранок ҳисобида мешавад.

3. *Баҳогузории ҳатарҳо ва гайра.* Сенарияҳо барои муайян кардани ҳатарҳо ва имкониятҳои эҳтимолӣ кӯмак мерасонанд ва дар асоси ин имкон медиҳанд, ки онҳо

<sup>4</sup> Перспективы развития мировой экономики: Преодоление неравномерного восстановления экономики / МВФ. - 2021. - xvii, 180 с. - URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021> (дата обращения: 11.05.2021).

<sup>5</sup> Conférence de presse sur les prévisions commerciales. Remarques de la Directrice générale, Mme Okonjo-Iweala // WTO. - 2021. - 31.03. - URL: [https://www.wto.org/french/news\\_f/spno\\_f/spno5\\_f.htm](https://www.wto.org/french/news_f/spno_f/spno5_f.htm) (дата обращения: 20.06.2021).

пешгирӣ ё беҳтар идора карда шаванд. Ояндабинии сенариявӣ ба иқтисодчиён имконият медиҳад, ки хатархое, ки дар асоси тағйиротҳо дар оянда пайдо мешаванд, бо самар баҳогузорӣ гардад ва роҳҳои ҳалли онҳо пешниҳод гарданд.

Бартариятҳои болозикр усули сенариявии ояндабиниро ҳамчун яке аз инструментҳои аввалиндарача барои таҳлил ва банақшагирӣ дар ҷаҳони имрӯза, табдил додааст. Аз ин лиҳозе варианҷҳои сценариявии таҳлили иқтисодро бештар соҳторӣ ва асоснок мекунанд, ки ин барои қабули қарорҳои боэътиҳод кӯмаки худро мерасонад.

**Базаи маълумотҳо ва методҳо.** Ба сифати базаи маълумотҳо, маълумотҳои омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин нишондиҳандаҳои мақсадноки Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 истифода шудаанд. Давраи таҳқиқот бошад аз соли 2004 то 2030 –ро дар бар мегирад.

Дар тадқиқот усули абстраксияи илмӣ, усули таҳлил ва синтез, арзёбии муқоисавӣ, усули моделсозӣ ва пешгӯии математики истифода шудаанд.

Ҳангоми истифодаи усули моделсозӣ барномаи E-views истифода шудааст, ки бо ёрии он ҷадвали як ва ду таҳия гардидааст, ки дар онҳо натиҷаҳои таҳлили коррелиатсия ва регрессия таҷассум гардидааст.

**Натиҷаи таҳлил.** Барои соҳтани модели миёнамуҳлате, ки содиротро пешгӯи менамояд, ҳамчун омили таъсиррасонандаги суръати афзоиши воридоти молҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, суръати афзоиши саноати коркарди мамлакат ва суръати афзоиши саноати истиҳроҷ интиҳоб гардид. Сабаби интиҳоб гардидани омилҳои мазкур натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда мебошад. Яъне таҳлилҳо нишон доданд, ки байни воридот ва содирот алоқамандии зич ҷой дорад, агар таҳлили коррелиатсияни гузаронем он гоҳ  $r = 0,79$  аст. Аз натиҷаи таҳлили коррелиатсияни муайян карда шуд, ки воридот метавонад ҳамчун омили рушддиҳандаи содироти мамлакат бошад<sup>6</sup>. Агар ба соҳтори воридоти мол назар афканем, маълум мегардад, ки молҳои инвеститсионӣ ва фосилавӣ даряқчоягӣ зиёда аз 60%-и тамоми молҳои воридотии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Молҳои воридотии кишвар бештар инвеститсионӣ мебошад, бинобар ин сабаб таъсири онҳо ба афзоиши ҳаҷми содирот бештар таъсири худро мерасонад (ниг. ба расми 1).




**Расми 1. – Соҳтори воридоти молу маҳсулот ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ҷониҳаи муроҷаӣ.**

**Сарҷашма:** таҳияи муаллиф дар асоси омори Фаъолияти иқтисодии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои мувоғиқ

<sup>6</sup> Муфасалтар нигаред ба Юнусзода, Х. Қ. Воридоти молу хизматрасонӣ ҳамчун омили таъсиррасон ба рушди иқтисодиёти кишвар / Х. Қ. Юнусзода, М. Ҷалолзода // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2024. – №. 1. – Р. 194-200. – EDN ALRIQX.

Агар ба соҳтори содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон назар афканем, муайян мегардад, ки Тоҷикистон аслан содиркунандай ашёи хом мебошад.



**Расми 2. – Содироти молҳои асосӣ ки ҳаҷми онҳо дар соҳтори содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон қалон аст (млн. долл.)**

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси омори Фаъолияти иқтисодии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои мувофиқ.

Таҳлили расми 2 нишон медиҳад, ки тоҷикистон дар давраи таҳлилшаванда ҳамчун содиркунандай концентратҳои маъдан баромад мекунад. Бинобар ин сабаб ҳамаи молҳое, ки дар расми 2 дарҷ гардидааст, барои муайян кардани сатҳи таъсири онҳоро ба содироти кишвар, таҳлили коррелиатсионӣ гузаронидем (ниг. ба ҷадвали 1.).


**Ҷадвали 1. – Натиҷаи таҳлили коррелиатсияи содироти молҳои асосӣ ки ҳаҷми онҳо дар соҳтори содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон қалон аст.**

2015-2022	Коэффициенты коррелиатсия
Концентратҳои маъдан	0,464473
Нахи пахта	0,808265
Нерӯи барқ	0,813941
Калобаи пахтагин	0,822551
Семент	0,399499
Меваҳои хушк	0,628438
Ангур	0,753565
Пиёз	-0,14956
Матоъҳои пахтагин	0,588816
Пуст ва молҳои пустӣ	0,724617

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои омории Фаъолияти иқтисодии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои мувофиқ.

Аз натиҷаи таҳлили ҷадвали 1 хулособарорӣ кардан мумкин аст, ки ҳамаи нишондиҳандаҳои дар ҷадвал дарҷ гардида ба афзоиши содироти моли Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири назаррас дорад, танҳо содироти пиёз таъсири манғӣ ва хело кам дорад. Агар ба расми 2 назар афканем содироти пиёз дар байнӣ дигар маҳсулотҳо хело кам аст ва бинобар ин сабаб таъсири назаррас гузошта наметавонад. Дар баробари ин таъсири

концентратҳои маъдан низ камтар аст, аз ин лиҳоз вобастагии содиротро аз концентратҳои маъдан дар график мебинем (ниг. ба расми 3).



**Расми 3. – Вобастагии ҳаҷми содирот аз содироти концентратҳои маъдан**

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси омори Фаъолияти иқтисодии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои мувоғиқ.

Агар дар алоҳидаги таҳлили коррелиатсионӣ гузаронем, муайян мегардад, ки байнӣ содироти концентратҳои маъдан ва ҳаҷми содироти ҷумҳурӣ вобастагии хело зич ҷой дорад. Бинобар ин сабаб омили дигаре, ки ба модели мо ворид гардид ин суръати афзоиши саноати истихроҷи кишвар ба шумор меравад.

Боиси қайд аст, ки тибқи вазифагузории Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, яне дар асоси сенарияи индустримальи кишвар, бояд ҳаҷми саноати коркард дар саноати кишвар 75,5% баробар бошад, ҳаҷми саноати истихроҷ бошад 10%<sup>7</sup>. Дар соли 2023 ҳиссаи саноати коркард ба 60,9% ва ҳиссаи саноати истихроҷ 19,2% баробар аст. Тибқи нишондиҳандаҳои ҳадди ниҳоии ҳиссаи саноати коркард дар саноати кишвар бояд на кам аз 70% бошад. Аз ин лиҳоз омили дигаре, ки дар модели мо ҷой гирифт ин суръати афзоиши саноати коркард мебошад. Дар ҳолате, ки мо сол то сол ҳиссаи саноати коркардро дар ҳаҷми умумии саноат зиёд мекунем, дар соҳтори содирот низ тағйиротҳо ба амал меоянд, ба монанди афзудани ҳиссаи молҳои тайёр ва нимтайёр. Бинобар ин сабаб ҳамчун омили дигари таъсиррасон ба ҳаҷми содироти кишвар ин суръати афзоиши саноати коркард мебошад. Дар натиҷа таҳлил ва ҳулосаҳои дар боло зикр гардида барои соҳтани модели регрессионний содироти кишвар З омил интиҳоб гардид:

- суръати афзоиши воридоти молҳо дар кишвар (молҳои инвеститсионӣ);
- суръати афзоиши саноати истихроҷ;
- суръати афзоиши саноати коркард.

**Ҷадвали 2. – Натиҷаи таҳлили регрессионӣ (баҳогузории коэффициентҳои омилҳои интиҳобгардида).**

Нишондиҳандаҳо	Коэффициентҳои таъсиррасонӣ	Нишондиҳандаи эҳтимолият
Суръати афзоиши воридоти молҳо дар кишвар	0.375714	0.0198

<sup>7</sup> Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. - Душанбе, 2016. – С. 81.


Суръати афзоиши саноати истихроҷ	0.300817	0.0587
Суръати афзоиши саноати коркард	0.097850	0.6720
Омилҳои дигар (номуайян)	0.322929	0.0000
Нишондиҳандаҳо	Коэффициентҳо	Нишондиҳандаҳои ҳадди ниҳоӣ
R-квадрат	0.791556	на кам аз 0,7
R-квадрати сахех	0.754772	на кам аз 0,7
Омори Дарбин – Уотсон	2.653580	аз 2 то 4
Нишондиҳандаи эҳтимолияти умумӣ	0,000000	кам аз 0,05

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси омори Фаъолияти иқтисодии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои мувофиқ дар асоси барномаи E-views.

Маълумотҳои ҷадвали 2 нишон медиҳад, ки таъсири омилҳои интихобгардида назаррас аст ва ҳаммаи коэффициентҳо аз рақамҳои нишондиҳандаҳои ҳадди ниҳоӣ зиёд аст. Аз ин лиҳоз омилҳои интихобгардида барои соҳтани модел ва сенарияҳои рушд барои содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ мебошад. Аз ин лиҳоз мудодилаи регрессионии мо чунин шаклро дорост:

$$\text{Содирот} = 0,322929 + \text{Суръати афзоиши воридоти молҳо дар кишвар} * 0,375714 + \text{Суръати афзоиши саноати истихроҷ} * 0,300817 + \text{Суръати афзоиши саноати коркард} * 0,097850$$

Бо истифодаи натиҷаҳои таҳлили регрессионӣ (мудодилаи регрессионӣ) ва истифодаи сенарияҳои рушди СМР барои давраи то соли 2030 се сенария рушд барои содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳта шуд (нмг. ба расми 4).



**Расми 4. – Сенарияҳои рушди содироти моли Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. доллари ИМА)**

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси натиҷаҳои мудодилаи регрессионӣ

Сенарияҳои мазкур дар асоси афзоиши ҳаҷми содироти саноати коркард соҳта шудааст, аз ҷумла:

- Афзоиши ҳаҷми содирот молҳои саноати коркард тибқи сенарияи инертисионӣ ба 10% (2024-2030 ҳамасола)- ҳаҷми содирот соли 2030 ба 4991,6 млн. долл баробар мешавад;
- Афзоиши ҳаҷми содирот молҳои саноати коркард тибқи сенарияи индустрӣалӣ ба 15% (2024-2030 ҳамасола)- ҳаҷми содирот соли 2030 ба 5308,8 млн долл. баробар мешавад;
- Афзоиши ҳаҷми содирот молҳои саноати коркард тибқи сенарияи индустрӣалию инноватсионӣ ба 20% (2024-2030 ҳамасола)- ҳаҷми содирот соли 2030 ба 5848,1 млн. долл баробар мешавад.

Боиси қайд аст, ки ин сенарияҳо танҳо дар ҳолати бе тағиیر мондани суръати афзоиши дигар омилҳо таъсиррасонанд амалӣ карда мешавад. Сабаби бе тағиир мондани дигар омилҳо дар он таҷассум меёбад, ки дар ҳолати мо аз рӯи сенарияи СМР барои давраи то соли 2030 рушд саноатро ба назар гирем дар он ҳолат, ҳаҷми саноати коркард дар содирот бояд афзояд. Барои афзоиши ҳаҷми саноати коркард, техникуму технологияҳои муосир лозим аст, таъмини саноати коркард бо техникуму технологияи лозима бо воситаи воридоти онҳо амалӣ карда мешавад. Бинобар ин сабаб дар ҳолате, дар муодилаи регрессионии худ ворид кардани ҳаҷми афзоиши воридот ва саноати коркард дар якҷояй ҳисоби дукаратা мешавад, аз ин лиҳоз суръати афзоиши яке аз нишондиҳанд бояд бе тағиир монад. Дар мисоли саноати истихроҷ бошад, дар ҳолате, ки мақсад гузошта шуд ҳаҷми содироти молҳои коркард афзоиш дода шавад, дар ин ҳолат содироти молҳои саноати истихроҷ бе тағиир мемонад.

**Хулоса.** Инчунин таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон бештар аз омилҳои беруна вобаста буда, ба мо имкон медиҳад, ки самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии фаъолияти иқтисодии хориҷиро муайян намоем. Яъне барои рушди муносибатҳои савдои зарур аст, ки намуди молҳои содиркунандаро зиёд намоем, аз ҷумла афзоиши маҳсулотҳои тайёри саноатӣ, металлҳо ва маҳсулотҳои ҳочагии қишлоқро дар содирот. Дар самти воридот бошад молҳои инвеститсионӣ, яъне техникуму технологияҳо (бештар барои рушди саноати коркард пешбини шуда) зиёд кард. Инчунин ташкил намудани корхонаҳои гуногуни муштарақ, пеш аз хама барои истеҳсоли металл, аз ҷумла дар минтаҷаҳои озоди иқтисодии ҳар ду мамлакат бо мақсади ба мамлакатҳои сеюм содир кардани маҳсулот.

### Адабиёт

1. Conférence de presse sur les prévisions commerciales. Remarques de la Directrice générale, Mme Okonjo-Iweala // WTO. - 2021. - 31.03. - URL: [https://www.wto.org/french/news\\_f\\_spno\\_f/spno5\\_f.htm](https://www.wto.org/french/news_f_spno_f/spno5_f.htm) (дата обращения: 20.06.2021).
2. Муфасалтар нигаред ба Юнусзода, Ҳ. Қ. Воридоти молу хизматрасонӣ ҳамчун омили таъсиррасон ба рушди иқтисодиёти қишвар / Ҳ. Қ. Юнусзода, М. Ҷалолзода // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2024. – №. 1. – Р. 194-200. – EDN ALRIQX.
3. Перспективы развития мировой экономики: Преодоление неравномерного восстановления экономики / МВФ. - 2021. - xvii, 180 с. - URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021> (дата обращения: 11.05.2021).
4. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. - Душанбе, 2016. – С. 81.

**СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**Институт экономики и демографии Национальной академии наук  
Таджикистана**

*Данная статья посвящена созданию сценариев увеличения экспорта страны, также в статье рассматриваются основные направления внешней торговли Республики Таджикистан. На основе анализа географической и товарной структуры внешней торговли страны выявлены проблемы, решение которых позволит увеличить объемы торговли. Также на основе структурного анализа экспорта и импорта автор определил влияющие факторы для создания регрессионной уравнении. На основе регрессионной уравнении автором предложены 3 сценария увеличения объема экспорта, основанные на изменении структуры товарного экспорта Республики Таджикистан. Автор также предложил расширить торговое сотрудничество с другими странами, особенно экспорт готовой промышленной продукции, металла и сельскохозяйственной продукции. При импорте необходимо увеличить инвестиционные товары, то есть машины и оборудование.*

**Ключевые слова.** внешняя торговля, экспорт, импорт, сценарий, модель, обрабатывающая промышленность, добывающая промышленность, инвестиционные товары, зависимость, корреляция, регрессия.

**Yunuszoda Kh.Q.**

**SCENARIO MODELING OF EXPORT GROWTH IN THE REPUBLIC OF  
TAJIKISTAN: ANALYSIS AND PROSPECTS**

**Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of  
Tajikistan**

*This article is devoted to the creation of scenarios for increasing the country's exports, and the article also examines the main areas of foreign trade of the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of the geographical and commodity structure of the country's foreign trade, problems were identified, the solution of which will increase trade volumes. Also, based on the structural analysis of exports and imports, the author identified the influencing factors for creating a regression equation. Based on the regression equation, the author proposed 3 scenarios for increasing the volume of exports based on changes in the structure of commodity exports of the Republic of Tajikistan. The author also proposed expanding trade cooperation with other countries, especially the export of finished industrial products, metal and agricultural products. When importing, it is necessary to increase investment goods, that is, machinery and equipment.*

**Keywords.** foreign trade, export, import, scenario, model, manufacturing industry, extractive industry, investment goods, dependence, correlation, regression.

**Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Юнусзода Ҳолмуроди Қурбоналий** – н.и.и., ходими пешбари илмии шуъбаи моделсозӣ ва дурномогирии равандҳои иҷтимоию иқтисодии Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ. ш. Душанбе, кучай Айни 44.

**МАБЛАГГУЗОРИИ СОҲАИ МАОРИФ: МОДЕЛҲО, ДИНАМИКА ВА  
МУШКИЛОТ****Институти иқтисодиёт ва демографияи****Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон****Донишгоҳи байналмилалии соҳибкорӣ ва сайёҳии Тоҷикистон**

*Дар мақола моделҳо ва динамикаи маблаггузории соҳаи маориф баррасӣ гардидаанд. Муаллифон тавассути усулҳои омории таҳлил динамикаи маблаггузории соҳаи маорифро дар асоси нишондиҳандаҳои гуногун мавриди таҳлил қарор додаанд. Дар мақола ҳамчунин хусусиятҳои маблаггузории соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушиқилоти ислоҳоти моделҳои маблаггузории муассисаҳои таълимӣ баррасӣ гардидаанд.*

**Калидвоҷсаҳо:** маблаггузорӣ, низоми маориф, моделҳои маблаггузорӣ, маблаггузории буҷетӣ, маблағҳои маҳсус, муассисаҳои таълимӣ

Маблағузории соҳаи маориф ин як восита ё фишангӣ иқтисодӣ мебошад, ки тавассути он давлат сиёсати худро дар соҳаи маориф татбиқ менамояд ва муносибатҳои иқтисодиро дар ин соҳаи муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ ҷойдоштаро ба танзим медарорад. «Модели маблағузории маориф ин унсури асосии ташаккули механизми ташкилӣ-иқтисодии сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф мебошад. Мақомоти давлатӣ бо истифода аз унсурҳои гуногуни ташкили муносибатҳои молиявӣ, кӯшиш мекунанд, ки татбиқи мақсадҳои сиёсати маориф, ҳалли вазифаҳои стратегӣ ва тактикий онро таъмин намоянд»[5].

Ташаккули ҳар гуна модели маблағузории соҳаи маориф ба мавҷудияти принсипҳои маблағузорӣ саҳт алоқаманд мебошад. Аз нигоҳи олимӣ рус Ростовский Р.В. маблағузории соҳаи маориф ба принсипҳои зерин асос ёфтааст: мақсаднок истифода намудани маблағҳои пулӣ ва бебозгашт будани маблағузорӣ, яъне маблағҳо, ки ба муассисаҳои таълимӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ дода мешаванд баргардонида намешаванд [5]

Яке аз хусусиятҳои асосии моделҳои маблағузории соҳаи маориф дар он аст, ки ташаккул ва тақмili онҳо танҳо дар асоси меъёрҳои муайяне сурат мегиранд, ки дар санадҳои меъерию ҳуқуқӣ дарҷ гардидаанд. Аз ҳамин ҷиҳат, ба назари мо модели маблағузории соҳаи маориф ин маҷмӯи меъёру қоидҳои муқараршудаero меноманд, ки тавассути онҳо муносибатҳои молиявии байни субъектҳои таълиму тарбия танзим карда мешаванд. Ба муносибатҳои молиявии байни субъектҳои таълиму тарбия (давлат, хонаводаҳо, хонандагону донишҷӯён ва муассисаҳои таълимӣ) механизмҳои маҳсуси ҷамъоварию ташаккули маблағҳои пулӣ, ҳамчунин механизмҳои аз нав тақсим намудан ва истифода бурдани захираҳои молиявӣ, дохил мешаванд.


Таҳлили таҷрибаи ҷаҳонии маблағузории соҳаи маориф нишон медиҳад, ки кишварҳои гуногун вобаста ба сиёсати давлатӣ ва модели рушди иқтисодиашон аз ду модели маъмулии маблағузорӣ истифода менамоянд: маблағузории истеҳсолкунандай хизматҳои маърифатӣ ва маблағузории истеъмолкунандай хизматҳои маърифатӣ. Дар модели яқум фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва дигар истеҳсолкунандагони хизматҳои маърифатӣ маблағузорӣ карда мешавад. Дар модели дуюм бошад асосан истеъмолкунандагони хизматҳои маърифатӣ- хонандагону донишҷӯён маблағузорӣ карда мешаванд. Барои ҳар як модел восита ё шаклҳои гуногуни маблағузорӣ хос мебошад. Масалан, маблағузории сарикасӣ, маблағузории сметавӣ, маблағузорӣ тавасути ваучер, қарз барои таҳсилот ва ғайра.

Дар дилҳоҳ модели маблағузории соҳаи маориф саҳми давлат ва нақши он меҳвари асосӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин ҷиҳат маблағузории соҳаи маориф аз ҳисоби буҷети

давлатӣ яке аз шаклҳои маъмултарин ва устуортарини маблағгузории соҳа ба ҳисоб меравад. «Маблағгузории маориф аз ҷониби давлат маънои онро надорад, ки давлат хизматҳои таълимиро ҳаридорӣ менамояд, балки маънои онро дорад, ки давлат фаъолияти соҳтореро таъмин менамояд, ки ин маблағҳоро ба таври бебозгашт гирифта барои аҳолӣ хизматҳои маърифатӣ истеҳсол менамояд»[1]. Таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки тавассути буҷети давлатӣ имконият вучуд дорад, ки дар як марҳила ҳам истеъмолкунанда (хонандагону донишҷӯён) ва ҳам истеҳсолкунандаи хизматҳои маърифатӣ (муассисаҳои таълими) маблағгузорӣ карда шаванд.

Омори динамикаи маблағгузории соҳаи маориф дар давраи солҳои охир нишон медиҳад, ки рушди ҳамасолаи маблағгузорӣ ва ҳиссаи он нисбат ба ММД ва ҳачми буҷети давлатӣ, дар сатҳи тавсиявии Стратегияи миллии рушди соҳаи маориф барои давраи то соли 2030 боқӣ мондааст. Чунин тамоил яке аз нишондиҳандаҳои беҳтар шудани вазъи соҳаи маориф дар солҳои истиқлолият мебошад [3]. Маълумоти диаграммаи 1 нишон медиҳад, ки дараҷаи нишондиҳандаҳои макроиктисодии маблағгузории соҳаи маориф дар давраи солҳои 2017-2023 устувор мебошад.

**Диаграммаи 1. Соҳтори буҷети соҳаи маориф дар давраи солҳои 2017-2023  
(ҳазор сомонӣ)**



\*Сарчашма: диаграмма дар асоси маълумоти Маҷмуаи омори соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2023, соҳта шудааст

Мусаллам аст, ки соҳаи маориф аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ, грантҳо, маблағҳои маҳсус (ғайрибуҷетӣ)-и муассисаҳои таълимий ва дигар сарчашмаҳо маблағгузорӣ карда мешавад. Дар давраи солҳои 2017-2023 ҳачми маблағгузорӣ ба соҳаи маориф аз ҳисоби миёна 2 баробар афзудааст. Агар соли 2017 соҳаи маориф аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳо ба миқдори 3581,00 ҳазор сомонӣ маблағгузорӣ шуда бошад, пас соли 2023 сарфи 7210,3 ҳазор сомонӣ барои соҳа ба нақша гирифта шудааст. Дар ин давра маблағгузории соҳа аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва маблағҳои маҳсус ба андозаи 1,95 маротиба афзудаасту афзоиши маблағгузорӣ аз ҳисоби грантҳо ба андозаи 3,44 маротиба мушоҳида мешавад.

**Ҷадвали 1. Динамикаи маблағгузории соҳаи маориф аз ҳисоби сарчашмаҳои гуногун дар давраи солҳои 2017-2023 (ҳаз. сомонӣ)**

Сарчашмаи маблағгузорӣ	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2017 (маротиба)
------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------------------

## ИКТИСОДИЁТИ ТОЧИКИСТОН

## ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА

Буҷети давлатӣ	2851	3115,7	3483,5	3732,7	4260,9	4664,2	5552,0	1,95
Маблағҳои маҳсус	567,2	653,5	738,4	897	1017,2	1127	1098,0	1,94
Грантҳо	162,8	93,9	182,9	375	319	512,8	560,0	3,44
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>3581,0</b>	<b>3863,1</b>	<b>4404,8</b>	<b>5004,7</b>	<b>5597,1</b>	<b>6304</b>	<b>7210,3</b>	<b>2,01</b>
Бо фоиз (%)								<b>2023 /2017 (+,- 60%)</b>
Буҷети давлатӣ	79,6%	80,7%	79,1%	74,6%	76,1%	74,0%	77,0%	-2,6%
Маблағҳои маҳсус	15,8%	16,9%	16,8%	17,9%	18,2%	17,9%	15,2%	-0,6%
Грантҳо	4,5%	2,4%	4,2%	7,5%	5,7%	8,1%	7,8%	3,2%
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>100,0%</b>							

\*Сарчашма: ҷадвали мазкур дар асоси маълумоти Маҷмуаи омори соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон //Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2023, соҳта шудааст

Аз маълумоти ҷадвали 1 бармеояд, ки ҳиссаи маблағҳои буҷетӣ дар давраи солҳои 2017-2023 ба андозаи 2,6% кам шудааст, ҳарчанд ки аз нигоҳи ҳаҷм маблағгузории давлатӣ 1,95 маротиба афзудааст. Ин пеш аз ҳама ба камшавии маблағҳои «Барномаи сармоягузории давлатӣ» вобаста мебошад, ки соли 2023 нисбат ба солҳои пешин ба миқдори 3 фоиз камтар ба нақша гирифта шудаанд.

Ҳиссаи маблағҳои маҳсус ҳам дар маблағгузории соҳаи маориф баъд аз соли 2021 кам шуда истодааст. Соли 2023 назар ба соли 2021 ҳиссаи маблағҳои маҳсус ба миқдори 3 фоиз кам шуда, ин нишондиҳанда сол ба сол майли паст шудан дорад. Кам шудани сатҳи ин нишондиҳанда бевосита ба кам шудани шумораи донишҷӯён дар гурӯҳҳои шартномавии муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ вобаста мебошад. Эҳтимоли дар солҳои минбаъда кам шудани ҳиссаи маблағҳои маҳсуси муассисаҳои таълимӣ дар буҷети соҳа низ вучуд дорад, зеро тамоюли камшавии шумораи донишҷӯёни гурӯҳҳои шартномавии муассисаҳои таҳсилоти қасбӣ баръало мушоҳида карда мешавад. Бо назардошти муҳиммияти маблағҳои маҳсус дар рушди муассисаҳои таълимӣ, маҳсусан ҳавасманд намудани омӯзгорон, камшавии он бояд аз ҳисоби сарчашмаҳои гуногуни маблағгузорӣ, аз ҷумла, аз қушодани курсҳои қӯтоҳмулдат, ихтисосҳое, ки талабот ба онҳо зиёд аст, ҷалби грантҳои байналмилалӣ ва ғайра чуброн карда шавад.

Ба миқдори 3,2 фоиз зиёд шудани ҳаҷми грантҳо дар маблағгузории соҳаи маориф шаҳодат аз он медиҳад, ки лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба соҳаи маорифи Тоҷикистон бештар равона шуда истодаанд ва давлат барои рушди ин соҳа аз ин сарчашмаи маблағҳо самаранок истифода бурда истодааст. Ин грантҳо дар асоси созишномаҳои дутарафаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо як қатор шарикони рушд, хусусан ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ, амалӣ карда мешаванд. Дар давраи солҳои 2017-2024 дар назар дошта шудааст, ки се лоиҳаи сармоягузорӣ бо грантҳои Фонди Саудии Рушд (Лоиҳаи “Соҳтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо” бо маблағи 35 млн 635 ҳазор доллари ИМА), Бонки ҷаҳонӣ (Лоиҳаи “Рушди таҳсилоти олӣ” бо маблағи 15,0 млн. \$ ИМА) ва Бонки исломии рушд (Лоиҳаи муштарак оид ба дастгирии татбиқи Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 46 млн \$ ИМА) татбиқ карда мешаванд.

Дар давраи солҳои 2017-2023 дар низоми маблағгузории соҳаи маорифи кишвар, дар баробари 2 маротиба ё 200 фоиз зиёд шудани ҳаҷми маблағгузорӣ, як қатор тағйироти институтсионалии сифатӣ низ ба вучуд омаданд, ки бевосита ба беҳтар шудани вазъ дар

соҳаи маориф мусоидат менамоянд. Хусусан, дар ин давра муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба шакли нави маблағгузорӣ (маблағгузории сарикасӣ) гузаронида шуданд, сохтори нави музди меҳнати муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳия ва мавриди амал қарор дода шуд ва меъёри арзиши иловашуда барои хизматрасониҳои таълимӣ аз 18 фоиз то 5 фоиз паст карда шуд. Дар ин давра механизмҳои нави маблағгузории ғизои мактабӣ, лоиҳаҳои фармоиши илмиву таҳқиқотӣ, таъмини таълимгирандагони муассисаҳои таълимии давлатии томактабӣ бо ҳӯрокаворӣ, тартиби пардоҳти стипендия ба донишҷӯён, аспирантон ва докторантон аз рӯйи ихтисос (PhD), бастани қарордод оид ба хизматрасонии таълимии пулакӣ таҳия карда шуда, дар амал ҷорӣ карда шуданд. Дар давоми солҳои 2018-2023 4 маротиба (2018-15%, 2020-15%, 2022-20%, 2023-20%) бо фармонҳои даҳлдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ, аз ҷумла соҳаи маориф, баланд бардошта шуд.

Бояд ёдовар шуд, ки маҳз дар ҳамин давраи таҳқиқотӣ ба таври алоҳида ҷудо намудани маблағ аз буҷети давлатӣ ва дигар сарчашмаҳо барои амалӣ намудани барномаҳои давлатии соҳаи маориф таҷриба карда шуд. Аз ҷумла, дар буҷети соли 2023 барои татбиқи Барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025, барои Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2021-2025, барои Барномаи тақмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давлати то соли 2030, барои таъмин намудани 15 муассисаи таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои мӯчаҳҳази таълимӣ ва барои Барномаи мақсадноки давлатии рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табӣ барои солҳои 2021-2025 дар ҳачми 32,9 млн сомонӣ маблағ пешбинӣ гардид. Ҷунин навоварӣ дар механизми маблағгузории давлатии соҳаи маориф имкон медиҳад, ки барномаҳои давлатӣ самаранок маблағгузорӣ шуда, ҳачми сармоягузориҳо ба соҳаи маориф афзоиш ёбад.

Тақмили минбаъдаи механизмҳои маблағгузории соҳаи маориф ба сиёсати пулии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳусусан ба сиёсати ҳисоббаробаркуни ғайринақӣ, вобастагии калон дорад. Тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июняи соли 2023 «Дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуни ғайринақӣ» аз 1 августи соли 2023 сар карда пардоҳти андозҳо, бочҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин қабули маблағҳо аз ҷониби вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ тариқи ғайринақӣ амалӣ карда мешаванд. Дар соҳаи маориф низ минбаъд пардоҳти маблағи иҷорай қитобҳои дарсӣ, пардоҳти падару модарон барои нигоҳубини кӯдак, пардоҳти маблағи шартномаи таҳсил, пардоҳт барои дарсхои иловагӣ ва ғайра бояд ба таври ғайринақӣ сурат гирад. Ҳамчунин, дар доираи фармони дар боло зикргардида ҳамаи муассисаҳои соҳаи маориф муваззаф гардидаанд, ки хизматрасониҳои музdnокро ба таври ғайринақӣ пардоҳт намоянд. Ин гуна механизм, агарчи ба ҳачми маблағгузории соҳаи маориф таъсир нарасонад ҳам, муносибатҳои молиявӣ ва иқтисодии доҳили соҳаро тағйир медиҳад ва дар бештари мавриҷҳо осон мегардонад. Ҷунин механизм ҳамчунин ба самаранок истифода шудани маблағҳои соҳаи маориф мусоидат менамояд.

Мусаллам аст, ки талабот ба таҳсилот дар Тоҷикистон аз ҳисоби афзоиши табиии аҳолӣ ва аз ҳисоби тақмил ёфтани сохтори соҳаи маориф (пайдо шудани ихтисосҳои нав, афзудани нақши малакаву маҳоратҳои техникӣ, пайдоиши донишҳои нав, рақамишавии ҳаёти ҷамъияти ғайра) сол ба сол меафзояд. Гузашта аз ин, маблағгузории соҳаи маориф аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо, ҳусусан аз ҳисоби буҷети давлатӣ, ҳамеша зиёд мешавад, аммо дар баробари ҷой доштани ин гуна тамоюлҳои мусбат истифодаи самараноки захираҳои молиявию сармоягузорӣ ҳамчун мушкилот бокӣ мемонад.

Ҳанӯз ҳам дастрасии маҳдуд ба низоми мураттабу маҷмуии иттилоотии идораи молияи давлатӣ имкон намедиҳад, ки маълумот оид ба равандҳои гуногуни маблағгузории муассисаҳои таълимии соҳаи маориф ҷамъоварӣ шуда, раванди иҷрои буҷети соҳаи маориф таҳлил карда шавад. Дар доираи сиёсати молиявии кишвар ташаккул, тақсимот ва

идоракунии маблағҳои ғайрибуҷетии муассисаҳои таълимӣ, ки дар Тоҷикистон ба маблағҳои буҷетӣ баробар карда шудаанд, хеле печидаву мураккаб сурат мегирад. Муассисаҳои таълимӣ дар аксар мавриди бе иҷозати мақомоти молия ин гуна маблағҳоро истифода карда наметавонанд. Гирифтани иҷозат барои истифодай ин маблағҳо дар аксари мавриди вақт ва кӯшиши зиёдро талаб мекунад.

Муассисаҳои таълимии давлатӣ маблағҳои буҷетии сарфнамудаи худро мустақилона истифода карда наметавонанд, зоро мақомоти молиявӣ ба онҳо чунин имконият намедиҳанд. Аз ин рӯ, муассисаҳои таълимӣ барои сарфакорона истифода намудани маблағҳои буҷети давлатӣ ҳавасманд нестанд. Ҳамчунин муассисаҳои талимӣ бинобар маҳдуд будани имкониятҳои ҳавасманднамой барои татбиқи принсипҳои таҳсилоти инклузивӣ шавқманд нестанд[2]. Таҳияи модели муосири маблағгузории рушди таҳсилоти инклузивӣ яке аз мушкилоти ҳалношуда боқи мондааст[4] Ҳамаи ин равандҳо мустақилияти молиявии муассисаҳои таълимиро зери суол қарор медиҳад.

Маблағҳои буҷетӣ барои муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ нобаробар ва ноодилона тақсим карда мешаванд. Масалан, ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ барои таъмири асосӣ (капиталӣ) маблағ гирифта наметавонанд. Маблағгузории ин шакли муассисаҳо аз шумораи донишҷӯён ё ҳаҷми хизматрасониҳои таълимӣ вобаста набуда, мисли замони шуравӣ ба омилҳои субъективӣ саҳт алоқаманд мебошад.

Дар соҳтори муассисаҳои таълимӣ ҳиссаи фонди музди меҳнат (суммаи музди кор, андозҳои иҷтимоӣ ва андоз аз даромади кормандон) аз 90 то 95 фоизро ташкил медиҳад. Ин маъни онро дорад, ки бештари муассисаҳои давлатии таълимӣ барои рушд маблағ намегиранд. Дар баъзе нохияҳо истифодай буҷети маориф пурра иҷро намешавад. Афзоиши музди меҳнати кормандони муассисаҳои таълимӣ, ки дар аксари вақт дар байни соли таҳсил сурат мегирад, агарчи боиси дастгирӣ ва таҳсину ситоиш аст, аммо он дар баъзе шаҳру нохияҳои кишвар аз ҳисоби маблағҳои дохилӣ сурат мегирад, ки дар маҷмуъ ҳиссаи музди меҳнатро дар буҷети муассисаҳои таълимӣ зиёд намуда, ҳиссаи маблағҳоеро, ки барои рушди муассиса бояд сарф шаванд, кам менамояд. Аз ин рӯ, дар доираи сиёсати иҷтимоӣ ва молиявӣ агар ҳамасола афзоиши музди меҳнати кормандони соҳаи маориф дар аввали соли молиявӣ аз ҳисоби маблағҳои иловагии буҷети давлатӣ пешбинӣ шавад, он гоҳ ин гуна тадбир метавонад буҷети муассисаҳои таълимиро такмил диҳад ва маблағгузории соҳаи маорифро мукаммал намояд.

Яке аз мушкилоти асосии маблағгузории соҳаи маориф ин хеле кам такмил ёфтани санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф мебошад, ки муносибатҳои молиявии соҳа ва механизмҳои маблағгузории онро танзим менамоянд. Аксари санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимқунандай маблағгузории соҳаи маориф беш аз 10 сол пештар таҳия шудаанд. Ин санадҳо, новобаста аз тағйироти зиёди институтионалӣ ва иқтисодии кишвар, таҷдиди назар намешаванд. Дар баъзе зинаҳои таҳсилот ҳанӯз ҳам аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии замони шуравӣ таҳияшуда истифода бурда мешавад. Муносибатҳои зиёди иқтисодию молиявии соҳаи маориф, аз қабили хизматрасониҳои иловагии пулакӣ, маблағгузории сарикасии муассисаҳои таълимӣ, маблағгузории ғизои мактабӣ, маблағгузории курсҳои кӯтоҳмуддати тайёр намудани мутахассисони касбӣ ва маблағгузории такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф таҷдиди назар намудани механизмҳои маблағгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимқунандай онҳоро тақозо менамоянд. Танзими ин гуна муносибатҳо танҳо аз Вазорати маориф ва илм вобаста набуда, ширкати якчанд мақомоти давлатиро дар ин самт тақозо менамояд.

Бо сабаби номукаммал будани санадҳои меъёрии ҳуқуқии бахши иқтисодиёти маориф дар истифодай механизмҳои оқилонаи шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ монеаҳои зиёди маъмурӣ мавҷуданд, ки ба рушди бахши ҳусусии соҳаи маориф таъсири манғӣ мерасонанд. Механизми шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ дар соҳаи маориф танҳо дар рушди як зинаи таҳсилот муассисаи таҳсилоти томактабӣ истифода мешаваду бас.

Кишварҳои ҳамсоя ин механизмо барои рушди соҳаи маориф хеле оқилона ва ба таври васеъ истифода менамоянд.

Аз натиҷаҳои татқиқотии дар боло зикршуда хулосаҳои зерин бармеоянд:

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон модели омехтаи маблағгузории маориф, яъне маблағгузории истеҳсолқунандагон ва истеъмолқунандагони хизматҳои маърифатӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ташаккул ёftа истодааст, ки дар он саҳми давлат унсур ва шарти асосии маблағгузорӣ ба ҳисоб меравад. Ташаккули ин гуна модел метавонад устувории низоми маблағгузории соҳаи маорифро барои давраи дарозмуҳлат таъмин намояд;

2. Дар соҳтори маблағгузории соҳаи маориф камшавии ҳиссаи маблағҳои буҷетию ғайрибуҷетӣ ва афзоиши ҳиссаи маблағҳои грантӣ мушоҳид мешаванд. Эҳтимоли дар солҳои минбаъда кам шудани ҳиссаи маблағҳои маҳсуси муассисаҳои таълимӣ дар буҷети соҳа низ вучуд дорад, зоро тамоюли камшавии шумораи донишҷӯёни гурӯҳҳои шартномавии муассисаҳои таҳсилоти қасбӣ баръало мушоҳид карда мешавад. Гузашта аз ин афзоиши лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба соҳаи маорифи Тоҷикистон дар солҳои охир саҳми маблағҳои грантиро дар низоми маблағгузории маориф зиёд менамояд;

3. Новобаста ба афзоиши ҳаҷми маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ, мушкилоти асосии маблағгузории соҳаи маориф ин сари вақт такмил ёфтани санадҳои меъёрии ҳуқуқие мебошанд, ки муносибатҳои молиявии соҳа ва механизмҳои маблағгузории онро танзим менамоянд;

4. Афзоиши ҳиссаи фонди музди меҳнат беш аз 90 фоиз дар соҳтори буҷети муассисаҳои таълимӣ маънои онро дорад, ки маблағҳои буҷетӣ барои рушди инфрасоҳтории бештари муассисаҳои давлатии таълимӣ басанда нестанд ва имкониятҳои муассисаҳоро барои васеъ намудани хизматҳои маърифатӣ маҳдуд менамоянд;

5. Ҳалли мушкилоти дастрасии маҳдуд ба низоми иттилоотии мураттабу маҷмуии идораи молияи давлатии соҳаи маориф ва тақвият додани мустақилияти молиявии муассисаҳои таълимӣ ҳангоми ташаккул ва истифодаи маблағҳои ғайрибуҷетӣ, самтҳои муҳими ислоҳоти низоми маблағгузории соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.

#### Адабиёт

1. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2002.
2. Кодиров Ш.Ш. Нормативно-подушевое финансирование инклюзивного образования в условиях Республики Таджикистан// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. № 8. С. 170-174.
3. Кодиров Ш.Ш. Особенности формирования образовательного потенциала Республики Таджикистан в годы независимости// Журнал «Экономика Таджикистана». 2019. № 3. С. 102-106.
4. Кодиров Ш.Ш. Имкониятҳои такмил додани маблағгузории таҳсилоти инклюзивӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2019. № 9. С. 81-85.
5. Ростовский Р.В. Модели финансирования образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-finansirovaniya-obrazovaniya> (дата обращения 14.11.2024)

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: МОДЕЛИ, ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМЫ**

**Институт экономики и демографии**

**Национальной академия наук Таджикистана**

**Международный университет бизнеса и туризма Таджикистана**

*В статье рассматриваются модели и динамика финансирования сферы образования. Авторы проанализировали динамику финансирования образования по различным показателям с помощью методов статистического анализа. Также в статье рассматриваются особенности финансирования сферы образования Республики Таджикистан и проблемы реформирования модели финансирования образовательных учреждений.*

**Ключевые слова:** финансирование, система образования, модели финансирования, бюджетное финансирование, специальные фонды, образовательные учреждения.

**Qodirov Sh.Sh.  
Nodirova S.R.**

**EDUCATION FUNDING: MODELS, DYNAMICS AND PROBLEMS**

**Institute of Economics and Demography**

**National Academy of Sciences of Tajikistan**

**International University of Business and Tourism of Tajikistan**

*Models and dynamics of funding in the field of education are discussed in the article. The authors have analyzed the dynamics of education funding based on various indicators through statistical analysis methods. The article also discusses the features of financing the education sector of the Republic of Tajikistan and the problems of reforming models of financing educational institutions.*

**Keywords:** funding, education system, funding models, budgetary funding, special funds, educational institutions

**Маълумотнома дар бораи муаллифон:**

**Кодиров Шодибег**, ходими пешбари илмии шуъбаи тадқиқотҳои демографии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

**Нодирова Саодат**, докторантни Дошишгоҳи байналмилалии соҳибкорӣ ва сайёҳии Тоҷикистон.

**ХУСУСИЯТҲОИ БОЗОРИ ХИЗМАРАСОНӢҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ВА  
ТАМОЮЛИ РУШДИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон

Институти иқтисодиёт ва демография

*Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои ташаккул ва механизми бозории ташкили истеҳсолу пешниҳоди хизматрасонӣҳои таҳсилоти олии касбӣ баррасӣ гардидаанд. Тасдиқ карда шудааст, ки дар замони муосир дар бозори хизматрасонӣҳои таҳсилотӣ ба мисли бозорҳои дигари истеҳсолкунанда, ҳаридор (истеъмолкунанда) ва субъекти мубодилаи муомилот (хизматрасонӣҳои таҳсилотӣ) вуҷуд доранд. Муҳтавои бозори хизматрасонӣҳои таҳсилотӣ ва зуҳури вазифаҳои иҷтимоиву иқтисодии таҳқиқу тавсиф дода шудааст. Асоснок карда шудааст, ки барои ба даст овардани муваффақиятҳои тиҷоратӣ дар шароити муносабатҳои бозорӣ омӯхтани тағйироти тамоми унсурҳои низоми иқтисодии бозорӣ, конъюнктура ва вазъи рақобатии он муҳим аст. Пешниҳоди хизматрасонӣҳои таҳсилоти касбии олии ҷониби муассисаҳои таҳсилотӣ ҳамчун агенти бозори хизматарсонӣҳои таҳсилотӣ ва ташаккули талабот ба онҳо натанҳо аз сифати барномаҳои таҳсилотӣ, балки аз самаранокии баナқшагарии омориву тақтиқӣ ва ояндабинӣ вобаста аст. Мавриди тазаккур аст, ки талаботро истеъмолкунандагони хизматрасонӣҳои таҳсилотӣ ташаккул медиҳанд, бинобар он, онҳо бояд дар маркази таваҷҷӯҳи ҷиддии муассисаҳои таҳсилоти олии қарор дошта бошанд. Аз ин рӯ, вобаста ба ин пешниҳодоти амалий коркард шудааст.*

**Калидвоҷсаҳо:** муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, бозори хизматрасонӣҳои таҳсилотӣ, истеҳсолкунанда, истеъмолкунанда, ислоҳот, дифференсиатсия, конъюнктура, пешниҳод ва талабот, рақобатнокӣ, маркетинг.

Дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» таъқид шудааст, ки авзои зудтағиیرёбандай ҷаҳони имрӯза низоми маорifi мунаzzam, мустаҳкам ва дар айни замон ҷавобғӯ ба талаботи рӯзафзуни ҷомеаро тақозо менамояд. Дар чунин шароит омода кардани кадрҳои баландихтисоси омӯзгорӣ, боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим, эътибори ҷиддӣ додан ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар тамоми зинаҳои таҳсилот, илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ вазифаи муҳимтарини роҳбарону масъулини соҳа ва аҳли маориф мебошад [1]. Воқеан, нақши таҳсилоти касбӣ, баҳусус, таҳсилоти олии касбӣ дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа ва рушди дарозмуддати қишвар баҳспазир аст ва неруи асосии дигаргунсози ҷамъият мебошад. Мавриди зикр аст, ки пайваста бо гузариш ба марҳилаи нави рушди мамлакат, ки дигаргунсозии сифатии иқтисодиёти ҷумҳурӣ рӯи кор омада истодааст, дар соҳаи таҳсилот ногузир инъикос ёфтааст. Дар доираи татбиқи «Стратегияи миллӣ рушди маорifi Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2020, №526 тасдиқ шуда буд, принсипҳои асосии ислоҳоти низоми таҳсилот дар самти демократиқунонӣ, гуногуншаклӣ, ошкорбаёнӣ ба навоварӣ, башардӯстии он, муттасилии таълим ва хусусияти инкишофи он тадриҷан рӯи кор омада истодааст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми таҳсилоти олии касбиро барои оянда ба сифати воситаи ташаккули сармояи инсонӣ, ки ба рушди иқтисодӣ дар ҷаҳони зудтағиирёбанди мусоидат мекунад, муайян кардааст. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа гузаштааст, ки мазмуни фанний таҳсилоти олии касбиро дар самти рушди малакаҳои касбӣ такмил дода, дигаргун созад, то ки талаботи бозори меҳнат бештар қонеъ гардонида шуда, неруи қишвар инкишоф дода шавад [2].

Вобаста ба ин хусусияти муносабати соҳаи таҳсилот тағиир ёфта истодааст, зоро табодули бозории низоми таҳсилоти олии касбӣ, рушди муносабатҳои бозорӣ

(тичоратикунонии таҳсилот) сурат гирифта, боиси ташаккули бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ шудааст, мебошад. Агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои дигари ИДМ вожай таҳсилот бо пардоҳти маблағ ҳодисоти нав бошад, он гоҳ барои тамоми ҷаҳон як объекти муҳими сармоягузорӣ ва тичорати муваффаки миқёси байналмилалӣ мебошад. Дар охири қарни XX соҳаи пурраи ҳочагидории ҷаҳонӣ, яъне бозори байналмилалии ҳизматрасониҳои таҳсилотӣ бо ҳаҷми фурӯши даҳҳо миллиард доллари ШМА ва ҳаҷми истеъмолкунандагон ба миллион нафар расида буд. Ҳамин тарик, тибқи бардошти тамоюли ҷаҳонӣ маълумоти Ҷадвали 1 Тоҷикистон аз ин тамоюл берун нест. Дар мамлакат дар давраи солҳои 2010-2024 шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, ҳамчун агенти фаъоли бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ аз 35 то 46 воҳид зиёд шуда, шумораи донишҷӯёни онҳо аз 146,5 то 214,4 ҳазор нафар ва ё 46,3 фоиз зиёд гардидааст. Фарогирии духтарон ба таҳсилоти олии қасбӣ низ дар ин давра аз 43,7 то 87,2 ҳазор нафар ва ё қариб 2 маротиба афзудааст. Пайваста бо табодулии фаъолияти бозории муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ шумораи қабули донишҷӯёни онҳо, ки тарикӣ шартнома таҳсил менамоянд аз 16,4 то 151,8 ҳазор нафар зиёд шудааст. Ҳиссаи шумораи қабули донишҷӯён, ки тарикӣ шартнома таҳсил менамоянд дар шумораи умумии донишҷӯён низ аз 11,2 то 70,8 фоиз ва ё 59,6 банди фоиз зиёд шудааст. Ҳамин тарик тамоюли тичоратикунонии фаъолияти таҳсилотӣ сифати устувор гирифтааст, ки ин ҳолат аз афзудани ҷойгоҳи хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар соҳтори даромади пулии хонаводаҳо ҳамчун неъмати муҳим дар ҷодаи таъмини некуаволӣ ва объекти зарурии сармоягузорӣ, ки даромади сазоворро ва ё рентаи зехнӣ навъи дуюмро дар оянда меорад, шаҳодат медиҳад [3].

**Ҷадвали 1. Шумораи умумӣ ва қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2024, ҳазор нафар**

Соли таҳсил	Теъдоди муассисаҳо	Теъдоди донишҷӯён		Қабул ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии қасбӣ	
		Ҳамагӣ	Аз ҷумла духтарон	Буҷетӣ	Шартномавӣ
2010-2011	35	146,5	43,7	12,1	16,4
2011-2012	35	151,2	43,1	12,7	18,6
2012-2013	36	151,0	42,0	13,9	24,8
2013-2014	38	157,8	42,9	16,2	25,4
2014-2015	38	167,6	53,2	13,3	22,1
2015-2016	38	178,1	58,9	12,6	26,1
2016-2017	39	189,7	65,5	14,9	33,8
2017-2018	39	191,5	67,8	13,9	35,5
2018-2019	40	209,8	73,9	15,3	38,9
2019-2020	40	229,6	86,5	67,3	162,3
2020-2021	41	245,9	87,4	63,5	182,3
2021-2022	46	239,5	89,6	60,8	178,7
2022-2023	46	218,1	89,8	55,9	162,2
2023-2024	46	214,4	87,2	62,6	151,8

**Манбаъ:** [4].

Дар замони муосир дар мамлакат чун ба мисли кишварҳои дигари ҷаҳон ҳизматрасониҳои таҳсилотӣ сифати молро, ки объекти ҳариду фурӯш мебошад, қасб намудааст. Молҳои зикршуда маҳсулоти таҳсилот буда, объекти муомилот ё ҳариду фурӯш дар бозори ҳизматрасониҳои таҳсилотӣ мегарданд, ки дар он ҷо ҳаридорон ва фурӯшандагони эҳтимолии ҳизматрасонӣ мавҷуданд.

Маврид ба таъкид аст, ки то имрӯз дар адабиёти иқтисодӣ оид ба мазмуни мағҳуми бозори ҳизматрасониҳои таҳсилотӣ андешаи ягона вуҷуд надорад. Дар корҳои илмии

олимони иқтисодшиносони хориҷӣ низ мағҳуми хизматрасониҳои таҳсилотӣ шарҳу тафсирҳои гуногун доранд. В.Д. Остапченко ба бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ таърифи зерин медиҳад: «Бозор дар соҳаи таҳсилот мачмӯи муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки дар истеҳсолоти молии таҳсилотӣ миёни субъектҳо оид ба истеҳсол, мубодила, истеъмоли маҳсулот, яъне хизматрасониҳои таҳсилотӣ ҷамъ карда мешавад». Дар асл метавон гуфт, ки бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ мачмӯи муносибатҳои иқтисодӣ оид ба пайдоиши мубодила ё фурӯши хизматрасониҳои таҳсилотӣ мебошад. Бозори мазкур, ки ҳамчун падидай мураккаб ва норавшан амал менамояд, дар пасманзари бозорҳои дигари инфрасоҳтори бозори кишвар фарқ мекунад. Дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба мисли бозорҳои дигари истеҳсолкунанда, ҳаридор (истеъмолкунанда) ва субъекти мубодилаи муомилот (хизматрасониҳои таҳсилотӣ) вучуд доранд. Муҳтавои бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар вазифаҳои иҷтимоиву иқтисодии он таҷассум мегардад (нигаред ба Ҷадвали 2.).

### **Ҷадвали 2. Вазифаҳои асосии бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ**

<b>1.</b>	<b>Муттаҳидкунанда</b>	байни шарикон дар бозор робитаи зич барқарор ва таъмин менамояд: - истеҳсолкунандагон-муассисаҳои соҳаи таҳсилот ва истеъмолкунандагон-корфармоён, аҳолӣ, корхонаҳо ва гайра, инчунин, агентҳои дигар ё шитирокдорони бозори мазкур
2.	<b>Арзёбӣ</b>	-дар бозор натиҷаҳои меҳнати истеҳсолкунандай хизматрасониҳои таҳсилотӣ, сатҳи ҳароҷоти муҳими меҳнатии ҷамъиятӣ арзёбӣ карда мешавад; -дар натиҷаи таносуби талабот ва пешниҳод дар бозор сатҳи объективии наҳри хизматрасониҳои таҳсилотӣ муқаррар карда мешавад.
3.	<b>Ташкилкунанда ва танзимкунанда</b>	-дар ин ҳолат механизмҳои бозор ҳамчун воситаи демократии танзим амал мекунанд, ба соҳтан ва фаъолияти оқилонаи муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва агентҳои дигари бозор мусоидат менамоянд.

### **Аз ҷониби муаллифон мураттаб гардидааст.**

Бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ ҳамчун як фазои иқтисодие мебошад, ки онро қонуни объективии бозор танзим менамояд. Тавре маълум гардид, дар ин бозор мисли намудҳои дигари категорияҳо ба мисли талабот, пешниҳод, ҳароҷот, наҳр, фоида ва ғ. кор мекунанд. Аммо ин категорияҳо дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ як қатор ҳусусиятҳои фарқкунанда доранд. Табиист, ки бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар натиҷаи фаъолияти субъектҳои гуногуни муносибатҳои бозорӣ вучуд дорад. Дар робита бо бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ се намуди истеъмолкунанда ҳамчун субъектҳои асосии муносибатҳои бозорӣ вучуд дорад:

- Муҳассилин-донишҷӯён ва шунавандагон;
- Корфармоён-ширкатҳои шаклҳои гуногуни моликият;
- Давлат-мақомоти маҳаллии ҳукумати давлатии зинаҳои гуногун.

Тавре ки қайд гардид, молҳои асосӣ дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ маҳсулоти таҳсилотӣ ва хизматрасонӣ мебошанд. Онҳо метавонанд ҳамчун барномаҳои гуногуни таҳсилотӣ, курсҳо ва ғ. амал кунанд. Пешниҳоди хизматрасониҳои мазкур ба қонеъ гардонидани талаботи инсон барои соҳиб шудан ба ихтисосҳое, ки дар раванди зиндагӣ барои ба даст овардани манфиат бо кумаки фаъолияти қасбӣ мебошад, равона карда шудааст. Аз ин ҷо бармеояд, ки пешниҳоди хизматрасониҳои таҳсилотӣ бояд талаботи муайян дошта бошад. Талабот ҳамчун талаботи пардохтпазири хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба рушди соҳтори иқтисодиёт таъсир мерасонад. Ҷой тавре маълум аст, рушди иқтисодиёт ва тағйироти он тамоюлҳои навро дар бозори меҳнат ба вучуд меоранд. Дар натиҷа, ихтисосҳои нав ба вучуд меоянд, ихтисосҳои кӯҳан модернизатсия мешаванд, талаботи тоза дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ гузошта мешавад, имконоти онро барои қонеъ

гардонидани талабот ба хизматрасониҳои таҳсилотӣ вассеъ мегардонад. Феълан, вобаста ба тӯлонияти давраи хизматрасониҳои таҳсилотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ набояд талаботи навро вақте ташаккул ва пешниҳод мешавад, мунтазир бошанд. Онҳоро бояд бо роҳи таҳқиқоти тамоюли рушди соҳаҳо ва талаботи онҳо ба мутахассисон омӯҳтан мухим аст. Инчунин, бо назардошти сегментҳои минтақавӣ, соҳавӣ ва хусусиятҳои бозори хизматрасониҳои таҳсилотиву бозори меҳнат ояндабинӣ кардан мумкин аст. Ҳамин тарик, барои ба даст овардани муваффақиятҳои тичоратӣ дар шароити муносибатҳои бозорӣ омӯҳтани тағириоти тамоми унсурҳои низоми иқтисодии бозорӣ, конъюнктура ва вазъи рақобатии он мухим аст. Пешниҳод намудан ба муассисаҳои таҳсилотӣ хизматрасониҳои таҳсилотӣ ва ташаккули талабот ба онҳо натанҳо аз сифати барномаҳои таҳсилотӣ, балки аз самаранокии банақшагирии омориву тактикӣ ва ояндабинӣ вобаста аст. Талаботро истеъмолкунандагони хизматрасониҳои таҳсилотӣ ташаккул медиҳанд ва вазифаҳои навбатиро иҷро менамоянд:

- қабул намудани иттилооти мувофиқ оид ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбие, ки талаботро изхор менамояд;
- муайян намудани талаботи хоса ба сифати хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар ҷабҳаи талаботи касбӣ, иштироки васеи истеъмолкунандагон дар мониторинг ва баҳодиҳии соҳаи таҳсилоти олии касбӣ;
- таъмини шароити самаранок ва муҳити фаъолияти ояндаи меҳнатии ҳатмкунандагон ва риояи иҷрои шароити мазкур.

Ба ҳайси субъектҳое, ки пешниҳодро ташаккул медиҳанд, муассисаҳои таҳсилотӣ мебошанд. Пешниҳодро дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ соҳторҳои муҳталифи таҳсилотӣ ташаккул медиҳанд. Ҳаҷм, сифат, фарқияти хизматрасониҳои ироашуда перогативаи соҳтори таҳсилотӣ мебошанд, ки дар асоси стандартҳои давлатии таҳсилотӣ муайян карда мешаванд ва муҳтавои ҳадди ақали барномаҳои таҳсилотии ҳатмӣ, инчунин, ҳаҷми ҳадди аксари сарбории муҳассилин, талабот ба сатҳи омода намудани ҳатмкунандагонро таҳия менамоянд. Ҳаҷми пешниҳоди маҳсулоти таҳсилотӣ, яъне хизматрасониҳо дар бозор аз сатҳи нарҳҳои бозорӣ ва динамикаи он вобаста аст. Зимни динамикаи мусбат пешниҳоди хизматрасониҳо васеътар мегардад. Пешниҳоди хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар баробари гуногунҷабҳа буданаш, начандон динамикӣ нисбат ба талабот ба онҳо мебошад. Барои бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ вазъи ҳамешагии нобаробар хос аст: ин ҷо талабот аз пешниҳод волотар аст, аз ин рӯ, нарҳҳо ҳамеша баланд мешаванд. Рушди онҳо тафовути (дараҷаи номувофиқатӣ) байни талабот ва пешниҳодро муайян месозад, ки ҳамасола тарики озмунҳои дохилшавандагон аз теъдоди онҳо барои як ҷойи холӣ тасдиқ карда мешавад.

Ба ҷуз истеҳсолкунандагон ба ҳайати агентҳои бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ миёнаравҳои гуногун, ба мисоли ҳадамоти шуғл, бозори меҳнат, мақомоти бақайдгирий, иҷозатномадигӣ ва аккре迪татсия, фондҳои маҳсуси таҳсилотӣ филиалҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва корхонаҳо ва марказҳои таҳсилотии маҳсусгардонидашуда низ дохил мешаванд. Агентҳои мазкур ё иштирокдорони бозор ба пешравии хизматрасониҳои самараноки бозорӣ таъсири худро мерасонанд ва ба иҷрои вазифаҳои иттилоотрасонӣ, машваратнамоӣ, инчунин, иштироки фаъол дар ташкили фурӯши хизматрасониҳои таҳсилотӣ ва дастгирии захиравии таҳсилот даъват шудаанд. Миёни субъектҳои бозори таҳсилоти олии касбӣ нақши муҳимро шахсияти муҳассилин, донишҷӯён ва шунавандагон мебозад. Ҳамзамон, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ зимни ташаккули пешниҳодот талаботи онҳоро ба назар бигиранд. Онҳо натанҳо барандаи моддии хизматрасониҳои таҳсилотӣ мебошанд, балки истеъмолкунандагони ниҳоии ягона ҳастанд.

Тавре ки қаблан зикр карда будем, ташаккул ва фаъолияти бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба принсипҳои умумии иқтисоди бозорӣ тобеъ мебошад ва дар баробари ин як қатор хусусиятҳои зеринро дорад:

- динамизми нисбатан баланд;
- хусусиятҳои олигополии бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ;

- сегментатсияи минтақавӣ ва ҳудудӣ, инчунин, хусусияти маҳаллӣ;
- гардиши босуръати сармоя;
- ҳассосияти нисбатан баланди хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба конъюнктураи бозор;
- инфириодикунонии истеҳсолот.

Хусусиятҳои мазкур маҳсусияти истеҳсол ва истифодаи он имкон намедиҳанд, ки тамсилаи стандартии бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ таъсис дода шавад.

Дар адабиёти иқтисодӣ қӯшишҳои пешниҳоди тамсилаи стандартии бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ мавҷуданд. И淨ро аз нӯқтаи назари назарияи «интихоби ҷамъият» (public choice) ба назар гирифта, дар бозори сиёсӣ ё давлатӣ, чун дар бозори хусусии капиталистӣ, таъсири мутақобилаи талабот ва пешниҳоди шахсони алоҳида ба амал меояд. Аммо ин таъсири мутақобила дар шакли ба ҳуд хос сурат мегирад, бинобар онҳо маҳз дар доираи низоми сиёсӣ ба амал меоянд. Тавре Бюкенен, асосгузори назарияи интихоби ҷамъиятӣ гуфтааст: «Сиёсат як раванди мураккаби мубодила мебошад, ки ба бозор монанд аст» [5].

Муаллифон ба он ақида ҳастанд, ки ҳаҷми истеҳсол ва пешниҳоди хизматрасониҳои таҳсилотӣ ҳам аз ҷониби қонунҳои бозор ва ҳам аз ҷониби давлат танзим карда мешавад. Дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ рақобати шадид, яъне мубориза барои истеъмолкунанда вучуд дорад.

Аз ин рӯ, истеҳсолкунандагони хизматрасониҳои таҳсилотӣ бояд нишондиҳандаҳои талаботро ҳисоб намоянд. Талабот ба хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар ҷумҳурӣ аслан хусусияти ноустувор дорад. Андешаи мазкур ба таъсири омилҳои бисёр марбут аст. Хизматрасониҳои таҳсилотӣ моле нестанд, ки новобаста аз нарҳи муқарраршуда ҳариданд. Доираи имконоти истифодаи хизматрасониҳои таҳсилотӣ маҳдуд аст ва ягон мақсади алтернативии мушахҳас вучуд надорад. Дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ аслан барномаҳои қӯтоҳмуддат ва миёнамуҳлати таҳсилотӣ вучуд доранд. Вазни ҳароҷот ба соҳаи таҳсилот бошад, дар бюджети умумии истеъмолкунандагон кам аст. Бисёре аз онҳое, ки барои барномаҳои гаронбаҳои таҳсилотӣ маблағ пардоҳт менамоянд, даромадашон нисбатан баландтар аст. Истеъмолкунандагон бошанд, барои барномаҳои бозомӯйӣ аз ҳисоби ҳуд маблағ сарф намекунанд, ҷонки аз ҷониби давлат ё корҳонаҳои алоҳида таҳсилоти онҳо пардоҳт карда мешавад. Омиле вучуд дорад, ки талаботро ба хизматрасониҳои таҳсилотӣ ҷандир мегардонад. Маҳсусан, бо рушди иқтисоди бозорӣ ва ташаккули иқтисодиёти дониш ҳосиятҳои ҷандирӣ талабот васеъ шуда, ба ин муносибат майлу ҳоҳиши истеъмолкунандагон дар бозори хизматрасониҳои гуногуни таҳсилот дар заминай минтақаҳо, соҳаҳо ва баҳшҳои алоҳидаи иқтисодиёти қишвар ва гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ мавриди омӯзиш қарор мегирад. Мисли бозорҳои дигар дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ рақобат ҷузъи асосии механизми бозорӣ мебошад. Тавре маълум аст, рақобати комил ва нокомил вучуд дорад. Бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба бозори рақобати номукаммал мансуб аст, зеро дар он принципҳои зерини муҳими шароити рақобатӣ иҷро мешаванд:

- мавҷудияти хусусияти стандартии маҳсулот ё мол;
- мавҷудияти монеаҳо барои ворид шудан ва баромадан аз бозор;
- мавҷудияти шаффоғият ва дастрасии иттилооти иқтисодӣ;
- назорати қатъии нарҳ аз ҷониби давлат [6].

Дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ истеҳсолкунандагони гуногуни хизматрасониҳои таҳсилотӣ мавҷуданд-аз муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ то мураббии инфириодӣ. Илова бар ин, гуногуннавъии хизматрасониҳои таҳсилотӣ мушоҳида ҳариданд. Нарҳҳо ва нарҳгузорӣ наҳамеша пешбарандар аст, зеро ассиметрияи иттилоот вучуд дорад. Дар асоси муқаррароти илмӣ оид ба шаклҳои рақобати бозорӣ ва рақобати монополистӣ дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ хулосаҳои зерин баровардан мумкин аст:

- теъдоди муассисаҳое, ки хизматрасониҳои таҳсилотиро пешниҳод менамоянд, кам аст;

- намуди дифференсиалии хизматрасонӣ мавҷуд аст;
- назорат аз болои нарӯз вӯҷуд дорад, аммо дар доираи маҳдуд;
- шароити нисбатан душвор барои ворид шудан ба соҳа;
- обруву мақоми муассисай таҳсилотӣ, таблиғ, намунаи диплом ва ф. воситаи муҳими рақобати ғайринарҳузорӣ мебошад.

Дар амал бозори хизматрасониҳои таҳсилоти олии касбӣ сифати олигополӣ ва ё манополӣ дорад. Барои арзёбии чунин бозор метавон аз индекси Херфиндаля-Хиршман, ки сатҳи концентратсияи бозорро муайян менамояд, истифода бурд, ки бо форомулаи зерин ифода карда мешавад:

$$I_{HH} = S_1^2 + S_2^2 = S_3^2 + \dots + S_n^2$$

дар ин ҷо,

Інн- индекси Херфиндал-Хиршман;

$S_1$  — ҳиссаи муассисай таҳсилотии қалонтарин;

$S_2$  — ҳиссаи пайдарпайи муассисаҳои дигар;

$S_n$  — ҳиссаи муассисай аз ҳама пасттарин.

Агар ин индекс аз 1800 баланд бошад, пас бозор сифати монополиро дорад.

Мо вобаста ба арзёбии бозори минтақавии хизматрасониҳои таҳсилоти касбии олии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилояи Суғд, ки агенти фаъоли ин бозор мебошанд, аз рӯи шумораи донишҷӯёнашон мавриди таҳлил қарор додем (Ҷадвали 3).

**Ҷадвали 3. Шумора донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти касбии вилояти Суғд (с.2024)**

т/ р	МТОК	Шумораи донишҷӯё н	S	$S^2$
1.	Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи Б. Ғафуров (ДДХ)	23354	51,8	2631,7
2.	Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (ДДҲБСТ)	7619	16,9	285,6
3.	Донишкадаи кӯҳи-металлургии Тоҷикистон (ДМҚТ)	3471	7,7	59,2
4.	Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон, (Паҷакент)	1578	3,5	12,2
5.	Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон (ДПДТТ)	4283	9,5	90,2
6.	Донишкадаи иқтисодӣ ва савдои Тоҷикистон	4057	9,0	81
7.	Филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар ш. Исфара	640	1,42	2,01
	Ҷамъ	45085	100,0	3161,9

Манбаъ: [7].

Аз маълумоти ҷадвали 3 аён аст, ки индекси Херфиндаля — Хиршман аз рӯи шумораи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии вилоят ба 3161,9 баробар мебошад, яъне беш аз ду маротиба аз нишондиҳандай ақал (1800) зиёд мебошад. Ҷой тавре ҷадвал нишон медиҳад, дар Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи Б. Ғафуров соли 2024 беш аз 51,8 фоизи тамоми донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилоят рост меояд. Дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (ДДҲБСТ) бошад, қарib 17%-и тамоми донишҷӯёни вилоят таҳсил менамоянд. Яъне аз миёни 7 муассисай таҳсилоти олии касбӣ, танҳо ду массисай он қарib 69%-и тамоми донишҷӯёно дар худ

тамаркуз намудааст. Ин аст сифати бозори хизматраониҳои таҳсилоти олии касбӣ, яъне сифати монополии он дар минтақаҳои мамлакат. Ҳамин тариқ, бозори хизматрасониҳои таҳсилотии вилояти Суғд дар соҳаи таҳсилоти олий хусусияти монополиро доро мебошад, яъне дар он якчанд муассисаҳои таҳсилоти олий рақобат менамоянд. Дар ин шароити монополиву олигополӣ созишкорӣ, сиёсати ягонаи нархгузорӣ рӯи кор меорад ва рақобати озодро пахш менамояд.

Аз ин рӯ, омӯзиши шакли рақобат дар ин бозор, ки хусусияти вижагӣ дорад, зарур аст. Бозори таҳсилоти олий ҳамчун фазои зеҳни соҳташуда, ки дар он талаботи донишҷӯён ва волидайни онҳо (харидорон) ба таҳсилоти олий аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ (фурӯшандон), ки ба онҳо ҷойҳои таҳсил пешниҳод менамоянд, қонеъ гардонида мешавад. Бозори таҳсилоти олий бо умеде таъсис дода мешавад, ки рақобати шумораи зиёди харидорон ва фурӯшандагон дар ин самт ба тақсимоти бештари захираҳо мусоидат қунад: муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ ба бозори дигар-бозори меҳнат пайвастанд, ки дар он коргарони баландихтисосро таклиф намуда, талаботи корхонаҳои хусусӣ ва давлатро қонеъ мегардонанд. Ба андешаи мо, бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ на рақобати монополӣ, балки олигополӣ мебошад. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбии чумхурӣ дар бозори минтақавӣ ба ҷуз хизматрасониҳои таҳсилотии касбие, ки дар он таҳассусманд шудаанд, таҳсилоти тиҷоратиро пешниҳод менамоянд. Нуқтаи оҳирини тамоси қувваҳои рақобатпазири бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ вучуд дорад. Сарфи назар аз он ки дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба ҷуз аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии маҳаллӣ, филиалҳои онҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар хориҷи кишвар вучуд доранд, аз ин рӯ, хулоса бароварда мешавад, ки бозори номбурда олигополист.

Ба андешаи аксари олимони иқтисодшинос ба мисли Самуэлсон П. ва Дорфман Р. таъсиру бартарияти шумораи маҳдуди ширкатҳо дар бозори мазкур яке аз параметрҳои асосиест, ки олигополияро тавсиф менамояд. Бинобар ин, вазъияте, ки дар бозори минтақавии хизматрасониҳои таҳсилотӣ вучуд дорад, пурра ба параметрҳои олигополия мувофиқат мекунад. Онҳо метавонанд ба параметрҳои нарҳ ва ғайринарҳии бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ таъсир расонанд. Тасдиқи ин тезисро дар пажӯҳиши Э. Чемберлин дидан мумкин аст. Ба ақидаи ў монополияи маҳсулот омили асосии рақобати монополистӣ мебошад. Дар бозори олигополистии хизматрасониҳои таҳсилотӣ хизматрасониҳои таҳсилоти олий ҳамчун хизматрасониҳои асосии таҳсилотӣ мутамарказ шудаанд. Ба ақидаи Э.Чемберлин, рақобати сифат нисбат ба рақобати нарҳ самараноктар аст, олигополия метавонад аз рақобати ғайринарҳӣ мөҳирона истифода барад [8].

Дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ бозорҳои шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд мавқеи пешбарандаро ишғол менамояд. Бозорҳои мазкур аз бозорҳои дигари минтақаҳо бо он фарқ мекунанд, ки теъдоди ширкатҳо зиёд буда, хизматрасониҳо тафовут доранд, яъне рақобати монополистӣ ба онҳо хос аст. Бояд гуфт, ки механизми фаъолияти бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ ҳолати ҳамкории субъектҳои муносибатҳои бозориро муайян месозад.

Принципҳои умумии ташкили муносибатҳои бозорӣ, ки ба таври объективӣ маҷмӯи мураккаби муносибатҳоро ташкил медиҳанд, стратегия ва тактикаи рафтори агентҳо дар бозори истеҳсолкунандагон, миёнаравҳо ва истеъмолкунандагони хизматрасониҳои таҳсилотӣ, механизми фаъолияти бозорро ташкил медиҳанд ва айни замон хусусиятҳои механизми фаъолияти бозори хизматрасониҳои таҳсилотиро муқаррар мекунанд. Ҳамзамон, хусусиятҳои принципҳои мазкур хусусиятҳои хизматрасониҳои таҳсилотиро муайян месозанд. Марбут ба андешаи зикргардида хусусиятҳои навбатии механизми фаъолияти бозори хизматрасониҳои таҳсилотиро чудо кардан мумкин аст, ки асоси таҳқиқоти маркетингии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошанд. Нахуст, аз сабаби он ки таҳсилот ва хизматрасониҳои таҳсилотӣ аҳамияти ҷамъияти ё иҷтимоӣ доранд, аз ин рӯ, онҳо наметавонанд танҳо ба татбиқи манғиатҳои бозор, арзишҳо ва меъёрҳои самаранокии

бозор нигаронида шаванд. Самаранокии иқтисодӣ дар соҳаи таҳсилот дар сатҳ ва дараҷаи истифодаи оқилонаи захираҳо, сарфакорӣ, ҳароҷот ва ф. ифода мейбад. Дар ташаккули механизми фаъолияти бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ давлат ҳамчун агенти асосии ин бозор нақши аввалиндарача дорад. Бо ёрии давлат меъёрҳои адолати иҷимоӣ ва самаранокии иҷимоӣ ба амал бароварда мешаванд. Аз як ҷониб барои тавсеаи бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ заминаҳо фароҳам овардан зарур аст, аз ҷониби давлати дигар бояд барои то андозае дастрасии онҳо ба доираи васеи истеъмолкунандагон тадбирҳо андешад. Баъдан, моликиятии муҳими хизматрасониҳои таҳсилотӣ маҳз аҳамияти иҷимоии онҳост, аз ин рӯ, амали механизми фаъолияти бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ аслан дар доираи низоми ҳифзи иҷимоии аҳолӣ сурат мегирад. Ҳусусиятҳои номбурда бе адолати иҷтимоӣ (албатта ба андозаи муайян) бомуваффақият инкишоф ёфта наметавонад. Воқеан, андешидани тадбирҳо оид ба азnavtaқsim ва баробар кардани даромадҳои қишрҳои гуногуни аҳолӣ, фароҳам овардани шароит барои кафолатҳои иҷимоӣ ва шароити баробари ибтидой омили муҳими рушди муттасили иқтисоди мусосири саноатиқунонӣ ва инноватсионӣ маҳсуб мешавад, зеро ин намуди иқтисодиёт дар истифодаи меҳнати баландихтисос ва эҷодӣ асос ёфтааст. Сеюм, бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар самти вокуниши саривақтӣ ба тағиироти соҳтори талабот ба меҳнати баландихтисос, сифат дар бозори меҳнат, ки таҳти таъсири равандҳои технологӣ ва инноватсионии бахшҳо, бахшҳои иқтисодиёти қишвар ва вазифаҳои стратегии тараққиёти иҷимоӣ ба амал меоянд. Бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар робита ба афзоиши талабот ба қувваи кории сифатан ба намуди инноватсионии меҳнат омодашуда, ки қодир ба фаъолияти фаъоли табдилдиҳандай рақобатпазир (дар шароити равандҳои инноватсионӣ) аст, бояд фавран ба ҷорӣ намудани тамоми марҳилаҳои истеҳсолоти хизматрасониҳои таҳсилотӣ принципҳои тафаккури эҷодӣ ва роҳҳои ибтикорӣ ба корхона шуруъ намояд. Алоқаи баръакс дар нишондиҳандай вобастагии музди меҳнат ва сатҳи таҳсилот (соҳибтахассусӣ ва омодагии илмӣ) зуҳур мегардад, ки бояд ҳамчун намуна дар олами тиҷорати риояи карда шавад. Ҷорум, нотавонии механизми бозор барои гирифтани таъсироти беруна (ҳароҷоти бо он вобаста), ки дар механизми фаъолияти бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ инъикос ёфтааст. Ҷӣ тавре ки маълум аст, хизматрасониҳои таҳсилотӣ самараи мусбати беруна доранд, онҳо аз низоми таҳсилот самараҳоро дар муҳити беруна ба вучуд меоранд. Азnavtaқsimкунии захираҳо барои истеҳсоли неъматҳои муҳими иҷтимоӣ, ки самараи назарраси мусбати берунаро бо истифода аз механизми соғи бозорӣ ғайриимкон ва бесамар аст, ба вучуд меорад: механизмҳои бозор таъминоти зарурӣ ё истеҳсоли ҳаҷми коғии ҷамъият ва қишварро таъмин менамояд, чунки механизми он бо захираҳои муҳим барои истеҳсоли он мустаҳкам намегардад. Аз ин рӯ, ба низоми механизмҳои бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ ворид намудани воситаҳои ғайрибозорӣ, аз ҷумла, механизмҳо ва воситаҳои танзими давлатӣ ҳатмист. Панҷум, номуайянӣ дар бозор вучуд дорад ва ин ба кори механизми амалқунанда таъсир мерасонад. Бисёр омилҳои номуайян вучуд доранд, ки ин номуайяниро бештар мекунанд. Ҳатто дар сурати баробар будани қобилиятаҳои неруманди истеъмолкунандагони хизматрасониҳои таҳсилотӣ, ки дар раванди таҳсилот муайян шудаанд, сифати иҷрои вазифаҳои қасбии онҳо метавонад комилан тафовут дошта бошад. Вобаста ба омили мазкур қаблан дараҷаи қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти гуногун (инфиродӣ, колективӣ-гурӯҳӣ ва иҷтимоӣ) умуман, беҳтар гардидани дараҷаи таҳсилот ва қасбиро муайян кардан ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, муҳлати бозпардоҳти истеҳсоли хизматрасониҳои таҳсилотӣ ва самаранокии минбаъдаи онро муайян кардан имконнозаҳар аст, гарчанде ки сатҳи қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон бештар аз ҳоҳиши шаҳс, қобилият, саъю талош ва ғайра вобаста аст. Аммо ташкили эҷодии раванди таълим, иқтидор ва қобилияти муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ҳамчун истеҳсолкунандагони хизматрасониҳои таҳсилотӣ, ки сатҳи зарурии донишро таъмин карда метавонад, аҳамияти аввалиндарача дорад. Беҳбудии концептуалии сатҳи таҳсилотӣ ва қасбии истеъмолкунандагон ва рушди он бояд ба шаҳс, корхона ва ташкилот манфиат орад. Лек дар ҳаёти воқеӣ татбиқи ақидаи мазкур хеле печида ва номуайян аст. Омили дигаре, ки номуайяни бозор ва таваккалро бештар

мекунад, заифӣ ё номутавозуни таъминоти иттилоотии агентҳои муносибатҳои бозорӣ мебошад.

Иттилоот шартест, ки некуаҳволии истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаро дар бозор таъмин мекунад. Вале дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ, арсаи иттилоотии истеҳсолкунандагони хизматрасониҳо ва истемолқунандагони онҳо гӯё дар сатҳҳои гуногун чойгиранд. Масалан, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун истеҳсолкунандай хизматрасонӣ, ҳарчанд захираи муайяни дониши барои интиқол пешбинишударо доранд, аммо дар бораи арзиши воқеии онҳо тасаввуроти мукаммал надоранд. Ин имкон намедиҳад, ки хизматрасониҳои худро ба фоидаи худ фурӯшанд. Дар мавриди бехабарии истеъмолкунандагони хизматрасониҳои таҳсилотӣ бошад, пеш аз ҳама ба хусусияти ғайримоддӣ, ғайримоддии хизматрасониҳои таҳсилотӣ вобаста аст. Онҳо метавонанд тавассути таблиғ дар бораи хизматрасониҳои таҳсилотӣ маълумоти муайян бигиранд, аммо ҷунин бармеояд, ки танҳо маълумоти умумӣ ба даст меоранд. Илова бар ин, нобаробарии иттилоотии истеъмолкунандагон мавҷудияти маҳдудияти муайяни соҳибиҳтиёрии онҳоро дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ муқаррар месозад. Вобаста ба ин, муайян намудани амал ва сатҳи таъсири ин омилҳои номбаршуда ба фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ боиси таҳқиқоти амиқи маркетингӣ, равишҳои маркетингӣ оид ба нархгузорӣ ба хизматрасониҳои таҳсилотӣ мегардад.

Трансформатсияи бозории фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, баҳусус, таҳсилоти олии касбӣ масъалаҳои рақобатпазирӣ онҳоро, ҳамчун механизми муҳими рушди онҳо дар мадди аввал қарор мегирад. Вобаста ба самтҳои асосии зерини таҳқиқу мониторинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро ҷудо менамоем:

- ташкили раванди таҳсилот баҳодиҳии он аст, ки чӣ гуна ҳар муассиса хизматрасониҳои худро ба ниёзҳои муштари табдил медиҳад;
- ҳамкории иҷтимоӣ (муносибат ба стейкхолдерон) баҳодиҳии он аст, ки муассиса чӣ гуна истеъмолкунандай ояндаи маҳсулоту хизматрасониҳои пешниҳодшудаи худро мечӯяд ва чӣ гуна муносибатҳо бо ин истеъмолкунанда бунёд мешаванд;
- таъсири мутақобилаи иқтисодӣ баҳодиҳии он аст, ки чӣ гуна динамикаи (мусбат ё манфӣ) дар нишондиҳандаҳои молиявии муассиса ба амал омадааст.

Ҳамаи ин нишондиҳандаҳо якҷоя тасаввуроти возеҳ медиҳанд, ки чӣ гуна муассисаи таҳсилотӣ аз тамоюли умумӣ фарқ мекунад ва аз ҳисоби қадом омилҳо рақобатнокии худро барои истеъмолкунандагон нигоҳ медорад. Дар тӯли чанд соли охир, бозори хизматрасониҳои таҳсилоти олии касбӣ дар кишвари мо ба дараҷае афзоиш ёфтааст, ки масъалаи рақобат байни муассисаҳо танзими иловагиро тақозо менамояд ва дар ин самт соҳаи қонунгузорӣ истифода шудааст. Инро бо он низ шарҳ додан мумкин аст, ки Тоҷикистон вориди фазои таҳсилоти байналмилалӣ шуд, ки ин гуна равандҳо як падидаи муқаррарӣ мебошанд. Аз ин рӯ, ҳама муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳоло барои ба худ ҷалб намудани донишҷӯёни оянда нақшаҳои пешакӣ тартиб дода, бо воситаҳои гуногун ба таблиғи хизматрасониҳои худ фаъолона машғуланд. Дар ин ҷо ҳама ҷиз аз роҳбарияти худи муассиса вобаста аст, ки бояд қаблан ба он ҷизе ки дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ рӯҳ медиҳад, манфиатдор бошад. Нишондиҳандаҳои рақобатпазирӣ арзёбие мебошанд, ки ҳамеша метавонанд бо роҳҳои гуногун таъсир расонанд. Ин ҷо метавонанд натанҳо ба PR-и салоҳиятдори машғул шаванд, балки инчунин, стратегияҳои мавҷудаи рушди рақибонро таҳлил намоянд ва ё дар маҷмӯӣ, ба маркетинги таҳсилот таваҷҷуҳи ҷиддӣ диханд. Дар ин робита, хусусиятҳои рақобатпазирӣи муассисаҳои таҳсилоти олии касбири бояд алоҳида қайд намуд:

- мубориза барои аз буҷет ба даст овардани маблағҳое, ки на аз рӯи эҳтиёҷоти худи муассиса, балки вобаста ба шумораи донишҷӯён тақсим карда мешаванд;
- муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ҳарчи бештар хизматрасониҳои иловагӣ истеҳсолу пешниҳод менамоянд, ки доираи онҳо аз эҳтиёҷоти истеъмолкунандагон ташаккул мейбад. Дар баробари ин, миқдор ва сифати он хизматрасониҳоеро, ки аз рӯи анъана ройгон дода мешаванд, ҳеч кас тафйир намедиҳад;

- дар баязе муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мақому манзалати солҳо бадастовардааш ҳам даромади иловагӣ меовард. Ин на дар бораи саҳмҳои волидон, балки дар бораи маблағҳои иловагӣ, ки аз ҷониби сарпарастон, кор бо созмонҳои хайрия ва ғайра ба даст меояд.
- рақобат натанҳо ба зиёд шудани даромади муассиса мусоидат мекунад, балки имкон медиҳад, то қадрҳои баландиҳтисос ҷалб карда шаванд. Феълан, қадрҳои баландиҳтисос ҳамеша норасо ҳастанд.

Аз ин рӯ, рақобатпазирини муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ чун мисли субъекти дигари ҳоҷагидорӣ имрӯз хеле муҳим аст. Ин нишон медиҳад, ки дар иқтисодиёти таҳсилоти олии касбӣ ҳама субъектҳои он ба рушди салоҳиятҳои идоракунӣ ва ҷалби доимии истеъмолқунандагони хизматрасониҳои таҳсилотии худ манфиатдор мебошанд. Бисъёр тадбирҳои андешидашуда натанҳо барои имрӯз, балки барои натиҷаҳои дарозмулдат низ пешбинӣ шудаанд. Ҳамин тарик, рақобатпазирӣ воситаи идоракунии фаъолияти таҳсилотӣ мебошад, ки ба таъмини хизматрасониҳои босифат ба ҳамаи иштирокчиёни раванди таълим: омӯзгорон, муҳассилин, волидайн, шарикони иҷтимоӣ нигаронида шудааст. Ҳар як муассисаи таҳсилотӣ ҳангоми таҳияи стратегияи рушди худ бояд ба ноил шудан ба рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ташкилии худ роҳнамоӣ қунад. Рақобатпазирини нишондиҳандай умумии фаъолияти самараноки муассисаи таҳсилотиро дар таъмини хизматрасониҳои босифат, ки ба воситаи идоракунии оптималии захираҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилӣ сурат мегирад, мебошад.

Бо таваҷҷуҳ ба ин мавзӯъ, арзёбихои муҳталифи муносибатҳо мавҷуданд, ки имрӯзҳо барои арзёбии рақобатпазирини таҳсилот истифода мешаванд. Одатан, арзёбии рақобатпазирӣ дар се самти анъанавӣ сурат мегирад:

- рақобати мушахҳас – ҳангоми баҳодиҳии хизматрасониҳои таҳсилотии баробар дар муассисаҳои гуногун;
- рақобати функционалӣ – ҳангоми баҳодиҳии технологияҳои амалӣ, барномаҳои таълимии ҷорӣ, бехтар намудани заминai моддию техникий ва ғайра;
- рақобати маркетингӣ – ҳангоми муқоисаи стратегияҳои рушди муассисаҳо.

Дар баробари ин, имрӯз баязе усулҳоро ҷамъбаст кардан ва дар шакли ҷадвал пешниҳод кардан мумкин аст.

### Ҷадвали 3. Таҳлили усулҳои асосии арзёбии рақобатпазирини муассисаҳои таълимӣ

Т/Р	Усулҳои арзёбии рақобатпазирӣ	Тавсифи муҳтасар
1.	Усулҳои арзёбии рақобатпазирини муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз рӯи сифати хизматрасонӣ (Усули «профилҳо»)	Меъёрҳои гуногуни муайян кардани эҳтиёҷоти истеъмолқунандагони хизматрасониҳои таҳсилотӣ нисбат ба МТОК таҳия шуда, зинаи низоми онҳо муқаррар ва ҳамчун аҳамият муқоиса карда мешаванд.
2.	«Таҳлили SWOT»-и М.Портер. Тамсилаи таҳлили муқоисавии рақобатпазирин	Имкон медиҳад, ки ҷиҳатҳои қавӣ ва заифи муассиса муайян ва арзёбӣ карда шавад. Рақобатпазирӣ дар блокҳои алоҳида арзёбӣ мешавад: менечмент, молия, ташкилӣ, маркетинг, қадрҳо, технологияҳои амалӣ

	муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ	
3.	Методи матритсавии арзёбии рақобатпазирӣ бахши хизматрасонӣ (Бостонконсалтинггрупп)	Идеяи асосӣ соҳтани матритеаест, ки дар он ду нишондиҳанда истифода мешаванд: суръати афзоиши иқтидори бозори хизматрасонӣ дар миқёси хаттӣ; ҳиссаи нисбии фоизи хизматрасониҳои ташкилот дар миқёси логарифмӣ
4.	Методикаи арзёбии рақобатпазирӣ бахши хизматрасонии Ҷ.Ҷ. Ламбин	Рақобатпазирӣ соҳаи хизматрасонӣ ҳамчун ҳусусиятҳо ва хосиятҳои хизматрасониҳои пешниҳодшуда муайян карда мешавад, ки барои муассиса бартарии муайянро нисбат ба рақибони мустакими он фароҳам меорад («бартарият» ба гуфтаи Ламбин). Џ.Ҷ. Ламбин манфиатҳои ташкилотро ба ду гурӯҳи омилҳое, ки ба пешниҳоди хизматрасонӣ таъсир мерасонанд: берунӣ ва дохилӣ гурӯҳандӣ кардааст.
5.	Арзёбии рақобатпазирӣ аз рӯи пешниҳоди Н.К.Моисеев	Пешниҳод карда мешавад, ки рақобатпазирӣ муассисаҳо бо роҳи таҳлили усулҳои зерин баҳо дода шаванд: бартарии муқоисавии муассисаҳо; мувозинати ташкилот ва соҳа; мавқеи бозории ташкилот; усули «профилҳо»; усули матритсавӣ мебошад.
6.	Назарияи А.Маршалл дар бораи мувозинати бозор, соҳа ва назарияи омилҳои таъсирбахш	Дар шароити мувозинат ҳар як омиле, ки ба хизматрасонӣ таъсир мерасонад, якранг ва дар айни замон бо шиддати бештар истифода мешавад. Меъёри рақобатпазириро дар муассиса мавҷудияти чунин омилҳое мебошад, ки нисбат ба рақибон бо шиддати бештар истифода мешаванд.
7.	Равиши функционалӣ	Аслан, дар арзёбии рақобатпазирӣ ташкилоти соҳаи хизматрасонӣ ба нишондиҳандаҳои фаъолияти иқтисодӣ дода мешавад. Ҳамаи нишондиҳандаҳо ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: самараи фаъолияти таҳсилотӣ ва илмӣ; таносуби даромади соғ ва арзиши соғи дороиҳои моддӣ; таносуби даромад ба ҳароҷот

**Манбаъ:** [9].

Меъёрҳои асосии ҳамаи усулҳо инҳоянд: доираи хизматрасониҳои пешниҳодшуда, иқтидори молиявии барномаҳо, траекторияҳои рушди таҳсилоти олии қасбӣ, шаффоғияти

иштирок дар барномаҳои таълимӣ, захираҳои инсонӣ ва чӣ гуна мутобиқшавии муассиса ба талаботи бозор.

Ҳамин тариқ, усулҳо ва равишҳои пешниҳодшуда имкон медиҳанд, ки рақобатпазирӣ ҳама барномаҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, ки онҳоро пешниҳод мекунанд, самаранок арзёбӣ карда шаванд.

### Адабиёт

1. Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» (28.12.2023) - <http://www.president.tj/ru/node/32195>
2. Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2020, №526 тасдиқ шудааст), с. 65
3. Мирсаидов А.Б., Юсуфов Ш.Н. Идоракуни рушди инноваціонии бахши иҷтимоии иқтисодиёт - Душанбе, «Дониш», - 2021. 167 с. С. 67
4. Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018, 2024, С.66,72
5. Бюкенен Дж. «Причина правил. Конституционная политическая экономия. — СПб»: Экономическая школа, с.2005. сах. 272
6. Мирсаидов А.Б., Рашидова Д. Особенности формирования цены - спроса на рынке высшего профессионального образования//Alma mater (Вестник высшей школы). 2014. № 3. С. 79-82
7. Мачмӯи омори соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон- 2021, с 135,137.
8. Чемберлин Э. «Теория монополистической конкуренции». – М.: Экономика, 1996
9. Санников, А. Н. «Методы оценки конкурентоспособности и качества услуг учреждения дополнительного образования» / А. Н. Санников. — Матн: бевосита // Олимпиада. 2020. № 14 (304). С. 37-40. — URL: <https://moluch.ru/archive/304/68423/> (санаси муроҷиат: 28.07.2023).

Мирсаидов А.Б.  
Шарафидинова Г.Ё.

### ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕНДЕЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В данной статье рассматриваются методологические и методические связи оценки рыночного механизма организации производства и оказания услуг высшего профессионального образования. Социально-экономические, культурно-политические, экологические и демографические проблемы общества выражаются в сфере образования, поскольку перспективы развития цивилизации в большей степени зависят от направленности и эффективности образовательной системы. Поэтому потенциал страны на мировом рынке зависит от научной и культурной мощи нации и тесно связан с уровнем образования членов общества. В связи с этим стоит отметить, что экономика является не только неотъемлемой частью цивилизации общества, нации, но и цивилизованности культурного уровня общества. В этом контексте важно рассматривать сферу образования как главный фактор или необходимое условие развития страны, выхода на новые уровни развития и качества жизни народа.

**Ключевые слова:** учреждения высшего профессионального образования, образовательные услуги, производитель, потребитель, реформа, дифференциация, перогатива, спрос и предложение

Mirsaidov A.B.  
Sharafidinova G. Y.

**CHARACTERISTICS OF THE MARKET FOR EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION AND TRENDS IN ITS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

This article examines the methodological and methodological connections of assessing the market mechanism for organizing production and the provision of higher professional education services. Socio-economic, cultural-political, environmental and demographic problems of society are expressed in the field of education, since the prospects for the development of civilization largely depend on the direction and effectiveness of the educational system. Therefore, a country's potential in the world market depends on the scientific and cultural power of the nation and is closely related to the level of education of members of society. In this regard, it is worth noting that economics is not only an integral part of the civilization of a society, a nation, but also the civilization of the cultural level of society. In this context, it is important to consider the sphere of education as the main factor or necessary condition for the development of the country, reaching new levels of development and quality of life of the people.

**Key words:** institutions of higher professional education, educational services, producer, consumer, reform, differentiation, perogative, supply and demand

**Маълумот дар бораи муаллифон:**

Мирсаидов А.Б.-сарходими илмии шуъбаи таҳқиқоти институтсионалии Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ, муовини директор оид ба корҳои илм ва таълими Институти иқтисодиёт ва демография.

Шарафидинова Г.Ё. – ходими калони илмии шуъбаи таҳқиқоти институтсионалии Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ.

## НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА

*Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики*

*В статье производится анализ теоретических аспектов повышения эффективности применения налоговых льгот и, их последствий, а также практика ведения мониторинга и оценки результатов их предоставления. Предоставление налоговых льгот осуществляется путём уменьшения налоговой базы, снижения ставок налогов, освобождения производственных предприятий и физических лиц от уплаты налогов и других различных форм налоговых льгот. В статье отмечается, что, несмотря на тенденцию увеличения количества налоговых льгот для приоритетных отраслей национальной экономики, в последние годы всесторонний анализ экономической, бюджетной и социальной эффективности хозяйствующих субъектов, которые пользуются налоговыми льготами, учёными и специалистами отрасли не проводился. Этого можно достичь только после внедрения системы мониторинга эффективности налоговых льгот, в том числе, их положительного влияния на развитие отдельных отраслей народного хозяйства.*

**Ключевые слова:** налоговые льготы, налоговые отношения, налоговые стимулы, система налогообложения, налоговые органы, налоговый контроль, освобождение от налогов, налоговое регулирование, налоговое продление.

Налоговые льготы являются наиболее широко используемыми элементами любого налогообложения и носят исключительный характер. Хотя они не являются обязательными элементами налогового режима, такими как налоговая ставка, налогооблагаемая база, объект налогообложения и т. д., во всех странах мира налоговые льготы применяются в рамках налоговых режимов. Их практическое применение в разных странах осуществляется по-разному, в зависимости от применяемой социально-экономической политики, а также приоритетных направлений деятельности, отраслей экономики и предпринимательства в целом. Поэтому изучение социально-экономического содержания налоговых льгот и их роли в реализации задачи налогового стимулирования приобретает все большее значение в условиях перехода Республики Таджикистан на новый этап развития, особенно на фоне ускоренной индустриализации страны.

Одной из главных проблем в этом направлении можно считать ненадлежащее проведение надзора за оценкой эффективности налоговых льгот. О решении этого вопроса говорит Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан,уважаемый Эмомали Рахмон, отмечая о необходимости «...объявить мораторий на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства (за исключением проверок налоговых органов) до 1 января 2027 года, в период совершенствования указанных нормативно-правовых актов с целью государственной поддержки предпринимательской деятельности, создания благоприятного климата для привлечения инвестиций и создания рабочих мест» [9].

Поэтому в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030) в качестве основных направлений деятельности в области реформы государственного управления, в части развития государственных услуг предусмотрен ряд мер, в том числе, развитие налогового администрирования с целью обеспечения высокого уровня сбора налогов, совершенствования механизмов налогового регулирования, повышения степени прозрачности, механизмов обеспечения развития налоговых и бюджетных льгот, обеспечения привлекательных налоговых условий, которые могут быть использованы в качестве основного требования для разработки и успешного внедрения эффективной системы налогового администрирования [10].

Вопрос о применении налоговых льгот в экономике страны является актуальным, и в настоящее время изучается оценка специалистов о роли и значении таких льгот в налоговом законодательстве.

Необходимо отметить, что в отечественных научных исследованиях в области налогообложения не уделялось должного внимания оценке налоговых льгот и их роли в развитии экономики.

Систематический анализ эффективности осуществляемых мер налогового стимулирования является важной задачей налоговых органов и других соответствующих ведомств. Такой анализ показывает, что без оценки эффективности введённых налоговых льгот, основных направлений налоговой политики государства, а также расширения перечня предлагаемых льгот, вопрос их введения может стать сомнительным и нерешаемым. Следует отметить, что в постановлении Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2020 года, № 670 говорится: «эффективность льгот - это оценка результатов применения льгот в процессе финансово-экономической деятельности налогоплательщиков» [3]. В действительности, сегодня существует ряд проблем с внедрением и использованием налоговых льгот в связи с повышением их эффективности.

В системе регулирующих налоговых отношений государство использует стимулы, направленные на поддержку приоритетных отраслей экономики. Функции налогового стимулирования реализуются через систему льгот и связаны с льготными признаками налогооблагаемых объектов. Среди средств, реализующих функцию налогового стимулирования, налоговые льготы играют ключевую роль в реализации государственной налоговой политики, направленной на достижение социально-экономических, культурно-экологических и политических целей.

Использование методов налоговых льгот позволяет хозяйствующим субъектам как налогоплательщикам снизить свои налоговые обязательства, а эта мера, в свою очередь, создает дополнительные финансовые ресурсы для инвестиций и расширения производства.

Таким образом, введение налоговых льгот снижает налоговую нагрузку на производителей, например, научно-технической продукции, позволяя при этом, снизить себестоимость продукции и повысить её конкурентоспособность.

В этом случае, необходимо обратить внимание на различия в толковании термина «налоговые льготы». Противоречивость мнений, на наш взгляд, происходит из-за имеющейся неопределенности в толковании понятия налоговых льгот. Поэтому налоговые льготы должны рассматриваться как инструмент реализации налоговых преференций.

При определении понятия налоговая льгота «необходимо прежде всего обратить внимание на значение слова «льгота». Слово "привилегия" в различных словарях и руководствах означает преимущество, данное человеку или вещи. Например, «в "Толковом

словаре таджикского языка» оно определено так: 1. Превосходить над чем-либо; преобладать, быть превыше» [8, С.569].

В Налоговом кодексе Республики Таджикистан имеет место двусмысленное толкование понятия "налоговые льготы". В новой редакции Налогового кодекса Республики Таджикистан (принят 1 января 2022 года) дано следующее объяснение: «Налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков законодательством преимущества, предусмотренные по сравнению налоговым с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать их в меньшем размере» [2,32].

Механизмы налоговых льгот имеют двойное содержание: с одной стороны, они представляют собой образовательную степень, цели и задачи налоговых действий, осуществляемых на основе принципа эффективной деятельности; с другой стороны, это совокупность правил, определяющих положения о применении льгот в конкретный период. Механизм налоговых льгот – «это процесс реализации производственного потенциала налогового режима через его стимулирующую функцию» [11,146]. Поскольку налоговые льготы тесно связаны с изменением налоговых поступлений государственного бюджета, возникает необходимость в специальном изучении налогового механизма и механизмов льгот [7,36].

Учитывая, что способы применения налоговых льгот имеют методические и практические аспекты, следует понимать следующее:

- фактическое производство налога основано на точной правовой базе;
- механизм применения налоговых льгот связан с сферой финансовых отношений, то есть отношений распределения национального дохода;
- механизм должен быть направлен на регулирование и упорядочение льготных отношений, обеспечивающих достижение конкретной цели социально-экономического развития на определенном этапе.

Органы государственной власти во всех странах мира создают системы стимулирования развития торговли и благоприятные условия для эффективной деятельности экономических субъектов. В этой системе налоговые льготы занимают особое место и способствуют изменению экономики, расширению занятости и увеличению налоговой базы. Экономические предприятия в основном используют льготные преимущества в чистом виде.

Поэтому на современном этапе развития страны стимулирование в целях расширения инновационной деятельности, разработка и реализация инновационных инвестиционных проектов путем совершенствования налоговой политики и налоговых механизмов на основе реализации инновационно-промышленной политики государства является основной задачей.

Рисунок 1. Отличительные особенности налоговых льгот



На основе данного рисунка следует отметить, что налоговые льготы включают освобождение от налогообложения, вычет налогооблагаемой базы, снижение ставок по операциям и категориям отдельных плательщиков, отсрочку от уплаты налогов, льготы по амортизации имущества, налоговые долги и прочее. В то же время объём налоговых льгот должен охватывать все законодательные положения, которые дают одним налогоплательщикам преимущество перед другими в деятельности и операциях.

На рисунке 1 представлена таблица классификации налоговых льгот по налоговым элементам и их характеристикам.

Таблица 1. Основные виды налоговых льгот на практике

Вид льгот	Особенности и содержание
Сниженные ставки налога на прибыль хозяйствующих субъектов	освобождение от налогообложения с целью уменьшения общего объекта налогообложения до составных частей при уплате и исчислении налога.
Налоговые вычеты	это сумма, на которую налоговая база уменьшается или часть ранее уплаченного налога возвращается из дохода физического лица в случаях, установленных законом.
Освобождение от налогов	льготы, которые полностью или частично освобождают налогоплательщиков от налогообложения: отдельные степени; лица, соответствующие утвержденным показателям.

Налоговые задержки	это вид налоговой льготы, предоставляемой по объекту налогообложения и направленной на освобождение от налогообложения отдельных объектов налогообложения.
Налоговая скидка	льготы, которые уменьшают сумму налога на определенную сумму. Размер скидки рассчитывается исходя из суммы расходов налогоплательщика, которые законодательство исключает из налогообложения за счет уменьшения соответствующей суммы налогооблагаемой базы. Скидки позволяют плательщику уменьшить налогооблагаемый доход.
Льготы при изменении налогового срока	изменение срока уплаты налога на законодательном уровне с уведомлением соответствующих органов о продлении. Регулируется нормативными актами республиканского, регионального и местного уровней власти.
Льготы по налогу на имущество	на современном этапе освобождение от налога на имущество является наиболее распространенной формой стимулирования. Этот вид льгот желательно рассматривать на уровне местного управления. В соответствии со ст. 347 предусмотрен перечень определенных объектов недвижимого имущества, освобожденных от уплаты налога.
Льготный режим	во многих странах установление налогового режима используется для увеличения капитала. В соответствии с Налоговым кодексом РТ предусмотрены специальные налоговые режимы. В этом и заключается цель льготной системы - создать условия, которые приведут к уменьшению обременений.

Источник: авторская разработка на базе Налогового кодекса Республики Таджикистан и нормативных налоговых актов

Изменяющиеся сроки выплат налоговых льгот, их формы и основные характеристики приведены в таблице 2.

**Таблица 2. Виды льгот с изменением срока выплаты**

Наименование	Характеристика
Налоговые каникулы	в случае стихийных бедствий (землетрясений, наводнений) и чрезвычайных ситуаций (эпидемий и пандемий) Правительство Республики Таджикистан может предоставить налоговый отпуск всем налогоплательщикам или группе налогоплательщиков.
Продление налогообложения	- запрашивать продление (отсрочку или рассрочку) уплаты налогов в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом; - изменение сроков уплаты налогов осуществляется в формах отсрочки уплаты налогов (отсрочки) или установления сроков их уплаты на отдельные периоды (выплаты, выделенные на сроки); - изменение даты уплаты налога ответственным органом при наличии причин с последующей единовременной выплатой налогоплательщиком суммы задолженности по налогам.
Инвестиционный налоговый кредит	является формой государственной поддержки компаний для стимулирования инвестиций в определенные проекты или сферы деятельности. Этот кредит позволяет организациям снизить свои

	налоговые обязательства на определенную сумму или процент от инвестиций в рамках утвержденных проектов.
Предоставление суммы налогового кредита	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение даты уплаты налога по уважительным причинам;</li> <li>- уплата налога производится на более поздний срок, приходящийся на срок действия налоговой задолженности;</li> <li>- налоговая задолженность не выплачивается по налогам, срок уплаты которых наступил;</li> <li>- при угрозе экономического банкротства в случае единовременной уплаты налога, когда взимается сбор (пошлина);</li> <li>- при единовременной или поэтапной уплате (ежемесячно или ежеквартально равной долей) сумм налогов, пошлин на срок от одного года до трех лет;</li> <li>- допускается изменение срока уплаты налогов на всю сумму подлежащую уплате налога или его части с начислением процентов на сумму кредита.</li> </ul>

Источник: авторское оформление на базе Налогового кодекса Республики Таджикистан

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование показателей оценки налоговых льгот, наряду с их сложностью, является эффективной системой выбора различных видов льгот для дальнейшего совершенствования оценки налоговых затрат и выбора наилучшего типа вида налоговых льгот. В информации, составленной в соответствии с налоговыми льготами в отчёте, совокупность информации классифицируется как косвенные налоги и субсидии.

Данная практика определяется как результат обобщения зарубежного опыта и характеризуется как концепция налоговых издержек, позволяющая фактически определить исходное положение и критерии оценки эффективности налоговых льгот. Методической основой в этом направлении являются следующие этапы:

- определение целей и задач реализации концепции установления и применения налоговых льгот;
- внедрение основ налогового режима и изменение его под влиянием льгот, требующих оценки;
- разработка метода осуществления бухгалтерского учета и оценки налоговых расходов, направленных на установление налоговых льгот;
- организация и установление порядка мониторинга бюджетного процесса в период налоговых льгот.

Соблюдение указанных методологических элементов способствует достижению следующих целей:

- комплексный подход к использованию налоговых льгот при одновременном формировании бюджетного мониторинга;
- предоставление объективной информации населению;
- выбор различных видов распределения бюджетных средств в зависимости от изменения доходов и расходов бюджета;
- соблюдение эффективности использования налоговых льгот.

Следует отметить, что в этом направлении не существует единой позиции, позволяющей соблюдать основные организационно-правовые аспекты базовой налоговой структуры, в связи с чем каждое государство использует индивидуальную составляющую

налоговой базы в отношении налоговых расходов. В настоящее время основная структура налога еще полностью не определена, и это спорный вопрос. Из теории и практики международного налогообложения следует, что сложность базовой налоговой структуры перевешивает содержание налоговых льгот.

При этом налоговые льготы являются одним из наиболее спорных инструментов налоговой политики и могут быть как оправданными, целенаправленными, так и иметь негативные последствия. Отрицательным и основным аспектом налоговых льгот для государства является потеря налоговых поступлений (4,7 млрд сомони за 9 месяцев 2023 года, что эквивалентно 5,2% ВВП или 22,1% валовых доходов государственного бюджета). Кроме того, налоговые льготы имеют следующие недостатки:

- искажения в распределении ресурсов;
- неблагоприятное воздействие на экономическую эффективность и справедливость;
- сложность налоговой системы;
- увеличение административных расходов;
- новые возможности для уклонения от уплаты налогов.

Правительство республики в целях активизации стимулирующей функции налогового режима использует налоговые льготы в качестве одного из методов стимулирования. В последние годы в республике увеличивается объём налоговых льгот, в том числе, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Вопросы администрирования и контроля за использованием налоговых льгот, на наш взгляд, могут быть представлены следующим образом:

- отличительные и непостоянные налоговые льготы влияют на снижение налоговых поступлений и сбалансированность бюджета;
- они имеют приоритетный характер по сравнению с прямыми расходами государственного бюджета;
- существует гибкость в целевом использовании налоговых льгот, поскольку они переходят из одного списка учёта в другой, что приводит к конкретным проблемам;
- виды налоговых льгот несовместимы между собой и могут негативно сказаться на эффективности распределения бюджетных ресурсов;
- ранее предоставленные льготы могут потерять свою значимость в результате изменения налогового режима и не соответствовать текущей социально-экономической ситуации;
- налоговые льготы обременяют налоговую систему и могут способствовать уклонению от уплаты налогов.

Оценивая подходы и методы анализа эффективности налоговых льгот, мы пришли к выводу, что в Республике Таджикистан объектами установления и распространения налоговых льгот являются сельское хозяйство и промышленность. Поэтому необходимо разработать механизмы стимулирования налогоплательщиков и доходов отраслей, которые приведут к увеличению инвестиций. На наш взгляд, роль научных исследований в этом процессе имеет большое значение. Это позволит внедрять инновационные подходы к расширению производства и услуг, и в этом контексте открываются реальные возможности для установления корреляции между налоговыми поступлениями и доходами от использования налоговых льгот.

В целом, налоговые льготы являются средством реализации налоговой политики государства. Что касается положительных возможностей налоговых льгот, следует

отметить, что они могут быть средством преодоления некоторых экономических деформаций, явных искажений налогового режима, нейтрализации негативных социальных воздействий, проведения экономической политики, в том числе, поддержки стратегически важных видов деятельности.

Налоговые льготы должны быть гибкими и уметь реагировать в кризисных ситуациях. Практика развитых стран показывает, что для определения взаимозависимости экономического роста и расширения налогооблагаемой базы необходим комплексный подход и разработка уравнений, позволяющих объективно оценить их взаимовлияние. Важную роль играет расширение исследовательских работ в этом направлении с привлечением исследователей и конкретизацией показателей разрабатываемой модели.

Известно, что большая часть налоговых льгот уходит на стимулирование производственных отраслей. На наш взгляд, это важный фактор для формирования налоговых поступлений по конкретным отраслям.

#### **Литература:**

1. Алимов А.А. Налоговая реформа и налоговое бремя в условиях переходной экономики Таджикистана / А.А. Алимов, А.М. Маъмуроев // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2011. – № 6. – С. 278-284.
2. Налоговый кодекс Республики Таджикистан от 23 декабря 2021 г., № 1844.– Душанбе: «Шарки озод», 2022. – 395 с.
3. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Порядке предоставления налоговых и таможенных льгот» от 31.12.2020 г., №670 / – Душанбе, 2020. – С. 9-10.
4. Отчётные сведения Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018г.- 2022 г.
5. Маъмуроев А.М. Оценка современного состояния налогового администрирования на региональном уровне /А.М. Маъмуроев, С.Б. Саломов //Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия социологических наук. – 2022. – №. 2(91). – С. 82-92.
6. Маъмуроев А. М. Сочетание фискальных и стимулирующих функций налоговой системы в обеспечении финансово-экономической безопасности / А. М. Маъмуроев, Т. М. Тухтаев // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. – 2012. – № 3(51). – С. 136-147.
7. Маъмуроев А. М. Налоговое администрирование в системе налоговых отношений / А. М. Маъмуроев // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2019. – № 1(78). – С. 36-44.
8. Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Мирзо Х.С. Фарҳанги тафсирии забони тоҷики (Толковый словарь таджикского языка), том 1. – Душанбе, –2018. – С.878.
9. Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» от 28 декабря 2024 года. – Душанбе, 2024. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://president.tj/event/missives/49225>.
10. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. - Душанбе, 2016. – 99 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://investcom.tj/uploads/strateg2030.pdf>.
11. Шакирова Р.К. О соотношении понятий «налоговые льготы» и «налоговые расходы бюджета» и оценке их эффективности / Р.К. Шакирова // Налоги и налогообложение. – 2015. – № 2. – С. 146 - 156.

Маъмуроқ А.М.

**БАЪЗЕ ҶАБҲАҲОИ ТАКМИЛИ САМАРАНОКИИ ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗӢ  
ДАР ИҚТИСОДИЁТИ КИШВАР****Донишгоҳи давлатии хуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон**

Дар мақола таҳқиқоти олимони ватанию хориҷӣ оид ба мағҳум ва аҳамияти татбиқи имтиёзи андозӣ ба фаъолияти андозсупоранд, инчунин зарурияти татбиқ намудани мониторинги самаранокии арзёбии он, мавриди омӯзии ва таҳлил қарор дода шудааст.

Ин ҳавасмандиҳо бо роҳи кам кардани манбаи андоз, паст кардани меъёри андозҳо, озод кардани корхонаҳои истеҳсолӣ ва шахсони воқеӣ аз пардоҳти андоз ва дигар шаклҳои гуногуни имтиёзи андоз дар амал татбиқ мегардад. Қайд гардидааст, ки новобаста ба тамоюли зиёдшавии шумораи имтиёзи андоз ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти миллӣ, солҳои охир аз ҷониби олимон ва мутахассисони соҳа аз нуқтаи назари самаранокии иқтисодӣ, буҷетӣ ва иҷтимоӣ он субъектҳои хоҷагидоре, ки аз имтиёзҳои андозӣ баҳравар ҳастанд, таҳлилҳои ҳаматарафаи мушаҳҳас анҷом дода нашуудаанд. Ба ин ҳадаф расидан танҳо баъди роҳандозӣ намудани мониторинги самаранокии имтиёзи андоз, аз ҷумла, таъсири мусбати он ба рушди соҳаҳои алоҳидай хоҷагии ҳалқ имконпазир мегардад. Ҳамчунин дар мақолаи илмӣ муаллиф роҷеъ ба ҳалли масъалаҳои мазкур якчанд пешниҳодҳои мушаҳҳас манзур намудааст.

**Калидвожаҳо:** имтиёзҳои андозӣ, муносибатҳои андозӣ, ҳавасмандгардонии андозӣ, низоми андозбанӣ, мақомоти андоз, назорати андоз, озодкунӣ аз андоз, танзими андоз, таҳфифи андоз.

Mamurov A. M.

**SOME ASPECTS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF TAX INCENTIVES IN  
THE ECONOMY OF TAJIKISTAN****Tajik State university of law, business and politics**

*The article examines and analyzes the research of domestic and foreign scientists on the concept and meaning of applying a tax benefit to the taxpayer's activities, as well as the need to monitor the effectiveness of its assessment.*

*These incentives are implemented by reducing the tax base, lowering tax rates, exempting manufacturing enterprises and individuals from paying taxes and other various forms of tax benefits. It was noted that, despite the trend of increasing the number of tax benefits for priority sectors of the national economy, in recent years, scientists and industry experts have not conducted a comprehensive specific analysis in terms of economic, budgetary and social efficiency of those business entities that enjoy tax benefits. Only after the implementation of monitoring the effectiveness of the tax benefit, including its positive impact on the development of individual sectors of the national economy, will this become possible. In addition, in the scientific article, the author made a number of specific proposals to solve these problems.*

**Key words:** tax benefits, tax relations, tax incentives, taxation system, tax authorities, tax control, tax exemption, tax regulation, tax extension.

**Сведения об авторе:**

Маъмуроқ Айваржон Махмуджонович, заведующий кафедры налога и налогообложения, кандидат экономических наук, доцент Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Тел.: (+992) 11-771 -17-17; e-mail: [a.mamurov1974@mail.ru](mailto:a.mamurov1974@mail.ru)

**SOME ISSUES OF OPTIMIZATION AGRICULTURAL WATER USE IN  
TAJIKISTAN**

**Institute of Economics and Demography  
National Academy of Sciences of Tajikistan**

*The article explores issues related to the efficient use of water resources in the agricultural sector of Tajikistan's economy. An analysis was conducted of the medium-term changes in water intensity indicators of GDP/GRP and water intensity of agricultural production across the country's regions. The main stages of ongoing reforms in the irrigated agriculture sector are examined, and the actions of the Government of Tajikistan to improve the efficiency of water use and its contribution to the implementation of modern "green" water-saving technologies in the agricultural sector, as well as the development of international cooperation to attract green investments and accelerate the development of the green economy as a whole, are analyzed.*

**Keywords:** water resources, water intensity, irrigated agriculture, water-saving technologies, regional development, green economy, and water resource management.

Tajikistan is among the regions with sufficient water supply, and its total water resources are proportional to the needs of the economy. However, water resources are distributed unevenly within the country. For example, the difference in water resources per unit area between the Khatlon region and GBAO (Gorno-Badakhshan Autonomous Region) is more than 7 times greater.

In addition, due to inefficient management and misuse of water resources, several regions have experienced severe annual water shortages, particularly of irrigation water, in recent decades. This situation is a serious obstacle to the socio-economic development of these regions.

The main reserves for increasing water supply in the regions of the republic are primarily in the area of irrigated land, as 85% to 90% of the country's total water volume is consumed in this sector. Irrigation of agricultural land plays an important role in providing the population with food products and creating jobs in rural areas.

The effectiveness of irrigated agriculture is confirmed by the following fact: while occupying 17.5% of all cultivated land worldwide, irrigated lands provide 1/3 of the total global food production, or 50% [8.67] of all agricultural output in value terms. They yield 2/3 of the world's rice harvest and mainly grow cotton, oilseeds, fruits, grains, forage crops, and vegetables.

The effectiveness of irrigated agriculture is particularly high in countries located in arid regions, including Tajikistan. Occupying 16% [2.60] of agricultural land area, irrigated agriculture sectors provide approximately 80% of the total gross output and 88-92% of the net income from the total agricultural production of the country.

However, this sector of the country's water management complex has faced a number of serious problems that arose back in the Soviet era - in the 70s and 80s. This stage of land reclamation development in the republic was characterized by a high rate of irrigation development and large-scale hydraulic construction against the background of insufficient attention to the technical equipment of irrigation systems and the improvement of the land's reclamation condition. All of this led to a decrease in the fertility of irrigated lands.

For example, if in the period of 1971-1975, the productivity of each hectare of reclaimed land increased by 20%, and the relative cost for 1 ruble of product growth was 0.8 rubles, then in the 1980s, this cost in irrigated agriculture increased to 4 rubles (in 1987 prices). This indicator shows that capital investments were insufficient during this period [1,5].

These problems of agricultural irrigation were further exacerbated during the civil war. In the 1990s, more than a third of irrigated land was abandoned, and irrigation and drainage networks became unusable in a number of regions of the country. To rectify the situation, it became necessary to take urgent measures and implement reforms.

The water sector of Tajikistan has undergone several stages of reform during the years of independence. Since 2006, the government, through the Decree of the President of the Republic of Tajikistan No. 1713 (PRT, 2006), began implementing the “Strategy for Reforming the System of Public Administration of the Republic of Tajikistan.” On the initiative and instruction of the President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, important programs and plans were developed and implemented, including the “Program for Improving the Provision of the Population of the Republic of Tajikistan with Drinking Water for 2008-2012,” the “Plan for Developing New Irrigated Lands in the Republic of Tajikistan for 2008-2012,” “On Measures to Improve the Meliorative Condition of Irrigated Agricultural Lands of the Republic of Tajikistan for 2010-2014,” the “Program for the Restoration of Pressure Pipes and Pumping Stations of the Ministry of Melioration and Water Resources of the Republic of Tajikistan for 2010-2015,” and a number of other programs.

More than 150 million US dollars were invested in the implementation of these programs. The implementation of these programs helped to overcome the crisis situation that arose in Tajikistan as a result of the civil war. The volume of water supply increased, the ameliorative condition of irrigated lands improved, and the equipment of a number of major pumping stations in the country was completely replaced.

An important stage in the reform of the country’s water sector was the development and implementation of the “Program for the Reform of the Agricultural Sector of the Republic of Tajikistan for 2012-2020”, which also envisaged reforms in the water sector and the transition to integrated water resources management (IWRM) based on planning at the level of river basins.

During this period, the Decree “On Improving the Management Structure of the Executive Bodies of State Authority of the Republic of Tajikistan” was adopted, according to which reforms were carried out in the system of water sector management in the country. The Ministry of Melioration and Water Resources was abolished, and the Ministry of Energy and Water Resources was established to oversee and implement water resources management policy in the country.

Issues related to melioration and irrigation, under the same decree, were transferred in 2014 to the newly established Agency for Melioration and Irrigation under the Government of the Republic of Tajikistan, which should oversee programs for bank protection and measures to prevent floods and mudflows.


In 2015, the “Program for Water Sector Reform in the Republic of Tajikistan for 2016-2025” was implemented on the basis of the basin approach. The water sector reform is also aimed at creating a basis for the implementation of integrated water resources management (IWRM) in Tajikistan, decentralizing tasks and their resolution at the basin level, and distributing responsibilities among various government institutions.

Within the framework of these reforms, four large river basins were formed - Syrdarya, Kofarnihon, Vakhsh, and Panj - which cover all surface and groundwater sources of the country. Thus, four main basins and several sub-basins were established. These basins and sub-basins will be managed by newly established river basin organizations (RBOs), while river basin councils (RBCs) will function as an advisory body in the management process.

The reforms carried out by the Government of the Republic of Tajikistan have ensured a number of positive results, which are confirmed by calculations using water management complex efficiency indicators, such as water intensity of gross output (gross domestic product or regional product) and water intensity of agricultural production. When assessing such an indicator as the water intensity of GDP in a particular country, it should be borne in mind that this indicator reflects not only the level of efficiency of water consumption, but also the level of implementation of water-saving technologies, water losses in networks, etc.

Of particular importance in this direction is the existing economic structure, that is, the specific weight of industries with a high level of added value and relatively low water consumption, on the one hand, and the specific weight of industries with a lower level of added value and high water consumption, such as agriculture, including irrigated agriculture, on the other hand.

Figure 1 shows the dynamics of changes in the indicators of water intensity of GDP/GRP within the framework of the country's water management complexes and its individual regions. The data show that from 2010 to 2022, the water intensity of gross domestic product decreased in all regions [5,129]. Basically, this decrease is related to an almost threefold increase in GDP/GRP in general across the country and in all regions.



**Figure 1:** Dynamics of changes in the indicators of water intensity of GDP/GRP in the regions of Tajikistan ( $\text{m}^3/\text{somoni}$ )


During this period, a stable downward trend in water intensity was observed in all regions of the country, ranging from 20% in the Sughd region to 39.7% in GBAO. The calculated water intensity of GDP for the period 2010-2022 is about  $0.19 \text{ m}^3/\text{somoni}$  of GDP or about  $1164 \text{ m}^3$  per 1000 US dollars of GDP (in 2022) for the whole country. In this regard, it should be noted that this indicator in Tajikistan is 3-5 times higher than the indicators of neighboring Central Asian countries. This means that the level of efficiency of water consumption and the use of water-saving technologies in our country is lower compared to neighboring countries, and urgent reforms in the water management system are needed.

In addition, the sectorial structure of water consumption also has a great impact on these negative factors. In Tajikistan, up to 90% of water is used on irrigated land, while this indicator in neighboring Central Asian countries does not exceed 65%. Meanwhile, up to 25% of water goes to industrial sectors, where the efficiency of water use per unit of output is several times higher than in the agricultural sector.

During the period 2010-2022, water withdrawal for irrigation decreased from 7,914 million  $\text{m}^3$  to 7,290 million  $\text{m}^3$ , or by 7.9%. At the same time, the average water consumption per 1 hectare

of irrigated land decreased from 10.9 thousand m<sup>3</sup> to 9.8 thousand m<sup>3</sup>, or by more than 10%. In the early 1990s, this indicator exceeded 16 thousand m<sup>3</sup>. Such a significant decrease in water consumption per 1 hectare is primarily related to the 2.5-fold reduction in the area of cotton crops, which are a very water-intensive crop [4,65].

The water intensity of agricultural production (GBAO) also showed a significant decreasing trend over 12 years, which is mainly due to the use of less water-intensive crops (Figure 2). On average, such a decrease amounted to about 45% across the country. In some regions, including GBAO, this decrease was 6 times greater, which is the result of a twofold reduction in water withdrawal for agricultural needs. This was significantly influenced by the implementation of a full-scale rehabilitation of irrigation infrastructure and the use of less water-intensive crops.



**Figure 2:** Dynamics of changes in the indicators of water intensity of agricultural products (WIAP) in the regions of Tajikistan (m<sup>3</sup>/somoni)

A new stage in the development of the country's water sector was marked by initiatives aimed at transitioning to a "green economy," which is one of the global directions of development for countries. In 2008, the UN environmental program, the Green Economy Initiative, was announced, which was aimed at assisting governments of various countries in changing their economic policies and ensuring the use of environmentally friendly technologies, renewable energy sources, water supply and environmental transport services, waste management, the construction of "green buildings," sustainable agriculture, and so on.

The next stage in the "Green Economy Initiative" was the development of a "New Global Green Course," which was identified as a way of global development that could restore stability to the global economic and financial system. In December 2009, the UN General Assembly decided to include the topic of the green economy as one of the key topics of the UN Conference on Sustainable Development (Rio+20), which was held in Rio de Janeiro, Brazil, in 2012.

In his speech at the general session of the UN Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro on June 21, 2012, the President of the Republic of Tajikistan E.Rahmon stated that "... there is no doubt that the results of the Conference will ensure the launch of a rapid and sound transition to a "green economy", which will help to create new jobs and eradicate poverty due to investments in the preservation of natural wealth, on which the future of planet Earth depends." In his Address to the Parliament of the country in 2014, the President of the Republic of Tajikistan, E.Rahmon, emphasized that our state is a strong supporter of the steps and initiatives of influential international organizations, including the United Nations, and developed countries in the

development and use of renewable and environmentally friendly energy sources as the basis of a green economy.

To promote the development of a “green economy,” the Strategy for the Development of a “Green Economy” in the Republic of Tajikistan for 2023-2037 was approved in 2022. This strategy was developed to implement the Action Plan for fulfilling the tasks outlined in the President of the Republic of Tajikistan’s Address of December 21, 2021, “On the Main Directions of Domestic and Foreign Policy of the Republic of Tajikistan,” and the Government’s Resolution No. 2 of January 24, 2022, “On the Results of Socio-Economic Development of the Republic of Tajikistan in 2021 and Tasks for 2022.” Its key tasks focus on measures for institutional reforms, efficient use of natural resources, attracting investments, implementing modern and innovative technologies, and strengthening international cooperation in the field of the “green economy” [3,25].

In 2021, in the Kushoniyon, Jaloliddin Balkhi, Dusti, Jayhun, Yovon, and Dangara districts of the Khatlon region, modern drip irrigation was implemented by LLC “Juntay Khatlon Xin Silu”, LLC “Vodii Zarrin”, and LLC “Juntay Dangara Textile Xin Silu”, which is in line with the development trends of the “green economy.” Currently, there are 161,000 hectares of orchards, including vineyards, in the country, of which 845 hectares are intensive orchards using drip irrigation methods. According to this strategy, by 2037, modern water-saving technologies will be implemented on all new irrigated land in the country, and drip irrigation will be used on more than one-third of the country’s irrigated land.

Given that the issues of water scarcity, food security, and the reduction of threats associated with climate change can only be resolved through active cooperation and coordination of the entire global community, Tajikistan has taken active measures in this direction and has put forward a number of initiatives that have been supported by the international community. In his Address to the National Assembly and the Assembly of Representatives of the Republic of Tajikistan in 2023, the President of the Republic of Tajikistan, the Leader of the Nation, respected E. Rahmon, noted: “Given the increasingly difficult international political situation, the escalation of the geopolitical and military situation, threats to security, the financial and economic crisis, as well as issues related to climate change, food shortages, and drinking water scarcity in the world and the region, and their consequences, in the conduct of Tajikistan’s foreign policy, we are compelled to take the necessary measures. It is worth noting that the adoption of the decision last year by Tajikistan on the fifth initiative and the proclamation of 2025 as the ‘International Year of Glaciers’ Preservation’ and March 21 of that year as the ‘World Day of Glaciers’ Preservation’ and the establishment of the International Glaciers’ Preservation Fund is an important event for the global community and a source of pride for the hardworking people of Tajikistan.”

It is worth noting that since 2000, also on the initiative of the President of the Republic of Tajikistan, the Leader of the Nation, respected E.Rahmon, the UN General Assembly has adopted 7 resolutions aimed at resolving water issues. Among them, the following 4 resolutions are considered the most important:

- International Year of Freshwater, 2003. UN General Assembly Resolution 55/196 of December 20, 2000, 55th session.
- International Decade for Action “Water for Life,” 2005-2015. UN General Assembly Resolution 58/217 of December 23, 2003, 58th session.
- International Year of Water Cooperation, 2013. UN General Assembly Resolution 65/154 of December 20, 2010, 65th session.

- International Decade for Action “Water for Sustainable Development,” 2018-2028. UN General Assembly Resolution A/RES/71/222 of December 21, 2016, 71st session.

In conclusion, it is worth noting that during the years of Tajikistan's independence, the President and Government of the country have taken active steps to overcome not only most of the past crises in water management but have also begun to implement new initiatives and programs for the development of agricultural irrigated production based on the introduction of “green agro-production technologies” and environmentally sound and safe water resource management. The success of implementing these actions will largely depend on the effectiveness of addressing the tasks of training highly qualified personnel in the water and agricultural sectors, as well as on effective international cooperation to increase “green” investments in these sectors of the Tajik economy.

### **Bibliography**

1. Духовный В.А. Мелиорация, водное хозяйство и социально-экономические проблемы Средней Азии//ж-л «Мелиорация и водное хозяйство», 1989. №9-с.3-6.
2. Маҷмӯаи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон/Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-2023, с.156
3. Обидов, К. Р. «Зелёная» экономика: концептуальные основы и перспективы развития в Республике Таджикистан / К. Р. Обидов. – Душанбе : Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, 2024. – 211 с. – EDN ZURKTP.
4. Обидов, К. Р. Концептуальные "зеленые" подходы к вопросам повышения эффективности аграрного водопользования в Таджикистане / К. Р. Обидов, Х. Г. Норов // Экономика Таджикистана. – 2020. – № S4-1. – С. 63-68. – EDN QRQQIK.
5. Производственная инфраструктура как условие развития экономики Таджикистана / А. Рауфи, О. Бобоев, К. О. Бобоев [и др.]. – Душанбе : Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, 2024. – 223 с. – EDN NBVJWJ.
6. Agreement between the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Uzbekistan, the Republic of Tajikistan and Turkmenistan "On cooperation in the field of joint management of the use and protection of water resources of interstate sources" [http://icwc-ral.uz/statute1\\_ru.htm](http://icwc-ral.uz/statute1_ru.htm)
7. Strategy for green economy development in the Republic of Tajikistan for 2023–2037 <https://medt.tj/images/08.02.2024.pdf>
8. Annual Report 2011-12 ICID. –New Delhi (INDIA): International Commission on Irrigation and Drainage, 2018. -67 p. <https://icid-ciid.org/publication/info/33>

**Обидов К.Р.**

**БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ БЕҲТАРСОЗИИ ИСТИФОДАИ ОБ ДАР  
КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН.**

**Институти иқтисодиёт ва демография  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон**

*Дар мақола масъалаҳои истифодаи самараноки захираҳои об дар баҳии кишоварзии иқтисодиёти Тоҷикистон таҳқиқ шудаанд. Таҳлили тағйирёбии нишондиҳандаҳои миёнамуҳлати обталаҳии ММД/ММҲ ва обталаҳии маҳсулоти кишоварзии истеҳсолиуда дар миёси минтақаҳои кишвар гузаронида шудааст. Марҳалаҳои асосии ислоҳоти ҷоришаванда дар баҳии обёрии кишоварзӣ баррасӣ гардида, амалҳои Ҳукумати Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи об ва мусоидати он дар татбиқи технологияҳои муосири “сабзи” сарфакоронаи об дар баҳии кишоварзӣ, инчунин рушди ҳамкории байналмилалӣ барои ҷалби сармоягузориҳои сабз ва суръатбаҳии рушди иқтисоди сабз дар маҷмӯъ, таҳлил карда шудаанд.*

**Калимаҳои қалидӣ:** захираҳои об, обталабӣ, обёрии кишоварзӣ, технологияҳои сарфай об, рушди минтақавӣ, иқтисоди сабз ва идоракунии захираҳои об.

**Обидов К.Р.**

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ АГРАРНОГО  
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ**

**Институт экономики и демографии**

**Национальная академия наук Таджикистана**

*В статье исследованы вопросы эффективного использования водных ресурсов в аграрном секторе экономики Таджикистана. Проведен анализ среднесрочного изменения показателей водоемкости ВВП/ВРП и водоемкости произведенной аграрной продукции в разрезе регионов страны. Рассмотрены основные этапы проводимых реформ в секторе поливного земледелия и проанализированы действия Правительства Таджикистана по повышению эффективности водопользования и его содействия в деле внедрения современных «зеленых» водосберегающих технологий в аграрном секторе экономики и развития международного сотрудничества для привлечения зеленых инвестиций и ускорение развития зеленой экономики в целом.*

**Ключевые слова:** водные ресурсы, водоемкость, поливное земледелие, водосберегающие технологии, региональное развитие, зеленая экономика и управление водными ресурсами.

**Info about the author:**

**Obidov K.R.** – PhD in Economics, Senior Researcher at the Department of Infrastructure Studies, Institute of Economics and Demography, National Academy of Sciences of Tajikistan.  
E-mail: [okamol@gmail.com](mailto:okamol@gmail.com) Tel: (+992) 935-608-907

**ШАРИКИИ ДАВЛАТӢ-ХУСУСӢ – УФУӮ НАВИ  
РУШДИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**  
**Қисми 2. Шарикии давлатӣ-хусусӣ - имкониятҳои тавсееи шарикӣ**

**Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ  
Институти илмию тадқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории ДБССТ**

*Қисми дуюми мақола ба имкониятҳои рушди густарии шарикии давлатио хусусӣ (ШДБХ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Муаллифон таваҷҷӯҳи худро бештар ба самтҳои калидии ҷалби сармоягузорӣ ва бунёди ҷойҳои нави корӣ равона мекунанд. Инчунин монеаҳои мавҷуда барои татбиқи ШДБХ баррасӣ карда шуда, ҷораҳои зарурӣ барои бартараф карданӣ онҳо ва густарии ШДБХ дар ҷумҳурии пешниҳод карда мешаванд. Ҳадафи мақола коркарди тавсияҳо барои мақомоти давлатӣ ва сармоягузорони хусусӣ мебошад, ки ба иштирок дар лоиҳаҳои ШДБХ манфиатдоранд ва аҳамияти қӯшишиҳои муштаракро барои шукурои иқтисоди кишвар таъкид мекунанд.*

**Калидвожаҳо:** шарикии давлатӣ-хусусӣ (ШДБХ), сармоягузорӣ, рушди иқтисодӣ, лоиҳаҳои инфрасоҳторӣ, монеаҳо барои рушд, тавсияҳо барои сармоягузорон, бунёди ҷойҳои корӣ.

Дар қисми якуми мақола мо консепсияи шарикии давлативу хусусӣ (ШДБХ) ва нақши калидии онро дар рушди иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намудем. ШДБХ воситаи муассирест, ки қодир аст сармоягузорӣ ва дониши хусусиро барои татбиқи лоиҳаҳои бузурги инфрасоҳторӣ, навсозии соҳаҳои мӯҳим ва ҳавасманғардонии рушди иқтисодӣ сафарбар намояд.

Дар ин бахш мо имкониятҳои рушди ШДБХ-ро дар Тоҷикистон ба таври муфассал баррасӣ намуда, самтҳои асосиеро, ки барои ҷалби сармоягузорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ иқтидори бештар доранд, муайян менамоем. Мо инчунин монеаҳои мавҷудаи рушди ШДБХ-ро таҳлил ҳоҳем кард ва як қатор ҷораҳоеро пешниҳод ҳоҳем кард, ки дар рафъи ин монеаҳо нақши самаранок мегузоранд.

Ҳадафи ин мақола пешниҳоди тавсияҳои мушаҳҳас барои мақомоти давлатӣ ва сармоягузорони хусусӣ дар Тоҷикистон мебошад, ки дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ иштирокӣ эҳтимолӣ шуморида мешаванд. Шарикии давлативу хусусӣ (ШДБХ) барои Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти беназирест барои суръат бахшидан ба рушди иқтисодӣ ва таъмини рушди устувори мамлакат. Мо итминон дорем, ки дар шароити захираҳои маҳдуди бучетӣ ва зарурати навсозии инфрасоҳтор талошҳои муштараки давлат ва бахши хусусӣ қодиранд барои рушди иқтисодии Тоҷикистон уфуқҳои нав кушоянд.

ШДБХ қодир аст ки дар бахшҳои асосии иқтисодиёти Тоҷикистон суръатбахши пешрафт гардад. Рушди инфрасоҳтори иҷтимоӣ, нақлиётӣ, энергетикӣ, обӣ ва коммуналӣ бо ҷалби сармоягузории зарурӣ ба ин бахшҳо аз он вазифаҳоест, ки давлат мустақилона иҷро карда наметавонад. Аз ин рӯ ШДБХ имкон медиҳад, ки ба ин лоиҳаҳо сармоягузории хусусӣ, дониш ва таҷрибаи пешқадами технологӣ ҷалб карда шаванд, ки ин раванди навсозиро суръат бахшад ва сифати хидматҳои пешниҳодшавандаро баланд бардорад.

Илова ба рушди инфрасоҳтор, ШДБХ таъсиси ҷойҳои нави кориро дар соҳаҳои иҷтимоӣ, истифодаи инфрасоҳтор ва инчунин дар бахшҳои марбута ҳавасманд мекунад. Ҳамзамон, амалӣ гардиданӣ лоиҳаҳо бо иштироки ШДБХ ба боло рафтани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва паст карданӣ сатҳи бекорӣ ҳамаҷониба мусоидат менамояд.

Шарикии давлатӣ-хусусӣ ҳамчун механизми мӯҳими ҳамкорӣ байни бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ хизмат мекунад ва имкон медиҳад, ки захираҳо ва таҷрибаи ширкатҳои

хусусӣ барои татбиқи лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим самаранок истифода шаванд [3].

Иштирокчиёни шарикии давлатӣ-хусусӣ як қатор вазифаҳои калидиро ичро мекунанд, аз ҷумла таҳияи пешниҳодҳои техникию иқтисодӣ ва ҳӯҷҷатҳо барои татбиқи лоиҳаҳо, инчунин таъмини маблағгузорӣ ҳам бо маблағҳои худӣ ва ҳам аз ҳисоби шахсони сеюм. Шарикони хусусӣ барои истифода ва нигоҳдории иншоот тавассути татбиқи технологияҳо ва усулҳои муосири идоракунӣ масъуланд, ки ба баланд бардоштани сифати хизматрасониҳо мусоидат мекунад. Онҳо инчунин вазифадоранд, ки маълумоти заруриро тибқи дарҳост, ба истиснои маълумоти маҳдуд, пешниҳод кунанд ва уҳдадориҳои дар созишиномаҳои ШДБХ пешбинишударо ичро кунанд, ки самаранокӣ ва шаффоғияти ҳамкории байни бахшҳои давлатӣ ва хусусиро таъмин менамоянд.

Давлат дар доираи ШДБХ таъмин ва фароҳам овардани муҳити мусоиди қонунгузорӣ ва институтсионалиро бо риояи манфиатҳои ҷамъияти ва стандартҳои сифат кафолат медиҳад [1].

Дар бахши давлатӣ вазифаҳои иштирокчиёни шарикии давлатӣ-хусусӣ аз тасдиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии барои татбиқи Қонун дар бораи ШДБХ зарурӣ иборат мебошад, ба монанди шаклҳои намунавии созишиномаҳо ва тартиби интиҳоби озмуни шарикони хусусӣ ва ғайра [2]. Дар навбати худ онҳо барои тасдиқи рӯйхати барномаҳо ва лоиҳаҳои рушди ШДБХ, ташаббуси лоиҳаҳои дорои аҳамияти миллӣ, инчунин қабули қарорҳо дар бораи бастан ва қатъ кардани созишиномаҳо дар доираи чунин шарикӣ масъуланд. Иштирокчиён метавонанд ҳамчун яке аз ҷонибҳо дар татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ баромад кунанд ва ваколатҳои дигарро тибқи қонунгузории ҷорӣ амалӣ намоянд, ки ба ҳамкории самарарабахши бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ мусоидат мекунад.

Бахши хусусӣ, дар навбати худ, навоварӣ, сармоягузорӣ ва таҷрибаи идоракуниро меорад, ки ба татбиқи самараноки лоиҳаҳо мусоидат мекунад [4]. Қӯшишҳои муштарак имкон медиҳанд, ки маблағгузорӣ оқилона амалӣ карда шуда, ҳатарҳо кам карда шаванд ва сифати хизматрасониҳо баланд бардошта шаванд, ки дар ниҳоят ба беҳтар шудани инфрасоҳтори иҷтимоӣ ва рушди иқтисодӣ оварда мерасонад [13].

Иштирокчиёни шарикии давлатӣ-хусусӣ аз бахши хусусӣ вазифаҳои асосиро ичро мекунанд, аз ҷумла таҳияи пешниҳодҳои техникию иқтисодӣ ва ҳӯҷҷатҳои зарурӣ барои татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ. Онҳо метавонанд маблағгузории пурра ё қисмии лоиҳаҳоро анҷом диҳанд ва инчунин маблағгузории шахсони сеюмро кафолат диҳанд, ки ба беҳтар шудани сифати идоракуни лоиҳа мусоидат мекунанд. Гайр аз он, шарикони хусусӣ барои истифода ва нигоҳдории иншооти созишиномаҳо тавассути татбиқи технологияҳо ва усулҳои муосири идоракунӣ ва кафолати сифати молҳо, корҳо ва хидматҳои марбут ба ин иншоот масъул мебошанд. Онҳо вазифадоранд, ки маълумот ва ҳӯҷҷатҳои заруриро тибқи дарҳост пешниҳод кунанд, ба истиснои маълумоти маҳдуд ё сирри тиҷоратӣ, инчунин дигар ӯҳдадориҳои дар созишиномаҳои ШДБХ пешбинишударо ичро кунанд (нақшай 1).

Таҷриба нишон медиҳад, ки ширкатҳои хусусӣ одатан захираҳоро самараноктар истифода мебаранд ва ба ҳадафҳои худ ноил мешаванд. Лоиҳаҳои ШДБХ ба баланд бардоштани самаранокии идоракунӣ ва сарфакунии ҳароҷот мусоидат мекунанд, ки ба беҳтар шудани сифату самаранокии хизматрасониҳо оварда мерасонанд [5].

Ҳамин тариқ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ захираҳо ва таҷрибаи бахшҳои давлатӣ ва хусусиро барои татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва инфрасоҳторӣ муттаҳид намуда, дастрасӣ ба навовариҳо ва имкониятҳои дарозмуддатро фароҳам меорад. Ин ҳамкорӣ сифати хидматҳоро беҳтар намуда, инкишофи иқтисодиро ҳавасманд мекунад ва ба рушди устувор ҳамаҷониба мусоидат менамояд.

Рушди ШДБХ аз нигоҳи таҳқими робитаҳои иқтисодӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷалби сармоягузории ҳориҷӣ ба қишивар муҳим аст. Ин имкон медиҳад, ки қишивар ба технология ва дониши пешрафта дастрасӣ пайдо намуда, сармоягузориро ба соҳаҳои афзалиятнок вусъат дидад [7].

Новобаста аз дастоварду иқтидори мавҷудаи ШДБХ, барои рушди бомуваффақияти он дар Тоҷикистон бояд як қатор монеаҳоро паси сар намуд. Мушкилоти асосӣ ин набудани

заманаи дақиқи қонунгузорӣ, ки лоиҳаҳои ШДБХ-ро танзим мекунад, инчунин нокифояги таҷриба дар таҳия татбиқ ва амалӣ намудани онҳо мебошанд. Барои баланд бардоштани сатҳи эътиимод ба ШДБХ шаффофияти раванди интихоби шарикон ва татбиқи лоиҳаҳо муҳим мебошад [8]. Мубориза бо фасод қисми чудонашавандай рушди бомувафғақияти ШДБХ мебошад, зеро он самаранокӣ ва адолати лоиҳаҳоро таъмин мекунад.



### Нақшаи 1. Вазифаҳои иштирокчиёни ШДБХ

**Сарчаҳма:** Таҳияи муаллифон

Барои густаришу рушди бомувафғақияти ШДБХ дар Тоҷикистон бояд ҷораҳо натиҷабаҳш андешаида шаванд. Пеш аз ҳама, заманаи қонунгузории танзимкунандай лоиҳаҳои ШДБХ бояд таҳия ва такмил дода шавад [10]. Инчунин такмили ваколатҳои мақомоти маҳсуси идоракунии давлатии ШДБХ, ки раванди татбиқи лоиҳаҳоро ҳамоҳанг ва назорат мекунад, муҳим аст [12]. Қадами муҳим ин гузаронидани барномаҳои таълимӣ барои бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи салоҳият дар соҳаи ШДБХ мебошад. Инчунин шаффофияти раванди интихоби шарикон ва татбиқи лоиҳаҳо, ҳамзамон фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, ки коршиносон ва сармоягузорҳои воқеии байналмилалиро ҷалб мекунад, зарур мебошад [7].

ШДБХ метавонад омили асосии пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон гардад. Бо дарназардошти иқтидори кишвар ва сamtҳои рушди он, ШДБХ метавонад дар расидан ба ҳадафҳои рушди устувор ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ нақши

ҳалкунанда бозад.

Дар давоми солҳои сипаригардида мувофиқи маълумоти Муассисаи давлатии “Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ” якчанд лоиҳаҳои муҳими соҳаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва инфрасоҳтории иктиносидиёт таҳия ва амалӣ гардиданд.

Лоиҳаи “Таҷдид ва идоранамоии кӯдакистони №133 дар ш. Душанбе” тибқи Созишномаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ байни Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҶДММ “Бойҷечак” аз 22 сентябри соли 2016 ба мувофиқа расида, пешбинӣ шудааст, ки дар муҳлати 10 сол ҶДММ “Бойҷечак” кӯдакистони номбаршударо бо маблағи 8 млн. сомонӣ пурра таъмиру таҷдид намуда, тамоми таҷҳизотҳоро навсозӣ ва иқтидори ғунҷоиши боғчаро зиёд менамояд.

Лоиҳаи “Соҳтмони хатти интиқоли барқ ба МОИ “Данғара”” тибқи Созишномаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ байни Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, ШСХК “Барқи Тоҷик”, Маъмурияти МОИ “Данғара” ва Ширкати хитоийи “Shanxi Coal Corporation” аз 22 декабря соли 2016 ба муҳлати 8 сол ба маблағи 22,8 млн. долари ИМА ба татбиқ гардида истодааст. Мувофиқи лоиҳаи зикргардида бунёди як зеристгоҳи 220/35/10 кВ, ду хатти интиқоли барқи баландшиддат дар масофаи 15 км аз НБО “Сангтуда 1” ва дар масофаи 26 км аз зеристгоҳи “Шар-Шар” амалӣ мешаванд.

Лоиҳаи “Низоми бақайдигирии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ ва низоми автоматии барасмиятдарории гумрукии воситаҳои мобилӣ” мувофиқи Созишномаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ байни Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҶДММ “Нет Солюшнс” («Net Solutions») аз 6 сентябри соли 2021 ба муҳлати 10 сол ва ба маблағи 27 млн. сомонӣ татбиқ шуда истодааст. Амалӣ гардидани лоиҳаи мазкур ба ҳалли як қатор масъалаҳо, аз ҷумла ташкили маҳзани ягонаи рамзҳои IMEI-и воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ, муқовимат ба истифодабарии ғайриқонунии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ, муқовимат ба воридот ва истифодабарии ғайриқонунии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ, пешгирии паҳн гардидани воситаҳои мобилии алоқаи барқии бесифат ва ғайра равона шуда, ҳамзамон ба ғанӣ гардонидани даромади буҷети давлат мусоидат менамояд.

Бо вучуди ин, бо дарназардошти сатҳи истифодабарии амволи давлатии мавҷудбуда, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории амалишавандана ва зарурати иҷрои пурраи уҳдадориҳои давлат ҳулоса намудан мумкин аст, ки имкониятҳои истифодаи васеи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ҳоло бисёр мебошанд. Истифодаи чунин имкониятҳо омили муҳими рушди иқтиносиди миллӣ мебошад [6].

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди шарикӣ давлативу хусусӣ дар соҳаҳои гуногун, ки метавонанд сармоягузориро ҷалб намуда, ҷойҳои нави корӣ таъсис диханд, иқтидори назаррас дорад [3].

Дар ин раванд, яке аз самтҳои ояндадор ин рушди инфрасоҳторӣ мебошад. Тоҷикистон ба навсозии системаи нақлиётӣ, аз ҷумла роҳҳо, роҳи оҳан ва фурудгоҳҳо, инҷунин соҳтмони инишооти нави гидроэнергетикӣ ва обтаъминкунӣ ниёз дорад. ШДБХ метавонад барои татбиқи ин лоиҳаҳои азим сармоягузории хусусиро ҷалб кунад, ки на танҳо сифати инфрасоҳторро баланд мебардорад, балки ҷойҳои нави корӣ дар соҳаи соҳтмон, нигоҳдорӣ ва амалиётро фароҳам меорад [9].

Самти дигари муҳим ин рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад. Тоҷикистон дорои захираҳои бойи кишоварзӣ мебошад, ки онҳоро барои истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ истифода бурдан мумкин аст. ШДБХ метавонад дар навсозии корхонаҳои кишоварзӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва баланд бардоштани сифати маҳсулот қӯмак расонад. Ин дар навбати худ рақобатпазирӣ маҳсулоти кишоварзии тоҷикистонро дар бозори ҷаҳонӣ баланд мебардорад, дар дехот ҷойҳои нави корӣ таъсис медиҳад ва рушди устувори бахши аграриро таъмин менамояд [4].

Новобаста аз иқтидори бузурги кишвар, рушди ШДБХ дар Тоҷикистон бо як қатор монеаҳо рӯ ба рӯ мешавад. Яке аз монеаҳои асосӣ, ин набудани заминаи дақиқи қонунгузорӣ мебошад, ки лоиҳаҳои ШДБХ-ро танзим менамояд. Норасогии шаффофијат ва

пешгӯи қоидаҳо сармоягузорони хориҷиро, ки аз ҳатарҳои ҳуқуқӣ ва набудани кафолат метарсанд, бозмедорад. Монеаи дигар ин набудани таҷриба ва салоҳият дар татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ мебошад. Ҷӣ дар бахши давлатӣ ва ҷӣ дар бахши ҳусусӣ норасоии мутахассисоне ба назар мерасад, ки дорои дониш ва малакаҳои зарурӣ барои идоракуни бомуваффақияти лоиҳаҳои ШДБХ мебошанд.

Барои бартараф кардани ин монеаҳо як қатор ҷораҳо андешидан лозим аст. Аз ҷумла, қонунгузории муосири ШДБХ бояд таҳия ва қабул карда шавад, ки ба стандартҳои байналмилаӣ ҷавобӣ бошад ва шаффоғият, пешгӯишаванда ва ҳимояи ҳуқуқи сармоягузоронро таъмин намояд. Инчунин зарур аст, ки тайёр кардани мутахассисони соҳаи ШДБХ тавассути гузаронидани барномаҳои таълимӣ, таҷрибаомӯзӣ ва ҷалби коршиносони байналмилаӣ ба анҷом расонида шавад. Яке аз қадамҳои муҳим ин баланд бардоштани сатҳи шаффоғият дар мақомоти давлатӣ мебошад, ки ба эътиимидаи сармоягузорон ва фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди ШДБХ имкон медиҳад [9].

Такмили заминаи қонунгузорӣ.	Барномаи давлатии рушди ШДБХ бояд барои давраи ояндадор таҳия ва татбиқ карда шавад, то заминаи институтисионалий ва қонунгузорӣ барои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ фароҳам оварда шавад
Таърифи возеҳи салоҳият ва нақшҳо ва вазифаҳои мушаҳхаси мақомоти танзимқунанда	Инчунин ба назар гирифтани лозим аст, ки ба танзимгар мустақилията мустақилияти бештар дода шавад, то ихтилоғи эҳтимолии манфиатҳо бо ҳукumat ва беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ пешгирий карда шавад.
Таҳқими талабот ба ошкорбаёни иттилоот дар лоиҳаҳо	Таъмини дастрасӣ барои ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар фароҳам овардани муҳити одилонаи рақобат ва ҷалби босифати сармоягузории хориҷӣ.
Таҳияи барномаҳои рушди ШДБХ дар бахшҳои алоҳидай иҷтимоию муҳими иқтисодиет.	Таҳияи барномаҳои рушди ШДБХ дар бахшҳои афзалиятнок
Гузаронидани ҷорабиниҳо барои баланд бардоштани эътиимод байни шарикон	фарҳанги ҳамкорӣ байни шарикони давлатӣ ва ҳусусирио такмил дода шавад
Такмили сиёсати андоз ва гумruk	пешниҳоди имтиёзҳои андоз ва гумruk

**Ҷадвали 1.** Пешниҳодот оид ба рушди шарикии давлатӣ-ҳусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
**Сарчашма:** Таҳияи муаллифон

Ҷадвали овардашудаи 1 вобаста ба пешниҳодот оид ба рушди шарикии давлатӣ-ҳусусирио дар қиҷвар баррасӣ намуда, зарурати такмили заминаи қонунгузорӣ ва таҳияи барномаи давлатиро барои ташкили заминаи институтисионалии лоиҳаҳои сармоягузорӣ таъқид намудан лозим аст. Ҷанбаҳои муҳим ин муайян кардани нақши мақомоти танзимқунанда бо мақсади баланд бардоштани мустақилияти онҳо, баланд бардоштани кушодагии иттилоот дар бораи лоиҳаҳо барои фароҳам овардани муҳити рақобат ва таҳияи

барномаҳои ШДБХ дар бахшҳои муҳими иқтисодиёт мебошанд. Инчунин ба зарурати баланд бардоштани эътиимод байни шарикони давлатӣ ва хусусӣ ва такмили сиёсати андоз ва гумрук барои ҷалби сармоягузорӣ дикқат дода мешавад.

Ҳамзамон барои татбики бомуваффақияти лоиҳаҳои ШДБХ тавсия дода мешавад, ки дар муносибатҳои байни шарикӣ ҳадафҳои рушди устувор ва қонеъ гардонидани талаботу ниёзҳои аҳолӣ ба назар гирифта шавад. Инчунин барои рушди бомуваффақияти ШДБХ дар Тоҷикистон талошҳои муштараки мақомоти давлатӣ ва сармоягузорони хусусӣ зарур аст, аз ҷумла дар фароҳам овардани муҳити мусоид барои ШДБХ.

Дар навбати аввал, бояд қоидаҳои шаффоғ ва фаҳмо барои иштирок дар лоиҳаҳои ШДБХ таҳия ва тасдиқ карда шаванд. Тартиби гирифтани иҷозатномаҳо ва лицензияҳо барои сармоягузорони хориҷӣ низ бояд содда карда шавад. Инчунин баланд бардоштани сатҳи ошкорбаёнӣ ва дастрасии иттилоот дар бораи лоиҳаҳои ба нақша гирифташудаи ШДБХ, инчунин фароҳам овардани шароити баробар барои ҳамаи иштирокчиёни расмиёти озмун низ аҳамияти муҳим дорад.

Ҳамин тариқ, сармоягузорони хусусӣ бояд, пеш аз ҳама, таҳлили амиқи хусусиятҳои бозори Тоҷикистонро анҷом диҳанд, ҳама гуна имкониятҳои ҳавфро бодиққат омӯзанд ва сипас лоиҳаҳои мушаххасро пешниҳод намоянд [13]. Инчунин бояд қайд намуд, ки асоси ба даст овардани натиҷаҳои назаррас аз сармоягузорӣ ва таҳияи нақшай дарозмуддати стратегӣ ва таъмини идоракунии самараноки лоиҳаҳо ин шарикии устувор бо мақомоти давлатӣ мебошад.

Танҳо ҳамкории зичи мустақими давлативу хусусӣ метавонад ба рушди бомуваффақияти ШДБХ ва дар натиҷа ба шукуфоии иқтисодии Тоҷикистон оварда расонад.

### *Адабиёт*

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - <http://www.president.tj/node/13739>.
2. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлат ва баҳши хусусӣ». - [Манбаи электронӣ]. URL: ММИҲ Ҷумҳурии Тоҷикистон «Адлия».
3. Азизов, С. А. Рушди соҳаи саноат дар даврони истиқлолияти кишвар / С. А. Азизов, Г. А. Маҳамадиева, С. М. Олимхонов // Идоракунии давлатӣ. – 2021. – №. 3(52). – Р. 90-95. – EDN RFAJKJ.
4. Каюмов Н.К., Тағаева Г.М., Ҳоналиев Н.Х. и др. Концептуальные основы развития реального сектора экономики Таджикистана. – Душанбе, Дониш, 2023. 778 с.
5. Назаров, Д. Т. Теоретико-методологические основы исследования влияния инновационного потенциала на динамику экономического роста в условиях переходной экономики / Д. Т. Назаров // Экономика Таджикистана. – 2024. – № 1. – С. 49-58. – EDN LLYTZQ.
6. Саидмуродзода Л.Х., Нажмиддинов М.А. Система управления государственным имуществом в Республике Таджикистан: методы, инструменты, институты / под ред. д.э.н., проф. Ш.Рахимзода – Душанбе, 2021. 252 с.
7. Довгялло Я.П., Холбобоев Ф.С. Роль инвестиций в экономическом развитии Республики Таджикистан. - Экономика Таджикистана, 2023, №1. С. 22-29. – EDN DKLQBO.
8. Холбобоев, Ф. С. Иқтисоди инноватсионӣ: шароит ва марҳилаҳои гузарии ба рушди инноватсионӣ / Ф. С. Холбобоев // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2023. – №. 3. – Р. 16-26. – EDN ICTGSO.
9. Холбобоев, Ф. С. Сармоягузорӣ - ҳамчун омили асосии рушди устувори иқтисоди миллӣ / Ф. С. Холбобоев // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2023. – №. 4. – Р. 23-31. – EDN KTCIJIU.

10. Холбобоев, Ф. С. Роль инвестиционного законодательства в развитии государственной инвестиционной политики часть 2. Некоторые институциональные вопросы совершенствования инвестиционного климата Республики Таджикистан / Ф. С. Холбобоев // Труд и социальные отношения. – 2024. – Т. 35, № 2. – С. 87-98. – DOI 10.20410/2073-7815-2024-35-2-87-98. – EDN OFGCTT.
11. Холбобоев, Ф. С. Новые глобальные вызовы и угрозы, их влияние на региональное экономическое развитие / Ф. С. Холбобоев // Экономика Таджикистана. – 2022. – № 3. – С. 155-164. – EDN BBIZQW.
12. <https://adlia.tj>
13. <https://investcom.tj>

**Холбобоев Ф.С.,  
Анварзода М.А.,  
Наджмиддинзода А.Ю.**

**ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – НОВЫЙ ГОРИЗОНТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
Часть 2. Государственно-частное партнерство - возможности расширения  
партнерства**

**Институт экономики и демографии НАНТ  
Научно-исследовательский институт туризма и  
предпринимательства МУТПТ**

Вторая часть статьи посвящена возможностям развития и расширения государственно-частного партнерства (ГЧП) в Республике Таджикистан. Авторы акцентируют внимание на ключевых направлениях привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Также рассматриваются существующие препятствия на пути реализации ГЧП и предлагаются необходимые меры по их преодолению и расширению ГЧП в стране. Цель статьи – разработать рекомендации для органов государственной власти и частных инвесторов, заинтересованных в участии в проектах ГЧП, и подчеркнуть важность совместных усилий для процветания экономики страны.

**Ключевые слова:** государственно-частное партнерство (ГЧП), инвестиции, экономическое развитие, инфраструктурные проекты, барьеры развития, рекомендации инвесторам, создание рабочих мест.

**Kholboboev F.S.,  
Anvarzoda M.A.,  
Najmiddinzoda A.Y.**

**PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IS  
A NEW HORIZON FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

**Part 2. Public-private partnership - opportunities for partnership expansion**

**Institute of Economics and Demography of NAST  
Scientific Research Institute of Tourism and Entrepreneurship of IUTET**

*The second part of the article is devoted to the possibilities of development and expansion of public-private partnership (PPP) in the Republic of Tajikistan. The authors focus on key areas of attracting investment and creating new jobs. The existing obstacles to the implementation of PPP are also considered and the necessary measures to overcome them and expand PPP in the country are proposed. The purpose of the article is to develop recommendations for government*

*bodies and private investors interested in participating in PPP projects and to emphasize the importance of joint efforts for the prosperity of the country's economy.*

**Keywords:** *public-private partnership (PPP), investments, economic development, infrastructure projects, development barriers, recommendations for investors, job creation.*

**Сведение об авторах:**

**Холбобоев Файзулло Самадович** – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Айни 44. тел.: 918 13 22 00, e-mail: faizullo.sx@gmail.com.

**Анварзода Маруф Анвар** – к.э.н., координатор проекта Национального фонда социального финансирования Таджикистана, Республика Таджикистан, 734013, г. Душанбе, ул. Бехзод, 25а, телефон: 918 62 26 00, e-mail: [maruf-a-n@mail.ru](mailto:maruf-a-n@mail.ru).

**Наджмиддинзода Анвар Юсуфи** – к.э.н., ученый секретарь Научно-исследовательского института туризма и предпринимательства Международного университета туризма и предпринимательства МУТПТ.

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОТРАСЛИ**

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы инновационного развития предприятий винодельческой промышленности Таджикистана на основе кластеризации отрасли. Разработана организационная структура винодельческого кластера и схематически представлена получаемая выгода от сотрудничества первичных сельхозпроизводителей, перерабатывающих предприятий, торговых и иных организаций. Приведены показатели объемов производства винограда внутри региона; совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства региона. Также рассчитаны коэффициент локализации ( $K_l$ ) и коэффициент душевого производства ( $K_d$ ) для обоснования формирования винодельческого кластера в регионе.

**Ключевые слова:** инновационное развитие, винодельческий кластер, коэффициент локализации, коэффициент душевого производства, регион.

С целью развития инновационной деятельности, Правительством Республики Таджикистан осуществляется ряд практических мер перехода всех субъектов национальной экономики на инновационный путь развития, создаются благоприятные условия по внедрению инновационных процессов в сельском хозяйстве, промышленности и в других отраслях национальной экономики.

Базовой основой производства конкурентоспособной продукции является наличие и состояние материально-технических ресурсов. Несмотря на все проводимые мероприятия по внедрению инноваций на предприятиях винодельческой отрасли Таджикистана, всё ещё наблюдается их низкая инновационная активность. Это очень сильно повлияло на производственно-хозяйственную деятельность большинства предприятий винодельческой промышленности.

Предприятия винодельческой промышленности – это деятельность, производящая и реализующая различные виды винодельческой продукции. Существуют предприятия первичного виноделия, перерабатывающие сырьё, т.е. виноград и выпускающие виноматериалы, а также, предприятия вторичного виноделия, осуществляющие обработку, выдержку виноматериалов и выпуск готовой продукции.

Республика Таджикистан обладает благоприятными условиями для развития отраслей виноградарства и развития виноделия. В преобразовании винодельческой отрасли страны, важную роль играет государственное регулирование. Хотя, Правительство Республики Таджикистан в последние годы большое внимание уделяет развитию садоводства и виноградарства, разрабатывая ряд программ с целью стабилизации отрасли, улучшая её материально-техническую базу, недостаточно внимания уделяется переработке продукции садово-виноградарской отрасли, в том числе на винодельческую продукцию. К тому же, в республике из-за ограниченной площади земельных угодий и сложной конфигурации рельефа, многие хозяйства расположены в горной зоне, где затраты труда на производство центнера продукции остаются более высокими, чем в долинах, так как здесь в основном применяется ручной труд.

В стране, на рынке сбыта винограда, значительно колеблется цена закупки винограда. Малым и средним сельскохозяйственным товаропроизводителям ограничен доступ к мощностям по переработке винограда, а существующие мощности и наличие технологической базы осуществляют переработку поставляемого винограда не в полной мере.

С целью обеспечения эффективного развития отрасли необходимы все структурные элементы, вовлеченные в виноградно-винодельческое производство, то есть связанные между собой, взаимодополняющие друг друга организации и предприятия, которые занимаются производством и реализацией винограда и вина. Они должны наладить взаимовыгодное сотрудничество, посредством формирования виноградно-винодельческих кластеров. Как показывает международный опыт, предприятия и организации, объединяющиеся в единый кластер, способны к быстрому экономическому развитию на внутренних и внешних рынках, так как их сотрудничество в едином кластере позволяет совместными усилиями успешно конкурировать, сохранять и расширять свою долю рынка.

В Республике Таджикистан, с целью формирования единого понимания методологии создания и развития агропромышленных кластеров и создания благоприятных условий для создания и дальнейшего развития агропромышленных кластеров, Правительством страны была разработана и реализуется «Концепция создания и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года» (утверждена Постановлением №566 от 28 октября 2020 года).

«Агропромышленные кластеры географически расположены в одном или нескольких регионах республики и объединены посредством общих технологий, основанных на науке или традициях конкурентоспособного производства продукции». [1, с.4]

Главными факторами формирования виноградно-винодельческого кластера каждого региона страны являются макроэкономические условия, конъюнктура рынка винограда и вина, экономико-географическое и geopolитическое положение региона. Такой подход как территориально-отраслевое сотрудничество предприятий и организаций, с целью производства конкурентоспособной продукции, будет содействовать не только обеспечению роста объемов производства продукции, выходу на мировой рынок, но и экономическому развитию региона и страны в целом.

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г. отмечено, что «... повышение индустриального уровня развития республики за счет развития традиционных для республики промышленных производств, будет характеризоваться созданием агропромышленных кластеров и предприятий по полной переработке продукции сельского хозяйства». [2, с.25]

Кластерный подход является наиболее успешным, если его использовать в тех отраслях, где осуществляются инновации в производстве, с целью выхода на новые рынки, что способствует повышению конкурентоспособности предприятий и регионов. Подобные интеграционные объединения предприятий как кластеры, в условиях современной экономики, демонстрируют высокую эффективность деятельности, позволяющие взаимодействовать сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям занимающиеся переработкой и торговлей, что существенно ускоряет темпы экономического роста. Цель кластерного подхода для отрасли является наращивание объема производимой продукции, повышение конкурентоспособности и получение максимальной прибыли.

От того насколько развита инфраструктура рынка зависит эффективное функционирование кластера, так как инфраструктура создаёт необходимые условия для выполнения таких важных функций как транспортировка и доставка продукции; предоставление информации о спросе, предложении, ценах, условиях продажи, местонахождении товаров; финансовая помощь для поддержки производства, расфасовка, хранение товаров на складах, в холодильниках и пр. При этом поддерживается необходимое соотношение спроса и предложения, сокращение времени реализации товаров, ускорения оборота капитала, снижения издержек товародвижения и цен, формирования эффективной конкурентной среды.

С целью создания винодельческого кластера в регионах в рамках определенной территории, необходим поиск предприятий-партнеров для сотрудничества в кластере;

исследование возможностей сотрудничества внутри и за пределами кластера; разработка совместного плана развития кластера; государственная поддержка и создание благоприятных условий для развития кластера; повышение конкурентоспособности кластера; нацеленность на импортозамещения и экспортноориентированность. Такой подход приведет к снижению производственных издержек предприятий за счет долговременных контрактов между промышленными предприятиями, финансово-кредитными учреждениями, научными организациями и учреждениями, которые занимаются торговлей и транспортными услугами.

На региональном рынке основными поставщиками винограда и виноматериалов являются специализированные виноградарские сельскохозяйственные предприятия, а также хозяйства населения и дехканские хозяйства. Поскольку виноград является нетранспортабельным, (ухудшается качество сырья в случае перевозки на большие расстояния), важным в размещении предприятий первичного виноделия является приближение к местам выращивания винограда. А заводы вторичного виноделия целесообразней размещать в местах, где больше потребности в готовой продукции. Учитывая, что в стране функционируют достаточно производителей винограда, то потенциальным ядром кластера могут стать крупные производители вина (11 винзаводов), но в настоящее время некоторые из них не функционируют.

В Республике Таджикистан состояние транспортной инфраструктуры отличается широкой сетью автомобильного транспорта, особенно в долинных районах страны. Низкая доля транспортных затрат в себестоимости продукции, это доставка на относительно не большие расстояния на переработку винограда, которая составляет 8-10%. В республике плотность автодорожной сети высокая, особенно в районах, где выращивают виноград, что благоприятствует развитию винодельческой промышленности.

Совместные усилия участников кластера, с целью вывоза винодельческой продукции за пределы страны, способствуют снижению издержек и решению проблем логистики, за счет относительно высокого уровня развития инфраструктуры винодельческих районов страны. С учетом значительного наращивания винодельческой продукции в перспективе, в Таджикистане ожидается значительный дефицит современных складских площадей. Так как предприятия винодельческой отрасли работают круглогодично, необходимы площади для складирования винограда и виноматериалов. Для обеспечения роста конкурентоспособности кластера необходимо обратить внимание на современные производственные мощности внутри кластера.

В стране представлен полный технологический цикл производства конечного продукта, что является предпосылкой для создания винодельческого кластера. Необходимо также осуществить стратегию рыночной диверсификации с нацеленностью на мировой рынок. С целью выявления возможных участников кластера, необходимо определить предприятия, научные и финансовые организации определенной территории.

Участниками кластера могут быть предприятия, выполняющие разные функции, но объединенные одним технологическим процессом, например: предприятия по производству винограда; перерабатывающие предприятия по производству винодельческой продукции; организации по выращиванию посадочного материала, реконструкции и защите виноградников; научные, образовательные и испытательные учреждения; предприятия поставщики сырья (винограда, спирта, тары и т.д.); предприятия оптово-розничной торговли винодельческой продукции; организации по материально-техническому и технологическому обеспечению; государственные и местные органы и учреждения, куда входят финансовые организации, транспортная инфраструктура, технопарки и т.д.

Предприятия, составляющие ядро кластера, являются ключевыми. К обслуживающим предприятиям относятся поставщики сырья, предприятия торговли и услуг, а также технического обслуживания. К научным организациям входящие в состав кластера относятся научно-исследовательские и прикладные институты, ВУЗы

профессионального обучения и подготовки кадров. Региональные структуры поддержки кластерной политики и региональные органы власти, расположены на территории потенциального кластера. К структурам поддержки также относятся транспортная инфраструктура, технологические и промышленные парки.

Организационная структура винодельческого кластера схематически представлена на рисунке 1.

**Рисунок 1. Организационная структура винодельческого кластера Республики Таджикистан**



Источник: составлено авторами.

Внутри кластера в области проведения разработок по выведению новых сортов винограда большую результативность имеет партнерство винодельческих предприятий с исследовательскими научными учреждениями.

На результаты формирования винодельческого кластера в стране может положительно повлиять учебно-научная инфраструктура соответствующего профиля, расположенная в Республике Таджикистан. Научными исследованиями, разработками и подготовкой кадров занимаются: Таджикский государственный аграрный университет имени Ш.Шотемура, Институт земледелия садоводства и виноградарства, почвоведения Академии сельского хозяйства Таджикистана.


В состав кластера могут также входить такие обеспечивающие предприятия, как производители оборудования, упаковки, поставщики бочек, бутылок, пробок и этикеток, поставщики удобрений и т.д., которые могли бы обслуживать кластер. Подобные поддерживающие предприятия, являются необходимыми участниками кластера.

Участниками кластера, в том числе должны быть государственные и региональные органы власти, учебные заведения, финансово-кредитные учреждения, маркетинговые агентства, научно-исследовательские и транспортные организации, а также вспомогательные участники такие как, туризм, медицина, косметология, что является одним из перспективных направлений дальнейшей кластеризации экономики региона. Например, развитие виноградно-винодельческого туризма, не менее выгодно за счет привлечения потребителей по предоставлению комплекса услуг (сбор винограда, дегустация, отдых, ознакомление с местными достопримечательностями и т.д.).

«Следует отметить, что с развитием кластеров, прежде всего, повышается производительность труда, за счет развития производственных отношений и интеграции между участниками кластерной системы, поскольку обеспечение высокой производительности труда в кластере основано на использовании эффективных форм сотрудничества производителей». [3, с.425]

Создание новых предприятий внутри кластера приведет к увеличению численности рабочих. Предприятия, входящие в состав кластера, получают выгоду от сотрудничества первичных сельхозпроизводителей, перерабатывающих и торговых предприятий, которые устанавливая взаимоотношения с покупателями знают их потребительские нужды. Рассмотрим, какие выгоды ожидают участников кластера (рисунок 2).

**Рисунок 2. Получаемая выгода от сотрудничества первичных сельхозпроизводителей, перерабатывающих и торговых предприятий**



Источник: составлено авторами.

Организация специализированных садово-виноградарских предприятий в агропромышленных зонах в перспективе, на кластерной основе обеспечит заводы винодельческой промышленности сырьем. Поскольку в малых и средних городах отмечается низкая степень использования трудовых ресурсов, рациональное размещение производства, планомерное строительство новых предприятий в малых и средних городах, районах в перспективе способствует лучшему использованию трудовых и экономических ресурсов района.

Из винограда можно получить не только винодельческие изделия и виноградный спирт, но и другие продукты переработки, например, безалкогольные продукты: виноградный сок, компот, варенье, мармелад и др. Из бессемянных сортов винограда можно получить кишмиш и изюм. Из виноградных косточек, получаемых при выходе сусла, гребней и выжимок винограда можно получить виноградное масло, кормовую муку. Так как в виноградных косточках содержатся ценнейшие микроэлементы необходимые человеку, было бы целесообразным построить вспомогательные цеха или специализированные заводы для централизованной переработки вторичных продуктов виноделия.

Стратегическое значение винодельческого кластера заключается в том, что за счет имеющихся в регионе конкурентных преимуществ на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, за счет интеграции собственных усилий предприятий страны, поддержки и участия государственных органов власти, внедрения инноваций и улучшения качества продукции закрепить свои позиции на национальном рынке и выйти за его пределы на мировой рынок.

Природные и экономические условия районов должны способствовать производству винодельческой продукции, ориентированных как на удовлетворение потребности населения страны, так и на вывоз производимой продукции за его пределы с наименьшими производственными затратами.

Наиболее эффективное использование природных и экономических ресурсов районов развиваются, как производственные отрасли, так и обслуживающие отрасли и инфраструктуру хозяйства района.

Перспективность инновационного развития предприятий винодельческой промышленности регионов республики, зависит от фактора внешней среды, плотности населения, уровня реальных доходов на душу населения, структурного состава населения, половозрастного состава населения, занятости в производстве, демографической ситуации и др.

К винодельческим предприятиям, интерес в оценке их эффективности и устойчивости функционирования имеют не только государство, но и инвесторы, банки-кредиторы, поставщики, потребители, конкуренты и др. Базисной основой кластерной модели виноградно-винодельческой отрасли должен являться полный цикл виноградно-винодельческого производства, от выращивания винограда до производства готовой винодельческой продукции.

Поскольку обслуживающие отрасли снабжают район продукцией, себестоимость которой ниже себестоимости аналогичной привезенной продукции, то наряду с размещением предприятий винодельческой отрасли в хозяйственном комплексе экономического района, с целью определения производственного профиля района, важно размещать ряд обслуживающих отраслей, обеспечивающих потребности винодельческой отрасли и населения данного района. Для создания винодельческого кластера по областям республики необходимы показатели комплексности регионального хозяйства, к которым относятся: объем производства и потребления винограда внутри региона; географическое расположение предприятий и доступ к сырью; степень использования ресурсов в регионе; совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства региона.

Необходимо, также рассчитать коэффициент локализации (Кл) и коэффициент душевого производства (Кд) винограда в районах для обоснования создания (формирования) винодельческих кластеров. Эти коэффициенты позволяют определить значимость отрасли региона в экономике страны. В том случае «если расчетные отраслевые коэффициенты локализации и душевого производства > 1 и продукция данных отраслей значительна в объеме и вывозится в другие регионы, то данные отрасли выступают как отрасли рыночной специализации региона». [4, с.47]

Коэффициенты, рассчитанные на основе сопоставления отраслевой структуры хозяйства региона с аналогичной структурой хозяйства страны в целом, превышающие значение 1,0 говорят о высоком уровне специализации региона в отрасли и возможности создания кластера винодельческой промышленности страны (таблица 1).

**Таблица 1. Расчёт коэффициентов локализации (Кл) и душевого производства (Кд) винограда по некоторым регионам Республики Таджикистан**

	Вся продукция растени- водства	Уд. вес в регионах	Производ- ство и сбор винограда (тонн)	Уд. вес в регионе	Коэф. локализа- ции (Кл) в регионе	Коэф. душевого произв. (Кд)	Средний Кл и Кд
<b>Республика Таджикистан</b>	<b>8134980</b>	<b>100</b>	<b>190376</b>	<b>100</b>			
<b>Согдийская область</b>	<b>2265092</b>	<b>27,8</b>	<b>51300</b>	<b>27,0</b>	<b>0,96</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
- г.Истаравшан			31085	60,6	0,58	5,88	3,23
- р.Б.Гафурова			13264	25,8	0,25	1,88	1,06
<b>Хатлонская область</b>	<b>4463873</b>	<b>54,9</b>	<b>92600</b>	<b>48,6</b>	<b>0,88</b>	<b>1,35</b>	<b>1,11</b>
- р. Дангара			9862	10,6	0,09	2,16	1,12
- р.Шаартус			7270	7,85	0,07	2,01	1,04
<b>РРП</b>	<b>1305608</b>	<b>16,0</b>	<b>46421</b>	<b>24,4</b>	<b>1,52</b>	<b>1,14</b>	<b>1,33</b>
- г.Турсунзаде			12408	26,7	0,40	1,74	1,07
- г.Гиссар			20288	43,7	0,66	2,76	1,71
<b>г. Душанбе</b>	<b>31675</b>	<b>0,39</b>	<b>55</b>	<b>0,03</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>

Источник: рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан, 2024. Агентство по статистики при Президенте Республики Таджикистан (с. 17-20, 197-216); расчеты авторов.

В таблице 1 приведены окончательные итоговые расчеты по районам со средним коэффициентом более 1, что свидетельствует об их высокой специализаций производства винограда.

Приведенные расчеты показывают, что в Согдийской области из 17 городов и районов, расположенных в области, наибольший объем винограда производится в г. Истаравшане и районе Б. Гафурова. Средний коэффициент локализации (Кл) и коэффициент душевого производства (Кд) г. Истаравшане и районе Б. Гафурова составляют 3,23 и 1,06, что говорит о высоком уровне специализации региона в отрасли. Несмотря на то, что в г. Истаравшане самое высокое производство винограда (удельный вес города в регионе 60,6%), по статистическим данным в городе не функционируют винпункты, с целью быстрой доставки сырья на переработку и уменьшения транспортных расходов и порчи сырья. Предприятия по переработке винограда в Согдийской области расположены в таких городах как Гулистон, Худжанд, районы Б. Гафурова и г. Пенджикент. В районе Б. Гафурова производство винограда тоже высокое (удельный вес района в регионе 25,8%), хотя в два раза меньше, чем в г. Истаравшане, а в г. Пенджикенте в шесть раз меньше (4,7%). Несмотря на полное отсутствие производства винограда в г. Гулистоне (сырье для переработки поставляется из района Б. Гафурова), в городе размещены 2 винодельческих предприятия. Г. Гулистон по объемам производства винодельческой продукции находится на втором месте после г. Пенджикента.

В Хатлонской области по расчетам Кл и Кд районы Дангара и Шаартус являются районами специализации отрасли в регионе. Средний Кл и Кд составляет 1,12 и 1,04, удельный вес производства винограда в районах составляет 10,6% и 7,85%. Несмотря на это винодельческие предприятия расположенные в Вахском и Восейском районах, в последние годы перестали производить винодельческую продукцию, хотя эти районы в достаточном объеме производят виноград. В 2023г. в районе Муминабад, где производится всего 5,1% винограда Хатлонской области, было создано новое винодельческое предприятие ООО «Точвайн», направленное только на производство виноградного вина. Предприятие в первый же год своего функционирования, используя 100% своих мощностей, выпустило 56% винодельческой продукции страны. Так как в районе посажены новые виноградники, это в перспективе обеспечит предприятие собственным сырьем, что делает целесообразным формирование кластера в данном районе.

В городах и районах республиканского подчинения, средний коэффициент локализации (Кл) и коэффициент душевого производства (Кд) городов Турсунзаде и Гиссар составляют 1,07 и 1,71, что говорит о высоком уровне специализации региона в отрасли. Удельный вес производства винограда г. Турсунзаде составляет 26,7%, г. Гиссар – 43,7%. Хотя в Шахринаве уже функционируют 2 винодельческих предприятия, производства винограда в городе почти в три раза меньше, чем в Турсунзаде и в четыре с половиной раза, чем в Гиссаре. Целесообразным было бы создать винодельческий кластер в городах Турсунзаде или Гиссаре, приближая винпункты к местам производства винограда. Исследуемые показатели говорят о целесообразности формирования винодельческих кластеров, с целью получения прибыли и роста экономики страны.

«... Любой кластер проходит определенные стадии развития. ... Кластеры рассматриваются как динамичные структуры, имеющие свой жизненный цикл. ... В этой связи рассматривается 4 стадии кластера: - 1. Прецеденты - первичные действия. 2. Возникновение - начальные кластерные результаты. 3. Рост - полные кластерные эффекты. 4. Дальнейший рост или исчезновение - инновации или закостеневшие технологии.

1. Прецеденты, или эмбрионная стадия. В данном случае речь идет о том, что существует критическая масса предприятия, учебных заведений и пр. Однако кооперации как таковой не ведется в силу того, что организации не имеют представления о существовании друг друга, поэтому на данной стадии преобладают разрозненные действия.

2. Возникновение. Растущая стадия. На этой стадии начинают происходить регулярные встречи участников публичного (государственного), частного и

образовательного секторов - «тройной спирали», существует понимание о важности кооперации и кластерных инициатив.

3. Рост. Зрелая или стабильная стадия. Происходит реализация крупных совместных проектов, в том числе и по созданию кластера, в которых участвуют публичный, частный и образовательный сектор. ... Идет расширение участников кластера.

4. Дальнейший рост или исчезновение. На данном этапе кластер либо продолжает развиваться, либо исчезает, либо заново начинает проходить свой жизненный цикл». [5]

Исходя из приведенной методологии, экономика Республики Таджикистан прошла “эмбрионную” стадию развития кластера и перешла к стадии “возникновения” или растущей стадии. Необходим качественный скачок и переход к стадии “роста” - зрелой или стабильной стадии. На достижение этой цели и направлена принятая Концепция.

Развитие виноградно-винодельческой отрасли, путем изменения ассортимента продукции в соответствии с сырьевой базой, а также путем развития технической базы, создания постепенного сглаживания сезонности производства и внедрения прогрессивных методов хранения сырья, развитие транспортного и курортно-туристического строительства обеспечат рост производства высококачественной, экологически чистой продукции, получение прибыли предприятий и организаций, создание новых рабочих мест, получение валюты за счет роста экспорта продукции и на этой основе благосостояния населения регионов и страны в целом.

### Литература

1. Концепция создания и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года (утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан №566 от 28 октября 2020 года).

2. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030г. Душанбе. 2016г. - Стр. 103

3. Низамова Т.Дж., Экономика промышленности. Учебник для студентов вузов кредитной системы. 2020. - 458с.

4. Региональное управление и территориальное планирование. Калуга, 2015. Учебно-методическое пособие. Калуга: Изд-во «Ваш домъ», Коллектив авторов. 2015.

5. Руководство по развитию кластеров. Данный материал опубликован при поддержке Европейского Союза. 2009.

<https://www.sillamae.ee/documents/1849705/3655602/KLASTRITE+ARENDAMISE+JUHEND,%20rus.pdf/ea4c1df7-498f-4e8a-b4bf-4af029bda5dc>

6. Шариф Раҳимзода. Ҷаҳоншави ва рушди иқтисоди милли. – Душанбе: «ЭР-граф», 2019. – 220с.

7. Хоналиев Н., Махкамов Б.Б. Ускоренная индустриализация в Республике Таджикистан: состояние и перспективы. / - Душанбе. Дониш. 2024. – 317с.

8. Абдухаликов У.А. Инвестиционный потенциал инновационного развития промышленности строительных материалов Республики Таджикистан. Экономика Таджикистана. 2023. № 2. С. 83-94.

Махкамов Б.Б.  
Сайдалиева П.А.

### РУШДИ ИННОВАЦИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТИ ШАРОББАРОРӢ ДАР АСОСИ КЛАСТЕРИЗАЦИЯКУНИИ САНОАТ

Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

**Аннотатсия.** Дар маҷола масъалаҳои рушди инновационии корхонаҳои саноати шароб дар Тоҷикистон дар асоси кластеризатсияи саноатӣ баррасӣ шудааст. Сохтори ташкилии кластери вино тартиб дода шуда, манфиатҳои аз ассоциатсияҳои

истеҳсолкунандагони ибтидоии кишоварзӣ, инчунин корхонаҳои коркард ва савдо гирифташуда ба таври схематикӣ оварда шудаанд. Нишиондиҳандаҳои мураккаби иқтисодиёти вилоят; ҳаҷми истеҳсол ва истеъмоли ангуру дар доҳили вилоят; ҷойгиршавии ҷуғрофии корхонаҳо ва дастрасии ашёи хом; дараҷаи истифодавӣ заҳираҳо дар минтаҳа; маҷмӯи соҳаҳои ба ҳам алоқаманди иқтисодиёти вилоят дода шудаанд. Коэффициенти маҳаллӣ (Кл) ва коэффициенти истеҳсол ба ҳар сари аҳолӣ (Кд) ҳамчунин барои асоснокунии ташкили кластери винобарорӣ дар минтаҳа ҳисоб карда шуд.

**Калидвоҷсаҳо:** рушди инновацисионӣ, кластери вино, коэффициенти маҳаллисозӣ, коэффициенти истеҳсолот ба ҳар сари аҳолӣ, минтаҳа.

Makhkamov B.B.  
Saidalieva P.A.

**INNOVATIVE DEVELOPMENT OF WINE INDUSTRY ENTERPRISES  
BASED ON INDUSTRY CLUSTERING  
Institute of economics and demography  
of the National academy of sciences of Tajikistan**

**Annotation.** The article considers the issues of innovative development of wine industry enterprises in Tajikistan based on industry clustering. The organizational structure of the wine cluster has been developed and the benefits received from associations of primary agricultural producers, as well as processing and trading enterprises, have been schematically provided. The following indicators are given: the complexity of the regional economy; the volume of production and consumption of grapes within the region; the geographical location of enterprises and access to raw materials; the degree of use of resources in the region; a set of interconnected sectors of the regional economy. The localization coefficient (CL) and the per capita production coefficient (Kd) have also been calculated to justify the formation of a wine cluster in the region.

**Keywords:** innovative development, wine cluster, localization coefficient, per capita production coefficient, region.

**Сведения об авторах:**

**Махкамов Баходур Бурханович** – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана. Адрес: 734024. г. Душанбе. Ул. Айни 44. Тел. 55 55 2 96 96 E mail: [bahodurmakhkamov@mail.ru](mailto:bahodurmakhkamov@mail.ru)

**Сайдалиева Парвина Амиралиевна** – младший научный сотрудник Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана. Адрес: 734024. г. Душанбе. Ул. Айни 44. Тел. 93 993 43 73 E mail: [par\\_vi\\_na@mail.ru](mailto:par_vi_na@mail.ru)

**ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАМИНҲОИ КОРАМИ ОБӢ - КАФОЛАТИ  
ЯГОНАИ ТАҶМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ КИШВАР**

Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

*Мақола ба таҳқиқи истифодаи самараноки заминҳои корами обёришаванд дар замини таъмини амнияти озукавории Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Дар шароити тағйиребии глобалии иқлими ва афзоши аҳолӣ масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои об ба заминҳои кишоварзӣ маҳсусан муҳим мегардад. Дар мақола усулҳои муосири оберӣ, таҷрибаҳои агротехникӣ ва таъсири онҳо ба ҳосилнокии зироатҳои асосии кишоварзӣ таҳлил карда мешаванд. Инчунин ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, ки ба беҳтар шудани амнияти озукаворӣ мусоидат мекунанд, баррасӣ карда мешаванд. Дар асоси таҳлили гузаронидашуда тавсияҳо оид ба оптимизатсияи идоракуни заминҳои обериишаванд пешниҳод карда мешаванд, ки ба баланд бардоштани ҳосилнокии кишоварзӣ ва рушди устувори баҳии аграрии кишвар мусоидат хоҳад кард.*

**Калидвоҷсаҳо:** заминҳои обериишаванд, амнияти озукаворӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, кишоварзӣ, захираҳои об, таҷрибаҳои агротехникӣ, рушди устувор.

Дар шароити ҷаҳони муосир амнияти озукаворӣ барои бисер кишварҳо, хусусан барои кишварҳое, ки кишоварзӣ дар иқтисодиет ва таъмини аҳолӣ бо ғизо нақши муҳим мебозад, яке аз вазифаҳои калидӣ мегардад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки новобаста аз он ки камзамин мебошад ва 93% минтақаҳои онро қуҳистон ташкил медиҳад, дорои заминҳои киши заминҳои обериишаванд мебошад, ки пайваста бо мушкилоти вобаста ба тағйиребии иқлими, афзоши аҳолӣ ва захираҳои маҳдуди об рӯ ба рӯ мешавад.

Истифодаи самараноки заминҳои обериишаванд на танҳо ба афзоши ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ мусоидат мекунад, балки рушди устувори баҳши аграриро низ таъмин менамояд. Дар ин мақола усулҳои муосири оберӣ, таҷрибаҳои агрономӣ ва таъсири онҳо ба амнияти озукавории кишвар баррасӣ карда мешаванд. Бо таҳлили мушкилоти мавҷуда ва пешниҳод намудани роҳҳои ҳалли онҳо мо қӯшиш менамоем, ки омилҳои асосии мусоидат ба идоракуни оқилонаи захираҳои об ба баланд бардоштани ҳосилнокии кишоварзиро дар кишвар муайян намоем.

Бо вуҷуди он ки корбурди самараноки заминҳои корами обӣ омили асосии таъмини бехатарии озукавории мамлакат аст, вале ҳолати имрӯзаи заминҳои обии мо таваҷҷӯҳи ҳосаро ба худ талаб менамояд. Мо бо такя ба маълумоту омори расмӣ қӯшиш мекунем, ин мавзӯро таҳлил ва тадбирҳоеро барои ҳалли масъала пешниҳод намоем.

МО, зарурати самаранок ва оқилона истифода бурдани заминҳои корами обиро ба пуррагӣ дарк намуда, вазъиятро дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ бо далелҳои дақиқ тавзех медиҳем. Таваҷҷӯҳи маҳсус ба камшавии заминҳои корами обӣ дар 33 соли охир дақиқтар гуем, дар давоми солҳои 1991-2024 дода шудааст [2]. Алалхусус, динамикаи камшавии заминҳои корами обӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ вобаста ба зиёдшавии аҳолӣ дар минтақаҳо ва аз ҷумла, шаҳри Турсунзода ҷадвали 3 нишон дода шудааст. Манбаи оморе, ки истифода мебарем, маълумоти Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз ин рӯ, эҳтимолияти иштибоҳ хеле кам аст.

**Ҷадвали 1. Динамикам тағйироти намуди заминҳои кишоварзи ба ҳолати 1 январи соли 2023 нисбати ба ҳолати 1 январи соли 2024-ум (ба хисоби гектар)**

Намуди заминҳо	ба ҳолати 1 январи соли 2023		ба ҳолати 1 январи соли 2024		Фарк
	Майдон (ҳазор га)	%	Майдон (ҳазор га)	%	

1	Замини корам -хамагӣ	671979	4,75	673256	4,76	1277
	аз чумла обӣ	470262	61,60	471525	61,53	1263
2	Дарахтони бисёрсола-хамагӣ	161691	1,14	163287	1,15	1596
	аз чумла обӣ	124310	16,28	125539	16,38	1229
3	Заминҳои партов - хамагӣ	20303	0,14	20061	0,14	-242
	аз чумла обӣ	17610	2,31	17413	2,27	-197
4	Алафдарав- хамагӣ	18812	0,13	18830	0,13	18
	аз чумла обӣ	1424	0,19	1425	0,19	1
5	Чарогоҳ-хамагӣ	3852579	27,25	3858181	27,29	5602
	аз чумла обӣ	3729	0,49	3729	0,49	0
6	Хамагӣ заминҳои кишоварзӣ -хамагӣ	4725364	33,42	4733615	33,48	8251
	аз чумла обӣ	617335	80,86	619631	80,86	2296
7	заминҳое, ки дар даври соҳтмони мелиоративи карор доранд	2686	0,02	1279	0,01	-1407
8	Заминҳои наздиҳавлигӣ -хамагӣ	215430	1,52	216871	1,53	1441
	аз чумла обӣ	107861	14,13	108409	14,15	548
9	Заминҳои хочагихои ёрирасон шаҳсии шаҳрвандон -хамагӣ	58844	0,42	58492	0,41	-352
	аз чумла обӣ	32939	4,31	32930	4,30	9
10	Чапгалу буттазор - хамагӣ	554989	3,93	555341	3,93	352
	аз чумла обӣ	5333	0,70	5333	0,70	0
11	Дигар заминҳо - хамагӣ	8580594	60,69	8572309	60,63	-8285
	Дар чумхурӣ - хамагӣ	14137907	100,00	14137907	100,00	0
	аз чумла обӣ	763468	100,00	766303	100,00	2835

Манбасъ: Маълумот дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти он ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Чумхурии Тоҷикистон (ба ҳолати 01.01 соли 2024)

Тибқи тартиби муқаррагардида ҳамасола ба ҳолати 1 январ фонди замини ҷумҳурӣ аз ҷониби Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта, тасдиқ мешавад [3]. Мақсад аз ин иқдом он аст, ки вазорату идораҳои соҳавӣ ба масъалаи мазкур барои сифатан беҳтар намудани фонди замини ҷумҳурӣ ҷорабинуҳо андешида, онҳоро бояд амалӣ қунанд.

Таҳлили маълумотҳо дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти он ба намудҳо дар Чумхурии Тоҷикистон нишон медиҳад, бо вуҷуди бетағиҳир будани ҳудуди ҷумҳурӣ, дар намуд (категорияҳо)-и заминҳо тағииротҳо ҷой доранд [10]. Барои саҳех гаштани ин масъала, мо ҳолати заминҳои корамро дар 33 соли охир (1991-2024) таҳлил мекунем.

Дар Чумхурии Тоҷикистон ҷамъи заминҳои кишоварзӣ ба ҳолати 01.01. с. 2024 4733615 гектарро ташкил мекунанд, ки аз он ҷумла 619631 гектар заминҳои кишоварзии обӣ мебошанд Агар дар ин муддат ба тағиирёбии ин қисмати заминҳо нигарем, мебинем, масоҳати заминҳои корам тамоюл ба камшавӣ доранд (ҷадвали 2).

#### Ҷадвали 2. Миқдори заминҳои корам дар Чумхурии Тоҷикистон (гектар)

№	Намудҳои замин	Соли 1991	Соли 2024	Фарқият
1	Масоҳати заминҳои корам (га)	811200	673256	-137944
2	Аз он ҷумла заминҳои корами обӣ (га)	568000	471525	-96475

Манбаъ: Маълумот дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти он ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳолати 01.01 соли 2024)

Аз ҷадвали 2 маълум мегардад, ки миқдори заминҳои корами кишоварзӣ 137944 гектар, аз он ҷумла, заминҳои корами обӣ 96475 гектар кам гардидаанд.

Сабабҳои асосии камшавии заминҳои таъиноти кишоварзӣ аслан чунинанд:

1. Зиёдшавии аҳолии ҷумҳурӣ, ҳамасола таҳминан дар доираи 2-2,5 % ва ба ин сабаб ҷудо намудани заминҳои таъминоти кишоварзӣ барои таъмини аҳолӣ бо қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ, таъсиси маҳалҳои аҳолинишини нав [1].
2. Соҳтмони роҳҳо, иншооти нави инфрасоҳторӣ барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ.
3. Аз як намуд (категория) ба намуди дигар гузаронидани заминҳое, ки солҳои охир мавриди истифода қарор нағирифтанд ва нокифоя гаштани ҷараёни азхудкуни заминҳои нав [5].

Асосан бо ин сабабҳо, масоҳати заминҳои таъиноти кишоварзӣ дар 33 соли охир коҳиш ёфтааст.

Агар масъаларо дар сатҳи вилоят, ноҳия ё шаҳр баррасӣ намоем, ҳолати ташвишоваре ба назар мерасад. Мисол дар шаҳри Турсунзода, ки яке аз шаҳрҳои ҳам саноатӣ ва ҳам кишоварзӣ аст, дар ҷордаҳсоли охир (2010-2024) масъала ба таври зайл шарҳ мегардад:

**Ҷадвали 3. Истифодаи заминҳои корами обӣ дар шаҳри Турсунзода дар давоми солҳои 2010 ва 2024 (га)**

№	Заминҳои корам	Ба ҳолати 01.01.2010	Ба ҳолати 01.01.2024	Фарқият (+-) ба ҳолати 01.01.2024
1	Ҳамагӣ	17284	14484	-2800
2	аз он ҷумла обӣ	10724	8949	-1775

Манбаъ: Маълумот дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти он ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳолати 01.01 соли 2024)

Агар дар ин давра мувофиқи факту рақамҳои оморӣ ба шумораи аҳолӣ нигарем, зиёдшавии аҳолӣ баръало ба ҷашм мерасад. Яъне миқдори аҳолӣ дар ин шаҳр то 01.01.2010 с. 186200 нафар ва ба ҳолати 01.01.2024 с. 320200 нафарро ташкил намуда, дар ин давра аҳолии шаҳр 134000 нафар зиёд шудааст. Ё замини корами обиро ба ҳар як сари аҳолӣ тақсим кунем, ба ҳолати 01.01. 2010 с., 0,06 га ва ба ҳолати 01.01.2024 с., 0,03 га рост меояд [6].

Чунин ҳолатро қарib дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишоварзии ҷумҳурӣ дидан мумкин аст. Аз ҳама ташвишовараш он аст, ки азхудкуни заминҳои нав, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани онҳо маблағузории ҳарсоларо талаб мекунад. Аҳолии шаҳру ноҳияҳо бошад новобаста аз кам гаштани заминҳои корами обӣ ҳарсола рӯ ба зиёдшавӣ доранд. Албатта тавсияҳои олимон ва дехқонони пуртакриба барои зиёд намудани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва дар маҷмӯъ, афзоиш ёфтани маҳсулоти кишоварзӣ, яъне дар асл истифода бурдани технологияи нав, навъҳои серҳосили зироатҳои кишоварзӣ [7], истифодаи лоиҳаҳои инноватсионӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳамасола нашр гардида барои истифода тасвия мешаванд, аммо на дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо мавриди истифода қарор мегиранд.

Ҳолати дигаре, ки солҳои охир дар таъмини истифодаи самараноки заминҳои корами обӣ ба ҷашм мерасад, ин аз гардиши кишоварзӣ берун мондани қитъаҳои алоҳидаи заминҳои корами обӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ мебошад.

Агар ба динамикаи ин раванд нигарем, аз соли 2019 то соли 2023 чунин рақамҳо ба ҷашм мерасад (чадвали 4).

**Чадвали 4. Динамикаи заминҳои корами аз гардиши кишоварзӣ берун монда дар 5-соли охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (гектар)**

Номгӯи вилоятҳо (минтақаҳо), га	Заминҳои корам	Солҳо				
		2019	2020	2021	2022	2023
Вилояти Суғд	ҳамагӣ	2296	1954	1753	2076	2970
	обӣ	2191	1638	1489	1761	2684
Вилояти Ҳатлон	ҳамагӣ	2277	1314	1967	1773	889
	обӣ	2110	1314	1778	1197	889
ВМҚБ	ҳамагӣ	735	324	316	57	53
	обӣ	735	324	316	57	53
Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ	ҳамагӣ	36	1402	975	954	954
	обӣ	1154	1240	903	882	882
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ	ҳамагӣ	6644	4994	5013	4284	4866
	обӣ	6190	4566	4486	3897	4508

Манбаъ: Маълумот дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти он ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳолати 01.01 соли 2024)

Чӣ тавре аз ҷадвали №4 маълум мешавад, дар 5-соли охир миқдори заминҳои корами аз гардиши кишоварзӣ берун монда рӯ ба камшавӣ доранд. Ин ҳолат ҳамчун фактори мусбӣ арзёбӣ мегардад [8]. Яъне дар натиҷаи ҷорабинҳои амалигашта дар 5 соли охир (солҳои 2019-2023) миқдори заминҳои корами аз гардиши кишоварзӣ берун монда 1778 гектар кам шудааст.

Ҳамзамон миқдори заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар як минтақаи ҷумҳурӣ: вилояти Суғд 674 гектар зиёд шудааст. Аз ин рӯ, мақомоти иҷроияи вилояти Суғдро зарур аст, ки дар ин замина ҷораҳо андешанд [9].

Барои ғанӣ гардонидани фонди ягонаи заминни ҷумҳурӣ, алалхусус заминҳои корами кишоварзиро аз ҳар ғуна таъсири манғӣ, ба монанди камшавӣ ва паст гаштани сифатнокиашон тамоми ҷорабинҳоро барои химояи онҳо андешем.

Мо оид ба динамикаи тағйироти фонди замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ таҳлилҳоеро дорем, ки дар ҷадвали 5 пешниҳод мегардад.

**Ҷадвали 5. Динамикам тағйироти фонди замин дар ҳудуди маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 январи соли 2023 нисбат ба ҳолати 1 январи соли 2024-ум (ба ҳисоби гектар)**

Гурӯҳҳои замин	ба ҳолати 1 январи соли 2023		ба ҳолати 1 январи соли 2024		Фарқ
	Майдон (ҳазор га)	%	Майдон (ҳазор	%	

1	Заминҳои таъиноти кишоварзӣ-хамагӣ	6844090	48,4	6851456	48,5	7366
	аз ҷумла обӣ	682197	89,4	684451	89,3	2254
2	Заминҳои маҳалҳои аҳолинишин- хамагӣ	189346	1,3	191515	1,4	2169
	аз ҷумла обӣ	67170	8,8	68050	8,9	880
3	Заминҳои саноат, нақдиёт, алоқа, мудофиа ва таъиноти дигар - хамагӣ	179148	1,3	181092	1,3	1944
	аз ҷумла обӣ	4438	0,6	4436	0,6	2
4	Заминҳои ҳифзи табиат, солимгардонӣ, рекреатсионӣ ва таърихию маданий- хамагӣ	2745449	19,4	2751834	19,5	6385
	аз ҷумла обӣ	323	0,0	318	0,0	-5
5	Заминҳои фонди давлатии ҷангали — хамагӣ	1332825	9,4	1331381	9,4	-1444
	аз ҷумла обӣ	4664	0,6	4612	0,6	-52
6	Заминҳои фонди давлатии об —хамагӣ	38168	0,3	32326	0,2	-5842
	аз ҷумла обӣ	1044	0,1	1024	0,1	-20
7	Заминҳои заҳираи давлатӣ —хамагӣ	2808881	19,9	2798303	19,8	-10578
	аз ҷумла обӣ	3632	0,5	3412	0,4	-220
8	Дар Ҷумҳурий- хамагӣ	14137907	100,0	14137907	100,0	0
	аз ҷумла обӣ	763468	100.0	766303	100,0	2835

Манбаъ: Маълумот дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти он ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳолати 01.01 соли 2024)

Дигар масъалае, ки дар ояндаи наздик бояд ҳалли ҳудро ёбад, ин зиёд кардани майдони заминҳои корами обӣ барои кишти зироатҳоест, ки аз онҳо равғани растани истеҳсол мешавад. Дар мадди аввал бояд майдони кишти пахта ва дигар зироатҳои лубиёгӣ зиёд шаванд.

Кишоварзони ҷумҳурӣ оиди истеҳсоли пахта таҷрибаи ғанӣ доранд. Зиёд кардани майдони кишти ин зироати стратегӣ ба якчанд ҷабҳаҳои иқтисоди кишоварзӣ такони бузурге медиҳад: ҷунонҷӣ: Зиёд кардани майдони кишти пахта – ин пайдо гаштани ҷойҳои кории иловагӣ, тибқи меъёрҳо барои коркарди 1,0 гектар пахта (нигоҳубин аз кишт то ҷамъоварӣ) 3-4 нафар қувваи корӣ зарур аст.

Пахта ва маҳсулоти пахтагӣ маҳсулоти содиротӣ буда, воридоти маблағҳои иловагӣ аз ҳисоби андозҳо ба буҷети ҷумҳуриро зиёд мекунад. Ҷеҳқонони кишвар солҳои тӯлонӣ аз равғани пахта дар рӯзгор истифода мебурданд ва имрӯз ҳам истифода мебаранд. Тибқи маълумотҳои мавҷуда қариб 60-80% равғани исмеъмолӣ имрӯз аз хориҷи кишвар ворид мегардад.

Агар ба ҳосилнокии пахта дар солҳои охир назар афканем чунин рақамҳо ба ҷашм мерасанд. Ҳосилнокии миёнаи пахта дар солҳои 2010-2015 аз 19,3 то 17,3 соли 2019 буд, ҳоло он ки ин нишондод дар ҷумҳурӣ дар солҳои 1990-1991 аз 1 га ба ҳисоби миёна 27,4 сентнерро ташкил медод.

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки солҳои охир ҳам майдони кишти пахта ва ҳам ҳосилнокии он коҳиш ёфтааст. Майдони кишт аз 298,8 гектар дар соли 1991 ба 185,6 гектар дар соли 2019 коҳиш ёфта, ҳосилнокии ин зироат аз 27,4 сентнер/га дар соли 1991 ба 22,0 сентнер/га дар соли 2019 кам шудааст. Дар ҳоле ки моро лозим аст, аз ҳар як ваҷаб қитъаи замин ҳосили

баланди зироатҳоро ба даст оварда, барои расидан ба яке аз ҳадафҳои асосӣ “Таъмини бехатарии озукавории мамлакат” бояд имконоти бештар фароҳам оварем.

Ҳамин тарик, истифодаи самараноки заминҳои корами оберишаванда барои таъмини амнияти озукаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим мебошад. Дар натиҷаи таҳлили гузаронидашуда тавсияҳои асосӣ, аз ҷумла ҷорӣ намудани технологияҳои муосири оберӣ, аз қабили оберии қатрагӣ ва боронӣ таҳия карда шуданд, ки талафоти обро коҳиш медиҳанд ва самаранокии онро баланд мебардоранд.

Инчунин ба зарурати таҷрибаҳои агрономӣ, аз қабили киштгардон ва истифодаи навъҳои ба хушксолӣ тобовар, ки ба афзоиши ҳосилнокӣ ва коҳиш додани вобастагӣ аз шароити номусоиди иқлими мусоидат мекунанд, диққат дода мешавад.

Ғайр аз он, ҷанбаи муҳим омӯзиши деҳқонон ба усулҳои муосири кишоварзӣ ва идоракуни самараноки захираҳои об мебошад. Дастигирӣ давлатӣ тавассути субсидияҳо ва сармоягузорӣ ба инфрасоҳтори оберӣ низ нақши муҳим мебозад [4].

Ниҳоят, ташкили системаҳои мониторинги ҳолати захираҳои об имкон медиҳад, ки ба тағирот зуд вокуниш нишон дижанд ва ҷораҳои зарурӣ андешанд.

Татбиқи ин тавсияҳо ба баланд бардоштани ҳосилнокии кишоварзӣ ва таъмини рушди устувори кишвар дар мӯҳлати дарозмуддат мусоидат ҳоҳад кард.

#### **Адабиёт:**

1. Абдуалимов Б.А. Землеустройство сезонных пастбищ Таджикистана. Душанбе 2003. стр. 111-112.
2. Абдуалимов Б.А., Мадаминов А. А. Истифодабарии самаранокии заминҳои корами обӣ, омили асосии таъмини бехатарии озукавории мамлакат// Журнал «Экономика Таджикистана» - №4(1), 2021, с. 52-58
3. Холбобоев, Ф. С. Сармоягузорӣ - ҳамчун омили асосии рушди устувори иқтисоди миллӣ / Ф. С. Холбобоев // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2023. – №. 4. – Р. 23-31. – EDN KTCIU.
4. Абдуалимов, Б. Муносибатҳои заминистифодабарӣ, таърихи заминдорӣ ва истифодаи замин дар минтаҳаҳои ҷумҳурӣ, дар давраи гузарии / Б. Абдуалимов, А. Мадаминов // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2023. – №. 2. – Р. 34-39. – EDN IKCKRO.
5. Мадаминов, А. Перспективы развития и размещения предприятий пищевой промышленности Республики Таджикистан / А. Мадаминов // Экономика Таджикистана. – 2021. – № S2. – С. 201-206. – EDN MVGGHX.
6. Мадаминов, А. Перспективы развития и размещения предприятий мясомолочной отрасли в регионах Республики Таджикистан / А. Мадаминов // Экономика Таджикистана. – 2021. – № 4-2. – С. 217-224. – EDN WIJYSM.
7. Мадаминов, А. А. Экономическая устойчивость предприятий пищевой промышленности как фактор продовольственной безопасности страны / А. А. Мадаминов // Экономика Таджикистана. – 2022. – № 4-2. – С. 49-55. – EDN JYYEVK.
8. Абдуалимов, Б. Асосҳои назарияви ташкили истифодаи оқилонаи заминҳои кишоварзӣ (ҷарогоҳои мавсими) ба мақсади таъмини рушди устувори соҳа / Б. Абдуалимов, А. Мадаминов // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2023. – №. 1. – Р. 61-67. – EDN OMYWMV.
9. Абдуалимов, Б. Асосҳои илмии таъмини истифодаи самараноки ҷарогоҳои мавсими дар шароити кӯҳсори Тоҷикистон / Б. Абдуалимов, А. Мадаминов // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2022. – №. 4-1. – Р. 57-64. – EDN JSFOEV.
10. Абдуалимов, Б. А. Заминистифодабарии устувор – асоси таъмини бехатарии озукавории мамлакат / Б. А. Абдуалимов. – Душанбе : Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, 2024. – 202 р. – ISBN 978-99985—0489-9. – EDN CNJGVE.

**Абдуалимов Б. А.**

**ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРОШАЕМЫХ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ –  
ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ**

**Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана**

Статья посвящена исследованию эффективного использования орошаемых пахотных земель в контексте обеспечения продовольственной безопасности Республики Таджикистан. В условиях глобального изменения климата и роста населения вопрос рационального использования водных ресурсов и сельскохозяйственных земель становится особенно актуальным. В статье анализируются современные методы орошения, агротехнические практики и их влияние на урожайность основных сельскохозяйственных культур. Также рассматриваются социальные и экономические аспекты, способствующие укреплению продовольственной безопасности. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по оптимизации управления орошаемыми землями, что будет способствовать повышению сельскохозяйственной продуктивности и устойчивому развитию аграрного сектора страны.

**Ключевые слова:** орошаемые земли, продовольственная безопасность, Республика Таджикистан, сельское хозяйство, водные ресурсы, агротехнические практики, устойчивое развитие.

**Abdualimov B. A.**

**EFFICIENT USE OF IRRIGATED ARABLE LAND – THE ONLY GUARANTEE OF  
ENSURING THE COUNTRY'S FOOD SECURITY**

**Institute of economics and demography of the  
National academy of science of Tajikistan**

*The article is dedicated to the study of the efficient use of irrigated arable lands in the context of ensuring food security in the Republic of Tajikistan. In the context of global climate change and population growth, the issue of the rational use of water resources and agricultural lands becomes particularly relevant. The article analyzes modern irrigation methods, agronomic practices, and their impact on the productivity of major agricultural crops. Social and economic aspects contributing to the improvement of food security are also examined. Based on the conducted analysis, recommendations are proposed for optimizing the management of irrigated lands, which will contribute to increasing agricultural productivity and the sustainable development of the country's agrarian sector.*

**Keywords:** irrigated lands, food security, Republic of Tajikistan, agriculture, water resources, agronomic practices, sustainable development.

**Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Абдуалимов Баҳром - ходими пешбари илмии ИИД АМИТ, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент. 734024, ш. Душанбе, кӯч. Айнӣ 44, e-mail: [b.abdualimov@bk.ru](mailto:b.abdualimov@bk.ru)**

**ТАШКИЛИ ТАҲЛИЛИ ТАШАККУЛ ВА ИСТИФОДАИ САРМОЯИ САҲОМӢ ДАР  
КОРХОНАҲОИ ХОЧАГИИ ҚИШЛОҚ**  
**Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

Дар мақолаи мазкур ташкили мунтазами раванди таҳлили ташакkul ва истифодай сармояи саҳомӣ, аз нуқтаи назари ҳадафҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракуни корхонаҳои кишоварзӣ омӯхта шудааст. Дар раванди таҳлили омилҳое, ки ба динамикаи ҷузъҳои сармоя таъсир мерасонанд, қоидаҳои истифодай усуси коэффициентӣ, баррасии ҳар як нишондиҳанда дар динамика ва мувоғиҷати он ба арзии тавсияшуда мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Ба ақидаи муаллиф, барои ташкили оқилонаи раванди таҳлили ташакkul ва истифодай сармояи саҳомӣ дар ташкилотҳои кишоварзӣ ба таҳлилгарон лозим аст, ки механизми амалҳои пайдарпайро дар шакли системаи умумии таҳлили сармояи саҳомӣ, ки унсурҳои сармояи саҳомӣ муттаҳид карда, амиқтар ташкил кунанд.

**Калидвоҷсаҳо:** таҳлили сармояи худӣ, сармояи саҳомӣ, корхонаҳои кишоварзӣ, баҳисобгирии молиявӣ, нишондиҳандаҳо, вазъи молиявӣ, ҳавғи молиявӣ, омилҳо, даромад, коэффициент, таҳлили SWOT, ҳаҷми истеҳсол, фоида, элеменҳои сармояи худӣ.

Барои дар сатҳи муносиб нигоҳ доштани иқтидори истеҳсолӣ ва молиявии корхонаи кишоварзӣ, таҳлилгарон ва кормандони роҳбарикунанда бояд баҳисобгирии саривақтии зеринро анҷом диханд: ҳусусиятҳои молиявӣ, захираҳои молиявӣ, тағиироти сершумори муҳити беруна ва доҳилии тиҷорат, ки бевосита ё бавосита ба равандҳои тиҷоратӣ таъсир расонида дар асоси он қарорҳои оқилонаи идоракунӣ қабул менамояд. Аз ин рӯ, ташкили мунтазами раванди таҳлили ташакkul ва истифодай сармояи саҳомӣ, амалӣ намудани ҳадафҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракуни корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити ноустувори имрӯза аҳамияти маҳсус пайдо мекунад.

Таҳлили равандҳои ташакkul ва истифодай сармояи саҳомӣ дар айни замон аз ҷониби олимон ҳамчун як ҷузъи расмиёти таҳлилӣ баррасӣ карда мешавад.

Нишондиҳандаҳои асосие, ки иқтидори молиявии ташкилотро тавсиф мекунанд, масалан, таҳлили даромаднокии дороиҳо, манбаъҳои онҳо ё таҳлили сатҳи таъминот бо дороиҳои корӣ.

Масалан, ба ақидаи олимон Ҳушваҳтзода Қ.Х., Мирзоҳонов С.О., Алиев О.М. нишондиҳандаҳои асосии тавсиадиҳандаи маҳсусгардонидашудаи бисёрсоҳавии кишоварзӣ-соҳтори маҳсулоти молӣ ҳамчун нишондиҳандаи иловагӣ метавонад соҳтори майдонҳои кишт, маҷмӯи маҳсулот, саршумори чорво ва ҳарочоти меҳнатро дарбар гирад [1. С.193].

Р.В. Смекалов якҷоя бо Д.Г. Бадмаева ва С.В. Смоляников, равандҳои ташакkul ва истифодай сармояи худиро дар доираи таҳлили таркиб ва соҳтори дороиҳои тавозунӣ баррасӣ менамояд [2. С.158-162]. М.В. Беспалов усулҳои ташакkul ва самаранокии истеъмоли сармояи худиро ҳангоми таҳлили фаболияти молиявию ҳоҷагии корхона меомӯзад [3]. Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳлил дар корхона гузаронидашуда иқтидори пурраи нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сармояи худӣ истифода намешавад, ки ин сатҳи оқилона ва самаранокии ташакkul, истифода ва қабули қарорҳои идоракуни босифати онро паст мекунад.

Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, аксари олимони муосир ва таҳлилгарони амалӣ ҳангоми муайян кардани самаранокии равандҳо бо сармояи саҳомӣ диққати асосиро ба иттилооте медиҳанд, ки дар натиҷаи таҳлили дурустии андоза ва соҳтори оптимальии захираҳои молиявии саҳомӣ ба вуҷуд омада, маълумоти бадастомада меъёри асосии қабули қарорҳои идоракунӣ мебошанд.

Инак, В.Г. Когденко марҳилаи ибтидоии таҳлили сармояи худиро таҳлили соҳтори сармояи худӣ ва унсурҳои он, динамикаи онҳо ҳисоб карда, ҳамчун нишондиҳандаҳои дуюмдараҷа инҳоро муайян мекунад: сифати сармояи худӣ; таносуби сармояи дороиҳои соғ; омилҳое, ки ба динамикаи дороиҳои соғ таъсир мерасонанд [4. С.73-81].

Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова [5.С.89], монанди Г.В. Савицкая [6. С.353-360] таҳлили равандҳои ташаккул ва истифодаи сармояи худиро аз муайян намудани оптималии соҳтори ташаккулёфтаи сармояи саҳомӣ оғоз менамояд. Ин пайдарпайиро дар амалияи соҳторҳои таҳлилии хориҷӣ дар бисёр созмонҳо, низ мушоҳида кардан мумкин аст.

Барои омӯзиши оптималии соҳтори сармояи дар ташкилот ташаккулёфта олимон истифодаи нишондодҳои зеринро пешниҳод мекунанд: даромаднокии сармоя, давраи бозпардоҳт, фоидай як саҳмия (аз ҷониби ташкилотҳои кишоварзӣ, ки ҳамчун ҷамъиятҳои саҳомӣ ташкил карда мешаванд, истифодаи бурда метавонанд), таносуби капитализатсия.

Азбаски ҳаҷми сармояи худӣ миқёси истеҳсолоти ташкилот, сифат ва муваффақияти рушди онро тавсиф мекунад, дар муқоиса бо дигар нишондихандаҳо - сатҳи вазъи молиявии он, бинобар ин, таҳлили соҳтори он бояд бодикӯат ташкил карда шавад. Аз ин рӯ, иқтисоддонҳо системаи расмиёти пайгиранаи арзёбии соҳтори сармояи худро барои истифодаи амалӣ дар ташкилотҳо пешниҳод мекунанд:

1. Муайян намудани ҳаҷми умумии сармояи зарурӣ барои фаъолияти устувории ташкилот;
2. Муайян намудани ҳиссаи сармояи худӣ дар ҳаҷми умумии сармояе, ки барои маблағгузории фаъолият заруранд;
3. Ҳисобкуни нишондодҳо - «даромаднокӣ-хавфи молиявӣ», «муҳлати баргардонидан»;
4. Муайян намудани таносуби оптималии унсурҳои сармояи худӣ.

Ба қидаи муаллиф барои таҳлили самаранок истифода бурдани захираҳои худӣ ба мақсад мувоғиқ аст, ки тағиироти мутлақи ҳамаи қисмҳои сармояи саҳомӣ ҳисоб карда шуда, суръати афзоиши онҳо дар тамоми давраи истеҳсолот барои давраҳои муайян (моҳ, қвартал, сол) муайян карда, инчунин, бо ҳамин давраҳои солҳои гузашта муқоиса карда шавад.

Инчунин, андешаи муаллиф, нишондихандаҳои баҳодиҳии самаранокии соҳтори ташаккулёфтаи сармояи саҳомӣ, ки олимон барои омӯзиш пешниҳод кардаанд, интиқолдиҳанда оқилона ва арзишманди маълумот дар бораи дараҷаи таъсири ҳаҷм ва соҳтори сармояи саҳомӣ ба фаъолияти молиявии корхона, бевосита аз рӯи ҷунун нишондихандаҳо, монанди ҳаҷми истеҳсолот, фоидай соғ ва таносуби оқилона (тавозунӣ) байнӣ сармояи худӣ ва маблағҳои қарз. Маълумоти таҳлилии бадастомада амали роҳбариятро барои сари вакт оптимизатсия кардани таркиби сармояи худӣ, ба ҳадди аксар расонидани ду нишондихандаи аввал ва ба даст овардани арзиши мусбати оҳирии равона мекунад.

Аҳамияти таҳлили манбаъҳои ташаккули сармояи худиро қайд намуда, Г.В. Савицкая ҷараёни қадам ба қадами таҳлилиро кор карда баромад:

1. Омӯзиши таркиб ва соҳтори манбаъҳои ташаккули сармояи саҳомӣ.
2. Муайян намудани сабабҳои тағиیرёбии унсурҳои сармоя.
3. Муайян намудани Аарзиши манбаъҳои ташаккули сармояи худӣ.
4. Баҳо додани тағиироте, ки ба амал омадаанд, аз нуқтаи назари сатҳи бадастомадаи устувории молиявии ташкилот.
5. Тартиб додани ҳисобот оид ба ташаккули оптималии сармояи худӣ ва пешниҳоди варианти асосноки таносуби сармояи худӣ ва маблағҳои қарзӣ. Ин маҷмӯи марҳилаҳои пайдарпайи таҳлил ба раванди таҳлили сармояи саҳомии корхонаи кишоварзӣ, ки аз ҷониби ҳадамоти доҳилии корхона амалӣ карда мешавад, ба таври муҳтасар мувоғиқат мекунад. Ба андешаи мо, ин марҳилаҳои таҳлилро метавон бо омӯзиши васеи ҳар як унсури сармояи саҳомӣ ва ҳар як манбаи ташаккули он пурра кард, ки ба мо имкон медиҳад дараҷаи таъсири тағиироти берунӣ ва доҳилиро дар муҳити соҳибкорӣ муайян кунем.

Дар шароити имрӯза бисёр ташкилотҳои ҳоҷагии қишлоқ, асосан ташкилотҳои қалон на танҳо ба таҳлили соҳтории ташаккулёфтаи сармояи саҳомӣ ва тағиироти он диққат медиҳанд, балки барои муайян кардани шартҳои зарурии ин дигаргуниҳо қушиш мекунанд.

Ҳисоботи молиявӣ на ҳама вакт омилҳоеро инъикос мекунанд, ки боиси тағиирот дар соҳтори саҳомӣ гардианд. Т.А. Пожидаева (Ҷадвали 1) дар таҳқиқоти худ доираи хеле васеи омилҳоеро муайян кардааст, ки ба динамикаи унсурҳои таркибии сармояи худӣ таъсири мерасонанд.

**Чадвали 1. Омилҳое, ки ба динамикаи ҷузъҳои сармоя таъсир мерасонанд, аз рӯи таҳқиқоти Т.А. Пожидаева [7. С.119-126]**

Унсурҳои сармоя	Омилҳое, ки ба афзоиши сармоя ҳудӣ мусоидат мекунанд	Омилҳое, ки ҳаҷми сармояро кам мекунанд
Сармояи оинномавӣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- афзоиши арзиши таҳминии саҳмияҳо;</li> <li>- барориши саҳмияҳои иловагӣ;</li> <li>- азнавташкилдиҳии ҷамъият дар шакли ҳамроҳшавӣ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- кам кардани арзиши таҳминии саҳмияҳо;</li> <li>- кам кардани барориши саҳмияҳо ё азхудкунии саҳмияҳо;</li> <li>- азнавташкилдиҳии ҷамъият дар шакли ҷудошавӣ.</li> </ul>
Сармояи иловагӣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- азнавбаҳодиҳии фондҳои асосӣ бо қоёғисиенти афзоянда;</li> <li>- гирифтани даромади эмиссия дар натиҷаи барориши иловагии саҳмияҳо;</li> <li>- фарқияти мусбии қурби асъор (ташаккули сармояи оинномавӣ бо асъори хориҷӣ);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- баҳисобигирии воситаҳои асосӣ;</li> <li>- маблағҳое, ки аз азнавбаҳодигузорӣ ва даромади эмиссия ба зиёд кардани сармояи оинномавӣ равона карда шудаанд;</li> <li>- аз ҳисоб кардани маблағи азнавбаҳодиҳӣ ба фоидаи тақсимнашуда;</li> <li>- фарқияти манфии қурби (ташаккули сармояи оинномавӣ бо асъори хориҷӣ);</li> <li>- ҷуброни зарари дар соли ҳисботӣ муайяншуда.</li> </ul>
Сармояи заҳиравӣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- равона кардани фоидаи соғ барои пур кардани сармояи заҳиравӣ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ҷуброни зарари корхона, ки аз рӯи натиҷаҳои кори сол муайян карда шудааст;</li> <li>- бозхаридани вомбаргҳо ва бозхаридани саҳмияҳо.</li> </ul>
Фоидаи тақсимнашуда	<ul style="list-style-type: none"> <li>- капитализатсияи фоидаи тақсимнашуда дар соли ҳисботӣ;</li> <li>- натиҷаи мусбии молиявӣ дар соли ҳисботӣ;</li> <li>- кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо;</li> <li>- тағйирот дар сиёсати ҳисбдорӣ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- пардоҳти дивиденҷҳо;</li> <li>- ба сармояи оинномавӣ ва заҳиравӣ тақсим намудани фоида;</li> <li>- пӯшонидани зарар;</li> <li>- навоварӣ дар сиёсати ҳисбдорӣ</li> </ul>

В.Г. Когденко инчунин, омилҳои ба динамикаи қисмҳои сармоя таъсиркунандаро муфассал омухта, ба гайр аз тезисҳои тадқиқкардаи Т.Пожидаева боз ду омилеро, ки ба зиёд шудани «Даромади тақсимнашуда» мусоидат мекунанд:

-азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ ва илова намудани маблағи азnavbaҳodиҳии воситаҳои асосии аз кор баромадааст.

-омиле, ки маблағи «Даромади тақсимнашуда»-ро кам мекунад, ин фарсадашавии воситаҳои асосӣ мебошад, ки ба ин васила барои таҳлилгарон доираи васеътари омилҳои имконпазирро, ки сазовори таҳқиқи наздик аст [8. С.75] нишон медиҳанд.

Таҳлили динамикаи сармояи оинномавӣ, захиравӣ, иловагӣ ва фоидаи (зарар) тақсимнашуда бо назардоши омилҳои дар ҷадвали 1 баррасишуҷуда ба истифодабарандагон дар бораи дараҷаи тағйирёбии унсурҳои таркибии сармояи саҳомӣ ва шартҳои зарурии ин ҷорабиниҳо.

Пас аз гузаронидани таҳлили соҳтории сармоя, ки барои муайян кардани усулҳои ташаккул ва тақсими сармояи саҳомӣ мусоидат мекунад, мо пайваста ба арзёбии устувории молиявии корхона дар асоси як қатор коэффицентҳое, ки аз маълумоти тавозунӣ ҳисоб карда шудаанд, мегузарем.

### Қоидаҳои истифодаи ӯсули коэффицент

- Баррасии ҳар як нишондиҳанда дар динамика ва мувофиқати он ба арзиши тавсияшуҷудаи стандартӣ
- Муайян кардани омилҳое, ки ба арзиши нишондиҳанда таъсир мерасонанд
- Муқаррар намудани робитаи байни нишондиҳандаҳои ҳисобшуда
- Муайян кардани андозаи пешбинишудаи нишондиҳандаҳо ва усулҳои ноил шудан ба арзишҳои стандартии коэффицентҳо

Расми 1. Қоидаҳои истифодаи ӯсули коэффицентӣ [9. С.109-122]

Профессор Л.Т. Гиляровская пешниҳод мекунад, ки таҳлили истифодаи самараноки сармоя бо истифода аз моделҳои тавсифӣ, ки хусусияти тавсифӣ доранд ва бо инҳо ифода карда мешаванд: таҳлили соҳторӣ, динамикӣ ва коэффицентӣ. Ӯсули коэффиценти таҳлили сармоя ӯсули пешбари таҳлилест, ки самаранокии ташаккул ва истифодаи сармояи саҳомии ташкилотро инъикос мекунад. Ва истифодаи амалии он ба таҳлилгарон имкон медиҳад, ки дар бораи вазъи захираҳои молиявии худ, вазъи иқтисодӣ, субот, даромаднокӣ ва дурнамои рушди ташкилот дар давраҳои минбаъда маълумоти зарурӣ ба даст оранд [10.С.181-198].


Дар асоси муқаррароти баррасишуҷудаи усулҳои таҳлили сармоя метавон гуфт, ки таҳлили усулҳои ташаккул ва истифодаи сармояи худӣ яке аз объектҳои асосии системаи таҳлили комплексӣ ба ҳисоб меравад, зоро барои сари вақт танзими истеҳсолот ва равандҳои иқтисодӣ дар ташкилот зарур аст, ки ҳиссаи, соҳтор ва сарчашмаҳои ташаккули сармояи саҳомиро донист.

Ба андешаи мо, барои ташкили оқилонаи раванди таҳлили ташаккул ва истифодаи сармояи саҳомӣ дар ташкилотҳои кишоварзӣ ба таҳлилгарон лозим аст, ки механизми амалҳои пайдарпайро дар шакли системаи умумии таҳлили сармояи саҳомӣ, ки унсурҳои сармояи саҳомиро муттаҳид карда, амиқтар ташкил кунанд.

Барои ташаккул додани маълумоти муфассал дар баҳисобгирии муҳосибӣ ва таҳлилии идоракуни сармояи саҳомӣ, ба гайр аз истифодаи муқаррароти таҳлили молиявӣ, ҷанбаҳои кории таҳлили идоракуниро ҷалб кардан лозим аст, зоро симбиози ин намуди таҳлил амалро инъикос карда ҳамаи омилҳо, аз ҷараёни ахборот, алоқаи байниҳамдигарӣ ва вобастагии

онҳо иборат мебошанд. Дар робита ба ин, мо блокҳои сохтории зеринро дар механизми таҳлили сармоя чудо мекунем: Блоки 1 - маълумотро дар бораи тафйирот (омилҳо) дар муҳити беруна ва дохилии соҳибкорӣ бо нишон додани дараҷаи таъсири онҳо ба сармояи худӣ дар доираи идоракунии таҳлил (таҳлили SWOT, таҳлили PEST) таҳлили васеи ҳолати захираҳои асосии иқтисодии созмонро таъмин мекунад.

Блоки 2 - дар доираи таҳлили молиявӣ маълумотро дар бораи ҳолати сохтори ҷории сармояи саҳомӣ ва самаранокии истифодаи он тавлид менамояд;



**Расми 2.Механизми гузаронидани таҳлили сармояи саҳомии корхонаи қишоварзӣ (таҳияи муаллиф дар асоси адабиётҳо)**

Блоки 3 - таҳияи ҳисботи муфассалро дарбар мегирад, ки дорои маълумоти ҷории таҳлилий ва пешгӯй, ки дар асоси натиҷаҳои омӯзиши иттилоот аз блокҳои идоракунӣ ва таҳлили молиявии сармояи саҳомӣ гирифта шудаанд.

Дар механизми умумӣ мо мавқеъҳои алоҳидаеро муайян кардем, ки дар бораи ҳолат ва динамикаи ҳаҷми сармояи саҳомӣ маълумот тавлид мекунанд. Тибқи он таҳлили самаранокии ташаккул ва истифодаи сармояи саҳомӣ дар марҳилаҳои дуюм (таҳлили захираҳои молиявӣ), сеюм ва ҷоруми тадқиқоти таҳлилий инъикос ёфтааст, метавон гуфт, ки омӯзиши равандҳои самаранокӣ тақрибан 80% тамоми таҳлили сармояи саҳомиро дарбар мегирад.

Дар блоки дуюме, ки мо зикр кардем, як гурӯҳи хусусиятҳои молиявиро муайян мекунад, ки ҳангоми таҳлили онҳо маблағи сармояи худӣ истифода мешавад ва дар натиҷаи он дар бораи ташаккул оқилона ва сифати тақсимоти сармоя хулоса баровардан мумкин аст.

Таҳлили сармояи саҳомие, ки аз ҷониби муассисон дар ибтидо гузашта шудааст, дараҷаи иҷро шудани ўҳдадориҳои соҳибон дар назди корхонаи навтаъсисро муайян мекунад, соҳтори сармояи оинномавӣ, миқдор ва намуди саҳмияҳои (қисмҳои) дар ихтиёри моликон доштаро меомӯзад; ҳаракати онҳо, бо ин муайян кардани тағйироти эҳтимолии соҳтори сармояи оинномавӣ, инъикоси истифодаи он мебошад. Дар натиҷа, мо ин зербандро дар марҳилаи сеюми расмиёти таҳлилий таъқид кардем.

Таҳлили гардиши дороиҳо ва манбаъҳои ташаккули онҳо вобастагии сармояи худиро аз суръати гардиши маблағҳои дороиҳо ба захираҳои пулӣ ва таъмини манбаъҳои онҳо инъикос мекунад. Ҳамин тарик, мо ин намуди расмиёти таҳлилиро ба зербанди дуюми марҳилаи сеюм тасниф мекунем.

Ҳангоми таҳлили фоида, даромад ва даромаднокӣ ҷузъи бештар тағйирёбандай сармояи саҳомӣ - фоидай тақсимнашуда, ки самаранокии тиҷоратро нишон медиҳад ва динамикаи (афзоиш ё камшавии) дороиҳои ташкилотро аз ҳисоби манбаъҳои маблағгузории худ инъикос мекунад, баррасӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, мо дуруст мешуморем, ки зербанди сеюми марҳилаи сеюм ҷудо карда шавад, зоро ин тартиб барои муайян кардани дараҷаи самаранокии истифодаи сармояи саҳомӣ кӯмак мекунад.

Марҳилаи ҷорум - Таҳлили вазъи молиявӣ, қобилияти пардохтпазирӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ бо роҳи ҳисоб кардани коэффициентҳои иқтисодӣ (пардохтпазирӣ, устувории молиявӣ, даромаднокӣ,) анҷом дода мешавад. Дар натиҷаи таҳлили арзишҳои бадастомада ва муқоисаи онҳо бо меъёрҳои барои соҳаи муайян муқарраршуда, самаранокии ташаккул ва истифодаи сармояи худӣ дар иқтисодиёт арзёбӣ ва муайян карда мешавад.

Хушваҳтзода Қ.Х. дар таҳқиқоти илмии худ ба он назаранд, ки дар таҳлили ҳолати (вазъӣ) молиявии корхона омӯзиши ташаккул ва ҷойгиркунни сармояи корхона, баҳодиҳии сифати идоракунни дороиҳо ва сарчашмаҳои дороиҳо, муайянкунни хавфҳои амалиёти ва молиявӣ мувоғиқи мақсад аст [11.С.340].

Блоки сеюми механизми мо натиҷаи амалан муҳими ҳамкории ду блоки аввал буда, ҳамчун ҳисботи мукаммал оид ба вазъи кунунӣ ва ояндаи захираҳои молиявии худи ташкилот бо тавсифи дараҷаи таъсири омилҳои муҳити берунӣ ва дохилии тиҷорат дар бораи онҳо мебошад.

Се блоке, ки мо муайян кардем, амалиёти таҳлилгаронро дар ташаккули маълумоти зарурӣ асосӣ дар доираи баҳисобигарии муҳосибӣ ва дастгирии таҳлилии идоракунни сармояи саҳомӣ ба низом меоранд. Ин амалҳо ба менечмент кӯмак мекунанд, ки қарорҳои идоракунни сифатро барои оптимизатсияи ҳаҷм ва соҳтори сармояи худӣ қабул кунанд, бо

мақсади ба ҳадди аксар расонидани чунин нишондиҳандаҳо ба монанди ҳаҷми истеҳсолот ва фоидаи соф ва ноил шудан ба ҳолати мусбии фишангҳои молиявӣ (таносуби сармояи ҳудӣ ба қарз).

Ҳамин тавр, ташкилотҳои кишоварзӣ аз механизми таҳлили саҳомӣ, истифода баранд, зеро он пайдарпайии амалҳои хадамоти таҳлилии корхонаи кишоварзири оид ба ҷамъоварӣ ва ташаккули иттилооти молиявию иқтисодӣ барои истифодаи дохилӣ равшан ва муфассал нишон медиҳад, ки ҳадафҳо ва вазифаҳоро муттаҳид месозад.

Ҳамин тариқ, дар амалияи ташкилотҳои кишоварзӣ истифодаи механизмҳои системавии амалиёти таҳлилӣ ба ташаккули иттилооти босифати молиявӣ ва идоракунӣ, ки барои фаъолияти устувори баҳисобгирӣ ва дастгирии таҳлилии идоракунии сармояи саҳомӣ заруранд, мусоидат мекунад.

Дар механизми умумии таҳлили сармоя омӯзиши равандҳои самаранокии ташаккул ва истифодабарии захираҳои молиявии ҳудӣ қарib 80% тамоми таҳлили сармояи ҳудиро дарбар мегирад. Ба ин муносибат мо ба максад мувофиқ мешуморем, ки методологияи асосии таҳлили самаранокии ташаккул ва истифодабарии сармояи саҳомӣ тартиб дода, барои истифодаи амалӣ дар ташкилотҳои ҳочагии қишлоқ пешниҳод карда шавад.

### Адабиётҳо

1. Хушваҳтзода Қ.Х., Мирзохонов С.О., Алиев О.М. Таҳлили идоракунӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе нашёри “Адиб” 2022. С.193.
2. Смекалов П.В., Бадмаева Д.Г., Смоляников С.В. Анализ финансовой отчетности предприятия: уч. пособие - СПб.: Проспект Науки, 2009. - С. 158-162.
3. Беспалов М.В. Комплексный анализ финансовой устойчивости компаний: коэффициентный, экспертный, факторный и индикативный [Электронный ресурс] //Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, Бухгалтерский учет. - 2011. - № 5. - Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс»
4. Когденко В.Г. Экономический анализ: учеб. пособие - 2-е изд., пер. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011. - С. 73-81.
5. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: практикум. - М.: Дело и сервис, 2004. - С. 89.
6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник. - 8-е изд., - М.: ИНФРА-М, 2011. - С. 353-360.
7. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение». - М.: КНОРУС, 2007. - С. 119-126.
8. Когденко В.Г. Экономический анализ: учеб. пособие - 2-е изд., пер. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011. - С. 75
9. Составлено автором на основе: Маркарьян Э.А., Герасименко Л.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ: учебное пособие. - 8-е изд., пер. и доп. - М.: КНОРУС, 2011. - С. 109-122.
10. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - С. 181-198.
11. Хушваҳтзода Қ.Х. Таҳлили фаъолияти ҳочагидории корхона. Китоби дарсӣ. Душанбе “Ирфон”, 2020. С. 340.

**Абдукаримзода Б. А.**

**ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЯХ**

*В статье рассматривается системная организация процесса анализа формирования и использования собственного капитала с точки зрения задач финансового учета и управления сельскохозяйственными предприятиями. В процессе анализа факторов, влияющих на динамику компонентов капитала, были проанализированы правила применения коэффициентного метода, учет каждого показателя в динамике и его соответствие рекомендуемому значению. По мнению автора, для рациональной организации процесса анализа формирования и использования собственного капитала в сельскохозяйственных организациях аналитикам необходимо в дальнейшем разработать механизм последовательных действий в виде общей системы анализа собственного капитала, которая бы интегрировала и далее интегрировала элементы собственного капитала.*

**Ключевые слова:** анализ собственного капитала, уставной капитал, сельскохозяйственные предприятия, финансовый учет, показатели, факторы, доходы, коэффициент, анализ SWOT, объем производства, прибыл, элемент собственного капитала.

**Abdukarimzoda B.A.**

**ORGANIZING THE ANALYSIS OF FORMATION AND USE OF OWN CAPITAL IN  
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS**

*The article examines the systematic organization of the process of analyzing the formation and use of equity capital from the point of view of the tasks of financial accounting and management of agricultural enterprises.*

*In the process of analyzing the factors influencing the dynamics of capital components, the rules for applying the coefficient method, taking into account each indicator in dynamics and its compliance with the recommended value were analyzed. According to the author, for the rational organization of the process of analyzing the formation and use of equity capital in agricultural organizations, analysts need to further develop a mechanism of consistent actions in the form of a general system of equity analysis that would integrate and further integrate the elements of equity capital.*

**Keywords:** equity analysis, authorized capital, agricultural enterprises, financial accounting, indicators, factors, income, ratio, SWOT analysis, production volume, profit, equity element.

**Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Абдукаримзода Бобоҷон Абдукарим** - унвончӯи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон:  
(+992) 918-11-16-16

**САҲМИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ ДАР ТАҶМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ  
ЧУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН**

*Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ*

**Аннотация:** Соҳаи кишоварзӣ дар таҷмини сатҳи зарурии амнияти озуқаворӣ нақши калидӣ дошта, саҳми он дар гуногуни маҷмуаи молҷои бозори истеъмолӣ беҳамтост ва қисми ҷудонашаванди иқтисодиёти миллӣ мебошад. Дар маводи мазкур муаллифон аҳамияти соҳаи кишоварзиро барои таҷмини амнияти озуқаворӣ ва алоқамандии мутақобилаи он бо рушди иқтисодии кишвар нишон дода ҳамбастагии зичи гирифтани ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ аз ҳар як гектар замин ва татбиқи натоиҷи илмӣ, таҷрибаи пешқадаму қувваҳои истеҳсолкунанда, ҷараёнҳои инноватсионӣ ва навъҳои нави серҳосили зироатҳо бо технологияи ҷаҳони муосирро ифши соҳта алоқамандии муттақобилаи онҳоро кӯшиши ошкор намудан кардаанд. Таҷрибаҳои илмӣ нишон додаанд, ки истифодаи маҷмууи нуриҳои микробиологӣ (МНМ), чакраобдиҳӣ ва кишиҳои омехта дар Чумхурии Тоҷикистон натиҷаҳои назаррас нишон медиҳанд.

**Калидвожаҳо:** бехатарии иқтисодӣ, бехатарии озуқаворӣ, сатҳи фоиданокии иқтисодии зироатҳо, инноватсия, навъ, технологияи навин, сифат, чакраобдиҳӣ, (МНМ), кишиҳои омехта.

Дар шароити соҳибикилолии Тоҷикистон соҳаи кишоварзӣ яке аз омилҳои асосии таҷминкунандаи амнияти озуқавории кишвар ва соҳаи калидии ташкили бевоситаи ҷойҳои нави корӣ барои аҳолии мамлакатамон ба ҳисоб меравад.


Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон ба Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон аз 26-уми январи соли 2021-ум таъкид шудааст, ки дар шароити зудтағириёбанда ва вазъи шиддатноки ҷаҳони муосир мо бояд, пеш аз ҳама, ба имкониятҳои дохилии кишвар такя карда, барои рушди устувори иқтисодӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва ҳимояи саломатии шаҳрвандон боз ҳам бештар талош намоем [1]. Аз ин лиҳоз, бояд эътироф намуд, ки таҷмин намудани амнияти озуқаворӣ бо такия ба имкониятҳои дохилии кишвар талаботи ҳаётан муҳим буда, воридкуни ва истифодаи дастовардҳои навини илмиву техникии замонавӣ барои истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ҳадафи иҷроиши сиёсати давлатӣ мебошад. Дар ин ҷабҳа истифода аз агротехникаи пешқадам ва ҷорӣ намудани технологияи навини ҷаҳони муосир дар истеҳсолот шарти асосӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳамзамон бояд тазаккур дод, ки масъалаи таҷмини амнияти озуқаворӣ ва рушди соҳаи кишоварзи дар мадди аввали сиёсати давлати қарор дорад. Оиди ин масъалаи ҳаётан муҳим Пешвои миллат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президентӣ Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон, дар Паёми навбатии худ, ки 28 декабри соли 2024 ба Маҷлиси миллӣ ва вакilonи Маҷлиси намояндагон муроҷиат карда буданд чунин дарҷ шудааст: “моро зарур аст, ки бо дарназардошти вазъи ҷаҳони имрӯза, тағириёбии иқлим, ҳусусан, камобӣ ва хушсолиҳои пайиҳам дар бисёр кишварҳои дунё, болоравии нарҳи маводи ғизӣ дар ҷаҳон ва таъсири манғии омилҳои зикршуда ба бозори истеъмолӣ тамоми имкониятҳоро барои рушди соҳаи кишоварзӣ сафарбар созем”[2]. Дар ҷаҳорчӯбаи Паём, ба Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзӣ ва ҳамаи дигар вазорату идораҳои даҳлдор супориш дода шуд, ки бо назардошти таҳдидҳои муосир ҷиҳати беҳбудии ҳаматарфаи сатҳи таҷминоти аҳолии кишвар бо маҳсулоти ватанӣ барномаи амнияти озуқавории кишварро барои панҷ соли оянда қабул ва амалӣ намоянд. Ин супориш маҷмӯаи васеи амалиётҳоро, аз он ҷумла таҳия ва амалисозии барномаҳои азхудкуни заминҳои нави кишоварзӣ, ниҳолпарварӣ, тухмипарварӣ, ҷорикуни технологияҳои навини инватсионӣ ва гайраро дар бар мегирад.

Бинобарон дар рушду инкишофи соҳаи кишоварзӣ бояд ба воситаи индустрialiқунонии соҳаи аграрӣ ва инноватсионии тадқиқотҳои илмӣ такия намуда зарур аст. Соҳаи кишоварзӣ барои рушди иқтисодиёти миллӣ ва таъмини амнияти озӯқавории мамлакатамон ҳиссагузор буда нақши он ивазнашаванда аст.

Аз ин лиҳоз бояд сатҳи ҳозираи рушди соҳаи кишоварзӣ баҳогузори карда шавад ва имкониятҳои потенсиалии рушд аз нуқтаи назари таъмини бехатарии озӯқаворӣ ва рушди бардавоми соҳа баррасӣ карда шавад. Барои баҳогузории сатҳи рушди соҳаи кишоварзӣ ҳолати қуқунии онро таҳлил намудан зарур аст.


Соҳаи кишоварзи дар соҳтори умумии маҷмуаи маҳсулоти дохилии (ММД) ҷумҳуриамон ба ҳиссоби миёна панҷаки онро ташкил медиҳад ва таҳлили муқоисавӣ нишон медиҳад, ки дар давраи омуҳташаванда, яъне зиёда аз 30 соли истиқлолияти давлатӣ, ҳаҷми он кам таъғир ёфтааст. Ин таҳлили муқоисавӣ дар Расми 1, поёնтар тасвир ёфтааст.



**Расми 1: Суръати таъғирёбии ҳиссаи соҳаи кишоварзӣ дар ҳаҷми умумии ММД. (60%)**  
Диаграммаи таҳлилӣ аз тарафи муаллифон дар асоси маълумоти оморӣ [3] тайёр карда шудааст.

Аз таҳлили муқоисавии боло баъзо дидан мумкин аст, ки давоми давраи таҳлилшаванда саҳми соҳаи кишоварзӣ дар ММД – и кишвар дар гирду атрофи 20% лапиш хурда камтарин нишондиҳандааш 18.6% ва баландтаринаш 25, 12 % ташкил додааст. Бо мақсади таҳлили қиёсӣ дар графики болои нишондиҳандаҳои соҳаи саноат низ оварда шудааст.

Масъалаи дигаре, ки сатҳи рушди соҳаи кишоварзиро баҳо дода метавонад, ин шумораи аҳолии дар соҳаи кишоварзӣ шуғл дошта мебошад. Мувофиқи маълумотҳои омории мавҷуда шумораи зиёди аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол дар соҳаи кишоварзӣ машғул буда, ин соҳаи иқтисодиёти миллӣ таъминкунандай асосии сатҳи шуғл дар минтақаи деҳот мебошад. Таҳлили суръати таъғирёбии шумораи аҳолии дар соҳаи кишоварзӣ шуғл дошта дар Расми 2, поёնтар тасвир ёфтааст.



**Расми 2: Суръати таъгирёбии хиссаи аҳолӣ дар соҳаи кишоварзӣ шуғл дошта.**  
Диаграммаи таҳлилӣ аз тарафи муаллифон дар асоси маълумоти оморӣ [4] тайёр карда шудааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки шумораи аҳолии дар соҳаи кишоварзӣ шуғл дошта аз нисфи зиёди шумораи умумии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъолро дар бар гирифта дар давоми давраи таҳлилшаванда аз 45% то 65 % шуғли аҳолиро таъмин намудааст.

Мувофиқи стандартҳои умумиҷаҳонии баҳодиҳӣ чунин муттаносибияти калони шуғл дар як соҳа нисбати шумораи умумии шуғл дар иқтисодиёт ва саҳми ниҳоии он соҳа дар ҳаҷми ниҳоии ММД аз сатҳи пасти механизатсияи соҳа, камчинии технологияҳои коркарди замонавӣ ва сатҳи баланди меҳнатғунҷоиши соҳа гувоҳи медиҳад. Ин дар навбати худ ба суст шудани суръати рушди соҳа ва зиёд шудани вобастагӣ аз воридоти маҳсулоти озукаворӣ оварда расонида хатарҳо барои таъмини амнияти озукаворӣ ба миён меовараад.

Мувофиқи маълумотҳои оморӣ шумораи таҷхизоту техникаи дар соҳаи кишоварзӣ истифода шаванда нисбати соли 1991 хело коҳиш ёфта камшавии нисбии он аз 25% то 99% ташкил медиҳад [5]. Ин боз як далели тасдиқкунанда оиди сатҳи баланди меҳнатғунҷоиши соҳа буда, моро водор месозад, то барои ҳалли мушкилӣ кӯшишҳо ба ҳарҷ дихем.

Вазъи кунуни рушди соҳаи кишоварзӣ дар ҳисоботи таҳлили доманадорӣ соҳа, ки аз тарафи Ташкилоти ғизо ва кишоварзии Созмони Милал муттаҳид (UNFAO) соли 2023 гузаронида буд, оварда шудааст [6]. Аз ҷумла, дар он ҳисобот оиди вазъи бехатарии озукаворӣ сухан рафта, соҳаи кишоварзии Тоҷикистон ҳамчун соҳаи осебпазир ва ба қадри зарурӣ инкишоф наёфта баҳогузорӣ шудааст. Мувофиқи он ҳисобот дар соҳаи мазкур мушкилиҳои гуногун вучуд доранд ва дар қатори мушкилиҳои чой дошта чунин нишондиҳандаҳо номбар шудаанд: норасоии техникаву технологияҳои кишоварзӣ, гаронии хизматрасониҳои киштзорҳо, риоя накардан талаботҳои агротехникӣ, гаронии қарзҳо барои рушди соҳа, сатҳи пасти рушди соҳаи тухмипарварӣ, ниҳолпарварӣ, растанипарварӣ ва гайра номбар шудааст.

Ин мушкилотҳои чойдошта аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудаанд ва кӯшишҳои зиёд барои ҳалли он равона карда мешавад. Мисоли баҳогузории ҳолати воқеъии сатҳи рушди соҳа дар Барномаҳои давлатӣ ва соҳавӣ [7] оварда шудааст.

Ҳамаи ин мушкилот дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва маҳсусан дар сатҳи таъминнокии амнияти озукаворӣ дар Паёмҳои Пешвои миллат дарҷ гардида Вазорату кумитаҳои даҳлдор вазифадор карда мешаванд, ки паёпай оиди ин масъала кор баранд.

Чумхурии Тоҷикистон имкониятҳои васеи потенсиали илмӣ, илмӣ-техникро дар соҳаи кишоварзӣ ва ба дастовардҳои илмию таҷрибаҳои пешқадами истеҳсолии солҳои тӯлони соҳиб мебошад. Маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоте, ки саноат аз ашёи хоми соҳаи кишоварзӣ истеҳсол карда мешавад 70% савдои чакана, гардиши моли давлатӣ, хусусӣ ва савдои кооперативиро ташкил менамояд. Хусусияти беҳтарини соҳаи кишоварзӣ дар он аст, ки дар мавриди камзаминӣ чумхурӣ замин ҳамчун воситаи асосии истеҳсолӣ буда, дар мавриди риояи ҳаммаи талаботҳои техникиву агротехникӣ амнияти озуқавориро таъмин карда метавонад.

Бояд гуфт, ки тадқиқотҳои бисёрсолаи илмӣ нишон додаанд, ки ба замин ва аввало ба таркиби хок, иқлими ҷой гирифтан ва ҳосилхезии он ба баландшавии сатҳи оби зеризаминӣ дикқат додан зарур аст, ки ҳосилнокии зироатҳои киштшуда ба ин омилҳо барои пурбор шудани хушаю навдаҳои дараҳтон аҳамияти асосӣ дошта, ҳосили зиёд ё камро бевосита муайян менамояд. Тадқиқотҳои илмии кафедраи растанипарварии Донишгоҳи аграрии ба номи Ш. Шоҳтемур нишон додаанд, ки ба гандуми навъи Сете Серрос-66 дар мавриди бо меъёри муайян андохтани нуриҳои минералӣ дар заминҳои обии водии Ҳисор ва ноҳияи Ваҳши вилояти Ҳатлон ба гирифтани 50-70 сантнерӣ ҳосил аз ҳар гектар ноил гаштан мумкин аст.[8]

Соҳаи растанипарварӣ ва хусусан звенoi асосии он рушди селексия ва тухмпарварӣ рӯ ба тараққии навро гирифт. Дар ин давра навъҳои нави сермаҳсули пахта, гандум, ҷав, шолӣ, ҷуворимакка, лӯбиёғиҳо (нахӯд, мош,) сабзавот, картошкa, полезиҳо, ангурӯ себ, шафттолую, зардолу, растаниҳои равғандор (офтобпараст, лӯбиёи ҷинӣ, арзан, муъасар, зағиру қунҷут) ва дигарон аз тарафи олимону селексионерони тоҷик оғаридашуда ба истеҳсолот тавсия дода шудаанд.

Мо бояд омилҳои беҳтарини инноватсиониро ба воситаи дастовардҳои илмӣ омӯзхта, аз ҷиҳати иқтисодӣ фоидаовар будани онҳоро дар фаъолияти илмӣ - истеҳсолии соҳаи кишоварзӣ оқилюна истифода бурда, баҳри таъмини ҳавасмандии беназiri илмию-техникии мамлакат, беҳбудии некӯҳаҳволии мардум ва беҳатарии озуқаворӣ, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва самаранокии коркардҳои неруи тавонои илмию инноватсиониро дар амал ҷорӣ намоем.[9]

Дар натиҷаи дастовардҳои тадқиқотҳои илмӣ истифода аз навъҳои оғаридаи зироатҳои гуногуни селексионерони тоҷик тибқи нишондодҳои оморӣ соли 2022-ум дар ҳамаи категорияҳои ҳочагидорӣ 1756364 тонна зироати ғалладона ва лубиёғӣ (якҷоя бо ҷуворимакка барои дон) истеҳсол карда шудааст, ки он дар таъриҳи ин нишондиҳандай баландтарини давлати мо мебошад, картошкa соли 2022-ум 1094438 тонна, истеҳсоли сабзавот соли 2022-ум ба ду миллиону 825,0 ҳазор тонна расонида шудааст. Дар майдони 50 ҳазор гектар бοғу токзорҳои нави типи интенсивӣ шинонида шуда, соли 2015-ум дар шаҳри Ҳисор дар майдони 4000 га бοғҳои серҳосили мевадиҳандай гуногун бо технологияи навин шинонда шуда, дар ноҳияи Раҷт дар майдони 60 га замин бοғҳои нави ҳозиразамон шинонида шудааст, ки дар мӯъжизатҳои қӯҳоҳарорӣ ба ҳосилбандӣ сар мекунанд, шинонида шудааст. То ба ҳосил даромадани дараҳтон дар байнӣ қаторҳо кишт намудани зироатҳои картошкa, сабзавот, лубиёғиҳо аҳамиятнок аст.

Комёбихои олимон дар соҳаи пахтапарварӣ назаррас мебошад. Навъҳои оғаридаи олимони Институти зироаткорӣ пахтаи маҳиннахи гулашон пушидai (клейстогамӣ) «Хӯҷанд – 01M» (с. 2016), «Авесто» (с. 2011) ва миёнаннахи «20-солагии Истиклолият» минтақабоб гардидаанд, ки ин дар соҳаи пахтакории ҷаҳонӣ бори аввал буда, ба ин навъҳо талабот ниҳоят қалон мебошад ин дастоварди беҳамто дар солҳои истиқлолияти давлатдории тоҷикон мебошад.[10]

Олимони шӯъбаи иқтисодиёти воқеӣ Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ бо роҳбарии академики илми ҶТ Қаюмов Н.Қ дар мавзӯи неруи тавонои инноватсионӣ тадқиқотҳои илмиро барои рушди ин соҳа то солҳои 2025 пеш бурда истодаанд.

Олимони Донишгоҳи аграрии ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур мошинаи муштараки 1,8 «Кишоварз» барои коркарди сатҳии хок ва киши зироатҳои ғалладонагӣ соли 2010-ӯм

иҳтироъ намудаанд, ки мошина дар як гардиш шаш амалиёти технологияи чудогонаро ичро менамояд. Самаранокии иқтисодӣ 425- сомонӣ аз як гектарро ташкил медиҳад, ин аст аз иҳтирокорӣ ба инноватсияи солҳои истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ мебошад.

Маҷмӯи нуриҳои микробиологӣ дар мавриди риоя намудани коидоҳои агротехникаи пешкадами зироатҳои кишоварзӣ самаранокии баланди ҳосилнокии растаниҳоро ба вучуд меорад. Ин нурӣ беҳамто аз ҷиҳати экологӣ тоза буда, ягон зараре ба муҳит намеорад. Тадқиқотҳои гузаронидай илмии солҳои 2017-2020 дар ҳочагиҳои дехқони (фермерии) ноҳияҳои Ваҳшу Ҷайхуни вилояти Ҳатлон дар зироати пахтаи навъи маҳиннаҳи 9178-И аз ҳар гектар 35,1 ва аз пахтаи миённаҳи навъи 6524-С, 36,8 сентнерӣ ҳосил гирифтаанд, ки фоиданокиашон аз 3700 то 3808 сомониро аз ҳар гектар ташкил менамояд. Ҳочагии дехқонии Ҳоким аз ноҳияи Рӯдакӣ бошад аз ҳар як гектар замини оби аз кишти гандуми навъи Қаус 52 сентнерӣ ҳосил гирифтаанд, ки фоидай он аз як гектар 5200 сомониро ташкил менамояд.

Тадқиқотҳои илми нишон доданд ки усули чакра обдиҳӣ яке аз тадбирҳои хело муғид буда дар заминҳои обии ноҳияҳои водии Ҳисор ба зироати гандуми навъи Сете-Серрос-66 таъсири мусбат расонида аз ҳар як гектар 72,4 сентнерӣ ҳосили гандум гирифта шудааст. Дар мавриди гузаронидани кишти омехтаи растаниҳои барои ҳуроқи чорво ҷорӣ зироатро ташкил менамояд, яъне топинамбер + офтопарастан + ҷувори + ҷувориммақа даромади соғ аз ҳар гектаре 3593 сомони буда, нисбат ба топинамбур (ноки заминӣ), ки ҳам чун назоратии тоза кишт шудааст, даромад аз ҳар гектар 2303 сомониро ташкил кардааст.

Аз ин сабаб, киштҳои омехтае, ки дар боло зикр намудем дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий кишти омехта дар водии Ҳисор ҳам чун таъмини ҳӯроқи серғизо барои ҷорводорӣ ва беҳтаршавии структураи ҳок аҳмияти қалон дорад.

Стратегияҳои таъмини амнияти озуқаворӣ дар Тоҷикистон амалҳои ҳамоҳангушударо дар ҳама сатҳҳо — аз беҳтар намудани инфрасоҳтор ва технология то дастгирии иҷтимоии аҳолии осебпазир талаб мекунанд. Ташкилотҳои байналмилалӣ дар дастгирии ин ташаббусҳо тавассути пешниҳои маблағузорӣ, технология ва дониши коршиносон нақши қалидӣ доранд. Танҳо тавассути равиши ҳамаҷониба ба амнияти устувори озуқаворӣ ноил шудан ва зиндагии миллионҳо нафар дар Тоҷикистонро беҳтар кардан мумкин аст.

Амнияти Озуқавории Тоҷикистон бо мушкилоти зиеде рӯ ба рӯ мешавад, аз ҷумла захираҳои маҳдуди табиӣ, оқибатҳои тағйиребии иқлими, ноустувории иқтисодӣ ва фишори демографӣ. Бо вучуди ин мушкилот, кишвар барои беҳтар кардани вазъ ҷораҳо меандешад, ки ба қӯмаки созмонҳои байналмилалӣ ва татбиқи стратегияҳои рушди устувори кишоварзӣ такя мекунад.

Бинобар гуфтаҳои боло, барои пешравию муваффақиятҳо дар ҷодаи тадқиқ ҷунин таклифи пешниҳод карда мешаванд:

1. Навсозии системаҳои обёрий ва идоракуни самараноки захираҳои об. Тоҷикистон бояд талошҳои ҳудро барои навсозии шабакаҳои обёрии ҳуд идома дихад, ки ба баланд бардоштани ҳосилнокии кишоварзӣ имкон медиҳад. Татбиқи усулҳои пешрафтаи истифодай об, аз қабили оберии қатрагӣ ва истифодай маълумоти иқлими, метавонад талафоти обро қоҳиши дихад ва ҳосилнокиро беҳтар созад.

2. Дастигирӣ ҳочагиҳои дехқонони ҳурд ва рушди кооперативҳо. Ҳочагиҳои дехқонони ҳурд, ки асоси бахши аграриро ташкил медиҳанд, барои беҳтар кардани дастрасӣ ба захираҳо, бозорҳо ва технологияҳо ба дастигирӣ иловагӣ ниез доранд. Таъсиси кооперативҳои фермерӣ метавонад ба беҳтар шудани мубодилаи таҷхизот ва технология мусоидат кунад ва дар ниҳоят самаранокии истеҳсолотро афзоиш дихад.

3. Рушди инфрасоҳтор барои нигоҳдорӣ ва интиқоли маҳсулоти кишоварзӣ. Сармоягузорӣ ба занҷирҳои логистикӣ, аз ҷумла соҳтани анборҳо ва сардхонаҳо зарур аст, ки талафоти ғизоро қоҳиши медиҳад ва дастрасии маҳсулотро дар бозорҳо афзоиш медиҳад. Беҳтар кардани инфрасоҳтори нақлиет ва алоқаи байни минтақаҳо инҷунин барои кам кардани ҳароҷот ва баланд бардоштани даромади дехқонон муҳим аст.

4. Мутобиқсозии соҳаи кишоварзӣ ба тағирёбии иқлими. Дар шароити фишори афзояндаи тағирёбии иқлими бояд лоиҳаҳо оид ба татбиқи технологияҳо ва усулҳои ба иқлими тобовар таҳия карда шаванд ва навъҳои устувори зироатҳои ба шароити маҳаллӣ мутобиқшуда ҷорӣ карда шаванд. Сармоягузорӣ ба системаҳои пешгӯй ва идоракунии ҳавфҳо инчунин ба коҳиши додани таъсири тағиребии иқлими мусоидат мекунад.

5. Тақвияти барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ғизо. Барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва озуқаворӣ, маҳсусан барои аҳолии осебпазир, аз ҷумла қӯдакон ва оилаҳои дехот бояд вассеъ карда шаванд. Ин метавонад тавсеаи барномаҳои ғизои мактабӣ ва татбиқи механизмиҳои кӯмак дар ҳолатҳои фавқулоддаро дар бар гирад.

6. Ҷалби сармоягузории хусусӣ ва беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ. Барои ноил шудан ба амнияти устувори озуқаворӣ ҷалби сармоягузории хусусӣ ба кишоварзӣ, аз ҷумла маблағгузории технологияҳо ва навварииҳои нав муҳим аст. Беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ тавассути ислоҳот ва коҳиши додани монеаҳо барои тиҷорат ба ҷалби сармояи зарурӣ барои рушди кишоварзӣ мусоидат мекунад.

Ин тадбирҳо метавонанд тавассути таъмини амнияти озуқаворӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии Деҳоти Тоҷикистон ба ташкили системаи устувортар ва самараноки озуқаворӣ мусоидат намоянд.

#### Адабиёт:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ. 21.12.21. [Матн]. Маҳзани электронӣ. Ҳолати дастрасӣ: <https://president.tj/event/missives/24850> Озод.
2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ. 28.12.24. [Матн]. Маҳзани электронӣ. Ҳолати дастрасӣ: <https://president.tj/event/missives/49225> . Озод.
3. Маҷмуаи оморӣ. Тоҷикистон: 30 – соли истиқлолияти давлатӣ. [Матн]. Саҳ. 10 – 14; Саҳ 140 – 148. Душанбе, 2021.
4. Маҷмуаи оморӣ. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2024. Маҳзани электронӣ. Ҳолати дастрасӣ: <https://www.stat.tj/ru/elektronnye-versii-publikaczij-arhiv/> Озод.
5. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. 2024 Маҳзани электронӣ. Ҳолати дастрасӣ: <https://www.stat.tj/wp-content/uploads/2024/09/ohiron-machmuai-kishovarzi-dar-soli-2024.pdf> Озод. Саҳ. 56
6. FAO. 2023. Special report – 2023 FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission (CFSAM) to the Republic of Tajikistan. 29 November 2023. CFSAMs Special Reports, 13 December 2023. Rome. Маҳзани электронӣ. Ҳолати дастрасӣ: <https://openknowledge.fao.org/items/856dd23c-a25a-4218-9eb1-51386fc088e4> Озод.
7. Программа развития агропродовольственной системы и устойчивого сельского хозяйства на период до 2030 года. Принят постановлением Правительства от 1 марта 2023 года №54. Маҳзани электронӣ. Ҳолати дастрасӣ: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/taj221482.pdf> Озод.
8. Қурбонов Ҷ.Ҷ. Моликияти саноат ва бозор. [Матн] Душанбе 2014-с 199.
9. Касымов Д.К, Масаидов Р.С., Набиев Т.Н. Растениеводство. [Матн] Душанбе 1996 с. 9
10. 80- соли пурсамар дар илми зироатпарварӣ. [Матн] Душанбе 2012-с.13

Садридинов С.,  
Шерматов Б.

**РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Аннотация.** В статье отмечается, что сельское хозяйство играет важную роль не только для обеспечения продовольственной безопасности, но и для развития экономики страны. Получение большой урожайности сельскохозяйственных культур с 1га земли путем внедрения достижений науки, передового опыта и процессов инновации. Выведены многие новые сорта, сельскохозяйственных растений с использованием новейших технологий.

**Ключевые слова:** инновации, сорт, новые технологии, урожайность, земля, качество биоудобрение, капельное орошение, топинамбур.

Sadridinov S.,  
Shermatov B.

**THE ROLE OF AGRICULTURE IN ENSURING FOOD SECURITY**

**Annotation.** This article reviews that the agriculture role not only in supporting the food security, but as well as for the development of economy. Rising the productivity from 1 hectares of land through implementation of scientific achievements, modern practices and innovation processes. Rising many of the newest sorts agricultural plants through implementing the new technologies.

**Keywords:** innovation, sort, new technologies, productivity, land, quality, biofertilizer, trickle irrigation, topinambour.

**Сведения об авторах:**

Садридинов С., д.и.к., профессор, Сарходими илмии Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ. Тел: 904510370

Шерматов Б. ходими калони илмии Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, хиёбони Айни 44. Тел: +992 918611424, email: [bahriiddin.shermatov@yahoo.com](mailto:bahriiddin.shermatov@yahoo.com)

**ПОЖИЛЫЕ КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И  
ПАРАДОКСЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ**

**Часть 2. Технологическое развитие, навыки и производительность труда работников старших возрастных групп**

**Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья  
им. Н.А. Семашко, г. Москва**

*В статье рассматриваются ключевые парадоксы, связанные с социально-экономическим положением пожилых людей в условиях современного общества, включая цифровой разрыв, недостаточную адаптацию технологий, повышение пенсионного возраста и ограничение экономической вовлечённости. Автор подчёркивает значительный потенциал технологий для улучшения качества жизни пожилых граждан, но также обращает внимание на отсутствие инклюзивного подхода при их разработке. Рассматриваются проблемы недостаточной интеграции пожилых людей в экономическую деятельность, вызванные стереотипами, возрастной дискриминацией и нехваткой программ поддержки. В статье предложены меры по преодолению цифрового разрыва и усилению социальной и экономической интеграции пожилых людей, включая адаптацию технологий, образовательные программы, развитие гибкого рынка труда и поддержку предпринимательских инициатив.*

**Ключевые слова:** старение населения, цифровой разрыв, инклюзивные технологии, возрастная дискриминация, экономическая интеграция, социальное неравенство.

Тема старения населения и его взаимодействия с современными технологическими и экономическими процессами становится всё более актуальной в условиях быстро меняющегося мира. Старшее поколение сталкивается с рядом вызовов, связанных с адаптацией к новым технологиям, изменениями на рынке труда, а также с увеличением продолжительности жизни и пенсионного возраста. Несмотря на значительный экономический и социальный потенциал пожилых людей, их вовлечённость в активную жизнь и трудовую деятельность часто ограничена из-за возрастной дискриминации, цифрового разрыва и нехватки адаптированных решений.

С одной стороны, технологический прогресс способен значительно улучшить качество жизни пожилых людей, предоставляя им доступ к медицинским, образовательным и социальным услугам.

Целью работы является анализ ключевых парадоксов, связанных с социально-экономическим положением пожилых людей в условиях современного общества, включая проблемы цифрового разрыва

Работа направлена на выявление барьеров, препятствующих реализации потенциала пожилых граждан, а также на разработку предложений по их устранению для улучшения качества жизни, повышения социальной и экономической интеграции, а также гармонизации отношений между поколениями в условиях стремительных изменений цифровой и демографической реальности.

**1. Технологический прогресс и цифровой разрыв.**

Технологический прогресс значительно упрощает жизнь, делает услуги и информацию более доступными. Однако пожилые люди часто не успевают адаптироваться к этим изменениям, что создаёт цифровой разрыв. В результате те, кто больше всего нуждается в новых технологиях для поддержания активного образа жизни, сталкиваются с препятствиями в их использовании. Это усугубляет социальное и экономическое неравенство, особенно среди старшего поколения.

Развитие интернета, мобильных приложений, искусственного интеллекта, телемедицины и других технологий (онлайн-банкинг, электронные государственные

услуги, дистанционная медицина, образовательные платформы) делает многие услуги удобными и доступными.

Вместе с тем в плане использования технологий наблюдается явный цифровой разрыв: пожилые люди часто не обладают достаточными навыками для использования современных технологий, они могут испытывать трудности с освоением новых интерфейсов, использованием мобильных приложений или пониманием того, как работают цифровые устройства [6].

Технологии способны значительно улучшить качество жизни пожилых людей, предоставляя им доступ к медицинским услугам, социальным сетям и обучению. Например, телемедицина может облегчить доступ к врачам, а умные дома — повысить комфорт и безопасность пожилых людей. Однако, несмотря на потенциальную пользу, многие технологии изначально разрабатываются без учёта потребностей пожилых пользователей. Это делает их сложными для освоения, что приводит к тому, что пожилые люди остаются в стороне от цифрового общества.

Проявления цифрового разрыва варьируются в широком спектре социально-экономических проявлений как на индивидуальном, так и на общественном уровне:

1. Социальная изоляция: пожилые люди, не пользующиеся интернетом или мобильными приложениями, не могут оставаться на связи со своими близкими, они теряют доступ к онлайн-платформам для общения и информации.

2. Ограниченный доступ к услугам: во многих странах государственные и коммерческие услуги переходят в цифровой формат. Без доступа к интернету пожилые люди не могут оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, получать социальные пособия и пр..

3. Трудности с трудоустройством: из-за недостаточных цифровых навыков пожилые сотрудники теряют конкурентоспособность на рынке труда. Например, многие компании требуют базовых навыков работы с компьютером даже на неквалифицированных должностях.

4. Экономическая уязвимость: люди, не умеющие пользоваться интернет-банком или финансовыми приложениями, более уязвимы для мошенничества или нерационального управления финансами.

5. Проблемы с обучением: хотя пожилым людям предлагаются образовательные программы, обучение цифровым навыкам может быть затруднительным из-за отсутствия подходящих методик, адаптированных к их когнитивным особенностям.

Следует отметить, что при разработке технологий зачастую не принимаются во внимание потребности пожилых пользователей. Так, в частности, интерфейсы многих устройств и приложений ориентированы на молодое поколение, что делает их неудобными для старшего возраста. Мелкий шрифт, сложные инструкции или отсутствие простого объяснения затрудняют использование.

Многие пожилые люди не выросли в среде, насыщенной технологиями, поэтому освоение цифровых навыков требует больше времени и усилий.

6. Финансовые барьеры: современные устройства и интернет-услуги могут быть недоступны для пожилых людей с низким доходом.

7. Психологические барьеры: страх перед новыми технологиями, боязнь «сломать что-то» или ощущение, что технологии слишком сложны, снижают мотивацию к обучению.

8. Недостаток образовательных программ: урсы обучения цифровым навыкам часто недоступны или не адаптированы под потребности пожилых людей.

Как следствие усиливается социальное неравенство, экономическая уязвимость пожилых граждан, а технологии остаются невостребованными этими гражданами.

Возможные решения, обеспечивающие сокращение цифрового разрыва, могут быть направлены на следующее:

- разработка дизайна, учитывающего особенности пожилых пользователей: технологии с упрощёнными интерфейсами, адаптированными для пожилых людей

(крупный шрифт, голосовые инструкции), включение пожилых людей в тестирование новых устройств и приложений.

- образовательные программы цифровой грамотности: бесплатные курсы по обучению цифровым навыкам, которые проводятся в центрах для пожилых людей, библиотеках и онлайн, индивидуальный подход к обучению, учитывающий скорость усвоения информации.

- создание и реализация государственных программ, помогающих пожилым людям приобретать устройства и подключаться к интернету.

- развитие инклюзивных технологий: внедрение решений, которые автоматически адаптируются к возрастным особенностям пользователя (например, интеллектуальные приложения с простыми настройками).

- популяризация технологий среди пожилых: пропаганда использования технологий через доступные каналы, такие как телевидение и радио, распространение успешных историй о пожилых, которые, освоили технологии.

Парадокс технологического прогресса и цифрового неравенства показывает, что достижения науки и технологий становятся бесполезными, если они недоступны для тех, кто больше всего в них нуждается. Преодоление этого неравенства требует комплексных мер, направленных на адаптацию технологий, обучение пожилых людей и изменение общественного отношения к старшему поколению в цифровую эпоху.

## 2. Старение населения и молодость технологий.

Старение населения сопровождается ростом числа пожилых людей, которые становятся ключевой демографической группой, нуждающейся в адаптированных услугах, технологиях и продуктах. Однако технологическое развитие происходит в интересах более молодого поколения, которое быстрее осваивает инновации и активно участвует в их создании. В результате технологии зачастую игнорируют потребности пожилых людей, создавая барьеры для их использования и увеличивая цифровой разрыв между поколениями.

Доля пожилых людей (60 лет и старше) в мировом населении быстро увеличивается. В развитых странах этот показатель уже составляет 20–30% и продолжает расти. Пожилые люди сталкиваются с новыми проблемами, связанными с сохранением здоровья, социальной активностью и доступом к услугам.

Как уже было сказано, технологии создаются преимущественно молодыми разработчиками и ориентированы на молодое поколение, которое быстрее адаптируется к инновациям. Основной упор делается на скорость, сложные интерфейсы и возможности, интересные молодым пользователям, а не на функциональность и удобство для старшего поколения.

Пожилые люди особенно нуждаются в технологиях для поддержания здоровья (телемедицина, носимые устройства), общения (социальные сети) и удобства (смарт-устройства). Однако сложные интерфейсы, отсутствие адаптации к возрастным особенностям (снижение зрения, слуха, когнитивных функций) и недостаток цифровых навыков препятствуют их использованию.

Молодёжь активно участвует в создании и освоении новых технологий, в то время как пожилые люди остаются изолированными от цифрового мира, что усиливает разрыв между поколениями. А пожилые люди зачастую имеют ограниченный доступ к технологиям, которые могли бы облегчить их жизнь. Например, многие пожилые люди не умеют пользоваться смартфонами, интернет-банкингом или онлайн-сервисами, что изолирует их от социальных и экономических возможностей. Кроме того, большинство устройств не учитывают возрастные ограничения, такие как снижение моторики, зрения или слуха. Например, мелкий шрифт, сложные интерфейсы или отсутствие голосовых команд делают технологии неудобными для пожилых пользователей.

Необходимо отметить, что технологии стали основным средством общения, особенно в условиях пандемии COVID-19, но многие пожилые люди оказались исключены

из этого пространства из-за отсутствия навыков или доступа к устройствам. Современные медицинские технологии, такие как телемедицина и устройства для мониторинга здоровья, сложно освоить без цифровых навыков. Это препятствует пожилым людям получать качественную медицинскую помощь.

Технологии, такие как «умные» дома и устройства для удалённого контроля, могут помочь пожилым людям сохранять независимость. Однако из-за сложности настройки и использования эти решения часто остаются недоступными для старшего поколения.

Парадокс старения населения и молодости технологий подчёркивает необходимость переориентации инноваций на потребности всех возрастных групп. Адаптация технологий для пожилых людей и развитие инклюзивного подхода помогут преодолеть этот разрыв, улучшить качество жизни старшего поколения и способствовать гармонизации отношений между поколениями.

### *3. Повышение пенсионного возраста и ухудшение условий труда.*

Современные демографические и экономические вызовы, такие как старение населения и перегрузка пенсионных систем, вынуждают многие страны повышать пенсионный возраст. Это делается для того, чтобы сократить расходы на пенсии и стимулировать людей работать дольше. Однако ухудшение условий труда, физическое и эмоциональное истощение работников, а также несоответствие их возможностей требованиям современного рынка труда делают выполнение этих ожиданий практически невозможным для значительной части пожилого населения.

Меры, направленные на увеличение продолжительности трудовой деятельности, предполагают, что люди смогут работать до более позднего возраста.

В большинстве стран пенсионный возраст уже повышен до 65–67 лет и продолжает расти (например, в Германии планируется довести его до 67 лет, а во Франции — до 64 лет).

Вместе с тем в пространстве социально-трудовых отношений наблюдается ухудшение условий труда. Во многих секторах экономики физическая и эмоциональная нагрузка на работников продолжает расти. Повышаются требования к производительности труда, гибкости, многозадачности и освоению новых технологий, что становится трудным для пожилых сотрудников.

Однако, физические и эмоциональные ограничения, характерные процессу старения, не позволяют сохранять производительность без изменения условий труда. С возрастом у людей снижается физическая выносливость, а хронические заболевания и возрастные изменения могут препятствовать полноценному выполнению рабочих обязанностей. Например, в физически тяжёлых профессиях (строительство, сельское хозяйство, производство) пожилые работники часто не способны выдерживать такие нагрузки.

Современные рабочие места требуют высокой скорости адаптации, освоения новых технологий и многозадачности. Многие пожилые люди не успевают за этими изменениями, что делает их менее конкурентоспособными. Политики предполагают, что пожилые работники могут оставаться трудоспособными до 65–70 лет, но реальная ситуация показывает, что многие из них не могут выдерживать такие условия. Рабочие места редко адаптируются к потребностям пожилых сотрудников, таким как сокращение рабочего времени или физическая помощь. Современные компании стремятся оптимизировать расходы, что часто приводит к увеличению нагрузки на сотрудников.

Те, кто не может продолжать работать до достижения нового пенсионного возраста, вынуждены жить на минимальные пособия или личные сбережения. В некоторых странах пенсионный возраст уже превышает среднюю продолжительность жизни для определённых групп населения.

Работодатели часто не хотят нанимать или удерживать пожилых работников из-за стереотипов о низкой продуктивности и повышенных медицинских расходах [7]. Это приводит к увеличению числа пожилых людей, которые остаются без работы и пенсии.

Длительная работа в стрессовых условиях и физические нагрузки усугубляют хронические заболевания. Многие пожилые сотрудники продолжают трудиться, несмотря

на ухудшение здоровья, чтобы заработать пенсию. При этом повышение пенсионного возраста вызывает у многих пожилых людей чувство неопределенности, тревогу и страх перед будущим. Они сталкиваются с двойным давлением: необходимостью работать дольше и отсутствием подходящих рабочих мест.

Ухудшение здоровья пожилых работников приводит к увеличению расходов на лечение и социальные программы. Пожилые работники, вынужденные трудиться в условиях плохого состояния здоровья, становятся менее эффективными, что сказывается на экономике в целом, а повышение пенсионного возраста воспринимается как ущемление прав пожилых людей, особенно если отсутствует поддержка для продолжения трудовой деятельности.

Решению указанных противоречий могут способствовать следующие меры:

- гибкий пенсионный возраст и введение системы, позволяющей людям выходить на пенсию раньше или позже в зависимости от состояния здоровья и характера профессии. Например, возможность раннего выхода на пенсию для работников тяжелого физического труда.

- адаптация рабочих мест и разработка программ по улучшению условий труда для пожилых сотрудников (эргономика, сокращённый рабочий день, возможность удалённой работы); внедрение технологий, облегчающих физическую нагрузку.

- обучение пожилых работников новым навыкам, особенно цифровым, для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

- медицинская поддержка со стороны работодателей, разработка и внедрение программ профилактики профессиональных заболеваний и поддержания здоровья пожилых работников; бесплатные или субсидированные медицинские осмотры.

Парадокс повышения пенсионного возраста и ухудшения условий труда подчёркивает необходимость комплексного подхода к реформированию пенсионной системы и рынка труда. Для смягчения этого противоречия требуются гибкие меры, учитывающие разнообразие профессий, состояние здоровья и возможности пожилых людей. Это поможет сохранить баланс между экономическими интересами государства и правами граждан на достойное старение.

6. Экономический потенциал пожилых людей и их недостаточная вовлеченность в экономические процессы.

Пожилые люди обладают значительным экономическим и социальным потенциалом: опытом, знаниями, навыками, а также покупательной способностью. Однако их вклад в экономику и общество часто недооценивается, что приводит к недостаточной вовлечённости в трудовую деятельность, предпринимательство, образование и другие сферы. Этот парадокс подчёркивает противоречие между реальными возможностями пожилых людей и барьерами, препятствующими их полноценной интеграции.

Основными элементами экономического потенциала пожилых людей являются следующие:

- трудовой опыт: пожилые сотрудники обладают глубокими знаниями, навыками и профессиональными компетенциями, которые ценные для экономики;

- способность к наставничеству: они могут передавать свои знания и опыт молодому поколению, способствуя повышению квалификации новых сотрудников;

- социальный капитал: они играют важную роль в волонтерской деятельности и межпоколенческом взаимодействии.

При этом пожилые люди сталкиваются с дискриминацией, нехваткой возможностей и системными барьерами, которые ограничивают их участие в экономической и социальной жизни. Многие остаются без работы, несмотря на желание продолжать трудовую деятельность, или оказываются исключёнными из социальных инициатив.

Современные общества нуждаются в активном участии пожилых людей для восполнения дефицита рабочей силы, но часто не создают для этого необходимых условий. Например, в условиях старения населения многие страны сталкиваются с нехваткой

квалифицированных работников, хотя пожилые люди могли бы восполнить этот дефицит.

Однако, несмотря на возможности пожилых людей, их опыт и навыки часто остаются невостребованными из-за стереотипов, эйджизма и отсутствия гибких условий труда. Пожилые люди составляют значительную долю потребителей, но их потребности часто игнорируются при разработке продуктов, услуг и технологий. Пожилые люди чаще сталкиваются с отказом в трудоустройстве, даже если их квалификация соответствует требованиям. Работодатели избегают инвестировать в обучение пожилых сотрудников, полагая, что это нецелесообразно. Многие пожилые люди имеют идеи и ресурсы для запуска собственного бизнеса, но сталкиваются с отсутствием финансовой поддержки, образовательных программ и сети контактов. Например, стартапы, инициируемые пожилыми людьми, редко получают доступ к инвестициям. Пожилые люди редко участвуют в программах переподготовки и повышения квалификации, хотя это могло бы помочь им оставаться востребованными на рынке труда. Несмотря на готовность пожилых людей участвовать в волонтерской и общественной деятельности, они часто остаются вне этих инициатив из-за отсутствия инфраструктуры или информации.

Причинами этого вступают социальные установки, системные барьеры, финансовые ограничения и отсутствие государственной поддержки. Пожилых людей часто воспринимают как менее продуктивных, медленно обучающихся и не готовых адаптироваться к изменениям [3]. Наблюдается отсутствие, или дефицит программ, направленных на поддержку трудовой активности пожилых, а также недостаток гибких рабочих мест, которые учитывают физические возможности пожилых работников. Многим пожилым людям не хватает ресурсов для получения дополнительного образования, открытия бизнеса или реализации других проектов. При этом государственные программы часто ориентированы на социальную защиту пожилых людей, а не на их вовлечение в активную экономическую и социальную деятельность.

В результате государство несет явные и косвенные экономические и социальные потери: нереализованный потенциал пожилых людей приводит к потере опыта и знаний, которые могли бы быть полезны для экономики, ограничение трудовой активности пожилых увеличивает нагрузку на пенсионные системы и социальное обеспечение; отсутствие участия в общественной жизни усиливает чувство ненужности и снижает самооценку пожилых людей, что приводит к ухудшению их психологического и физического здоровья; невостребованность пожилых людей усиливает разрыв между поколениями, создавая напряжение в обществе; н возможностей для работы или предпринимательства ограничивает доходы пожилых людей, снижая качество их жизни.

Для решения указанных проблем необходимо развитие инклюзивного рынка труда, в том числе создание гибких рабочих мест, адаптированных под потребности пожилых людей (неполный рабочий день, удалённая работа, облегчённые условия), введение программ наставничества, где пожилые сотрудники делятся опытом с молодыми специалистами, поддержка предпринимательства, развитие программ микрокредитования и субсидирования для пожилых предпринимателей, создание образовательных программ для запуска и управления бизнесом, а также государственные стимулы: субсидии для работодателей, нанимающих пожилых сотрудников, налоговые льготы для компаний, внедряющих инициативы по поддержке активного долголетия.

Парадокс экономического потенциала пожилых людей и их недостаточной вовлеченности в экономику подчеркивает упущеные возможности для общества. Устранение барьеров, связанных с дискриминацией, нехваткой программ поддержки и инфраструктуры, позволит активнее использовать опыт, знания и ресурсы пожилых людей. Это не только улучшит качество их жизни, но и внесет значительный вклад в развитие экономики и общества в целом.

Технологический прогресс, несмотря на его потенциал для улучшения качества жизни пожилых людей, усиливает цифровой разрыв между поколениями. Это требует разработки инклюзивных технологий, адаптированных под потребности старшего

поколения, а также программ обучения и вовлечения пожилых людей в цифровую среду. Одновременно необходимо преодолевать возрастную дискриминацию, которая мешает реализации потенциала пожилого населения в экономике, обществе и других сферах.

Сложности, связанные со старением населения, не следует рассматривать исключительно как проблему — это также возможность переосмыслить ценности, структуру общества и технологические подходы. Пожилые люди представляют собой ценный ресурс опыта, знаний и мотивации, который может быть эффективно использован для обеспечения устойчивого развития. Преодоление демографических парадоксов станет важным шагом на пути к созданию инклюзивного, справедливого и стабильного общества, в котором каждый возраст будет рассматриваться как ценность, а не как ограничение.

### **Литература:**

1. Ананченкова П.И., Волкова О.А., Пашко Т.Ю. Эйджизм. Старение. Достойная старость. Монография. – М.: ОУП ВО АТиСО, 2019.
2. Бурдаев Н.И., Сбоева С.Г., Кривошеев С.А. Анализ программ активного долголетия лиц старших возрастных групп в Московском регионе. // Сеченовский вестник. – 2019. – Т. 10. – № 2 (36). – С. 45-53.
3. Веснина Т.А. Активное долголетие в России: трансформация представлений о старении // Глобальные социальные процессы 5.0: общество, экономика, история. Сборник статей пятой социологической конференции молодых ученых. – СПб: Центр научно-производственных технологий «Астерион», 2024. С. 328-331.
4. Маньшина А.В., Валиева Н.Р., Бутарева М.М., Исраилян З.Э. Оценка удовлетворенности населения пожилого возраста социальными программами активного долголетия на примере города Москвы. // Национальное здравоохранение. – 2022. – Т. 3. – № 3. – С. 20-28.
5. Масягина Н.В., Быстрицкая Е.В., Косолапов А.Б., Бобрынова Е.В. Педагогические условия формирования и реализации образовательных программ активного долголетия. Монография. – М.: Русайнс, 2024.
6. Махинов А.А. Цифровые технологии в программах активного долголетия. // Студенческий вестник. – 2022. – № 19-15 (211). – С. 39-41.
7. Надуваев К.А. Влияние программ активного долголетия на корпоративный имидж организации. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 1-1 (83). – С. 147-152.
8. Продолжительность жизни в странах. URL:<https://global-relocate.com/tu/rankings/life-expectancy> (дата обращения: 17.11.2024 г.)
9. Проскурина Н.В., Давидян Ю.И. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как индикатор состояния здоровья населения. // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 6 (167). – С. 367-370.
10. Сафонова С.Г., Шейхова М.С., Бреусова Е.А. Оценка и направления стабилизации демографической ситуации в современной России. // Московский экономический журнал. – 2023. – Т. 8. – № 10. – С.29-36.
11. Population ages 65 and above - Country rankings. URL:[https://www.theglobaleconomy.com/rankings/elderly\\_population/](https://www.theglobaleconomy.com/rankings/elderly_population/) (дата обращения: 17.11.2024 г.).

**Ананченкова П.И.**

**ПИРОНОН ХАМЧУН ЗАХИРАИ РУШДИ ИЧТИМОИЮ ИКТИСОДӢ ВА  
ПАРАДОКСХОИ ПИРШАВИИ ДЕМОГРАФӢ**

**Кисми 2. Тараккиёти технологи, маҳорат ва хосилнокии меҳнати гурухҳои синну  
соли қалонсол**

**Институти миллии тадқиқотии тандурустии ҷамъиятӣ  
ба номи Н.А.Семашко**

*Дар мақола парадоксҳои асосии марбут ба вазъи иҷтимоию иқтисодии одамони солхӯрда дар ҷомеаи муосир, аз ҷумла нобаробарии рақами, мутобиқ нашудани технологияҳо, баланд бардоштани синни нафақа ва фарогирии маҳдуди иқтисодӣ баррасӣ карда мешаванд. Муаллиф иқтидори назарраси технологияҳоро барои беҳтар кардани сифати зиндагии шаҳрвандони солхӯрда таъкид намуда, инчунин таваҷҷӯро ба набудани муносабати фарогир дар рушди онҳо ҷалб мекунад. Масъалаҳои ҳамгирои нокифояи одамони солхӯрда ба фаъолияти иқтисодӣ, ки дар натиҷаи стереотипҳо, табъизи синну сол ва набудани барномаҳои дастгирӣ ба вуҷуд омадаанд, баррасӣ мешаванд. Дар мақола ҷораҳо оид ба рафғи нобаробарии рақами ва таҳқими фарогирии иҷтимоӣ ва иқтисодии одамони солхӯрда, аз ҷумла мутобиқсозии технологияҳо, барномаҳои таълимӣ, рушди бозори тағайирпазири меҳнат ва дастгирии ташаббусҳои соҳибкорӣ пешниҳод шудааст.*

**Калидвозжаҳо:** тиршавии аҳолӣ, нобаробарии рақами, технологияҳои фарогир, табъизи синну сол, ҳамгирои иқтисодӣ, нобаробарии иҷтимоӣ.

**Ananchenkova P.I.**

**THE ELDERLY AS A RESOURCE FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND  
THE PARADOXES OF DEMOGRAPHIC AGING**

**Part 2. Technological development, skills and productivity of older workers**

**N.A.Semashko National Research Institute of Public Health, Moscow**

*The article examines the key paradoxes associated with the socio-economic situation of older people in modern society, including the digital divide, insufficient adaptation of technology, raising the retirement age and limiting economic involvement. The author emphasizes the significant potential of technologies to improve the quality of life of senior citizens, but also draws attention to the lack of an inclusive approach in their development. The problems of insufficient integration of older people into economic activity caused by stereotypes, age discrimination and lack of support programs are considered. The article proposes measures to bridge the digital divide and strengthen the social and economic integration of older people, including technology adaptation, educational programs, the development of a flexible labor market and support for entrepreneurial initiatives.*

**Keywords:** population aging, digital divide, inclusive technologies, age discrimination, economic integration, social inequality.

**Ананченкова Полина Игоревна** - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой Экономики и социологии здравоохранения Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им.Н.А.Семашко, г.Москва, Российская Федерация; [ananchenkova@yandex.ru](mailto:ananchenkova@yandex.ru)

**ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МУҲОЧИРАТИ АҲОЛӢ: НАҚШИ БАРНОМАҲО ВА СТРАТЕГИЯҲОИ ДАВЛАТӢ**

Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд

**Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон**

*Дар шароити ҷаҳонишишавӣ ва афзоиши ҷараёни муҳочирати таъмини амнияти муҳочирати аҳолӣ яке аз вазифаҳои қалидии давлатҳо мегардад. Барномаҳо ва стратегияҳои муоссири давлатӣ дар идоракунии равандҳои муҳочират нақши ҳалкунанда доранд ва имкон медиҳанд, ки на танҳо манфиатҳои шаҳрвандон ҳимоя карда шаванд, балки муҳочирон тавонанд бо истифода аз даромади худ дар рушди иҷтимоию иқтисодии қишивар саҳмгузор бошанд. Дан ин мақола мо равишҳо ва ташаббусҳои асосиеро, ки ба фароҳам оварданӣ муҳити бехатари муҳочират нигаронида шудаанд, баррасӣ намуда, таъмири онҳоро ба суботи иҷтимоӣ ва рушди иқтисодии қишиварҳо таҳлил менамоем.*

**Калидвоҷсаҳо:** амнияти муҳочирати аҳолӣ, равандҳои муҳочирати меҳнатӣ, сиёсати давлатии муҳочират, бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ, барномаҳои давлатӣ, муҳочирони хориҷӣ.

Дар давраи ҳозираи ҷаҳонишишавии ҷараёни муҳочирати байналхалкӣ масъалаи амнияти муҳочирати аҳолӣ барои қишиварҳои ҷаҳон ва аз он ҷумла барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ, афзалияти хосса пайдо кардааст ва чунин вазъияти ба амал омада табиӣ буда, қонунияти худро дорад. Мутаассифона, дар давоми ҷандои даҳсолаи охир омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, демографӣ, экологӣ ва ғайраҳо дар дунё тезутунд гардидаанд ва ин гуна ҳолат табиатан муҳочирати аҳолиро зиёд менамояд. Вобаста ба ин ва бо мақсади таъмин намудани амнияти давлатӣ, сиёсати муҳочиратии бисёр қишиварҳои қабулкунандаи муҳочирони хориҷӣ тағиیر меёбад ва он пеш аз ҳама ба манфиатҳои давлатӣ равона карда шудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми ду-се даҳсолаи охир мисли баъзе аз давлатҳои хориҷи дуру наздик бештар ба қатори давлатҳои интиқолдиҳандаи муҳочирони меҳнатӣ дохил мегардад. Сабабҳои асосии рушди равандҳои муҳочирати меҳнатӣ дар қишиварамон ва муҳочирати шумораи зиёди қувваи корӣ ба хориҷа, ин афзоиши табиии ҳарсолаи аҳолӣ дар ҳаҷми 2,0 – 2,1%[8] ва ҳамзамон ба бозори меҳнати дохили қишивар ҳарсола ворид шудани 150 – 180 ҳазор нафар қувваи нави қобили меҳнат[2] мебошад, ки онҳоро бо ҷойҳои кории доимӣ ва маоши арзанда таъмин намудан лозим аст. Лекин, айни замон дар Тоҷикистон шароити ба кор таъмин намудани қисми зиёди аҳолӣ маҳдуд аст ва имкониятҳои ҳар сол дар дохили қишивар бо кор таъмин кардани захираҳои нави меҳнатӣ, тақрибан 50-60 ҳазор нафарро ташкил медиҳад, ки ин гуна нишондиҳанда ба талаботи бозори меҳнати дохилӣ ҷавобгӯй намебошад.

Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади танзими масъалаҳои бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ ва дар дохили қишивар бо кор таъмин кардани шумораи бештари захираҳои меҳнатии Тоҷикистон, тадбирҳои доимӣ меандешад ва пайдарҳам барномаҳои давлатиро дар ин самт қабул менамояд. Дар Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ (солҳои 2023-2027) дарҷ карда шудааст, ки аз ҷониби корфармоён ба мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолии қишиварамон соли 2023 - барои 57,4 ҳазор нафар ва соли 2024 - барои 58,1 ҳазор нафар ҷойҳои кории холӣ ташкил ва баргузор карда мешавад[3]. Вобаста ба ин, мақомоти

ваколатдори давлатиро дар соҳаи шуғл ва бозори меҳнат лозим аст, ки дар якчоягӣ бо дигар соҳторҳои давлатӣ ва ҳамаи корфармоёни кишварамон бевосита аз шакли моликият, ҷиҳати таъсис додани ҷойҳои нави корӣ бо маоши арзанда тадбирҳои зарурӣ андешанд.

Айни замон бошад, вазъи бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар дохили мамлакат боиси нигаронист ва чунин ҳолат дар назди ҳамаи мақомоти ваколатдори давлатӣ вазифаҳои навро мегузорад, ки он ба татбиқи сиёсати давлатӣ дар ин самти афзалиятноки иқтисодӣ равона гардидааст. Барои тасдиқи масъалаи баррасишууда, ҷадвали 1 омода карда шуд ва он воқеияти ҳолро ифода менамояд.

**Ҷадвали 1. – Соҳтори захираҳои меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 1991 то 2022 (ҳазор нафар) [7].**

№ п/п	Нишондиҳандаҳо	1991	2000	2010	2022	Афзоиш, аз ҷумла бо %
1.	Шумораи аҳолӣ	5 506	6 216	7 491	9 882	4 144 (177)
2.	Захираҳои меҳнатӣ	2 526	3 186	4 495	5 851	3 127 (224)
3.	Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол	1 971	1 794	2 310	2 536	616,0 (131)
4.	Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайрифаъол	555	1 392	2 180	3 315	2 511 (552)
5.	Сатҳи расмии бекорӣ (бо %)	-	2,7	2,1	2,1	

Аз ҷадвали 1 маълум мегардад, ки дар ҷумҳурӣ тамоюли суръати пасти афзоиши аҳолии дар иқтисодиёт фаъол рӯй дода истодааст (131%). Ҳамзамон, босуръат афзоиши ёфтани аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъол ба назар мерасад, ки он дар муддати 30 соли охир то 552% баланд шуд. Яъне, нишондиҳандаҳои манғии бозори меҳнати кишварамон ба маротиб аз нишондиҳандаҳои мусбӣ зиёд аст ва чунин вазъият наметавонад мақомотҳои даҳлдори ҳокимияти давлатиро дар канор гузорад, зеро аҳамияти ҷиддӣ надодан ба ҳалли масъалаи мазкур метавонад дар ҷомеа ҳолати ғайричашмдошtro ба вучуд орад. [9]

Муҳочирони меҳнатии хориҷӣ бештар дар соҳаи соҳтмон ва саноат фаъолият мекунанд, ки он мутаносибан 42,2% ва 41%-ро ташкил медиҳад. Инчунин, онҳо дар самти тиҷорат ва соҳибкорӣ – 4,4%, соҳаи маориф – 2,6%, геология – 1,7%, ҳоҷагии коммуналӣ ва хизматрасонӣ – 0,8%, энергетика – 0,5%, тандурусти ва варзиш – 0,4%, кишоварзӣ – 0,2%, нақлиёт – 0,2% ва қисми ками боқимонда дар дигар соҳаҳо фаъолияти кориро ба анҷом мерасонанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати берунаи худ “дарҳои кушод”-ро барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ эълон кардааст ва ин гуна сиёсат имконият медиҳад, ки рушди босуботи иқтисодии мамлакат таъмин карда шавад.

**Ҷадвали 2. – Маълумот оид ба шумораи муҳочирони меҳнатии хориҷӣ дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2006-2022 (нафар) [3].**

Солҳо	Ҳамагӣ	Мардон	Занон
2006	1389	1332	57
2007	2845	2713	132
2008	3446	3107	339

2009	1260	1181	79
2010	2361	2225	136
2011	4069	3846	223
2012	5211	4989	313
2013	6000	5387	613
2014	7668	5461	2207
2015	10218	6687	3531
2016	11330	6765	4565
2017	6645	4059	2586
2018	6590	3727	2863
2019	6700	3948	2752
2020	4743	2765	1978
2021	5777	3436	2341
2022	5716	5188	528

Яке аз масъалаҳои ҳалталаб дар фаъолияти ҳаррӯзаи вазорату идораҳои чумхурияйӣ, ин нарасидани кадрҳои болаёқату таҷрибадор мебошад, ки онҳо тавонанд нозукиҳои баҳши муҳочиратро ба дараҷаи баланд дарк намоянд ва мавқеи мунтазаму пайдарҳамро дар татбиқи сиёсати давлатии муҳочират интиҳоб намоянд. Чунин кадрҳои болаёқат на фақат дар самти муҳочират, балки дар дигар соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат ва аз ҷумла, дар самти бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ бояд бештар тарбия карда шаванд. Норасоии кадрҳо ва мутахассисони варзидаю бомаърифат дар соҳаи шуғли аҳолӣ фаъолияти идоравиро мушкил мегардонад ва имконият намедиҳад, ки давлат дар ин самт ба натиҷаҳои дилҳоҳ ноил гардад.

Зоро, дар ҳолати татбиқи сиёсати воқеона ва натиҷабаҳш дар самти шуғли аҳолӣ, имконияти дар доҳили кишвар бо кори арзанда ва пурмаҳсул таъмин кардани шумораи зиёди аҳолии қобили меҳнат пайдо мегардад ва шиддат ба раванди муҳочирати меҳнатии беруна паст мегардад. Айни замон бошад, дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда ва бо сабаби мавҷуд будани мушкилиҳо марбут ба самти бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ, хулоса кардан мумкин аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҷандин даҳсолаҳо аз ҳалли масъалаҳои муҳочират дар канор монда наметавонад[3] ва дар сиёсати доҳилию берунаи Тоҷикистон самти муҳочират яке аз афзалиятнок бοқӣ ҳоҳад монд. Ҷунки, таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки раванди муҳочирати меҳнатии байналхалқӣ бар манфиати давлатҳои қабулкунанда ва интиқолдиҳандай муҳочирон мебошад он дар рушди иҷтимоию иқтисодии давлатҳои ҷаҳон нақши бузург дорад ва ин гуна воқеияти масъаларо инкор кардан имконнозӣ аст.

Таҷрибаи байналхалқӣ нишон медиҳад, ки барои такмили механизми идоракунии давлатӣ ва танзими равандҳои муҳочирати аҳолӣ, ташкили системаи институти муҳочират бо дарназардошти фаъолияти он дар ҳамаи пояҳои давлатдорӣ мувофиқи мақсад аст. Аз ин хотир, мутобики таҷрибаи давлати Филиппин, ба ҳайати вакilonи мардумӣ интиҳоб кардани депутатҳо аз байни муҳочирони меҳнатӣ, шаҳрвандони бурунмарзӣ ва диаспораҳо қадами зарур мебошад. Ҳамзамон дар Парлумони мамлакат таъсис додани Кумита оид ба масъалаҳои муҳочират ташабbusi созанд ба ҳисоб меравад. Ин гуна амал боварии мардумро нисбати татбиқи сиёсати давлатӣ дар ин самт зиёд намуда, ҳамкориҳои мутақобила ва саҳмгузории муҳочиронро дар рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат баланд мебардорад.

Барои такмили механизми идоракунии давлатӣ ва танзими равандҳои муҳоҷират, ҳамчунин таҳти роҳбарии бевоситаи Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо аъзогии роҳбарони аввали вазорату идораҳо қарор додани фаъолияти Комиссияи байниидоравӣ оид ба масъалаҳои муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ аст. Зоро, таҷриба нишон медиҳад, ки қулли масъалаҳои дар ҷаласаи Комиссияи номбурда баррасишаванда хусусияти молиявӣ доранд, ки он бевосита ба салоҳияти роҳбари аввал дохил мегардад.

Таҳдилҳо нишон медиҳанд, ки тамоюли муҳоҷирati меҳнатии берунаи шаҳрвандони кишварамон тайи даҳсолаҳои охир гарчанде ивазшаванда бошад ҳам, он оммавияти худро гум накардааст ва дар ин ҷараён садҳо ҳазор нафар муҳоҷирон бо аъзои оилаашон иштирок доранд. Рақамҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки соли 2003 ба ҳориҷи кишвар ҳамагӣ 347556 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ – шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардиданд. Баъдан, шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ ҳар сол афзоиш меёфт ва дар соли 2013 шумораи онҳо то 799698 нафар зиёд гардид. Минбаъд бошад, бо сабаби ҷорӣ кардани санксиҳои иқтисодии ШМА ва кишварҳои Иттиҳоди Аврупо нисбати Россия, инчунин дигаргун гаштани сиёсати Россия нисбат ба муҳоҷирони меҳнатии ҳориҷӣ, дар давоми солҳои 2014-2021 шумораи муҳоҷирони меҳнатии кишварамон то 400-500 ҳазор нафар коҳиши ёфт[1]. Яъне, тайи солҳои охир ҷараёни муҳоҷирati меҳнатии беруна дар кишварамон зиёда аз 30% кам гардидааст. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки соли 2022 шумораи муҳоҷирони меҳнатии кишварамон, ки ба ҳориҷа сафар карданд, якбора то 775 578 нафр афзоиш ёфт ва ҷунун вазъияти ғайримуқаррарӣ бояд аз тарафи олимону коршиносон ва масъулини вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ бо тамоми воқеяят мавриди омӯзиш ва баҳодиҳӣ қарор дода шаванд.

Тазаккур додан лозим аст, ки ҳарсола на ҳамаи муҳоҷирони меҳнатии кишварамон аз ҳориҷа ба ватан бармегарданд ва аз ҳисоби боқӣ мондани фоизи муайяни шаҳрвандони мо дар ҳориҷа, шумораи доимии муҳоҷирони меҳнатии берунаи Тоҷикистон дар доираи аз 800 ҳазор то 1 млн. нафарро ташкил медиҳад ва бо ин шаҳрвандон нисбати расмигардонии ҳучҷатҳои шаҳсӣ ва будубоши худ дар ҳориҷи кишвар, инчунин ҷиҳати таъмин намудани амнияти муҳоҷирatӣ дар қаламрави давлати қабул бояд корҳои доимии таблиғотӣ бурда шавад.

Гарчанде масъалаҳо вобаста ба амнияти муҳоҷирatӣ дар сатҳи байналхалқӣ танҳо солҳои охир мавриди муҳоҷирatӣ ва ҳаллу фасл қарор дорад, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз солҳои пешин ба ин гуна мушкилиҳо дикқати ҷиддӣ зоҳир менамуд ва ҷорабинҳои давлатӣ оид ба таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон дар қонсепсияҳо ва барномаҳои давлатии миллӣ дарҷ шуда буданд. Зоро, ба фикру ақидаи мо, таъмин намудан ва ё татбиқи ҷорабинҳои ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирон ва пешгирии ҳодисаҳои ноҳуш дар ин раванд, бевосита аз амнияти муҳоҷирatӣ шаҳодат медиҳад ва он дар санадҳои меъёрию ҳуқуқии миллӣ пешбинӣ карда шудаанд.

Ба таври мисол, Консепсияи сиёсати давлатии муҳоҷiratӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро овардан мумкин аст, ки дар боби 4-уми он ҳамчун яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати давлатии муҳоҷiratӣ, ин таъмин намудани амният ва ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷiron, коркарди барномаҳои маҳсус оид ба ҳамгирии шаҳrvандonи баргашта, инчунин дигар вазифаҳо бо дарназардошти беҳтар намудани вазъи муҳоҷiron, ба инобат гирифта шудаанд.

Ҳучҷати дигаре, ки аз солҳои пешин сиёсати давлатиро оид ба таъмин кардани амният ва ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷiron тасдиқ менамояд, ин Барномаи муҳоҷiratӣ mehnatiии берuнаi шaҳrvandoni Ҷумҳuриi Toҷikiстон барои солҳои 2006-2010 мебошад, ки

мутобиқи матни он, мақсади асосии сиёсати давлатӣ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа, аз ҳифзи иҷтимоиу ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, танзими равандҳои муҳоҷират, пешгирии муҳоҷирати файриқонунӣ ва тасдиқи қонунияти ҷараёнҳои муҳоҷират, иборат мебошад. Ҷунин масъалагузорӣ аз тарафи Ҳукумати мамлакат тасдиқи он мебошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таъмин намудани амнияти муҳоҷирон, ҷамъият ва давлат тадбирҳои заруриро андешидан истодааст ва вобаста ба он, ки самти муҳоҷирати байналхалқии аҳолӣ ба шакли глобали мубаддал гаштааст, мақомотҳои даҳлдори давлатӣ бояд фаъолиятро ҷиҳати танзими равандҳои муҳоҷират ва таъмин кардани ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон, дучанд пурзур намоянд.

Бояд қайд намуд, ки таъмини амнияти муҳоҷирати аҳолӣ муносибати ҳамаҷонибаро талаб мекунад, ки таҳия ва татбиқи барномаҳо ва стратегияҳои самараноки давлатиро дар бар мегирад. Муҳим он аст, ки ин ташаббусҳо ба таҳлил тамоюлҳои ҷории муҳоҷират ва ниёзҳои ҷомеа асос ёфта, имкон медиҳанд, ки тадбирҳо ба мушкилоти воқеӣ мутобиқ карда шаванд.

Қобили қайд аст, ки барномаҳои таълимӣ ва маъракаҳои иттилоотӣ маблағузории иловагӣ ва сармоягузориро талаб менамоянд ки он баланд бардоштани огоҳӣ дар бораи равандҳои муҳоҷират ва таъсири онҳо ба ҷомеа мусоидат мекунанд.

Ҳамзамон ин ба паст кардани сатҳи ғаразнокӣ ва стереотипҳо мусоидат намуда, барои ҳамгирои муҳоҷирон фазои мусоидат фароҳам меорад. Дар баробари ин бояд татбиқи технологияҳои инноватсионӣ барои мониторинги ҷараёни муҳоҷират ва арзёбии самаранокии стратегияҳои татбиқшаванда баррасӣ карда шавад, ки ин ба тағйирот дар вазъ ва таъмини амнияти аҳолӣ имкониятҳои васеъ ба вучуд меорад.

**Ш.У. Гаибназаров,  
А.И. Субхонов**

## **ОБЕСПЕЧЕНИИ МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММА И СТРАТЕГИЙ**

**Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета  
коммерции в г. Худжанде**

**Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана**

В представленной статье изучен и проанализирован вопрос обеспечения безопасности миграции населения, при этом необходимо отметить, что миграционная безопасность глубоко не изучена в республике. В ходе комплексного изучения данного вопроса изучены и оценены причины активизации процессов трудовой миграции граждан нашей страны, реальная ситуация на рынке труда и занятости населения внутри страны. В конце статьи были представлены основные задачи по реализации государственной миграционной политики и обеспечению безопасности миграции населения.

**Ключевые слова:** безопасность миграции населения, процессы трудовой миграции, государственная миграционная политика, рынок труда и занятость населения, государственные программы, иностранные мигранты.

**Sh.U. Gaibnazarov  
A.I. Subkhonov**

## **ENSURING MIGRATION SECURITY OF THE POPULATION: THE ROLE OF STATE PROGRAMS AND STRATEGIES**

**Institute of Economy and Trade of Tajik State University of Commerce in Khujand  
Institute of Economy and Demography of the National Academy of Sciences of Tajikistan**

The presented article studies and analyzes the issue of ensuring the security of population migration, while it should be noted that migration security has not been deeply studied in the

republic. In the course of a comprehensive study of this issue, the reasons for the intensification of labor migration processes of citizens of our country, the real situation in the labor market and employment of the population within the country were studied and assessed. At the end of the article, the main tasks for the implementation of state migration policy and ensuring the security of population migration were presented.

**Keywords:** security of population migration, labor migration processes, state migration policy, labor market and employment of the population, state programs, foreign migrants.

### Адабиёт

1. Бабаев. А.А. Современные проблемы миграции населения Республики Таджикистан: ее потенциал в процессе развития страны. Душанбе. 2020. – С. 458.
2. Бабаев А А, А. А. Нақши интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, диаспораҳо ва ҳамватанони бурунмарзӣ дар таъмини трансформатсияи индустрисияи деҳот / А. А. Бабаев А А // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2022. – №. 3. – Р. 134-141. – EDN ROMMRJ.
3. Бабаев, А. А. Закономерности происходящих миграционных процессов и проблемы потери кадров в Республике Таджикистан / А. А. Бабаев, А. И. Субхонов // Глобальные вызовы демографическому развитию : Сборник научных статей. В 2-х томах / Редакторы О.А. Козлова [и др.]. Том I. – Екатеринбург : Институт экономики Уральского отделения РАН, 2022. – С. 315-325. – DOI 10.17059/udf-2022-3-2. – EDN LXCTVY.
4. Рынок труда в Республике Таджикистан: 30-лет государственной независимости (статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2021. – С. 242.
5. Рӯзномаи «Asia+», №30 (1515) / 5 августи соли 2021, сах. 3.
6. Раҳимзода, Ш. М. Ҳолати муосири заҳираҳои ҷалбшуда ва нақши онҳо дар ташаккули заҳираҳои бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ш. М. Раҳимзода, Н. Ш. Шарифзода, Ф. Ҳ. Ғаюров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №. 4. – Р. 26-33. – EDN TSXCAS.
7. Статистический ежегодник РТ. Агентство по статистике при Президенте РТ. Душанбе. 2020. – С. 25, 81., 2022. - С. 80;
8. Субхонов, А. И. Демографические процессы в условиях инновационного развития Таджикистана / А. И. Субхонов // Ремедиум. – 2024. – Т. 28, № 3. – С. 247-251. – DOI 10.32687/1561-5936-2024-28-3-247-251. – EDN TPSQOU.
9. Холбоев, Ф. С. Влияние социально-экономических условий на территориальную мобильность населения (на материалах Республики Таджикистан) : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Холбоев Файзулло Самадович. – Москва, 1995. – 23 с. – EDN ZLQRJV.

### Маълумот дар бораи муаллифон:

Гаиназаров Ш. У.- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Директори коллеҷи мухандисӣ-омӯзгории ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 3595246, шаҳраки Пролетар, кӯчаи Рӯдакӣ, 80. Тел.: 928 433 355. E-mail. [baddall74@mail.ru](mailto:baddall74@mail.ru).

Субхонов А.И. – номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири шуъбаи таҳқиқоти демографӣ-Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон; тел: 980886199, Почтаи электронӣ: [a-subkhonov@list.ru](mailto:a-subkhonov@list.ru)

**УРБАНИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**  
**Институт экономики и демографии  
Национальной Академии Наук Таджикистана**

*Урбанизация является одним из глобальных процессов современного мира. На сегодняшний день практически все страны столкнулись с этим явлением в различных формах в зависимости от уровня социально-экономического развития, географической расположности и специфики протекающих демографических процессов. Кроме того, урбанизация представляет собой многосторонний процесс, при изучении которого важен учет различных аспектов. Прежде всего, в условиях Таджикистана в научных кругах актуальным является изучение теоретико-методологических подходов к урбанизации, сложившиеся в современной мировой научной мысли. Определить значимость урбанизации в социально-экономической жизни страны. Предлагаемый демографический аспект урбанизации сфокусирован на проблемах развития городов Таджикистана (больших и малых), изменении удельного веса городского населения республики, а также на демографических характеристиках всего городского населения республики.*

**Ключевые слова:** урбанизация, демографический аспект, Республика Таджикистан, структура населения, городское население, демографические показатели, демографические тенденции.

### **Введение**

Урбанизация — это процесс увеличения доли городского населения в общей численности населения страны или региона, а также развитие и расширение городских территорий. Этот феномен имеет многовековую историю и в последние десятилетия стал особенно заметным в связи с ускоренным ростом городов, особенно в развивающихся странах. Один из самых острых проблем, с которым сталкиваются урбанизированные общества, — это создание устойчивых городов, способных развиваться без ущерба для экологии и качества жизни в будущем. Устойчивое развитие подразумевает гармоничное сочетание экономического роста, социальной справедливости и охраны окружающей среды. Для этого необходимо внедрение таких подходов, как зеленое строительство, эффективное использование ресурсов, развитие общественного транспорта и энергетическая эффективность.

Таким образом, цель нашего исследования - выявить основные тенденции демографического развития Таджикистана, формирующие предпосылки для развития урбанизации в республике. **Методология исследования** основывалась на системном подходе к анализу демографических явлений с применением как общенаучных методов, в том числе логический, исторический анализ, метод сравнительного анализа, синтез, обобщение, индукция и дедукция, так и специфические инструменты исследования демографических событий и процессов, среди которых расчеты демографических коэффициентов.

**Урбанизация**

это исторический процесс переселения сельских жителей в города, сопровождающийся повышением роли городов, городского образа жизни и городской культуры

**Показатели урбанизации страны:**

- количество городских поселений, в т.ч. больших и крупнейших;
- численность городского населения;
- доля городского населения, проживающая в больших и крупнейших городах.

**Факторы урбанизации:**

- естественный прирост городского населения;
- преобразование сельских населённых пунктов в городские;
- формирования широких пригородных

На территории современного Таджикистана процессы формирования систем расселения были обусловлены разнообразными факторами, включая экономическое развитие, демографическую структуру населения и природно-климатические условия.

С созданием Таджикской ССР начался этап активного экономического роста, который стал основой для формирования градостроительной системы республики. Развитие промышленности, инфраструктуры и социальной сферы потребовало создания новых городов и поселений, а также модернизации существующих. Эти процессы определяли не только размещение населения, но и развитие архитектуры, транспортной сети и общественных пространств, что сформировало основы современного градостроительства в регионе. Условно можно выделить четыре основных этапа формирования:

1. До 1929 – город Душанбе становится столицей. Рядом с городами формируются сельские поселения.

2. 1930-1960 - идет формирование новых городов в результате освоения новых земель, месторождений полезных ископаемых, грандиозных строек. Приток населения из других республик Советского союза. Стабильный рост городского населения. Возникают территориально-производственные комплексы, развивается транспортная и инженерная инфраструктура.

3. 1960-1990 – новый виток миграции специалистов из республик СССР на важнейшие стройки страны. Продолжающийся рост городского населения. В результате урбанизации и роста населения в Таджикистане сформировалась современная структура расселения. Производственные процессы и концентрация населения в определённых районах способствовали возникновению так называемых моногородов — населённых пунктов, экономика которых зависит от одного крупного предприятия. Крупные города модернизируются, расширяя свои функции и инфраструктуру. Также в сельской местности происходит объединение мелких населённых пунктов, что связано с развитием аграрно-промышленных комплексов. Параллельно начинается процесс формирования городских агломераций, где несколько близко расположенных городов и посёлков объединяются в одну связанную систему.


4. Период независимости – распад СССР, гражданская война, социально-экономическая стагнация, кризис производства, повлекшие за собой массовый отток некоренного населения, преимущественно из городов республики. Изменение национального состава. Рост численности населения крупных городов обеспечивается за счет внутренней миграции, приток из малых городов и сельской местности.

Эти вызовы подчёркивают необходимость комплексного подхода к урбанизации, направленного на создание устойчивых городов, модернизацию инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и улучшение качества жизни, как в городах, так и в сельской местности.

В период индустриализации Таджикистана в республике проводилась политика привлечения специалистов из более промышленно развитых регионов Советского Союза.

С 1960-х годов в городах Таджикистана стало преобладать некоренное население, которое в основном занималось управлением и обслуживанием промышленных объектов.

Коренное население, напротив, в значительной степени оставалось проживать в сельской местности, и уровень его урбанизации был низким. В период с 1979 по 1989 годы доля горожан среди таджиков выросла всего на 1,2%. Кроме того, таджики составляли менее половины всего городского населения, что подчёркивает дисбаланс в уровне урбанизации между коренным и некоренным населением в республике.



*Рис 1. Динамика урбанизации в Республике Таджикистан в 1940-2023[3, 4]*

Республика Таджикистан столкнулась с системным кризисом в промышленности, вызванным множеством факторов, включая разрыв экономических связей, миграцию квалифицированных кадров и сокращение спроса на традиционную продукцию. Это привело к деградации градообразующих предприятий, ухудшению социальной и экономической ситуации, а также к серьёзным социальным проблемам, таким как безработица и миграция. Снижение доли промышленности в ВВП с 39% до 16% за десятилетия подтверждает масштаб проблемы.

В период с 1930 по 1990 годы численность населения Таджикистана увеличилась почти в два раза — с 1032,0 до 5109, млн. человек. В этот же период наблюдался рост доли городских жителей: если в 1914 году в городах проживало лишь 9% населения, то к 1990 году этот показатель вырос до 33%.

Процесс урбанизации был вызван активным развитием крупных городов, строительством новых промышленных объектов, а также созданием поселков городского типа (например, в связи со строительством Нурекской ГЭС). Многие местные жители переезжали в города и поселки городского типа, чтобы работать на новых производствах. В результате население сосредотачивалось в крупных городах. Однако с 1970 года, когда доля городского населения достигла пика в 37%, началось ее снижение. К моменту распада СССР в 1991 году доля постоянных жителей сократилась до 32%.

**Таблица 1. Численность городского и сельского населения Республики Таджикистан за 1914-2023 гг. [3]**

год	все		городское население		сельское население	
	Население (тыс. чел.)	тыс. человек	%	тыс. человек	%	
1940	1524,7	292,8	19,2	1231,9	80,8	
1960	2044,8	681,7	33,3	1361,3	66,7	

1970	2899,6	103,1	37,1	1822,9	62,9
1980	3902,6	102,3	34,2	2567,0	65,8
1991	5361,0	100,9	31,3	3684,3	68,7
2000	6128,5	1630,0	26,6	4498,5	73,4
2005	6718,9	1780,2	26,5	4938,5	73,5
2010	7417,4	1973,5	26,6	2747,6	73,4
2015	8352,0	2215,5	26,5	6136,5	73,5
2020	9313,8	2438,9	26,2	6874,9	73,8
2023	10078,4	2906,0	28,8	7172,4	71,2

Республика Таджикистан является преимущественно аграрной страной. По состоянию на 2023 год более 71,2 процентов населения и 65% занятых жили в сельской местности (таб. 1). Более чем за 100 лет эти показатели, характеризующие степень урбанизации, имели разную тенденцию. Становление рыночных отношений и произошедшие в Республике Таджикистан политические события, оказали серьезное влияние на численность и соотношение городского и сельского населения.

**Таблица 2.**  
**Удельный вес городского и сельского населения по регионам в общей численности населения, (на конец года; в процентах) \*[3]**

	2010		2015		2016		2017		2021		2022		2024	
	город	село												
Таджикистан	26,5	73,5	26,4	73,6	26,3	73,7	26,4	73,6	28,8	71,2	28,8	71,2	28,8	71,2
ГБАО	13,2	86,8	13,4	86,6	13,4	86,6	13,4	86,6	13,4	86,6	17,2	82,8	17,1	82,9
Согдийская область	25,0	75,0	24,8	75,2	24,8	75,2	24,8	75,2	24,8	75,2	23,9	76,1	24,0	76,0
Хатлонская область	17,3	82,7	18,0	82,0	17,8	82,2	18,1	81,9	18,0	82,0	17,7	82,3	17,9	82,0
г. Душанбе	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
РРП	13,5	86,5	13,1	86,9	12,5	87,5	12,4	87,6	12,7	87,3	14,8	85,2	14,8	85,2

Таблица 2 показывает, насколько велика перспектива роста и концентрация населения в сельской местности. Таким образом, можно сделать вывод, что основные направления социально-экономического развития Таджикистана все еще связаны с развитием аграрного сектора экономики. Такое состояние при условии слабого развития — это сектора и демографического роста села предполагает расширение миграционных оттоков на перспективу. Поэтому, учет этих факторов при разработке стратегий и программ социально-экономического развития республики является важным и жизненно необходимым. Одним из условий развития народонаселения, является исследование изменения демографического поведения населения в контексте демографического и экономического роста.

В настоящее время в Таджикистане насчитывается всего 83 городских поселений, в них проживает 2906,0 тыс. человек или 28,8% от всего населения.

**Таблица 3. Административно-территориальное деление Республики Таджикистан в 2023 году [3]**

Области	Территория, км <sup>2</sup>	Районы	Города	Поселки	Села	Плотность, чел./км <sup>2</sup>
Республика Таджикистан	141,4	47	18	65	368	69,9
ГБАО	62,9	7	1	4	42	3,7
Согдийская обл.	25,2	10	8	23	93	112,1
Хатлонская обл.	24,7	21	4	23	132	142,9
Г. Душанбе	0,1	-	-	-	-	5914,4
РРП	28,5	9	4	15	101	74,0

Из всего количества 4 города имеют численность более 100 тыс. человек (Душанбе, Бохтар, Ходжент, Куляб, Гиссар). Абсолютное большинство городских поселений имеют численность от 2,5 тыс. до 100 тыс. человек (таб. 2).

**Таблица 4. Динамика численности населения крупных городов Таджикистана [3]**

№		1991	2000	2010	2015	2020	2021	2022	Темпы роста в 2022, %
1.	Душанбе	584,5	579,3	731,1	802,7	1185,4	1201,8	1221,1	1,6
2.	Ходжент	165,3	147,8	163,4	175,4	196,8	198,7	201,1	1,2
3.	Бохтар	60,0	62,1	75,8	105,4	125,2	126,7	128,7	1,6
4.	Гиссар	168,6	201,2	246,1	280,6	325,0	331,4	338,5	2,1
5.	Куляб	81,3	79,6	95,5	102,4	104,1	105,8	108,0	2,1
6.	Истаравшан	47,6	51,8	55,1	61,2	63,3	64,3	65,6	2,0
7.	Исфара	35,4	37,4	43,1	47,8	54,1	54,9	55,6	1,3
8.	Канибадам	39,9	45,2	46,7	50,4	54,3	54,4	54,7	0,7
9.	Гулистон	43,9	35,4	40,6	45,1	49,8	50,2	50,7	1,0
10.	Турсунзаде	40,7	38,7	47,1	52,8	57,3	57,8	61,0	5,5
11.	Вахдат	46,7	45,6	40,7	42,4	53,5	54,4	55,6	2,3

12.	Бустон	36,9	24,6	28,6	33,5	37,1	38,4	39,1	1,7
13.	Пенджикент	29,6	33,3	38,5	41,2	43,3	43,8	44,6	1,8
14.	Хорог	21,5	27,6	28,1	29,2	30,9	31,1	31,3	0,7
15.	Нурек	21,1	19,8	25,1	29,1	28,1	28,8	29,7	2,9

С 1990 года количество городов в Таджикистане остается неизменным, лишь некоторые поселки получили статус городских. В советский период рост числа городов был связан с развитием промышленности, которая играла доминирующую роль. В то же время численность средних городов сократилась. Из четырёх крупных городов Таджикистана только Душанбе и Ходжент имели население более 100 тысяч человек в советское время. Два других города — Курган-Тюбе (ныне Бохтар) и Куляб — преодолели этот порог уже в постсоветский период. Сегодня большинство городов страны классифицируются как малые и средние (с численностью от 10 до 50 тысяч жителей) (таб. 4). В Таджикистане крупными городами считаются те, где численность населения превышает 100 тысяч человек. В последние 30 лет малые и средние города демонстрируют лишь незначительное увеличение численности населения.

**Таблица 5. Международная классификация городских поселений**

Классификация	Численность	Пример
малые города	Менее 50 тыс. чел.	Рогун, Пенджикент, Бустон, Нурек, Левакант, Хорог
средние города	50-100 тыс. чел.	Вахдат, Турсунзаде, Исфара, Канибадам, Истаравшан, Истиклол
большие города	100-250 тыс. чел.	Ходжент, Бохтар, Куляб
крупные города	250- 1 млн. чел.	Гиссар
крупнейшие города	1 - 3 млн. чел.	Душанбе
сверхкрупные города	Более 3 млн. чел.	

\*Источник: Составлено автором

На данный момент в Таджикистане существует единственный город с населением свыше 500 тысяч человек — Душанбе (таб. 5). Этот статус был, достигнут ещё в советский период. С 1991 по 2023 годы численность населения Душанбе выросла с 584,5 тысяч до 1,221 миллиона человек, что составляет прирост на 47%. В городе сосредоточено значительное число временного населения, включая мигрантов из сельских районов, приезжих, студентов и предпринимателей. [5]

Население представляет собой сложную систему, состоящую из множества групп с разными характеристиками. Одной из ключевых структур, которые изучаются в демографии, является возрастно-половая структура. Она отражает распределение населения по возрасту и полу. Эта структура имеет двустороннюю взаимосвязь с демографическими процессами: возрастно-половая структура оказывает значительное воздействие на такие показатели, как рождаемость, смертность и миграция.

**Таблица 5. Структура населения Таджикистана по основным возрастным группам, % [3]**

в/г	1991			2000			2010			2020			2023		
	Все нас.	город	село	Все нас.	горо д	село	Все нас.	горо д	село	Все нас.	город	село	Все нас.	город	село
0-14	43,4	36,3	46,6	42,7	38,8	44,1	35,9	33,4	36,8	34,3	31,0	35,4	36,2	32,3	37,8
15-59	49,0	54,3	46,6	51,9	55,7	50,6	59,4	62,0	58,5	59,8	62,7	58,7	57,6	61,4	56,0
60+	7,6	9,4	6,8	5,3	5,5	5,3	4,7	4,6	4,7	5,9	6,3	5,8	6,2	6,3	6,2

Доля детского населения в городах Таджикистана сократилась с 36,3% в 1991 году до 32,3% в 2023 году. В то же время доля трудоспособного населения заметно выросла: с 54,3% до 61,4% (таб. 5). Население пожилого возраста также уменьшилось с 9,4% до 6,3% за тот же период [3]. Несмотря на всё ещё высокий уровень прироста городского населения (более 2% в год), сокращение доли детей связано, как считает Исламов С.И., вероятно, с негласной политикой планирования семьи и изменением общественного восприятия: среднедетные семьи становятся нормой и даже популярным выбором. Кроме того, часть детского населения переходит в трудоспособный возраст, а новое поколение детей не полностью компенсирует этот процесс. [10]

Коэффициент демографической нагрузки играет важную роль в оценке социально-экономического положения регионов и при разработке стратегий их развития. Рост этого коэффициента может иметь негативные последствия для экономики. Например, увеличивается необходимость направлять ресурсы на социальную инфраструктуру (образование, здравоохранение), что сокращает капиталовложения в производственные отрасли. Также растёт нагрузка на трудоспособных граждан, поскольку они обеспечивают большую долю потребностей детей и пожилых, что снижает уровень сбережений из-за увеличения расходов домашних хозяйств.

Так, в городских поселениях Таджикистана в 1991 г. на 100 человек в возрасте 15-59 лет приходилось 13,9 людей пожилого возраста и 64,9 детей, в 2010 г. – 7,4 пожилых людей и 53,9 детей, в 2023 г. – 10,6 пожилых людей и 52,6 детей, (табл. 6). Причем, нагрузка детьми на население трудоспособного возраста постепенно снижается. Показатель нагрузки людьми пожилого возраста снижался до 2010 года, а затем начал повышаться

**Таблица 6. Индексы нагрузки на население трудоспособного возраста [3]**

Индексы нагрузки			1991	2000	2010	2020	2023
Число детей в возрасте 0-14 лет на 100 человек в возрасте 15-59 лет	Город	64,9	69,8	53,9	49,4	52,6	
	Село	97,4	87,5	62,8	60,8	67,7	
Число людей в возрасте 60+ на 100 человек в возрасте 15-59	Город	13,9	10,1	7,4	10,1	10,6	
	Село	11,8	10,8	8,0	10,1	11,4	
	Город	78,9	79,9	61,3	59,5	63,3	

Число детей в возрасте 0-14 лет и людей в возрасте 60+ на 100 чел. в возрасте 15-59 лет	Село	109,2	98,3	70,8	71,0	79,2
Соотношение молодого и пожилого населения	Город	21,5	14,4	13,8	20,5	20,1
	Село	12,1	12,3	12,8	16,7	16,8

**Источник:** рассчитано автором

Из таблицы 6. видно, что нагрузка на население трудоспособного возраста постепенно снижается как со стороны до трудоспособного населения, так и населения старше трудоспособного возраста. Снижение нагрузки на трудоспособное население со стороны других возрастных групп происходит, во-первых, по причине достижения трудоспособного возраста людьми, рожденными в конце 1980-х и в начале 90-х годов (демографический потенциал в те годы был очень высок).

Проблема состоит в переходе населения трудоспособного возраста в пенсионный возраст в будущем, при условии снижения доли детских возрастных групп в общей численности населения, в конечном итоге это приведет к началу демографического старения населения. [9]

В целом за годы независимости динамика половозрастной структуры, свидетельствует, что в структуре населения Таджикистана не наблюдается существенных перекосов, сложилась благоприятная половозрастная структура.

**Таблица 7. Средний возраст населения Таджикистана, лет [3]**

Годы	Все население			Городское население			Сельское население		
	Всего	Муж.	Жен.	Всего	Муж.	Жен.	Всего	Муж.	Жен.
<b>1991</b>	22,9	22,3	23,5	25,9	24,6	27,2	21,5	21,3	21,8
<b>1995</b>	22,6	22,2	23,0	24,7	23,9	25,6	21,8	21,5	22,0
<b>2000</b>	22,9	22,6	23,2	24,2	23,6	24,8	22,4	22,2	22,6
<b>2005</b>	24,0	23,7	24,2	25,0	24,4	25,5	23,6	23,4	23,8
<b>2010</b>	24,8	24,5	25,0	25,6	25,0	26,2	24,4	24,3	24,6
<b>2015</b>	25,5	25,1	25,9	26,5	25,8	27,1	25,2	24,9	25,4
<b>2020</b>	26,5	25,9	27,0	27,6	26,9	28,5	26,0	25,6	26,5
<b>2023</b>	23,3	23,0	26,5	27,1	26,7	27,6	23,8	25,5	26,0

Одним из показателей, характеризующий процесс демографического старения является динамика среднего возраста населения (таб. 7.). Так, в период с 1991 года по 2023 гг. средний возраст городского населения Таджикистана увеличился с 25,9 до 27,1 лет. То есть за последние тридцать лет средний возраст горожанина в Таджикистане все еще, находится в диапазоне 25-29 лет. Это доказывает, тот факт, что наряду с дезурбанизацией, ростом населения трудоспособного возраста, процесс демографического старения городского населения идет медленными темпами, в перспективе не наблюдается

увеличение темпов демографического старения населения «снизу». Структура населения республики представлена относительно «молодым» населением. В целом по республике средний возраст населения за 1991-2023 гг. увеличился с 23,0 до 23,3 лет, с небольшими повышениями в середине 2010-х годов. То есть за последние десятилетия средний возраст жителя страны вновь переместился в возрастную группу 20-24 года. При этом средний возраст женского населения городов выше мужского: в 1991 г. – 27,2 и 24,6; в 2023 г. – 27,6 и 26,7 соответственно. Для сравнения нужно отметить, что сельское и городское население по показателю среднего возраста находятся в одной возрастной группе (25-29 лет). Что касается регионов страны, то высокие значения среднего возраста наблюдаются по ГБАО, Согдийской области и г. Душанбе [2].

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из проведенного исследования, выявлены основные направления и проблемы развития демографических процессов в Таджикистане, формирующих общую картину развития урбанизации.

1. Тенденции изменения структуры населения одинаковы по всем регионам страны, лишь в городе Душанбе доля трудоспособного населения за последние двадцать лет выросло с 60,2% до 64,7%, доля детей сократилось с 35,4% до 30%. Характерной особенностью данной ситуации является внутренняя миграция, приток трудоспособной рабочей силы из сельской местности в города, а также переход от традиционных аспектов в рождаемости к более современным способам планирования семьи.

2. Анализ структуры населения свидетельствует о невысокой доле городского населения в общей структуре населения по сравнению с сельским. Хотя в 2010 году городское население составляло 26,5% от общей численности, к 2023 году этот показатель практически не изменился и остался на уровне 28,8%. Это свидетельствует о сохранении деурбанизированности общества, то есть о преобладании сельской жизни и о незначительном приросте населения в города. За 30 лет после распада СССР и приобретения государственной независимости, произошли незначительные изменения в пространственной организации жизни населения республики.

3. Анализ уровня смертности населения в Таджикистане является ключевым аспектом при оценке демографической обстановки в стране. Один из важных показателей этой оценки - общий коэффициент смертности, который сократился с 6,1‰ в 1991 году до 3,2‰ к 2023 году. Исследование показывает, что уровень смертности в сельской местности значительно ниже, чем в городах. Также отмечается, что смертность среди мужчин превышает уровень смертности у женщин. За анализируемый период смертность среди женщин снизилась с 5,5 до 3,2 промилле, а уровень смертности у мужчин составил 4,5 промилле в городах и 3,8 промилле в сельской местности. В Таджикистане к 2023 году наблюдается тенденция увеличения смертности, как среди городского, так и сельского населения. Особенно это коснулось городских жителей.

4. Теоретические исследования доказывают тот факт, что Республика Таджикистан находится на стадии демографического перехода (вторая фаза демографического перехода) к более современным моделям воспроизводства населения, обнаружение элементов нового типа рождаемости и смертности, развитие брачно – семейных отношений, сфокусированных на планирование семьи, мотивационное поведение, характер миграции, формирование капитала здоровья, свидетельствуют о формировании в республике своеобразной модели воспроизводства населения, с одной стороны с сильными традиционными устоями, и с другой стороны с инновационными подходами к восприятию института семьи. Важным фактом является то, что переходные процессы в Республике Таджикистан происходят на фоне вовлечения ее в процесс глобализации, что вносит определенную специфику в демографическую трансформацию в Таджикистане.

5. Для развития современной урбанизации в Таджикистане характерны следующие особенности:

- Расширение городов, концентрация населения и распространение городского образа жизни происходит за счет внутренней (маятниковой) миграции, тогда как данные процессы в развитых странах являются отражением глубоких структурных сдвигов в экономике и социальной жизни; слабое развитие урбанизированных зон, несмотря на усиление взаимосвязей в системах расселения, в силу неиндустриализованности, аграрного характера хозяйствования и общего традиционного уклада жизни.
- Происходит рост городов, особенно крупных за счет роста численности населения, увеличение доли городского населения, иначе говоря, «ложный» тип урбанизации (несоответствие темпов роста городского населения масштабам развития экономической базы городов) – *демографический аспект*;
- Наблюдается процесс повышения роли городов, городского образа жизни и городской культуры в развитии общества, в результате структурных сдвигов в экономике, индустриализации экономики и повышения деловой активности. Данный этап характеризует условия республики, ставшей на путь индустриализации экономики – *экономический, социально-культурный аспекты*.

9. В настоящее время уровень урбанизации в Таджикистане остается относительно низким по сравнению с мировыми стандартами. Согласно данным, лишь около 27–30% населения страны проживает в городах. Основные урбанистические центры – столица Душанбе, города Худжанд, Бохтар, Куляб и Турсынзаде. В этих городах сосредоточены основные экономические и административные функции страны. Предполагается, что концентрация городского населения в Таджикистане в ближайшей перспективе также будет происходить в крупных городах. Это направление развития урбанистической структуры страны соответствует современным мировым трендам. Исходя из этого, важным условием для социально-экономического развития Таджикистана является управляемый процесс урбанизации для полного раскрытия потенциала городов и стимулирования экономического роста.

### **Литература**

1. Абдуллоев, Х. Демографическое развитие и рынок труда Таджикистана в условиях рыночной экономики / Х. Абдуллоев, А. И. Субхонов, А. Р. Аскаров // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 1(92). – С. 210-213. – EDN VMBGXV.
2. Аскаров, А. Р. Роль демографического фактора в социально-экономическом развитии: теоретические аспекты (часть 1) / А. Р. Аскаров // Экономика Таджикистана. – 2024. – № 2. – С. 146-152. – EDN RPKKZZ.
3. Демографический ежегодник РТ. – Душанбе, 2024;
4. Джонакова, Г. А. Динамики численности населения и ее структуры в Республике Таджикистан / Г. А. Джонакова, А. Р. Аскаров // Динамика и инерционность воспроизводства населения и замещения поколений в России и СНГ : Сборник статей VII Уральского демографического форума с международным участием, Екатеринбург, 02–03 июня 2016 года / Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук; Ответственные редакторы А. И. Татаркин, А. И. Кузьмин. Том 2. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральское отделение Российской академии наук" (УрО РАН), 2016. – С. 62-68. – EDN XSURPV.
5. Джурахонзода, С. Д. Состояния социально-экономических основ занятости молодежи Республики Таджикистан / С. Д. Джурахонзода, А. Р. Аскаров // Таджикистан и современный мир. – 2023. – № 4(84). – С. 133-150. – EDN GJJAZD.
6. Исламов С.И. Биосоциальное развитие человека. Демографический и социальный переходы. – Душанбе, 2019. - 327с.
7. Исломов Ф.С., Абдулаева М.Р. Современные тенденции смертности населения Таджикистана (демографический аспект). - Душанбе, 2012.

8. Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года по Таджикской ССР. Том III. Ч. II. - Душанбе, 1982, с. 72; Население Республики Таджикистан по Итогам Всеобщей переписи населения 2000 года Т III. – Душанбе, 2005, С 266.

9. Комилов, А. К. Особенности динамики показателей смертности и продолжительности жизни населения / А. К. Комилов, А. Р. Аскаров, А. И. Субхонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2014. – № 2/9(151). – С. 277-282. – EDN SYNSIF.

10. Рахимзода, Ш. Экономика Таджикистана: состояние и перспективы развития / Ш. Рахимзода // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 7(158). – С. 129-133. – EDN OWLCEZ.

11. Субхонов, А. И. Тенденции рождаемости населения в Республике Таджикистан / А. И. Субхонов, А. А. Бабаев // Глобальные вызовы демографическому развитию : Сборник научных статей. В 2-х томах / Редакторы О.А. Козлова [и др.]. Том II. – Екатеринбург : Институт экономики Уральского отделения РАН, 2022. – С. 301-309. – DOI 10.17059/udf-2022-4-28. – EDN DDRHTB.

12. Эволюция семьи и семейной политики в СССР/Отв. ред. А.Г. Вишневский. – М.: Наука, 1992.

**Субхонов А.И.  
Аскаров А.Р.**

## **ЧАНБАҲОИ ДЕМОГРАФИИ УРБАНИЗАТСИЯ ДАР ҶУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН**

### **Институти иқтисодиёт ва демография Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон**

Урбанизатсия яке аз равандҳои глобалии ҷаҳони муосир мебошад. Имрӯз қариб ҳамаи кишиварҳо ба ин падид вобаста ба сатҳи рушди иҷтимоио иқтисодӣ, мавқеъи ҷуғрофӣ ва хусусиятҳои равандҳои демографӣ дар шаклҳои гуногун дучор шудаанд. Гузашта аз ин, урбанизатсия раванди бисёрҷанба буда, ҳангоми омӯзиши он ҷанбаҳои гуногуниро ба назар гирифтан муҳим аст. Пеш аз ҳама, дар шароити Тоҷикистон, дар маҳфилҳои илми омӯзиши равишҳои назариявӣ ва методологии урбанизатсия, ки дар афкори илмии муосири ҷаҳон ташаккул ёфтаанд ва муайян кардани аҳамияти урбанизация дар ҳаёти иҷтимоио иқтисодии мамлакат зарур аст. Ҷанбаи демографии пешниҳодишудаи урбанизатсия ба мушкилоти рушди шаҳрҳои Тоҷикистон (калон ва хурд), тағйирёбии таносуби аҳолии шаҳрҳои ҷумҳурӣ, инчунин ба хусусияти демографии аҳолии шаҳрҳои ҷумҳурӣ нигаронида шудааст.

**Калидвоҷсаҳо:** урбанизатсия, ҷанбаи демографӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳтори аҳолӣ, аҳолии шаҳр, ниишондиҳандаҳои демографӣ, тамоилҳои демографӣ.

## **DEMOGRAPHIC ASPECTS OF URBANIZATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

### **Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of Tajikistan**

*Urbanization is one of the global processes of the modern world. Today, almost all countries have encountered this phenomenon in various forms depending on the level of socio-economic development, geographical location and the specifics of the ongoing demographic processes. In addition, urbanization is a multifaceted process, in the study of which it is important to take into account various aspects. Primarily, in the conditions of Tajikistan, in scientific circles it is relevant to study theoretical and methodological approaches to urbanization that have developed in modern world scientific thought. Determine the significance of urbanization in the socio-economic life of the country.*

*The proposed demographic aspect of urbanization is focused on the problems of development of cities in Tajikistan (large and small), changes in the proportion of the urban population of the republic, as well as on the demographic characteristics of the entire urban population of the republic*

**Keywords:** *urbanization, demographic aspect, Republic of Tajikistan, population structure, urban population, demographic indicators, demographic trends*

**Сведения об авторах:**

Субхонов Акбар Идрисович, ведущий научный сотрудник Института экономики и

демографии Национальной академии наук Таджикистана, [a-subkhobov@list.ru](mailto:a-subkhobov@list.ru) 900003734

Аскаров Ахрор Рахмоналиевич - старший научный сотрудник Института экономики и

демографии Национальной академии наук Таджикистана, e-mail: [ahrar74@mail.ru](mailto:ahrar74@mail.ru)

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ  
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В  
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

*Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана*

**Аннотация.** Горные территории представляют собой уникальные социально-экономические и экологические системы, требующие особого подхода к управлению. Развитие экономики в таких регионах сталкивается с рядом вызовов, включая сложные природные условия, ограниченные транспортные возможности, сезонные изменения хозяйственной активности и зависимость от природных ресурсов. В статье анализируются стратегии и механизмы управления экономикой горных территорий в различных странах мира. Особое внимание уделяется опыту Швейцарии, Австрии и Франции, которые успешно реализуют программы устойчивого развития, включающие децентрализацию, поддержку сельского хозяйства, агротуризм и экологически чистые производства. Рассматриваются финансовые механизмы субсидирования и кооперации, способствующие сохранению традиционных методов ведения хозяйства и стимулирующие инновационные практики. Выявлены ключевые факторы успешного управления экономикой горных регионов, включая комплексный подход, государственную поддержку, развитие инфраструктуры, экологическую устойчивость и внедрение инноваций. Итоги исследования могут быть использованы для разработки эффективных стратегий управления горными территориями в странах с аналогичными условиями, включая Республику Таджикистан.

**Ключевые слова:** горные территории; управление; экономическое развитие; децентрализация; государственная поддержка; сельское хозяйство; инновации; экономика.

Горные территории представляют собой уникальные социально-экономические и экологические системы, требующие особого подхода к управлению. Развитие экономики в таких регионах сталкивается с рядом проблем: сложные природные условия, ограниченные транспортные возможности, сезонные изменения хозяйственной активности и высокая зависимость от природных ресурсов. В разных странах разработаны специфические стратегии и механизмы управления экономикой горных территорий, учитывающие их особенности и потенциал.

Европейские страны, особенно Швейцария, Австрия, Франция и Италия, разработали комплексные программы поддержки горных территорий.

Так, Швейцария реализует политику децентрализации и поддержки местных сообществ, выделяя субсидии на развитие сельского хозяйства, туризма и экологически чистых производств [1].

Программы устойчивого развития включают финансирование инноваций в горном сельском хозяйстве и переработке продукции. Швейцария состоит из 26 кантонов, каждый из которых обладает широкой автономией. Ключевые аспекты децентрализации включают: кантоны имеют свои конституции, парламенты, правительства и суды. Они определяют свою внутреннюю политику, в том числе в сфере экономики, сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Муниципалитеты (общины) играют ключевую роль в управлении. Они решают вопросы местного благоустройства, общественного транспорта, школьного образования и социальной помощи. Более богатые кантоны помогают менее обеспеченным регионам, что позволяет сглаживать экономические различия.

Государственные программы финансируют инфраструктурные проекты, поддержку

фермеров и развитие агротуризма. Государство поддерживает мелкие фермы, предоставляя субсидии, стимулируя органическое земледелие и защищая рынок от глобальной конкуренции. Фермеры получают финансирование для адаптации хозяйств к туристическим нуждам: развитие гостевых домов, дегустационных площадок, эко-маршрутов. Программы, такие как «Schweizer Bergprodukte» (Швейцарские горные продукты), помогают сельским производителям продавать продукцию с географической защитой (сыр, мясо, вина).

Местные сообщества сами решают, какие проекты реализовывать, как тратить бюджет и какую политику проводить. Швейцария активно поддерживает баланс между городами и селом, предотвращая чрезмерную урбанизацию посредством ограничений на застройку в сельских районах для защиты природы; поддержке инфраструктуры в маленьких деревнях (школы, больницы, транспорт); развития устойчивого туризма, связанного с природой, аутентичной культурой и традиционным сельским образом жизни.

Швейцария успешно реализует политику децентрализации благодаря сильной автономии кантонов, финансовой поддержке регионов, развитию местных инициатив и сохранению сельских территорий. Это делает страну одной из самых устойчивых и экономически развитых в мире, обеспечивая высокое качество жизни даже в отдаленных деревнях.

Австрия применяет систему «альпийского сельского хозяйства», стимулируя фермеров к ведению экологически чистого производства [2]. Государство поддерживает развитие кооперативов и использование традиционных технологий. Австрия имеет богатую традицию ведения сельского хозяйства в горных районах, особенно в Альпах, которые занимают более 60% территории страны. Уникальная система «альпийского сельского хозяйства» направлена на устойчивое использование природных ресурсов, поддержку местных фермеров и сохранение экосистемы. Австрийские фермеры ориентированы на экологически чистые методы ведения хозяйства. Это включает: органическое земледелие – минимизация использования химических удобрений и пестицидов; гуманное животноводство – свободный выпас скота в летний период, строгое соблюдение стандартов содержания животных; сохранение биоразнообразия – поддержка традиционных пород животных и сортов растений, устойчивых к горному климату.

Фермеры традиционно используют высокогорные пастбища, где коровы, овцы и козы пасутся с весны до осени. Это способствует поддержанию естественных лугов, предотвращает зарастание земель кустарником и способствует сохранению ландшафта.

Взаимодействие с природой здесь регулируется на законодательном уровне, и фермеры получают поддержку за соблюдение экологических норм. В Австрии действует система кооперативов и фермерских ассоциаций, помогающих небольшим хозяйствам сбывать продукцию и получать субсидии. Государство поддерживает малых производителей через программы субсидий и грантов, финансируя модернизацию ферм, развитие органического производства и агротуризма.

Ключевыми направлениями альпийского сельского хозяйства выступают животноводство и молочное производство. Австрийские фермеры активно занимаются разведением крупного рогатого скота, особенно местных пород коров, таких как Симентальская и Альпийская Браунвельд. Производство альпийского сыра и домашнего масла – один из ключевых аспектов экономики региона. Значительное внимание уделяется качеству молочной продукции, и фермеры получают премии за органическое производство. В горах культивируются устойчивые к холодному климату культуры – картофель, злаковые, ягоды, редкие виды трав. Популярностью пользуется альпийский мёд, получаемый с высокогорных пасек.

Многие фермы в Альпах развивают сельский туризм, предлагая гостям знакомство с традиционным укладом жизни, дегустации продуктов и участие в сельскохозяйственных работах [3, 127]. Государство поощряет создание гостевых домов и эко-ферм, которые работают по принципу устойчивого развития.

Австрийское правительство активно стимулирует развитие альпийского сельского хозяйства посредством финансирования через программы ЕС – субсидии на развитие экологических хозяйств и сохранение альпийского ландшафта; контроля за устойчивым землепользованием – ограничение урбанизации, сохранение традиционных пастбищ; предоставления льгот для фермеров – налоговые послабления и гранты на развитие производства. Австрийская модель альпийского сельского хозяйства является одной из самых успешных в мире. Она сочетает традиционные методы ведения сельского хозяйства, современное регулирование и активную государственную поддержку. Экологический подход, эффективное использование природных ресурсов и развитие агротуризма делают эту систему устойчивой и выгодной как для фермеров, так и для государства.

Франция развивает программы регионального развития, направленные на диверсификацию экономики горных районов, развитие транспортной инфраструктуры и стимулирование экотуризма [4].

Франция активно реализует программы регионального развития, направленные на сокращение социально-экономических диспропорций между регионами, стимулирование инноваций и устойчивого роста, а также повышение качества жизни граждан вне крупных мегаполисов. К числу ключевых аспектов этой политики можно отнести:

1. Децентрализация и автономия регионов посредством передачи полномочий на местный уровень. За последние десятилетия Франция провела серию реформ, направленных на децентрализацию власти. Это позволило региональным и местным органам власти принимать решения, учитывающие специфику местных условий.

2. Укрепление региональных институтов. Регионы получили возможность самостоятельно разрабатывать стратегии развития, управлять бюджетами и реализовывать проекты в области инфраструктуры, образования, здравоохранения и культуры.

3. Финансовая поддержка. Программы регионального развития финансируются за счёт национального бюджета, а также фондов Европейского Союза, таких как Европейский фонд регионального развития (ERDF) и Европейский социальный фонд (ESF). Эти ресурсы направляются на модернизацию инфраструктуры, поддержку инновационных проектов и развитие человеческого капитала. Одним из инструментов сотрудничества между государством и регионами являются так называемые «Контракты государства и региона», в рамках которых определяются приоритетные направления инвестиций и развития.

4. Инфраструктурное и технологическое развитие. Значительная часть инвестиций направлена на модернизацию транспортной инфраструктуры, создание новых дорог, улучшение железнодорожных и общественных транспортных систем, что способствует повышению мобильности населения и бизнеса.

5. Цифровизация и инновации. Регионы получают средства для развития цифровой инфраструктуры, поддержки стартапов, научно-исследовательских центров и технологических парков. Это помогает стимулировать экономику знаний и привлекать инвестиции в новые отрасли.

6. Социальное развитие и улучшение качества жизни. Программы включают меры по развитию образовательной инфраструктуры, созданию современных школ и университетов, а также модернизации медицинских учреждений. Это направлено на повышение уровня человеческого капитала в регионах. Реализуются проекты, нацеленные на снижение уровня безработицы, улучшение условий труда и социальной защиты, что способствует равномерному распределению экономических возможностей по стране.

6. Экологическая устойчивость и «зелёная» экономика. В условиях глобальных вызовов, связанных с изменением климата, программы регионального развития включают поддержку проектов в области возобновляемой энергетики, энергосбережения и устойчивого управления природными ресурсами.

Особое внимание уделяется поддержке сельских регионов, где реализуются проекты по развитию агротуризма, сохранению культурного наследия и модернизации аграрного сектора.

Политика регионального развития во Франции представляет собой комплексный подход, который сочетает децентрализацию управления, финансовую поддержку, развитие инфраструктуры и социальных сфер, а также внедрение инновационных и экологически ориентированных решений. Такая стратегия позволяет не только стимулировать экономический рост в регионах, но и обеспечивает более равномерное распределение ресурсов по всей стране, способствуя социальному и территориальному единству Франции.

В Северной Америке управление экономикой горных территорий базируется на принципах развития инфраструктуры и стимулирования бизнеса [6]. В США горные регионы, такие как Аппалачи и Скалистые горы, получают поддержку через программы финансирования бизнеса и развития инфраструктуры. Агентство развития региона Аппалачей (ARC) инвестирует в транспортные и коммуникационные сети, способствующие развитию торговли и туризма. Канада уделяет особое внимание сохранению экологии горных регионов, сочетая добычу полезных ископаемых с жесткими нормами природоохранного законодательства. Развитие горных территорий включает поддержку коренного населения, которое активно вовлекается в туристические и экологические проекты.

Страны Азии сталкиваются с особыми вызовами в управлении горными территориями из-за высокой плотности населения и частых природных катаклизмов.

Китай применяет стратегию «зеленого развития», направленную на экологически безопасное освоение горных регионов [7]. Развиваются программы «зеленых экономических зон», где инвестиции направляются на создание возобновляемых источников энергии, экотуризм и органическое сельское хозяйство.

Индия использует многоуровневую систему поддержки горных регионов, предоставляя налоговые льготы и субсидии на развитие малого бизнеса. Разрабатываются государственные программы по развитию альтернативной энергетики и ирригационных систем.

Япония реализует высокотехнологичные проекты в горных районах, включая системы управления водными ресурсами, предупреждение стихийных бедствий и создание интеллектуальной транспортной инфраструктуры.

Изучение зарубежного опыта позволяет выделить основные факторы эффективного управления экономической системой горных территорий:

- комплексный подход – сочетание экономического, экологического и социального развития;
- государственная поддержка и децентрализация – субсидирование местных инициатив, развитие автономных управленческих структур;
- инфраструктурное развитие – инвестиции в транспорт, связь, энергетику и водоснабжение;
- экологическая устойчивость – внедрение природоохранных стандартов, развитие экологического туризма и возобновляемой энергетики;
- инновационные технологии – цифровизация управления, интеллектуальные транспортные системы, умные города в горных районах.

Опыт зарубежных стран показывает, что успешное управление экономикой горных территорий требует интеграции экологических, социальных и экономических факторов [8, 178]. Каждая страна разрабатывает свою стратегию, но общим элементом является поддержка устойчивого развития и инноваций.

Исследование зарубежного опыта показывает, что успешные стратегии управления горными регионами включают комплексный подход, децентрализацию, государственную поддержку, развитие инфраструктуры, экологическую устойчивость и внедрение инноваций [9, 39].

Анализ опыта Швейцарии, Австрии, Франции и других стран позволяет выделить наиболее подходящие меры для Таджикистана:

Швейцарская модель децентрализации показывает, что передача большей автономии

местным сообществам способствует более эффективному управлению горными территориями. Таджикистан может создать региональные фонды развития, позволяя местным властям самостоятельно распределять ресурсы. Расширение прав регионам позволит им разрабатывать программы поддержки сельского хозяйства, туризма и малого бизнеса.

При этом, программы финансовой поддержки должны учитывать специфику регионов и их природные условия. Возможно развитие гостевых домов, дегустационных площадок, экоферм, как это успешно реализовано в Швейцарии и Австрии; поддержка национальных природных парков и экотуристических маршрутов, которые могут привлекать как местных, так и иностранных туристов; стимулирование местных ремёсел и традиционного производства (ковроткачество, керамика, производство мёда и сушёных фруктов).

Австрия успешно внедрила альпийскую систему сельского хозяйства, которая включает органическое земледелие, устойчивое животноводство и поддержку кооперативов. В Таджикистане можно стимулировать экологически чистое сельское хозяйство, предоставляя дехканам налоговые льготы и субсидии на органическое производство. Развитие кооперативов и аграрных ассоциаций поможет малым хозяйствам объединяться, улучшать сбыт продукции и привлекать инвестиции. Стимулирование разведения традиционных пород скота и поддержка пастбищ помогут сохранить биоразнообразие.

Опыт Франции свидетельствует об инфраструктурном развитии: улучшение транспортной и энергетической инфраструктуры; строительство новых дорог, подключение горных районов к альтернативным источникам энергии; модернизация ирригационных систем для более эффективного земледелия в условиях горного рельефа; цифровизация экономики – развитие интернет-сети в отдалённых районах для поддержки дистанционного образования, онлайн-бизнеса и цифровых услуг.

Немаловажное значение имеет разработка национальной программы устойчивого развития горных территорий, учитывающей передовой международный опыт; программы поддержки малого бизнеса в горных регионах, включая налоговые льготы и доступное кредитование.

Применение этих стратегий позволит повысить качество жизни в горных регионах Таджикистана, улучшить экономическое положение местных сообществ и создать устойчивую модель развития на основе передового международного опыта.

Для Республики Таджикистан изучение мировых практик может помочь в создании эффективных моделей управления горными регионами с учетом их уникальных особенностей.

#### **Литература:**

1. Лупандина О.А. Формирование структуры местного самоуправления: международный опыт. -С.187//<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-struktury-mestnogo-samoupravleniyaimezhdunarodnyy-oрут>
2. Альпийская модель нормативно-правового обеспечения устойчивого развития горных территорий//<https://cyberleninka.ru/article/n/alpiyskaya model normativno ravovogo obespecheniya ustoychivogo razvitiya gornyh territoriy>
3. Джалилов, Д. Р. Управления социально-экономическим развитием горного региона / Д. Р. Джалилов. – Душанбе: Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, 2021. – 195 с. – ISBN 978-99975-381-6-1. – EDN UBUNLS.
4. Лебедева М.Л. Государственное регулирование территориального развития (на примере Французской республики)//Экономические и правовые аспекты регионального развития: история и современность: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Елабуга, Изд-во ЕГПУ,2010. - С.127-132.;
5. Лебедева М.Л. К вопросу о содержании региональной политики (Россия-Франция) // Проблемы в российском законодательстве. 2013. №6 - С.285-288.; Лебедева М.Л.

Модель региональной политики Французской Республики: проблемы применения в России - М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2013. - 172 с.

6. Болдырев В.Е. Северные стратегии США и Канады: хозяйственный аспект. ЭКО. – 2016. – №3. – С.96-107. // С. <https://cyberleninka.ru/article/n/severnye-strategii-ssha-i-kanady-hozyaystvennyy-aspekt>

7. Вильданов Р.Р., Никитенко В.И. Опыт региональной политики Китайской Народной Республики. // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 4 (38), 2021.- С.92-103.// <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-regionalnoy-politiki-kitayskoy-narodnoy-respubliki>.

8. Каримова М.Т. Региональная политика в Таджикистане: проблемы и перспективы. - Душанбе. Ирфон. -2014. - С.177-190.

9. Джалилзода, Д. Р. Роль цифровизации в развитии общественных наук в современном Таджикистане / Д. Р. Джалилзода // Экономика Таджикистана. – 2022. – № 4-2. – С. 38-42. – EDN LNVYSC.

**Чалилзода Д.Р.**

### **ТАЧРИБАИ ХОРИҔЙ ДАР ИДОРАКУНИИ НИЗОМИ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚАҲОИ КӮҲӢ**

**Аннотация.** Минтақаҳои кӯҳӣ низомҳои нодири иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва экологиро ташкил медиҳанд, ки барои идоракунии самаранок муносибати маҳсусро талаб меқунанд. Рушиди иқтисодиёт дар чунин минтақаҳо бо як қатор мушкилот, аз ҷумла шароити мураккаби табииӣ, имкониятҳои маҳдуди нақлиёт, тағиироти мавсимии фаъолияти хоҷагидорӣ ва вобастағӣ аз захираҳои табииӣ рӯбарӯ мегардад. Дар маҷола стратегияи идоракунӣ ва механизмҳои рушиди иқтисодии минтақаҳои кӯҳӣ дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон таҳлил карда мешаванд. Ба таҷрибаи Швейцария, Австрия ва Фаронса таваҷҷӯҳи маҳсус дода мешавад, ки барномаҳои рушиди устуворро, аз ҷумла девентрализатсия, дастгирӣ соҳаи кишоварзӣ, агротуризм ва истеҳсолоти аз ҷиҳати экологӣ тоза бомуваффақият амалӣ меқунанд. Механизмҳои молиявии субсидияҳо ва ҳамкориҳо баррасӣ мешаванд, ки ба ҳифзи усулҳои анъанавии хоҷагидорӣ ва рушиди таҷрибаҳои инноватсионӣ мусоидат меқунанд. Омилҳои асосии муваффақияти идоракунии иқтисодии минтақаҳои кӯҳӣ муайян карда шуданд, ки назари ҳамаҷониба, дастгирӣ давлатӣ, рушиди инфрасоҳтор, устувории экологӣ ва ҷорӣ намудани навовариҳо -ро дар бар мегиранд. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд барои таҳияи стратегияҳои самараноки идоракунии минтақаҳои кӯҳӣ дар кишварҳое, ки шароити шабеҳ доранд, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифода шаванд.

**Калидворжоҳо:** минтақаҳои кӯҳӣ; идоракунӣ; рушиди иқтисодӣ; девентрализатсия; дастгирӣ давлатӣ; кишоварзӣ; инноватсия; иқтисодиёт.

**Jalilzoda D.R.**

### **FOREIGN EXPERIENCE IN MANAGING THE ECONOMIC SYSTEM OF MOUNTAINOUS TERRITORIES**

**Abstract.** Mountainous territories represent unique socio-economic and ecological systems that require a specialized approach to management. Economic development in such regions faces several challenges, including complex natural conditions, limited transportation opportunities, seasonal variations in economic activity, and dependence on natural resources. This article analyzes strategies and mechanisms for managing the economy of mountainous territories in various countries worldwide. Special attention is given to the experiences of Switzerland, Austria, and France, which have successfully implemented sustainable development programs, including decentralization, support for agriculture, agritourism, and environmentally friendly production. Financial mechanisms of subsidies and cooperatives that contribute to preserving traditional farming methods and stimulating innovative practices are examined. Key factors for the successful management of mountain economies have been identified, including a comprehensive approach,

*government support, infrastructure development, environmental sustainability, and innovation implementation. The findings of this study can be used to develop effective management strategies for mountain regions in countries with similar conditions, including the Republic of Tajikistan.*

**Keywords:** *mountain territories; management; economic development; decentralization; government support; agriculture; innovation; economy.*

**Сведения об авторе:**

*Джалилзода Дилишод Раджабмурод – к.э.н., ученый секретарь Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана.*

**КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА****Таджикский государственный финансово-экономический университет**

*В статье рассматриваются вопросы кластеризации экономики, как организационной модели развития предпринимательства в Таджикистане; отмечаются различные концепции, содержащие условия эффективной работы кластера; приведены определения сущности предпринимательства и кластера; подчеркивается, что развитие кластеров является неотъемлемым элементом инновационной политики и стратегии развития государства.*

**Ключевые слова:** *кластеризация, предпринимательство, концепция, эффективность, инновация; интеграция, коопeração.*

В условиях глобализации хозяйственной системы, весьма актуальным становится проблема исследования процессов интеграции, как одного из факторов экономического роста и выявления степени его воздействия на рост показателей развития национальной экономики. Интеграция является объективным экономическим процессом, основанная на общественном разделении труда и направленная на более эффективное развитие всех интегрируемых элементов.

Агропромышленная интеграция является ключевым направлением повышения эффективности агропромышленного комплекса (АПК) в Таджикистане. Как известно началу становления агропромышленной интеграции в Таджикистане было положено еще во второй половине XX века посредством создания АПК, как единой воспроизводственной системы. Агропромышленную интеграцию обычно разделяют на горизонтальную и вертикальную.

Горизонтальная интеграция представляет объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию и применяющих схожий производственно-технологический цикл. Данный вид интеграции направлен на расширение масштабов производства и ассортимента продукции.

Основной драйвер экономического роста в условиях агропромышленной интеграции при горизонтальном виде предполагает более эффективное использование ресурсов благодаря эффекту масштаба и синергии.

Вертикальная агропромышленная интеграция направлена на кооперирование различных производственных предприятий в рамках единого технологического цикла, которая способствует сокращению издержек на производстве, первичной переработки аграрного сырья и выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Предприятия АПК, чья выпускаемая продукция в основном формируют добавленную стоимость, выступают ключевым звеном в интеграционных схемах. Интеграция позволяет расширить границы возможностей предприятий, входящих в интеграционные структуры, и увеличивает эффективность всех ее участников.

Одной из эффективных форм агропромышленной интеграции представляется кластеризация, которая: «... проявляется как в расширении и углублении производственно-технологических связей между предприятиями, совместном использовании ресурсов,

объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров» [1].

Нестабильное развитие хозяйственных субъектов АПК обуславливают необходимость применения в хозяйственной практике новых форм организации производства и целенаправленный поиск инновационных подходов к организационно-экономическим механизмам агропромышленной интеграции, способных обеспечить эффект масштаба и синергии. Поэтому, кластерный подход в АПК становится одним из таковых базовых методов реализации экономической политики во многих странах, который представляет наиболее адекватный организационно-экономический механизм и действенный инструмент поддержки национального агробизнеса в условиях глобальной конкуренции.

Экономический термин «кластер» впервые в научный оборот был введен профессором Гарвардской школы бизнеса Майклом Портнером (1990 г.), согласно которому «... Кластер - это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университеты, агентства по стандартизации, торговые объединения) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу» [2, с.16].

В современной экономической литературе отмечают различные концепции, содержащие условия эффективной работы кластера.

К ним относятся: «... концепция «4 К» Национального института конкурентоспособности, разработанная на основе работ М Портера (Концентрация, Кооперация, Конкуренция, Конкурентоспособность); концепция «5 К» Гареева Т.Р. (Концентрация, Кооперация, Конкуренция, Коммуникация, Компетентность); концепция «5 И» Войнаренко М.П. (Инициатива, Интерес, Интеграция, Инновации, Информация)» [3]; добавим сюда концепцию «4 И» (Институты, Инфраструктура, Инвестиции, Инновации) и получим все условия, способствующие эффективному развитию предпринимательства.

Рассмотрим концепцию «5 И» Войнаренко М.П. более подробно.

1) Инициатива: авторитетные представители различных сфер деятельности в случае формирования эффективной системы взаимодействия способны «...заинтересовать и доказать на деле полезность кластеров как для территории, так и для самих их членов;

2) Интерес, являющийся условием эффективной работы кластера, резиденты которого должны быть заинтересованы во взаимодействии;

3) Интеграция, предполагающая применение кластерного подхода в процессе сотрудничества предприятий на уровне территорий и отраслей при поддержке науки и органов власти.

4) Инновации, которые обеспечивают возможность реализации участниками кластеров новых возможностей в конкурентной среде;

5) Информация: доступность, возможность обмена специфическими знаниями, открытость, формирование баз данных, обеспечивающих получение преимуществ, при доступе к рынкам предметов труда, сбыта продукции, рабочей силы» [4, с.75].

Следует вспомнить, что в Законе Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» приведено следующее определение сущности предпринимательства: «... **Под предпринимательской деятельностью** понимается самостоятельная, **инициативная** и рискованная деятельность

физических и юридических лиц, зарегистрированными в порядке, установленном действующим законодательством и которая направлена на получение систематической *прибыли* от использования имущества, производства, реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг» [5], то есть оно полностью соответствует концепции «5 И» - инициатива, интерес, интеграция, инновации, информация.

«... Совершенствование предпринимательской деятельности является особо актуальной задачей, решение которой выступает важным условием развития промышленности и экономики в целом. Особое значение имеет разработка и применение новых форм и способов взаимоотношений между предприятиями, внедрение дополнительных возможностей для преодоления барьеров для развития бизнеса.

Развитые хозяйствственные связи предпринимательских структур оказывают непосредственное влияние на рост экономических и производственных показателей. В современных технологических процессах производства участвуют сотни поставщиков и подрядчиков из разных отраслей, регионов и стран, которые взаимодействуют друг с другом напрямую, а также посредством логистических, консалтинговых, финансовых систем. В связи с этим координация их деятельности весьма усложнилась и стала важной отдельной частью предпринимательства.

Мировой опыт развитых стран убедительно доказывает, что для развития хозяйственного взаимодействия предпринимательских структур, необходимо основываться на технико-экономическое, научно-техническое и производственное сотрудничество.

Одним из самых перспективных способов такого сотрудничества, согласно которому все производство продукции, начиная от ее разработки, первичного изготовления и заканчивая продажей, идет по единой цепи, выступает кластер. Создание кластеров обусловлено общими закономерностями развития экономики на современном этапе, заключается в развитии партнерства между государством, экономикой и наукой» [6].

«... Использование промышленных кластеров в качестве *организационной модели предпринимательства* способствует развитию инноваций в промышленном производстве за счет уменьшения затрат на их внедрение, созданию устойчивых технологических, научно-технических и иных связей между предприятиями малого и крупного бизнеса, что дает возможность для их специализации и снижения издержек. Это в конечном итоге повышает конкурентоспособность отечественных предприятий на международных рынках» [7].

«... В странах мира активно осуществляется кластерная модель развития экономики на государственном уровне. Развитие кластеров является неотъемлемым элементом инновационной политики государства. В Европейском Союзе из 31 европейских стран, 26 стран разработали и реализовывают свои национальные кластерные программы.

Для определения важности развития производственных кластеров для европейской экономики в качестве примера можно назвать также Европейский кластерный меморандум, который был представлен на Европейской конференции, посвященной развитию кластеров и инноваций в Стокгольме 23 января 2008 года. Меморандум был посвящен путем стимулирования инноваций в европейских странах посредством развития кластеров.

Поддержку процесса создания кластеров в европейских странах, обладающих экономикой переходного периода, выразил Саммит Европейского Союза «Восточное партнерство», проходивший в 2009 году в Праге. Основной целью принятых документов

являлось увеличение кластеров в целях содействия повышению конкурентоспособности отдельных стран и Европейского Союза в целом» [8, с.14-17.].

Вопросы формирования и развития кластеров, как необходимого условия развития индустриально-аграрной экономики Таджикистана и механизма повышения эффективности национальной экономики, нашли свое отражение в стратегических документах развития Республики Таджикистан.

Так, в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, в качестве приоритетов развития регионов выделено «... формирование территориально-промышленных кластеров (территорий новой индустриализации и интеграции, свободных экономических зон, бизнес-инкубаторов, технопарков, центров инноваций) и развитие экономических коридоров» [9, с.43].

В этом направлении необходимо проведение следующих работ: - «... создание условий для формирования в регионах страны различных энергетических, промышленных, транспортно-логистических, продовольственных и образовательных кластеров, которые будут неотъемлемыми элементами существующих мировых и региональных цепочек создания добавленной стоимости и фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики» [9, с.44]. Кроме этого, необходимо «... формирование и развитие кластеров индустриально-инновационной направленности, членство в кластере облегчит доступ к новым технологиям» [9, с.76].

Среди основных направлений действий в сфере развития бизнес-среды и инвестиционного климата необходимо «... формирование многоуровневой институциональной системы поддержки предпринимательства, на основе создания территориально-отраслевых кластеров развития предпринимательства, специализированных фондов и поддержки развития инфраструктурных организаций» [9, с.92].

Таблица 1.

Преимущества кластерного подхода\*

Критерии преимуществ	Экономическая эффективность	Социальная эффективность	Экологическая эффективность
Для региона	Увеличивается количество налогоплательщиков и налогооблагаемая база. Появляются предпосылки для экономического роста региона	Сбалансированный региональный бюджет дает возможность проводить эффективную социальную политику	Снижается нагрузка на окружающую среду, улучшаются естественные условия жизни
	Повышается производительность	Повышается заработка плата	Повышается безопасность предприятий кластера

<p>Для предприятий, входящих в кластер</p>	<p>потенциал инновационного роста, появляется инфраструктура для исследований и разработок</p> <p>Появляются возможности для более успешного выхода на международные рынки.</p>	<p>Улучшаются условия труда</p>	<p>для окружающей среды, снижаются платежи за природопользование</p>
--	---	---------------------------------	--

\*Источник: Составлено автором на основе: [10].

В настоящее время для применения кластерного подхода в развитии АПК Таджикистана имеются необходимые предпосылки, которые выражаются в благоприятных агроклиматических условиях и богатых природных ресурсах регионов страны, относительно развитой законодательной базы, наличия достаточного трудового потенциала и сети научно-исследовательских институтов и вузов аграрного и экономического профилей однако, пока не создано ни одного полноценного агропромышленного кластера.

В среднесрочном периоде, для обеспечения четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации национальной экономики основное внимание следует уделить увеличению добавленной стоимости промышленных товаров на основе развития отраслевых кластеров.

В Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы определено: - «... Увеличение добавленной стоимости промышленных товаров на основе кластерного развития посредством: - разработки и реализации мероприятий по созданию и развитию промышленных кластеров в секторах машиностроения, химической, горнодобывающей, цветной и черной металлургии, строительных материалов и др.; - создания крупных агропромышленных кластеров в регионах страны по переработке сельскохозяйственного сырья до конечной продукции» [11, с.78].

В настоящее время, в Таджикистане, отдельно вопросам формирования и развития кластеров посвящены только три государственных документа. Это:

- доклад Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан на тему: - «Повышение конкурентоспособности национальной экономики и существенного увеличения вклада частного сектора, особенно в секторе обрабатывающей промышленности: анализ и рекомендации», подготовленный в 2015 году;

- «Концепция создания и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года» (утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 октября 2020 года, №566) и

- «Национальная стратегия развития производства и переработки хлопка и текстильной промышленности страны на период до 2040 года» (принята в 2023 году), которая полностью посвящена развитию отрасли на основе кластеризации, как организационной модели развития предпринимательства.

Учитывая особую актуальность кластеризации экономики, считаем это крайне недостаточным и рекомендуем Правительству Таджикистана разработать и принять отдельную государственную программу, посвященную вопросам кластеризации экономики страны.

Теперь рассмотрим существующие документы более подробно.

В Концепции создания и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года приводится следующее определение кластера: - «... Под агропромышленным кластером понимается взаимосвязанная, дополняющая друг друга группа фермерских хозяйств или их объединений (кооперативы, объединения и другие формы) и перерабатывающих предприятиях, действующих в определённом секторе, других предприятиях (далее-предприятия), предоставляющих производственно-технические и технологические услуги (поставка средств производства, сырья, материалов, выполнение сельскохозяйственных работ или отдельных технологических операций: вспашка, опрыскивание, внесение удобрений, контроль за состоянием растений, поставка семенного и племенного материалов, ветеринарное обслуживание и другие услуги, необходимые для организации производства сельскохозяйственной продукции), услуги складского хранения, а также научно-образовательных, исследовательских учреждений, организаций инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы).

Агропромышленные кластеры географически расположены в одном или нескольких регионах республики и объединены посредством общих технологий, основанных на науке или традициях конкурентоспособного производства продукции.

Агропромышленные кластеры не имеют законодательно утверждённой формы юридического лица, действуют в форме товариществ или иных предусмотренных гражданским правом форм сотрудничества горизонтально или вертикально интегрированных организаций и предприятий для решения одной или нескольких задач. При этом, все организации и предприятия (участники кластера) сохраняют самостоятельность при ведении бизнеса или осуществлении своих функций (образовательные учреждения и научные организации).

Целью Концепции является формирование единого понимания методологии создания и развития агропромышленных кластеров и создания благоприятных условий для создания и дальнейшего развития агропромышленных кластеров» [12].

В Таджикистане разработана и принята Национальная стратегия развития производства и переработки хлопка и текстильной промышленности страны на период до 2040 года, в соответствии с которой необходимо предусмотреть ввод в эксплуатацию комплексов (кластеров) по конечной переработке хлопка-волокна в шести городах и районах страны.

Это: - «... г. Куляб (производственная мощность – 27,1 тыс. т), г. Душанбе (2,3 тыс. т), районы Кубодиён (16,8 тыс. т), Балхи (32,8 тыс. т), Зафараабад (27,2) и г. Канибадам (20,4 тыс. т).

Итого мощности составят – 99,4 тыс. тонн. Формирование и развитие 6 текстильно-швейных кластеров в Таджикистане позволит создать 135 тысяч 400 рабочих мест, значительно увеличить объемы выпускаемой высококачественной пряжи (до 126,6 тысяч тонн), что позволит обеспечить выпуск конкурентоспособных тканей (633 млн. м<sup>2</sup>); они становятся точками роста всей национальной экономики» [13].

Таблица 2.

Сведения о кластерах по переработке хлопка-сырца до готовой продукции

Показатели	1 кластер	2 кластер	3 кластер	4 кластер	5 кластер	6 кластер	всего
Место-расположение	г. Куляб	р. Кубодиён	р. Дж. Балхи	г. Душанбе	г. Канибадам	р. Зафаробод	
Привязанные районы	Куляб, Фархор, Хамадони, Восе	Кубодиён, Шаартуз, Н. Хисрав	Дж. Балхи, Джайхун, Дусти	Шахринав, Гиссар, Турсунзаде, Ваҳдат, Рудаки	Конибодом, Ашт, Б.Faфуров	Зафаробод, Спитамен, Дж.Расулов	
Площадь посевов (га)	26100	16178	31546	3076	19749	26294	<b>122943</b>
Мощность хлопко-заводов/год (тыс. т)	31,9	19,8	38,6	2,7	24,1	32,1	<b>149,2</b>
Мощность фабрик/год (тыс. т пряжи)	27,1	16,8	32,8	2,3	20,4	27,2	<b>126,6</b>
Мощность произ-ва тканей х/б /год (млн м <sup>2</sup> )	135,5	84	164	11,5	102	136	<b>633</b>
Сумма инвестиций (млн долл. США)	167	163,5	165,9	70,4	163,5	153	<b>883,3</b>
Урожайность (ц/га)	35	35	35	35	35	35	<b>35</b>
Годовой урожай хлопка-	91,3	56,6	110,4	10,8	69,1	92	<b>430,2</b>

сырца (тыс. т)							
Численность рабочих мест (чел.)	25304	27624	26953	1553	27624	26342	<b>135400</b>

\*Источник: [13].

Исходя из этих данных, определим прогнозные показатели производства хлопка-волокна, пряжи и тканей (см. таблицу 3).

Таблица 3.

Прогноз производства хлопка-волокна, пряжи и тканей

	2015	2022	2040 ожид.-е	2040 к 2015	2040 к 2022
Пряжа хлопчатобумажная, тыс. т.	4,9	20,5	126,6	в 25,8 раз	в 6,2 раз
Численность населения тыс. чел.	8482	10078	13600	в 1,6 раза	в 1,35 раз
Производство на 1 чел. кг/чел.	0,6	2,034	9,3	в 16 раз	в 4,6 раз
Ткани х/б млн. м <sup>2</sup>	8,4	32,9	633	в 75 раз	в 19 раз
Производство на 1 чел. м <sup>2</sup> /чел.	1	3,3	46,5	в 46,5 раз	в 14 раз

Источник: Рассчитано по: [14].

Как видно из приведенных данных, выпуск пряжи хлопчатобумажной достигнет в 2040 г. 126,6 тыс. т., что больше чем в 2015г. в 25,8 раз, а по сравнению с 2022г. - в 6,2 раз (в 2015г. и 2022г. соответственно: - 4,9 тыс. т и 20,5 тыс. т); производство пряжи на душу населения составит 9,3 кг/чел. и увеличится соответственно в 16 раз и в 4,6 раза.

Выпуск тканей хлопчатобумажных достигнет в 2040 г. 633 млн. м<sup>2</sup>, что больше чем в 2015г. в 75 раз, а по сравнению с 2022г. - в 19 раз (в 2015г. и 2022г. соответственно: - 8,4 млн. м<sup>2</sup> и 32,9 млн. м<sup>2</sup>); производство тканей на душу населения составит 46,5 м<sup>2</sup>/чел. и увеличится соответственно в 46,5 раз и в 14 раз.

Однако, эти расчеты не учитывают 10 крупных хлопкосеющих районов республики: - в Согдийской области: - р. Матча; в Хатлонской области: - Пяндж, Дангаре, Хуресон, Джами, Яван, Бохтар, Кушониён, Вахш, Левакант. Поэтому представленные показатели явно занижены.

Наши расчеты более оптимистичны. А именно: - мы ожидаем, что будет произведено не 126,6 тыс. тонн пряжи, а 181,0 тыс. тонн пряжи, (причем при урожайности не 35 ц/га, а более реально – 30 ц/га) или на 43% больше, следовательно, не 633 млн. м<sup>2</sup> тканей, а 900 млн. м<sup>2</sup>.

Таблица 4.

Валовый сбор хлопка-сырца при урожайности 30 ц/га

	Посевные площади га	Валовый сбор хлопка-сырца	Выход хлопка-волокна (35%) тыс. т	Выход пряжи (95%) тыс. т
Таджикистан	181480	544 = 100%	190	181
Сугд	57119	172 или 31,6%	60	57
Хатлон	121694	364 или 66,9%	127	120
Душанбе и РРП	2667	8 или 1,5%	3	2

Источник: расчитано автором

По нашим расчетам, выпуск пряжи хлопчатобумажной достигнет в 2040 г. 181 тыс. т., что больше чем в 2015г. в 36,9 раз, а по сравнению с 2022г. - в 8,8 раз; производство пряжи на душу населения составит 13,3 кг/чел. и увеличится соответственно в 22 раза и в 6,5 раз.

Выпуск тканей хлопчатобумажных достигнет в 2040 г. 900 млн. м<sup>2</sup>, что больше чем в 2015г. в 107 раз, а по сравнению с 2022г. - в 27 раз; производство тканей на душу населения составит 66,2 м<sup>2</sup>/чел. и увеличится соответственно в 66 раз и в 20 раз.

Это очень большие объемы производства пряжи и тканей, которые могут обеспечить значительный рост выпуска готовых швейных изделий. Если учесть, что на одного жителя страны необходимо как минимум покупать швейной продукции на 1000 сомони в год, то не трудно подсчитать, что объем швейной продукции составит 13,6 млрд. сомони (это больше чем в 2023 г. в 39 раз).

Таблица 5.

Прогноз производства хлопка-волокна, пряжи и тканей

	2015	2022	2040 ожидааемое	2040 к 2015	2040 к 2022
Пряжа хлопчатобумажная тыс. т.	4,9	20,5	181,0	в 36,9 раз	в 8,8 раз
Численность населения тыс. чел.	8482	10078	13600	в 1,6 раза	в 1,3 раз
Производство пряжи на душу населения кг/чел.	0,6	2,034	13,3	в 22 раза	в 6,5 раз
Ткани х/б млн. м <sup>2</sup>	8,4	32,9	900	в 107 раз	в 27 раз
Производство тканей на душу населения м <sup>2</sup> /чел.	1	3,3	66,2	в 66 раз	в 20 раз

Источник: расчитано автором

Целенаправленная и постоянная работа по созданию текстильно-швейных кластеров в Таджикистане обеспечит высокую конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировых рынках, устойчивость их финансового состояния, создание новых рабочих мест, привлечение квалифицированных кадров, особенно женщин и молодежи, рост отрасли, промышленности и экономики в целом и, на этой основе, повышение уровня благосостояния населения страны.

### **Литература**

1. Бочаров С.Н, Герман О.И. Методические аспекты оценки эффективности вертикальной интеграции // Известия АЛТГУ. - 2012. - № 2 (74). - url: <http://izvestia.asu.ru/2012/22/econ/thenewsofasu201222econ01.pdf>
2. Портер М. Конкуренция: перевод с англ. - М.: издательский дом «Вильямс», 2005. - С. 16.
3. Михайлов А.С. Эволюция кластерной концепции в мировой науке. Экономикс. 2014. № 3. file:///C:/Users/user/Downloads/evolyutsiya-klasternoy-kontseptsiyi-v-mirovoy-nauke.pdf
4. Войнаренко М.П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине // Экономическое возрождение России. - 2007. - № 4. - С. 75. 1.
5. Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» от 10 мая 2002 года. № 46; от 26 июля 2014 года. - №1107.
6. Матвеева О.А. Формирование кластера как формы развития хозяйственных связей предпринимательских структур file:///C:/Users/user/Downloads/autoref-formirovaniye-klastera-kak-formy-razvitiya-khozyaistvennykh-svyazei-predprinimatelskikh-struk.pdf
7. Скворцова Т.А., Паршина Е.А. Кластер как особая организационная форма объединений в сфере предпринимательства. file:///C:/Users/user/Downloads/klaster-kak-osobaya-organizatsionnaya-forma-obedineniya-v-sfere-predprinimatelstva.pdf
8. Материалы МЭРТ РТ. Повышение конкурентоспособности национальной экономики и существенного увеличения вклада частного сектора, особенно в секторе обрабатывающей промышленности: анализ и рекомендации. - Душанбе, 2015. – С.14-17.
9. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. с.43
10. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. - 2003. - №5
11. Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы. С.78.
12. Концепция создания и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года. Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 октября 2020 года, №566
13. Национальная стратегия развития производства и переработки хлопка и текстильной промышленности в Республике Таджикистан на 2024-2040 годы.
14. Промышленность Республики Таджикистан. 2023. Статистический сборник, Агентство по статистике. 2022. С.58.
15. Махкамов, Б.Б. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы развития / Б.Б. Махкамов, Т.М. Рабиева // Международные отношения и безопасность. – 2023. – № 3(7). – С. 106-122.

16. Рахимзода, Ш. Модели долгосрочного прогнозирования отраслей национальной экономики / Ш. Рахимзода, Л. Х. Сайдмуродов, Ф. М. Муминова. – Душанбе : Институт экономики и демографии, 2024. – 170 с.

**Субхонзода И.С.**

**КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ҲАМЧУН МОДЕЛИ ТАШКИЛИИ  
РУШДИ СОҲИБКОРӢ**

**Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон**

*Дар мақола масъалаҳои кластерикунонии иқтисодӣ ҳамчун модели ташкилии рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон дида баромада шудаст. Аз ҷумла: Дар мақола нуқтаи назарҳое қайд шудаанд, ки шароити фаъолияти самараноки кластерро дар бар мегиранд; мағҳумҳои моҳияти соҳибкорӣ ва кластер дода шудаанд; таъкид карда шудааст, ки рушди кластерҳо ҷузъи ҷудонашаванди сиёсати инноватсионӣ ва стратегии рушди давлат мебошад.*

**Калидвоҷсаҳо:** кластерикунонӣ, соҳибкорӣ, консепсия, самаранокӣ, инноватсия, ҳамбастагӣ, ҳамкорӣ.

**Subhonzoda I.S.**

**CLUSTERING AS AN ORGANIZATIONAL MODEL  
OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT**  
*Tajik State University of Finance and Economics*

*The article reviews issues of economic clustering as an organizational model for the development of entrepreneurship in Tajikistan. The article notes various concepts containing the conditions for effective operation of a cluster; provides definitions of the essence of entrepreneurship and a cluster; it is emphasized that cluster development is an integral element of innovation policy and state development strategy.*

**Keywords:** clustering, entrepreneurship, concept, efficiency, innovation, integration, cooperation.

**Сведения об авторе:** Субхонзода Икром Субхон – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета.

**Адрес:** 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе улица Нахимова 64/14. E-mail: [isubhonzoda@yandex.tj](mailto:isubhonzoda@yandex.tj) Телефон: (+992) 900-84-84-84

**ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ ҲОЗИРА ВА ТАМОЮЛИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ  
ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН***Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

Дар мақолаи мазкур оид ба таҳлили вазъи ҳозира ва тамоюли таъмини амнияти энергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан меравад. Дар шароити ташаккулёбии муносибатҳои бозоргонӣ, ки бо дигаргуниҳои амиқи иҷтимоию иқтисодӣ алоқаманданд, яке аз вазифаҳои муҳим ин таъмини амнияти энергетикии кишивар мебошад. Аз таъмини амнияти энергетикӣ раванди таъмини амнияти иқтисодӣ вобастагии калон дорад, чунки дар раванди таъмини амнияти энергетикӣ хатарҳои таъсирбахш ба амнияти иқтисодӣ ва умуман амнияти миллӣ камтар мегарданд. Тоҷикистон яке аз кишиварҳои намоёни Осиёи Марказӣ мебошад, ки захираҳои бузурги обӣ дар ҳаҷми 64,4 % манбаи обӣ дорад, ки дар тамоми ҳудуди Тоҷикистон ҷорӣ мегардад. Энергияи обии Тоҷикистон барқароршаванд ба буда, захираи экологиии тамоман тоза ва аз талаботҳои ҳудуди бештар мебошанд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ҷораҳоро оид ба рушди соҳтмони НБО-и хурду миёна ва калон андешидар истодааст. Лоиҳаҳои бузургтарини гидротехникии Тоҷикистон НБО-и Рӯзун, НБО-и Дашибӯзум, НБО-и Шӯроб мебошанд. Соҳаи электроэнергетика баъди ба анҷом расидани ҷунин лоиҳаҳои бузург боз устувортар гардида, қувваи пешбаранд ба сӯи мувафақиятҳо ва истиқлолияти энергетикии кишивар мегардад.

**Калидвоҷсаҳо:** энергетика, амнияти энергетикӣ, захираҳои обии энергетикӣ, истиқлолияти энергетикӣ, гидроэнергетика, неругоҳҳои барқӣ, истеҳсоли энергия, рушди устувор.

Амнияти энергетикӣ дар баробари дигар шаклҳои амният (экологӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва др.) яке аз қисматҳои асосии амнияти миллӣ мебошад. Аз таъмини амнияти энергетикӣ раванди таъмини амнияти иқтисодӣ вобастагии калон дорад, чунки дар раванди таъмини амнияти энергетикӣ хатарҳои таъсирбахш ба амнияти иқтисодӣ ва умуман амнияти миллӣ камтар мегарданд.

Таъмини амнияти энергетикии ҷумҳурӣ дар шароити ҳозира яке аз мавзӯи муҳим, рӯзмарра ва ҳалталаб ба шумор меравад, ки дорои сабабҳо ва заминаҳои воқеӣ аст. Аввалан ин, ки дар ҷумҳурӣ истифодабарии оқилонаи неруи барқ ва расидан ба истиқлолияти энергетикӣ яке аз ҳадафҳои асосии рушди устувори иқтисодӣ (дар баробари баромадани ҷумҳурӣ аз бунбости коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озукаворӣ ва саноатиқунонии босуръати иқтисоди миллӣ) муайян гардидааст. Дуюм ин, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз барои гузариш ба марҳилаи муҳими рушди иҷтимоию иқтисодӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. Тибқи “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” мақсади стратегии давлат дар соҳаи энергетика сифати навро қасб карда, асоси онро истифодаи самараноки неруи барқ, таъмини амнияти он ва зина ба зина расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ташкил медиҳад.

Дар курраи Замин захираҳои асосии табиӣ ниҳоят нобаробар тақсим карда шудаанд. Аз ин рӯ, минтақаҳо ва кишиварҳое, ки иқтидори фаровони захиравӣ доранд, даъват карда мешаванд, ки соҳаҳои зарурии иқтисодиёти ҷаҳонро бо ашёи минералӣ ва дигар ашё таъмин кунанд ва дар аксари ҳолатҳо воқеан мавқеи устувори худро доро бошанд. Аз ин ҷиҳат, сарфи назар аз иқтидори бузурги иқтисодӣ ва саноатӣ, кишиварҳое, ки аз ҷиҳати саноатӣ ва технологӣ пешқадам мебошанд, бояд пеш аз ҳама ба тавлиди энергияи аз ҷиҳати экологӣ тоза ва барқароршаванд тақя намоянд. Бинобар ин кишивари мо аз ҳисоби

нишондиҳандаҳои партови газҳои гулхонай дар ҷаҳон ҷойи 135-умро ишғол менамояд, ки ин мақоми хеле баланд ва саҳми арзандай Тоҷикистон дар ҳалли муаммоҳои глобали мебошад. Инчунин маънӣ дорад, ки ҳаҷми партови газҳои гулхонай дар Тоҷикистон ба ҳар як нафари аҳолӣ дар миқёси минтақа камтарин буда, саҳми муносиб дар беҳдошти вазъи экологии минтақа ва сайёра мебошад [1,с.159]. Болои ҳамаи ин, мутаассифона, дар даҳсолаи охир мушкилоти нарасидани ашёи хом дар ҷаҳон ва дастрасӣ ба заҳираҳои табии аҳамияти маҳсуси худро пайдо карда истодааст.

Исбот гардидааст, ки ҳамгирои экологӣ ва рушди устувор омили асосии ҳаёти инсонӣ мебошад. Асоси ин ҳамгириро таъмини самаранокии баландӣ энергетикӣ тавасути: ҳавасмандгардонии коҳиши партовҳои заарнок, диверсификатсияи сарҷашмаҳо, истифодабарии оқилонаи заҳираҳои энергетикӣ, барпо намудани шароити мусоид баҳри истифодабарии пурсамари манбаҳои барқароршавандай энергия ва гузареш ба модели иқтисодиёти сабз ташкил медиҳад. Ҳамзамон мақсаду мароми энергетикаи ҷаҳонӣ ин дарёфти сарҷашмаҳои нави энергияи дорои сатҳи кифояи самаранокии экологӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Афзалияти Тоҷикистон дар он зоҳир меёбад, ки бо заҳираҳои бузурги обӣ ва обио энергетикӣ барои татбиқи лоиҳаҳои энергияи барқароршавандай ва аз ҷиҳати экологӣ тозаи низоми энергетикӣ таъмин мебошад. Тоҷикистон яке аз кишварҳои намоёни Осиёи Марказӣ мебошад, ки заҳираҳои бузурги обӣ дошта, ҳаҷми 64,4 % манбаи обӣ, ки дар тамоми ҳудуди Тоҷикистон ҷорӣ мегардад. Бояд қайд намуд, ки дар ҳавзаи баҳри Араб оид ба заҳираҳои гидроэнергетикӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешсаф мебошад.

#### Ҷадвали 1.

#### Захираҳои гидроэнергетикии кишварҳои Осиёи Марказӣ, млрд. кВт.соат/сол

Кишварҳо	Иқтидор и истехсол ӣ	%	Техн икӣ	%	Иқти- содӣ	%	Истифода- шаванда,	%
Тоҷикистон	527,0	48,9	317,0	67,1	317,0	76,8	20,6	43,7
Қирғизистон	249,0	23,1	99,0	20,8	55,0	13,3	11,8	25
Қазоқистон	170,0	15,9	30,0	6,4	23,5	5,7	8,8	18,6
Ўзбекистон	107,0	9,9	21,1	4,5	15,0	3,6	5,9	12,5
Туркманистон	24,0	2,2	5,8	1,2	2,0	0,6	0,1	0,2
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>1077,0</b>	<b>100</b>	<b>742,9</b>	<b>100</b>	<b>472,5</b>	<b>100</b>	<b>47,2</b>	<b>100</b>

**Сарҷашма:** Ҷанбаҳои минтақавии таъмини беҳатарии энергетикӣ. Душанбе, 2015 - С.82. Исполнительный комитет электроэнергетического Совета СНГ, электроэнергетика государств-участников СНГ за 2013-2023, 6 стр.

Таҳлили маълумотҳои ҷадвал нишон медиҳад, ки ҳиссаи бештари заҳираҳои гидроэнергетикии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҳудуди ду кишвар Тоҷикистон (48,9%) ва Қирғизистон (23,1%) ташаккул меёбанд. Тоҷикистон дорои заҳираҳои бузурги гидроэнергетикӣ буда, иқтидори истехсоли солонаи неруи барқ 527 млрд.кВт.соат арзёбӣ мегардад. Инчунин, илова ба заҳираҳои гидроэнергетикӣ, заҳираҳои зиёди тавлиди неруи барқ аз ҳисоби манбаъҳои шамол, офтоб ва дигар манбаъҳои барқароршавандай энергия (МБЭ) мавҷуд мебошад.

#### Ҷадвали 2.

#### Истехсоли неруи барқ барои соли 2023 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Захираҳо	Истехсол (млрд.кВт.с)	Истехсол, %
Маркази барқу гармидихӣ	1,23	5,63
Энергияи барқароршаванд, аз ҷумла энергияи Офтобӣ	0,03	0,14

Энергияи Обӣ	20,60	94,23
Ҳамагӣ	<b>21,86</b>	<b>100</b>

**Сарчашмаҳо:** Маълумот дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе, 2024. - С. 264-265. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Бояд гуфт, ки талаботи доҳилӣ ва минтақавӣ ба неруи барқ бунёди иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ва барқарорсозии иқтидорҳои истеҳсолии мавҷударо тақозо менамояд. Лекин ҳоло захираҳои зиёди обӣ-энергетикии Тоҷикистон пурра ва самаранок истифода бурда намешаванд. Раванди соҳта ба истифода додани як қатор нерӯгоҳҳои барқи обӣ (НБО)-и хурду бузург дар ҷумҳурӣ миқёси истифодабарии ин захираҳоро васеъ мегардонад. Дар давраи Истиқлолияти давлатӣ як қатор нерӯгоҳҳои барқи обӣ аз қабили ду агрегати иншооти азими аср Роғун, Санѓтуда-1, Санѓтуда-2, маркази барқу гармидиҳии Душанбе 2, нерӯгоҳҳои Помир, Тоҷикистон дар ВМКБ, нерӯгоҳҳои хурди обӣ дар водии Раҷт ва дигар минтақаҳои кишвар - ин маҷмӯи тадбирҳои Ҳукумати Тоҷикистон дар ин самти муҳими стратегии давлат ба ҳисоб мераванд.

Мушоҳида намудан мумкин аст, ки Тоҷикистон аз ҳамаи имкониятҳои эҳтимолии истеҳсоли неруи барқ истифода бурда наметавонад. Агар дар солҳои соҳибистиқлолии давлат соҳта ба истифода додани нерӯгоҳҳои хурду бузург соҳта шуда бошанд ҳам истеҳсоли неруи барқ аз ҷониби нерӯгоҳҳои хурд ҳеле кам мебошад. Ҳамагӣ ин нерӯгоҳҳо 20,3%-и имкониятҳои истеҳсолиро истифода мебаранд.

Ба ақидаи профессор Ҳоналиев Н. «Ҷумҳурии Тоҷикистон аз захираҳои обӣ бой аст. Омузиши ботадричи захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон ҳанӯз солҳои 30-уми асри XX оғоз гашта буд. Дар соли 1933 аз рӯи маълумотҳои аввалиндарачаи профессор Громов А.П. иқтидорҳои захираҳои энергетикии Тоҷикистон 11,5 млн. кВт. баҳогузорӣ шуда буд. Ҳангоми тартиб додани қадастраи (маҷмуи маълумот) энергияи обии ИҶШС дар соли 1934 ин рақам то ба 26,8 млн. кВт. зиёд карда шуд» [2,с.28].

Ҳоналиев Н. қайд менамояд, ки иқтидори захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон аввалин бор ҳангоми тартиб додани қадастраи (маҷмуи маълумот) энергияи обҳои дарёҳои ИҶШС муайян карда шуда буданд ва мувофиқи маълумоти «Атласи захираҳои энергетикии ИҶШС» нашриёти солҳои 1933-1935 аз рӯи дарёҳои қалону миёна 26,8 млн. кВт. иқтидор ва 235 млрд.кВт.с истеҳсоли миёнаи солонаи қувваи барқро ташкил медод. Ҳамзамон захираҳои гидроэнергетикӣ аз рӯи нуқтаи назари техникӣ барои истифода имконпазир дар ҳаҷми 110 млрд.кВт.с муайян карда шуда буд» [3,с.153]. Иқтидори гидроэнергетикӣ аз рӯи нуқтаи назари техникӣ барои истифода имконпазир 202, 016 млрд. кВт.с-ро ташкил медиҳад, ки аз он тақрибан 20 млрд. кВт.с ё 9,9 % воқеи истифода мешаваду ҳалос. Миқдори умумии солонаи истифодай қувваи барқ ба ҳар сари аҳолӣ зиёда аз 1834 кВт. соатро ташкил медиҳад. «Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи шароити ҷойгиршавии маҳал ва иқлим масоҳати ҳеле нодир аст, аз рӯи миқдори обҳои мусаффову нӯшиданӣ дар ҷаҳонベンазир аст. Аз Тоҷикистон 64 км.куби захираҳои обӣ ҷорӣ мегарданд, ки аз он 62,9 км.кубияш ба Амударё рост меояд. Дар минтақаҳои баландкӯҳ 8492 пиряҳ ҷойгир шудааст, ки масоҳати майдони умумиашон 9 ҳазор км. квадратиро ташкил дода 500 км.куби обӣ баландсифати ширини нӯшиданӣ доранд. Аз онҳо пиряҳҳои Помир-360км.куби яҳ аст»[4,с.9]. Аз рӯи нишондодҳои хос иқтидори гидроэнергетикӣ ба як километр масоҳати квадратӣ (3696,9 ҳазор кВт соат дар як сол/км<sup>2</sup>) ва ба ҳар сари аҳолӣ (65,9 ҳазор кВт соат дар як сол/одам) кишвар мувофиқан дар дунё ҷои якум ва дуюмро мегирад» [5,с.16]. Шумораи дарёҳо ва обравҳо ба 25000 мерасад ва дарозии умумии онҳо 90000 км. мебошад. Дар кӯлҳои Тоҷикистон 46,3 км<sup>3</sup> обҳо мавҷуданд. Захираи обҳои ширин ба 19,3 км<sup>3</sup> мерасад, захираҳои обҳои зеризаминӣ бошад ба 51,2 км<sup>3</sup> баҳогузорӣ карда мешавад[6,с.36]. Дарёҳои асосии Тоҷикистон ин

Панҷ, Сирдарё, Вахш, Кофарниҳон, Ғунд, Зарафшон, Шоҳдара, Бартанг ва дигарҳо мебошад.

### Чадвали 3.

#### Иқтидори захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон дар шароити муосир

Ҳавзаи дарёҳо	Иқтидори миёнаи солона, МВт	Энергияи миёнаи солона, ТВт.с	Ҳисса дар ҳаҷми умумӣ, %
Панҷ	14030	122,90	23,2
Ғунд	2260	19,80	3,73
Бартанг	2969	26,01	4,93
Ванҷ	1191	10,34	1,96
Язғулом	845	7,40	1,39
Килил-Су	1087	9,52	1,78
Вахш	28670	251,15	48,00
Кофарниҳон	4249	37,22	7,00
Кули Қара-кул	103	0,90	0,17
Сурхан-дарё	628	5,50	1,03
Заравшон	3875	33,94	6,38
Сир-дарё	260	2,28	0,43
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>60167</b>	<b>527,06</b>	<b>100</b>

Сарчашма: Захираҳои гидроэнергетикии ҶШС-и Тоҷикистон. Л.: Недра. соли 1965 .

#### Иқтидорҳои захиравии гидроэнергетикии Тоҷикистон




Диаграмма 1. Захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон

Аз маълумотҳои (диаграммаи 1.) дидан мумкин аст, ки дарёи Вахш қисмати мухимтарини захираҳои обӣ-энергетикии кишварро ташкил медиҳад. Қисмати зиёди НБО-и кишвар маҳз дар ҳамин дарё сохта шудаанд, аммо ин чунин маъно надорад, ки Тоҷикистон дигар дарё ва дарёчаҳоро барои истеҳсоли НБО истифода набарад. Дар дарёи Зарафшон низ имконияти зиёди сохтани неругоҳҳои обиу барқиро доро мебошад, ки давлат бояд аз онҳо низ самаранок истифода барад. Чи хеле ки аз диаграмма дида

мешавад 48% обҳо ба дарёи Вахш чорӣ мешаванд ва қариб ҳамаи НБО-и бузург дар ҳамин дарё ҷойгиранд.

А.Д. Ахророва, Ф.Ч. Бобоев, Ш.Н. Сайдова қайд менамоянд, ки «Дар айни замон иқтидори гидроэнергетикии дарёҳои Тоҷикистон ҳамагӣ ба ҳисоби миёна танҳо 4% истифода мешаванд. Иқтидорҳои гидроэнергетикии дарёҳои ВМКБ танҳо 0,53% истифода мешаванд. Коркарди солонаи қувваи барқ ба ҳар сари аҳоли 775 кВт. соатро дар ВМКБ ташкил медиҳад» [7, с.11].

#### Чадвали 4.

#### Нишондодҳои техникию-иқтисодии НБО-и дарёи Вахш

№	Номгӯи НБО	Иқтидор, МВт	Шумори Агрегатҳо	Дарғот, метр	Ҳачми манғиатнокки обанбор, Км <sup>3</sup>	Истехсоли Энергияи Электрикӣ, млрд. кВт. соат/сол
1	Роғун	3600	6	335	8,6	13,1
2	Шуроб	850	-	-	0,02	2,7
3	Норак	3000	9	300	4,5	10,38
4	Бойғозӣ	600	4	75	0,08	1,86
5	Сангтуда -1	670	4	75	0,02	1,87
6	Сангтуда -2	220	2	34	0,005	0,68
7	Сарбанд	240	6	32	0,004	0,88
8	Шаршара	29,95	3	-	0	0,20
9	Марказӣ	15,1	2	-	0	0,03

**Сарчашма:** ШСХК “Барқи Тоҷик”. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Маълумотҳои ҷадвали мазкур нишон медиҳанд, ки НБО-и Роғун яке аз бузургтарин иншиооти гидротехникӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба ҳисоб рафта, иқтидори лоиҳавии НБО ба 3600 МВт баробар буда, бо коркарди 13,1 млрд. кВт.соат дар як сол доро мебошад. НБО-и Роғун омили асосии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ба ҳисоб рафта, баъди ба кор даромадани ҷарҳаи яқум ва дуюм истехсоли нерӯи барқро оғоз намуд, ки дар ояндаи наздик як қатор мушкилоти кишварро осон мекунад, ҷунонҷӣ: зиёд кардани истехсоли нерӯи барқ, таъмин намудани тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ бо барқ на танҳо дар фасли тобистон, балки дар тамоми фаслҳо, паст кардани камчинии барқ дар фасли сармо, таъмини амнияти энергетикӣ, зиёд намудани ҳачми содирот, зиёд шудани даромад (фоида), танзими обтаминкунӣ дар дарёи Вахш ва обёрии соҳаҳои ҳочагии қишлоқи кишвар, ки дар поёноб ҷойгиранд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтмони НБО-и Шуробро бо иқтидори муайянгардидаи умуми 850 МВт ва коркарди миёнаи солона 2,7 млрд. кВт. соат нерӯи барқ дар дарёи Вахш ба нақша гирифта аст.

Энергияи обии Тоҷикистон барқароршаванда буда, захираи экологии тамоман тоза ва аз талаботҳои худи бештар мебошанд. Аз ҷиҳати умумии иқтидору захираҳои гидроэнергетикӣ Тоҷикистон дар ҷаҳон ҷои ҳаштумро мегирад, баъд аз Чин, Россия, ИМА, Бразилия, Зоира, Ҳиндустон ва Канада [8, с.25]. Дар айни замон мувофиқи баҳодиҳии ташкилотҳои байналмиллалии Тоҷикистон аз ҷиҳати истехсоли қувваи барқ аз манбаъҳои барқароршаванда ҷои шашумро ишғол менамояд. Кишвари мо имконият дорад, ки баъди ба кор андохтани иқтидорҳои нав, аз ҷумла НБО-и Роғун, метавонад аз ҷиҳати истехсоли нерӯи барқ аз манбаҳои барқароршаванда дар ҷаҳон ба ҷои дуюм ё сеюм барояд» [9].

Бояд қайд намуд, ки дар солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи гидроэнергетика ва зина ба зина расидан ба истиқлолияти энергетикӣ диққати маҳсус дода, тамоми имконияту қувваи мавҷудаи худро сафарбар намуда истодааст.

**Адабиёт**

1. Алиджанова С.А. Рушди неруи сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷалаи илмии “Паёми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон” баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ - Душанбе: 2020. №2. - С.159.
2. Петров Г.Н., Аҳмадов Х.М.. Малая гидроэнергетика Таджикистана. - Душанбе, 2010. - С. 28.
3. Ҳоналиев Н. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы развития. - Душанбе: Ирфон, 2007. - С. 153.
4. Азимов Ҳ. Финансовое управление энергетическим потенциалом Таджикистана. Душанбе, «Ирфон», 2007. -С. 9.
5. Бабаджанов Р.М. Управление водными ресурсами для устойчивого человеческого развития. // Материалы республиканской научно-практической конференции «Рациональное использование водно-энергетических ресурсов». -Душанбе: «Бахмандруд», 2015. - С. 16.
6. Нурмаҳмадов Дж.Н. Гидроэнергетика Таджикистана: ресурсы и перспектива. - Душанбе: «Эҷод», 2005. - С. 36.
7. Аҳророва А.Д., Бобоев Ф.Дж., Саидова Ш.Н. Гидроэнергетический потенциал Таджикистана и эффективность его использования. // Вестник Таджикского технического университета. Серия Инженерные исследования. № 4 (36). 2016. С. 11.
8. Петров Г.Н., Аҳмадов Х.М.. Малая гидроэнергетика Таджикистана. -Душанбе, 2010. С. 25.
9. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26.12.2018, город Душанбе.
10. Barfiev, K. Kh. Такмили механизми идорақунни таъмини амнияти энергетикӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) / K. Kh. Barfiev, M. B. Kholnazarov.-Душанбе : ООО "Эр-Граф", 2022. – 192 р. – ISBN 978-99985—7385-7. – EDN QZUYXK.
11. Исаинов Ҳ.Р. Обеспечение водно - энергетической безопасности центрально – азиатского региона: основные задачи и пути решения / Ҳ.Р. Исаинов // Вестник Таджикского национального университета серия социально-экономических и общественных наук №5/2. –Душанбе: 2020.- 43 с.
12. Холназаров М.Б. Гидроэнергетика Таджикистана и перспективы её регионального развития / М.Б. Холназаров, Ф.Ш. Бобохонов, Н.Х. Одинаев // Международной научно-практической конференции Молодёжь в поисках дружбы Посвященный к 20 летию Национального примирения и году Молодёжи Республики Таджикистана р.Боҳтар, 28 апреля 2017 г. С. 297-301.
13. Холназаров М.Б. Таҳлили самаранокии рушди электроэнергетика ва таҳдидҳои доҳилии бехатарии энергетикӣ / М.Б. Холназаров, Қ.Х. Хушваҳтзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. Душанбе. Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума 2020. №2. -С.49-55.

**Хушваҳтзода Қ.Х.  
Холназаров М.Б.**

**АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

Национальная академия наук Таджикистана  
Таджикский национальный университет

*В данной статье рассматривается анализ текущей ситуации и тенденций обеспечения энергетической безопасности в Республике Таджикистан. В условиях*

формирования рыночных отношений, которые связаны с глубокими социально-экономическими изменениями, одной из важных задач является обеспечение энергетической безопасности страны. Процесс обеспечения экономической безопасности во многом зависит от обеспечения энергетической безопасности, поскольку в процессе обеспечения энергетической безопасности снижаются риски, затрагивающие экономическую безопасность и национальную безопасность в целом. Таджикистан – одна из выдающихся стран Центральной Азии, обладающая большими водными ресурсами в размере 64,4% водного источника, протекающего по всей территории Таджикистана. Водная энергия Таджикистана является возобновляемым источником, это абсолютно чистый экологический ресурс и один из самых требовательных. Правительством Республики Таджикистан принимаются все меры для развития и строительства малых, средних и крупных гидроэлектростанций. Крупнейшими гидротехническими проектами Таджикистана являются Рогунская ГЭС, Дашибужумская ГЭС, Шуробская ГЭС. После реализации столь масштабных проектов сфера электроэнергетики станет более стабильной и станет локомотивом успеха и энергетической независимости страны.

**Ключевые слова:** энергетика, энергетическая безопасность, водно-энергетические ресурсы, энергетическая независимость, гидроэнергетика, электростанции, производство энергии, устойчивое развитие.

*Khushvakhtzoda K.Kh.  
Kholnazarov M.B.*

## ANALYSIS OF THE MODERN SITUATION AND ENSURING ENERGY SECURITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

National Academy of Sciences of Tajikistan  
Tajik National University

*This article discusses the analysis of the modern situation and ensuring energy security in the Republic of Tajikistan. In the context of the formation of market relations, which are associated with profound socio-economic changes, one of the important tasks is to ensure the country's energy security. The process of ensuring economic security is largely dependent on ensuring energy security, because in the process of ensuring energy security, threats affecting economic security and national security in general are reduced. Tajikistan is one of the prominent countries in Central Asia, with vast water resources, with 64.4% of the water source flowing throughout Tajikistan. Tajikistan's hydropower is renewable, a completely clean ecological resource, and more than meets its own needs. The Government of the Republic of Tajikistan is taking all measures for the development and construction of small, medium, and large hydroelectric power plants. The largest hydroelectric projects in Tajikistan are the Rogun Hydro Power Plant, the Dashtijum Hydro Power Plant, and the Shurob Hydro Power Plant. The power sector will become even more stable after the completion of such major projects, becoming a driving force towards the country's success and energy independence.*

**Keywords:** energy, energy security, water and energy resources, energy independence, hydropower, power plants, energy production, sustainable development.

### Маълумот дар бораи муаллифон:

**Хушваҳтзода Қобилҷон Ҳушваҳт** – Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор. Суроға: 734025, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 33. E-mail: [kobil\\_barfiev@mail.ru](mailto:kobil_barfiev@mail.ru). Телефон: (+992) 919-16-98-64

**Холназаров Музаффар Бойназарович** - номзади илмҳои иқтисодӣ, докторантни кафедраи иқтисоди миллӣ ва бехатарии иқтисодии Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Суроға: 734005, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. Телефон: (+992) 777-07-65-61. E-mail: [m17.07.1989@mail.ru](mailto:m17.07.1989@mail.ru)

**ВАЗЪ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ  
ТОҶИКИСТОНУ ЧИН***Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон*

*Дар мақолаи мазкур самтҳои асосии ҳамкориҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин мавриди таҳлил қарор дода шуда, иқтидорҳо ва мушиқилоту ҳусусиятҳои мавҷуда дар ин марҳала ва роҳҳои имконпазари густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманди тиҷоратию иқтисодӣ муайян карда шудаанд. Дар охир мақола роҳҳои бартараф карданӣ монеаҳо дар муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ, баҳисобигирии манфиатҳои тарафайн ҳангоми татбиқи поиҳаҳои доҳилию минтақавӣ, хулоса ва тавсияҳо оид ба рушди самтҳои нави ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ пешниҳод шудаанд.*

**Вожсаҳои қалидӣ:** ҳамкориҳои иқтисодӣ, рушиди устувор, гардиши савдои хориҷӣ, саноат, кишоварзӣ, энергетика, роҳсозӣ, содирот, воридот, транзит.

**Муқаддима**

Ҷумҳурии Мардумии Чин тӯли ҳазорсолаҳо шарики муҳим ва боэътиномди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳамкориҳои ду кишвар бахусус дар солҳои истиқлолияти кишварамон тақвият ёфтанд. Зарурати таҳқиқи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии ду кишвар, алалхусус кишварҳои ҳамсоя дар он зухур меёбад, ки муносибатҳои неки ҳамсоягии мутақобилан судманд ба таҳқиму густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, нақлиётию коммуникатсионӣ, фарҳангию гуманитарӣ, фароҳам овардани шароит барои ҳифзи субот, ҳамзистии осоишта ва рушди устувори кишварҳоямон мусоидат мекунад.

Сатҳи рушди ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ҳамеша аз ҳалли масъалаҳои сиёсӣ ва мавҷудияти даъвоҳои байниҳамдигарӣ, аз чумла даъвоҳо оид ба тааллук доштани қисме аз мавзеҳои як кишвар ба кишвари дигар вобаста аст. Чунон ки маълум аст, Ҷумҳурии Мардумии Чин ба Иттиҳоди Шуравӣ, ки Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон қисми он буд, даъвоҳои муайяни мавзеъӣ дошт. Табиист, ки пас аз пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ ин даъвоҳо ба кишварҳои тозаистиклол, аз чумла ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд.

Бо дарки он, ки ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ гарави таҳқими минбаъдаи шарикӣи сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистону Чин мебошад, моҳи майи соли 2002 миёни ду кишвар Созишнома дар бораи аломатгузории сарҳад ва ҳалли баҳсҳои мавзеъӣ ба имзо расид, ки тибқи он дар соли 2011 аз 28 ҳазор километри мураббаӣ баҳснок ҳамагӣ 1 ҳазор километри мураббаӣ ё 5,5 фоизи мавзei баҳсталаб аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин интиқол дода шуд.

Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Мардумии Чин масъалаҳои марзии худро на танҳо бо Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки бо Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон низ ҳал кардааст. Ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ ба сулҳу оромии минтақаҳои наздимарзӣ мусоидат намуда барои муборизаи қатъӣ ва ҷилавгирӣ аз «се үнсури бадӣ» – терроризм, сепаратизм ва ифротгарӣ шароит фароҳам оварда амният ва субот дар давлатҳои ин минтақаҳо ҳифз намуд. Ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шанҳай боиси рушди иқтисодиёти ин кишварҳо гардида сатҳи ҳамоҳангсозии пешбуруди сиёсати кишварҳои узвро дар арсаи байналмилалӣ тақвият баҳшид ва ин созмон дар таъмини сулҳу субот дар ҷаҳон ба як нерӯи муҳим табдил ёфт. [4]

Гузашта аз ин, ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ ба рушди босуръати муносибатҳои

тичоратию иқтисодӣ бо кишварҳои дар боло зикршуда мусоидат намуд. Моҳи майи соли 2004 нахустин гузаргоҳ дар сарҳади Чину Тоҷикистон боз шуд ва пас аз он ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар дар як сол беш аз ду баробар афзоиш ёфт (аз 68,93 миллион доллари ИМА дар соли 2004 то 150 миллион доллари ИМА дар соли 2005 ваё 117,6 фоиз). Қобили зикр аст, ки ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соли 1992 ҳамагӣ 2 миллиону 750 ҳазор доллари амрикоиро ташкил медод.

Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти аҳамияти рушди муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ бо кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла бо Ҷумҳурии Мардумии Чин ба фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоя, ҳаракати озоди сармоя ва қувваи корӣ аҳамияти хоса дод. Бо ин мақсад соли 2007 Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ таъсис дода шуд, ки минбари муҳим барои муколамаи давлат ва бахши ҳусусӣ ва ташаккули сиёсати давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ ва таҳқими рушди иқтисодӣ мебошад. Дар ҷаласаҳои он, ки бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо, шарикони рушд, сармоягузорони хориҷӣ ва маҳаллӣ баргузор мегарданд, масъалаҳои иҷрои қарорҳои ҷаласаҳои пешина мавриди баррасӣ қарор гирифта монеаҳои мавҷуда дар рушди соҳибкорӣ, имкониятҳои боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва ғайра муҳокима мешаванд.

Масъалаҳои беҳбуди фазои сармоягузорӣ инҷунин дар ҷаласаҳои ҳукумат баррасӣ шуда, дар консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иқтисоди кишвар инъикос ёфтаанд.

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 28 декабря соли 2023 зикр гардидааст, ки «Ҳукумати мамлакат рушди бахши ҳусусӣ, соҳибкорӣ ва сармоягузориро дар Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун воситаи асосии ноил шудан ба ҳадафҳои миллӣ муайян кардааст ва ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбуруди фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ, барои сармоягузорӣ ҷолиб гардонидани иқтисодиёти кишвар ва ба содирот нигаронидани он пайваста ҷораҷӯй менамояд»<sup>[1]</sup>

Дар иҷрои вазифаҳои ба миён гузошташуда ҳамкориҳои байналмилалӣ ва шарикии стратегӣ бо дигар кишварҳо нақши муҳим доранд. Ҷумҳурии Мардумии Чин яке аз шарикони асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Муносибатҳои ду кишвар ба принсипҳои дӯстӣ, муносибатҳои неки ҳамсоягӣ, шарикии ҳамешаҳӣ ва ҳамкориҳои стратегӣ асос ёфтаанд.

Илова бар ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатдори ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Чин аст, зеро ин кафолати амният дар минтақа буда ва аз нигоҳи иқтисодӣ барои ҷалби сармоя ва қарзҳои нисбатан арzon барои рушди инфрасоҳтор ва азхудкунии сарватҳои табиӣ ва дар умум таъмини рушди босуръати иқтисодиёти кишвар замина фароҳам меорад. Гузашта аз ин, чунин амал имкон медиҳад, ки яке аз ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – ба кишвари транзитӣ табдил додани он таъмин карда шавад. Дар баробари ин, истифодаи роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун долони транзити иқтисодии «Ҷумҳурии Мардумии Чин – Ҷумҳурии Тоҷикистон – Афғонистон», «Ҷумҳурии Мардумии Чин – Тоҷикистон – Ӯзбекистон – Туркманистон – Эрон – Туркия – Европа» ва «Тоҷикистон – Ҷумҳурии Мардумии Чин – Покистон» дар назар аст.

Ҳамин тарик, барои таҳқими минбаъдаи шарикии стратегии ду кишвар ва афзоиши ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ, ҷалби сармоя ва якҷоя амалӣ намудани лоиҳаҳои муҳими дорои аҳаммияти минтақавӣ, таъмини кишварҳои Осиёи Марказӣ бо оби нӯшокӣ ва нерӯӣ барқи арзону аз ҷиҳати экологӣ тоза, инҷунин соҳтмони роҳҳои автомобилгарди дорои аҳаммияти байналмилалӣ, қубурҳои интиқоли газ ва ғайра тамоми асосҳо мавҷуданд.

Раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин, ҷаноби Си Ҷинпин дар ҷараёни сафари давлатии ҳуд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 июля соли 2024 қайд намуданд, ки «Чин ва Тоҷикистон ҳамсояҳои хуб, дӯсту шарик ва бародарон мебошанд, ки ҳамдигарро самимона дастгирӣ

мекунанд ва ба манфиатдори ҳамкориҳои мутақобилан судманд мебошанд»<sup>8</sup>. Ин ба соҳаи иқтисодиёт низ даҳл дорад.

Аз ин рӯ, мақсади таҳқиқоти мазкур дарёфтиро ҳамкорӣ байни ду кишвар, бартараф намудани монеаҳо, зиёд кардани ҳаҷми савдои байнидавлатию сармоягузориҳо, татбиқи лоиҳаҳои нави ҷавобгӯй ба талаботи ҳарду ҷониб ва минтақа, пешниҳоди имтиёзҳо барои ҳаракати озоди сармоя, қувваи корӣ ва технологияҳои навин мебошад.

### Қисми асосӣ

Ҳамкориҳои тиҷоратио иқтисодии дучониба сараввал ба ҳалли масъалаҳои расмӣ, ташкили ҳамкориҳо байни соҳторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ, муайян кардани меъёрҳои гумруқӣ ва иҷрои расмиёти воридоту содироти молҳо ба қаламрави якдигар равона шудаанд. Ин аст, ки бо мақсади таҳқими ҳамкориҳои иқтисодии ду кишвар Комиссияи байнihuкуматӣ таъсис дода шудаасту бомуваффақият фаъолият мекунад. Зиёда аз 300 шартномаҳои дучониба қариб ҳамаи соҳаҳои ҳамкории ҳар ду мамлакатро дар бар мегиранд.

Ҳамасола дар ҷаласаҳои комиссияи байнihuкуматӣ масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷоратио иқтисодӣ ва сармоягузорӣ баррасӣ ва роҳҳои рушди минбаъдаи онҳо муайян карда мешаванд. Масалан, дар ҷаласаи охирини ин комиссия 8 майи соли 2024 дар Пекин зикр гардид, ки «ба мақсади густариши ҳамкориҳои тиҷоратио иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва саноатӣ ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ, аз ҷумла лоиҳаҳои энергетикаи сабз, таҷдиди корхонаи алюминий тоҷик, соҳтмони маркази логистикий дар ноҳияи Данғара, 4 гузаргоҳ дар шаҳри Душанбе ва бозсозии шоҳроҳи Варшез-Қулма татбиқ карда мешаванд»<sup>9</sup>. Ин аз ниятҳои хуби тарафайн оид ба рушди минбаъдаи ҳамкориҳо дар ҳамаи соҳаҳои фаъолият шаҳодат медиҳад.

Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт тадриҷан густариш мейбанд. Ин ҳамкориҳо на танҳо ба пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд, балки барои Ҷумҳурии Мардумии Чин низ аҳамияти стратегӣ доранд, зоро Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ҳамчун як самти транзитӣ барои тавсееи ҳузури Ҷумҳурии Мардумии Чин дар бозорҳои Авруосиё ва Осиёи Ҷанубӣ бошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло бо бисёр давлатҳои ҷаҳон ҳамкорӣ дорад ва шарикони асосии тиҷоратио иқтисодии он Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Туркия ва ғайра ба шумор мераванд. Ҳар яке аз ин кишварҳо дар ҳаҷми умумии гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми муайян дорад ва ҳиссаи онҳо вобаста ба шароит ва имтиёзҳо дар муносибатҳои тиҷоратио иқтисодӣ фарқ мекунад.

Ҷумҳурии Мардумии Чин яке аз шарикони стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, баҳусус дар ҷараёни татбиқи барномаи индустрекунони босуръати кишвар, ки асос барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзоиши даромади буҷети давлатӣ ва мутаносибан баланд бардоштани некӯаҳволии мардум мебошанд, саҳми муайян гузоштааст.

Гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин тамоюли афзоиш дорад. Саҳми Ҷумҳурии Мардумии Чин дар ҳаҷми умумии гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 18,0 фоизро ташкил дода, нисбат ба соли 2013 4,1 банди фоизӣ афзудааст.

<sup>8</sup> Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с госвизитом в Таджикистан. <https://russian.cgtn.com/news/2024-07-05/1809090782984048642/index.html>

<sup>9</sup> На заседании Межправительственной комиссии Таджикистана и Китая с целью увеличения инвестиций и создания промышленных предприятий был подписан протокол <https://medt.tj/ru/news/>

**Гардиши савдои хориҷии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Ҷин**

	201 3	201 4	201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	202 3	Афз оиш (%)
Савдои хориҷӣ (млн.USD)	498 8,8	527 4,7	432 6,2	392 9,9	397 3,1	422 2,9	452 3,7	455 7,8	635 9,1	730 9,5	832 8,9	66,9
аз ҷумла бо Ҷумҳурии Мардумии Ҷин (млн.USD)	693, 3	765, 5	793	885, 1	591, 6	651, 2	660, 9	472, 8	839, 3	121 0,0	150 3,2	116, 8
Содирот	58,9	39,0	29,1	44,0	35,4	57,1	55,5	34,4	159, 6	368, 3	313, 8	432, 7
Воридот	607, 4	762, 5	763, 9	841, 1	556, 2	594, 1	605, 4	438, 4	679, 7	841, 7	118 9,4	95,8
Ҳиссаи он дар савдои хориҷӣ (%)	13,9	14,5	18,3	22,5	14,9	15,4	14,6	10,4	13,2	16,6	18,0	+ 4,1 б.ф.

Сарчашма: Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2023.

Тавре дар ҷадвали 1 дида мешавад, ҳачми савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон дар даҳ соли охир 66,9 фоиз афзудааст, ҳол он ки афзоиши ҳачми савдои хориҷӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар ин давра 116,8 фоизро ташкил медиҳад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки муносибатҳои тиҳоратию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Ҷин бомуваффақият инкишоф мейбанд.

Дар соли 2020 бинобар паҳншавии пандемияи COVID-19 ва баста шудани сарҳадҳои давлатӣ ҳиссаи Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар ҳачми умумии гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон коҳиш ёфт. Ҳачми гардиши савдои хориҷии ду кишвар дар як сол 28,5 фоиз коҳиш ёфта, аз 660,9 миллион доллари ИМА то ба 472,8 миллион доллари ИМА расид. Ҷунон ки маълум аст, ҳиссаи асосии савдои берунӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Ҷин ба воридоти мошину таҷҳизот, масолехи бинокорӣ, молҳои сермасриф (либос, пояфзол, асбобҳои рӯзгор, ҷевон) рост меояд.

Табиист, ки маҳдудиятҳои марбути ба COVID-19 дар муносибатҳои тиҳоратию иқтисодӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Ҷин ва дигар кишварҳо ба фаъолияти субъектҳои соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манғӣ расониданд.

Афзоиши Маҷмуui маҳсулоти доҳилӣ дар соли 2020 ба ҷои 7,5 фоиз, ки дар барномаи иқтисодии ҳукумати кишвар пешбинӣ шуда буд, 4,5 фоизро ташкил дод. Солҳои минбаъда ин нишондиҳанда албатта афзоиш ёфт. Дар соли 2021 ҳачми гардиши савдои хориҷӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Ҷин 77,5 фоиз (аз 472,8 миллион доллари ИМА то ба 839,3 миллион доллари ИМА) ва дар солҳои 2022 ва 2023 мутаносибан 44,2 ва 24,2 фоиз афзуд.

Ҳиссаи содироти молҳо ба Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар ҳачми умумии содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 12,81 фоизро ташкил дода, нисбат ба соли 2020 10,36 банди фоизӣ афзуд. Ҳиссаи воридот аз Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар ҳачми умумии воридоти Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад дар соли 2023 20,23 фоизро ташкил дод.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Мардумии Ҷин номгӯи ками молу маҳсулотро

содирот мекунад. Молҳои асосии содиротӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон маъданҳои ва концентратҳои сурма, маъданҳо ва концентратҳои металлҳои қиматбаҳо, металлҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо, пӯсти чорво мебошанд. Ҳиссаи ин молҳо дар ҳаҷми умумии содирот 99,6 фоизро ташкил медиҳад.

Аз расми 1 бармеояд, ки вазни қиёсии воридот аз Ҷумҳурии Мардумии Чин сол то сол меафзояд, valee вазни қиёсии содирот ба Ҷумҳурии Мардумии Чин каме тағиیر ёфтааст. Тайи даҳ соли охир ҳаҷми содироти молҳо ба Ҷумҳурии Мардумии Чин 432,7 фоиз ва ҳаҷми воридот аз ин кишвар ҳамагӣ 95,8 фоиз (аз 58,9 миллион доллари ИМА то ба 313,8 миллион доллари ИМА) афзоиш ёфтааст. Маълумоти ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки ҳаҷми содирот баробари ҳалли масъалаҳои барасмиятдарории гумрукии молҳо, муқаррар намудани қоидаю қоидаҳои фитосанитарӣ, бастани шартномаҳо оид ба таҳвили баъзе намудҳои молҳо ва ғайраҳо тадриҷан меафзояд. Тавре ки мебинед, пандемияи COVID-19 ба ҳаҷми содироти мол ба Ҷумҳурии Мардумии Чин низ таъсири манғӣ расонд. Дар соли 2020 ҳаҷми содирот 62,0 фоиз (аз 55,5 миллион доллари ИМА то 34,4 миллион доллари ИМА) коҳиш ёфт. Аммо дар солҳои минбаъда ҳаҷми содироти мол хеле зиёд шуд. Дар солҳои 2021 ва 2022 ҳаҷми содирот мутаносибан 463,9 ва 230,7 фоиз афзоиш ёфтааст. Мутаассифона, шароити обу ҳавои соли 2023 имкон надод, ки ҳаҷми содирот боз ҳам афзоиш ёбад. Соли 2023 ин рақам нисбат ба соли 2022 14,8 фоиз коҳиш ёфтааст.




**Расми 1. Ҳиссаи Ҷумҳурии Мардумии Чин дар ҳаҷми умумии савдои берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо %)**

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумотҳои Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2023.

Чунон ки дар расми 1 дида мешавад, вазни қиёсии Ҷумҳурии Мардумии Чин дар ҳаҷми умумии савдои берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон майли афзоиш дорад, но вобаста аз он, ки дар баъзе солҳо ба камшавии он роҳ дода шудааст. Масалан, дар соли 2017 он 7,6 банди фоизӣ ва дар соли 2020 4,2 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст. Дар солҳои минбаъда зиёд шудани ҳаҷми содироти молҳо ба Ҷумҳурии Мардумии Чин мушоҳида мешавад.

Ҳоло Ҷумҳурии Мардумии Чин пас аз Федератсияи Россия дуввумин шарики асосии тиҷоративу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Тавозуни савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳо бо Ҷумҳурии Мардумии Чин манғӣ боқӣ мемонад, valee динамикаи таносуби пӯшонидани содирот аз хисоби воридот дар солҳои 2021-2023 беҳтар шудани вазъиятро нишон медиҳад (Расми 2).



*Расми 2. Коэффициенти пӯшонидани содирот аз ҳисоби воридот*

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумотҳои Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2023.

Барои ҳар як кишвар муҳим аст, ки ҳаҷми содирот аз воридот зиёд бошад. Ба таври дигар, ин маънои худкирои тичорати хориҷиро дорад. Барои кишварҳои пасошӯравӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки инфрасоҳтори пешрафта надоштанд ва манотики муҳталифи кишвар бо захираҳои молӣ аз кишварҳои ҳамсоя таъмин таъмин карда мешуданд, дар шароити нав ҷалби сармоя барои татбиқи лоиҳаҳои инфрасоҳтории марбут ба соҳтмони роҳҳои автомобилгард ва роҳҳои оҳан, нақбҳо, ҳатҳои интиқоли барқ ва ғайра ҳеле зарур аст. Аз ин рӯ, аён аст, ки дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ таносуби содироту воридот ба нафъи кишвари содиркунанда набуд. Тавре аз Расми 2 бармеояд, то соли 2020 ин коэффицисент ҳатто аз 0,1 зиёд набуд, яъне аз ҳаҷми умумии гардиши савдои хориҷӣ беш аз 90,0 фоизи он ба воридоти молу хизматрасониҳо рост меомад. Табиист, ки баробари татбиқи лоиҳаҳо, ташаккули инфрасоҳтори зарурӣ, тадриҷан гузаштан ба ҷалби сармоя барои татбиқи лоиҳаҳои истеҳсоли молу хизматрасонӣ, афзоиши Маҷмуи маҳсулоти доҳилий ва болоравии некӯаҳволии мардуми мамлакат таносуб байни содирот ва воридот ба фоидаи мамлакат тағиیر меёбад. Маълумотҳои Расми 2 нишон медиҳанд, ки таносуби пӯшонидани содирот ба Ҷумҳурии Мардумии Ҷин нисбат аз ҳисоби воридот аз ин кишвар аз соли 2021 ба нафъи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағиیر меёбад. Ҳамин тарик, ин коэффицисент дар солҳои 2021 ва 2022 мутаносибан 0,23 ва 0,44 буд, ҳарчанд дар соли 2023 то 0,26 коҳиҷ ёфтааст.

Ҳамкориҳои ду кишвар дар бахшҳои истиҳроҷи маъданҳои зеризаминӣ, саноат, кишоварзӣ, тандурустӣ, маориф, инфрасоҳтор, энергетика, роҳсозӣ ба роҳ монда шуда, ҳамзамон ҳамкорӣ дар заминаи “иқтисоди сабз” рушд менамояд.

Дар ҳамкориҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои дигари ҷаҳон мавқеи муҳимро сармоягузориҳо аз Ҷумҳурии Мардумии Ҷин ишғол менамоянд. «Айни замон дар ҷумҳурий беш аз 500 ширкат бо сармояи чинӣ фаъолият доранд ва ҳаҷми сармояи чинӣ дар даҳ соли охир беш аз 3,8 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад»<sup>10</sup>.


<sup>10</sup> Проведение торгово-инвестиционного форума между Таджикистаном и Китаем <https://investcom.tj/forums/403-barguzorii-forumi-tiorat-va-sarmojaguzorii-toikistonu-chin.html>

**Сармоягузориҳо ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
дар солҳои 2013-2023**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Дар умум
Чамъи сармоягузорӣ (млн. доллари ИМА)	1011,9	909,3	977,8	842,7	1100,4	644,4	607,1	428,5	718,3	2576,8	2690,4	12506,8
аз ҷумла аз Ҷумҳурии Мардумии Ҷин	212,7	152,0	405,9	497,5	303,0	330,5	283,0	151,7	236,9	493,2	130,1	3196,5
аз онҳо Мустақим	166,1	105,3	272,6	322,7	235,5	238,8	262,3	120,3	211,3	429,8	109,2	2473,9
Портфели	0	0	0	0	0	0	0	0,076	0	0	0	0,076
Дигар	46,6	46,7	133,3	175,3	67,6	91,6	20,7	31,3	25,6	64,2	20,9	722,5
Ҳиссаи Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар ҳамъи умумии сармоягузориҳо (бо %)	21,0	16,7	41,5	59,0	27,5	51,3	46,6	35,4	33,0	19,1	4,8	25,5

Сарчашма: Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан” барои солҳои даҳлдор

Тавре аз маълумоти ҷадвали 2 дида мешавад, дар байни 65 кишваре, ки солҳои 2013-2023 ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 12506,8 миллион доллари ИМА сармоягузорӣ кардаанд, 3196,5 миллион доллари ИМА ё 25,5 фоизи ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба Ҷумҳурии Мардумии Ҷин рост меояд. Табиист, ки дар баъзе солҳо вобаста ба төъдоди лоиҳаҳои амалишуда, воридоти техника, таҷхизот ва дигар омилҳо ҳиссаи сармоягузориҳо аз Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар ҳаҷми умумии сармоягузориҳо метавонад тағиیر ёбад. Ҳамин тарик, ин ҳиссаи он солҳои гуногун аз 59,0 фоизи соли 2016 то 4,8 фоиз дар соли 2023 тағиир ёфтааст (Расми 3).



**Расми 3. Ҳиссаи Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар ҳаҷми умумии сармоягузориҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2023, бо фоиз**

Сарчашма: Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан” барои солҳои даҳлдор

Табиист, ки баробари пешравии иқтисоди кишвар ва баланд шудани некуаҳволии мардуми он эҳтиёҷ ба сармоягузориҳои хориҷӣ коҳиш мейбад. Кишварҳо бештар кӯшиш мекунанд, ки сармояи дохилиро барои рушди иқтисодиёти худ ҷалб кунанд. Аз ин рӯ, коҳиши ҳаҷми сармоягузориҳои хориҷӣ дар баробари таҳқими иқтисодиёти кишвари ҷалбунанда як раванди табиист. Новобаста ба ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фароҳам овардани шароит барои ҷалб сармоя ва таъмини амнияти он талош мекунад.

Тавре дида мешавад, аз ҳаҷми умумии сармоягузориҳои чинӣ 77,4 фоизи онро сармоягузориҳои мустақим ташкил медиҳанд. Мувофиқи маълумотҳои Расми 4 ин нишондиҳанда дар солҳои алоҳида аз 64,9 фоизро ташкил медиҳад. Ҳиссаи ҳаҷми сармоягузориҳои портфелӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки бозори дохилии қофазҳои қиматноки кишвар ба қадри кофӣ рушд накардааст, корхонаю ташкилотҳо бо роҳи фурӯши саҳмияҳо сармояи хориҷиро ҷалб намекунанд.



*Расми 4. Ҳиссаи сармоягузориҳои мустақим дар ҷамъи сармоягузориҳои чинӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Сарчашма: Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан” барои солҳои даҳлдор

Дар солҳои сарбастагии нақлиётӣ ва энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намудани қисми шимолии ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ аҳаммияти беандоза дошт. Бо шарофати сармоягузориҳои чинӣ ва кормандони қасбӣ ширкати энергетикии Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA), дар як муддати нисбатан кӯтоҳ ҳати баландшиддати интиқоли барқи Шимол-Ҷануб сохта шуд, ки имкон дод вилояти Суғд ба низоми ягонаи барқии кишвар пайваст шавад. Баъдан, ҳамин ширкат нерӯгоҳи гармидиҳии «ТЭС Душанбе-2», ки дар як шабонарӯз 8 миллион кВт/соат нерӯи барқ истеҳсол мекунад, зеристгоҳҳои барқии 500 кВт-и «Душанбе-500», «Суғд-500», зеристгоҳҳои 220 кВт-и «Лолазор», «Хатлон», «Айнӣ», «Шаҳристон», «Шаҳринав», ҳатҳои 220 кВт-и интиқоли барқи «Роғун-Душанбе» (км 198), «Лолазор-Хатлон», «Хӯҷанд-Айнӣ»-ро сохта ба истифода дод.

Соли 2006 бо истифодаи қарзи имтиёznоки Бонки содироту воридоти Ҷин (\$281,1 млн.) шоҳроҳи Душанбе-Айнӣ-Истаравшан-Хӯҷанд-Бӯстон-Чанак (то сарҳади Ӯзбекистон) бо дарозии 411 км. азnavsозӣ карда шуд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон азnavsозии ин роҳ аҳаммияти ниҳоят қалон дошт, зеро дар мавсими зимистон сафару боркашонӣ аз қисмати шимолӣ ба дигар ноҳияҳои мамлакат ва бозгашт имконнопазир буд ва табиист, ки ин боиси паст шудани сатҳи рушди иқтисодиёт, ноустувории фаъолияти корхонаю ташкилотҳо, нобоварии кормандони онҳо ба нигоҳ доштани ҷои корӣ ва камбудиҳои дигар шуда ба сатҳи некуавҳолии мардум таъсири манғӣ мерасонид. Аз ин рӯ, зарур буд, ки ин мушкилӣ ҳарчи тезтар ҳал карда шавад ва ҳаракати доимии нақлиётӣ автомобилию боркашонӣ байни ноҳияҳои гуногуни мамлакат таъмин гардида бо ин восита суръати рушди иқтисодиёти мамлакат тезонида шавад. Бояд қайд намуд, ки азnavsозии ин роҳ ба рушди иқтисодиёт нерӯи тоза бахшид.

Сармоягузорони чинӣ дар соҳтмони қитъаҳои муҳими роҳи оҳан низ ширкат

доштанд. Ба ин гуна лоиҳаҳо қитъаи роҳи оҳани Ваҳдат — Ёвон дохил мешавад, ки он ба минтақаҳои озоди иқтисодии чумхурӣ кашондани масолеҳро таъмин менамояд. Бо кумаки молии Ҷумҳурии Мардумии Чин дар манотики муҳталифи Тоҷикистон тарҳҳои муҳими стратегӣ, масалан, бозсозии шоҳроҳи Душанбе-Ваҳдат-Данғара ва бунёди нақбу пулҳо амалӣ шудаанд. Ширкатҳои чинӣ нақбҳои Шаҳристон, Дӯстӣ, Ҳатлон ва Озодӣро бунёд карда ба истифода доданд.

Корхонаи муштараки истиҳроҷи тилои "Зарафшон" (70% саҳмияҳо ба ширкати Zijin Mining, 30% ба давлат тааллук доранд) ва "Талко Голд", ҶДММ "Пакрут"-и China Nonferrous Gold (CNG) ва ширкатҳои дигари чинӣ беш аз 80%-и тилло дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро истеҳсол мекунанд. Агар ба назар гирем, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сол то 8 тонна тилло истиҳроҷ мешавад, пас беш аз 6 тоннаи ин ҳаҷм ба ширкатҳои чинӣ рост меояд. Ҳамзамон, дар корхонаи муштараки «Зарафшон» аз истиҳроҷи маъдан то коркард ва истеҳсоли хиштҳои тиллой як раванди мукаммали технологӣ ба роҳмонда шудааст, ки имкон медиҳад маҳсулоти тайёр бо арзиши бештари иловашуда истеҳсол карда шавад.

Ширкати кӯҳии Тоҷикистону Чин (корхонаи фаръии ширкати давлатии Чин Tibet Everest Resources (TCMIC) ба истиҳроҷи сурб, рух ва мис машғул аст. Ширкати дигари чинӣ бо номи Kashgar Xinyi Dadi Mining Investment Company ("Каши Синьюй Дади") ба коркарди кони нуқраи Якчилва дар қисми шарқии ноҳияи Мурғоб шурӯъ кардааст, ки дар шароити табии хеле душвор аст.

Ширкатҳои чинӣ ҳамзамон дар истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ иштироки фаъолона доранд. Масалан, дар ҷумҳурӣ 85%-и истеҳсоли сement ба ширкатҳои чинии «Чунтсай Моҳир Семент», «Хуаксин Ғаюр Семент» ва «Хуаксин Ғаюр Суғд Семент» рост меояд. Рушди ин соҳа имкон дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қишвари воридкунандай сement ба қишвари содиркунандай ин маҳсулот табдил ёбад. Масалан, дар соли 2024 содироти сement 654,7 ҳазор тонна бо арзиши 26,4 млн. доллари ИМА-ро ташкил намуд, ки аз он 393,5 ҳазор тонна ба Афғонистон ва Узбекистон 259,1 ҳазор тонна ба Узбекистон рост меояд.

Ширкати China National Petroleum Corporation (CNPC) бошад тавассути ширкати фаръии худ China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC) ба ҷустуҷӯи карбогидридҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон машғул аст.

Дар баробари ин хеле муҳим аст, ки ширкатҳои чинӣ барои ҳифзи муҳити зист шароити фароҳам оваранд. Ба ақидаи коршиносон, "истиҳроҷи тилло аксаран боиси буриданӣ ҷангалҳо, эрозияи хок ва олуда шудани манобеъи об бо маводи кимиёвии хатарноке чун сианид ва симоб мегарданд, ки дар истиҳроҷи маъдан истифода мешаванд. Ин на танҳо ба гуногуни биологии маҳаллӣ таҳдид мекунад, балки ба саломатӣ ва ҳастии мардуми маҳаллӣ таҳдид мекунад."<sup>11</sup> Барои пешгирии чунин оқибатҳо бо роҳи назорати давлатӣ, ва пешгирии зараррасонӣ ба муҳити зист зарур аст, ки бартараф намудани оқибатҳои он аз ҳисоби маблағҳои корхона то ба сатҳи даҳлдори ҳифзи муҳити зист таъмин карда шавад.

Тавре маълум аст, дар доираи Барномаи ҳамкории иқтисодии Осиёи Марказӣ дар минтақа, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои бунёди инфрасоҳтори нақлиётӣ (соҳтан, барқарорсозӣ ва модернизатсияи роҳҳои оҳану автомобилгард, фурудгоҳҳо ва марказҳои логистикӣ) амалӣ карда мешаванд (CAREC). Ҷумҳурии Мардумии Чин дар иҷрои ин барнома фаъолона иштирок менамояд. Дар ин замина ва бо мақсади дастгирии ҳамкориҳои иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ Институти CAREC таъсис дода шуд, ки қароргоҳаш дар ш. Урумҷӣ (Ҷумҳурии Мардумии Чин) мебошад. Донишкада ҳамчун пайваствари байни панҷ кластерҳои CAREC барои таъмини ҳамbastagӣ дар таҳия ва татбиқи сиёсати ҳамоҳангшуда, барномаҳо ва лоиҳаҳо ҷиҳати мусоидат ба ҳамкориҳои иқтисодии минтақаӣ ва ҳамгирӣ дар минтақа ҳизмат мекунад.

Чунон ки маълум аст, яке аз соҳаҳои муҳимми иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

<sup>11</sup> Плюсы и минусы китайских инвестиций в золотодобывающий сектор Таджикистана <https://www.prometall.info/analitika>

кишоварзӣ мебошад. Саҳми он дар Маҷмуи Маҳсулоти Дохилии кишвар баландтарин буда, беш аз 22 фоизро ташкил медиҳад. Ин соҳа аз нигоҳи таъмини ичрои яке аз вазифаҳои стратегии давлат – таъмини амнияти озуқавории кишвар низ муҳим аст. Аз ин рӯ, ҳукумат ҷиҳати ҷалби сармояи хориҷӣ, аз ҷумла аз Ҷумҳурии Мардумии Ҷин бо мақсади ҳалли мушкилиҳои мавҷудаи ин соҳа, таъсиси корхонаҳои муштарак оид ба парвариши зироатҳо, нигоҳдорӣ ва коркарди меваю сабзавот, таъсиси занчираи ягонаи парвариши, ҷамъоварӣ, ниғаҳдорӣ, коркард ва фурӯши маҳсулот ҷораҳо андешаидаст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи татбиқи Ташабbusi чинии “камарбанд ва роҳ”, ки моҳияти он аз ташаккул ва истифодаи шаклҳои мусосири ҳамкориҳои байналмилалӣ дар заминай механизмҳо ва соҳторҳои мавҷудаи ҳамкориҳои дучониба ва бисёрҷониба иборат мебошад, ширкатҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ширкатҳои чиниро барои ҳамкории мутақобила дар рушди соҳаи кишоварзӣ ҷалб менамояд.

Чи хеле, ки маълум аст, ширкатҳои чинӣ аллакай дар як қатор минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бомуваффақият фаъолият доранд. Масалакн, Парки саноатии кишоварзӣ ва нассочии Чину Тоҷикистон “Ҷунтай” ширкати намунавӣ буда, силсилаи ягонаи парвариши ва коркарди пахта, ресандагӣ, боғандагӣ, рангубор ва дӯзандагиро ба роҳ мондааст. Маҳсулоти ин ширкат асосан ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. Илова бар ин, соҳтори алоҳидаи ширкат ба парвариши ва коркарди пахта машғул аст. Бо мақсад дастгирии ширкати «Ҷунтай Данғара-Син Сил-Текстил» ҳукумати кишвар ба он дар ноҳияи Данғара 15 ҳазор гектар замин ҷудо намудааст.

Лоиҳаҳои нақлиётӣ, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Мардумии Ҷин маблағузорӣ мешаванд, тичорат ва робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷаҳор кишвари ҳамсоя, ки ҳар қадоми онҳо барои ҷумҳурӣ аҳамияти стратегӣ доранд, густариш доданд. Табиист, ки Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар соҳтмон ва таҷдиди инфрасоҳтори нақлиётӣ манфиатҳои миллии ҳудро дар ҷои аввал мегузорад, зеро Ҷумҳурии Мардумии Ҷин бо ин роҳҳо ба қаламрави кишварҳои ҳамсояи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда, аз он ҷо ба кишварҳои Шарки Наздик ва Европа наздик мешавад.

Инчунин, сармоягузориҳои аз Ҷумҳурии Мардумии Ҷин ба лоиҳаҳои инфрасоҳторӣ ҷалбшуда, барои таъмир ва таҷдиди роҳҳое равона карда мешаванд, ки дар навбати ҳуд аз ҷониби Ҷумҳурии Мардумии Ҷин барои татбиқи минбаъдаи Ташабbusi “камарбанд ва роҳ” истифода мешаванд.

Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар баробари додани қарзҳои дарозмуддат ва имтиёзнома ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста кумакҳои башардӯстона мерасонад. Дар даҳ соли ахир Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар баробари Федератсияи Россия, Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико, Ҳинд, Ҷопон ва кишварҳои ҳамсоя кумакҳои башардӯстона ба Тоҷикистонро афзоиш додааст. Масалан, дар соли 2020 Ҷумҳурии Мардумии Ҷин барои мубориза бо пандемияи COVID-19 ба Тоҷикистон ба маблағи 21 миллион доллари ИМА кумаки башардӯстона расонд.

Маълум аст, ки ширкатҳои чинӣ дар ташаккули буҷаи кишвар низ саҳмгузоранд. Бо дастгирии молиявии ширкатҳои чинӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мактабҳои таҳсилоти умумӣ соҳта ба истифода дода шудаанд. Дар маҷмӯъ, дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ, ки ширкатҳои чинӣ соҳтаанд, беш аз 12 ҳазор ҳонанда таҳсил меқунанд. Соҳтмони мактабҳои таҳсилоти умумӣ бахше аз масъулияти иҷтимоии ширкатҳои чинӣ дар ичрои тарҳҳои иқтисодӣ дар бахшҳои энергетика, нақлиёт ва истиҳроҷи тилло мебошад.

Ширкатҳои Ҷумҳурии Мардумии Ҷин, ки лоиҳаҳои сармоягузориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд, дар баробари фаъолияти асосии ҳуд дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоии мавзеҳои алоҳида иштирок меқунанд. Масалан, ширкати Power China, ки бо истифода аз маблағҳои Бонки Осиёии Рушд нерӯгоҳи барқи обии Сарбандро навсозӣ кардааст, дар ноҳияи Данғара барои 640 ҳонанда, дар шаҳрҳои Боҳттар ва Леваканд барои 320 ҳонанда мактаб соҳт. ТВЕА дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ мутаносибан барои 1200 ҷойи нишаст, дар шаҳри Ваҳдат, ноҳияҳои Файзобод ва Данғара барои 640 ҷойи нишаст мактабҳо бунёд намуд.

Ҳамкории молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Ҷинро метавон смаранок арзёбӣ кард, зеро он боиси рушди минбаъдаи ҳамкориҳои иқтисодии ду ҷониб гардидааст. Ин ҳамкорӣ дар ду самт: дар сатҳи дучониба ва дар чаҳорҷӯбаи Созмони ҳамкориҳои Шанҳай сурат мегирад.

Масалан, тибқи қарори Бонки миллии Тоҷикистон, дар асоси талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти бонкӣ" ба ҶДММ «Бонки кишоварзии Ҷин» барои кушодани намояндагӣ дар пойтахти Тоҷикистон иҷозат дода шудааст. Ифтиҳои намояндагии бонк аз Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолияти иқтисодии ширкатҳои чинӣ дар кишвар асоснок карда мешавад. Самти дигари афзалиятноки ҳамкориҳои молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Ҷин афзоиши ҳиссаи пули миллии он - юан дар хисоббаробаркуниҳои мутақобилан судманд мебошад.

Ҳамкориҳои молиявии Тоҷикистону Ҷин дар чаҳорҷӯбаи Созмони Ҳамкориҳои Шанҳай густариш меёбанд. Бонки давлатии амонатии «Амонатбонк» аз соли 2008 узви Ассоцисиатсияи байнибонкӣ Созмони Ҳамкории Шанҳай мебошад. Дар доираи ин ниҳод коршиносон ва ҳамоҳангизон барои назорати истифодаи самараноки қарзҳои додашуда мунтазам гуфтушуниду воҳӯриҳо мегузаронанд. Ин намуди қарзҳо барои рушди соҳаи кишоварзӣ, соҳибкории хурду миёна ва хизматрасонии имтиёзноки молиявӣ ба аҳолии манотики дурдасти кишвар истифода мешаванд.

Соли 2023 миёни Корхонаи воҳиди давлатии «Бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»» ва Бонки давлатии рушди Ҷин созишиномаи қарзӣ ба маблағи 100 миллион юан ба имзо расид, ки барои додани қарз ба соҳибкории хурду миёна истифода мешавад. Қарзҳо бояд ба рушди соҳаи кишоварзӣ, истифодаи усулу технологияҳои нави истеҳсоли молу маҳсулот мусоидат намоянд. Дар чаҳорҷӯби ин барнома ҷонибҳо ният доранд, соҳибкоронеро, ки аз Ҷумҳурии Мардумии Ҷин мол ворид мекунанд, ҳавасманд гардонанд.

Қарзҳои аз ҷониби Ҷумҳурии Мардумии Ҷин ба Ҷумҳурии Тоҷикистон додашуда асосан ба рушди ҳамкориҳои дучонибаи иқтисодӣ нигаронида шуда, бо меъёрҳои паст ва ба мӯҳлати тӯлонӣ дода мешаванд. Ҳусусияти хоси онҳо «ҳатмӣ будани истифодаи маводи чинӣ, аз ҷумла таҷхизот, мошинаю технология, инчунин қисман қувваи кории чинӣ ҳангоми татбиқи лоиҳаҳо мебошад. Ҳусусияти дигари фарқунандаи ин қарзҳо дар он аст, ки онҳо барои соҳтмон ва таъмири иншооти инфрасоҳтори дорои аҳамияти ҷумҳурияй дошта истифода мешаванд.

Дар доираи Форуми тиҷоратӣ ва сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар шаҳри Душанбе 21 июни соли 2024 ҳуҷҷатҳои марбур ба соҳтмони корхонаи бойгардонии маъданӣ оҳан дар кони «Шоҳқадамбулоқ», таъмин ва наасби конструксияҳои сатҳи байналмилалӣ дар соҳтмони варзишгоҳи шаҳри Душанбе барои 3000 чой нишаст, таъмини электромобилҳо барои хизматрасонии таксӣ дар шаҳри Душанбе, хати қарзӣ барои ҳаридорӣ намудани техникаи маҳсус ва таҷхизоти истеҳсолӣ, коркарди сангҳои ороишӣ дар конҳои ҳудуди ҷумҳурий, соҳтмони маркази логистикӣ, соҳтмони заводи металургии Талко Голд ва ғайраҳо ба маблағи беш аз 6,0 млрд. сомонӣ ба имзо расонида шуд<sup>12</sup>.

Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда дорад. Аз ин ба баъд ҷонибҳоро зарур аст, ки ҳамbastagии Ташабbusi "камарбанд ва роҳ" бо Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ро тақвият дода набичабахшии барасмиятдарории гумрукиро барои фароҳам овардани шароити мусоид ва тавссеаи тиҷорати дучониба, инчунин таҳқими робитаҳои молиявӣ ва сармоягузорӣ афзоиш диханд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи индустрекунонии босуръатро қабул кардааст ва аз

<sup>12</sup> Баргузории Форуми тиҷоратӣ ва сармоягузории Тоҷикистону Ҷин.

<https://investcom.tj/presscenter/forums/403-barguzorii-forumi-tiyorat-va-sarmojaguzorii-toikistonu-chin.html>

ин рӯ, ҷалби бештари сармояи мустақими чинӣ ба саноат ва таъсиси корхонаҳои муштарак метавонад ба раванди саноатикунioni босуръати иқтисодиёти Тоҷикистон таъсири мусбат расонад.

Самтҳои судманди ҳамкории ҷонибҳо метавонанд ташаккули минтақаҳои саноатӣ ва таъсиси корхонаҳои саноати металлургӣ, истеҳсоли сement, нассочӣ, дӯзандагӣ, коркарди нафт ва истеҳсоли маҳсулоти кимиёвӣ бошанд.<sup>13</sup> Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди ҳамкориҳо дар соҳаи афзалиятноки сайёҳӣ тайи 5 соли охир барои сармоягузорон ва ширкатҳои рушди инфрасоҳтори сайёҳӣ имтиёзҳои ҷолиб пешниҳод кардааст.

Дар давоми даҳ соли охир иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръати баланд рушд мекунад. Аммо ноустуровии нарҳҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва таҳримҳои нав алайҳи Федератсияи Русия, ки шарики асосии тиҷоративу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ба таъмини устувории муваффақиятҳои бадастомада таҳдид мекунанд. Аз ин рӯ, қишвар бояд барои қоҳиш додани таъсири ғайримустақими ин таҳримҳо ба иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷораҳо андешад. Барқарор намудани муносибатҳои самарабаҳш ва дарозмуддати иқтисодӣ бо мамлакатҳои ҳамсоя, аз ҷумла бо Ҷумҳурии Мардумии Ҕин гарави идомаи рушди босуръати иқтисодиёт мебошад.

Иқтидори ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистону Ҕин ҳануз пурра истифода нашудааст. Барои васеъ ва ҳамаҷаниба намудани он имкониятҳои зиёд мавҷуданд. Дар ин замине мо ҷунин мешуморем, ки бо ҷалби фаъолонаи соҳибкории ҳусусӣ самтҳо ва уфуқҳои навро дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҷустуҷӯ ва инкишоф бояд дод. Ширкатҳои ҷинӣ баҳши ИТ-ро самти ояндадор медонанд ва дар он корҳои муайянро ба анҷом расонидаанд. Дар соҳаи ҳукумати электронӣ, шаҳри интеллектуалӣ, амнияти иттилоотӣ аллакай пешниҳодҳо доранд.

Таъмини амният барои иқтисодиёти рӯ ба тараққӣ ниҳодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр муҳим аст. Ҷумҳурии Мардумии Ҕин дар таъмини амнияти иқтисодӣ ва сиёсии қишвар тавассути гузаронидани машқҳои муштараки зиддитерористӣ, табодули маълумот бо нерӯҳои амнияти қишвар, фароҳам овардани шароит барои таъмини амнияти иқтисодӣ нақши муҳим дорад.

### **Хулоса ва пешниҳодҳо**

Бо дарназардошти ҳусусияти дарозмуддат доштани ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ҕин ва нияти қавии қишварҳои мо ҷиҳати таҳқими шарикӣ стратегӣ, инчунин бо мақсади пурра кардани он бо мазмuni нави амалӣ самтҳои зерин метавонанд асос барои рушди минбаъдаи ҳамкориҳо бошанд:

- содироти меваю сабзвот (лимонҳои тоҷикӣ, зардолуи тару ҳушк, шафттолу, тарбуз, ҳарбуза, ангур, себ, хурмо, чормағз ва анор) ва маҳсулоти шаробу арақи тоҷикӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Мардумии Ҕин;

- азнавсозӣ ва барқарор намудани иқтидорҳои мавҷудаи гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин соҳтмони неругоҳҳои нави барқи обии иқтидори миёна;

- дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушд додани иқтидорҳои истеҳсолии «энергияи офтобӣ: истеҳсоли панелҳои офтобӣ, обгармкунакҳо, аккумуляторҳо ва ғайра, ки энергияи офтобиро истифода мебаранд;

- соҳтмони роҳи оҳани минтақавии Ҷумҳурии Мардумии Ҕин – Қирғизистон – Тоҷикистон – Афғонистон — Эрон, ки шоҳаи ҷанубии «Роҳи бузурги абрешишро аз нав эҳё карда метавонад;

- инкишоф ва вусъат додани ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Ҕин дар соҳаи истеҳсоли масолеҳи бинокорӣ, коркарди пахта ва саноати маъдани қуҳӣ ва металлургӣ;

- дар тамоми минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтмони корхонаҳои замонавии коркарди пурра ва истифодаи партовҳо;

<sup>13</sup> Рахимов, Ш. М. Экономическая оценка воздействия пандемии на экономику таджикистана и пути ее восстановления / Ш. М. Рахимов // Экономика Таджикистана. – 2020. – № 3. – С. 11-18.

- ҳалли масъалаҳои мавҷудаи марбут ба барасмиятдарории мол дар қитъаҳои гумруқӣ. Ҳар сол маълумот аз ҷониби Тоҷикистон ва Ҷин дар бораи арзиши молу хизматҳои содиротӣ ва воридотӣ фарқ мекунад, ки андозбандии номуносиби онҳоро нишон медиҳад. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки ҳадамоти гумруки Ҷумҳурии Мардумии Ҷин ва Ҷумҳурии Тоҷикистон доим дар бораи ҳаҷм ва нарҳи молу хизматрасониҳои аз сарҳад убуршуда мубодилаи иттилоот қунанд;

- таъсиси паркҳои дониш ҳамчун мавзеҳои маҳсус, ки барои сармоягузорон, ширкатҳо, корпоратсияҳо, муассисаҳои илмӣ ва шаҳрвандон мухити ҷолибро фароҳам меоранд, то онҳоро ба пешбуруди технологияҳои нав ва ташкили корхонаҳои дорои арзиши иловашуда ё шабакаҳои виртуалии ширкатҳо, корпоратсияҳо ва муассисаҳои илмӣ ҳавасманд қунанд, ташкили марказҳои таҳлилӣ ва эҷодии шаҳрвандон барои ҳамкории дарозмуddат дар самти эҷод, мубодила ва интиқоли дониш);

- ташкили долонҳои дониш - кластерҳои технологӣ, ки дар онҳо марказҳои илмӣ, донишгоҳҳо, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои тадқиқотӣ ва кластерҳои тадқиқотии соҳавӣ ҷойгиранд ва хизматрасониҳои дорои арзиши баланди иловагиро пешкаш мекунанд;

- ташаккули шабакаи минтақавии марказҳои таҳқиқотӣ/таҳлилӣ барои ҳалли вазифаҳои зерин: васеъ намудани дастрасӣ ба манбаъҳои маълумот, иттилоот ва дониш;

- пурзур намудани мубодилаи мунтазам ва интеграции дониш дар минтақа;

- истифодаи имкониятҳои “Ташабbusi камарбанд ва роҳ”, ки манфиатҳои иктиносии ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дигар кишварҳои Осиёи Марказири муттаҳид мекунад. Мақсади асосии ташабbusi мазкур ҳавасманд гардондани рушд ва гулгулшукуфии умумӣ дар асоси принципҳои мубодилаи манфиатҳои ҳар як тараф ба манфиати умумии ҳамаи кишварҳои маъсири Роҳи абрешим мебошад.<sup>14</sup>

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба татбиқи бомуваффақияти “Ташабbusi камарбанд ва роҳ” аҳамияти хоса дода, барои ҳамкории судманд дар доираи ин лоиҳа бо тамоми кишварҳои манфиатдор омода аст, зеро барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ дар доираи ин ташабbus имконият медиҳад, ки на танҳо барои рушди инфрасоҳтор, ворид шудан ба бозорҳои нав бо роҳҳои арzonтар, ба даст овардани даромад ва таҳқими рақобатпазирии онҳо замина созад, балки бо кӯмаки онҳо амалӣ намудани ҳадафҳои рушди устуворро таъмин намояд. Тибқи таҳқиқоти як қатор олимон, беҳбудии шабакаи нақлиёт ва соддагардонии тичорат дар кишварҳое, ки дар масири «Ташабbusi камарбанд ва роҳ», баҳусус Осиёи Марказӣ, Ғарбӣ ва Ҷанубӣ ҷойгиранд, суръати афзоиши Маҷмуи маҳсулоти дохилиро аз 0,1% то 0,7% афзоиш медиҳад<sup>15</sup>;

- такмил додани занчираҳои логистикӣ барои аз ҷой ба ҷой расонидани молу маҳсулот, ки асоси он ягонасозии қонунгузории соҳаи нақлиёti байналмилалӣ мебошад, инчунин андешидани ҷораҳо барои бартараф намудани монеаҳои дохилие, ки ба ҳаракати озоди мол ҳалал мерасонанд. Татбиқи технологияҳои ҳозиразамони назорати муҳлати ҳаракати нақлиёт низ муҳим мебошад. Ин тадбирҳо бояд бо кишварҳое, ки молҳо ва хизматрасониҳо тавассути онҳо мегузаранд, мувофиқа карда шаванд, зеро он шарти асосии рушди тичорати байналмилалӣ мебошад;

- ҳалли масъалаҳои баланд бардоштани рақобатпазирӣ, рушди соҳаҳои дорои арзиши баланди иловашуда, фаъол гардонидани ҳамкории кишварҳо дар соҳаи илмию технологӣ.

- навсозии инфрасоҳтори ирригатсионӣ ва фароҳам овардани шароит барои истифодаи обҳои зеризаминӣ бо мақсади таъмини минбаъдаи рушди истеҳсолоти

<sup>14</sup> Эмомали Раҳмон. Выступление на круглом столе в рамках второго Международного форума «Один пояс, один путь». Пекин. 27.04.2019. // сайт president.tj

<sup>15</sup> Villafuerte J., Corong E. and Zhuang J. 2016. The One Belt, One Road Initiative: Impact on Trade and Growth. Presented at the 19th Annual Conference on Global Economic Analysis, Washington DC, USA. <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/8280.pdf>

кишоварзӣ. Низомҳо ё тартиботи ҳозираи обёрӣ бесамаранд, зеро онҳо ба талафоти бештари об имкон дода қувваи зиёди барқро сарф мекунанд. Азбаски дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 40 фоизи заминҳои обӣ тавассути оббардорҳои меҳиникӣ бо об таъмин карда мешаванд, ҳалли масъала, аз як тараф, ба сарфай барқ, аз тарафи дигар, боиси арzon шудани арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ мегардад.

Дар Тоҷикистон аз ҳоло барои гузариши батадриҷ ба модели инноватсионӣ-сармоягузории тиҷорати мутақобила замина омода карда мешавад. Навсозии иқтисодиёти Тоҷикистон дар доираи татбиқи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 таҷдиди пурраи заминai истеҳсолӣ ва рушди инфрасоҳтори нақлиётii кишварро асосан аз ҳисоби ҷалби васеи сармоягузориҳо ва воридоти технологияҳои муосир пешбинӣ менамояд.

Тавре Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мусоҳиба бо агентии Синъхуаи Ҷумҳурии Мардумии Чин қайд намуданд "дар давраи дарозмуддат ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар соҳаҳои барои Тоҷикистону Чин афзалиятнок, ба монанди сайёҳӣ, корҳои иқтишофӣ, содироти маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза, татбиқи лоиҳаҳои муштараки марбут ба иқтисоди "сабз" ва рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва таъсиси истеҳсолот бо истифода аз технологияҳои "сабз" дар Тоҷикистон ба манфиатҳои ҳарду кишвар ҷавобғӯ мебошад"[2]

Дар мачмӯъ, таҳқими ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин барои ҳарду ҷониб судманд мебошад. Ин ба афзоиши рақобат, имконияти ба даст овардани фоида аз иштирок дар тақсимоти байналмилалии меҳнат, тавсееи бозорҳои фурӯш ва баланд бардоштани рақобатпазирии субъектҳои хоҷагидорӣ, ҷалби сармоягузорони ҳориҷӣ тавассути афзоиши андозаи бозори дохилий ва беҳтар кардани фазои тиҷорат мусоидат мекунад.

#### Адабиёти истифодашуда:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилий ва ҳориҷии ҷумҳурий. <https://www.president.tj/event/missives/36370>
2. Полный текст интервью Президента Республики Таджикистан Э. Раҳмона агентству Синъхуа. <https://russian.news.cn/20240705/5e8a84b5d62d42978bc62f772c9ce527/c.html>
3. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с госвизитом в Таджикистан. <https://russian.cgtn.com/news/2024-07-05/1809090782984048642/index.html>
4. История развития Шанхайской организации сотрудничества [http://tj.china-embassy.gov.cn/tus/zt/shhzzz/200604/t20060410\\_1432205.htm](http://tj.china-embassy.gov.cn/tus/zt/shhzzz/200604/t20060410_1432205.htm)
5. Плюсы и минусы китайских инвестиций в золотодобывающий сектор Таджикистана <https://www.prometall.info/analitika>
6. Villafuerte J., Corong E. and Zhuang J. 2016. The One Belt, One Road Initiative: Impact on Trade and Growth. Presented at the 19th Annual Conference on Global Economic Analysis, Washington DC, USA. <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/8280.pdf>

**STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF  
TAJIK-CHINESE ECONOMIC COOPERATION**

*Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan*

*This article analyzes the main directions of economic cooperation between the Republic of Tajikistan and the People's Republic of China, identifies the potential and existing problems and features at this stage, and also identifies possible ways to expand mutually beneficial trade and economic cooperation.*

**Keywords:** economic cooperation, sustainable development, foreign trade turnover, industry, agriculture, energy, road construction, export, import, transit.

Ш. Рахимзода  
С.М. Мирзоев

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКО-КИТАЙСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА**

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана

В данной статье анализируются основные направления экономического сотрудничества Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики, выявлены потенциал и существующие на данном этапе проблемы и особенности, а также определены возможные пути расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

**Ключевые слова:** экономическое сотрудничество, устойчивое развитие, внешнеторговый оборот, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, дорожное строительства, экспорт, импорт, транзит.

**Маълумот оид ба муаллифон:**

**Шариф Рахимзода**, - д.э.н., профессор, директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 734024 Тоҷикистон, ш.Душанбе, к.С.Айнӣ, 44;

**Мирзоев С.М.** – магистранти кафедраи “Иқтисодиёти ҷаҳонӣ”-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

**АРЗЁБИИ ИШТИРОКИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ИТТИХОДИ  
ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ: АФЗАЛИЯТИ ДОКТРИНАИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДӢ**  
*Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ*

Дар мақолаи мазкур таҳлили раванди ҳамгирои иқтисодии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, фарқият дар нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, тамоюли савдои байниҳамдигарӣ ва соҳтори моливу ҷуғрофии он ва дигар нишондиҳандаҳо гузаронида шудааст. Таҳлили ҳуҷатҳои қабулишуðаи байни кишварҳои иштирокчии ИДМ ва дигар созмонҳои баррасиишуда нишон дод, ки ба истиснои амнияти сиёсиву ҳарбӣ ба масъалаҳои амнияти иқтисодиву иҷтимоӣ, молиявӣ, озуқаворӣ ва ҳифзи манфиатҳои кишварҳои иштирокӣ ва дар умум ғурӯҳи ҳамгироӣ кам аҳамият дода шудааст. Таҳлили нишондиҳандаҳои оморӣ нишон медиҳад, ки дар ҳамгирои фазои пасошуравӣ мамлакатҳое ширкат мекунанд, ки аз рӯи нерӯ ва соҳтори иқтисодӣ, захираҳои табиию сармоявӣ, тамоюли рушд ва як қатор дигар нишондиҳандаҳо аз якдигар тафовут доранд. Муайян гардиð, ки майли содиротии кишварҳои иштирокчии ИДМ ва ҳамзамон Иттиҳоди иқтисодии АвруOсиё бо мақсади ба даст овардани асъори хориҷӣ бештар ба мамлакатҳои берун аз ғурӯҳи ҳамгироӣ равона гардида, соҳтори онро бештар молҳои ашёгӣ ва миёнгоҳӣ ташкил медиҳад. Соҳтори иқтисодии кишварҳои иштирокчии ИДМ ва ИИА бо афзалияти соҳаҳои арзии иловагиаи нисбатан наст боқӣ мемонад. Дар ин заминай таҳқиқот ҳавфҳои иштироки Тоҷикистон дар иттиҳодияҳои ҳамгирои иқтисодӣ аз нуктаи назари амнияти иқтисодӣ баррасӣ гардиð. Ҳулоса карда шудааст, ки дар раванди иштироки кишвар дар ҳамгирои иқтисодии минтақавӣ ва рушди ин раванд ба доктринаи амнияти иқтисодӣ афзалият дода шавад.

**Калидвоҷсаҳо:** ҳамгирои иқтисодии минтақавӣ, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Иттиҳоди иқтисодии АвруOсиё, амнияти иқтисодӣ, доктрина, савдои хориҷӣ, савдои мутақобила, соҳтори савдои хориҷӣ, соҳтори ММД, рушди иқтисодӣ, конвергенсияи иқтисодӣ, ҳавфи иқтисодӣ.

Тамоми муносибатҳое кишварҳои пасошуравӣ, ки дар давоми 70 сол барпо карда буданд, бухрони солҳои 90-ум аз байн рабуд. Бояд қайд кард, ки бо пошхурии собиқ ИҶШС бозори калони ягона бо аҳолии 300 миллион қисм ба қисм тақсим шуда, сарҳади гумrukӣ байни онҳо ташаккул ёфт. Ин ҳодиса дигаргунии калонтарини геосиёсиро дар дунё ба вучуд овард ва кишварҳои соҳибиستикӯли ташкилёftа сиёсати мустақилонаи иқтисодиро пеш бурданд. Аммо бо мақсади нигоҳ доштани муносибатҳои байни субъектҳои фаъолияти ҳочагидорӣ дар доираи тақсимоти минтақавии меҳнат байни ин кишварҳоо ҷараёни ҳамгирои иқтисодӣ оғоз гардид.

Заминаи умумии равандҳои ҳамгирошавӣ дар ин мамлакатҳо ташкил кардани Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ) мебошад, ки хислати асосии он гуногунсатҳии равандҳо дар дохили ғурӯҳ мебошад.

Ҳуҷҷатҳои заминавии раванди ҳамгирошавӣ дар ИДМ иборат аст:

1. Созишинома оид ба ташкили ИДМ (8 декабря соли 1991 – Беларус, Россия, Украина);
2. Декларатсияи Алма-Ато (21 декабря соли 1991 - Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Озарбойҷон, Россия, Тоҷикистон, Узбекистон, Украина)
3. Оинномаи ИДМ (22 января соли 1993 - Арманистон, Беларус, Гурҷистон (14 августа соли 2008 баромад), Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Озарбойҷон, Россия, Тоҷикистон, Украина, Узбекистон);

4. Шартнома оид ба ташкил кардани Иттифоқи иқтисодӣ (24 сентябри соли 1993 - 12 мамлакати ИДМ).

Ҳамзамон, 15-17 ҳуҷҷатҳои асосии стратегии Иттиҳод дар 30 соли охир қабул шудааст [9].

Дар байнин онҳо номбар кардан мумкин аст: Эъломия оид ба ҳамкории стратегии иқтисодии давлатҳои узви ИДМ, Консепсияи рушди минбаъдаи ИДМ, Эъломияи сарони давлатҳои иштирокчии ИДМ оид ба инкишофи минбаъдаи ҳамкории ҳамаҷониба, Барномаи байнидавлатии ҳамкории инноватсионии давлатҳои иштирокчиёни ИДМ ва ғайра.

Дар маҷмӯъ дар давоми 33 сол дар доираи ИДМ беш аз 6862 ҳуҷҷатҳои гуногун (созишномаҳо, эъломияҳо, протоколҳо, стратегияву барномаҳо ва ғайра) қабул шудаанд, ки 1541 тои он ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ даҳл доранд. Қисме аз онҳо дар ин давра аз эътибор соқит дониста шуданд[8].

Агар дар давраҳои аввали ташкили ИДМ кӯшишҳои ташкили фазои ягонаи иқтисодӣ ва иттифоқи гумруқӣ<sup>16</sup> байнин кишварҳои иштирокчии Иттиҳод карда мешуданд, баъдан соли 2011 Созишнома оид ба минтақаи савдои озод (октябрини соли 2011 - Арманистон, Беларус, Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Россия, Тоҷикистон, Украина) ба имзо расид. Ҳусусияти ин Созишнома дар он аст, ки қисми бештари давлатҳо истисноиҳои худро ворид намуданд ва рӯйхати молҳои содиротию воридотиро интиҳобан муайян намуданд, то нисбати онҳо боҷҳои гумруқӣ боқӣ монад. Чунин ҳолат ба принсипи минтақаи савдои озод, ки дар мисоли Иттиҳоди Аврупо буд, мувоғиқ нест ва ба самаранокии ҳамгирии иқтисодӣ таъсири манғӣ мерасонад. Дар натиҷа қисми бештари муносибатҳои байнин субъектҳои ҳочагидории кишварҳои иштирокчии ИДМ барҳам ҳӯрданд, ки бухрони иқтисодиву иҷтимоиро тӯлонӣ намуд.

Дар ҳуҷҷатҳои гуногуни дар доираи ҳамгирии иқтисодии ИДМ қабулшуда масъалаи доктринаи амнияти иқтисодӣ дар бисёр ҳолатҳо сарфи назар карда шудааст. Ҳатто дар ҳуҷҷатҳо манфиати умумииттиҳодӣ дида шуда, манфиатҳои иқтисодии кишварҳои иштирокчии Иттиҳод танҳо дар шакли истисноҳо каму беш инъикос карда шудааст. Дар як қато ҳолатҳо мақсаду вазифаҳои дар ҳуҷҷатҳо инъикос кардашуда дар амалияи фаъолияти ҳамгирии иқтисодӣ кам ба назар мерасанд.

Барои мисол, ба сифати яке аз вазифаҳои Эъломия оид ба ҳамкории стратегии иқтисодии давлатҳои узви ИДМ чунин муайян карда шудааст: «васеъ намудани таъсири Иттиҳод ва кишварҳои иштирокчии ИДМ ба равандҳои ҳочагии ҷаҳонӣ тавассути ташаббуснамоии лоиҳаҳои сармоягузории муштараки глобалий ва минтақавӣ ва барномаҳои рушди иқтисодии худудҳо»[10]. Чуноне ки маълум аст, дар амал ташаббусҳо ҳастанд, вале лоиҳаҳои таъсирибахши глобалию минтақавӣ дар доираи Иттиҳод татбиқ нагардидаанд.

Дар Созишнома оид ба ташкили ИДМ қайд гардида буд, ки «ҷонибҳои созишнамудаистода ба шаҳрвандони ҳамдигар, ҳатто ба шаҳсони бешаҳрвандӣ, ки дар ҳудуди он иқомат мекунанд, новобаста аз миллату дигар нишонаҳои фарққунанда ҳукуқу озодиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ фарҳангиро кафолат медиҳанд». Аммо як қатор амалҳои Россия нисбат ба муҳочирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ барҳилоғи ин принсипҳо ва амнияти иқтисодии кишварҳо баромад мекунанд.

Ҳам дар Созишномаи болозикр ва ҳам Оинномаи ИДМ масъалаҳои амниятӣ танҳо бо амнияти ҳарбию сиёсӣ ва ягонагии ҳудуди ҳамдигар маҳдуд мегардад. Вобаста ба масъалаҳои амнияти иқтисодии кишварҳо, роҳҳои таъмину хифзи он ва ҳимояи манфиатҳои

<sup>16</sup> Барои мисол: Созишнома оид ба ташкил кардани Иттифоқи гумруқӣ (Беларус, Қазоқистон, Россия (1995), Қирғизистон (1996), Тоҷикистон-(1999); Созишнома оид ба таъқими Ҷамгириӣ дар соњањои иқтисодӣ ва гуманитарӣ (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия (1996), Тоҷикистон (1999); Созишнома оид ба иттифоқи гумруқӣ ва фазои ягонаи иқтисодӣ (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон (26.02.1999).

иқтисодии онҳо вазифаҳои мушаххас ё ҳуҷҷатҳои амиқ қабул нагардида, танҳо дар шакли фишурда тадбирҳо оварда шудаанд.

Хислати дигари ҳуҷҷатҳои қабулшуда дар доираи фаъолияти ИДМ ин татбиқ нашудани онҳо ё нарасидан ба ҳадафҳои гузошташуда мебошад. Танҳо як Шартнома оид ба ташкил кардани Иттифоқи иқтисодӣ ба роҳ мондани ҳаракати озоди молҳо, сармоя ва қувваи корӣ, сиёсати мувофиқардашудаи пулию қарзӣ, бучету андоз, нарҳӣ, гумруқӣ ва асьориро дар назар дорад. Аммо дар воқеъ чунин ҳаракати озод дар бисёр мавридиҳо таъмин нагардидааст.

Бо мақсади татбиқи вазифаҳои мушаххаси марҳилаи аввали ташкили иттифоқи гумруқӣ 15-уми апрели соли 1994 Созишнома оид ба ташкил кардани минтақаи озоди савдо ба имзо расида буд. Ин созишнома тадриҷан аз байн бурдани бочҳои гумруқӣ, андозҳо ва пардоҳтҳо, бартараф кардани маҳдудиятҳои миқдориро дар савдои мутақобила, бартараф кардани дигар монеаҳоро дар роҳи ҳаракати молҳо ва хизматрасониҳо, инчунин ташкил ва инкишофи низоми самараноки ҳисоббаробаркуниҳо ва пардоҳтҳои мутақобиларо аз рӯи амалиёти тичоратӣ ва ғайраҳо пешбинӣ мекард. Аммо новобаста аз он, ки ин ҳуҷҷат тайёр карда шуд ва ҳамаи мамлакатҳо онро эътироф карданд, он дар амал татбиқ нашуд. Созишномаи нав соли 2011 бо истисноҳои зиёд қабул гардид.

Бояд қайд кард, ки дар инкишофи равандҳои ҳамгиришавӣ як қатор омилҳои объективие вучуд доранд, ки ҳамгирии байни мамлакатҳои иттиҳодро хеле мушкил гардонида истодаанд:

1. Дар ҳамгирии фазои пасошуравӣ мамлакатҳое ширкат мекунанд, ки аз рӯи нерӯи иқтисодиашон аз якдигар тафовути калон доранд (нигаред ба ҷадвали 1).

2. Ҳамгирий дар доираи ИДМ дар шароити буҳронҳои доҳилӣ оғоз ва дар шароити буҳронҳои ҷаҳонии иқтисодиву сиёсӣ ва таҳримҳо идома дорад.

3. Дар кишварҳои иштирокии ИДМ ислоҳоти соҳториву иқтисодӣ ва ниҳодӣ ҳанӯз идома доранд ва вобаста ба заминаҳои услубиву моделии он ҳанӯз як фикри умумӣ ё ақидаи ягона вучуд надорад.

4. Муқобилияти муайяни мамлакатҳои абарқудрати Ғарб ба инкишофи равандҳои ҳамгирии кишварҳои иштирокии ИДМ вучуд дорад ва чунин кӯшишҳо мунтазам, баҳусус нисбати кишварҳои Осиёи Марказӣ (ОМ) дар формати муносибати паҳншуда (кишвари абарқудрат+ ОМ) идома дорад.

5. Суръати ҳамгирии иқтисодӣ дар доҳили ИДМ бо назардошти ташкили ҳар гуна иттиҳодияҳои минтақавии намудҳои гуногун (Иттифоқи Россия ва Беларус, Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё) ҳанӯз ба назар мерасад.

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои фарқкунандай кишварҳои узви ИДМ дар соли 2023

нишондиҳанда	Аҳолӣ,	Масоҳати умумӣ,	Зичии аҳолӣ,	Маҷмӯи умумии даромад * (бо усули Атлас)	Маҷмӯи умумии даромад (бо даромад ба як нафар (бо усули Атлас)	Маҷмӯи умумии даромад (аз рӯи паритети қобилияти и харидорӣ)	Маҷмӯи умумии даромад ба як нафар (аз рӯи паритети қобилияти и харидорӣ)	Суръати рушди иқтисодӣ
воҳиди ҷенак	млн. нафар	ҳазор км <sup>2</sup>	нафар ба км <sup>2</sup>	млрд. долл. ИМА	долл. ИМА	млрд. долл. ИМА	долл. ИМА	%
Арманистон	2,8	29,7	98	20,4	7330	62,3	22440	8,7
Озарбойҷон	10,1	86,6	123	67,5	6680	228,9	22640	1,1

Беларус	9,2	207,6	46	71,4	7780	272,0	29640	3,9
Қазоқистон	19,9	2724,9	7	217,8	10940	704,9	35420	5,1
Қирғизистон	7,1	200,0	35	12,1	1700	47,9	6750	6,2
Молдова	2,5	33,9	90	15,2	6110	43,8	17600	0,8
Россия	143,8	17098,3	9	2084,8	14250	6366,1	43510	3,6
Тоҷикистон	10,1	141,4	70	14,6	1440	64,7	6380	8,3
Туркманистон	6,5	488,1	13	59,7	м/н**	м/н	м/н	6,3
Украина	37,0	603,6	76	174,9	5070	640,4	18560	5,3
Узбекистон	36,4	448,9	79	86,0	2360	351,1	9640	6,0

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: <https://wdi.worldbank.org/table/WV.1>

\* Маҷмӯи умумии даромад дар ин ҷо: Gross national income

\*\* Маълумоти омории ИДМ нишондиҳандаҳоро бо асъори миллии ҳар як кишвари иштирокӣ дарҷ намудааст, ки қиёснашавандა аст. Бинобар ин маълумоти омории Бонки Ҷаҳонӣ истифода карда шудааст. Нисбати Туркманистон як қатор маълумот дар ҷадвали Бонки мазкур мавҷуд нест.

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвал хулоса кардан мумкин аст, ки кишварҳои иштирокии ИДМ-ро ба се гуруҳ тақсим кардан мумкин аст. Гуруҳи якум Россия ва Қазоқистон бо ҳаҷми маҷмӯи умумии даромади мутлақ ва сарикасӣ аз ҳама зиёд, гуруҳи дуюм бо нишондиҳандаҳои миёна (Арманистон, Озарбойҷон, Беларус, Молдова ва Украина) ва гуруҳи сеюм бо нишондиҳандаҳои исбатан паст (Узбекистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Қирғизистон).

Аз рӯи таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвал дар кишварҳои ИДМ 286 миллион нафар аҳолӣ иқомат мекунад, ки ин 3,8 фоизи аҳолии ҷаҳон мебошад. Инчунин ҳудуди ин кишварҳо 16 фоизи ҳудуди ҷаҳониро ташкил медиҳад. Маҷмӯи даромади умумии кишварҳои ИДМ бошад 2,7 фоизи нишондиҳандаи ҷаҳонӣ ва аз рӯи паритети қобилияти ҳаридорӣ таҳминан 4,5 фоизи нишондиҳандаи ҷаҳониро (соли 2009 – 5 фоиз буд) ташкил медиҳад.

Суръати рушди иқтисодӣ дар байни кишварҳои иштирокии ИДМ низ аз ҳамдигар фарқ мекунад. Дар даҳсолаи охир дар солҳои 2009, 2014, 2020 бо сабабҳои омилҳои гуногуни буҳронӣ суръат рушди иқтисодӣ дар аксарияти кишварҳо суст гардид. Аммо дар солҳои охир ва ба ҳисоби миёна дар Арманистон ва Тоҷикистон нисбатан баланд боқӣ мондааст, ки он дар сутуни охири ҷадвали боло мушоҳида карда мешавад.

Ба кишварҳои иштирокии ИДМ қарib 30 фоизи захираҳои гази табӣ ва ангишт, 20 фоизи нафт, 36 фоизи уран, 20 фоизи тилло, 13 фоизи заминҳои кишт рост меояд [7]. Аммо ин захираҳо байни кишварҳо нобаробар ҷойгир шудааст ва тафовутро дар имконияти кишварҳо ба вучуд меорад.

Инчунин соҳтори иқтисодии кишварҳои иштирокии ИДМ бо афзалияти соҳаҳои арзиши иловагиаш нисбатан паст боқӣ мемонад. Аз ҷадвали 2 дидан мумкин аст, ки дар соҳтори ММД-и аксарияти кишварҳо соҳаи саноату соҳтмон афзалият дошта бошад ҳам, бештар аз ҳисоби соҳаҳои истиҳроҷ ташаккул ёфтааст. Танҳо дар Узбекистон, Тоҷикистон ва Беларус ҳиссаи соҳаҳои коркард дар ММД-и ин кишварҳо мутаносибан дар давраи баррасишаванд (солҳои 2015-2023) ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. Дар дигар кишварҳо чунин афзоиши назаррас дида намешавад ва ҳатто дар Қирғизистон 1,5 банди фоизӣ, Украина 3,7 ва Молдова 1,8 банди фоизӣ ҳиссаи соҳаи коркард дар ММД-и ин кишварҳо қоҳиш ёфтааст.

Бинобар чунин соҳтори истеҳсоли молу хизматрасонӣ ҳиссаи кишварҳои ИДМ дар ММД-и ҷаҳонӣ кам шудааст.

**Чадвали 2.** Маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳои ИДМ ва нишондиҳандаҳои соҳтории он

	Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, бо млрд. долл ИМА		Ҳиссаи кишварзӣ дар ММД, %		Ҳиссаи саноату соҳтмон дар ММД, %		Ҳиссаи соҳаи коркард дар ММД, %		Ҳиссаи соҳаи хизматрасонӣ дар ММД, %	
	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023
Арманистон	10,6	24,2	17,2	8,4	25,7	23,9	9,2	11,1	48,2	59,0
Озарбайҷон	53,1	72,4	6,2	5,5	44,9	46,6	5,0	5,8	40,0	39,1
Беларус	56,5	71,9	6,3	7,3	32,7	32,5	20,6	23,0	47,7	47,8
Қазоқистон	184,4	261,4	4,7	4,3	30,9	32,0	10,3	12,3	59,3	56,0
Қирғизистон	6,7	14,0	14,1	9,7	25,1	22,6	14,1	12,6	52,1	50,8
Молдова	7,8	16,5	12,8	7,6	21,1	17,4	10,0	8,2	53,3	61,1
Россия	1363,5	2021,4	3,9	3,3	29,8	30,6	12,4	12,4	56,1	56,9
Тоҷикистон	8,3	12,1	21,6	22,9	30,2	34,7	10,7	15,1	39,2	34,1
Туркманистон	35,8	59,9	9,3	11,6	54,3	40,6	-	-	36,4	47,8
Украина	91,0	178,8	12,1	7,4	21,7	18,8	11,9	8,2	51,2	61,3
Узбекистон	86,2	90,9	29,2	23,0	22,5	30,5	12,8	19,5	39,2	41,0

Сарчаши: таҳияи муаллиф дар асоси:

[https://wdi.worldbank.org/table/4.2?\\_gl=1\\*xjnfk9\\*\\_gcl\\_au\\*MTY4NzAzMjA0NC4xNzIzODgyNTA3](https://wdi.worldbank.org/table/4.2?_gl=1*xjnfk9*_gcl_au*MTY4NzAzMjA0NC4xNzIzODgyNTA3)

Дар ҳолати аз ҷониби аксари кишварҳо ба соҳаи истихроҷ такя намудани истеҳсоли арзиши иловашуда албатта майли содиротии ин кишварҳо низ ба он мамлакатҳое, ки қобилияти ҳаридории нисбатан қалон доранд равона мегардад. Чунин ҳолат ба таъмини амнияти иқтисодӣ дар доираи ҳамгирии иқтисодии ИДМ мусоидат намекунад.

Аз давраи аввали соҳибиستиклолӣ ҳамаи кишварҳои ИДМ баъди канда шудани алоқаҳои истеҳсолӣ содироти ашёи хоми худро ба кишварҳои Ӯарб ба роҳ монданд. Дар солҳои 2000-ум ғайр аз мамлакатҳои Беларус ва Молдова, ки зиёда аз 50 фоизи содироти худро ба мамлакатҳои ИДМ равона мекарданд, дар дигар мамлакатҳои иштирокчии ИДМ ин нишондиҳандаҳо ночиз буданд ва ҳанӯз низ кам мебошад. Вале дар соҳтори кишварии воридот вазъият тамоман дигар мебошад. Ҳамин тавр дар соли 2000 Беларус 71 фоиз, Қазоқистон - 55, Қирғизистон - 54, Тоҷикистон - 83 ва Украина 58 фоизи воридоти худро аз мамлакатҳои иштирокчии ИДМ ба роҳ монда буданд. Сабаби асосӣ боқӣ мондани алоқаҳои қаблӣ дар ҳаридории маҳсулоти муҳими стратегӣ барои таъмини эҳтиёҷоти бозори дохилии ин кишварҳои номбаршуда ба ҳисоб меравад.

Аз ҷадвали 3 дида мешавад, ки дар маҷмӯи содироти кишварҳои иштирокчии ИДМ байни худ дар соли 2023 4,9 фоизро ташкил намудааст. Ин нишондиҳанда дар байни солҳои 2015-2023 аз 10 фоиз кам буд, яъне беш аз 90 фоизи содироти кишварҳои ИДМ ба кишварҳои ғайрииштирокчии ин Иттиҳод равона мегардад.

**Ҷадвали 3.** Ҳиссаи содироти кишварҳои иштирокчии ИДМ дар ҳаҷми умумии содирот ба кишварҳои ҷаҳон ва иштирокчии Иттиҳод, бо фоиз

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Содироти кишварҳои иштирокчии ИДМ, ҳамагӣ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ба кишварҳои иштирокчии ИДМ	4,14	4,93	7,37	5,84	6,00	9,51	8,06	4,29	4,88

Ба кишварҳои иштирокчии ИДМ, аз ҷумла	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ба Беларус	1,91	7,27	1,55	2,01	1,79	12,63	16,51	5,92	1,92
Ба Қазоқистон	3,41	3,96	3,04	4,10	2,04	1,98	2,17	6,36	5,96
Ба Қирғизистон	1,25	0,85	0,05	0,35	0,23	0,14	0,34	0,29	3,59
Ба Молдова	0,09	0,08	0,02	0,04	0,26	0,29	0,07	1,14	0,62
Ба Россия	9,36	1,67	2,02	8,47	2,10	4,32	1,44	9,65	2,37
Ба Тоҷикистон	1,22	1,82	0,18	0,57	0,27	0,40	0,41	0,36	0,30
Ба Туркманистон	6,23	17,15	4,80	2,08	1,96	1,44	1,91	1,56	5,21
Ба Украина	4,46	6,69	38,00	31,54	28,90	27,03	25,28	21,89	7,18
Ба Узбекистон	2,1	0,52	0,4	0,82	2,4	1,77	1,9	2,84	2,8

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: <https://new.cisstat.org/web/guest/cis-stat-home>

Аз ҷадвали 3 дидан мумкин аст, ки содироти кишварҳои иштирокчии ИДМ асосан ба Россия рост меояд. Дар байни солҳои 2015-2023 ҳиссаи содироти кишварҳои дигари ИДМ ба Россия дар маҷмӯъ дар ҳаҷми умумии содирот ба кишварҳои иштирокчии ИДМ аз 50 фоиз зиёд (дар соли 2023 72,4 фоиз) буд. Украина мавқеи дуюм, Қазоқистон сеюмро ишғол намуда, солҳои охир Узбекистон ва Қирғизистон истеъмолкунандай бештари маҳсулот аз кишварҳои иштирокчии ИДМ гардида истодаанд. Аммо ба Тоҷикистон ҳиссаи ноҷизи содирот аз кишварҳои ИДМ рост меояд (дар соли 2023 0,3 фоиз).

Аз таҳлил бармеояд, ки кишварҳои иштирокчии ИДМ бо ҳам аз ҷиҳати савдои беруна (бахусус содирот) алоқамандии нисбатан кам доранд. Инчунин аз ҷадвали 1 низ дидар шуд, ки содироти Тоҷикистон ба бозорҳои ИДМ ба ғайр аз се кишвар дигар ноҷиз аст.

Таҳлил нишон медиҳад, ки дар доҳили ИДМ Иттифоқи иқтисодии Аврупойи ИҶШ҆ (ИИА) нисбатан бо ҳам алоқамандӣ доранд. Аммо ин ҳам барои ҳифзи манфиати ҳамаи иштирокчиёни ин Иттифоқ кофӣ нест.

Инчунин барои мисол дар соли 2019 ҳаридори асосии молҳои содиротии кишварҳои узви ИИА Иттиҳоди Аврупо (52,4 фоиз аз ҳаҷми умумии содирот) мебошад. Дар байни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо бештар интиқоли мол аз кишварҳои ИИА ба Нидерландия (10,9 фоиз), Олмон (7,6 фоиз), Италия (5,7 фоиз), Полша (3,9 фоиз) сурат мегирад. Инчунин 25,1 фоизи молҳои содиротӣ аз ИИА ба кишварҳои узви Ҳамкории иқтисодии Осиё ва Үқёнуси Ором фурӯхта шудааст, ки аз он 12,5 фоиз ба Ҷин, 3,6 фоиз ба Кореяи Ҷанубӣ, 2,8 фоиз ба Ҷопон ва 2,4 фоиз ба ИМА рост меояд. Ба кишварҳои ИДМ 5 фоизи маҳсулоти содиротии ИИА рост меояд. Воридот ба кишварҳои ИИА бошад аз кишварҳои Ҳамкории иқтисодии Осиё ва Үқёнуси Ором (42,2 фоиз аз ҳаҷми умумии воридоти мол) ва Иттиҳоди Аврупо (40,5 фоиз) сурат гирифтааст. Аз миёни кишварҳои аъзои Ҳамкории иқтисодии Осиё ва Үқёнуси Ором, ҳаҷми бештар ба Ҷин (23,1 фоиз), ИМА (6 фоиз), Ҷопон (3,6 фоиз) ва Кореяи Ҷанубӣ (2,8 фоиз) рост меояд. Дар байни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо воридот ба кишварҳои ИИА асосан аз Олмон (11,4 фоиз), Италия (4,6 фоиз), Фаронса (4,5 фоиз) назаррас аст [3, с.228-246].

Ҳамин гуна ҳолат дар соли 2021 боқӣ мондааст. Ҳаридори асосии молҳои содиротии ИИА ҳанӯз Иттиҳоди Аврупо (41,9 фоиз) ва кишварҳои узви Ҳамкории иқтисодии Осиё ва Үқёнуси Ором (28,4 фоиз) буданд.

Маълум аст, ки байни кишварҳои ИИА низ майли савдои хориҷӣ ба кишварҳои сеюм ба назар мерасад.

Дар соли 2022 дар соҳтори воридоти кишварҳои ИИА берун аз Иттифоқ чунин гуруҳи молҳо афзалият доштанд: дар Россия 10,5 фоизро маҳсулоти озуқа ва кишоварзӣ, Қыргизистон - 32,3 фоизро маҳсулоти нассочӣ ва пойафзол, Қазоқистон – 8,6 фоизро

маҳсулоти озуқа ва кишоварзӣ, 7,6 фоизро маҳсулоти нассочӣ ва пойафзол, Беларус – 15 фоизро маҳсулоти озуқа ва кишоварзӣ, 7,6 фоизро металҳои гуногун ва Арманистон – 17,2 фоизро маҳсулоти озуқа ва кишоварзӣ, 9,4 фоизро маҳсулоти нассочӣ ва пойафзол асосан ташкил медиҳанд [6].

Нишондиҳандаҳои омории дар боло зикршуда пеш аз ҳама эҳтиёҷоти ин кишварҳоро инъикос намуда, барои кишварҳои ғайриузви ин Иттифоқ бозори истеъмолии калон ба ҳисоб меравад.

Ҳиссаи асосии содироти кишварҳои ИИА ба молҳои миёнгоҳӣ, яъне ашёи хом ва нимхом (84 фоиз) рост омада, молҳои истеъмолӣ ва ташаккулдиҳандаи сармоя мутаносибан 4 ва 2,4 фоизро ташкил медиҳанд. Дар воридоти ин кишварҳо бошад молҳои миёнгоҳӣ 41,5 фоиз, истеъмолӣ 31,4 фоиз ва таъиноти сармоягузорӣ 22,2 фоиз ҳисса доранд [6].

Аз рақамҳои таҳлилӣ бармоед, ки иқтидори кишварҳои узви ИИА ба таври кофӣ истифода нашуда, мавқеи онҳо дар бозори ҷаҳонӣ ҳамчун содиротқунадагони ашёи хом (молҳои миёнгоҳӣ) ташаккул ёфтааст. Мутахассисон ин вазъро аз нуктаи назари норасоии асъори хориҷӣ дар ин кишварҳо ҳамчун хислати хос нишон додаанд. Барои ба осони дастрасӣ пайдо намудан ба асъори хориҷӣ ин кишварҳо ашёи хоми ҳудро содирот менамоянд. Ин хислат нерӯи содиротии ин кишварҳоро дар ҳолати статикӣ муайян менамояд, ки бо нерӯи табиию заҳиравии онҳо тавъем аст [5, с.58-60].

Бо вучуди ин хулоса кардан мумкин аст, ки кишварҳои иштирокии ИДМ, баҳусус кишварҳои узви ИИА иқтидори ҳудро ба таври пурра истифода накардаанд. Чунин ҳолат иқтидори марказшитобии ҳамгирои иқтисодии минтақавии онҳоро заиф мегардонад ва бинобар ин суръати ҳамгироӣ суст ба роҳ монда шудааст. Ин албатта ба манфиати кишварҳои ҳамгирошудаистода нест.

Дар чунин ҳолат шомилшавии Тоҷикистон ба Иттифоқи иқтисодии АвруОсиё таҳлили амиқи пойомаду бурди кишварро ан нуктаи назари амнияти иқтисодӣ тақозо менамояд.

Дар таҳқиқоти мутахассисон дар мисоли ҳамгирои иқтисодии минтақавии Иттифоқи иқтисодии АвруОсиё якчанд ҳавфҳои шомилшавии Тоҷикистон ба ин иттифоқ шарҳ дода шудаанд, ки чунин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст:

- ҳавфҳои сиёсати савдо, ки дар фарқияти байни тарифи гумrukӣ барои воридот (дар Тоҷикистон 8 фоиз ва ИИА 9,45 фоиз) асос ёфта, эҳтимолияти баланд шудани сатҳи таваррум вучуд дорад;

- равияи гуногун дар танзими ғайритарифӣ вучуд дошта, молҳои воридотӣ аз дигар кишварҳои ғайрииштирокии ИИА (Чин, Туркия ва ғайра) қиммат мешаванд;

- ҳавфи афзоиши муҳочирати меҳнатии беруна ва норасоии кувваи корӣ дар дохили кишвар, ки ба вобастагии иқтисодиёти Тоҷикистон оварда мерасонад;

- номутобиқатии қонунгузории Тоҷикистон бо қонунгузории унификацияшудаи кишварҳои узви ИИА дар давраи аввали шомилшавӣ мушкилиҳо эҷод мекунад;

- ҳавфи зиёд шудани ҷараёни молҳои ғайриқонунӣ ва қочоқ ба кишварҳои ИИА аз Тоҷикистон вучуд дорад [2].

Ҳамзамон дар таҳқиқоти номбурда паҳлӯҳои мусбати шомилшавии Тоҷикистонро аз рӯи воридоти сармояи мустақим, ташкили ҷойҳои нави корӣ, мутавозинӣ байни муҳочирати меҳнатии беруна ва ҷойҳои кории дохилӣ, дар маҷмӯъ бурди иқтисодӣ дар сатҳи 3,5 банди фоизӣ дар як солро ташкил медиҳад [1].

Олимони ватаний қайд менамоянд, ки баҳодиҳии шомилшавии Тоҷикистон ба ИИА гуногун мебошад. Ҳамзамон, дар умум ҳавфҳои зеринро дар асоси таҷрибаи кишварҳо номбар кардан мумкин аст [4, с.75-77]:

- аз даст додани қобилияти пешбуруди сиёсати мустақили иқтисодӣ, пулию қарзӣ, тарифио гумrukӣ, ғайритарифӣ ва нақлиётву энергетикӣ;

- ҳавфи паст шудани рақобатпазирии маҳсулоти истехсолшавандай кишвар дар бозори ИИА;

- ҳавфи фирори кувваи кории баландиҳтисос ва мутахассисон;

- зарурати чуброни фарқият дар меъёри бочҳои гумрукӣ бо кишварҳои узви Созмони умумиҷаҳонии савдо бо сабаби тағйири меъёрҳои он дар доираи узвият ба ИИА;

- аз байн бурдани имтиёзҳои гумрукию андозие, ки барои ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ дар Тоҷикистон равона шуда буданд ва тағйирёбии афзалияти сармоягузорӣ дар кишвар, ки ба манфиат мувоғиқ нест;

- эҳтимолияти кам шудани қисми даромади буҷети давлатии Тоҷикистон бо сабаби амал кардани сиёсати ягонаи тарифӣ ва муносибатҳои байнибӯҷетӣ дар доираи ИИА.

Ин ва дигар пайомадҳо ё хавфҳои эҳтимолӣ барои шомилшавии Тоҷикистон ба ИИА ба ғурӯҳи далелҳои бурди кишвар аз иштирок дар он муқобил гузошта мешаванд ва ба ақидаи олимон паҳлӯҳои мусбат афзалият доранд.

Аmmo бояд таъкид намуд, ки дар раванди амалишавии ҳамгироӣ, ки тайи 30 сол дар доираи ИДМ амал мекунад, ҳанӯз конвергенсияи иқтисодӣ байни кишварҳои иштирокчии он ба даст оварда нашудааст. Пас дар ҳоле, ки кишварҳои узви ИАА ҳамзамон иштирокчии ИДМ мебошанд, мо метавонем аз натиҷаи ҳамгирии ин иттиҳод хулоса низ барорем.

Дар баробари ин набояд сарфи назар кард, ки дар шароити таҳримҳои иқтисодӣ байни кишварҳои абарқудрат шарикӣ тиҷоратию саноатӣ бо Россия, Беларус ва дигар кишварҳо пайомадҳои манғӣ дошта метавонад.

Хавфи таҳримҳо ба он оварда мерасонад, ки Тоҷикистон дар доираи ҳамгироӣ бо кишварҳои ИДМ ва ИИА ба мушкилӣ дучор гардида метавонад.

Умуман арзёбии нишондиҳандаҳои робитаи иқтисодии Тоҷикистон дар доираи иштироки кишвар дар ғуруҳи ҳамгирии минтақавӣ ва имкониятҳои он нишон медиҳад, ки ҳанӯз сатҳи хавфҳо аз нуктаи назари ҳифзи манфиатҳои миллӣ баланд боқӣ мемонанд.

Хавфҳои баланд дар самти ҳамгирии бозорҳо, ба назар нарасидани конвергенсияи иқтисодӣ, боқӣ мондани вобастагӣ аз муҳоҷирати меҳнатӣ ва интиқоли маблағҳои онҳо, ҳаракати сусти сармоя, технология, фарқияти зиёд дар сатҳи даромад ва арзиши сармоя ва дигар самтҳо ба назар мерасанд.

Бинобар ин барои Тоҷикистон дар иштирок дар ғурӯҳои ҳамгирии иқтисодии минтақавӣ доктринаи амнияти иқтисодӣ бояд дар мадди аввал гузошта шавад.

### **Адабиёти истифодашуда.**

1. Доклад ЦИИ ЕАБР «Оценка экономического эффекта присоединения Таджикистана к ТС и ЕЭП» [https://eabr.org/upload/iblock/65f/ebd\\_centre\\_doklad\\_14\\_rus\\_1.pdf](https://eabr.org/upload/iblock/65f/ebd_centre_doklad_14_rus_1.pdf)

2. Потенциальные выгоды и издержки от вступления Республики Таджикистан в ЕАЭС. Центр Интеграционных Исследований Евразийского банка развития (ЕАБР). – Санкт-Петербург, апрель 2019. – С.11-12. / [https://eabr.org/upload/iblock/8f7/EABR\\_TJ\\_04\\_2019.pdf](https://eabr.org/upload/iblock/8f7/EABR_TJ_04_2019.pdf)

3. Сайдмуродов Л.Х. Республика Таджикистан в системе современных мирохозяйственных связей: модель малой открытой экономики. - Душанбе, МН «Дониш», 2022. – 414с. (С.228-246).

4. Сайдмуродов Л.Х. ЕАЭС и Таджикистан: доктринальная оценка рисков и возможностей/ В Книге: Актуальные вопросы развития региональной экономики. Коллективная монография/Под общ.ред. Х.А.Одинаева. – Душанбе: «ЭР-граф», 2023. – 344с. (С.75-77).

5. Солехзода А.А. Вопросы наращивания интеграционного потенциала стран Центральной Азии// Евразийский юридический журнал. - 2016. - № 1 (92). - С. 58-60.

6. Статистика Евразийского экономического союза. Аналитический обзор. 05 августа 2022 года. / [https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep\\_stat/tradestat/analytics/Analytics\\_E\\_202112\\_180.pdf](https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/tradestat/analytics/Analytics_E_202112_180.pdf)

7. Стратегия рушди иқтисодии Иттиҳоди давлатҳои мустақил барои давраи то соли 2030. Қарори Шӯрои Раисони ҳукumatҳои ИДМ аз 29 майи соли 2020// <https://cis.minsk.by/reestr2/doc/6229#text>

8. <https://cis.minsk.by/reestr2/#text>

9. <https://e-cis.info/page/3545/>
10. <https://e-cis.info/page/3545/87997/>
11. <https://new.cisstat.org/web/guest/cis-stat-home>
12. [https://wdi.worldbank.org/table/4.2?\\_gl=1\\*xjnfk9\\*\\_gcl\\_au\\*MTY4NzAzMjA0NC4xNzIzODgyNTA3](https://wdi.worldbank.org/table/4.2?_gl=1*xjnfk9*_gcl_au*MTY4NzAzMjA0NC4xNzIzODgyNTA3)
13. <https://wdi.worldbank.org/table/WV.1>

**Сайдмуродзода Л.Х.  
Ҷӯразода К.К.**

## **ОЦЕНКА УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДОКТРИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

*Институт экономики и демографии НАНТ*

*В данной статье анализируются процесс экономической интеграции Содружества Независимых Государств, различия в показателях экономического и социального развития, динамика взаимной торговли, ее товарная и географическая структура и другие показатели. Анализ документов, принятых странами-участницами СНГ и другими рассмотренными организациями, показал, что, за исключением политической и военной безопасности, вопросы экономической и социальной безопасности, финансовой, продовольственной безопасности и защиты интересов стран-участниц и интеграционной группы, в целом, придавалось мало значения.*

*Анализ статистических показателей показывает, что в интеграционный процесс постсоветского пространства вовлечены страны, отличающиеся друг от друга по экономическому потенциалу и структуре, природным и капитальным ресурсам, тенденциям развития и ряду других показателей.*

*Установлено, что тенденция экспорта стран-участниц СНГ, а также Евразийского экономического союза с целью получения иностранной валюты направлена в основном в страны, не входящие в интеграционную группировку, а ее структура состоит преимущественно из сырьевых ресурсов и промежуточных товаров. Экономическая структура стран-участниц СНГ и ЕАЭС сохраняется с преимуществом отраслей с относительно низкой добавленной стоимостью.*

*На основе данного исследования рассмотрены риски участия Таджикистана в экономических интеграционных объединениях с точки зрения экономической безопасности. Сделан вывод, что в рамках участия страны в региональной экономической интеграции и развития самого этого процесса приоритет должен быть отдан доктрине экономической безопасности.*

**Ключевые слова:** региональная экономическая интеграция, Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, экономическая безопасность, доктрина, внешняя торговля, взаимная торговля, структура внешней торговли, структура ВВП, экономическое развитие, экономическая конвергенция, экономический риск.

**Saidmurodzoda L.H.  
Jurazoda K.K.**

## **ASSESSMENT OF THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES: PRIORITY OF THE DOCTRINE OF ECONOMIC SECURITY**

*This article analyzes the process of economic integration of the Commonwealth of Independent States, differences in indicators of economic and social development, the dynamics of mutual trade, its commodity and geographical structure and other indicators. An analysis of the documents adopted by the CIS member states and other considered organizations showed that, with the exception of political and military security, issues of economic and social security, financial, food security and protection of the interests of the participating countries and the integration group, in general, were given little importance.*

*The analysis of statistical indicators shows that the integration process of the post-Soviet space involves countries that differ from each other in economic potential and structure, natural and capital resources, development trends and a number of other indicators.*

*It has been established that the export trend of the CIS member states, as well as the Eurasian Economic Union in order to obtain foreign currency, is directed mainly to countries that are not part of the integration grouping, and its structure consists mainly of raw materials and intermediate goods. The economic structure of the CIS and EAEU member states is preserved with the advantage of industries with relatively low added value.*

*On the basis of this study, the risks of Tajikistan's participation in economic integration associations from the point of view of economic security are considered. It was concluded that within the framework of the country's participation in regional economic integration and the development of this process itself, priority should be given to the doctrine of economic security.*

**Key words:** regional economic integration, Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic Union, economic security, doctrine, foreign trade, mutual trade, foreign trade structure, GDP structure, economic development, economic convergence, economic risk.

#### **Маълумот оид ба муаллифон:**

Сайдмурадзода Лутфулло Ҳабибулло – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ, узви пайвастаи Академияи мӯҳандисии Тоҷикистон, мудири шуъбаи таҳқиқоти муқоисавии иқтисодии Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ, суроғаи электронӣ: lsaidmuradov@rambler.ru

Ҷӯразода Кабир Каричон – унвончӯи Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ, суроғаи электронӣ: kabirjon@gmail.com

**ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**  
*Филиал НИТУ МИСИС в г. Душанбе*

*В статье представлен анализ современной практики регулирования и поддержки развития социального предпринимательства на примере зарубежных стран. В работе установлено, что социальное предпринимательство стало глобальным трендом и его развитию уделяется особое внимание. В западных странах с целью продвижения общественно полезной выгоды создаются коммерческие организации и социально направленные корпорации, которые вовлекая уязвимые группы населения создают и преумножают экономическую выгоду. В соседних странах региона (Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) также активно пропагандируются реформы в области развития законодательства и институционализации поддержки социального предпринимательства, что привносит значительный эффект в создание субъектов социального предпринимательства содействуя занятости уязвимых групп населения. Данный опыт поможет развить социальное предпринимательство и в Республике Таджикистан.*

**Ключевые слова:** социальное предпринимательство, опыт зарубежных стран, регулирование, поддержка.

Повышение уровня занятости среди уязвимых групп населения является одним из приоритетных направлений реализации социальной политики Правительства Республики Таджикистан. Реализуется комплексный план действий, включающий вопросы совершенствования нормативно-правового поля, развитие институциональных и организационно-экономических механизмов поддержки и развития занятости слоев населения, находящиеся в уязвимом положении. Отдельное внимание в этом направлении уделяется вопросам развития социального предпринимательства. Социальное предпринимательство начинает выступать важной формой занятости уязвимых групп населения предоставляя условия для их включения в экономическую деятельность.

Вопросы поддержки и развития социального предпринимательства рассматриваются на стыке регулирования политик социальной защиты и содействия занятости населения, в том числе путем вовлечения в предпринимательскую деятельность. Среди основных нормативно-правовых, стратегических и программных документов содействующие регулированию формирования социального предпринимательства следует выделить:

- Стратегия развития социальной защиты населения Республики Таджикистан на период до 2040 года, утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29.11.2022 г., № 577;
- Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения», от 01.08.2003, № 44;
- Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства» от 26.07.2014 г., № 1107;
- Государственная программа содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2023-2027 гг., утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28.03.2023 г., № 135;
- Концепция развития продуктивной занятости в Республике Таджикистан на период до 2040 года, утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28.05.2022 г., № 263, и пр.

Данные правовые и программные документы в целом формируют основные направления содействия занятости социально уязвимых групп населения. Однако четкого

закрепления понятия социального предпринимательства в законодательстве пока еще нет. Необходимо отметить, что в настоящее время разработан Проект Закона Республики Таджикистан «О социальном предпринимательстве», который должен на законодательном уровне закрепить понятие данного феномена и определить направления её регулирования и поддержки развития.

Очень важно в данном направлении рассмотреть опыт соседних стран в поддержке и развитии социального предпринимательства для того, чтобы сформировать общее представление о том, как в условиях Республики Таджикистан можно будет развивать это направление в дальнейшем.

С 2018 года по настоящее время в соседних странах региона и международной практике произошли значительные реформы в области развития законодательных основ и институционализации СП что может быть полезно для условий Республики Таджикистан.

Как показывает опыт зарубежных стран социальное предпринимательство (СП) стало глобальным трендом. Для продвижения идеи СП разрабатываются новые инициативы, концепции и организационные формы [12]. Основная идея СП заключается в решении социальных проблем через предпринимательскую деятельность. Так, например, социальное предпринимательство в США представляет собой такой вид социально-экономической деятельности, который реализуется как коммерческими, так и некоммерческими организациями. Результатом деятельности данных организаций является создание социального продукта [15].

В США социальные предприятия, организованные на базе коммерческой деятельности, подразделяются на следующие виды (рис.1):

- Общества с ограниченными ответственностями (LLC) включая:
  - L3C – низкоприбыльные компании с ограниченной ответственностью;
  - BLLC - компании с ограниченной ответственностью, приносящие общественную выгоду «Benefit».
- Корпорации (Corporation), которые представлены двумя видами деятельности как:
  - Корпорации, приносящие общественную пользу (Benefit Corporation);
  - Социально направленные корпорации, имеющие цель решения социальных проблем общества (Social Purpose Corporation).
- Партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Partnership)




Рисунок 1. – Виды социальных предприятий в США.

Источник: [16]

L3C представляет собой гибридную структуру, коммерческого или некоммерческой организаций. BLLC создаётся для компаний с ограниченной

ответственностью, которые продвигают корпоративную социальную ответственность при распределении прибыли. К основным признакам социальной корпорации относится общественно полезная деятельность, высокой ответственности в интересах общества, а не только акционеров, для принесения социальной выгоды.

В Европейском Союзе данная инициатива также продвигается активно. В 2021 году Европейская Комиссия разработала и представила «План действий в области социальной экономики» [13], который определяет конкретные задачи на пути социализации экономики.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2023 года опубликовала руководство по правовым основам социальной и солидарной экономики [14], которое направлено на формирование современной корпоративной социально-направленной культуры на основе поддержки и развития таких форм деятельности как социальные предприятия, чтобы обеспечить поддержку экономической деятельности, ориентированной на общественное благосостояние, и социальных инноваций.

Как можно видеть концепция развития СП в США и ЕС представлена через продвижение форм «социальных предприятий» на основе коммерческих предприятий с разной долей социальной ответственности перед самой компанией или обществом. Для условий Республики Таджикистан помимо коммерческих организаций важна еще роль общественных организаций, которые вносят весомый вклад в социальную и экономическую инклюзию уязвимых групп населения. Следовательно, изучение опыта передовых развитых стран интересно для понимания современных трендов развития СП, однако использовать данный опыт применительно к контексту Республики Таджикистан ввиду значительного разрыва в социально-экономическом развитии между странами будет сложно. В зависимости от этого, мы сделали попытку более акцентироваться на опыте соседних стран региона, которые более близки к контексту нашей страны.

Так в Российской Федерации в 2019 году в Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ были внесены понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», его статус и условия [10].

В 2021 году Правительство Республики Казахстан внесло существенные изменения и дополнения в законодательные акты с целью регулирования и поддержки развития социального предпринимательства. В частности, в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-В ЗРК была включена отдельная глава, посвященная социальному предпринимательству (СП) с закреплением определения СП, субъектов, основных задач, категорий СП и требования по ведению реестра субъектов СП. Отдельные дополнения и изменения по регулированию деятельности СП и её поддержке включены в Земельный кодекс, Бюджетный кодекс, Закон о местном государственном управлении и самоуправлении и в Закон о государственном имуществе в Республике Казахстан [3].

В Кыргызской Республике пока на законодательном уровне нет закрепленного понятия социального предпринимательства. Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 2007 года № 73, в рамках государственных и территориальных программ поддержки и развития малого предпринимательства регулирует занятость уязвимых групп населения [2].

В Республике Узбекистан в Проект Закона «О социальном предпринимательстве», внесено определение социального предпринимательства [8]. В настоящее время вопросы вовлечения уязвимых групп населения (УГН) в предпринимательскую деятельность регулируются Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 05.09.2023 г. № 450 «О дополнительных мерах по поддержке отдельных социально нуждающихся категорий населения и содействию их трудоустройству» [5].

Для того чтобы понять сущность понятия СП, используемое в современном законотворчестве соседних стран, обратимся к следующему сравнению (таб. 1).

Таблица 1. – Сравнение понятий социального предпринимательства применяемые в законодательстве соседних стран

Страна (источник)	Определение
Российская Федерация (Федеральный Закон РФ №209 «О МСП в РФ»);	«Социальное предпринимательство это деятельность малых и средних предприятий, которая направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества» [11].
Республика Казахстан (Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, от 29 октября 2015 года № 375-В ЗРК.)	«Социальным предпринимательством является предпринимательская деятельность, способствующая решению социальных проблем граждан и общества» [6].
Республика Узбекистан (проект Закона «О социальном предпринимательстве»)	«Социальное предпринимательство – это бизнес с преимущественно социальными целями, доходы от которого преимущественно реинвестируются для продвижения главной цели бизнеса или в общество, и не будет стремиться максимизировать прибыль для акционеров и владельцев предприятия» [8].

Источник: составлено автором

Основной задачей СП является содействие достижению общественно полезных целей общества УГН через занятость.

В соседних странах используется практически единый подход характеристики СП. Социальным предпринимательством следует считать данный вид деятельности, у которого доля работников из категории уязвимых составляет не менее 50% и есть отчисления с фонда заработной платы в аналогичной пропорции.

Отличительная особенность СП от предпринимательской и благотворительной деятельности представлена на рис. 2.




Рисунок 2. - Отличительная особенность СП от других видов деятельности  
Источник: составлено автором

Анализ показывает, что СП возникает на стыке социальной ответственности и предпринимательской деятельности, когда основная (не менее 50%) деятельность организации связана с решением проблем уязвимых групп населения с повторным направлением (реинвестированием) части доходов (не менее 50%) на социальную деятельность.

В зависимости от основных принципов деятельности в соседних странах к СП относятся субъекты хозяйственной деятельности, которые способствуют занятости уязвимых групп населения (УГН).

Также следует различать вид деятельности социально ответственного бизнеса от социального предпринимательства (рис. 3).

Социально ответственный бизнес часто направляет (незначительную) часть прибыли, а не всю прибыль компании (как СП) на цели содействия в решении социальных проблем. Выделение средств в рамках социальной ответственности зависит от характера, частоты, целей и форм поддержки:

- в форме материальной «продукты питания, одежда, необходимые принадлежности», денежной помощи, или инвестирования;
- помочь оказывается раз в месяц, квартал, полугодие или год;
- характер помощи и охват уязвимых может быть не постоянен.



Рисунок 3. - Цель корпоративной социальной ответственности и благотворительности в бизнесе

Источник: разработано автором

- социальная ответственность бизнеса часто имеет цель поднять имидж компании в обществе, получить кредит доверия государства, получить льготы в налогообложении и пр., но с целью большего получения прибыли в будущем.
- сами уязвимые в компании часто не заняты – не работают и прибыль между ними не перераспределяется.

Таким образом анализ понятия социального предпринимательства и его трактовок в современном законодательстве стран региона позволил выявить сущность, характеристики и основные реформы в данной области.

К основным направлениям социально-экономического воздействия СП можно отнести следующее (рис. 4).

Как видно СП решает целый ряд задач от занятости до социальной инклюзии общества. Рассмотрим некоторые результаты развития СП на примере соседних стран.



Рисунок 4. – Социально-экономическая роль социального предпринимательства  
Источник: разработано автором

Так по данным Национального центра поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации по итогам 2022 года 4156 предпринимателей получили гранты на 1,9 миллиарда рублей, из них 2270 — это социальные предприниматели. В 2023 году на гранты было направлено 2,5 миллиарда рублей. Эта финансовая поддержка однозначно направлена на развитие СП как института социально-экономической инклюзии уязвимых групп населения (УГН). Проанализируем состояние деятельности СП в РФ (рис. 5).

Согласно данным, представленным на рис. 5, в настоящее время в России активно функционируют СП. Ведущим по числу СП среди представленной выборки из Единого реестра субъектов МСП в данном сравнении является Республика Башкортостан и г. Москва, где зарегистрировано 618 ед. и 361 ед. СП соответственно.




Рисунок 5. – Часть выборки по количеству зарегистрированных субъектов социального предпринимательства в России на февраль 2024 г. (ед.) [1]

В северных регионах страны как Республика Саха, Удмуртская Республика и Коми также наблюдается значительное количество зарегистрированных СП, что свидетельствует о результативности политики государственной поддержки в области выдачи грантов на развитие СП в северных (арктических) регионах) на сумму до 1 млн. рублей.

Очевидно, что рост количества СП приводит и к росту занятости уязвимых групп населения (рис. 6).

Анализ уровня участия инвалидов в составе рабочей силы свидетельствует о поступательном росте данного показателя за последние годы в Российской Федерации. Так, если в 2017 году всего 10,1% инвалидов было представлено в составе рабочей силы, то к 2022 году данный показатель вырос на 1,6% и составил 11,7%. В деятельности СП помимо восстановления трудоспособности инвалидов важное внимание также уделяется и их занятости. Прирост доли трудоспособных инвалидов способствовало и росту уровня занятости среди инвалидов. Данный показатель вырос с 8,1% в 2017 году до 10,1% в 2022 году, что является достаточно высоким показателем в области содействия занятости лиц с ограниченными возможностями.



Рисунок 6. – Уровень участия инвалидов в составе рабочей силы и уровень занятости инвалидов в России за 2017-2022 гг. (%) [4]

Другим не менее важным показателем экономического влияния развития МСП и социального предпринимательства, в частности, следует считать значительное увеличение доли занятости среди инвалидов 1 и 2 групп (рис. 7).




Рисунок 7. – Уровень занятости инвалидов 1, 2 и 3 группы в России за 2017-2022 гг. (%) [4]

Общеизвестно, что инвалидность 1-й и часто 2-й группы является показателем нетрудоспособности человека. Однако представленная динамика свидетельствует о том, что ввиду социальной направленности деятельности СП при значительном объеме реинвестирования полученных доходов в социальное благополучие участников предпринимательской деятельности из числа УГН приносит хороший результат. Так согласно статистическим данным в 2017 году в России всего 1,7% инвалидов 1-й группы было занято в экономике, тогда как в 2022 году данный показатель составил 6,3%, что на 4,6% больше 2017 года. Наблюдается и значительный прирост доли занятых среди инвалидов 2-й группы с 4,9% в 2017 г. до 6,5% в 2022 г. Это всё следует считать важным результатом социально-экономической инклюзии СП.

Благодаря принятым мерам по развитию законодательства и институционализации поддержки СП, в Казахстане также наблюдается значительный прогресс в развитии субъектов СП. Так за последние 3 года количество СП согласно данным реестра субъектов СП выросло в 2,3 раза и составило в 20204 году 166 ед. (рис. 8).




Рисунок 8. – Количество социальных предпринимателей по категориям в Казахстане, на февраль 2024 гг. (ед.) [9]

Из 166 единиц субъектов СП, функционирующих в Казахстане значительная доля из них зарегистрированы как товарищества с ограниченной ответственностью (64 ед., 38,5%), индивидуальные предприниматели (60 ед., 36,14%) и общественные объединения (24 ед., 14,4%). Очевидно, что благоприятная законодательная среда и стимулирующая поддержка государства способствует вовлечению в деятельность социального предпринимательства и другие формы хозяйствования как общественные и корпоративные фонды, центры развития, учебные производственные объединения и даже крестьянские хозяйства.

Информация о доле социальных предприятий по видам экономической деятельности представлена на рисунке 9.



Рисунок 9. – Доля социальных предпринимателей по видам экономической деятельности в Казахстане, на февраль 2024 гг. (%) [9]

Основываясь на представленных данных можно полагать что СП более адаптивны прежде всего в таких социальных сферах как образование, лечение, восстановление здоровья и предоставление социальных услуг. Но несмотря на это СП также способствует вовлечению уязвимых групп населения в производственную, коммерческую и консультативную деятельность, что является важным показателем экономической инклюзии УГН как следствия поддержки и развития социального предпринимательства.

В целом как показывает практика соседних стран поддержка и развития СП считается важным приоритетным направлением государственной политики, что вносит существенный вклад в развитие социально-экономической устойчивости уровня жизни УГН.

#### Литература:

1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства России.  
URL: <https://rmsp.nalog.ru/search.html>
2. Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого предпринимательства», от 25 мая 2007 года № 73, в послед. ред. от 10 мая 2017 года № 79.  
URL: <https://cbd.minjust.gov.kg/4-3552/edition/802663/ru>
3. Закон Республики Казахстан от 24.06.2021 г., №52-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000052>
4. Показатели занятости и безработицы лиц, имеющих инвалидность. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964>
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 05.09.2023 г. № 450 «О дополнительных мерах по поддержке отдельных социально нуждающихся категорий населения и содействию их трудоустройству». URL: <https://lex.uz/ru/docs/6595346?otherlang=3>
6. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК

7. Проект Закона «О социальном предпринимательстве» Республики Узбекистан. URL: <https://asoslik.uz/qonun>
8. Проект Закона Республики Узбекистан «О социальном предпринимательстве», вынесенный на общественное обсуждение, 29.01.2021 г. URL: <https://oldparliament.gov.uz/ru/laws/discussed/33502/>
9. Реестр субъектов социального предпринимательства Республики Казахстан. URL: <https://rchl.govtec.kz/ru/rssp>
10. Федеральный закон от 26.07.2019 г., №245-ФЗ. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44522>
11. Федеральный Закон РФ №209 «О МСП в РФ».
12. Defourny/Marthe Nyssens (eds.), Social Enterprise in Western Europe: Theory, Models and Practice, 2021. Eric Bidet/Jacques Defourny (eds.), Social Enterprise in Asia: Theory, Models and Practice, 2019.
13. European Commission, Communication of 9 December 2021, Building an economy that works for people: an action plan for the social economy, COM (2021), 778 final.
14. OECD, Policy Guide on Legal Frameworks for the Social and Solidarity Economy, 2023
15. Organizational and legal forms of social enterprises in the USA. URL: <https://www.hufh.org/organizational-and-legal-forms-of-social-enterprises/>
16. The state of social enterprise and law 2022-2023. Supported by the Tepper Family/NYU LAW, Grunin center for law and social entrepreneurship. URL: [https://socentlawtracker.org/wp-content/uploads/2023/09/2022\\_2023\\_Grunin\\_Tepper\\_Report.pdf](https://socentlawtracker.org/wp-content/uploads/2023/09/2022_2023_Grunin_Tepper_Report.pdf)

Чумаев У.М.

### **ТАЧРИБАИ КИШВАРХОИ ХОРИЧӢ ДАР РУШДИ СОҲИБКОРИИ ИҼТИМОӢ**

**Филиали ДМТТ МИСИС дар ш. Душанбе**

Мақолаи мазкур таҳлили вазъи муосири танзим ва дастгирӣ рушиди соҳибкории иҷтимоиро дар мисоли кишварҳои хориҷиро дар бар мегирад. Дар натиҷаи таҳлил мӯайян гардидаш кард, ки соҳибкории иҷтимоӣ як тамоюли ҷаҳонӣ буда ба рушиди он дикӯрати маҳсус медиҳанд. Дар кишварҳои Farb, бо мақсади пешбуруди манфиатҳои муғид, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва корпоратсияҳои иҷтимоӣ таъсис дода мешаванд, ки ҷалби ғурӯҳҳои осебонии аҳолӣ фароҳам меорад ва манфиатҳои иқтисодиро афзоши медиҳанд. Дар кишварҳои ҳамсаи минтақа (Русия, Қазоқистон, Қирғизистон), ислоҳоти қонунгузорӣ ва институтсионалии дастгирӣ соҳибкории иҷтимоӣ низ тарғиб карда мешаванд, ки ба ташкили субъектҳои соҳибкории иҷтимоӣ таъсиси назаррас меорад мусоидат ба шугули ғурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ. Таҷрибаи мазкур баҳри рушиди соҳибкории иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мусоидат менамояд.

**Калимаҳои асосӣ:** соҳибкорони иҷтимоӣ, таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ, танзим, дастгирӣ.

Dzhumaev U.M.

### **THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP**

**The Branch of the NUST MISIS in Dushanbe**

*The article presents an analysis of the modern practice of regulating and supporting the development of social entrepreneurship on the example of foreign countries. The work found that social entrepreneurship has become a global trend and its development is given special attention. In Western countries, in order to promote socially useful benefits, commercial organizations and*

*socially directed corporations are created, which involving vulnerable groups of the population create and increase economic benefits. In the neighboring countries of the region (Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan), reforms in the field of development of legislation and institutionalization of support for social entrepreneurship are also actively promoted, which brings a significant effect to the creation of subjects of social entrepreneurship promoting the employment of vulnerable groups of the population.*

**Key words:** social entrepreneurship, experience of foreign countries, regulation, support.

**Сведения об авторе:**

**Джумаев Укта́м Мирзоёрович** – к.э.н., заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизация» Душанбинского филиала Национального исследовательского технологического университета МИСИС, 73404 2 г. Душанбе ул. Назаршоева 7. Телефон: 93 505 67 68, E-mail: [u.dzhumaev@yandex.ru](mailto:u.dzhumaev@yandex.ru)

**РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ***Государственный университет права, бизнеса и политики Таджикистана*

*В статье рассматриваются основные функции стратегического планирования, направленные на достижение устойчивого и сбалансированного развития. Особое внимание уделяется определению приоритетов экономического и социального роста, эффективному распределению ресурсов, согласованию интересов различных участников (государства, бизнеса и общества) и обеспечению устойчивого развития, где экономика, экология и социальная сфера гармонично взаимодействуют. Анализируются подходы к установлению долгосрочных целей, которые способствуют оптимальному использованию ресурсов и учету интересов всех сторон. Представленные в статье выводы подчеркивают важность комплексного подхода к стратегическому планированию для создания условий устойчивого роста, отвечающего современным вызовам.*

**Ключевые слова:** регион, сбалансированность, стратегическое планирование, устойчивое развитие, дифференциация, неравномерность развития, стратегия, планы развития районов, региональная политика

Стратегическое планирование - важный инструмент, который обеспечивает устойчивое развитие и конкурентоспособность территории, оптимально распределяет ресурсы и определяет основные направления её развития. В глобальной практике оно служит основой для согласованного действия властей, бизнеса и общества, нацеленного на удовлетворение потребностей населения и создание условий для привлечения инвестиций.

Стратегическое планирование в регионе — это процесс постановки долгосрочных целей и задач, а также определение ресурсов и мер, необходимых для их достижения.

К числу основных функций стратегического планирования можно отнести:

- определение приоритетов для социального и экономического роста;
- эффективное распределение ресурсов между различными направлениями;
- согласование интересов всех участников: государственных органов, бизнеса и общества;
- обеспечение устойчивого развития, где экономика, экология и социальная сфера гармонично взаимодействуют.

Определение приоритетов экономического и социального роста предполагает анализ и выделение ключевых направлений, которые способствуют улучшению экономической устойчивости, увеличению благосостояния населения и достижению поставленных целей. На практике это означает, что в процессе стратегического планирования оцениваются текущие экономические условия, выявляются сильные и слабые стороны, анализируются возможности для роста и угрозы внешних факторов. После этого формируются приоритеты – ключевые области, в которых инвестиции и развитие принесут наибольшую пользу.

Функция стратегического планирования, связанная с эффективным распределением ресурсов между различными направлениями, предполагает оптимальное использование доступных финансовых, трудовых и материальных ресурсов для достижения поставленных целей. Эта функция направлена на то, чтобы ресурсы не были израсходованы впустую, и чтобы каждый вложенный ресурс приносил максимальную пользу. Процесс эффективного распределения ресурсов включает в себя анализ текущих и потенциальных потребностей различных направлений, оценку отдачи от инвестиций в каждую сферу и выбор тех областей, которые требуют большего внимания или инвестиций для наилучшего результата. Ключевая задача – избежать нерационального использования средств, например, избыточного финансирования одной сферы в ущерб другой, и поддерживать

баланс, который будет способствовать устойчивому росту и достижению стратегических целей.

Функция стратегического планирования, связанная с согласованием интересов всех участников, заключается в обеспечении баланса между целями и интересами различных сторон: государственных органов, бизнеса и общества. Это особенно важно, так как каждый из участников может иметь собственные приоритеты, которые не всегда совпадают. Государственные органы, как правило, заинтересованы в стабильном экономическом росте, создании рабочих мест, улучшении инфраструктуры и социальном благополучии. Бизнес, в свою очередь, фокусируется на максимизации прибыли, снижении налоговой нагрузки, минимизации затрат и доступе к новым рынкам. Общество заинтересовано в стабильности, доступности социальных услуг, улучшении качества жизни и защите окружающей среды. Согласование интересов предполагает разработку таких стратегических решений, которые учитывают ожидания всех сторон. Это может включать диалог и консультации с представителями бизнеса и общественности, внедрение механизмов общественного контроля и регулирования, а также создание условий для партнёрства между государством и бизнесом. В результате достигается компромисс, при котором интересы одной стороны не ущемляют интересы другой, а стратегические цели становятся более реалистичными и приемлемыми для всех участников.

Функция стратегического планирования, направленная на обеспечение устойчивого развития, подразумевает создание условий для гармоничного взаимодействия экономики, экологии и социальной сферы. Устойчивое развитие — это модель, при которой текущие потребности общества удовлетворяются без ущерба для будущих поколений, а экономическое развитие происходит в гармонии с природой и социальными потребностями. Эта функция позволяет объединить усилия всех участников — государства, бизнеса и общества — в стремлении к долгосрочным целям. Устойчивое развитие способствует тому, что экономический рост параллельно с охраной природы и улучшением социального благополучия, создают основу для стабильного будущего. Национальная экономика должна развиваться таким образом, чтобы поддерживать стабильный рост и создавать рабочие места, но без чрезмерного использования природных ресурсов или нарушений экологического баланса. Это требует внедрения инновационных технологий и оптимизации производственных процессов, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить экономическую стабильность, т.е. охрана окружающей среды становится неотъемлемой частью стратегических планов.

Стратегическое планирование учитывает интересы общества, в том числе создание рабочих мест, обеспечение доступа к образованию и здравоохранению, улучшение условий жизни и снижение социального неравенства. Устойчивое развитие предполагает, что экономические и экологические решения не должны ухудшать качество жизни населения. Перечисленные функции играют значительную роль, так как помогают регионам адаптироваться к глобальным изменениям и оставаться конкурентоспособными.

В каждой стране мира существуют свои специфические особенности стратегического планирования. Например, ЕС играет ведущую роль в регулировании процессов стратегического планирования среди своих государств-участников [1]. Существует несколько основополагающих инструментов, применяемых в ЕС:

- стратегии на уровне ЕС: в рамках политики ЕС разрабатываются долгосрочные стратегии, такие как «Европа 2020» и «Европа 2030», которые включают основные направления, такие как развитие «зеленой» экономики, цифровизация, социальная инклюзия и инновации;
- региональные программы и структурные фонды: Европейский фонд регионального развития и Европейский социальный фонд, которые оказывают поддержку регионам, направляя средства на проекты, разработанные в рамках региональных стратегий;

- многоуровневое управление: на уровне ЕС проводится тесная координация между государственными органами, организациями и бизнесом, что обеспечивает эффективность в достижении целей [2].

Программа «Европа 2030» направлена на устойчивое развитие и инновационное преобразование Европейского союза, учитывая вызовы современности. Программа включает ряд целей, таких как сокращение углеродных выбросов, переход к зеленой экономике, цифровизация и поддержка научных исследований. Среди задач программы — укрепление экономики, повышение социальной интеграции и улучшение здоровья и благосостояния населения ЕС. Кроме того, «Европа 2030» представляет собой план по реализации целей устойчивого развития, согласованных с ООН, и нацелен на достижение углеродной нейтральности к 2050 году, активно поддерживая инновации и научно-исследовательские инициативы. Программа также стремится укрепить роль ЕС как глобального лидера в вопросах устойчивого развития и инклюзивности, отражая ее ценности на международной арене. В Польше после присоединения еще к ЕС были разработаны программы стратегического планирования, которые поддерживаются структурными фондами ЕС. Региональные операционные программы стали важным элементом, способствующим созданию новой инфраструктуры, инноваций и развитию человеческого капитала. Это позволило региону повысить уровень жизни, а также укрепить экономику за счет интеграции в европейские рынки.

В США стратегическое планирование в регионах отличается гибкостью и адаптивностью. На каждом уровне власти, включая федеральный, штатный и местный, существуют механизмы для разработки и регулирования стратегий:

- федеральные программы поддержки: министерство торговли и другие федеральные органы оказывают поддержку регионам через гранты, предназначенные для реализации стратегических проектов.
- региональные советы по развитию: создаются на уровне штатов и муниципалитетов для содействия экономическому развитию и координации между секторами.
- партнёрство с частным сектором: в стратегические планы активно вовлекаются местные компании, что позволяет учитывать интересы бизнеса и стимулировать инновации.

Например, Регион Большого Остина, Техас трансформировался в один из ведущих технологических центров США благодаря комплексному стратегическому планированию [3]. Местные власти и частный сектор разработали стратегию, направленную на развитие инновационных технологий, что позволило создать сильный экономический кластер, привлекать инвестиции и повысить уровень занятости.

Китайская Народная Республика использует централизованный подход к стратегическому планированию, при этом значительное внимание уделяется региональной специфике и экономическому потенциалу отдельных территорий:

- пятилетние планы: каждые пять лет разрабатываются новые стратегические планы, которые включают национальные и региональные цели;
- специальные экономические зоны: важная часть стратегического планирования, ориентированная на привлечение инвестиций, создание рабочих мест и развитие экспортного потенциала;
- масштабные инфраструктурные проекты: Китай активно развивает транспортные коридоры, энергетическую и коммуникационную инфраструктуру в различных регионах страны. Например: СЭЗ Шэньчжэнь. Город Шэньчжэнь стал одним из первых городов Китая, где была создана СЭЗ. В рамках стратегического плана зона предоставила налоговые льготы и особые правовые условия для инвесторов, что привлекло значительные капиталы и превратило город в высокоразвитый экономический центр [4].

Казахстан успешно применяет стратегическое планирование для управления

развитием регионов [5]. Основные механизмы включают в себя:

- стратегия «Казахстан-2050»: определяет долгосрочные цели страны, включая устойчивое развитие и диверсификацию экономики;
- программы индустриализации: направлены на развитие обрабатывающей промышленности в регионах и снижение зависимости от экспорта сырья;
- создание региональных кластеров: сосредоточение ресурсов в ключевых секторах, таких как нефтегазовый, аграрный и metallurgический.

Узбекистан также предпринимает значительные усилия по развитию регионов, используя стратегическое планирование [6]:

- стратегия развития регионов до 2030 года: включает конкретные цели и задачи для каждого региона с учётом его особенностей.
- индустриальные зоны: создание зон для развития промышленности и поддержки малого и среднего бизнеса.
- укрепление партнёрства с частным сектором: реализация проектов ГЧП, нацеленных на улучшение инфраструктуры и социально-экономического положения населения.

В Таджикистане стратегическое планирование осуществляется в рамках Национальной стратегии развития-2030, а также ряда программ и проектов, ориентированных на развитие регионов. Национальная стратегия развития до 2030 года определяет ключевые направления развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры. Программы регионального развития, состоят из планов развития районов и крупных территориально-административных образований. Каждое административное подразделение разрабатывает собственные программы с учётом приоритетов и ресурсов. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, как основной институт стратегического планирования играет ведущую роль в координации процессов планирования, создания нормативно-правовой базы и внедрения инноваций. Так, например, каждая область страны пытается активно разрабатывать и реализовать программы стратегического развития, направленные на улучшение экономического положения и повышение уровня жизни населения. Основные направления включают модернизацию инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса, а также привлечение инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. В 2019 году опираясь на ряд законов, в частности: «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития Республики Таджикистан», Закона Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти», «Об органах самоуправления посёлков и сёл» и др. был разработан и утверждён порядок разработки программ социально-экономического развития местностей. Данный порядок создан для установления единой системы разработки программ и планов развития, а также для усиления их согласованности с целями и приоритетами ключевых стратегических документов страны (НСР- 2030 года и среднесрочными программами развития на 2016–2020, 2021–2025 и 2026–2030 годы). Он также служит для обеспечения интеграции целей устойчивого развития на национальном и местном уровнях, предлагая методические рекомендации для сотрудников государственных структур и специалистов местных органов управления и самоуправления в поселках и дехотах.

В 2003 группой авторов в составе Асророва И.А., Бобокалонова О.К., Каримовой М.Т, Муминовой Ф.М. было подготовлено руководство по разработке стратегии социально-экономического развития проблемных регионов [7]. В представленном руководстве на примере Таджикистана предлагалась модель разработки стратегии социально-экономического развития проблемного региона и концептуальные основы комплексного развития отраслей экономики. Руководство было призвано обеспечить достижение долгосрочных целей устойчивого и сбалансированного функционирования района путем объединения действий и сосредоточения усилий местных властей, населения, предпринимателей на ключевых приоритетах, обеспечивающих району прогресс и

процветание в будущем. На основе данного руководства этим же коллективом авторов были подготовлены стратегии социально-экономического развития Бохтарского и Воссейского районов [8]. Было отмечено, еще тогда, что стратегия социально-экономического развития должна быть направлена, прежде всего, на: поиск внутренних инвестиций и повышение платежеспособного спроса населения; формирование благоприятного хозяйственного и социального климата, возрождение экономической базы; повышение уровня занятости и социальной защищенности; консолидацию деятельности органов местного самоуправления, государственной службы занятости, хозяйствующих субъектов, общественных и других заинтересованных организаций; поддержку рабочих мест и работников, находящихся под риском увольнения; поддержку незанятого населения и содействия его трудоустройству; профессиональную ориентацию и профессиональное обучение и переобучение безработных; организацию временной занятости и общественных работ; содействие и поддержку создания новых рабочих мест, развитие предпринимательской деятельности и самозанятости граждан; содействие занятости слабо защищенных категорий населения, квотирование для них рабочих мест и др.

Основными задачами реализуемыми в стратегии должны быть: создание условий для ускоренного восстановления производства на наиболее перспективных предприятиях района и их дальнейшее развитие; повышение инвестиционной привлекательности района; привлечение инвестиций под целевые программы и проекты на конкретные предприятия района; совершенствование механизма управления финансовыми потоками, формирование устойчивых рынков сбыта для предприятий района; снижение уровня явной и скрытой безработицы в районе и повышение доходов.

При разработке стратегии важно определить цели, создающие импульс саморазвития региона, в числе которых:

- установление устойчивого социально-политического порядка;
- создание критической массы среднего класса в регионе;
- создание системы диагностики и выявление региональных и местных проблем, и непрерывный поиск путей их решения;
- создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение частных отечественных, государственных и зарубежных инвестиций;
- разработка основных потенциальных инвестиционных проектов, осуществляемых в регионе.
- подготовка социальной почвы для саморазвития региона [9].

Как справедливо отмечает Каримова М.Т., в стране пока наиболее распространенной является такая система регионалистики, основным инструментом которой является госбюджет, посредством которого происходит перераспределение финансовых ресурсов [10]. В ее рамках, можно содействовать и созданию системы стимулов к развитию, как для доноров, так и для реципиентов. Примером может служить заключение контракта центром с регионами, согласно которому, часть прироста доходов региона, может оставаться на территории региона и направляться на его развитие. В настоящее время на региональном уровне наблюдается дефицит эффективных экономических рычагов, так как большинство ключевых инструментов развития и полномочий находится в ведении Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов Республики Таджикистан.

Мы считаем, что необходимо усилить институциональный потенциал системы территориального планирования и усовершенствовать механизм бюджетного финансирования, направленный на усиление мотивации регионов по самоорганизации и мобилизации внутренних ресурсов. Вопросы территориального развития, с учетом сохраняющихся диспропорций в региональном развитии и новых перспективных задач, требуют эффективной координации на центральном и местном уровнях [11,12]. Местные исполнительные органы государственной власти должны направлять свою деятельность на разработку и реализацию стратегии территориального развития, создание нормальных условий для проживания населения и хозяйственной деятельности экономических

субъектов.

Для обеспечения координации межрегиональных и межотраслевых интересов и интересов страны, должен быть проработан вопрос об урегулировании пространственного развития и реализации проектно-программных работ. Для решения этих проблем в Республике Таджикистан еще только предстоит создать правовое поле деятельности. В частности, необходимо разработать положение об основах государственного регулирования регионального развития в Республике Таджикистан, в котором закрепить основы государственного регулирования территориального развития, определить основные понятия, которые характеризуют этот процесс, подготовить нормативно-правовую базу государственного регулирования региональным развитием [13,14].

В настоящее время особо актуальным становится принятие Закона об основах региональной политики или об основах регулирования территориального развития; продумать вопросы, связанные с возрождением разработки Генеральной схемы развития и размещения производительных сил Республики Таджикистан; Государственной программы сокращения различий в уровне социально-экономического развития регионов Республики Таджикистан; Целевых программ развития крупных экономически районов и решения актуальных межрайонных проблем Республики Таджикистан, которые должны опираться на приоритеты социально-экономической политики страны [15].

В области организации регионального регулирования важно четко распределить функции между государственными органами. На наш взгляд, необходим определенный центр, в котором разрабатывается стратегия территориального развития и обеспечивается координация различных институтов, вовлеченных в процесс реализации региональной политики. На выбор институциональной структуры оказывает влияние и специфика геоэкономических интересов, так как порождает кооперативные связи и стратегическое партнерство различных территорий и государств.

Эффективное регулирование процессов стратегического планирования на региональном уровне — это важный шаг к созданию устойчивых экономик и улучшению качества жизни. Мировой опыт показывает, что достижение поставленных целей возможно благодаря комплексному подходу, взаимодействию государства, бизнеса и общества, а также вниманию к уникальным особенностям каждого региона. Для Таджикистана внедрение современных методов и технологий планирования, адаптация успешных мировых практик и использование опыта соседних стран будут способствовать устойчивому развитию и повышению уровня жизни населения.

#### Литература:

1. Каримова, М. Т. Мировая практика управления региональным развитием / М. Т. Каримова, Х. Д. Батуров // Экономика Таджикистана. – 2023. – № 4. – С. 240-245. – EDN NGRCQH.
2. Ибрагимова К. Европа-2030: рамочная программа Европейского союза по исследованиям и технологическому развитию// <https://cyberleninka.ru/article/n/evropa-2030-ramochnaya-programma-evropeyskogo-soyuza-poissledovani-ym-i-tehnologicheskemu-razvitiyu>
3. Семенов П.П. Теоретические аспекты стратегического планирования на муниципальном уровне США// <https://cyberleninka.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82...D0%90&page=1>
4. Дерюгина И.В. Стратегическое планирование vs долгосрочное прогнозирование экономического роста в сельском хозяйстве в России, Индии, Китае//<https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-vs-dolgosro-ch-noe-prognozirovanie-ekonomicheskogo-rosta-v-selskom-hozyaystve-v-rossii-indii-kitae>
5. Подолько В.В. Национальная политика Республики Казахстан в документах стратегического планирования// <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-politika-respubliki-kazakhstan-v-dokumentah-strategicheskogo-planirovaniya>

6. Чепель С.В. Проблемы мониторинга стратегического планирования: опыт России и Узбекистана// <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-monitoringa-strategicheskogo-planirovaniya-opryt-rossii-i-uzbekistana>
7. Асроров И.А., Бобокалонов О.К., Каримова М.Т., Муминова Ф.М. Руководство по разработке стратегии социально-экономического развития проблемного региона. Душанбе, 2004. -60с.
8. Асроров И.А., Бобокалонов О.К. и др. Стратегия социально-экономического развития Бохтарского района Хатлонской области. - Душанбе: «ЦСЭОР», 2004. - С.54.
9. Иқтисод ва идоракуни миңтақа / А. Ҳ. Ҳакимов, М. Т. Каримова, Д. Б. Қодиров [et al.]. – Душанбе : Деваштич, 2002. – 272 р. – EDN MNQUMN.
10. Каримова, М. Т. Региональная политика: проблемы и перспективы в Таджикистане / М. Т. Каримова. – Душанбе : Ирфон, 2014. – 204 с. – ISBN 978-99975-0-029-8. – EDN EXPMZG.
11. Каримова, М. Т. Дифференциация регионов и механизм ее снижения / М. Т. Каримова // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 2022. – Т. 13, № 2(54). – С. 182-191. – EDN DWRRQW.
12. Каримова, М. Т. Дифференциация регионов Таджикистана по уровню их социально-экономического развития / М. Т. Каримова, У. С. Вохидзода // Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития : Пленарные доклады / Материалы VIII-ого Международного форума, Москва, 24–25 октября 2019 года / Под редакцией В.А. Цветкова, К.Х. Зойдова. – Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем рынка Российской академии наук, 2019. – С. 66-76. – EDN СTHHLX.
13. Каримова, М. Т. Проблемы региональной дифференциации в Республике Таджикистан / М. Т. Каримова // Актуальные вопросы экономических наук : Материалы III Международной научной конференции : Лето, 2014. – С. 146-148. – EDN SXBLDN.
14. Каримова, М. Т. Региональные аспекты структурной трансформации национальной экономики (теория, методология, практика) : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)" : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Каримова Мавзуна Тимуровна, 2016. – 317 с. – EDN IUATXY.
15. Каримова, М. Т. Основы региональной экономики / М. Т. Каримова. – Душанбе : Институт экономики и демографии, 2023. – 290 с. – EDN DJVAPF.

Батуров Х. Д.

**ТАНЗИМИ РАВАНДҲОИ НАҚШАГИРИИ СТРАТЕГӢ: ТА҆РИБАИ ҶАҲОНӢ ВА  
АҲАМИЯТИ ОН БАРОИ РУШДИ УСТУВОР**

Донишгоҳи давлатии ҳуқӯқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

**Аннотация:** Дар мақола вазифаҳои асосии нақшагирии стратегӣ, ки барои расидан ба рушди устувор ва мутавозин равона шудаанд, баррасӣ мешаванд. Таваҷҷӯҳи маҳсус ба муайян кардани афзалиятҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, тақсимоти самараноки захираҳо, мувофиқати манфиатҳои иштирокчиёни гуногун (давлат, бизнес ва ҷомеа) ва таъмини рушди устувор дода мешавад, ки дар он иқтисод, экология ва соҳаи иҷтимоӣ ҳамоҳангона ҳамкорӣ мекунанд. Равишҳо барои муайян кардани ҳадафҳои дарозмулддат, ки ба истифодাহ оптималии захираҳо ва ба назар гирифтани манфиатҳои ҳамаи тарафҳо

мусоидат мекунанд, таҳлил карда мешаванд. Ҳулосаҳои дар мақола овардашуда аҳамияти равииши мукаммал ба нақшагирии стратегиро барои фароҳам овардани шароити рушди устувор, ки ба ҷолишҳои муосир ҷавобгӯ аст, таъкид мекунанд.

**Калимаҳои қалидӣ:** минтақа, мутавозинӣ, нақшагирии стратегӣ, рушди устувор, дифференсиатсия, нобаробарии рушд, стратегия, нақшаҳои рушди ноҳияҳо, сиёсати минтақавӣ.

Baturov K. D.

**REGULATION OF STRATEGIC PLANNING PROCESSES: GLOBAL EXPERIENCE AND SIGNIFICANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

*State University of Law, Business and Politics of Tajikistan*

**Abstract:** This article examines the primary functions of strategic planning aimed at achieving sustainable and balanced development. Special attention is paid to defining priorities for economic and social growth, effective resource allocation, alignment of interests among various stakeholders (state, business, and society), and ensuring sustainable development through the harmonious interaction of economy, ecology, and social spheres. The article analyzes approaches to establishing long-term goals that contribute to optimal resource utilization and consider the interests of all parties involved. The conclusions presented underscore the importance of an integrated approach to strategic planning to create conditions for sustainable growth that meet contemporary challenges.

**Keywords:** region, balance, strategic planning, sustainable development, differentiation, uneven development, strategy, district development plans, regional policy

**Сведения об авторе:**

**Батуров Хурshedхон Дадоджанович** - доцент кафедры мировой экономики факультета бизнеса и менеджмента Государственного университета права, бизнеса и политики Таджикистана; эл.почта: [hurshed-68@mail.ru](mailto:hurshed-68@mail.ru); тел: (92)-641-11-81.

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ЕЁ

## ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Российско-Таджикский (Славянский) Университет

**Аннотация.** Статья посвящена внешней трудовой миграции, её влиянию на глобальную экономику и социальную структуру, а также проблемам регулирования миграционных потоков. В статье рассматриваются факторы, побуждающие мигрантов искать работу за границей, включая экономические и социальные причины. Акцент сделан на различных механизмах регулирования, таких как квоты, межгосударственные соглашения, визовые программы и системы социальной защиты, применяемые в разных странах. Также обсуждаются трудности, связанные с интеграцией мигрантов в принимающее общество, правовой защитой и рисками нелегальной миграции. Описаны успешные примеры регулирования, а также вызовы, требующие международного сотрудничества для защиты прав трудовых мигрантов и поддержания экономической стабильности.

**Ключевые слова:** внешняя трудовая миграция, миграционная политика, квоты, межгосударственные соглашения, социальные гарантии, интеграция мигрантов, трудовая миграция, международное сотрудничество, правовая защита.

Внешняя трудовая миграция становится все более значимым явлением для глобальной экономики. Мигранты составляют значительную часть трудовых ресурсов во многих странах, от развитых экономик до развивающихся регионов. По оценкам, более 270 миллионов человек ежегодно работают за пределами своих родных стран, что оказывает значительное влияние на мировую экономику, культуру и общественные структуры [1]. В соответствии с 12-м докладом Международной организации по миграции, в 2020 г. в мире насчитывался 281 млн. международных мигрантов, или 3,6% мирового населения [2]. Около 1/3 всех мигрантов происходят из десяти стран. Лидирует Индия с 18 млн. чел., за ней следуют Мексика - 12 млн. чел., большинство из них направляются в США. Из Китая - 11 млн. чел., России - 10 млн. чел. и Сирия - 8 млн. чел. [3].

Причем количество и доля мигрантов неуклонно растет, так как например, в 1990 г. их было 153 млн. или 2,87% мирового населения. При этом, мигрантов-мужчин в мире больше, чем мигрантов-женщин, и этот разрыв растет. В 2000 году их соотношение было 50,6% к 49,4% в пользу мужчин, а в 2020-м — уже 51,9% к 48,1%. Объем финансовой помощи, отправляемой мигрантами в страны их родины, увеличился с 128 млрд. долл. в 2000 г. до 831 млрд. долл. в 2020 г. [2].

Таблица 1. Внешняя трудовая миграция по направлениям и длительности отсутствия, в %.

Направления трудовой миграции	Человек	6-и менее месяцев	7-12 месяцев	Более 12 месяцев
ВСЕГО,	100,0	28,3	27,2	44,5
Афганистан	100,0	0,0	0,0	100,0
США	100,0	34,3	31,4	34,3
Кыргызстан	100,0	49,0	0,0	51,0
Казахстан	100,0	63,5	17,6	18,9

Украина	100,0	0,0	0,0	100,0
Российская Федерация	100,0	28,2	27,3	44,5
Чехия	100,0	0,0	0,0	100,0

Источник: [11]

Трудовая миграция — это важное социальное и экономическое явление, которое имеет значительное влияние на рынки труда и экономическое развитие как стран-реципиентов, так и стран-доноров. В условиях глобализации все больше государств сталкиваются с необходимостью создания эффективных механизмов регулирования трудовой миграции, направленных на защиту прав трудящихся мигрантов, обеспечение социально-экономической стабильности и гармонизацию национальных интересов.

Миграционные потоки во многом обусловлены экономическими и социальными факторами: экономические кризисы, высокий уровень безработицы и низкие доходы в странах-донорах побуждают людей искать работу за границей. Страны-реципиенты, наоборот, нуждаются в рабочей силе для поддержания уровня производства и предоставления услуг, особенно в сферах, которые местные граждане неохотно занимают, например в строительстве, сельском хозяйстве, уходе за пожилыми людьми и здравоохранении [4]. Однако бесконтрольная миграция может привести к серьезным социально-экономическим проблемам, включая перегрузку инфраструктуры, рост социальной напряженности и конкуренцию на рынке труда. Именно поэтому страны принимают законодательные и административные меры для управления миграционными потоками и обеспечения безопасности как мигрантов, так и местного населения.

Различные страны используют разнообразные механизмы для управления трудовой миграцией. Квоты и лимиты являются одним из самых распространенных методов контроля над объемом иностранной рабочей силы. Страны устанавливают годовые или месячные квоты на количество виз, выдаваемых трудовым мигрантам, что позволяет регулировать численность мигрантов в зависимости от экономических условий.

В России существует система квотирования мигрантов, работающих по патентам. Каждый регион может устанавливать собственные квоты в зависимости от потребностей в рабочей силе и уровня безработицы. Например, в 2023 году Московская область установила квоту на привлечение иностранных работников в размере 50тыс. чел., что позволило регулировать численность мигрантов в зависимости от экономической ситуации региона [5].

В Японии квоты применяются для мигрантов по программам временной работы в сферах сельского хозяйства и строительства. В 2019г., столкнувшись с нехваткой рабочей силы, правительство Японии расширило визовую программу для иностранных работников, установив квоту в 345000 чел. на ближайшие пять лет. Эта мера направлена на восполнение дефицита рабочей силы в ключевых отраслях [6].

Межгосударственные соглашения помогают регулировать миграционные потоки и защищают права мигрантов. Эти соглашения регулируют условия въезда, работы и социального обеспечения мигрантов, а также устанавливают процедуры возврата и депатриации. Так, например, соглашение между Германией и Турцией, подписанное в 1961г. позволило турецким рабочим въезжать в Германию для работы. Благодаря этому соглашению Германия обеспечила свои промышленные отрасли рабочей силой, в то время как Турция получила возможность снизить безработицу и повысить уровень доходов. На сегодняшний день в Германии проживают более 3млн. граждан турецкого происхождения, что свидетельствует о важной роли межгосударственных соглашений в регулировании миграции [7].

Или, другой пример, Филиппины и Саудовская Аравия подписали соглашение о трудовой миграции, направленное на защиту прав филиппинских рабочих, особенно

домработниц, занятых в Саудовской Аравии. Это соглашение устанавливает минимальную заработную плату и регулирует рабочие условия, что помогает улучшить положение трудовых мигрантов [6].

Многие страны используют визовую политику и разрешения на работу для управления миграционными потоками. Визы, выданные на основании трудового договора, гарантируют, что мигрант прибывает в страну по легальным основаниям и защищен трудовым законодательством.

США используют визовую программу H-1B для высококвалифицированных иностранных работников в таких областях, как ИТ, инженерия и медицина. Квота на такие визы составляет около 85тыс.человек ежегодно, что позволяет США привлекать специалистов в востребованные отрасли, сохраняя при этом контроль над объемом мигрантов. Канада известна своей системой "экспресс-въезда" и программой профессиональной миграции, которая привлекает работников с высоким уровнем квалификации [1]. При этом государство активно работает над интеграцией мигрантов, обеспечивая им доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и языковым курсам. Канадская миграционная политика нацелена на привлечение постоянных жителей, что позволяет мигрантам влияться в общество на долгосрочной основе.

В Сингапуре действует система Employment Pass для высококвалифицированных работников и S.Pass для среднего квалификационного уровня. Эта система позволяет правительству контролировать количество иностранных специалистов и стимулирует привлечение квалифицированных кадров, особенно в таких секторах, как финансы и технологии [6].

Для обеспечения благополучия мигрантов многие страны предлагают социальные гарантии и программы интеграции, направленные на улучшение условий жизни мигрантов и облегчение их адаптации в новом обществе.

Канада предоставляет обширные социальные гарантии для трудовых мигрантов, включая доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и правовой защите. Программа Express Entry позволяет привлекать мигрантов с учетом их квалификации и способностей к интеграции в канадское общество. Канада также предлагает языковые курсы и культурные программы, что способствует успешной интеграции [5].

Германия разработала одну из самых успешных систем привлечения трудовых мигрантов. Страна активно внедряет программы привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. В 2020 году Германия приняла закон о трудовой миграции специалистов, который упрощает трудоустройство для квалифицированных работников из стран, не входящих в ЕС. Это позволяет стране компенсировать нехватку кадров в таких отраслях, как медицина, информационные технологии и инженерия. Германия предлагает интеграционные курсы для мигрантов, которые включают изучение немецкого языка, культурные и социальные аспекты жизни в стране. Германия также предоставляет доступ к здравоохранению и образованию, что облегчает адаптацию мигрантов и способствует их социальной интеграции. Однако проблема низкоквалифицированных трудовых мигрантов остается, особенно в сфере временного и сезонного труда [7].

Законодательные подходы к трудовой миграции варьируются от страны к стране. Некоторые государства стремятся привлекать квалифицированные кадры, другие регулируют миграцию через жесткие квоты. Рассмотрим несколько примеров мирового законодательства в сфере трудовой миграции. ЕС ввел систему «Голубой карты» для привлечения высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в союз. «Голубая карта» позволяет высококвалифицированным мигрантам работать в ЕС с упрощенным доступом к социальным гарантиям и возможностью получить постоянное проживание. Эта система используется, чтобы покрыть дефицит квалифицированных кадров и поддерживать экономическое развитие стран ЕС [8].

Австралия внедрила балльную систему для отбора квалифицированных мигрантов. Программа Skilled Migration Programme учитывает профессиональные навыки,

образование, возраст и знание языка. Мигранты, набравшие определенное количество баллов, получают право на работу и жительство в Австралии. Эта система позволяет стране привлекать специалистов в области медицины, инженерии и ИТ, помогая заполнять дефицит рабочих мест в ключевых отраслях.

Израиль регулирует миграцию, применяя квоты на иностранную рабочую силу в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство и уход за пожилыми людьми. Например, для палестинских рабочих, работающих на израильских фермах и в строительстве, выделяются специальные квоты. Израиль также предоставляет социальные гарантии и медицинское обслуживание, обеспечивая базовые права трудящихся мигрантов [9].

Россия привлекает значительное количество трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. Основная проблема заключается в том, что многие мигранты работают без официального трудового договора, что лишает их правовой защиты. Российская миграционная политика направлена на легализацию мигрантов через патентную систему, однако большая часть трудовых мигрантов все еще работает в условиях значительных рисков.

Таким образом, регулирование трудовой миграции является важной задачей для большинства стран мира, поскольку этот процесс оказывает прямое влияние на экономику, социальное благополучие и стабильность. Мировой опыт показывает, что страны, внедряющие комплексные механизмы регулирования миграции, могут эффективно управлять миграционными потоками, защищать права мигрантов и поддерживать национальные интересы. Принимаемые странами законодательные меры, такие как квоты, визовые программы, межгосударственные соглашения и программы интеграции, позволяют государствам находить баланс между потребностями рынка труда, безопасностью граждан и защитой прав трудовых мигрантов. Однако при этом, эффективное регулирование требует гибкости и адаптации, так как миграционные потоки изменяются под воздействием мировых экономических и социальных изменений. Использование мировых практик и законодательных подходов помогает странам выработать наилучшие решения для управления миграцией в современных условиях глобализации.

Механизмы регулирования внутренней и внешней трудовой миграции различаются в своих подходах, целях и законодательных основах, поскольку направлены на разные группы мигрантов и решают различные задачи.

Основная цель регулирования внешней миграции — контролировать приток иностранной рабочей силы, чтобы минимизировать риски, связанные с нелегальной миграцией, и обеспечить защиту прав трудовых мигрантов. Внешняя миграция также направлена на привлечение квалифицированных кадров для решения дефицита в определенных профессиях, в которых местная рабочая сила недостаточна.

Регулирование трудовой миграции вызывает множество проблем и требует комплексных подходов, как на национальном, так и на международном уровнях.

Одной из ключевых проблем в регулировании миграционных процессов является отсутствие универсальных международных стандартов и соглашений. Разные страны имеют свои подходы к регулированию трудовой миграции, что приводит к различиям в условиях трудоустройства, правовой защите и социальных гарантиях мигрантов. Международная организация труда и Организация Объединённых Наций стремятся установить глобальные стандарты и права для трудовых мигрантов, однако многие страны не подписывают соответствующие конвенции или не обеспечивают их выполнение.

Трудовые мигранты часто подвергаются дискриминации, эксплуатации и трудовым злоупотреблениям в принимающих странах. Многие из них работают в низкоквалифицированных и физически тяжёлых отраслях, таких как строительство, сельское хозяйство и услуги, где трудовые условия далеки от идеальных. В ряде стран, особенно на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии, существует практика

конфискации паспортов у мигрантов и ограничение их свободы передвижения, что делает их уязвимыми к эксплуатации [10]. Во многих странах принимаемые законы и миграционные политики не защищают трудовых мигрантов должным образом. Во многих случаях трудовые мигранты имеют ограниченный доступ к медицинской помощи, юридической поддержке и социальным льготам. В странах, где существует система "гостевой рабочей силы", мигранты часто не получают тех же прав и привилегий, что и граждане, что усугубляет их положение и повышает риск их дискриминации.

Нелегальная миграция становится одной из самых острых проблем в сфере регулирования трудовой миграции. В поисках лучших условий труда мигранты нередко пересекают границы незаконно, что приводит к созданию теневой экономики и затрудняет регулирование. Кроме того, нелегальные мигранты чаще всего становятся жертвами эксплуатации, так как они не могут обратиться за помощью к властям, боясь депортации.

Интеграция трудовых мигрантов в общество принимающей страны является важным аспектом успешного регулирования миграции. Однако различия в культуре, религии и языке нередко вызывают трудности в адаптации мигрантов, что может приводить к социальным конфликтам и росту напряжённости. В некоторых странах мигранты сталкиваются с предвзятостью и дискриминацией, что препятствует их успешной интеграции и влияет на социальную стабильность.

В некоторых странах присутствие большого числа трудовых мигрантов вызывает споры по поводу влияния на местный рынок труда и экономики в целом. Местные работники могут воспринимать мигрантов как конкурентов, особенно в условиях экономического спада. Это порождает политические дискуссии и может приводить к ограничению миграционных квот или усилинию контроля над миграционными потоками [11]. В то же время, трудовые мигранты вносят значительный вклад в экономику, занимая те рабочие места, которые зачастую не востребованы местным населением.

Реинтеграция мигрантов в экономику и общество родной страны после их возвращения часто оказывается непростым процессом. Мигранты, вернувшись с заработками и новыми навыками, сталкиваются с отсутствием возможностей для трудоустройства и применением своих знаний [12]. Это приводит к тому, что мигранты вынуждены снова выезжать за границу в поисках работы, что создает замкнутый круг.

Международная организация труда разработала ряд конвенций и рекомендаций, направленных на защиту прав трудовых мигрантов. Конвенции №97 и №143 касаются вопросов миграции для работы и защиты прав мигрантов. Хотя эти конвенции предоставляют основу для правового регулирования, они приняты не всеми странами, и их реализация остается на усмотрение национальных правительств.

В 2018г. ООН приняла Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, который представляет собой первый межгосударственный рамочный документ, направленный на регулирование миграции[13]. В договоре содержатся рекомендации по обеспечению прав мигрантов, их защите и интеграции. Однако договор носит добровольный характер, и многие страны не взяли на себя обязательства по его выполнению.

Неправительственные организации играют важную роль в защите прав трудовых мигрантов и оказании им помощи. Такие организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и другие, проводят мониторинг условий труда и жизни мигрантов, помогают им с правовой защитой и предоставляют рекомендации правительствам по улучшению миграционной политики [6].

Для успешного регулирования миграции необходимо разработать единые стандарты и международные соглашения, регулирующие условия труда и правовую защиту трудовых мигрантов. Каждой стране необходимо разработать законодательство, которое будет обеспечивать трудовым мигрантам равные права и доступ к социальным гарантиям. Важно создать механизмы защиты от трудовой эксплуатации и дискриминации.

Для успешной интеграции мигрантов необходимо разрабатывать программы,

направленные на их адаптацию в обществе, такие как языковые курсы, профессиональное обучение и поддержка в сфере здравоохранения.

Борьба с нелегальной миграцией и теневой экономикой требует комплексного подхода. Одним из решений может стать создание программ по легализации мигрантов и упрощение процедур официального трудоустройства.

Необходимо создать условия, которые помогут мигрантам применять накопленные знания и средства в своей родной стране, что способствует снижению уровня повторной миграции.

Проблемы регулирования трудовой миграции остаются актуальными для многих стран и требуют глобальных усилий. Создание справедливых условий для трудовых мигрантов, защита их прав и предоставление возможностей для интеграции — важные шаги на пути к устойчивому развитию.

#### Литература:

1. Иммиграционный план Канады на 2021-2023 годы.//<https://nashvancouver.com/immigracionnyj-plan-kanady-na-2021-2023-gody/>
2. Мигранты в мире: в каких странах их больше всего, откуда и куда они едут// [https://riamo.ru/articles/aktsenty/migranty-v-mire-v-kakih-stranah-ih-bolshe-vsego-otkuda-i-kuda-oni-edut/?from=inf\\_cards](https://riamo.ru/articles/aktsenty/migranty-v-mire-v-kakih-stranah-ih-bolshe-vsego-otkuda-i-kuda-oni-edut/?from=inf_cards)
3. Миграция в мире: из каких стран больше всего едут и куда? Об этом сообщает "Рамблер". Далее: [https://news.rambler.ru/sociology/51328467/?utm\\_content=news\\_media&utm\\_medium=read\\_more&utm\\_source=copylink//https://news.rambler.ru/sociology/51328467-migratsiya-v-mire-iz-kakih-stran-bolshe-vsego-edut-i-kuda/](https://news.rambler.ru/sociology/51328467/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink//https://news.rambler.ru/sociology/51328467-migratsiya-v-mire-iz-kakih-stran-bolshe-vsego-edut-i-kuda/)
4. Шарипова А.Г. Трудовая миграция в Таджикистане: социальные и экономические аспекты - Душанбе, 2011. - 152 с.
5. Гладилкина М.Д., Прудникова А.А. Механизмы государственного регулирования миграции высококвалифицированной рабочей силы в различных странах// [yberleninka.ru/article/n/mehanizmy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-migratsii-vysokokvalifitsirovannoy-rabochey-sily-v-razlichnyh-stranah](https://yberleninka.ru/article/n/mehanizmy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-migratsii-vysokokvalifitsirovannoy-rabochey-sily-v-razlichnyh-stranah)
6. Горбенкова Е.В. Мировой и отечественный опыт государственного регулирования привлечения иностранной рабочей силы //<https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-i-otechestvennyy-opyt-gosudarstvenno-go-regulirovaniya-privlecheniya-inostrannoy-rabochey-sily>
7. Миркина О.Н. Тенденции современной международной миграции рабочей силы //<https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-sovremennoy-mezhdunarodnoy-migratsii-rabochey-sily>
8. Мамедбекова М.О. Международная трудовая миграция в контексте глобализации// <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-trudovaya-migratsiya-v-kontekste-globalizatsii>
9. Рубинская Э.Д. Регулирование международной миграции рабочей силы: многоуровневый подход// <https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-mezhdunarodnoy-migratsii-rabochey-sily-mnogourovneyu-podhod>
10. Султанов З. Социально-экономическое значение и проблемы внешней трудовой миграции// Вестник Таджикского Национального университета. -Душанбе, 2014, №2 (127). - С. 126-133.
11. Умаров Х.У., Ульмасов Р. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане. -Душанбе: Ирфон, 2005.- 185
12. Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/452/02/pdf/n1845202.pdf/>

Шарипова А.Г.

**БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ МУҲОЧИРАТИ МЕҲНАТИИ БЕРУНА ВА ТАъСИРИ  
ОН БА ИҚТИСОДИЁТИ ҶАҲОНӢ**

Донишгоҳи (Славяни) Русия-Тоҷикистон

**Аннотатсия:** Мақола ба муҳочирати меҳнатии хориҷӣ, таъсири он ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва соҳтори иҷтимоӣ, инчунин мушкилоти танзими ҷараёнҳои муҳочират баҳшида шудааст. Дар мақола омилҳое, ки муҳочиронро водор мекунанд, ки дар хориҷи кишвар кор ҷӯянд, аз ҷумла сабабҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ баррасӣ мешаванд. Таъкид ба механизмҳои гуногуни танзим, ба монанди қвотаҳо, созишиномаҳои байнидавлатӣ, барномаҳои раводид ва низомҳои кафолатҳои иҷтимоӣ, ки дар кишварҳои гуногун истифода мешаванд, гузошта шудааст. Ҳамчунин душвориҷое, ки бо мутобиқшавии муҳочирон ба ҷомеаи қабулкунандӣ, ҳимояи ҳуқуқӣ ва ҳавфҳои муҳочирати гайриқонунӣ алоқаманданд, баррасӣ мегарданд. Мисолҳои муваффақи танзим ва мушкилоте, ки барои ҳифзи ҳуқуқҳои муҳочирони меҳнатӣ ва нигоҳ доштани устувории иқтисодӣ ҳамкории байналмилалиро талаб мекунанд, тасвир шудаанд.

**Калимаҳои қалидӣ:** муҳочирати меҳнатии хориҷӣ, сиёсати муҳочират, қвотаҳо, созишиномаҳои байнидавлатӣ, кафолатҳои иҷтимоӣ, мутобиқшавии муҳочирон, муҳочирати меҳнатӣ, ҳамкории байналмилалӣ, ҳимояи ҳуқуқӣ.

Sharipova A.G.

**SOME ISSUES OF EXTERNAL LABOR MIGRATION AND ITS IMPACT ON THE  
GLOBAL ECONOMY**

Russian-Tajik (Slavic) University

**Abstract:** The article addresses external labor migration, its impact on the global economy and social structure, and issues related to regulating migration flows. It examines factors that motivate migrants to seek work abroad, including economic and social reasons. Emphasis is placed on various regulatory mechanisms, such as quotas, intergovernmental agreements, visa programs, and social protection systems used in different countries. The article also discusses the challenges associated with integrating migrants into host societies, legal protection, and the risks of illegal migration. Successful examples of regulation are described, as well as challenges that require international cooperation to protect the rights of labor migrants and maintain economic stability.

**Keywords:** external labor migration, migration policy, quotas, intergovernmental agreements, social guarantees, migrant integration, labor migration, international cooperation, legal protection.

**Сведения об авторе:**

**Шарипова А.Г.** - кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Российско-Таджикский (Славянский) университет 734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30. Тел.: (+992 37) 227 39 73; (+992) 91 950 80 54 (м.). [gavhar.sharipova@bk.ru](mailto:gavhar.sharipova@bk.ru)

Технический редактор: З. А. Шералиев  
Редактор русского языка: О.А. Лысых  
Редактор таджикского языка: Д.Р. Джалилзода  
Редактор английского языка: А.И. Субхонов

Адрес редакции: 734024, г. Душанбе, ул. Айни 44,  
Институт экономики и демографии НАНТ  
Индекс журнала в каталоге агентства «Таджик Печать»: 77634  
Подписку можно осуществить непосредственно в редакции.  
Тел.: (3772) 221-67-50, 93-504-85-89 Факс: (3772) 221-67-50.  
[www.ekt.tj](http://www.ekt.tj), [www.ied.tj](http://www.ied.tj)  
E-mail: [ied.tj@mail.ru](mailto:ied.tj@mail.ru)

Точка зрения авторов статей может не отражать позицию Института экономики и демографии НАНТ и не совпадать с мнением Редакционной коллегии журнала. Перепечатка материалов из журнала «Экономика Таджикистана» может осуществляться только по согласованию с Редакционной коллегией и с обязательной ссылкой на журнал.

Отпечатано в типографии ООО «Истиклол-2019»  
Подписано в печать 03.04.2025г.  
Бумага офсетная. Формат 60x84/1/8. Печать офсетная.  
Усл.печ. л.17 Тираж 60.  
Цена свободная